

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҶТИСОДИ ТОЧИКИСТОН

**ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
TAJIK STATE UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS**

**ПАЁМИ
МОЛИЯ ВА ИҶТИСОД
№4/2 (34)
(мачаллаи илмӣ-амалӣ)**

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
№4/2 (34)
(научно-практический журнал)**

**THE FINANCE AND ECONOMIC
BULLETIN
№4/2 (34)
(science-practical journal)**

Душанбе, 2022

Сармухаррир

Абдуалимзода Х.А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, ректори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Муовинони сармухаррир:

Сафаров Б.Г. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Саидмуродов Л.Х. – узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи муносибатҳои молиявӣ-карзии байналхалқии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Аъзои ҳайати таҳририя:

Хайрзода Ш.Қ. - доктори илмҳои иқтисодӣ, муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рахимзода Ш. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, директори Институти иқтисодӣ ва демографияи АМИТ

Эргашев Р.Ҳ. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёти Донишкадаи муҳандисию иқтисодии Қарзии Ҷумҳурии Ӯзбекистон

Фақеров Ҳ.Н. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Шарипов Б.М. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Ҷонмамадов Ш.Б. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тичорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Қандиёрова Д.О. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Кошонова М.Р. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Мирсаидов С.А – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи фаъолияти гумрукии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Бегматов А.А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Насриддинов Ф.Б. – номзади илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Қодиров Ф.А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Маъдиев С. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи омори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Чумабоев Ҳ. – номзади илмҳои иқтисодӣ, директори ПИТ «Молия»-и Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Давлатов Ҳ.М. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Буриева М.Ч. - номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи муносибатҳои молиявию қарзии байналхалқии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Шодиев Қ.Қ. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Faфуров П.Ч. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи иқтисодиёти рақамӣ ва логистикаи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Ҳомидов А. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи аудит ва ревизияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Убайдов Ф.С. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Убайдуллоев Ф.К. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, директори Парки технологийи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Урунбоев А. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи таҳлили иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Содиков М.С. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи менечменти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Ашурев М.Н. - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи система ва технологияҳои иттилоотии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Шукуров С.М. – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Аламшоева М.М.- номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи информатикаи амалӣ дар иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон

Мачалла бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англосӣ нашр мешавад.

Мачалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №242/МЧ- 97 аз 12.04.2022 сабти ном шудааст.

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, 2022

Паёми молия ва иқтисод

Мачалла ба Феҳристи тақризшаванди мачаллаҳои илмии КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил буда, дар он натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктор ва номзади илм чоп мешаванд.

Мачалла шомили пойгоҳи иттилоотии Намояни иқтибосоварии илмии Россия (НИИР) шудааст.



Главный редактор

Абдуалимзода Х.А. – кандидат экономических наук, доцент, ректор Таджикского государственного финансово-экономического университета

Заместители главного редактора:

Сафаров Б.Г. – кандидат экономических наук, доцент, проректор по науке Таджикского государственного финансово-экономического университета

Саидмуродов Л.Х. – член-корр. НАНТ, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансово-кредитных отношений Таджикского государственного финансово-экономического университета

Редакционная коллегия:

Хайрзода Ш.К. - доктор экономических наук, заместитель министра образования и науки Республики Таджикистан

Рахимзода Ш. – доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета, директор Института экономики и демографии НАНТ

Эргашев Р.Х. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Каршинского инженерно-экономического института Республики Узбекистан

Факеров Х.Н. – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства Таджикского государственного финансово-экономического университета

Шарипов Б.М. – доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета

Джонмамадов Ш.Б. - доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международной торговли Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кандиёрова Д.О. - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кошонова М.Р. - доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Мирсаидов С.А. - доктор экономических наук, профессор кафедры таможенной деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета

Бегматов А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Насридинов Ф.Б. - кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Кодиров Ф.А. – кандидат экономических наук, доцент, проректор по международным связям Таджикского государственного финансово-экономического университета

Маъдиев С. – кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Таджикского государственного финансово-экономического университета

Джумабове Х. – кандидат экономических наук, доцент, директор НИИ «Финансы» Таджикского государственного финансово-экономического университета

Давлатов Х.М. – кандидат экономических наук, заведующий кафедрой финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета

Буриева М.Ч. - кандидат экономических наук, заведующий кафедрой международных финансово-кредитных отношений Таджикского государственного финансово-экономического университета

Шодиев К.К.- кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономического анализа Таджикского государственного финансово-экономического университета

Гафуров П.Дж. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой цифровой экономики и логистики Таджикского государственного финансово-экономического университета

Хомидов А. - кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и ревизии Таджикского государственного финансово-экономического университета

Убайдов Ф.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета

Убайдуллоев Ф.К. - кандидат экономических наук, доцент, директор Технологического парка Таджикского государственного финансово-экономического университета

Урунбоев А. - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа Таджикского государственного финансово-экономического университета

Содиков М.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Таджикского государственного финансово-экономического университета

Ашурев М.Н. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой системы и информационных технологий Таджикского Государственного финансово-экономического университета

Шукуров С.М. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой налога и налогообложения Таджикского государственного финансово-экономического университета

Аламшоева М.М. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладной информатики в экономике Таджикского государственного финансово-экономического университета

Журнал печатается на таджикском, русском и английском языках.

*Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики
Таджикистан под №242/ЖР - 97 с 12.04.2022г.*

Таджикский государственный финансово-экономический университет, 2022

Финансово-экономический Вестник

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).



CHIEF EDITOR

Abdualimzoda H. A. – candidate of Economic sciences, Associate Professor, Rector of the Tajik State University of Finance and Economics

DEPUTY CHIEF EDITORS:

Safarov B.G. – candidate of Economic sciences, Associate Professor, Vise-Rector for Science of the Tajik State University of Finance and Economics

Saidmurodov L. H. –Corresponding Member of National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Finance and Credit Relations of Tajik State University of Finance and Economics

EDITORIAL BOARD:

Khayrzoda Sh.Q. - Doctor of Economic Sciences, Deputy Minister of Education and Science of the Republic of Tajikistan

Rahimzoda Sh. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Banking of the Tajik State University of Finance and Economics, Director of the Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

Ergashev R.Kh. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Karshi Engineering and Economic Institute of the Republic of Uzbekistan

Faqerov H.N. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic of enterprise and Entrepreneurship of the Tajik State University of Finance and Economics

Sharipov B.M. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Banking of Tajik State University of Finance and Economics

Jonmamadov Sh.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Trading of the Tajik State University of Finance and Economics

Qandiyorova D.O. - Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Koshonova M.R. – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance of the Tajik State University of Finance and Economics

Mirsaidov S.A.– Doctor of Economic Sciences, Professor of the department of customs activities of the Tajik State University of Finance and Economics

Begmatov A.A. – Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance of the Tajik State University of Finance and Economics

Nasriddinov F.B. – Candidate of Economic sciences, professor of the Department of Economic theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Qodirov F.A. – candidate of Economic sciences, associate professor, Vise-Rector on International Relations of the Tajik State University of Finance and Economics

Madiev S.– candidate of Economic sciences, associate professor of Department of statistics of the Tajik State University of Finance and Economics

Jumaboev Kh. - candidate of Economic sciences, associate professor, director of research institute “Finance” of the Tajik State University of Finance and Economics

Davlatov Kh.M. – candidate of Economic sciences, associate professor, the Head of the Department of finance of the Tajik State University of Finance and Economics

Burieva M.Ch. - candidate of Economic sciences, Head of the department of international finance and credit relation of the Tajik State University of Finance and Economics

Shodiev K.Q. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Analysis of the Tajik State University of Finance and Economics

Gafurov P.J. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of digital economy and logistics of Tajik State University of Finance and Economics

Homidov A. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of audit and revision of the Tajik State University of Finance and Economics

Ubaidov F.S. –candidate of Economic sciences, associate professor of the Department of economic theory of the Tajik State University of Finance and Economics

Ubaydulloev F.K. – candidate of Economic sciences, associate professor, the Director of Tecknological Park of the Tajik State University of Finance and Economics

Urunboev A. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Analysis of the Tajik State University of Finance and Economics

Sodiqov M.S. – candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management of the Tajik State University of Finance and Economics

Ashurov M.N. - candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of system and information technology of Tajik State University of Finance and Economics

Shukurov S.M. - candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of tax and taxation of Tajik State University of Finance and Economics

Alamshoeva M.M. - candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of applied informatics in economics of Tajik State University of Finance and Economics

The journal is printed in Tajik, Russian and English languages.

The journal is registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan №242/КР – 97 from 12.04.2022

The Tajik State University of Finance and Economics, 2022

The Finance and Economic Bulletin

The journal is included in the list of scientific journals of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan, in which the main scientific results of dissertations for the degree of doctor and candidate of science should be published.

The journal is included in the Russian Science Citation Index (RSCI).



УДК: 338. 46

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИСТ - ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Фақеров Ҳамидуллохон Нуриддинович – доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и предпринимательства Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14 Тел.: (+992) 907-54-07-07.

Сегодня страна находится в состоянии цифровой трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и, если вовремя не сориентироваться и не понять, что нужно делать, отстать в экономическом развитии можно навсегда. Под воздействием проникновения электросвязи/ИКТ многие профессии изменяются, становятся более технологичными. Надвигающаяся волна инноваций, согласно неопубликованным исследованиям, ставит под удар до половины рабочих мест. Но в цифровом будущем профессия экономиста будет востребована. Всегда нужен специалист, который правильно расставит приоритеты и цели для получения максимальной прибыли. Понимание студентами-экономистами сути будущей профессии – специалист по экономической эффективности цифровой эпохи – позволит им адаптироваться в меняющемся мире и быть удовлетворёнными профессией. В настоящее время понятие «цифровая экономика» широко используется для определения сквозного проникновения электросвязи/ИКТ, где знания, информация играют ключевую роль, а разработка инновационных проектов становится источником социально-экономического роста. Творческая личность экономиста – это тот ресурс, за который конкуренты будут сражаться.

Ключевые слова: цифровая экономика, электросвязь/ИКТ, профориентация, молодые экономисты, студенты-экономисты, творческая личность, удовлетворенность профессией.

ИҚТИСОДЧИИ СОҲИБКАСБ МАҲСУЛИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ИННОВАЦИОНИИ ТАҲСИЛОТӢ

Фақеров Ҳамидуллохон Нуриддинович – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисод ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14 Тел: (+992) 907-54-07-07

Имрӯзҳо кишивар дар ҳолати шакливазкунии рақамӣ, таҳаввулоти неруманд ва бомаром рушдёбандае қарор дорад, ки агар саривақт ба он таваҷҷӯҳ сурат нағираад, дарк карда нашавад, ки чӣ бояд кард, аз рушди иқтисодӣ ба таври ҳамешагӣ ақиб мондан мумкин аст. Таҳти таъсири воридшавии алоқаи барқӣ / ТИК бисёр касбҳо тағайир меназиранд, бештар технологитар мегарданд. Маҷбу фарорасанди инноватсияҳо, тибқи таҳқиқотҳои интишорнашуда, қариб нисфи ҷойҳои кориро таҳти суол мебаранд. Аммо, дар ояндаи рақамӣ касби иқтисодӣ серҳаридор мешавад. Ҳамеши мутахассисе зарур аст, ки афзалиятҳо ва мақсадҳоро барои гирифтани фоидai ҳадди ниҳоии имконпазир дуруст ҷобаҷо мегузорад. Дарки касби оянда – мутахассиси самаранокии иқтисодии давраи рақамӣ аз ҷониби донишҷӯёни самтҳои иқтисодӣ, ба онҳо имкон медиҳад, ки дар ҷаҳони тағайирёбанда мутобиқ шаванд ва аз касби худ изҳори қаноатмандӣ намоянд. Дар ҳоли ҳозир мағҳуми “иқтисоди рақамӣ” барои таърифи воридшавии кӯндаланги алоқаи барқӣ / ТИК ба таври васеъ истифода карда мешавад, ки дар он донишҷо, иттилоот нақши калидиро мебозанд, коркарди лоиҳаҳои инноватсионӣ бошад, манбаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ мегардад. Шахсисяи эҷодкори иқтисодӣ – ин ҳамон захираест, ки барои рақибон талои хоҳанд варзиш.

Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, алоқаи барқӣ / ТИК, самтирии касбӣ, иқтисодчиёни ҷавон, донишҷӯёни иқтисодӣ, шахсияти эҷодкор, қаноатмандӣ аз касб.

HIGHLY QUALIFIED ECONOMIST PRODUCT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL SERVICES

Fakerov Khamidullokon Nuriddinovich - Doctor of Economics, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, of the Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/14 Tel: (+992) 907-54-07-07

Today, the country is in a state of digital transformation, a very powerful, dynamically developing transformation, and if you don't get your bearings and understand what needs to be done in time, you can lag behind in economic development forever. Under the influence of the penetration of telecommunications/ICTs, many professions are changing, becoming more technological. The looming wave of innovation is putting up to half of jobs at risk, according to unpublished research. But in the digital future, the profession of an economist will be in demand. You always need a specialist who will correctly prioritize and set goals for maximum profit. Understanding by economics students the essence of the future profession - a specialist in the economic efficiency of the digital age - will allow them to adapt in a changing world and be satisfied with the profession. Currently, the concept of "digital economy" is widely used to define the end-to-end penetration of telecommunications/ICT, where knowledge and information play a key role, and the development of innovative projects becomes a source of socio-economic growth. The creative personality of an economist is the resource that competitors will fight for.

Key words: digital economy, telecommunications/ICT, career guidance, young economists, economics students, creative personality, job satisfaction.

Однако хорошие или хотя бы компетентные экономисты встречаются чрезвычайно редко. Парадокс этого объясняется, очевидно, тем, что экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием множества способностей. Он должен быть в известной мере математиком, историком, государственным деятелем, философом. Он должен мыслить символами и хорошо владеть словом. Он должен понимать частное в контексте общего и уметь одной мыслью с легкостью касаться абстрактного и конкретного. Он должен изучать настоящее в свете прошлого – ради будущего...

Дж. М. Кейнс

В годы независимости Республики Таджикистан каждый третий абитуриент рассматривает поступление на направление "Экономика и менеджмент". Давайте разберемся, почему, определяясь с будущей профессией, многие выпускники школ останавливают свой выбор на экономисте.

В этой статье обсудим востребованность и перспективность профессии, какие качества нужны успешному экономисту и какие подводные камни могут быть в этой профессии.

Экономист – особо востребованная сегодня специальность: обучаясь на экономическом факультете, можно устроиться на работу практически в любой сфере – производства, продаж, товаров и услуг, образования, а при желании открыть свой бизнес – полученных в вузе знаний будет достаточно.

Экономисты, если говорить кратко, это специалисты по эффективной экономической деятельности. Специальность «экономист» является смежной для таких профессий как бухгалтер, маркетолог, финансист, менеджер, инженер-экономист.

К списку вакансий для экономистов относятся финансовые менеджеры, например, в банках, риск-менеджеры, аналитики, финансисты.... При этом профессия экономиста действительно высокооплачиваемая и спрос на этих специалистов есть всегда.

В компетенцию экономистов входят вопросы хозяйственной деятельности конкретного предприятия, региона, страны. Одни экономисты посвящают себя науке. Они создают теории и прикладные программы, разрабатывают эффективные стратегии, преподают соответствующие дисциплины в образовательных учреждениях. Они занимаются исследованиями в области мировой экономики, и, чтобы достичь успеха на этом поприще, им нужно хорошо ориентироваться в финансовой сфере и знать, как можно повысить рентабельность производства.

Другие представители этой профессии — практики. Они применяют полученные знания в конкретных жизненных условиях. На предприятиях такие сотрудники отвечают за планирование максимально эффективной деятельности. В результате их работы прибыль должна расти, а потери — сводиться к минимуму.

Выбирать будущее всегда надо по душе и в той сфере, которая интересует. Как правило, момент выбора наступает ближе к окончанию школы, и от него зависит вся дальнейшая жизнь. Дело в том, что не только профессиональная реализация, но и уровень удовлетворённости жизнью зависит от профессии [1, с.12]. Мечтая о престижном образовании, школьники имеют довольно размытое представление о перспективах и о том, на что они могут рассчитывать в будущем. Для молодых людей важно не только заниматься любимым делом, но и вызывать уважение со стороны окружающих. Работникам «модной» профессии завидуют, стараются поддерживать контакты.

Экономистом быть всегда модно. Данная профессия, возникла с появлением новых понятий: товар, деньги, обмен. Словом “οἰconomία” древние греки обозначали управление хозяйством (οἶcos — дом; νόμας — закон). Таким образом, это понятие стало обозначать теорию и практику ведения хозяйства. В традиционной экономике профессионал — тот, кто владеет определенными знаниями и усвоил определенные навыки. Это позволяет выполнять работу на высоком уровне [3, с.76].

Учеба на факультете предполагает освоение таких научных дисциплин, как микро- и макроэкономика, финансы, статистика, информационные технологии, налогообложение, международные стандарты учета, бухгалтерская отчетность и другие.

Таким образом, выпускник приобретает способность мыслить творчески, оценивать инновационные проекты, делать экономические прогнозы, осуществлять финансовое планирование, применять мировой опыт в отечественных хозяйствах [6, с.545].

Для экономиста очень важным является его квалификация и надежность.

«Квалификация», обеспечивающая успешность, эффективность деятельности и характеризующая уровень профессиональных знаний и умений:

- умение совершать выгодные сделки;
- профессиональная компетенция;
- предприимчивость, деловая хватка;
- точность прогноза и разумный риск;
- психические и личностные особенности специалиста.

Экономист:

- планирует и совершенствует деятельность предприятия;
- участвует в определении системы оплаты труда и поощрений для всех категорий работников, рассчитывает потребность организации в кадрах;
- планирует затраты, использование (средств) ресурсов, расходов и прибыли предприятия;
- осуществляет контроль над процессом выполнения финансово-хозяйственной деятельности.

«Надежность», характеризующая специалиста как представителя своей организации, во многом определяющая «лицо» и престиж фирмы представлена следующими свойствами:

- обязательность;
- своевременность;
- честность, порядочность.

Экономист – это человек, который на основании полученных данных может спрогнозировать дальнейшие события и принять правильные управленческие решения. Причем, не только работая в какой-то компании, но и в повседневной жизни.

Сегодня профессиональная подготовка студентов, будущих экономистов, должна способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда, где получаемые в вузе знания, умения и навыки позволяют адаптироваться к многообразию видов деятельности, выполняемых современными специалистами. Студентам - будущим экономистам необходимо быть готовыми к аналитической деятельности, к работе с различными источниками информации в современной компьютерной среде, анализировать экономические задачи с использованием современных информационных систем, что связано с усилением ориентации профессионального образования на формирование человека как личности, способной действовать в режиме постоянного повышения уровня самообразования.

Таким образом, профессиональный экономист:

- знает, где взять деньги;
- в любой отрасли может найти себе применение;
- найдет способ сэкономить и потратить освободившиеся ресурсы, на что-то, более нужное;
- правильно оценить необходимость покупки или продажи;
- легко планирует свое будущее и будущее своих близких, не боясь потерь;
- имеет шанс стать известным экспертом, так как экономика, затрагивает жизнь всех людей;
- может предсказывать будущее на основе существующих данных;

Эволюция профессии экономист начинается с учеными экономистами (теоретиками).

Сначала экономисты были заняты в сфере научной деятельности, в политике. Затем они нашли занятость как практики в бизнесе, банковском деле, в органах власти и международных организациях, стали работать в сфере конкретной политики. Пошел процесс проникновения профессиональных экономистов в сферу политической деятельности в качестве глав государств, министерств, советников правительства, президентов крупных корпораций и т.д. Экономисты сыграли главную роль в формировании и функционировании международных экономических организаций.

Одним из фактора стабильной востребованности в настоящем и ближайшем будущем является рациональной специализацией экономистов в конкретных отраслях экономики. Хотя все экономисты получают базовые экономические знания, в мировой практике их делят на три основные группы:

Экономисты в области микроэкономики («микроэкономисты») - изучают различные экономические категории на уровне отдельных предприятий или домашних хозяйств. Например, они могут помочь отдельным лицам или предприятиям принять решения, которые с учетом текущих ресурсов и спроса способны обеспечить максимизацию прибыли путем прогнозирования возможного спроса на конкретные товары при условии установления на них определенных уровней цен. К этой категории относится большинство работающих на практике экономистов.

Экономисты отдельных отраслей или секторов экономики, а также областей знаний («отраслевые», «индустриальные» или «организационные» экономисты) – применяют фундаментальные экономические законы, категории и методики для исследований в таких специфических отраслях как здравоохранение, образование, сельское хозяйство, экономика городского хозяйства и отдельных регионов, законотворчество, история, энергетика, охрана окружающей среды и т.п.

Экономисты в области макроэкономики («макроэкономисты») - изучают исторически существующие в экономике всей страны либо группы стран тенденции, разрабатывают прогнозы относительно будущих тенденций в таких сферах, как уровень безработицы, инфляция, экономический рост, производительность и инвестиции.

Кроме вышеупомянутых основных категорий экономистов, общепринятым является их распределение и на более детальные специализации, которые в той или иной мере приближаются к этим категориям. Например, это могут быть следующие специализации:

Экономисты в области monetарной политики или финансов – довольно схожи с «макроэкономистами». Они изучают денежную и банковскую системы, последствия изменений процентных ставок и т. п.

Экономисты в области мировой экономики («экономисты по международным экономическим отношениям») – изучают международные финансовые рынки, курсы обмена валют и последствия проведения торговой политики в различных сферах, например, тарифов.

Экономисты по труду и экономисты-демографы – изучают предложение и спрос на трудовые ресурсы, которые, в свою очередь, влияют на определение уровней заработной платы, выявляют причины безработицы и последствия для рынка труда изменений различных демографических тенденций, например, старение населения, рост иммиграции относительно рынка труда и др.

Экономисты по государственным финансам – связаны в основном с изучением роли правительства в экономике и последствий его различных решений, касающихся снижение налогов, финансирования бюджетного дефицита, повышения расходов на социальную сферу и т.д.

Экономисты - «эконометристы» - исследуют все отрасли экономики, используя различные математические методы (соответствующие калькуляции и расчеты, теории игр, регрессионный анализ и пр.) для формулирования экономических моделей. С их помощью они стремятся найти объяснение экономических взаимосвязей, используемых для разработки прогнозов относительно природы и продолжительности деловых циклов, влияние определенных уровней инфляции на экономику, безработицу, а также других экономических феноменов.

Предприятия, где работают экономисты, в свою очередь можно разделить на отдельные категории. Принадлежность экономистов к определенной категории влияет на их основные задания и обязанности, свидетельствует о необходимом объеме знаний и умений, а также квалификационных требованиях к ним.

Экономисты, работающие на **больших коммерческих предприятиях** (в корпорациях, фирмах и т.п.) преимущественно имеют дело с различными вопросами микроэкономики, такими как прогнозирование спроса потребителей и объемов продаж продукции предприятий. Одни из них анализируют процесс роста деловой активности конкурентов и увеличение их доли на рынке, а также разрабатывают советы относительно эффективности различных действий в конкурентных соревнованиях. Другие осуществляют мониторинг новых законодательных и нормативных актов, например, относительно регулирования вопросов охраны окружающей среды и охраны труда, и прогнозируют, какие последствия для их бизнеса будет иметь введение этих актов в действие.

Экономисты, работающие в **исследовательских организациях или консалтинговых фирмах**, нередко выполняют те же функции, что и экономисты больших коммерческих предприятий. Экономисты консалтинговых фирм часто проводят

исследования для относительно небольших предприятий и фирм, не имеющих в своем штате экономистов с необходимой узкой специализацией. Экономисты исследовательских организаций, преимущественно государственных, нередко выполняют заказы различных органов государственной власти. Например, они могут собирать данные относительно индикаторов в экономике, вести соответствующие базы данных, анализировать исторические тенденции и разрабатывать модели для прогнозирования темпов экономического роста, инфляции, безработицы или процентных ставок. Результаты таких экономических анализов и прогнозы развития событий в мировой и национальных экономиках в целом, а также и их отдельных секторах печатаются в средствах массовой информации и научно-практических изданиях.

Экономисты, работающие в органах государственной власти, осуществляют администрирование большинства исследований и собирают значительное количество экономических данных, характеризующих состояние национальной экономики.

В эпоху цифровой трансформации на первый план выходят творческие способности и умение эффективно использовать знания. Наука сегодня располагает разнообразными подходами к определению понятия «цифровой экономики», и по одному из них это активное использование высоких технологий и систем электросвязи ИКТ. Экономические блага, произведенные на их основе, создают предпосылку для появления новых источников роста и качества жизни. Полезность благ может возрастать с увеличением количества их пользователей, возникает так называемый сетевой экономический эффект.

Трансформируется вся деятельность человека, цифровизируются все отрасли: образование, здравоохранение, биотехнологии, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, право, финансы. Наблюдается выраженный сдвиг трудовых навыков, необходимых молодым людям, чтобы остаться в профессии.

Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и, если вовремя не сориентироваться, если вовремя не понять, что нужно делать и как, отстать можно навсегда. Под воздействием сплошного проникновения электросвязи/ИКТ многие профессии существенно меняются, становятся более технологичными. Это приводит к упрощению умений работников высокой квалификации. Машины могут и отнять работу – будущее начинает пугать. Оно становится плохо предсказуемо. Надвигающаяся волна технологических новшеств, согласно некоторым исследованиям, ставит под угрозу почти половину всех рабочих мест. На глазах молодых людей произошло исчезновение многих профессий. Но даже и в этом случае нужен будет специалист, который правильно расставит приоритеты и цели для получения максимальной прибыли и с наименьшими потерями [5, с.129].

В цифровую эпоху профессия экономиста будет самой востребованной. Но это будет другой, новый уровень. Студенты-экономисты должны понять, что они специалисты по эффективности экономической деятельности в цифровую эпоху и там будут планировать ресурсы, контролировать расходы и анализировать результаты на высочайшем уровне и в цифровом формате. Создавать доброе «имя» эксперта-экономиста надо уже сейчас. Сплошное проникновение электросвязи/ИКТ постепенно ведет к исчезновению многих трудовых навыков (например, утрачивается умение пользоваться счетами). Сейчас сложно представить, какие трудовые навыки надо совершенствовать. Нет желания тратить время, деньги на приобретение, которые станут бесполезны в будущем. Уже проиграна битва с роботами-экономистами. Они качественнее и дешевле могут выполнить рутинную работу, не требующую творчества.

Поучительна эволюция бухгалтерской деятельности, в которой благодаря высоким технологиям произошли радикальные изменения. Прогресс достиг той точки, когда искусственный интеллект годится для выполнения почти всех организационно-административных задач. Если ключевым параметром в работе будет повторяемость, то она в опасности. Инновациям противостоять невозможно. Чтобы остаться в профессии, уже недостаточно диплома, молодые экономисты должны постоянно меняться, постоянно

овладевать новыми знаниями и навыками. Будущий работодатель ожидает, что специальные знания существенно превосходят тот набор, который получил студент-экономист в учебном заведении.

Проблемы высшего экономического образования не могут быть отделены от контекста высшего образования в целом, но в то же время высшее экономическое образование имеет свою специфику. Подготовка экономистов является важнейшим условием обеспечения развития цифровой экономики, а это уже специалисты другого класса, с другими знаниями и практическими умениями.

Профессия – это не только вид трудовой деятельности, но и особая его социальная характеристика, определенный признак человека. Английские экономисты Кэрр Сондерс и Уилсон отмечали: «Представители каждой профессии живут в своем собственном мире. Язык, используемый ими, ориентиры, которым они следуют, их обычаи и традиции могут быть понятны до конца только тем, кто живет среди них». По профессиональному признаку люди делятся на большие группы или категории людей, занимающихся одинаковым видом трудовой деятельности. Значит, выбрать себе профессию – это не только выбрать себе работу, но и быть принятим в определенную группу людей, принять ее этические нормы, правила.

В результате исследований в области выбора профессии и будущей карьеры появилось множество квалификаций типов личности. Наиболее популярными из них являются типология Е.А.Климова, Джона Голланда и др. Согласно их концепциям, при выборе карьеры человек, в первую очередь, должен учитывать особенности личностной ориентации. С учётом этого выделяется 6 основных типов личности:

1. Реалистический или практический. К нему относятся люди, проявляющие склонность заниматься конкретными вещами и их использованием, отдают предпочтение занятием, требующим применение физической силы, ловкости. Ориентированы, в основном, на практический труд, быстрый результат деятельности. Чаще люди этого типа выбирают профессии, которые предполагают решение конкретных задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой: профессии механика, электрика, инженера, агронома, садовода, кондитера, повара и др.

2. Интеллектуальный. Люди данного типа отличаются аналогичностью, независимостью, рационализмом, оригинальностью; не склонны ориентироваться на социальные нормы. Люди этого типа, в основном, предпочитают профессии научно-исследовательского направления: ботаник, физик, философ, лингвист, экономист, программист и другие, в деятельности которых необходимы творческие способности и нестандартное мышление.

3. Социальный. В основном люди этого типа ориентированы на труд, главным содержанием которого является взаимодействие с другими людьми, возможность решать задачи, предполагающие анализ поведения и обучения людей. Возможные сферы деятельности: обучение (воспитатели, учителя), лечение (медицины), обслуживание и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, способностей к убеждению.

4. Конвенциональный или стандартный. Люди данного типа практичны, конкретны, не любят отступать от задуманного, обладают хорошей энергией, ориентированы на социальные (общепринятые) нормы. В основном выбирают профессии, связанные с канцелярскими и расчетными работами, созданием и оформлением документов, установлением количественных отношений между числами, системами условных знаков, направленные на обработку информации, представленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов - это такие профессии, как бухгалтер, нотариус, топограф, патентовед, корректор и другие.

5. Предпринимчивый. Люди данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству; имеют тягу к приключениям (возможно

авантюрным, рисковым). Сюда относятся профессии типа: журналист, телерепортер, экономист, предприниматель, юристы разного специализации, адвокат, менеджер.

Профессиональные параметры экономиста считаются:

- солидный теоретический багаж;
- обладание даром экстраполяции – распространения выводов из сегодняшних данных на будущее развитие ситуации с учетом действия всевозможных постоянных и временных факторов;
- владение математическим аппаратом;
- информационные (цифровые) технологии;
- богатая общая культура;
- знание правовых норм юридических законов;
- знание на профессиональном уровне государственного языка или языка страны пребывания;
- знание на профессиональном уровне русского и английского языков;
- культура профессиональной речи.

Другим фактором востребованности экономиста в будущем характеризуется важность и актуальность его деятельности в условиях цифровой экономики.

Считается, что канадский предприниматель, консультант и исполнительный директор компании Tapscott Group Дон Тэпскотт, является «отцом цифровой экономики». Вышедшая в 1994 г. его книга «Цифровая экономика» стала первой книгой, описывающей систему виртуальной хозяйственной системы.

Цифровая экономика также квалифицируется как «нематериальный капитализм», который способствует неравенству и социальному разделению. В 2017 году Хаскель и Уэстлейк опубликовали книгу «Капитализм без капитала», в которой высказываются опасения по поводу неспособности политиков от перехода традиционной экономики к новой экономике, основанной на нематериальных активах. Начиная с 2000 г., компании инвестируют больше в «нематериальные активы», такие как брендинг, дизайн и технологии, чем в машины, оборудование или недвижимость.

Основными базовыми характеристикой цифровой экономики является:

- перемещение социально-хозяйственного взаимодействия различных субъектов в электронное пространство;
- развитие передачи информации и дистанционных форм занятости;
- замену человеческого ресурса труда роботизацией;
- развитие электронных денег;
- глобализацию экономического взаимодействия;
- снижения фактора географической локализации хозяйствующих субъектов при формировании стоимости;
- распространение электронной демократии на основе открытых данных и электронного голосования.

Под нематериальной сферой экономики понимается контур экономических отношений, отражающий процессы формирования, преобразования и использования интеллектуально-информационных ресурсов или воспроизведения товаров и услуг,

позволяющих удовлетворять нематериальные потребности. При этом структура нематериальной сферы экономики и ее пластов не является постоянной: под воздействием научно-технического, экономического и социального развития происходит их уплотнение и расширение за счет информатизации экономических механизмов, ранее имевших материально-энергетическую основу.

Когда этот процесс приобретает тотальный характер, распространяясь на все фазы воспроизводственного цикла и регулирующие механизмы, и возникает цифровая экономика.

Информацию в обществе и процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в знания, а социально-экономические отношения все больше переносятся в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры.

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с такими словами: «криптовалюта», «виртуальная валюта», «цифровые деньги», «биткоины», «электронные кошельки», «блокчейн» и т.д.

В эпоху цифровой трансформации на первый план выходят творческие способности и умение эффективно использовать знания. Наука сегодня располагает разнообразными подходами к определению понятия «цифровая экономика», и по одному из них это активное использование высоких технологий и систем электросвязи/ИКТ. Экономические блага, произведенные на их основе, создают предпосылку для появления новых источников роста и качества жизни [4, с.45]. Полезность благ может возрастать с увеличением количества их пользователей, возникает так называемый сетевой экономический эффект.

В настоящее время для грамотного экономиста актуальны навыки:

- ✓ использования MS Excel для работы с экономической информацией;
- ✓ создания алгоритмов экономических расчетов;
- ✓ осуществления экономических расчетов с помощью MS Excel;
- ✓ применения метода графического прогнозирования средствами MS Excel для экономических процессов;
- ✓ решения оптимизационных задач экономики с помощью MS Excel;
- ✓ проведения виртуальных экономических экспериментов и анализа полученных в MS Excel результатов.

Студенты экономисты должны понять, что они специалисты по эффективности экономической деятельности в цифровую эпоху и там будут планировать расходы и анализировать результаты на высочайшем уровне и в цифровом формате. Создавать по итогам реализации образовательной программы настоящего эксперта – экономиста надо уже сейчас.

Устойчивость выбора профессии экономиста в будущем обуславливает наличие у них таких параметров.

Требования к экономисту:

- качества исследователя;
- умение убеждать, умение контролировать;
- наличие профессионального чутья;
- организационные способности;
- отличное знание макроэкономики;
- владение иностранными языками;
- владение технико-информационными средствами;
- способность работать со статистикой, графикой;
- опыт работы докладов и публикаций;
- умение экономить средства организации, клиента;
- владение навыками делового общения и сотрудничества;
- способность использования инновационной техникой и технологии в условиях цифровизации;

- готовность работать в экстремальных ситуациях.

Обобщая предложенный материал, мы предлагаем в качестве примера вариант “Обоснование выбора профессии экономиста”, который необходимо активно использовать в процессе профориентационной и рекламной деятельности приёмной комиссии университета, который весьма актуален в условиях жесткой конкуренции особенно между экономическими вузами.

Подведем итог: экономист – это «нестареющая» профессия, актуальная во все времена, специальность, впитывающая в себя современные веяния, пластичная и разносторонняя. Она относится к будущему, а не к прошлому, является прогрессивной, всегда актуальной и престижной. Экономистов высокой квалификации ценят как в Таджикистане, так и за рубежом, и эта тенденция, очевидно, сохранится в обозримом будущем. Однако, для сохранения данной тенденции необходимо качественно улучшить университетскую образовательную среду, обеспечить внедрение и использование инновационных образовательных методов и технологий и на этой основе осуществлять инновационные образовательные услуги.

Литература:

1. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют: пер. с англ. науч. ред. В. С. Автономов / М. Блауг. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004. – 416с.
2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Избранное. – М.: Эксмо, 2007. – 957с.
3. Истоки. Из опыта изучения экономики как структуры и процесса / под ред. Я. И. Кузьминова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 536с.
3. Маршал А. Основания экономической науки [предисловие Дж. М. Кейнса; пер. с англ. В. И. Бомкина и др.]. – М.: Эксмо, 2007.
4. Латышева А. И. Квадиметрия социальных процессов и цена трудовых ресурсов села / А. И. Латышева // Вестник ПГУ. Серия Экономика. – 2013. – Вып. 3(16). – С. 9.
5. Латышева А. И. Индикаторы развития новой экономики (сельские территории в век Internet) / А. И. Латышева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 2 (февраль). – С. 127–134.
6. Латышева А. И. Воспроизводство населения и кадровый потенциал региона. Экономический аспект/ А. И. Латышева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 543–547.

УДК: 331.101.52

МУНОСИБАҲОИ ИҶТИМОЙ-МЕҲНАТӢ ДАР ШАРОИТИ ДИНАМИКАИ ДАВРАГИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА

Кошонова Манзура Раҳматҷоновна – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел.: (+992) 918-14-12-14. Email: manzura@mail.ru

Самадов Рамазон Гулаҳмадовиҷ - докторант PhD аз рӯйи ихтиноси 6D050600 иқтисодиёти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/16. Тел.: (+992) 905-02-95-95. E-mail: ramazon.029595@gmail.com

Мақолаи мазкур ба баррасии муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар шароити динамикаи даврагии рушди иқтисодиёти минтақа баҳшида шудааст. Муаллифон назарияи машҳури рушди давра ба давраи иқтисодиётро ба инобат гирифта, ҳамбастагии амиқи вазъи бозори меҳнати минтақа ва муносибатҳои иҷтимоию меҳнатиро бо динамикаи даврагии тараққиёт ниишон додааст. Як давраи пурраи рушди иқтисодӣ, одатан, пас аз буҳрони навбатӣ оғоз шуда, вобаста ба шароити мавҷуда ва таъсири омилҳо ва тақонҳои дохилию хориҷӣ идома мейбад. Айни замон,

бо назардоши таҳти таҳримҳои шадид қарор гирифтани шарики қалонтарини тиҷоратии Тоҷикистон – Федератсияи Россия, давраи навбатии иқтисодӣ оғоз ёфтааст, ки паёмадҳои буҳронӣ дошта метавонад. Вобаста ба ин, таҳқиқот дар ин самт метавонад барои пешгирии оқибатҳои номатлуби тақонҳои берунӣ дар марҳилаи таназзули даври иқтисодӣ мусоидат намояд.

Калидвоҷсаҳо: даври (сикли) иқтисодӣ, динамикаи даврагии рушд, муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ, фаъолияти меҳнатӣ, захираҳои меҳнатӣ, модели “инсони иқтисодӣ”, бозори меҳнат, фаъолияти муғиди меҳнатӣ, шугӯл, подошии меҳнат, маҳсулнокии меҳнат, корхонаҳои кишоварзӣ.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Кошонова Манзура Рахматжоновна – доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14 Тел.: (+992) 918-14-12-14. E-mail: manzura@mail.ru

Самадов Рамазон Гулахмадович - докторант (PhD) по специальности 6D050600 - экономика Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/16. Тел.: (+992) 905-02-95-95. E-mail: ramazon.029595@gmail.com

Настоящая статья посвящена рассмотрению социально-трудовых отношений в условиях циклической динамики развития региональной экономики. Авторы, исходя из известной теории циклического развития экономики, показали глубокую корреляцию состояния рынка труда и социально-трудовых отношений от циклической динамики развития. Один полный экономический цикл, обычно, начинается после очередного кризиса, и продолжается в зависимости от имеющихся условий и влияния внутренних и внешних факторов и шоков. В настоящее время, с учетом подпадания под жесточайшими санкциями крупнейшего торгового партнера Таджикистана - Российской Федерации, начался новый экономический цикл, который может иметь кризисные последствия. В зависимости от этого, исследование в этом направлении могут содействовать профилактике негативных последствий внешних шоков на фазе спада экономического цикла.

Ключевые слова: экономический цикл, циклическая динамика развития, социально-трудовые отношения, трудовая деятельность, трудовые ресурсы, модель «экономического человека», рынок труда, полезная трудовая деятельность, занятость, оплата труда, продуктивность труда, сельскохозяйственные предприятия.

SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF CYCLIC DYNAMICS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Koshonova Manzura Rakhmatjonovna - Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance of the Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimova 64/14 Tel: (+992) 918-14-12-14, Email: manzura@mail.ru

Samadov Ramazon Gulahmadovich - doctoral student (PhD) in the specialty 6D050600 - Economics of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/16. Tel.: (+992) 905-02-95-95. E-mail: ramazon.029595@gmail.com

This article is devoted to the consideration of social and labor relations in the context of the cyclical dynamics of the development of the regional economy. Based on the well-known theory of cyclical development of the economy, the author showed a deep correlation between the state of the labor market and social and labor relations from the cyclical dynamics of development. One full economic cycle usually begins after the next crisis, and continues depending on the existing conditions and the influence of internal and external factors and shocks. At present, taking into account the severe sanctions imposed on the largest trading partner of Tajikistan - the Russian Federation, a new economic cycle has begun, which may have crisis consequences. Depending on this, research in this direction can help prevent the negative consequences of external shocks during the recession phase of the economic cycle.

Keywords: economic cycle, cyclical dynamics of development, social and labor relations, labor activity, labor resources, model of "economic man", labor market, useful labor activity, employment, remuneration, labor productivity, agricultural enterprises.

Таҳлили классикии расмию мантиқии муносибатҳои иҷтимоию меҳнатиро, аз ин нуқтаи назар, ба равиши анъанавие мансуб кардан мумкин аст, ки ин муносибатҳоро ба ду даста – зерсоҳтӣ (муносибатҳои меҳнатӣ, яъне муносибат дар доираи истехсоли молу хизматҳо) ва болосоҳтӣ – иҷтимоию меҳнатӣ (муносибатҳои берун аз доираи меҳнат) тақсим карда, мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ҳарчанд, ба андешаи мо, чунин тақсимот на ҷандон дуруст аст, чунки таснифотро дар асоси принсипи зерсоҳту болосоҳт танҳо дар ҳамон мавриде бомуваффақият истифода кардан мумкин аст, агар тамоми низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки барои ҳамон соҳти ҷамъиятӣ ҳосанд, мавриди баррасӣ қарор гиранд. Дар ин маврид имконияти ҳулосабарорӣ оид ба муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ ҳамчун қисми таркибии ин низом аз даст меравад. Азбаски намуд ва табииати муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ бештар вақт аз ҳусусиятҳои субъективии иштирокчиёни ин муносибатҳо ва тарзи дарки ҳолатҳои объективӣ аз ҷониби онҳо вобаста мебошанд, пас дар фаъолияти инсон ҷанбаи объективӣ ва субъективӣ низоми ягонаро ташкил медиҳанд, ки дар ин сурат таҳлили сунъии расмию мантиқӣ зарурат надорад.

Ҳамин тавр, ҳулоса баровардан мумкин аст, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ бо муносибатҳои дар ҷараёни меҳнат бавуҷудоянда пурра ҳамсон нестанд. Ҷонки субъекти муносибатҳои меҳнатӣ кормандон, гурӯҳҳои иҷтимоию қасбии кормандон, менечерҳо, маъмурият маҳсуб меёбанд, субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ бошанд – корфармоён, иттифоқҳои қасаба, мақомоти давлати тоҷикӣ ҳокимијат, иттиҳодияҳо баромад мекунанд. Мавзуи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ ҷонин самтҳоеро ба мисли тақмили ихтинос, интихоби ҳайати кормандон, шароити меҳнат, ташкили меҳнат ва фароғат, ҳифзи иҷтимоӣ дар бар мегирад [7, с.19-25].

Ба назар ҷонин мерасад, ки мағҳумҳои муносибатҳои меҳнатӣ ва иҷтимоию меҳнатиро на танҳо аз ҳам чудо кардан даркор аст, балки марзҳои фазои иқтисодиеро дақиқан мушахҳас намудан лозим меояд, ки дар доираи он субъектҳои муҳталифи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ бо ҳамдигар иртиботи мутақобила доранд. Дар айни ҳол, мувоғики маълумоти адабиёти илмии мавҷуда, мавзуи муносибатҳои иҷтимоию меҳнатиро дар шакли се даста, вобаста ба шуғл, ташкили меҳнат ва маҳсулнокии он, подоши меҳнат, гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст, дар ин ё он шакл дар тамоми сатҳҳои муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ зоҳир мегарданд.

Таҳлили муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар сатҳи гуногуни ҳамкориҳои субъектҳои ин муносибатҳо масъалаи ба ҳам зид гузоштани мағҳумҳои муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатиро ҳал намуда, ҳамзамон, аз дарки танги ҳар қадоми он дар алоҳидагӣ нигоҳ медорад. Равшан аст, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ метавонанд на танҳо дар байни корфармоён, иттифоқҳои қасаба, иттиҳодияҳои онҳо ва мақомоти ҳокимијат, балки дар байни худи кормандон, инчунин, дар байни кормандон ва роҳбарон низ ба вучуд оянд. Яъне, дар сатҳи инфиродӣ вобаста ба ташкили меҳнат ва маҳсулнокии он, шуғл, оид ба масъалаи подоши меҳнат ва сиёсати қадрӣ низ муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ ба вучуд омада метавонанд. Бинобар ин, ақидаи баъзе олимон, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатиро танҳо дар сатҳи гурӯҳӣ, омехта, соҳавӣ, минтақавӣ ё умумидавлатӣ баррасӣ намуда, дар сатҳи инфиродӣ онҳоро аз мадди назар дур кардаанд, ба андешаи мо, ҷандон саҳҳ нест.

Бад-ин тарик, аз таҳлили адабиёти соҳа маълум мегардад, ки дар айни замон тасаввуроти муҳаққиқон оид ба муҳтавои категорияи “муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ” аз ҳамдигар фарқ дошта, ин фарқият дар баъзе мавридҳо ҳатто ба зиддияти ошкор мерасад. Зимнан, мушкилоти муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар сатҳи макро

бартарй дошта, дар сатхи инфириодӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ ба он камтар таваҷҷӯҳ кардаанд. Муҳаққиқи ватанӣ К.А. Латифов танзими муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатиро дар низоми гумрук дар шароити иқтисодӣ бозорӣ баррасӣ карда, ба чунин хулоса омадааст: “Муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатии соҳа ҷузъи муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатии ҷомеа маҳсуб меёбанд” [8, с.11].

Ҳамзамон, дар адабиёти иқтисодии ватанӣ таҳқиқи муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ вобаста ба ҳусусиятҳои бозори меҳнат бартарӣ доранд. Чунончи, Т.Ч. Усмонова ҳусусиятҳои бозори меҳнатро дар шароити иқтисодиёти давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ намуда, событ кардааст, ки бартараф намудани духӯрагии бозори меҳнати миллӣ, таъмини шуғл, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ омилҳои муҳиме мансуб меёбанд, ки рушди иқтисодӣ ва ислоҳоти институтионалиро дар иқтисодиёти қиҷвари мо ҳавасманӣ месозанд. Ӯ ба ин назар аст, ки ҳаракати дохилӣ ва беруни қувваи корӣ шарти асосии мукаммалгардонии бозори меҳнат ба ҳисоб меравад [13, с.7].

Ҳусусиятҳои ҳоси рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳуриро таҳлил намуда, Д.С. Амонова ғузаронидани ислоҳоти муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатиро бо роҳи танзими бозори меҳнат ва ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ асоснок намудааст. Ба ақидаи ӯ, сатҳи шуғли аҳолӣ мустақиман бо сатҳи камбизоатӣ алоқамандӣ дошта, дар марҳилаи муосир сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлат дар бозори меҳнат бояд ба таъмини сатҳи шуғли дар ҷомеа қобили қабули аҳолӣ бо роҳи бунёди ҷойҳои нави корӣ, мусоидат намудан ба азnavtaksimkunii қувваи корӣ вобаста ба соҳаҳо, минтақаҳо ва намудҳои шуғл нигаронида шавад [2, с.8].

Ба ҳамин монанд иқтисодшиносони дигари ҷумҳурӣ муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатиро дар иртибот бо вазъу ҳолати бозори меҳнати дохилӣ, ташаккулёбӣ ва танзими он мавриди баррасӣ қарор додаанд. Бештари муҳаққиқони дохилӣ дар иртибот бо қувваи барзиёди корӣ доштани минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳлилҳо ғузаронида, ҷораҳои муносиби танзими давлатии бозори меҳнатро дар робита ба он пешниҳод кардаанд. Чунончи, иқтисоддон С.Б. Бурхонов тавсия додааст, ки ҷиҳати танзими бозори меҳнат давлат бояд дар навбати аввал, минтақаҳои ҳудкиро ва дорои қувваи барзиёди корибударо бо мустақилияти васеи андозу буҷетӣ, истифодабарии заҳираҳои дохилии ҳуд таъмин намояд ва низоми таҳсилотро бо талаботи бозори меҳнати дохилию ҳориҷӣ мутобиқ созад [4, с.20].

Дар заминаи таҳлили ақидаҳои олимони ватанию ҳориҷӣ оид ба бозори меҳнат, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ дар он ташаккул меёбанд, Ш. Муҳиддинова ба хулосае омадааст, ки дар марҳилаи муосири рушди иқтисодиёти ҷаҳон бозори меҳнат тибқи қонуни арза ва тақозо фаъолият мекунад, ки дар он нақши асосиро нарҳ, яъне музди меҳнати корманд мебозад. Тавозуни тақозо ва арза ба фаъолияти мӯътадили бозори меҳнат оварда мерасонад ва, дар акси ҳол, боиси бекорӣ мегардад. Дар марҳилаи ҳозираи рушди ҳуд қиҷвари мо иқтидорҳои мавҷуда пурра ба раванди истеҳсолот ва иқтисодиёти миллӣ ҷалб нагардидаанд, аз ин рӯ, бояд алоқамандии байни талаботи воқеии ҳочагии ҳалқ ба қувваи корӣ ва арзai он ба инобат гирифта шавад [9, с.19-20].

МО низ аз ақидаи Ш. Муҳиддинова ҷонибдорӣ мекунем, ки тавзеҳоти муҳталифи олимон бо яқдигар на ин ки зиддият надоранд, балки ҳамдигарро пурра соҳта, дар умум, ҷанбаҳои миқдорио сифатии масъалаи мавриди баҳсро дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи инсонӣ тавсиф менамоянд.

Бо вуҷуди ин, зимни таҳқиқи муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ истифода бурдани равиши маҷмӯӣ ҷиҳати таҳлили ақидаҳои илмӣ нисбат ба мавзуи мавриди баҳс ба мақсад мувоғӣ буда, дар натиҷаи он, алломатҳои таснифӣ ва табииати таносуби ҷанбаҳои меҳнатӣ ва иҷтимоиро ҷудо намудан мумкин аст.

Чуноне ки дар боло қайд кардем, муносибатҳои иҷтимоӣ-мехнатӣ дар муҳити фаъолияти меҳнатӣ ба вуҷуд омада ташаккул меёбанд ва таносуби ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва меҳнатиро метавон дар панҷ навъ таснифбандӣ кард (расми 1). Панҷ навъи зикршударо муҳтасар чунин тавсиф кардан мумкин аст.


Чуноне аз расми дар поён манзуршуда бармеояд, навъи якуми тобеияти ҳамдигарӣ мавқеero инъикос мекунад, ки дар он муносибатҳои меҳнатии маҳз ҳамчун

муносибатхо дар чараёни меҳнат баррасишаванда, аз муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ мушаххасан ҷудо карда шуда, нисбат ба онҳо мавқеи зерсоҳтиро ишғол мекунанд.

Навъи дуюми таносуб бошад, баръакс, аввалиндарача будани муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатии ҳамчун муносибатхо дар чараёни меҳнат баррасишаванда ва дуюмдарача будани муносибатҳои меҳнатиро, ки ҳамчун муносибатҳои берун аз чараёни кор баррасӣ мешаванд, инъикос менамояд.

Дар тафовут бо ин ду навъи навъи сеом бо биниши системавии мавзӯъ марбут мебошад: муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ ҳамчун низоми мураккаби бисёрзинае тасвир шудаанд, ки бо ҷорҷӯбай ҷараёни меҳнат дар ташкилот маҳдуд нашудаанд, яъне қабл аз лаҳзаи ҳариду фурӯши қувваи корӣ ва баъд аз он ҳам вучуд доранд. Муносибатҳои меҳнатӣ бошанд, ҳамчун яке аз зернизорҳо, дар баробари дигар навъҳои муносибат маҳсуб меёбанд.

Таносуби унсурҳои таркибӣ дар навъи ҷорҷӯбай ёфтааст, аммо дар фарқият аз равиши қаблӣ, ба сифати низоми муносибатҳои меҳнатӣ баромад карда, муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ бошанд, ҳамчун яке аз зернизорҳо, дар баробари дигар навъҳои муносибат маҳсуб меёбанд.



Расми 1. Таснифоти ақидаҳои иқтисодшиносон оид ба таносуби ҷанбаҳои меҳнатӣ ва иҷтимоии муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ (таҳияи муаллифон)

Навъи охирини таносуб тибки таснифоти додашуда – таносуби ҷанбаҳои меҳнатӣ ва иҷтимоӣ бар ин нукта асос ёфтааст, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ на ҳамчун болосоҳт ё қисми муносибатҳои меҳнатӣ, балки ҳамчун мағҳуми аз категорияи муносибатҳои ҷамъияти ҳосилшуда баррасӣ мешаванд. Зимнан, муносибатҳои меҳнатӣ шароит, сабаб ва пасманзари ташаккули муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатиро ба вучӯд меоранд. Ҳамин тавр, ба андешаи мо, муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар муҳити фаъолияти меҳнатӣ, яъне маҳз дар бурриши муносибатҳои меҳнатӣ ва иҷтимоӣ ба вучӯд меоянд. Дар ин сурат, меҳнат абстрактӣ нагардида, инсон танҳо ҳамчун қувваи корӣ баҳо дода намешавад, яъне ҷанбаи иҷтимоии ҳамкориҳои кормандон нигоҳ дошта мешавад.

Ҳамин тавр, дар равишҳои аз тарафи олимони гуногуни ватанию ҳориҷӣ ироагардида ба ягонагии ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва меҳнатӣ, маҳсусан дар сатҳи иртиботи мутақобилаи иштирокчиёни ин муносибатҳо таваҷҷуҳи коғӣ дода нашудааст. Ҳол он ки нақши инсон дар фаъолияти муосири меҳнатӣ хеле афзудааст. Ҳамаи намуди молу маҳсулот, хизматҳо ва донишҳо натиҷаи амали технологияҳои истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ мебошанд. Фаъолияти муосири меҳнатӣ, ин дар навбати аввал, ҷараёни дастҷамъӣ буда, бидуни паҳлухои аҳлоқии пешбуруди фаъолияти муштарак, бидуни бунёди муҳити эҳтирому боварӣ дар муносибатҳо байни кормандон, бидуни зоҳирнамоии хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ғайриимкон мебошад.

Аз ин рӯ, ба назари мо, барои таҳқиқи ҳамаи паҳлухои муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ равишҳои байнифаниро интиҳоб намудан даркор аст, ки дар таҷрибаи муҳаққиқони ҳориҷӣ васеъ истифода мешавад. Равишҳои форматсионӣ ва системавӣ торафт камтар истифода шуда, ба ҷойи аввал таҳқиқоти иҷтимоӣ-фарҳангӣ мебароянд, ки дар меҳвари онҳо проблемаҳои хислати арзишидошта меистанд. Бинобар ин, дарки муосири комёбихои соҳаи дилҳоҳ, аз ҷумла, соҳаи комплекси агросаноатии минтақаи алоҳида, бо идоракуни муввафқаи инсонҳои алоҳида робитаи зич дорад, ки зарурати тағиیر додани муносибатро нисбат ба ҳайати корӣ ва қобили дарки кормандро ҳамчун шахсият дар назар дорад. Дарки ҳамин нукта, ки иштирокчиёни муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дорои завқу ангезаҳои муҳталиф, самтгириҳои гуногун вобаста ба арзишҳои худӣ мебошанд ва инҳо ба рафтори меҳнатӣ ва, дар ниҳояти кор, ба ташаккули навъи мушаҳҳаси муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ таъсир мерасонанд, хеле муҳим мебошад.

Муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ (МИМ) категорияи маҳсуси муносибатҳои иҷтимоӣ буда, ҳам истеҳсолоти моддӣ ва ҳам ҷанбаҳои иҷтимоии муҳити меҳнатро фаро мегиранд. Бояд қайд кард, ки доир ба муайян кардани муносибатҳои меҳнатӣ равишҳои муҳталиф вучӯд доранд. Дар доираи яке аз онҳо МИМ амалан ҳамчун муносибатҳои фурӯши ҳадамоти меҳнатӣ дар бозори меҳнат маҳдуд карда шудааст. Дар таҳқиқоти иқтисодчиён дикқати асосӣ ба соҳтани моделҳои абстракции ташаккули тақозо ва арза дар бозори меҳнат, механизмҳои бозории муайян кардани нархи кор (музди меҳнат), шартҳои ноил шудан ба тавозуни бозорӣ дода шудааст. Бо ин равиш, меҳвари дикқати асосӣ шартҳои қарордод оид ба фурӯши ҳадамоти меҳнатӣ байни коргар ва корфармо маҳсуб мейёбад.

Аз чунин фаҳмиши муносибатҳои меҳнатӣ бармеояд, ки дар лаҳзai бастани қарордоди меҳнатӣ, муносибатҳои байни корманд ва корфармо оғоз мешаванд. Минбаъд онҳо дар ҷараёни кор идома ёфта, чунин масъалаҳои муҳимро, ба монанди низоми подошдиҳӣ барои кор, реча ва талабот оид ба интизоми меҳнат, шароит ва ҳимояи меҳнат, ташкили меҳнат, дурнамои рушди қасбӣ ва болоравии зина ба зина дар ҷойи кор, дарки фарҳангӣ корпоративӣ, муҳити хурд дар колективи меҳнатӣ, кафолати ҳифзи ҷойи кор ва амсоли онро дар бар мегиранд. Истеъмоли шахсии корманд дар соҳае, ки такрористехсоли (такмил додани қувваҳо, неруе, ки дар ҷараёни меҳнат ҳарҷ мешавад, ҳароҷоти эҳсосӣ)-и корманд ва оилаи ў ҷараёни дорад,

мустакиман бо муносибатҳои меҳнатӣ алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ, муносибатҳои меҳнатӣ ҷанбаҳои муҳимми иҷтимоӣ, аз ҷумла низоми кафолат ва имтиёзҳои иҷтимоиро дар бар мегиранд.

Дар сатҳи ташкилотҳои меҳнатӣ, ки меҳнати кирояро истифода мебаранд, муносибатҳои меҳнатӣ байни ду субъекти иҷтимоӣ: аз як тараф, роҳбарон ё корфармоён ва, аз тарафи дигар, кормандони кироя ва намояндағони онҳо, ташаккул меёбанд. Дар ташкили кор МИМ низоми ҳамбастагӣ ва фаъолияти муштараки байни ин субъектҳоро ташкил медиҳад, ки ба рушди ҳамаҷонибаи омилҳои истеҳсолӣ ва инсонии истеҳсолот нигаронида шудааст. Албатта, вазъи муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатӣ дар ташкилот аз бисёр ҷиҳат аз самаранокии ҷорӯрои сиёсати корпоративӣ оид ба рушди неруи инсонӣ муайян карда мешавад. Зимни вазъи басо мувоғиқ бизнес метавонад сатҳи баланди масъулияти иҷтимоиро дар назди кормандон нишон диҳад, аммо дар сурати набудани муносибати доимӣ дар байни субъектҳои МИМ, ин масъулияти кафолат дода намешавад. Устувории низом танҳо дар сурати мавҷуд будани механизмҳои муассири шартномавӣ собит мегардад, ки бо таъмини иштироқи коргарон дар қабули қарорҳое, ки ба онҳо имконият медиҳад, ба сифати меҳнат таъсир расонанд, алоқаманд мебошад. Ба сифати субъекти асосии муносибатҳои шартномавӣ аз ҷониби коргарон одатан иттифоқҳои қасаба, ки инҷунин мониторинги риояи кафолатҳои давлат низ ба доираи вазифаҳои онҳо медарояд, баромад мекунанд.

Адабиёт

1. Алиджанов Д.А. Импортозамещающий экономический рост в условиях переходной экономики (на примере Республики Таджикистан): дис. на соиск. уч. ст. д.э.н. по спец.: 08.00.01 / Д.А. Алиджанов. – Худжанд, 2021. – 316 с.
2. Амонова Д.С. Реформирование социально-трудовых отношений в условиях перехода к рыночной экономике (на примере Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра экон. наук по спец.: 08.00.05 / Д.С. Амонова. – М., 2008. – 52с.
3. Антосенков Е. Мониторинг социально-трудовой сферы РФ / Е. Антосенков // Социологические исследования. - 1995. - №9. - С.50-65.
4. Ашурев С.Б. Формирование и регулирование рынка труда в трудоизбыточном регионе (теория, методология и практика): автореф. дис. ... д-ра экон. наук по спец. 08.00.05. / С.Б. Ашурев. – Душанбе, 2012. – 40 с.
5. Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020 // Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – 234с.
6. Гоибзода М.А. Общетеоретические проблемы развития социального законодательства в Республике Таджикистан: дис. на соиск. уч. ст. к.ю.н. по спец. 12.00.01/ М.А. Гоибзода. – Душанбе, 2018. – 180с.
7. Колмакова И.Д. Регулирование социально-трудовых отношений в экономике России / И.Д. Колмакова // Российское предпринимательство. - 2006. -№1 (73). - С. 19-25.
8. Латифов К.А. Регулирование социально-трудовых отношений в таможенной системе в условиях рыночной экономики (на материалах Республики Таджикистан): дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. по спец.: 08.00.05/ К.А. Латифов. – Душанбе, 2017. – 159 с.
9. Мухитдинова Ш.С. Формирование и развитие национального рынка труда в условиях глобализации (на материалах Республики Таджикистан): дис на соис. к.э.н: 08.00.05. / Ш.С. Мухитдинова. – Худжанд, 2017. - С. 145 с.
10. Проблемы и практики социального партнерства в Канаде // Становление трудовых отношений в постсоветской России. - М.: Академический проект, 2004. – 276с.
11. Сайдмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана: монография / Л.Х. Сайдмуродов. – Душанбе: Изд-во «Ирфон», 2005. – 288 с.

12. Стратегияи давлатии рушди бозори межнати Чумхурии Тоҷикистон то соли 2020. - Душанбе, 02.06.2011, №277 // Бонки марказонидашудаи иттилооти ҳуқуқӣ ADLIA. Версия 7.0.
13. Усманова Т.Дж. Теоретические вопросы функционирования и особенности рынка труда в условиях переходной экономики (на примере Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Т.Дж. Усманова. - Душанбе, 2006. - С. 7.

УДК: 336.67

ҲАВФИ ИННОВАЦИОНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАЪСИРРАСОН БА ФАҶОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ

Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисод ва иқтисоди ҷаҳони Донишгоҳи славянӣ Рӯسиявு Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯч. М.Турсунзода 30. Тел.: (+992) 227 15 71; (+992) 951 43 39 96, Sirodj.tj@mail.ru

Дар мақолаи мазкур ҳавфи инновационӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба рушди фаҷолияти корхонаҳои саноатӣ баррасӣ гардидааст. Вобастагии ҳавфи инноватситонӣ бо номуайяни вазъи иқтисодӣ, ки аз ноустуровии талабот ва таклифот ба мол, пул, омилҳои истеҳсолот, аз гуногунрангии соҳаҳо барои сармоягузорӣ ва гуногуни меъёрҳои афзалият ба сармоягузорӣ бармеояд, таҳлил шудааст.

Муайян карда шудааст, ки ҳавфи инновационӣ ҳамчун омили таъсиррасон ба рушди фаҷолияти корхонаҳои саноатӣ баррасӣ гардидааст. Вобастагии ҳавфи инноватситонӣ бо номуайяни вазъи иқтисодӣ, ки аз ноустуровии талабот ва таклифот ба мол, пул, омилҳои истеҳсолот, аз гуногунрангии соҳаҳо барои сармоягузорӣ ва гуногуни меъёрҳои афзалият ба сармоягузорӣ бармеояд, таҳлил шудааст.

Калидвозжаҳо: ҳавфи инновационӣ, технологияҳои инновационӣ, таҷҳизоти қӯҳнашуда, сармоягузорӣ, фаҷолияти соҳибкорӣ, корхонаҳои саноатӣ, номуайяни, ноустуровӣ.

ИННОВАЦИОННЫЙ РИСК КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Комилов Сироджиддин Джалалиддинович - доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и мировой экономики, Российско-Таджикский (Славянский) университет. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. М. Турсунзаде 30. Тел.: (+992)227 15 71; (+992) 951 43 39 96, Sirodj.tj@mail.ru

В данной статье рассмотрены вопросы инновационного риска как фактора, влияющего на развитие промышленных предприятий. Также уточнено, что неопределенность экономической ситуации, которая исходит от нестабильности спроса и предложения на товары, деньги, факторы производства, от многообразия секторов для инвестирования и многообразия приоритетных критериев инвестирования, взаимосвязаны с инновационным риском.

Определено, что инновационный риск – это возможность потерять, возникающих при вложении средств предприятием в производство новых товаров, что создает возможность падения спроса на рынке.

Ключевые слова: инновационный риск, инновационные технологии, устаревшее оборудование, инвестиции, предпринимательская деятельность, промышленные предприятия, неопределенность, нестабильность.

INNOVATIVE RISK AS A FACTOR INFLUENCING THE FINANCIAL ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Komilov Sirojiddin Dzhaloliddinovich - doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Economic Theory and World Economy Russian-Tajik (Slavic) University. 734025,

In this article, the author considered innovation risk as a factor influencing the development of industrial enterprises. He analyzed innovations with the uncertainty of the economic situation, which comes from the instability of supply and demand for goods, money, factors of production, from the variety of sectors for investment and the variety of priority investment criteria.

It should be noted that innovation risk is the possibility of losses that arise when an enterprise invests in the production of new goods, which creates the possibility of not finding demand in the market.

Key words: innovative risk, innovative technologies, obsolete equipment, investments, entrepreneurial activity, industrial enterprises, uncertainty, instability.

Дар айни замон фаъолияти соҳибкорӣ бо назардошти дараҷаи баланди номуайянӣ, аксар вакт имконнопазирӣ татбиқи амалии коркардҳои конструкторӣ ва технologӣ ба даст овардани натиҷаҳои тиҷоратӣ ва молиявӣ хеле ҳатарнок аст. Бартараф намудани ҳаргуна буҳрон бо ҷорӣ намудани навоварӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, аз ҷумла саноат алоқаманд аст. Ин аст, ки олимони ватанию ҳориҷӣ дар бисёр монографияю маколаҳои худ ин мавзуъро муфассал таҳқиқ менамоянд.

Бояд қайд намуд, ки солҳои охир дар ҷумҳурии мо ба тараққиёти соҳаи саноат дикқати аввалиндарача дода мешавад. Ҳамзамон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси олии қишварамон ба ин масъала аҳаммият дода, ҷунин қайд намудаанд: «Бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатиқунонии босуръати қишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022-2026, яъне то ҷашни 35-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон карда шаванд. Дар ин давра бояд беш аз 500 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15% коҳиш дода шавад. Дар давоми панҷ соли оянда, яъне дар доираи «Солҳои рушди саноат» тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш додани ҳаҷми истиҳроҷи қанданиҳои фоиданок ва коркарди маъдан ба фаъолият оғоз кардани боз якчанд корхонаи бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ниҳоии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконпазир мебошад» [5].

Навоварӣ бо номуайянни вазъи иқтисодӣ аз ноустувории талабот ва таклифот ба мол, пул, омилҳои истеҳсолот, аз гуногунрангии соҳаҳо барои сармоягузорӣ ва гуногуни меъёрҳои афзалият ба сармоягузорӣ бармеояд.

Ҳавфи инноватсионӣ эҳтимолияти талафоте мебошад, ки ҳангоми сармоягузории корхона ба истеҳсоли молу маҳсулоти нав дар имкони пайдо накардани талабот дар бозор ба вучуд меорад. Ҳавфи инноватсионӣ дар ҳолатҳои зерин ба вучуд меояд [2]:

❖ ҳангоми ҷорӣ намудани усули арзонтари истеҳсоли мол ё хизматрасониҳо дар муқоиса бо усулҳои истифодашаванда. Ҷунин сармоягузорӣ муваққатан фоидаи зиёдро ба даст меорад, ҳангоме ки корхона молики ягонаи технологияҳои нав мебошад. Дар ин маврид танҳо як ҳавф вучуд дорад - эҳтимолияти арзёбии нодурусти талабот ба моли истеҳсолшуда;

❖ ҳангоми истеҳсоли маҳсулот ё хизматрасонии нав бо истифода аз таҷҳизоти фарсадашуда. Дар ин ҳолат ба ҳавфи арзёбии нодурусти талабот барои маҳсулот ё хидмати нав, ҳавфи номутобиқатӣ дар сифати маҳсулот ё хидмат бо сабаби

истифодабарии таҷхизоти кухна, ки фарсадашавии моддӣ ва маънавиро дорад, сабабгор аст.

❖ ҳангоми истеҳсоли маҳсулот ё хизматрасонии нав бо истифода аз техника ва технологияҳои нав. Дар ин вазъият ҳавфи инноватсионӣ чунин таҳдидро дар бар мегирад: маҳсулот ё хидмати нав метавонад ҳаридор пайдо нақунад, мувофиқат накардани техника ва технологияҳои нав ба талаботи зарурии истеҳсоли маҳсулот ё хизмати нав, имконнозарији фурӯши таҷхизоти оғаридашуда, зеро дар сурати аз кор баромадан, он барои истеҳсоли дигар маҳсулот мувофиқ нест [3].

Таҳлил ва арзёбии ҳавфи инноватсионӣ марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад:

- таҳлили муҳити доҳилӣ ва беруние, ки ба ҳавф таъсир мерасонад;
- арзёбии молиявии ҳавф бо муайян кардани қобилияти молиявӣ ва асосноккунии иқтисодии сармоягузории маблағҳо;
- муқаррар намудани арзишҳои нақшавӣ ва стандартии сатҳи қобили қабули ҳавф;
- тафтиши нишондиҳандаҳои инфиродии ҳавфи интихобшуда;
- таҳияи нақшай ҷорабиниҳо оид ба таассур ба ҳолатҳои ҳавфнок.

Технологияи содакардашудаи идоракунии ҳавф пайдарпайии се марҳилаи ошкор, арзёбӣ ва таассурро дар бар мегирад. Фарз мекунем, ки дар ҷараёни татбиқи марҳилаи аввал роҳбарият мақсад ва вазифаҳои идоракунии ҳавфҳои корхонаро таҳия кардааст. Қадами навбатӣ муайян кардани таҳдидҳои асосии фаъолияти ҷорӣ ва ояндадор мебошад. Яке аз воситаҳои таъсирбахш ва аёнӣ барои чунин кор тартиб додани ҳаритаи ҳавф мебошад. Таассур ба ҳавф аз SWOT-таҳлили анъанавӣ ва тавсифи таҳдидҳо оғоз меёбад.

Баъдан омӯзиши ҳуҷҷатгузорӣ меояд: танзимкунанда, молиявӣ, идоракунӣ, маркетинг, экологӣ ва шартномавӣ. Сиёсати ҷории корхона, низомномаҳо, натиҷаҳои фаъолияти стратегиро баррасӣ мекунад. Дар рафти таҳқиқот маҷмуи таҳдидҳои беруниӣ ва доҳилӣ, ки метавонанд ба сатҳи ҳавфҳо таъсир расонанд, муайян карда мешаванд. Намунаи мушаҳҳаси муайян кардани ин намуди таҳдид таҳлили ҳавфи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар асоси SWOT-таҳлил мебошад (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. SWOT- таҳлили корхонаҳои саноати ҳӯроквории ватанӣ

Тарафҳои қавӣ	Тарафҳои заиф
Мавҷудияти инфрасоҳтори истеҳсолӣ ва муҳандисӣ, заминаҳои техникий ва технологӣ барои нав кардан ва боз ҳам рушд додани истеҳсолот	Ҳиссаи назарраси таҷхизоти фарсада ва кухнашуда
Талаботи доимӣ ба маҳсулот	Талабот ба сармояи қарзӣ ва дастгирии давлатии лоиҳа
Ҷойгиршавии мусоид дар минтақаи захираҳои ашёи хом	Вобастагии баланди самаранокии истеҳсолот аз сатҳи нарҳи ашёи хом, боҷҳои гумруқӣ ва хироҷ, ки аз тарафи мақомоти давлатӣ муқаррар гардидааст.
Нақшоҳо ва алокаҳои таъминоти моддию техникий, истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот	Вобастагии самаранокии фаъолияти иқтисодӣ аз мавсимии кор ва ҳосилнокӣ
Дараҷаи баланди қасбии кормандони муҳандисӣ-техникий	Харочоти нигоҳдории соҳаи иҷтимоӣ

Сифати баланди маҳсулоти фиристодашуда, имици мусбати корхона дар бозор	
Имкониятҳо	Таҳдидҳо
Дастгирии давлатӣ дар татбиқи лоиҳа	Маҳдудиятҳои директивии нархҳои беасос барои ашёи хом
Баланд бардоштани самаранокии истехсолот аз ҳисоби чорӣ намудани технология ва таҷхизоти нав	Қобилияти пардохтпазирии корхонаҳои саноатӣ - истеъмолкунандагони маҳсулот
Баланд бардоштани рақобатпазирии нархҳои маҳсулот	Кам шудани содирот бо сабаби пурзӯр шудани чораҳои тарифӣ ва гайритарифии танзими бозор дар кишварҳои ҳамсоя
Зиёд кардани иқтидорҳо ва ҳачми истехсолот, фурӯши маҳсулот	

Сарчашма: Таҳияи муаллиф.

Дар натиҷа, таҳдидҳои муайяншуда бояд дар ҷадвали ягона ҷамъбаст карда шаванд, ки ин низоми параметрҳои ҳавф мебошад. Дар ҷадвали 2 таҳлили дараҷаи таъсири ҳавфҳои молиявии корхонаҳо оварда шудааст.

Ҷадвали 2. - Таҳлили ҳавфҳое, ки ба корхонаҳои саноати ҳӯроквории ватаний таъсир мерасонанд

№	Параметрҳои арзёбии ҳавфи молиявӣ	Таҳлил (дараҷаи таъсир)
1.	Ҳавфи пастшавии устувории молиявӣ	Паст
2.	Ҳавфи пардохтнапазирий	Паст
3.	Ҳавфи сармоягузорӣ	Миёна
4.	Ҳавфи таваррум	Миёна
5.	Ҳавфи фоизӣ	Миёна
6.	Ҳавфи асьорӣ	Баланд
7.	Ҳавфи депозитӣ	Паст
8.	Ҳавфи қарзӣ	Миёна
9.	Ҳавфи андозӣ	Паст
10.	Ҳавфи инноватсионӣ	Миёна
11.	Ҳавфи криминогенӣ	Паст

Сарчашма: Таҳияи муаллиф.

Илова ба ҷадвали ҷамъбастӣ, инчунин, тавсия дода мешавад, ки нақшай ғурӯҳандии омилҳо бо муносибатҳои ошкорнамоии байни онҳо таҳия карда шавад. Шакли мушаххаси муайянкуни омилҳо ин муайянкуни онҳост. Таҳлили ҳавф муайян кардани ҳусусиятҳои муҳимтарини сифатӣ ва миқдориро дар бар мегирад, ки аз инҳо иборатанд:

- эҳтимолияти пайдоиш;
- андозаи зарари эҳтимолӣ, талафот, зарар;
- ҷойи ҳодиса;
- дараҷаи муносибатҳои байни омилҳо ва ғ.

Хавф бояд бо параметрҳои мукарраршуда муқоиса карда шавад. Ҳангоми арзёбии ҳаҷми зарар, талафот, зиён зарурати арзёбии сифатӣ ва миқдорӣ ба миён меояд. Харитасозӣ воситаи муҳимми ҷенкунии хавф мебошад. Дар марҳилаи кор бо омилҳои хавф онҳо бояд дар сатҳ тавсиф карда шаванд: имконпазир (эҳтимол) - ғайриимкон (акл), хавфнок - хавфнок нест ва то чӣ андоза хатарнок. Барои ҳар як корхона бояд мағҳуми хавф (фоидай аз даст додашуда (фоида); даромад) ва воҳидҳои ҷенкунии он (хавф дар доираи талафоти фоида то 30% хавфнок нест, дар доираи аз 30 то 60 фоиз) мукаррар карда шавад. Хавф қобили қабул аст ва зиёда аз 60% ғайри қобили қабул аст). Баъзе муаллифон ҷунин мешуморанд, ки омил метавонад хавфнок бошад, агар он ба пурра аз даст додани фоида оварда расонад (100%).

Диапазони эҳтимолият аз 0 то 1 ба се ё зиёда гурӯҳҳо тақсим мешавад, фарз мекунем: 1) аз 0 то 0,2 - эҳтимол нест; 2) аз 0,21 то 0,65 - эҳтимол; 3) зиёда аз 0,65 - эҳтимоли зиёд. Дар асоси таҳлил тавсияҳои зеринро пешниҳод кардан мумкин аст:

- ❖ дар сурати рӯҳ додани хавфҳои эҳтимолӣ (хавфнок) нақшай тадбирҳои аввалиндарача таҳия карда шавад;
- ❖ бо хавфҳои эҳтимолӣ таҳия намудани нақшай ҷорабинҳои солона зарур аст;
- ❖ бо хавфҳои эҳтимолӣ нақшай ҷорабинҳои назоратшавандаро таҳия кардан лозим аст, то бо мурури замон онҳо қобили қабул ва ҳатто хатарнок нашаванд. Таассур ба хавф бо таҳлили кам кардани талафот ва ҷуброни онҳо алоқаманд аст.

Роҳҳои кам кардани талафот усулҳои зерин дорад:

- ❖ пешгирии хавф (банақшагирии стратегӣ, пешгӯии муҳити беруна, мониторинги муҳити беруна ва дохилӣ, пешгирии зарар (талафот), кам кардани талафот, ҷустуҷӯи иттилоот, маркетинги фаъоли инноватсионӣ);
- ❖ канорагирий (пешгирий) аз хавф тавассути қарор дар бораи оғоз накардан ва идома надодан ба фаъолияти инноватсионӣ, ки дар натиҷаи он хавф ба вучуд меояд, рафъи манбаи хавф (рад кардани шарикони беъзтиמוד ва лоиҳаҳои инноватсионии беъзтиmod);
- ❖ маҳалликунонии хавф (таъсиси корхонаҳои инноватсионии венчурӣ, воҳидҳои маҳсус), қабул ё зиёд кардани хавф бо мақсади истифодаи имкониятҳои мусоид;
- ❖ тағйирёбии эҳтимолият ё имконияти натиҷаҳо;
- ❖ бошуурона нигоҳ доштани хавф.

Ҷуброни зарар бо ёрии фаъолиятҳои зерин имконпазир аст: ҳудсӯғуртакунӣ (эҷоди заҳираҳо), тақсими хавф бо дигар тараф ё тарафҳо (сӯғурта, тақсимоти масъулият дар байни иштирокчиёни раванди навоварӣ), ҷустуҷӯи миёнаравҳо ва ғ. [4].

Динамизми муҳити ноустуворе, ки корхонаҳо дар он фаъолият мекунанд, барои онҳо имкониятҳои зиёд фароҳам меорад, вале дар айни замон як қатор мушкилоти мураккаб ва гуногунро ба вучуд меорад, ки онҳоро бо равишҳои анъанавии инноватсия ҳал кардан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, барои фаъолият намудан дар муҳити бозор, муқовимат ба рақобат ташкилотҳо бояд тарзи идоракунии фаъолиятро дар шароити номуайянӣ омӯзанд ва имкониятҳои нави фаъолияти муваффакро ҷустуҷӯ кунанд. Идоракунии корхонаҳо дар шароити номуайянӣ бояд бо такмили доимии идоракунии хавфҳо тавассути мукаррар кардани ҳадафҳо барои фаъолияти ташкилот, андозагирий, бознигарӣ ва такмили минбаъдаи равандҳо, низомҳо, заҳираҳо, қобилиятаҳо ва малакаҳо анҷом дода шавад.

Бояд хулоса кард, ки корхона портфели устувори маҳсулот дорад ва пас аз ин стратегияҳо метавонанд тавсияҳои пешниҳодшударо амали созанд: фурӯши чакана, зиёд кардани ҳиссаи равандҳои автоматикунонидашуда ва дар байни рақибон ҷойи устувор доштан.

Пешниҳодҳо дар асоси SWOT-таҳлил ҳамчун асос барои таҳияи стратегияҳои маркетингӣ хизмат мекунанд. Ин ҷадвал имкон медиҳад, ки алтернативаҳои стратегии зерин таҳия карда шаванд:

- ❖ стратегияи воридшавии амиқ ба бозор вақте амалӣ карда мешавад, ки корхона бо маҳсулоти мавҷудаи аллакай ба таври кофӣ таҳияшуда, ки дар бозор ташаккул ёфтааст, кор мекунад. Ин стратегия маҳсусан дар бозори васеъ ё идомаёбанда самаранок аст. Инчунин, дар бозоре самаранок аст, ки ташаккул ёфтааст, vale бо хидматрасонӣ пурзӯр нашудааст ва ба афзоиши фурӯш тавассути таблиғи пуршиддат ва дигар шаклҳои фурӯш ва пешбуруди фурӯш ноил шудан мумкин аст. Кӯшишҳои зиёд кардани иқтидори бозор бо роҳи паст кардани нарҳ, ба шарте, ки омили чандирии нарҳи талабот ба амал омада бошад, истисно нест;
- ❖ стратегияи рушди бозор ҳангоми ошкор шудани сегментҳои нав ва мавҷудияти талаботи устувор ба маҳсулоти истеҳсолшаванда самара медиҳад;
- ❖ стратегияи рушди маҳсулот маҳсусан мувофиқ аст, агар барои ба кулӣ беҳтар шудани сифати маҳсулот ё эҷоди маҳсулоти комилан нав заминаҳои ҷиддӣ мавҷуд бошанд;
- ❖ стратегияи диверсификациатсия ё ворид шудан ба бозори нав бо маҳсулоти нав аз ҳолатҳои ҳавфнок ҷудоношаванда аст.

Ҳамин тариқ, барои рушди фаъолияти корхонаҳои саноатӣ пешниҳод карда мешавад, ки стратегияи воридшавии амиқ ба бозор, вақте ки корхона бо маҳсулоти мавҷудаи ба қадри кифоя инкишофёта, ки дар бозор ташаккул ёфтааст, амалӣ мешавад.

Адабиёт

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками И.А. Бланк. - М.: – НИКА-ЦЕНТР, 2005. – 600с.
2. Водопьянова Т.П., Трусова В.И. Инновационный риск предприятия: анализ и управление //Труды БГТУ. – 2018. - серия 5. - №1. - С.72-77. [электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-risk-predpriyatiya-analiz-i-upravlenie> (дата обращения: 12.09.2022).
3. Марамохина Е.В. Инновационный риск: понятие, этапы управления / Е.В. Марамохина // Молодой ученый. - 2013. - № 5. - С. 348-351.
4. Мирзоева Е.Ш. Идоракунӣ ва баҳодиҳии ҳавфҳои молиявӣ. Васоити таълимӣ барои зинаи магистратура. /Е.Ш. Мирзоева. – Душанбе: ДДМИТ, 2020. - 192с.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021, ш. Душанбе. [манбаи иттилоотӣ]. – URL: <http://www.president.tj/node/27417> (санаи истифода: 23.03.2022)

УДК: 331.556.

ВАЗЪИ МУОСИРИ МУҲОЦИРАТИ МЕҲНАТӢ, ХУСУСИЯТҲО ВА МАВҶЕИ ЗАНОН ДАР ИН ҶАРАЁН

Ғоибназаров Шӯҳрат Умарқулович - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсенит, директори муассисаи давлатии таълими «Коллеҷи муҳандисио омӯзгории ноҳияи Ҷаббор Расулов». Сурога: 735820, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳраки Меҳробот, кӯчаи Рӯдакӣ, 80. E-mail: baddall74@mail.ru. Тел.: (+992) 843-33-55.

Шерматов Ҷавлонбек Алиқулович - унвонҷӯи кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, маҳаллаи 17, хонаи 1. Email: sher-jav@inbox.ru. Тел.: +992 92 790 70 30.

Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пошихӯрдани ИДМ муаммоҳои зиёде ба миён омад, ки яке аз онҳо бозори меҳнат ба ҳисоб рафта, дар доираи он масъалаҳои шугли аҳолӣ, шугли расмии аҳолӣ, шугли гайрирасмии аҳолӣ, раванди муҳочирагати меҳнатии аҳолӣ, инчунин, муҳочирагати меҳнатии занон ба миён омада, аз тарафи олимон пайваста корҳои таҳқиқотӣ дар ин самтҳо гузаронида мешавад. Боиси қайд аст, ки аз

масъалаҳои қайдгардида ба муҳочирати меҳнатии занон таваҷҷуҳи кам зоҳир гардида, зарурати бурдани корҳои таҳиқотитиро дар ин самт талаб менамояд, зоро сол аз сол ҳиссаи онҳо дар муҳочирати меҳнатии аҳолии ҷумҳурий зиёд шуда истодааст. Аз ин рӯ, дар мақолаи мазкур ҳусусият ва мавқеи занҳо дар муҳочирати меҳнатӣ оварда шуда, дар асоси ақидаҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ ақидаҳои муаллифон ҷиҳати тақмилдиҳии раванди муҳочирати меҳнатии занон пешниҳод гардидааст.

Калидвоҷсаҳо: муҳочирати меҳнатӣ, гендер, муҳочирати меҳнатии занон, ҳусусият ва мавқеи занон дар раванди муҳочират, омилҳои эндогенӣ ва экзогенӣ, маҷмуи маҳсулоти доҳилий, ҳаҷми интиқоли маблаги муҳочирони баъзе давлатҳои Осиёи Марказӣ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

Гаиназаров Шухрат Умаркулович - доктор экономических наук, доцент, директор государственного учреждения образования «Инженерно-педагогический колледж Джаббор Расуловского района» Адрес: 735820, Республика Таджикистан, г. Мехробот, ул. Рудаки, дом 80. E-mail: baddall74@mail.ru. Тел.: (+ 992) 843-33-55.

Шерматов Джавлонбек Аликулович - соискатель кафедры экономической теории Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, 17 мкр-р., дом 1. Email: sher-jav@inbox.ru. Тел.: +992 92 790 70 30.

В экономике Республики Таджикистан после распада СНГ возникло множество проблем, одной из которых является рынок труда, а внутри него вопросы занятости населения, официальной занятости населения, неформальной занятости населения, процесс трудовой миграции населения, а также трудовой миграции женщин, и ученые постоянно проводят исследования в этих областях. Стоит отметить, что среди названных вопросов мало внимания уделяется трудовой миграции женщин, и необходимо проводить исследовательскую работу в этом направлении, т.к. их доля в трудовой миграции населения республики составляет увеличение с каждым годом. Поэтому в данной статье представлены особенность и роль женщин в трудовой миграции, основанные на мнениях зарубежных и отечественных ученых, представлены мнение авторов на улучшение миграционно-трудового процесса женщин.

Ключевые слова: трудовая миграция, гендер, женская трудовая миграция, особенность и роль женщин в миграционном процессе, эндогенные и экзогенные факторы, валовой внутренний продукт, объем денежных переводов мигрантов из некоторых стран Центральной Азии.

CURRENT STATE OF LABOR MIGRATION, FEATURES AND THE ROLE OF WOMEN IN THIS PROCESS

Gaibnazarov Shukhrat Umarkulovich - Doctor of Economics, Associate Professor, Director of the State Educational Institution "Engineering and Pedagogical College of Jabbor Rasulov District" Address: 735820, Republic of Tajikistan, Mehrobot city, Rudaki street, 80., E-mail: baddall74@mail.ru, (+ 992) 843-33-55.

Shermatov Javlonbek Alikulovich - Applicant of the Department of Economic Theory of the Tajik State University of Law, Business and Politics. Address: Republic of Tajikistan, Sughd region, Khujand; 17 microdistrict, house 1. Email: sher-jav@inbox.ru, Tel: +992 92 790 70 30.

In the economy of the Republic of Tajikistan after the collapse of the CIS, many problems arose, one of which is the labor market, and within it the issues of employment, official employment, informal employment of the population, the process of labor migration of the population, as well as labor migration of women, and scientists are constantly conducting

research in these areas. It should be noted that among the above issues, little attention is paid to the labor migration of women, and it is necessary to carry out research work in this direction, because their share in the labor migration of the population of the republic is increasing every year. Therefore, this article presents the peculiarity and role of women in labor migration, based on the opinions of foreign and domestic scientists, presents the opinion of the authors on improving the migration and labor process of women.

Key words: *labor migration, gender, women's labor migration, peculiarities and role of women in the migration process, endogenous and exogenous factors, gross domestic product, volume of remittances from migrants from some countries of Central Asia.*

Дар шароити мусир, ки бевосита муносабатҳои иқтисодии бозоргониро дар бар мегирад, муаммоҳои нобаробарии давлатҳоро аз ҷиҳати таъмин будан бо омилҳои истеҳсолот ба миён оварда истодааст. Яке аз чунин омилҳо муҳочирати меҳнатии аҳолӣ ба ҳисоб рафта, дар солҳои охир дар ин саҳми муҳочирати меҳнатии занон афзоиш ёфта истода, яке аз масъалаҳои муҳимми рӯз гардидааст.

Қайд кардан зарур аст, ки дар самти муҳочирати меҳнатии занон монография, мақола ва тезисҳо аз тарафи олимони ватаний кам ба назар расида, омӯзиши масъалаи мазкур дар сатҳи паст қарор дорад. Бо назардошти пайваста афзоиши ҳиссаи занон дар соҳтори муҳочирати меҳнатии аҳолӣ, зарурати таҳқиқи чунин масъалагузориро ба миён оварда, таваҷҷуҳи хоссаро дар ин самт талаб менамояд. Дар адабиёти ҳориҷӣ омӯзиши чунин масъалагузорӣ нисбатан васеътар ба роҳ монда шуда, муҳочирати меҳнатии занон ва ҳусусиятҳои онҳо дар корҳои олимони давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, аз ҷумла, аз тарафи Е. Тюрканова, П.В. Панкин, Н. Зотова, С. Олимова, И. Боск, А.А. Илимбекова, Д.В. Полетаев, Р.Х. Муртазоева, И.Ю. Петухова, Е.В. Батенева, С.Н. Ричихина, Г.И. Осадчая, Е.Е. Киселева, Е.Ю. Киреев, А.А. Черникова ва дигарон баррасӣ гардидааст.

Чунин масъалагузорӣ дар корҳои олимони ватаний ба монанди С.И. Исломов, Х.А. Абдуллоев, З.С. Исломова таҳти унвони «Бозори ғайрирасмии занон ба мисли “мардикорӣ” диде баромада шудааст.

Дар корҳои таҳқиқотии худ олими рус Елена Тюрканова чунин қайд менамояд: «Ҳусусиятҳои муҳочирати меҳнатии занон, пеш аз ҳама, бо мавҷудияти баҳшҳои хоси шуғли муҳочирати занон алоқаманд мебошад», аз ҷумла:

- соҳаи хизматрасониҳои ҷамъиятӣ (кормандони меҳмонхонаҳо, клиникаҳо, тарабхонаҳо, фурӯшандахо ва ғайра);
- хизмати майшӣ (дояҳо, хизматчии хона ва ғайра);
- соҳаи фароғатӣ (ракқосон дар тарабхонаҳо, иштирокчиёни шоу барномаҳо ва др.);
- ширкатҳои тандурустӣ;
- хизмати алоқаи ҷинсӣ.

Дар таҳқиқоти худ Е. Тюрканова якчанд ҳусусиятҳои соҳаи шуғли муҳочирати занонро дар давлатҳои қабулкунанда таъкид менамояд: аз ҷумла, ҷандирии бештари меҳнати занон нисбат ба мардон. Қайд менамояд, ки на ҳама вақт дар шартномаҳои меҳнатӣ оғоз ва ба итмом расидани уҳдадориҳои муҳочирони занон ишора карда мешавад. Барои мардон бошад, шароити корӣ, умуман, гуфтушунид карда мешавад ва ба таври қатъӣ риоя карда мешавад [9]. Олими рус Д.В. Полетаев дар кори худ ҳусусияти муҳочирати занонро чунин тавсиф медиҳад: «Муҳочирати меҳнатии занон, ки ба Русия аз Тоҷикистон ва Қирғизистон меоянд, ҳарактери дифференсионалӣ дорад, зеро аз ҷиҳати табиат омилҳои таъсиррасонанда ва соҳтори муҳочирати занон, ки аз омилҳои таъриҳӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ вобаста аст, дар ин кишварҳо гуногун буда, фарқунанда мебошанд» [6, с.69].

Е.В. Батенева ҳусусиятҳои муҳочирати меҳнатии занонро чунин шарҳ медиҳад: «Афзоиши муҳочирони меҳнатии занон аз мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ба анъанаҳои

гендерии стереотипии аҳолии ин давлатҳо таъсири бевосита мерасонад. Тӯли асрҳо қоидаҳои рафтори занҳо дар чомеа риоя карда мешавад, ки зери таъсири ҷараёнҳои муҳоциратӣ тағиیر ёфта истодааст. Вазъи вазнини ҳолати моддии оилаҳо ҳамчун омили берунӣ ба муносибатҳои дохилии аҳолии Осиёи Марказӣ таъсир расонида, ўро водор месозад, ки вобаста ба рафтори зан ба таври дигар муносибат намояд. Инъикоси ин ҷараён, ба фикри мо, ба тағиирёбии арзишҳои анъанавӣ ва фарҳангӣ таъсир мерасонад» [1, с.94].

Инчунин, дар яке аз корҳои таҳқиқотии худ И.Ю. Петухова бештар ба хусусиятҳои алоқаи ҷинсии муҳоцирати меҳнатии занон таваҷҷуҳ намуда, аз ин ҷиҳат ҷунин тавсиф медиҳад: «Дар маҷмуъ муҳоцирати занон маркази афзоиши ҳавф ва поймолқуни оммавии ҳуқуқи инсон мебошад. Ҳусусан, ин шуғли ҳатарнок ва бо наздик номшаванда даҳл дорад, ки дар навбати худ, якум, шуғли мустақими алоқаи ҷинсӣ, дуюм, шуғли ба истилоҳи ба алоқаи ҷинсӣ монанд, аз ҷумла: намоишҳои ракс, стриптиз, консумм, хизмати муҳоият, бизнеси моделӣ ва ғайра алоқаманд мебошад» [7, с.205].

Дар кори таҳқиқотии худ С.Н. Ричихина масъалаҳои тамоюлҳои муосири муҳоцирати меҳнатии байналмилалии занонро мавриди омӯзиш қарор дода, ҳосият ва хусусиятҳои занонро дар ҷараёни муҳоцирати меҳнатӣ ҷунин шарҳ медиҳад: «Ҳусусиятҳои ҳоси муҳоцирати меҳнатии занон дар шароитии муосир аз инҳо иборат мебошанд: - таваҷҷуҳ ба кор дар қишварҳои дигар; - ҷустуҷӯи мустақилонаи кор дар бозорҳои меҳнатии ҳориҷӣ; - интихоби бошурунаи ширкатҳои ҳориҷӣ ҷиҳати амалий намудани иқтидори меҳнатии худ; - ҳавасмандиҳои иқтисодии шуғл аз рӯйи ихтисосмандӣ» [8, с.47].

Дар яке аз корҳои илмии худ А.А. Илимбетова масъалаи омилҳо ва оқибатҳои иқтисодии муҳоцирати меҳнатии занонро дар Русия таҳлил намуда, дар он хусусияти муҳоцирати занонро ҷунин тавсиф менамояд: «Шуғли ғайрирасмии муҳоцирони занон дар пойдор гардонидани амалияи ҳуқуқвайронкуниро дар бозори меҳнат ва ба осебпазирии иҷтимоию иқтисодии онҳо мусоидат менамояд. Аз ин рӯ, зиёдшавии аҳаммияти вориди муҳоцирони занон дар иқтисодиёти Русия зарурати ба назар гирифтани омилҳои гендериро дар қонунгузории муҳоцирати аҳолӣ, инчунин, аз ҷиҳати талабот ба занҳои муҳоҷир дар сиёсати иҷтимоии Русия фаъол мегардонад» [4].

Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки дар 10-солаи охир ҳаҷми муҳоцирони меҳнатӣ пайваста зиёд гардида, маблағи интиқолнамудаи онҳо дар рушди иқтисодиёти миллии ҳар як давлати алоҳида нақши муҳимро ишғол намуда истодааст. Новобаста аз ташкил карда шудани ҷойҳои нави корӣ ва дигар дастгириҳои иҷтимоӣ, бинобар сабаби фарқияти зиёд дар музди кор ва шароити мусоиди корӣ ҷараёни муҳоцирати меҳнатии аҳолӣ мунтазам рушд карда истодааст. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни муҳоцирати меҳнатии аҳолӣ, ҳусусан муҳоцирати мардон дар солҳои истиқлоли ҷумҳурӣ тамоюли зиёд пайдо намуда, солҳои охир дар ин ҷараён ҳиссаи муҳоцирати меҳнатии занон зиёд шуда истода, хусусиятҳои фарқунандаи худро пайдо намудааст.

Таҳлилҳои дар самти муҳоцирати меҳнатии аҳолӣ ва бозори меҳнат гузаронидашуда нишон медиҳад, ки ҳаҷми зиёди муҳоцирони меҳнатии аҳолии давлатҳои ИДМ, ҳусусан Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Озарбойҷон ва ғайра ба Федератсияи Русия мераванд. Вобаста ба ин, аз ҷиҳати урғу одат, забон ва дигар хусусиятҳо аз ҳамдигар фарқунанда мебошанд. Аз ин нуқтаи назар, дар таҳқиқоти мазкур хусусиятҳои муҳоцирати меҳнатии занон мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шуданд.

Дар шароити шиддатёбии муносибатҳои байналмилалӣ ҳар як давлати алоҳида, ҳусусан давлатҳое, ки аз як тараф, дар онҳо афзоиши зиёди захираҳои меҳнатӣ, аз тарафи дигар бошад, дар давраи гузариш қарор доштани иқтисодиёт, ё ин ки

иқтисодиётшон дар ҳолати сусти тараққиёт қарор доранд, таҳқиқот дар самти муҳочирати аҳолӣ ва ҷиҳати гендерии онҳо аҳаммияти хосса дорад.

Пас аз пош хӯрдани ИДМ ва соҳибистиқлол гардидан Чумхурии Тоҷикистон дар иқтисодиёти мамлакат муаммоҳои бозори меҳнат ва дар доираи ин масъалаҳои шуғли расмӣ, шуғли ғайрирасмӣ, муҳочирати меҳнатии аҳолӣ, инчунин, муҳочирати меҳнатии занон ташаккул ёфта, аз тарафи олимони ватанӣ пайваста корҳои илмӣ дар ин самтҳо гузаронида шуда истодаанд. Аммо, ба масъалаҳои гендерии муҳочирати меҳнатӣ, маҳсусан муҳочирати занон таваҷҷӯҳи кам зоҳир гардида, қисман дар корҳои таҳқиқотчиёни ватанӣ оварда шудааст. Аз ин лиҳоз, мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додани асосҳои назариявӣ ва методологии муҳочирати меҳнатии занон, инчунин, хусусияти онҳо дар раванди муҳочирати меҳнатии байналмилалӣ зарур мебошад.

Яке аз олимони ватанӣ, профессор С.И. Исломов масъалаи бозори ғайрирасмии меҳнати занон мисли “мардикорӣ”-ро мавриди таҳлил қарор дода, дар он қисман хусусиятҳои меҳнати занонро тавсиф дода, чунин қайд менамоянд: «меҳнати мардон ва меҳнати занон як шакли фаъолияти инсон аст ва дар ин бобат якхелаанд, дар байнин онҳо ягон тафовут нест. Меҳнати марду зан ин сарфи қобилиятҳои ҷисмонӣ ва маънавии онҳо дар раванди фаъолияти ба мақсад мувофиқ будани онҳо дар шакли мушаххас мебошад» [5, с.87]. Вобаста ба ин, қайд менамояд, ки хусусиятҳои меҳнати занон дар Тоҷикистон ташаккул меёбанд, ки баъзе аз онҳо инҳоянд:

- аз сабаби аграрӣ будани иқтисодиёт, ҳиссаи занон дар соҳаи кишоварзӣ зиёд аст. Дар ин мавзеъ, занон асосан ба кори дастӣ машғуланд, ки омӯзиши маҳсусро талаб намекунад. Ин шакли шуғл дар тӯли асрҳо инкишоф ёфта, ба анъана даромадааст;

- дарачаи пасти маълумот ва тайёрии ихтисосии қисми зиёди занон ба онҳо имкон намедиҳад, ки зинаҳои касбу ҳунари худро баланд бардошта, ба навъҳои мураккабтари меҳнати механикӯнонидашуда машғул шаванд;

- паҳн шудани шуғли ғайрирасмии занон дар шаклҳои гуногун дар хоҷагиҳои колхозӣ ва совхозӣ, ки кор дар шакли ғайрирасмӣ ба ҷо оварда мешавад;

- рушди шуғли расмии занон тавассути ҳадамоти шуғли аҳолӣ;

- рушди шуғли ғайрирасмӣ дар шакли меҳнати ғайрирасмӣ тавассути бозори ғайрирасмии меҳнати занон, аз қабили «мардикорство», инчунин дар шакли хизматрасониҳои меҳнатии хусусӣ;

- бо кор таъмин намудани занон дар шакли савдои хатсайрӣ ва тадриҷан аз худ кардани малакаҳои соҳибкорӣ;

- шуғли занон тавассути муҳочирати кории хориҷӣ, ки ин ҳам дар ҳаёти занони Тоҷикистон падидай нав аст;

- кори занон ба танғурӯшӣ, муомилоти ғайриқонуни маводи муҳаддир ва дигар фаъолиятҳое, ки қонун манъ кардааст;


- шуғл дар савдои кӯчагӣ ва дигар шаклҳои меҳнат ва хизматрасонӣ [5, с.86].

Қайд кардан зарур аст, ки ақидаи профессор С.И. Исломов бештар хусусияти умумӣ дошта, меҳнати занон мутобиқи шароити иқтисодиёти миллӣ пешниҳод гардида, қисман истилоҳи муҳочирати меҳнатии занон истифода гардидааст. Имрӯз бошад, дар шароити рушди муносибатҳои байналмилалии муҳочирати меҳнатӣ хусусиятҳои занон зиёд мебошад.

Таҳқиқоти гузаронидаи олимон дар самти муҳочирати меҳнатии занон ва хусусиятҳои онҳо аз он нишон медиҳад, ки ҷараёни мазкур дар мамлакатҳои ИДМ падидай нав ба ҳисоб рафта, дар солҳои ҳиссаи онҳо дар раванди муҳочирати меҳнатӣ зиёд шуда истодааст. Вобаста ба ин, қайд кардан лозим аст, ки таъмини ҷиҳати ҳуқуқии занҳои муҳочир тавассути шартномаҳои байнидавлатӣ, бо назардошти ҷойгир намудани онҳо дар бозори якумидараҷа ва корҳои хизматрасонӣ (бозори расмӣ) мувофиқи мақсад мебошад.

Дар шароити мусир, дар чахон шумораи муҳочирати меҳнатӣ пайваста зиёд гардида, дар соли 2020-ум 281 млн нафарро ташкил намудааст. Мувофиқи маълумотҳои СММ, дар соли 2020-ум оид ба муҳочирати меҳнатӣ ҷойи аввалро ИМА ташкил намуда, муҳочират дар ин давлат 51 млн нафар ба нақша гирифта шудааст. Дар ҷойи дуюм аз рӯйи шумораи муҳочирон давлати Германия буда, ба 16 млн, дар ҷойи сеом Арабистони Саудӣ бо нишондоди 13 млн нафар, дар ҷойи чорум Федератсияи Русия 12 млн нафар ва дар ҷойи панҷум Британияи Кабир буда, дар ин давлат шумораи муҳочирон 9 млн нафарро ташкил намудааст [2]. Муҳочирон тавассути маблағҳои интиқолнамудаи худ метавонанд ба рушди иқтисодӣ ва иқтидори инсонии ҳар як давлати алоҳида таъсири мусбии худро расонанд.

Диаграммаи 1. - Ҳаҷми интиқоли маблағи муҳочирони меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ММД дар солҳои 2008-2020 (млн долл.)



Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои Бонки ҷаҳонӣ барои солҳои 2008-2020. [Захираи электронӣ] / - Migrant remittance inflows (US\$ million). Source: World Bank staff calculation based on data from IMF Balance of Payments Statistics database and data releases from central banks, national statistical agencies, and World Bank country desks. See Migration and Development Brief 28, Appendix A for details. Date: May 2021., World Development Indicators. GDP (current US\$).


Рақамҳои дар диаграммаи 1 овардашуда нишон медиҳад, ки ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ҳарсола тағиیر ёфта, дар соли 2020-ум ҳаҷми он ба 2187 млн долл. ИМА-ро ташкил намудааст. Дар давраи таҳқиқотӣ, аз ҳама ҳаҷми зиёди интиқоли маблағҳои муҳочирон дар соли 2013-ум ба ҳисоб рафта, ҳаҷми он 3698 млн долл. ИМА-ро ташкил намуда, нисбат ба соли 2020-ум 1,7 маротиба зиёд мебошад [10]. Боиси қайд аст, ки сабаби асосии кам шудани ҳаҷми интиқоли маблағи муҳочирон аз ҳисоби таъсири бевоситаи паҳншавии қасалии сироятии COVID-19 мебошад. Дар давраи таҳқиқотӣ ҳаҷми аз ҳама қами вориди маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ дар соли 2009-ум мушоҳида мегардад, ки ба 1566 млн долл. ИМА баробар гардидааст. Сабаби асосии камшавии интиқоли маблағ ин ба вучуд омадани бухрони молиявии ҷаҳонӣ мебошад. Новобаста аз ба вучуд омадани омилҳои экзогению эндогенӣ, таъсири муҳочирони меҳнатӣ ба иқтисодиёти миллӣ зиёд мебошад. Дар корҳои таҳқиқотии худ олими ватанӣ Ғ.У. Ғоибназаров таъсири мусбӣ ва манфии маблағи интиқолшаванди муҳочирони меҳнатиро ба иқтисодиёти миллӣ чунин тавсиф менамояд: «*Таъсири*

мусбии маблаги муҳоҷирони меҳнатӣ: зиёдшавии даромади аҳолӣ ва пастшавии сатҳи камбизоатӣ, афзоиши ММД, зиёдшавии истеъмолоти дохилӣ, рушди истеҳсолоти ватанӣ аз ҳисоби зиёдшавии талабот, манбаи устувори даромади асъори хориҷӣ дар ҷумҳурӣ, зиёдшавии маблағгузорӣ дар дохили мамлакат, рушди соҳаи тиҷорат ва хизматрасонӣ. **Таъсири манғии маблаги муҳоҷирони меҳнатӣ:** афзоиши ҳаҷми воридоти мамлакат, зиёдшавии сатҳи нобаробарии тавозуни пардоҳт, долларизатсияи иқтисод, зиёдшавии ҳаҷми асъори хориҷӣ дар дохили мамлакат, вобастагии мамлакат аз иқтисодиёти беруна ва афзоиши сатҳи таъсирнокии ҳавфҳои беруна, бекурбашавии асъори миллӣ, болоравии сатҳи нарҳ дар бозори дохилӣ аз ҳисоби афзоиши ҳароҷоти вориди молҳо» [3, с.118].

Ҳангоми таҳлил муайян гардид, ки вобаста ба ҳусусияҳо, аз ҷумла: донистани забон, дорои ихтисосмандии баланди аҳолӣ ва дигар омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар давлатҳои ИДМ муҳоҷирати меҳнатии мардон, занон, инчунин, ҳаҷми интиқоли маблағҳои онҳо аз ҳамдигар фаркунанда мебошад.

Боиси қайд аст, ки дар шароити муосир, ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар ММД-и ҳар як кишвари алоҳида мавқеи хосса дорад. Маблаги муҳоҷирон, пеш аз ҳама, тавассути истеъмолот ба суръати афзоиши ММД таъсири назаррас расонида, ҳусусиятҳои ҳудро дар дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ низ таҷассум менамояд.

Диаграммаи 2. - Интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар баъзе мамлакатҳои ИДМ дар соли 2011-2020



Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумотҳои Бонки ҷаҳонӣ барои солҳои 2011-2020. [Захираи электронӣ] / - Migrant remittance inflows (US\$ million).

Рақамҳои дар диаграммаи 2 овардашуда нишон медиҳад, ки дар давраи таҳқиқотӣ дар байни давлатҳои овардашуда ҷиҳати вориди маблаги муҳоҷирон мувофиқи маълумотҳои Бонки ҷаҳонӣ ба иқтисодиёти миллии ҳар як давлати алоҳида дар соли 2020-ум ҷойи яқумро Ҷумҳурии Ӯзбекистон ишғол намуда, ҳаҷми он 6989 млн долларро ташкил намудааст [11]. Дар ҷойи дуюм Қирғизистон дар ҳаҷми 2200 млн долл., дар ҷойи сеюм бошад, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой гирифта, ҳаҷми маблаги интиқолгардида ба 2178 млн долл. баробар гардидааст.

Чӣ хеле ки рақамҳои диаграммаи 2 нишон медиҳад, дар давлатҳои овардашуда фарқияти зиёде ба назар мерасад. Дар ин ҷо, Ҷумҳурии Узбекистон бартарии зиёд дошта, хусусияти фарқунандаи он аз зиёд будани шумораи муҳочиронаш мебошад. Қобили қайд аст, ки дар ин раванд ҳиссаи занҳо низ мавҷуд мебошад. Аммо, як ҷизро бояд таъкид намуд, ки ҳамчун анъана дар давлатҳои Осиёи Марказӣ дар оилаҳо масъулият ҷиҳати таъмини масъалаҳои молиявӣ ба уҳдаи шавҳар гузашта шуда, занон бошанд, дар иҷрои корҳои хона бештар машғул ҳастанд.

Дар асоси таҳлилҳои назариявӣ ва амалии гузаронидашуда, муҳочирати меҳнатии занон, ки яке аз муаммоҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, хусусиятҳои худро доранд. Вобаста ба ин, сабабҳои асосии ба муҳочирати меҳнатӣ рӯ овардани занонро ҷунин муаррифӣ кардан мумкин аст:

- яке аз сабабҳои асосии ба муҳочирати меҳнатӣ – ин дар сатҳи паст қарор додани ҷойҳои корӣ барои занон, хусусан дар соҳаи саноати сабуки ҷумҳурӣ;
- фарқияти калон дар музди кор ва шароити мусоиди корӣ;
- зиёд шудани ҳолатҳои ҷудошавии занҳо, ки зарурати таъминоти моддии фарзандон ба уҳдаи занҳо мегузарад ва ҷунин ҳолат ба муҳочирати меҳнатии занон мусоидат менамояд;
- бо аъзои оила қарор доштани занон дар муҳочирати меҳнатӣ, хусусан бо шавҳарашон.

Сабабҳои дар боло овардашуда, метавонанд дар муҳочирати меҳнатии занон ҳамчун омилҳои эндогенӣ баромад намоянд.

Вобаста ба ин, якчанд омилҳои экогениро низ дар ташаккули муҳочирати меҳнатии занон қайд кардан мумкин аст, аз ҷумла:

- талаботи зиёд дар бахши бозори ғайрирасмии меҳнат, ки бевосита шумораи зиёди муҳочирони беихтисосро талаб менамояд;
- зиёд будани корҳои нисбатан сабук барои занҳо ба монанди ресторанҳо, меҳмонхонаҳо, нуқтаҳои савдо ва ғайра;
- озодӣ дар интиҳоби фаъолият ва ҷойҳои нави корӣ;
- имконияти зиёд оид ба ҳариду фурӯши занҳо бо мақсади истифодабарӣ барои алоқаи ҷинсӣ.

Аз ин рӯ, қайд кардан лозим аст, ки ҷараёни муҳочирати меҳнатии занон пурра хусусияти оммавӣ пайдо карда, аҳолӣ мустақиман метавонад дар ҷунин раванд иштирок намояд. Бинобар сабаби манбаи асосии маблағузорӣ гардидаи интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ин раванд, ки бевосита ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири мусбӣ расонида истодааст, пурра ба танзим даровардани ҷунин ҷараёнро аз тарафи давлат тавассути бастани шартномаҳои байнидавлатӣ ва таъмини самаранокии истифодабарии кувваи кории муҳочирон, хусусан муҳочирони занро талаб менамояд.

Бинобар ин, бо назардошти тағйироти муосир дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва сол аз сол афзун гардидаи шумораи занҳои муҳочир зарурати фаъолгардонии муносибатҳои байнидавлатиро оид ба муҳочирати меҳнатии аҳолӣ талаб менамояд. Дар доираи ҷунин барнома ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба инобат гирифтани омили гендерии муҳочирати меҳнатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувоғиқ мебошад.

Адабиёт

1. Батенева, Е.В. Женская миграция из стран Центральной Азии: проблемы и особенности. / Е.В. Батенева // Вестник МГУКИ. - 2013. - №1 (51) январь-февраль. - С. 90-94.

2. В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов.
<https://www.rbc.ru/society. Дата обращения. 05.10.2022>.

3. Фоибазаров, Ф.У. Таъсири муҳочирати берунаи меҳнатӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ф.У. Фоибазаров // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. - 2019. - №1 - С. 116-122.
 4. Илимбекова, А.А. Факторы и экономические последствия женской трудовой миграции в Россию / А.А. Илимбекова // ВЕСТНИК Моск. ун-та. СЕР. 6. ЭКОНОМИКА. - 2013. - № 4. – С. 45-50.
 5. Исломов, С.И. Неформальный рынок женского труда типа «мардикорство» (экономико-демографический аспект) / И.С. Исломов, Х.А. Абдуллаев, З.С. Исломова. - Душанбе: Ирфон, 2010. – 88 с.
 6. Полетаев, Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в Россию / В.Д. Полетаев // Народонаселение. Т.21. – 2018. - №4. - С. 68-76.
 7. Петухова, И.Ю. Специфика женской трудовой миграции в России / Ю.И. Петухова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2007. Том 5 - №4. Часть 2. - С. 204-207.
 8. Рычихина, С.Н. Современные тенденции женской международной трудовой миграции / Н.С. Рычихина // Женщина в Российском обществе. - 2020. - №1. - С. 45-54.
 9. Тюранова, Е. Женская трудовая миграция из России: сферы риска / Е. Тюрюканова. <http://www.gender.ru/>.
 10. Migrant remittance inflows (US\$ million). Source: World Bank staff calculation based on data from IMF Balance of Payments Statistics database and data releases from central banks, national statistical agencies, and World Bank country desks.
 11. See Migration and Development Brief 28, Appendix A for details. Date: May 2021., World Development Indicators. GDP (current US\$).
-

УДК: 338.339.9(470+571)

ЧАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ МАФҲУМИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЧӢ

Сафаров Баҳром Гулматовиҷ – н.и.и., дотсент, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел.: 985000515. E-mail: bahrom_1975@list.ru

Ҳамроев Мирсаид Исмоиловиҷ - унвонҷӯи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: +992-901-24-77-87. E-mail: mirsaidhamroev7@mail.ru

Мақолаи мазкур ба баррасии моҳият ва мазмуни мафҳуми сармоя ва сармояи хориҷӣ баҳшида шуда, дар он мафҳуми сармоя ва сармоягузорӣ, шакл ва намудҳои ҳаракати байналхалқии сармоя таҳлил гардидааст. Асосҳои назариявию методологии “сармоя” ва “сармоягузорӣ”, мазмуну фаҳмиши мафҳуми “сармоягузории хориҷӣ”, нуқтаҳои назари олимон оид ба сармоягузорӣ, ҳаракати байналхалқии сармоя, гурӯҳбандии сармояи хориҷӣ вобаста ба аломату ҳусусиятҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки унсури бунёдии фаъолияти сармоягузорӣ ба ҳисоб мераванд. Инчунин, таҳлили нуқтаи назари мактабҳо ва олимони гуногуни илми сиёсию иқтисодӣ нисбати раванди омӯзии механизми ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ баррасӣ гардидааст.

Гуфта мешавад, ки фаъолияти сармоягузорӣ яке аз омиљои пешбарандару рушди иқтисодии кишивар ба ҳисоб меравад. Ҷалби сармоя ба иқтисодиёти тамоми мамлакатҳо авлавият дорад, зоро он ба рушди иқтисодӣ тақони ҷиддӣ мебахшад.

Калидвоҷаҳо: сармоя, сармоягузор, сармоягузорӣ, тиҷорати миёнгоҳӣ, сармоягузориҳои хориҷӣ, маблаггузорӣ, фондҳои асосӣ, даромад, фоида, самараи иқтисодӣ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Сафаров Бахром Гулматович - к.э.н., доцент проректор по науке Таджикского государственного финансово – экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Тел.: 985000515. E-mail: bahrom_1975@list.ru

Хамроев Мирсаид Исмоилович - соискатель кафедры мировой экономики и международной торговли Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: +992-901-24-77-87. E-mail: mirsaidhamroev7@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению сущности и содержания понятия капитала и иностранные инвестиции. Автором даны определение капитала и инвестиций, анализированы формы и виды международного движения капитала. Теоретико-методологические основы «капитал» и «инвестиции», содержание понимания понятия «иностранные инвестиции», точки зрения ученых на инвестиции, международное движение капитала, рассмотрено группирование иностранного капитала по различным признакам, что является основополагающим элементом инвестиционной деятельности. Также рассмотрен анализ точки зрения школ и различных политологов и экономистов относительно процесса изучения механизма привлечения иностранного капитала в национальную экономику.

Говорится, что инвестиционная деятельность является одним из движущих факторов экономического развития страны. Привлечение капитала в экономику всех стран является приоритетом, потому что они дают серьезный импульс развитию экономики.

Ключевые слова: капитал, инвестор, инвестиции, посреднический бизнес, иностранные инвестиции, финансирование, основные средства, доход, прибыль, экономический эффект.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF FOREIGN INVESTMENT

Safarov Bahrom Gulmatovich - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Vice-Rector for Science of the Tajik State Financial and Economic University. Tel: 985000515, bahrom_1975@list.ru

Hamroev Mirsaid Ismoilovich- applicant of the Department of World Economy and International Trade Tajik State University of Finance and Economics. Adress: 734067, Republic of Tajikistan Dushanbe city, Nakhimov street, 64/14, Phone:+992- 901-24-77-87, mail: mirsaidhamroev7@mail.ru

This article is devoted to the review of the essence and content of the concept of capital and foreign investment. The definition of capital and investments is given, the forms and types of international capital movement are presented. Theoretical and methodological foundations of "capital" and "investment", the content of understanding the concept of "foreign investment", the point of view of scientists on investment, the international movement of capital, the grouping of foreign capital according to various criteria, which is a fundamental element investment activity. An analysis of the point of view of schools and various political scientists and economists regarding the process of studying the mechanism for attracting foreign capital to the national economy is also considered. As you know, investment activity is one of the driving factors of the country's economic development. Attracting capital to the economy of all countries is a priority, because they give a serious impetus to the development of the economy.

Keywords: capital, investor, investment, industry, industrialization, foreign investments, foreign direct investment, investment climate, world economy, infrastructure.

Рушди иқтисодӣ муҳимтарин нишондиҳандай самаранокии соҳаи иқтисодӣ миллий мебошад, ки бо он на танҳо афзоиши пурраи истеҳсолот, балки қобилияти иқтисодии кишварро барои қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзуни аҳолӣ, инчунин баланд бардоштани сифати зиндагии мардум арзёбӣ кардан мумкин аст. Дар баробари озодии иқтисодиёт ва самара баҳашӣ он ба ҳадафҳои асосии рушди кишвар шомил намудани рушди иқтисодӣ низ ҳадафи олий маҳсуб мешавад, зоро тавассути рушди иқтисодиёт ба тамоми ҳадафҳои олий расидан мумкин аст.

Фаъолияти сармоягузорӣ яке аз омилҳои пешбарандай рушди иқтисодии кишвар ба ҳисоб рафта, ҷалби сармоя ба иқтисодиёт авлавият дорад, зоро он ба рушди иқтисодӣ, воридоти технологияи мусоир ва такмили ихтисоси кормандон мусоидат мекунад. Сармоягузорӣ дар пешрафти ҳаёти иқтисодии ҳар як давлат нақши муҳимро бозида, ҳамчун неруи пешбарандар дар рушди иқтисодиёти давлат эътироф гардидааст, зоро ҷалби сармояи хориҷӣ ба ҳалли ягон проблемаи иқтисодию иҷтимоӣ, инчунин, таъмини амнияти давлатӣ мусоидат менамояд. Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки фаъолияти сармоягузорӣ ҳамеша барои ноил шудан ба самараи иқтисодӣ ва чун қоида, барои ноил шудан ба натиҷаи мусбӣ пешбинӣ шуда, ба ҳама гуна соҳаи фаъолияти инсон равона карда шудааст.

Сармоягузориҳо муҳимтарин омили ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ дар шароити номуайяни рушди ҷаҳонӣ мебошанд. Омӯзиши проблемаҳои фаъолияти сармоягузорӣ ҳамеша дар маркази диққати илми иқтисод буд ва ҳоҳад монд. Мушкилоти ҷалби сармоя дар аксари кишварҳои ҷаҳон ба ҷашм мерасад. Сармояи хориҷӣ дар иқтисод як унсури зарурӣ барои бозсозӣ намудан, баромадан аз бухрон, мусоидат намудан ба рушди соҳаҳои алоҳидай иқтисодиёт ва ба даст овардани рақобатпазирии бештар дар ҳоҷагии ҷаҳонӣ мавриди истифода қарор мегирад.

Унсури бунёдии фаъолияти сармоягузорӣ мағҳуми «sarmonayzor» (аз калимаи лотинии «investre» - ғункунӣ) мебошад, ки ба маънои васеъ, ҳамчун сармоягузорӣ ба оянда маънидод карда мешавад.

Дар айни замон, таърифҳои зиёди мағҳуми «sarmonayzor» вучуд доранд, аммо ғояи ниҳоии моҳияти консепсия ҳанӯз ташаккул наёфтааст.

Мағҳуми «sarmonayzor», ба монанди дигар категорияҳои иқтисодӣ, инкишофи таърихии ҳудро дорад, ки дар натиҷаи он фахмишҳои аввалини ҳудро гирифтааст.

Моро зарурат ба миён меояд, ки ақидаҳои олимони мактабҳои иқтисодӣ, ки мағҳуми «sarmonayzor»-ро дар тадқиқоти ҳуд ошкор кардаанд, баррасӣ намоем. Яке аз фахмишҳои аввалинро оид ба мағҳуми «sarmonayzor» дар осори меркантилистан дарёфт намудан мумкин аст. Мағҳумҳои асосие, ки таълимоти меркантилизм ба он асос ёфтааст, «сарават» ва «sarmonayzor» буданд. Меркантилистан воридоти сармояи хориҷиро ба иқтисодиёти миллий ғайри қобили қабул медонистанд ё ҳуд ҷилавгирӣ мекарданд.

Тарафдорони мактаби иқтисодии сиёсии классикӣ доир ба сармоя ва сармоягузорӣ ақидаи баръакс баён менамуданд. Онҳо принципҳои меркантилистанро саҳт интиқод намуда, принсипи рақобати озод ва савдои озодро чи дар ҳоҷагии миллий ва чи бо дигар давлатҳо ҷонибдорӣ мекарданд. К. Маркс яке аз ҷаҳони дурахшони марҳилаи хотимавии иқтисоди сиёсии классикӣ дар нимаи дуюми асри 19 ба ҳисоб меравад. К. Маркс сармоягузориро бо мағҳуми «пасандоз» муайян намуда, онҳоро пеш аз ҳама, бо гирифтани фоида алоқаманд соҳт.

Ҷ. Кейнс дар ташаккули истилоҳи «sarmonayzor» саҳми назаррас гузаштааст. Ба ақидаи ў, сармоягузорӣ қисми даромади давраи муайян маҳсуб мешавад, ки барои истеъмол истифода нагардидааст, афзоиши ҳозираи арзиши моликияти асосӣ дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолии давраи мазкур мебошад [3].

Дар адабиёти иқтисодии даврони шуравӣ мағҳуми «инвеститсия» аслан бо мағҳуми «маблағгузорӣ» муайян карда шудааст. Зери мағҳуми маблағгузорӣ

“маблағузории асосӣ ба такрористехсолкуни фондҳои асосӣ, зиёд кардан ва такмил додани онҳо” фаҳмида мешуд. Дар хусуси сармоягузорӣ бошад, онҳо ҳамчун «сармоягузории дарозмуддат ба саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва дигар соҳаҳои хоҷагии ҳалқ» маънидод карда шудаанд [1].

Дар баробари ҳамаи гуфтаҳо, муҳаққиқон зери мағҳуми сармоягузорӣ чунин ақидаҳоро пешниҳод намудаанд:

- Ч.Кейнс мағҳуми сармоягузориро чунин маънидод менамояд, ки сармоягузорӣ - ин «... афзоиши арзиши моликияти асосӣ дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолии давраи муайян, ... он қисми даромаде, ки дар давраи муайян барои истеъмол истифода нашуда буд»; «...аз ҷониби шахси воқеӣ ё корпоратсия ҳаридани ягон молу мулки кӯҳна ё нав, хона ё мошин, коғазҳои қиматнок дар бирҷа ва ғайра» [3].

- К. Макконнелл ва С. Брю сармоягузориро чунин маънидод намудаанд: Сармоягузорӣ - ин «ҳароҷот барои соҳтмони корхонаҳои нав, мошину таҷҳизот, ки муҳлати хизматашон дароз ва ғайра мебошад” [12].

- П. Самуэлсон бошад, зери мағҳуми сармоягузорӣ зиёд гардидан заҳираҳои сармояи асосиро мефаҳмад, яъне, сармоягузорӣ (маблағузорӣ) - ин афзоиши заҳираи сармояи асосии қишвар, яъне бинову иншоот, мошину таҷҳизот, инчунин заҳираҳои моддӣ дар давоми сол мебошад. Сармоягузорӣ ин амали даст қашидан аз даромади ҳозира бо мақсади афзоиш додани он дар оянда мебошад [4].

- Ба ақидаи Ч. Доунс, Ч. Э. Гудман, сармоягузорӣ - ин истифодаи сармоя бо мақсади ба даст овардани маблағҳои иловагӣ, бо роҳи сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои ҷолиби сармоягузорӣ ё бо роҳи иштирок дар лоиҳаи таваккалиятнок, ки ба гирифтани фоида нигаронида шудааст, мебошад[12].

- З. Боди, А. Кейн ва А. Ч. Маркус сармоягузориро ҳароҷоти ҷории пул ё дигар заҳираҳо бо мақсади фоида дар оянда маънидод намудаанд [10].

- Ба ақидаи Бланк И.А.: «Сармоягузорӣ - ин гузоштани сармоя дар ҳама шаклаш ба объектҳои (таҷҳизот)-и гуногуни фаъолияти иқтисодии корхона бо мақсади ба даст овардани фоида, инчунин, ба даст овардани самараи дигари иқтисодӣ ё ғайрииқтисодӣ, ки татбиқи он ба принсипҳои бозор асос ёфтааст ва бо омилҳои вакт, ҳавф ва пардохтпазирӣ алоқаманд мебошад» [2].

В.Машкин мағҳуми сармоягузориро омӯхта, онро ҳамчун «гузоштани сармояи дарозмуддат ба ягон корхона» маънидод мекунад, аммо ўз натиҷаи сармоягузории сармоягузор чизро нишон намедиҳад. Бештари муаллифон ба сармоягузорӣ, танҳо сармоягузориҳои дарозмуддатро нисбат медиҳанд, аммо ба гуфтаи В.А. Краснова, сармоягузориҳо аксар вақт хусусияти қӯтоҳмуддат дошта метавонанд [5, с.646].

У.Ф. Шарп, Г.Д. Александр, Д.В. Бэйли дар китоби “Сармоягузорӣ” ба маънои васеъ, мағҳуми “сармоягузорӣ”-ро чунин маънидод намудаанд: “даст қашидан аз маблағҳои пулии имрӯза ба мақсади зиёд ба даст овардани онҳо дар оянда”. Дар баробари ин, муаллиfon ба ду омили марбурт ба раванди сармоягузорӣ таваҷҷуҳ доранд: якум вақт, дуюм ҳавф ё худ таваккал [9].

Ақидаи У.Ф. Шарп, Г.Д. Александр, Д.В. Бэйлиро чунин маънидод намудан мумкин аст, ки аз истеъмолоти ҷорӣ даст қашидан бо мақсади бештар истеъмол намудан дар оянда. Ин гуфтаҳоро дар иқтисодиёт бо фаҳмиши “Тиҷорати миёнгоҳӣ” ифода мекунанд.

Мувофиқи фаҳмишҳои дигар, инвеститсия - ин гузоштани сармояи дарозмуддати давлатӣ ва ё хусусӣ бо мақсади ба даст овардани даромад ба корхонаҳои соҳаҳои гуногун, лоиҳаҳои соҳибкорӣ, барномаҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва барномаҳои инноватсионӣ мебошад [7].

Бояд қайд намуд, ки фаҳмиши мазкур, ҳадафҳои сармоягузорро дар гирифтани фоида аз лоиҳа ифода кардааст, ҳам ҳадафҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ки дар шакли

татбики барномаҳои иҷтимоӣ, баланд бардоштани сатҳи технологӣ-инноватсионӣ ва илмталаб ифода ёфтаанд, ошкор менамояд.

Нақши сармоягузорӣ барои иқтисодиёти ҳар кишвар ниҳоят муҳим аст, вале шарти зарурии рушди рақобатпазирӣ иқтисоди миллӣ ҷалби сармоягузории хориҷӣ мебошад. Сармоягузории хориҷӣ воридкунандаи технологияҳои нав ва усулҳои мусосири идоракунӣ, инчунин, ба такмили сармоягузории дохилӣ мусоидат менамояд. Сармоягузории дохилӣ қодир аст, то дар барқарор намудани иқтисоди кишвар нақши бузург бозад.

Яке аз пажуҳишгарон, А.П. Косинсев, дар тадқиқоти худ сармоягузориҳои хориҷиро чунин маънидод намудааст: "Сармоягузории хориҷӣ - ин захираҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, инчунин қадрҳо, ки аз ҷониби шарикони хориҷӣ тавассути маҷмуи муайян воситаҳо ба иқтисодиёти давлат ворид гардида, дар асоси меъёрҳои муайян кору фаъолият намуда, фоидай қобили қабулро ба даст меоранд" [4, с.66].

Профессор З.Ш. Шарифов дар мақолаи илмии худ шабехии истилоҳҳои «сармоягузорӣ» ва «маблағгузории капиталий»-ро ки дар адабиёти пешин ва даврони шуравӣ истифода мешуданд, ғалат ҳисоб менамояд. Ба ақидаи ӯ: "Чунин омехтакунӣ ё монандкунӣ ба он сабаб иштибоҳангез аст, ки ба тангшавии моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ оварда мерасонад. Дар шароити бозор маблағгузории умумӣ (капиталий) ҳамчун сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, аз он ҷумла ҳароҷот барои соҳтмон, васеъкунӣ, азнавсозӣ ва мӯчаҳҳазгардонии техникии корхонаҳои амалқунанда, ҳариди мошин, таҷхизот, олот, асбоб, корҳои лоиҳавию таҳқиқотӣ ва ҳароҷоти дигар фаҳмида мешавад. Сармоягузорӣ ба ғайр аз маблағгузорӣ ба капитали асосӣ мумкин ба сармояи гардон (сармоягузории воқеӣ) ва воситаҳои гуногуни молиявӣ, ҷун аксия, облигатсия, когазҳои баргардонандай қиматнок (сармоягузории молиявӣ) низ бошад. Аз ин бармеояд, ки сармоягузорӣ нисбат ба маблағгузории умумӣ (капиталий) мағҳуми васеътар аст, яъне, онҳоро мушобех донистан дуруст нест" [8, с.130].

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сармоягузорӣ" мағҳуми сармоягузорӣ чунин омадааст: "Сармоягузорӣ – ин, аз ҷониби сармоягузор дар шакли дороихои моддӣ ва ғайримоддӣ гузоштани воситаҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида", маҳсуб мешавад [6].

Таърифи дар қонунгузорӣ овардашудаи мағҳуми «сармоягузории хориҷӣ» аҳаммияти қалон дорад, зеро он доираи шахсон ва муносибатҳоро муайян мекунад, ки бо меъёрҳои ҳукуқии даҳлдор танзим карда мешаванд.

Ҳамин тариқ, сармоягузории хориҷӣ ҳамчун тамоми намуди амвол ва моликияти зеҳние, ки аз қаламрави як кишвар содир карда шуда, дар қаламрави кишвари дигар барои пешбурди тиҷорат ё фаъолияти дигар бо таваккалияти муайян, бо мақсади ба даст овардани даромад фаҳмида мешавад.

Дар доираи фаҳмиши мағҳуми сармоя ҳаракати байналхалқии сармояро маънидод намудан мумкин аст. Ҳар як давлати ҷаҳонро ҷиҳати иштироки он дар бозори ҷаҳонӣ, баҳогузории баланд мекунанд. Дар бозори ҷаҳонӣ давлатҳоро молу маҳсулоти истеҳсолии онҳо, доираи хизматрасонӣ ва нақши ҳочагии дехот баҳогузорӣ менамояд. Асоси иқтисодиёти тамоми мамлакатҳоро агар сараввал ҳочагии дехот ташкил намояд ҳам, бояд соҳаи саноати он низ дар рушду такомул қарор дошта бошад. Маҳз тавассути соҳаи саноат мамлакат метавонад ба нишондиҳандаҳои бузурги иқтисодӣ ноил гардад. Бо рушди соҳаи саноат сатҳи истеҳсолот боло рафта, нишондиҳандаи сатҳи бекорӣ, индекси нарҳҳо ё худ таваррум дар мамлакат қоҳи ёфта, сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таъмин карда мешавад.

Ҳочагии ҷаҳони имрӯза дар вобастагии мутақобила бо иқтисодҳои миллӣ қарор дорад. Маҳз тавассути ҳамкориҳои мутақобилаи судманд ҳочагиҳои миллии давлатҳои ҷаҳон метавонанд ба дастоварҳои бузурги иқтисодӣ мушарраф гарданд. Рушду тараққиёти бемайлони иқтисодии мамлакатҳоро бидуни соҳаи саноат тасаввур

кардан ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, истехсолот ва саноат низ яке аз воситаҳои пайвастсозии иқтисодҳои миллии мамлакатҳои ҷаҳон мебошад.

Ҷараёни ҷалбнамоии сармоягузории хориҷӣ барои баромадан аз буҳрони иқтисодӣ, васеъгардонии истехсолот ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар ҷумхурӣ ҳаётан зарур мебошад. Дар амал ягон давлате нест, ки аз сармоягузории хориҷӣ истифода набарад. Давлатҳое, ки ба сармоягузории хориҷӣ эҳтиёҷот доранд, яъне дар онҳо норасоии сармоя дида мешавад, ки инро исбот кардан шарт нест.

Маънои иқтисодии ҷалби сармояи хориҷӣ дар он таҷассум меёбад, ки дар баробари он технологияҳои нав, шаклҳои ташкили истехсолот ва соҳибкорӣ ба иқтисодиёти миллӣ ворид карда мешаванд, ки нисбат ба имкониятҳои соҳибкории миллӣ ба таври қуллӣ ва назаррас самараи иқтисодӣ медиҳанд.

Ҷузъи иқтисодии категорияи "sarмоягузории хориҷӣ"-ро ошкор намуда, ҳадафҳои асосӣ, субъектҳо ва объектҳои фаъолияти сармоягузориро муайян намудан мумкин аст.

Фаъолияти сармоягузорӣ ин маҷмуи амалҳои шахсони ҳуқуқӣ, шаҳрвандон ва давлат оид ба татбиқи сармоягузорӣ мебошад.

Вазифаҳои асосии татбиқи сармоягузории хориҷӣ:

- гирифтани фоидаи иловагӣ;
- мукаррар намудани назорат аз болои субъектҳои хориҷӣ;
- гузаштан аз монеаҳои протексионистӣ, ки садди роҳи ҳаракати гардиши молӣ мебошанд;
- ба бозорҳои нав наздик кардани истехсолот;
- сарфаи ҳароҷот (ҳароҷоти нақлиёт, пардохтҳои андоз, маҳсусан ҳангоми таъсис ё бақайдигирии корхонаҳо дар минтақаҳои оффшорӣ ва маҳсуси иқтисодӣ; кам кардани ҳароҷоти экологӣ).

Объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ метавонанд инҳо бошанд: фондҳои асосии навтаъсис ва таҷдидшуда ва сармояи муомилот, коғазҳои қиматнок, пасандозҳои мақсадноки пулӣ, маҳсулоти илмию техникий, дигар молу мулк, ҳуқуқҳои амволӣ ва ҳуқуки моликияти зеҳнӣ.

Субъекти асосии раванди сармоягузорӣ сармоягузор мебошад. Сармоягузор - субъекти фаъолияти сармоягузорие, ки маблағҳои худӣ, қарзиро дар шакли сармоягузорӣ равона намуда, истифодаи мақсадноки онҳоро таъмин менамояд. Сармоягузорон метавонанд давлатҳо, ташкилотҳои трансмиллӣ ва байналмилалӣ, мақомотҳои давлатӣ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқӣ бошанд.

Дар доираи раванди сармоягузорӣ субъектҳои зеринро низ баррасӣ намудан саривақтист: фармоишгарон, пурратчиён, истифодабарандагони объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ, таъминкунандагон, бонкҳо, ташкилотҳои суғуртавӣ ва миёнаравӣ.

Ҷӣ гунае ки ба мо маълум аст, сармоя яке аз омилҳои асосии истехсолот ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, сармоя ҳамчун омили истехсолот дар шаклҳои гуногун содир карда шуда, вобаста ба нишондиҳандаҳои гуногун гурӯҳбандӣ карда мешавад. Барои пурратар ифшо кардани ҳусусиятҳои «sarмоягузории хориҷӣ» таснифоти онҳоро пешниҳод кардан лозим аст. Сармоягузориҳои хориҷӣ дар амалии байналмилалӣ ва ватаний аз рӯйи ҳусусиятҳои маъмултарини дар ҷадвали 1 овардашуда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

Ҷадвали 1. - Таснифи шаклҳои сармоягузории хориҷӣ

Аломат	Намудҳо	Ҳусусият (хислат)
	Давлатӣ	Маблағҳо, ки бо дастури мақомоти давлатӣ гузошта мешаванд

Аз рӯйи шакли моликият	Хусусӣ	Сармоягузориҳои байналмилалии субъектҳои хусусии берун аз ҳудуди давлат ҷойгиршуда;
	Омехта	Сармоягузориҳо бо ҳузури сармояи хусусӣ ва давлатӣ
Аз рӯйи шакли дороиҳо:	Ҳақиқӣ	Сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои дарозмуддат вобаста ба ҳаридани таҷҳизот дар кишварҳои дигар;
	Файримоддӣ	Ба даст овардани иҷозатномаҳо, ҳуқуқҳо ва дигар дороиҳои файримоддӣ
	Молиявӣ	Сармоягузорӣ ба саҳмияҳо, коғазҳои қиматнок ва ғайра
Аз рӯйи усули истифодабарӣ:	Қарзӣ	Захираҳои молиявӣ бо шарти қарз барои гирифтани даромад дар шакли фоиз дода мешаванд
	Соҳибкорӣ	Захираҳои молиявӣ ҳамчун сармоягузориҳои хориҷӣ барои гирифтани дивидендҳо равона карда мешаванд
Аз рӯйи хусусияти объектҳои тақсимот:	Мустақим	Намуди маъмултарини сармоягузории хориҷӣ, ки чудокунии мақсадноки маблағ ва назорати мунтазами лоиҳаро аз ҷониби сармоягузор пешбинӣ менамояд
	Портфелӣ (ғайримустақим)	Намуди сармоягузории хориҷӣ, вакте ки як қисми саҳмияҳо бо мақсади гирифтани дивидендҳо ба даст оварда мешавад
	Дигар намуди сармоя	Доираи васеи сармоягузориҳои хориҷӣ, аз ҷумла ҷойгиркунии маблағ дар суратҳисобҳои бонкӣ, додани қарз ва ғайрато дар бар мегирад

Сарчашма: Таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В.В. Инвестиции. Учебник, 2014

Хулоса, ба андешаи мо, хусусиятҳои асосии моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ инҳоянд:

1. Сармоягузорӣ ҳамчун объекти идоракуни иқтисодӣ амал мекунад, зоро предмети сармоягузорӣ бевосита ба соҳаи иқтисодии зуҳури он алоқаманд аст.

2. Моҳияти сармоягузорӣ бо чунин категория, ба монанди сармоя алоқаманд аст, ки он ҳама гуна захираҳоеро, ки барои тавлиди бештари молҳо оғарида ва истифода мешаванд, муайян мекунад. Вобаста ба ин, сармоягузорӣ шакли фаъолтарини ҷалби сармояи ҷамъшуда ба раванди иқтисодӣ мебошад Сармоя дар ҳама шаклҳои алтернативии худ истифода мешавад ва ба ҳама гуна объектҳои соҳибкорӣ ва дигар фаъолиятҳо, инчунин, соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт равона карда мешавад.

3. Сармоягузориҳо ҳамеша бо мақсади муайян анҷом дода шуда, метавонанд самараи ҳам иқтисодӣ (афзоиши ҳаҷми сармояи гузошташуда, фоидай мусбати сармоягузорӣ, зиёд гардидан воридоти ҳолиси пули нақд, таъмини нигоҳдории сармояи қаблан гузошташуда ва р.) ва ҳам ғайрииқтисодӣ (масалан, иҷтимоӣ, экологӣ ва р.)-ро оваранд.

4. Сармоягузорӣ бояд ҳамчун як раванди мукаммале баррасӣ карда шавад, зоро дар ҷараёни он тағироти пайваста дар шаклҳои арзиш ба амал меояд, робитаи динамикии унсурҳои сармоягузорӣ амалӣ гардида, натиҷаи ниҳоии фаъолияти сармоягузорӣ ба даст меояд. Чунин равандро метавон ҳамчун модели зерин муаррифӣ кард: Захираҳо - Ҳароҷот - Натиҷаи ниҳоӣ.

5. Сармоягузориҳо объекти муносибатҳои бозорӣ мебошанд, зоро захираҳои гуногуни сармоягузорӣ, молҳо ва воситаҳои дар раванди сармоягузорӣ ҳамчун объекти ҳариду фурӯш истифодашавандай як намуди маҳсуси бозор - бозори сармоягузориро ташкил медиҳанд, ки (ба мисли ҳама гуна бозорҳои дигар) бо талабот, таклифт ва нарҳ, инчунин, маҷмуи субъектҳои алоҳидаи муносибатҳои бозорӣ тавсиф карда мешаванд.

Бозори сармоягузорӣ аз ҷониби тамоми низоми шароити иқтисоди бозорӣ ташаккул ёфта, бо дигар бозорҳо зич алоқаманд аст ва дар зери таъсири муайянӣ шаклҳои гуногуни танзими давлатӣ фаъолият мекунад.

6. Сармоягузориҳо ҳамчун интиқолдиҳандай омили ҳавф баромад мекунанд, зоро сармоягузор ҳангоми сармоягузорӣ ҳамеша ҳавфи эҳтимолии кам ё аз даст додани маблағи даромади сармоягузории пешбинишуда, инчунин, эҳтимоли қисман ё пурра аз даст додани сармояи гузошташударо ба уҳда мегирад.

Дар асоси ҳусусиятҳои дар боло зикршуда, мо таърифи мағҳуми «сармоягузорӣ»-ро ба таври зайл ифода менамоем: сармоягузорӣ ин гузоштани сармоя ба соҳаҳо ва баҳшҳои гуногуни иқтисодиёт, соҳибкорӣ ва дигар намудҳои фаъолият бо мақсади ба даст овардани фоида (даромад), инчунин, самараи дигари иқтисодӣ ё ғайрииқтисодие, ки татбики он ба принсипҳои бозор асос ёфта, бо омилҳои вақт ва ҳавф алоқаманд аст.

Сармоягузориҳои ҳориҷӣ на танҳо маблағҳои ба корхонаҳо гузошташуда, балки, пеш аз ҳама, технологияи нав, паҳн кардани моделҳои муосири идоракунӣ ва ташкилӣ ба корхонаҳо, имконият барои такмил додани раванди истехсолот дар иқтисодиёт, ҳаракати усулҳои муосири идоракунӣ ва афзоиши бевоситаи иқтидори иқтисодӣ мебошад.

Бо ҷамъбости гуфтаҳои боло, бояд қайд кард, ки мағҳуми дақиқи «сармоягузории ҳориҷӣ» на танҳо барои танзими доҳилӣ, балки барои иштироки мамлакат дар конвенсияҳои байналмилалӣ оид ба сармоягузории ҳориҷӣ низ ниҳоят муҳим аст. Он бояд ба такмили қонунгузории миллӣ мусоидат кунад, ба раванди ҳамгирии мамлакат, механизмҳои мавҷудаи танзими ҳуқуқии байналмилалии сармоягузории ҳориҷӣ таъсири мусбӣ расонад.

Адабиёт

1. Андрианов А.Ю. Инвестиции: учебник для бакалавров / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев. Отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Проспект, 2017. – 592 с.
2. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. - Т.1 / И.А. Бланк. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 662 с.
3. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс. - М.: ЭКСМО, 2007. – 182 с.
4. Косинцев, А.П. Реструктуризация промышленности старопромышленного региона посредством иностранных инвестиций: дис. ... д-ра. экон. наук: 08.00.05 / А.П. Косинцев. – Екат., 2010. – 114с.
5. Краснова В.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность региона: теоретический аспект / В.А. Краснова // Молодой ученый. - 2015. - №9. - С. 636-642.
6. Конуни Чумхурии Тоҷикистон "Дар бораи сармоягузорӣ". - Душанбе, аз 3.08.2018. - №1547.
7. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2011. – 232 с.
8. Шарифов З.Р. Моҳияти иқтисодии сармоя ва рушди низоми сармоягузорӣ дар КАС / З.Ш. Шарифов, Р.Ш. Толибов // Кишоварз. -2020. - №2 (87). – С. 130-135.
9. Шарп У.Ф. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александр, Д.В. Бэйли. – М.: Инфра-М, 2010. – 330 с.
10. Яковлев О.А. Региональный фондовый рынок: оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности: дис. ...канд. экон. наук: 08.00.10 / О.А. Яковлев. – Саратов, 2010. – 163ст.
11. Завьялова Т.А. Предсказание на основе расчета. Конкурентоспособность: от оценки к методике // Креативная экономика, 2011. - №9. - С. 10–15.
12. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014 – 382 с.

УДК: 338.514 (575.3)

МАСЪАЛАҲОИ АКТУАЛИИ БАҲОДИҲИ ҲОЛАТ ВА ДАСТРАСӢ БА ҚАРЗДИҲИ ҲУРД БА ДЕҲОТ

Хоҷаев Бахтиёр Бобораҷабовиҷ - н.и.и. муаллими қалони кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: +(992)908503503. e-mail: khojaev_1988@bk.ru.

Ёфтаков Абуబакр Шоҳимардоновиҷ - докторант курси 2-юм аз рӯи иҳтиносси (PhD) 6D050600 - иқтисодиёт. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Телефон: +(992) 904287378. E-mail:abub1994@mail.ru.

Дар шароити ҷаҳоншиавии муносибатҳои нави иқтисодӣ қарздиҳии ҳурд яке аз механизмҳои асосӣ ва самараноки рушди баҳши ҳурди воқеии иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб рафта, тавассути он манбаъҳои коркарданашуда тақмил дода мешаванд. Мувоғиқи шароити иҷтимоии аҳолӣ ва имкониятҳои иқтисодии онҳо қарздиҳии ҳурд аз ҳама шакли маъмули хизматрасонӣ дар байни ҷомеа маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки бо зарурати ин масъалаи муҳим муаллифон ба як қатор ниишондиҳандои муҳиме, ки талаботи субъектҳои гуногуни иқтисодиро ба қарздиҳии ҳурд мушиахҳас менамояд, таҳқиқ гардидааст.

Аз ин лиҳоз, муаллифон дар мақолаи мазкур ба як қатор масъалаҳое, ки баҳодиҳии ҳолат ва дастрасӣ ба қарздиҳии ҳурди деҳотро инъикос менамоянд, таҳқиқоти илмӣ анҷом гардида, мушкилоти дар ин самт ҷойдошта мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтаанд.

Калидвожаҳо. Қарздиҳии ҳурд, омил, ҳадаф, рушд, амонат, минтақа, кишоварзӣ, камбизоатӣ, бақия, ниишондиҳанд, тамоюл, муқоиса, низоми бонкӣ, мушиҳида, молиявӣ, соҳибкорӣ, хизматрасонӣ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ И ДОСТУПА К МАЛОМУ КРЕДИТУ В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ

Ходжаев Бахтиёр Бобораджабович - кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: +(992) 908503503. E-mail: khojaev_1988@bk.ru.

Ёфтаков Абубакр Шохимардонович - докторант 2-го курса (PhD) по специальности 6D050600 – экономика Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: +(992) 904287378. E-mail: abub1994@mail.ru.

В условиях глобализации новых экономических отношений микрокредитование считается одним из основных и эффективных механизмов развития реального малого сектора народного хозяйства, за счет которого совершаются необработанные ресурсы. Согласно социальному положению населения и его экономическим возможностям микрокредит считается наиболее распространенной формой обслуживания в обществе. Поэтому необходимо отметить, что в связи с необходимостью решения этого важного вопроса авторами был исследован ряд важных показателей, конкретизирующих потребности различных хозяйствующих субъектов в микрокредитовании. В связи с этим авторами данной статьи были проведены научные исследования по ряду вопросов, отражающих оценку ситуации и доступа к малому сельскому кредиту, а также обсуждены и оценены проблемы в этой сфере.

Ключевые слова: микрокредит, фактор, цель, развитие, депозит, регион, сельское хозяйство, бедность, баланс, показатель, тенденция, сравнение, банковская система, наблюдение, финансы, бизнес, сервис.

CURRENT ISSUES IN ASSESSING THE SITUATION AND ACCESS TO SMALL CREDIT IN THE RURAL ENVIRONMENT

Khojaev Bakhtiyor Boborajabovich – Candidate of Economic Sciences assistant of the Department of Banking, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone: +992 908503503. E-mail: khojaev1988@bk.ru

Yoftakov Abubakr Shohimardonovich - 2nd year doctoral student PhD 6D050600 - Economics of the Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, St. Nakhimov 64/14. Tel.: + (992) 904287378. E-mail: abub1984@mail.ru

In the context of the globalization of new economic relations, microcredit is considered one of the main and effective mechanisms for the development of the real small sector of the national economy, through which raw resources are improved. According to the social status of the population and its economic opportunities, microcredit is considered the most common form of service in society. In this regard, it should be noted that in connection with the need to address this important issue, the authors studied a number of important indicators that specify the needs of various business entities in microcredit. In this regard, the authors of this article conducted scientific research on a number of issues reflecting the assessment of the situation and access to small rural credit, as well as discussed and assessed problems in this area.


Keywords. Microcredit, factor, goal, development, deposit, region, agriculture, poverty, balance, indicator, trend, comparison, banking system, supervision, finance, business, service.

Қарздиҳии хурд яке аз омилҳои асосии таъмини рушди деҳот маҳсуб ёфта, дар шароити мусир метавонад фаълонкӣ аҳолии деҳотро баланд бардошта, ҳамзамон, заминай муҳими татбиқӣ ҳадафҳои рушди миллӣ ба ҳисоб равад. Айни замон тавассути андешидани чораҳои мушаххаси институционалий ва ташкилию иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи зиёди ташкилотҳои амонатию қарзии хурд

фаъолият мекунанд, ки дар пешниҳоди қарзҳои хурд ба дехот сиёсати хос ва муассир доранд.

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳимме, ки ҳолати қарзиҳии хурдро дар сатҳи минтақаҳо тавсиф медиҳад, ин қарзиҳӣ ба ҳар сари аҳолӣ мебошад. Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 73%-и аҳолӣ дар қаламрави дехот истиқомат мекунанд ва нишондиҳандаи мазкур метавонад тавсифи миқдории ҳолати қарзиҳии хурд бошад. Аз ин лиҳоз, қарзҳои бонкиро шакли табдилёфтаи сарчашмаҳои молиявӣ ва захираҳои қарзӣ ё худ шакли ҳаракати сармояи қарзӣ ва самаранокии истифодаи он ҷараёни мураккаб буда, мустақиман ба муомилоти пулий ва муносибатҳои молияӣ дар соҳаи ҳочагии қишлоқ алоқаманд мебошад [5, с. 6]. Омори қарзҳои хурд ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар диаграммаи 1. оварда шудааст.

Диаграммаи 1. - Қарзиҳии хурд ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон



Сарчашма: Таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ, солҳои 2014-2018

Диаграммаи овардашуда нишон медиҳад, ки қарзиҳии хурд аз рӯи минтақаҳо тамоюли тафйирпазир дошта, ба вазъи умумии иқтисодиву иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Тамоюл нишон медиҳад, ки қарзиҳии хурд солҳои охир дар минтақаҳои қишоварзӣ, аз он ҷумла дар вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ афзоиш ёфта, ба рушди истеҳсолоти қишоварзӣ ва коҳиши сатҳи камбизоатӣ таъсири мусбат расонидааст.

Ҳоло якчанд ташкилотҳои қарзии хурд ба истеъмолкунандагон, аз ҷумла ба аҳолии дехот қарз пешниҳод мекунанд, ки дар байни онҳо яке аз аввалинҳо шуда, ҶСП ТАҚҲ «Имон Интернешнл» маҳсулоти қарзии хурдро ба табақаҳои осебпазири дехот мураттаб сохтааст.

Бо назардошти муҳиммияти васеъ кардани доираи фарогирии табақаҳои аҳолӣ бо хизматрасониҳои молиявӣ бо мақсади ташкили имкониятҳои амалигардонии иқтидори соҳибкории аҳолӣ, бонкҳо низ ҳаҷми қарзиҳии хурдро сол то сол афзуда истодаанд (чадвали 1.).

Таҳдили маълумотҳои чадвали 1. нишон медиҳад, ки ҳаҷми қарзҳои хурди низоми бонкии қишвар дар муқоиса ба соли 2014 ба маблағи 322,2 млн. сомонӣ ё 7,1% афзоиш ёфтааст. Ҳаҷми қарзҳои хурди ташкилотҳои амонатии қарзии хурд бошад, дар муқоиса ба соли 2014 583,8 млн. сомонӣ ё 30,8% зиёд гардидааст, ки нишондиҳандаи мазкур барои рушди соҳа то як андоза мусоидати кофӣ карда наметавонад. Ғайр аз ин, суръати рушди қарзҳои хурд, дар муқоиса бо ММД тамоюли манғӣ дорад. Бар замми


ин, суръати рушди ММД дар муқоиса ба соли 2014 69,6% афзоиш ёфтааст, ки ин дар муқоиса ба рушди ҳиссаи қарзҳои хурд ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ хеле баланд аст. Тамоюл ва рушди динамикии ҳиссаи қарзҳои хурди низоми бонкиро дар муқоиса ба ММД дар диаграммаи 2. мушоҳида кардан мумкин аст.

Ҷадвали 1. - Ҳиссаи бақияи қарзҳои хурд аз рӯи шакли ташкилоти қарзӣ дар муқоиса бо ММД (млн. сомонӣ дар охири сол)

Номгӯй	Солҳо						2019/2014 бо %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Мачмуи маҳсулоти дохилӣ	45 605,2	48 401,6	54 471,1	61 093,6	68 844,0	77 354,0	69,6
Рушди ММД	6,7	6,0	6,9	7,1	7,3	7,5	-
Бақияи қарзҳои хурд, ҳамагӣ	4 488	4 367,6	3 610,2	3 224,1	3 826,2	4 810,3	7,1
Бо фоиз нисбати ба ММД	9,8	9	6,6	5,2	5,5	6,2	- 3,6 б.ф.
Аз ҷумла: дар бонкҳо	2 593,8	2 362,8	1 908,8	1 529,3	1 780,2	2 332,2	-10,0
Бо фоиз нисбати ММД	5,7	4,9	3,5	2,5	2,6	3,0	-2,7 б.ф.
Дар ташкилотҳои маблағузории хурд	1 894,2	2 004,7	1 701,4	1 694,7	1 987	2 478	30,8
Бо фоиз нисбати ММД	4,1	4,1	3,1	2,7	2,9	3,2	-0,9 б.ф.

Сарчашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ, солҳои 2014-2019.

Диаграммаи 2. - Ҳиссаи бақияҳои қарзҳои хурди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса ба ММД



Сарчашма: Таҳияи муаллиfon дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ, солҳои 2014-2019.

Аз таҳлили маълумотҳои диаграммаи 2 бармеояд, ки афзоиши ҳиссаи қарзҳои хурди низоми бонкӣ дар муқоиса бо ММД тамоюли сусти рушдро касб намудааст, ки барои рушди самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ дар сатҳи деҳот ва умуман, ҷумҳурӣ мусоидат карда наметавонад. Файр аз ин, афзоиши ҳиссаи қарзҳои хурди низоми бонкӣ, ки ифодаи рушди иқтисодиёт мебошанд, тамоюли пастравиро касб намудаанд ва ин ҳисса дар муқоиса ба соли 2014 ба андозаи 3,6% коҳиш ёфтааст. Тамоюли манфии ин нишондиҳанда ба ҳисоби солона 1,5% ва 1,6%-ро ташкил медиҳад.

Ҷадвали 2. - Соҳтори қарзиҳии хурд дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳаз. сомонӣ)

Минтақаҳо	Ҳамагӣ/ солҳо		Тағйирёбӣ %
	2012	2019	
ВМҚБ	100 239	66 695	-33,4
НТМ	490 148	952 375	94,3
Хатлон	669 146	1 348 003	101,4
Суғд	1 204 274	2 405 941	99,8
Душанбе	674 362	1 230 962	82,5
Ҳамагӣ	3138169	6003976	91,3

Сарчашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ, солҳои 2012-2019.

Маълумотҳои ҷадвали 2 шаҳодат аз он медиҳанд, ки қарзиҳии хурд аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ низ дар доираи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи имкониятҳои иқтисодию истеҳсолии онҳо ба роҳ монда шуда, мутаносибан суръати рушди он дар ҳар минтақа гуногун мебошад. Агар ба маълумотҳои соли 2019 назар афканем, он гоҳ маълум мегардад, ки ҳиссаи бештари қарзиҳии хурд ба вилояти Суғд рост омада, афзоиши он дар муқоиса ба соли 2012 99,8%, шаҳри Душанбе 82,5%, вилояти Хатлон 101,4%, НТМ 94,3% афзоиш ёфтааст. Лекин афзоиши қарзиҳии хурд дар ВМҚБ бо сабаби таъсири як қатор омилҳо тамоюли манфӣ дошта, ин ҳисса ба андозаи -33,4% коҳиш ёфтааст. Афзоиши маҷмуии қарзҳои хурд низ ба тамоми соҳаҳо тамоюли зиёдшавӣ дошта, он дар муқоиса ба соли 2012 91,3% афзоиш ёфтааст. Бояд қайд намуд, ки дар муддати чор соли охир дараҷаи афзоиши қарзиҳии хурд дар вилояти Хатлон бештар аст ва мутаносибан 2 маротиба афзудааст.

Фарогирии аҳолии манотиқи сатҳи гуногуни ҷумҳурӣ ба шуғли пурмаҳсул, ки имконияти рушди соҳаи кишоварзиро бо назардошли тамоми мушкилот таъмин менамояд, яке аз ҳадафҳои асосии тадқиқоти илмии мо мебошад. Аз ин лиҳоз, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои мазкур дар таҳқиқоти диссертационии мо як қатор тавсияву пешниҳодҳо пешбинӣ гардидааст. Агар ба нишондиҳандаи таъминнокии минтақаҳои ҷумҳурӣ бо воситаҳои қарзии худиашон назар афканем, он гоҳ мебинем, ки дар ин ҷода, баръакс ВМҚБ пешсаф мебошад. Яъне, дар ин минтақа таносуби ҳаҷми умумии пасандозҳои аз тарафи ташкилотҳои қарзӣ ҷалбкардашуда нисбат ба ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда баландтар мебошад, ҳол он ки дар дигар минтақаҳо ин таносуб фарқияти зиёд дорад (ҷадвали 3.).

Лекин як қатор омилҳои беруна ва дохилӣ низ ба низоми иқтисодии Тоҷикистон, баҳусус ба фаъолияти бонкҳо ва ТҚҲ, ба паст шудани сифати сандуқи қарзии онҳо таъсири манфӣ расонида истодаанд. Аз ҷумла, омилҳои вобаста ба номусоидии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ (баланд шудани сатҳи таваррум, боло

рафтани қурби асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллӣ, зиёд шудани хисороти тавозуни пардохтӣ ва ғайра), зиёд гаштани бекорӣ, паст шудани ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ аз хориҷи кишвар (зиёда аз 30%), паст шудани нарҳи маҳсулоти содиротӣ, зиёд гаштани ҳароҷот ва кам шудани фоида, коҳиш ёфтани қобилияти ҳаридории аҳолӣ, суст шудани муомилоти савдо, алалхусус, фурӯши маводи ғайриистеъмолӣ ва ғайра.

**Чадвали 3. - Таъминнокии минтақаҳо бо воситаҳои қарзии худӣ
(млн. сомонӣ)**

Минтақаҳо	Ҳамагӣ дар соли 2019		Сатҳи таъминнокӣ бо воситаҳои худӣ	
	Пасандозҳои ҷалбкардашу да*	Қарзҳои додашуда	Барзиёдӣ ва ё норасоӣ	Бо %
ВМКБ	299,2	66,6	232,6	349,2
НТМ	289,0	952,3	-663,3	-69,6
Хатлон	668,6	1348,0	-680	-50,4
Суғд	1400,0	2405,9	-1005,9	-41,8
Душанбе	6 318,2	1230,9	5087,3	413
Ҳамагӣ	8 975	6 003	5734	53

Сарҷашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ. - 2019.

*Бе назардошти нишондиҳандаҳои ташкилотҳои амонатии қарзии хурд

Ба ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон бошад, маблағи 1 161,5 млн сомонӣ қарзҳои хурд дода шудаанд, ки дар муқоиса ба соли қаблӣ 29,2 фоиз зиёд мебошад. Дар соли 2019 ҳаҷми пардохти қарзҳои хурди ба ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон додашуда маблағи 908,5 млн сомониро дар баргирифта, зариби бозгашти он 78,2 фоизи қарзҳои дар соли 2019 додашударо ташкил намуд. Ривоҷ додани қарздиҳии хурд дар қаламрави ҷумҳурий, ҳусусан дар ноҳияҳои дурдасти қӯҳистон бояд ҳамчун вазифаи муҳими соҳаи бонкӣ арзёбӣ гардад.

Таҳқиқоти анҷомдодаи Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии Бонки миллии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки солҳои охир дарҳостҳои қарзӣ аз ҷониби аҳолӣ тамоюли мусбат доранд. Барои мисол, Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотӣ таҳлили дарҳостҳои қонеъшудаи мизочонро барои гирифтани қарз аз ташкилотҳои қарзии кишвар, инчунин, муқоисаи раванди мазкурро бо бонкҳои Аврупо ва Ҳиндустон гузаронида, ба хулоса омадааст, ки «таҳлили қонеъгардонии дарҳостҳои пешниҳодшудаи мизочон барои гирифтани қарз ва аз рӯи сабабҳои радқунӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоисаи сабабҳои асосии рад намудани дарҳостҳои пешниҳодгардида ва дараҷаи қонеъгардонӣ бо таҷрибаи бонкҳои қалонтарини дигар кишварҳо аз сабук будани шартҳои дастрасӣ ба қарзҳои ташкилотҳои қарзии кишвар шаҳодат медиҳад»[11].

Бо мақсади баррасии заминаҳо ва иқтидори рушди хизматрасониҳои қарзӣ, аз он ҷумла қарздиҳии хурд бо истифода аз натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур баъзе мавриҷоро таҳлил ва баррасӣ намуда, тамоюл ва қонуниятҳои онро матраҳ месозем. Барои мисол, таҳқиқоти анҷомдодашуда нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2018-2019 миқдори дарҳостҳои пешниҳодшуда барои гирифтани қарз аз тарафи мизочон

дар бонкҳо 30433 адад ё 25,4%, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд (ТАҚҲ) - 64048 ё 33,26%, ташкилотҳои қарзии хурд (ТҚҲ) - 2229 адад ё 9,70% зиёд гардидааст.

Дар давраи таҳлилшуда ҳиссаи миқдори дархостҳои пешниҳодшудаи мизочон барои гирифтани қарз дар сохтори ташкилотҳои қарзӣ аз ҷамъи дархостҳои пешниҳодшудаи умумӣ ТАҚҲ - 58,42%, ТҚҲ - 5,74% ва ФҚҲ - 2,20%-ро ташкил медиҳанд. Дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2018 ҳиссаи дар соли 2019 миқдори дархостҳои пешниҳодшуда дар ТҚҲ - 0,97 банди фоиз ва ФҚҲ - 0,64 банди фоиз кам шуда, дар ТАҚҲ ба андозаи 2,21 банди фоиз зиёд шудааст.

Таҳлил нишон медиҳад, ки гарчанде ки дар давраҳои муқоисавӣ миқдори дархостҳои пешниҳодшудаи мизочон ба ташкилотҳои қарзӣ барои гирифтани қарз ба андозаи 28,19% зиёд гардида бошад ҳам, vale масъалаи муҳим ин ошкор намудани миқдори дархостҳои пешниҳодшуда ба ҳисоби 1000 нафар аҳолии қобили меҳнат ба шумор меравад. Агарчи дар таҳлили анҷомдодаи Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 2018 миқдори дархостҳои пешниҳодшуда барои гирифтани қарз ба ҳисоби 1000 нафар аҳолии қобили меҳнат тақрибан 62 адад (6,2%) рост ояд, пас ин нишондиҳанда дар моҳҳои январ-сентябри соли 2019 тақрибан 80 (8,0%) ададро ташкил медиҳад. Яъне, ҳисоби мазкур шаҳодат аз он медиҳад, ки ба ҳисоби миёна аз 1000 нафар аҳолии қобили меҳнат дар моҳҳои январ-сентябри соли 2018 танҳо 62 нафар (ё 6,2%) ва дар моҳҳои январ-сентябри соли 2019 ҳамагӣ 81 нафар (ё 8,1%) барои гирифтани қарз ба ташкилотҳои қарзии ҷумҳурӣ муроҷиат намуданд. Дар ҳамин давраи таҳлилӣ миқдори дархостҳои қонеъшуда дар бонкҳо - 25917 адад ё 24,91%, ТАҚҲ - 47306 ё 26,70%, ТҚҲ - 1553 адад ё 8,42% зиёд гардидааст [11].

Бештари ташкилотҳои қарзӣ дар ин ҳолат бо сабаби надоштани таҷрибаи кофӣ дар ин самт наметавонанд бо мизочон ҳамкории зичи боэътиමодро ба роҳ монанд. Алалхусус, бояд бештар ба самти кор бо қарзҳои калонҳаҷм аҳамият дода шавад. Умуман, зиёд гаштани сатҳи ҳароҷот, тағијироти нарҳҳо, тағијир ёфтани қурби пули миллӣ нисбат ба асъори ҳориҷӣ, камчинии захираҳои асъорӣ боиси зиёд гаштани ҳаҷми қарзҳои батаъхирафтода мегардад.

Таъсири манғии омилҳо ба фаъолияти бонкҳо ва ТҚҲ дар зиёд шудани ҳиссаи қарзҳои батаъхирафтода, зиёд шудани ҳароҷотҳои ташаккули захираҳои иловагӣ барои пӯшонидани талағоти қарзҳо, зиёд шудани ҳаҷм ва ҳиссаи қарзҳои соқитгашта аз тавозун, паст гаштани сатҳи пардоҳтпазириӣ, коҳиш ёфтани дастрасӣ ба захираҳои беруна ва зиёд шудани ҳароҷоти ҷалби онҳо, афзудани ҳавфҳои бармаҳал баргардонии захираҳои қарзии пештар ҷалбкардашудаи беруна ва ғайра вобастаанд, ки ба устувории низоми бонқдории қарзиҳӣ таъсири манғӣ расонида истодаанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бонкҳои калон ташаккули фондҳоро на аз ҳисоби фоида ва даромад, балки аз ҳисоби зиёд намудани ҳароҷоти ҷорӣ ташкил карда истодаанд ва ин боиси коҳиш ёфтани сармоя дар низоми бонкӣ мешавад. Дар ин ҳолат, имконияти бонкҳо заиф гардида, ба дигар самтҳои фаъолият, аз ҷумла ҷалби пасандозҳои озоди аҳолӣ, пешниҳоди қарзҳо барои дастгирии рушди устувори иқтисодии Тоҷикистон таъсири манғӣ мерасонад. Лекин, таҷриба нишон медиҳад, ки бе тағијир додани раванди қарзиҳӣ дар худи бонкҳо, мушкилот аз байн намеравад ва ҳавфи дар оянда низ дучор шудани онҳо ба ин ҳолат ба назар мерасад, ки ҳароҷоти бештари маблағҳои буҷетиро талаб мекунад. Одатан дар сатҳи дехоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи қишоварӣ ва дигар нишондиҳандаҳои ба он вобаста бахши соҳибкории хурду миёна ҳам дар рушди дехот ва ҳам ҳиссаи он дар ММД-и қишвар мавқеи муайян дорад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониашон дар маросими савғандёдкунӣ иброз намуданд, ки «Дар ҳафт соли оянда ба афзоиш додани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ афзалият дода

мешавад. Дар ҳафт соли оянда мо бояд афзоиши ҳачми маҷмуи маҳсулоти дохилии кишварро то ду баробар ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолиро ба 45 фоиз расонида, сатҳи камбизоатиро то 15 фоиз коҳиш диҳем»[10]. Ба андешаи мо, яке аз роҳҳои зиёд кардани синфи миёна ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ин инкишоф додани қарзиҳии хурд, маҳсусан ба аҳолии деҳот мебошад. Вобаста ба ин, дар ин самт бояд механизмҳои нави пешниҳоди қарзҳои хурд ва таҷрибаи мавҷуда коркард ва такмил ёфта, роҳҳои таъмини молиявии татбиқи ҳадафҳои рушди деҳот мушаххас карда шавад.

Бояд қайд намуд, ки рушди фаъолияти соҳибкорӣ сиёсати фаъоли давлатӣ ва ташаккули шароитҳои хуби фаъолияти соҳибкориро талаб мекунад. Дар шароити номувоғиқии як қатор стандартҳои рушди баҳодиҳии соҳа аксар ташкилотҳои қарзӣ барои додани қарзҳои хурду миёна барои рушди деҳот бо сабаби надоштани тавозун ва муҳосибот ҳолати воқеии молиявии онҳоро муайян карда наметавонанд ва ин дар натиҷа, ба камшавии ҳачми қарзҳо барои рушди соҳа оварда мерасонад. Имрӯз мушкилоти асосии баҳодиҳӣ ва арзёбии рушди соҳа аз якчанд омил вобаста мебошад, ки асоситаринашон инҳо мебошанд:

- набудани низоми ягонаи худбаҳодиҳӣ дар минтақаҳои алоҳида вобаста ба соҳаҳо;
- надоштани муҳосибот ва тавозуни ягона;
- надоштани таҳлилҳои муқоисавии солҳои қаблӣ бо назардошти мушкилот ва имкониятҳои ҳамон давра;
- баланд будани сатҳи ҳавфҳо дар минтақаҳои алоҳида ва ғ.

Дар асоси тадқиқоти мо маълум гардид, ки дар шароити деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият ва муаммоҳои рушди соҳа қариб мувозинати айнӣ доранд, ки ин ба масъалаҳои фаъолгардонии раванди қарзиҳии хурд таъсири манғӣ мерасонад. Бо сабаби баробар будани мушкилот ва имкониятҳо ҷиҳати фарогирии бештари раванди қарзиҳӣ ба минтақаҳои алоҳидаи деҳоти кишвар андешидани чораҳои зерин мувоғиқи мақсад мебошад:

1. **Дарёфти механизмҳои самаранок ва дорои афзалияти бештар дар минтақаҳои қӯҳӣ.** Масъалаи ба таври дақиқ муайян кардани имкониятҳои истеҳсолӣ дар деҳоти кишвар мувоғиқи мақсад мебошад. Дар ҳамин замина, вобаста ба иқтидори истеҳсолии минтақаҳо пешбинӣ намудани якчанд имтиёзҳое, ки ба ин соҳа мусоидат мекунанд, қобили қабул аст.

2. **Тақвият баҳшидани баҳши ҳунарҳои мардумӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар.** Масъалаи дастгирии рушди деҳот бо бароҳмонии ҳунарҳои мардумӣ, ки он метавонад манбай иловагии даромади аҳолии деҳот бошад.

3. **Дар минтақаҳои нисбатан салқини кишвар тақвият додани баҳши чорводорӣ ва моҳипарварӣ.** Имрӯз аксар минтақаҳои қӯҳии кишвар аз ҳисоби обҳои тоза ва салқин имконияти бештари парвариши моҳиро доранд. Аз ҳамин лиҳоз, дар ин минтақаҳо ташкил намудани ҳавзҳои моҳӣ ва таъминоти аҳолӣ бо ғизои хушсифат манфиати бисёртарафа дорад.

4. Аз ҳисоби захира ва имкониятҳои истеҳсолии минтақа муайян намудани иқтидори қарзӣ ва қобилияти қарзадокунӣ дар деҳоти кишвар.

5. Дар асоси стандартҳои соҳавӣ ва имкониятҳои иқлими миайян кардани қобилияти қарзадокунии қарзгирандагон дар деҳот.

6. Дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон фаъол гардонидани баҳши чорводорӣ ва занбӯриасалпарварӣ.

7. То ҳадди 10% зиёд намудани қарзҳои хурд дар минтақаҳои кишоварзӣ ва имкониятдошта ва аз рӯи ин баҳо додани қобилияти баргардонии қарзҳо.

Адабиёт

1. Буев В.П. и др. Принципы, опыт и перспективы взаимодействия банков и небанковских микрофинансовых организаций в России (резюме итогового

- доклада по исследованию)/ В.П. Буев и др.; под ред. Шестоперова О.М. – М., 2004.- 20с.
2. Балтаджян Г.А. Развитие небанковских кредитных услуг предприятиям малого бизнеса / Г.А. Балтаджян // Финансы и кредит. – 2012. – № 5. – С. 48-51.
 3. Васильева Е.В. Общества взаимного кредита как институт микрофинансирования/Е.В.Васильева// Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 2. – С. 294-314.
 4. Кульматова Р.У. Микрофинансирование в странах с переходной экономикой: опыт и практика деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике /Р.У.Кульматова// Финансы и кредит. - 2008. - № 33. - С. 69-77.
 5. Махшулов С.Ч. Қарзҳои бонкӣ ҳамчун сарчашмаи муҳимми молиявии захираҳо барои истеҳсоли маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ /С.Ч.Махшулов //Паёми Донишгоҳи миллӣ Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - №11. - С.6-12.
 6. Махшулов, С.Ч. Таҳлили нишондиҳандаҳои молиявии низоми бонкӣ дар шароити буҳрони молиявӣ / С.Ч. Махшулов // Паёми молия ва иқтисод. - 2018. - №3 (15) – С. 82-89.
 7. Маковецкая Н. Кассы взаимопомощи /Н.Маковецкая // Прямые инвестиции. – 2008. - № 5. – С.68-74.
 8. Михайлова Н.В. Развитие микрофинансирования в России / Н.В.Михайлова//Ученые записки Российской Академии предпринимательства: сборник научных трудов. Вып. XXI: роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России: сборник научных трудов. – 2009. – С. 45-51.
 9. Панаедова Г.И. К вопросу о формировании на Российском рынке системы микрофинансирования /Г.И. Панаедова// Финансы и кредит. – 2009. – № 15. – С. 2-6.126.
 10. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати савгандёдкуни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 30.10.2020. [манбай электронӣ] URL <http://www.president.tj/node/24374> (санаи муроҷиат: 23.04.2021)
 11. Таҳлили маълумот оид ба дарҳостҳои мизочон барои гирифтани қарз. [манбай электронӣ] URL <https://www.nbt.tj/files/base/nazarsanjiho/2020/.pdf>
 12. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации // Избранные труды. - М., 1993.
-

УДК: 338.24

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ РАВАНДИ МУҲОЦИРАТИ МЕҲНАТИИ БЕРУНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Умарзода Навруз – номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими қалони кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистан, ш.Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14. E-mail: umar.0700@mail.ru Телефон: (+992918959393)

Мақола роҳҳои рушд додани механизми танзими раванди муҳоцирати меҳнатии беруниро дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар гирифта, дар робита ба таҷрибаи хориҷии танзими муҳоцирати меҳнатӣ ва татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Муаллиф кӯшиши намудааст, ки самтҳои асосии такмили механизми таъмини шугли самаранок ва танзими муҳоцирати меҳнатии беруниро мавриди баррасӣ қарор дихад. Бахши воқеии иқтисодиёт аз ҳисоби истифодаи самараноки захираҳои иқтисодӣ, ки дар шакли сармояҳои муҳталиф дар ихтиёри давлат қарор дорад, муайянкунанда ҳисобида мешавад. Дар мавриди истифодаи ин захираҳо ҷудо кардани қувваи корӣ зарур

буда, таъмини қувваи корӣ шароити татбиқи сиёсати муҳочират ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи таҳқиқ мӯайян гардидааст, ки дар иқтисодиёти ватанӣ ҷанбаҳои институционали бартарӣ доранд ва вобаста ба хусусиятҳои минтақавӣ метавонад дар сатҳи расмӣ ва ҳам гайрирасмӣ афзоши ёбад. Ҳамин тавр, бо истифодаи нуктаҳои муҳимми он муаллиф ба ҳулоса меояд, ки анбӯҳи муҳочират бояд қисми умумии стратегияҳои иқтисоди беруна ва дохилии иқтисоди миллиро фарогир бошад. Бинобар ҳамин, такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки равандҳои муҳочиратро танзим мекунанд, аз такмили бастани созиномаҳо ва таҷдиди шартҳои алоҳидай шугли расмӣ дар байнин кишварҳо муҳим арзёбӣ карда мешавад ва татбиқи механизми муносиби танзими равандҳо ва анбӯҳи муҳочиратро бо дарназардоши манфиатҳои иқтисодии кишварҳо барои қувваи корӣ ва мутахассисони баландихтисос пешниҳод менамояд.

Калидвожсаҳо: механизми танзими раванди муҳочирати меҳнатӣ, таҷрибаи хориҷии танзими муҳочирати меҳнатӣ, таъмини шугли самаранок, қувваи корӣ, шароити татбиқи сиёсати муҳочират, муҳочирати беруниӣ, дурнамои рушд, анбӯҳи муҳочират, созиномаҳои шугли байнин кишварҳо.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Умарзода Навруз – кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры налога и налогообложения, Таджикский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. E-mail: umar.0700@mail.ru. Телефон: (+992918959393)

В статье рассмотрены пути разработки механизма регулирования процесса трудовой миграции за границу в условиях Республики Таджикистан и зарубежный опыт регулирования трудовой миграции и его реализация в Республике Таджикистан. Автор попытался обсудить основные направления совершенствования механизма обеспечения эффективной занятости и регулирования внешней трудовой миграции. Реальный сектор экономики определяется эффективным использованием экономических ресурсов в виде различных инвестиций, находящихся в распоряжении государства. Что касается использования этих ресурсов, то необходимо выделить рабочую силу, а обеспечение рабочей силой считается условием реализации миграционной политики. В результате исследования установлено, что в отечественной экономике преобладают институциональные аспекты, и в зависимости от региональных особенностей она может расти как на официальном, так и на неофициальном уровне. Таким образом, используя ее важные положения, автор приходит к выводу, что массовая миграция должна быть общей частью внешнеэкономической и внутренней экономической стратегии национальной экономики. По этой причине важным считается совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих миграционные процессы, а также совершенствование заключения соглашений и возобновления отдельных условий официального трудоустройства между странами, и предлагается внедрение соответствующего механизма регулирования процессов и объема миграции с учетом экономических интересов стран в рабочей силе и высококвалифицированных специалистах.

Ключевые слова: механизм регулирования трудовой миграции, зарубежный опыт регулирования трудовой миграции, обеспечение эффективной занятости, рабочая сила, условия реализации миграционной политики, внешняя миграция, перспективы развития, массовая миграция, трудовые договоры между странами.

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM FOR REGULATING THE PROCESS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Umarzoda Navruz – Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Tax and Taxation, Tajik State Financial and Economic University. Address: Republic of Tajikistan, 734067, Dushanbe, st. Nakhimov, 64/14. E-mail: umar.0700@mail.ru tel: (+992918959393)

The article includes ways to develop a mechanism for regulating the process of labor migration abroad in the conditions of the Republic of Tajikistan and considers foreign experience in regulating labor migration and its implementation in the Republic of Tajikistan. The author tried to discuss the main directions for improving the mechanism for ensuring effective employment and regulating external labor migration. The real sector of the economy is determined by the efficient use of economic resources in the form of various investments at the disposal of the state. With regard to the use of these resources, it is necessary to allocate labor, and the provision of labor is considered a condition for the implementation of migration policy. As a result of the study, it was found that institutional aspects prevail in the domestic economy, and depending on regional characteristics, it can grow both at the official and unofficial levels. Thus, using its important provisions, the author comes to the conclusion that mass migration should be a common part of the foreign economic and domestic economic strategy of the national economy. For this reason, it is considered important to improve the legal acts regulating migration processes, as well as to improve the conclusion of agreements and the renewal of certain conditions for official employment between countries, and it is proposed to introduce an appropriate mechanism for regulating the processes and volume of migration, taking into account the economic interests of countries in the labor force and highly qualified specialists.

Key words: mechanism for regulating labor migration, foreign experience in regulating labor migration, ensuring effective employment, labor force, conditions for the implementation of migration policy, external migration, development prospects, mass migration, labor contracts between countries.

Роҳҳои такмили механизми танзими раванди муҳочирати меҳнатии берунӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҷрибаи хориҷии танзими муҳочирати меҳнатии берунӣ ва татбиқи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста мебошад. Таҳқиқи ин масъала ба он водор месозад, ки самтҳои асосии такмили механизми таъмини шуғли самаранок ва танзими муҳочирати меҳнатии берунӣ барои пешрафти иқтисодиёт ва таъмини рушди соҳаҳо хело мухим мебошад.

Бахши воқеии иқтисодиёт истифодаи самараноки захираҳои иқтисодиро, ки дар шакли сармояҳои муҳталиф дар ихтиёри давлат қарор дорад, дар бар мегирад. Таҷрибаи батанзимдарории муҳочирати мамлакатҳо нишон медиҳад, ки барои истифодаи ин захираҳо чудо кардани қувваи корӣ зарур буда, таъмини қувваи корӣ ва татбиқи сиёсати муҳочират омилҳои асосии рушди устувори иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб мераванд [6, с.383]. Дар чунин шароит рушди сиёсати муҳочирати меҳнатии берунӣ дар кишвар муайянкунандай дурнамои рушдро дар асоси афзалиятҳои кишвар, ки дар барномаҳои давлатии рушд зикр шудаанд, талаб менамояд.

Тибқи анъана, муҳочират ва хусусиятҳои он дар кишвари мо аз тамоюлҳои ҷаҳонӣ фарқ мекунад. Масалан, дар иқтисодиёти мо қоидаҳои иҷтимоӣ бартарӣ доранд. Бинобар ин, дар минтақаҳое, ки иқтидори демографӣ нисбат ба дигар минтақаҳо баландтар аст, масъала аз он бармеояд, ки ин ҳолат метавонад дар сатҳи расмӣ ва ғайрирасмии афзоиш ба ҳисоб гирифта шавад. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар солҳои охир мушкилоти муҳочират камтар шудааст, зоро заминаҳои рушди бозори доҳилӣ фароҳам оварда шудаанд.

Бо такя ба нуктаҳои мазкур метавон гуфт, ки анбӯхи муҳочират бояд қисми умумии стратегияҳои иқтисодии беруна ва дохилии иқтисоди миллиро фаро гирад. Такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки равандҳои муҳочиратро танзим мекунанд, бастани созишномаҳо ва таҷдиди шартҳои алоҳидаи шуғли расмӣ дар байни кишварҳо аҳаммияти муҳим доранд. Ба назари мо, рушди иттиҳодияҳои ҳамгирой дар соҳаи сиёсати муҳочират, татбиқи механизми муносаби танзими равандҳо ва анбӯхи муҳочиратро бо дарназардошти манфиатҳои иқтисодии кишварҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои қувваи корӣ ва мутахассисони баландихтисос тақозо мекунад.

Барои дарёфти роҳҳои такмили механизми раванди муҳочирати меҳнатии берунӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи мо аз он бармеояд, ки равишиҳои назариявӣ ва методологии танзими муҳочирати меҳнатии берунӣ хело муҳим аст. Омӯзиши ин падида ба бозори меҳнати дохилӣ, сатҳи рушди заҳираҳои меҳнатии кишвар, инчунин ба бучети давлатӣ ва сатҳи рушди иқтисодии кишварҳо - донорҳо таъсири назаррас мерасонад. Раванди таҳқиқот нишон медиҳад, ки муҳочирати меҳнатии берунӣ ҳамчун як ҳаракати фазоии меҳнатӣ байни кишварҳо амал мекунад. Бинобар ин, дар асоси натиҷаҳои бадастомада исбот намудем, ки муҳочирати меҳнатии берунӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ мақоми маҳсус дорад. Ба ақидаи мо, ин раванд ба истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолотӣ мусоидат менамояд. Ба назари мо, шарти зарурии рушди иқтисодӣ дар равандҳои муҳочират танзими соҳтори қувваи корӣ ба шумор меравад. Қисми таркибии ин раванд “чавонон” мебошанд. Бо таҳлили ретроспективии соҳаи муҳочират нишон додем, ки аз нисф зиёди муҳочирон аз 21 то 30-солаанд, ки ин наздики 65%-ро ташкил медиҳанд. Он қисми муҳочироне, ки барои беҳбудии иқтисодии худ кишварро тарқ мекунанд, дар солҳои гуногун ба ҳисоби миёна 75%-ро ташкил медиҳанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳиссаи категорияи синну соли чавонон дар соҳтори умумии бекорӣ зиёд мебошад [8, с.72].

Барои дарки самаранокии ҳам сиёсати муҳочират ва ҳам сиёсати иқтисодӣ, баҳисобигирии таносуби маҷмӯи воридоти пулӣ ба бучет аз ҳисоби муҳочирони меҳнатии содиротшаванда дар умум шавқовартар мешавад (андозҳо ва пардохтҳои ҳатмии агентиҳои ҳусусии шуғли, марказҳои рекрутингӣ ва ғайра) миқдори умумии андозҳо аз даромади шахсони воқеӣ, ки муҳочирони содиршаванда метавонистанд пардоҳт кунанд, агар дар ватани худ бо ҷои кор таъмин мебуданд. Дар ҳолате, ки ҳисобу замкуниҳои солонаи ҳаҷми андозҳои потенсиалий ба маблағҳои ҳақиқии воридшаванда аз ҳисоби муҳочирони меҳнатӣ ба бучет баробар ё зиёд шавад, дар ин ҳолат бораи мувоғиқи мақсад будани ҳаҷман калон шудани муҳочирати содиршаванда савол ба миён меояд, ҷунки барои давлат таъсис додани ҷойҳои корӣ дар дохили кишвар фоиданоктар аст. Ағсӯс, ки муҳочирони меҳнатии содиршаванда, инчунин талафоти зиёд меорад. Дар ин матни ҳароҷоти бучет, сухан дар бораи воситаҳое меравад, ки давлат барои омӯзондан, хизматрасониҳои тиббӣ ба муҳочирати меҳнатии содиротшаванда сарф карда буд. Аслан давлатҳои содироткунандаи заҳираҳои меҳнатӣ ба омода кардани мутахassisон барои эҳтиёҷоти дигар кишварҳо маблағгузорӣ мекунанд. Ҳисоби нишондиҳандаи додашуда басо мушкил аст, бо назардошти зарурати арзишмуайянкунии бузургиҳои миёнаи ҳароҷоти давлат ба ҳар як истиқоматкунанда аз рӯи ҳамаи самтҳо: тарбияи томактабӣ, таълим дар мактаби миёна, миёнаи кабӣ, макотиби олӣ, хизматрасониҳои тандурустӣ ва ғайра. Ҳаҷми зараре, ки давлат аз рафтани муҳочир мебинад, мустақиман бо сатҳи таҳассуснокии селаи муҳочирони содиротшаванда вобастагӣ дорад. Чӣ қадаре, ки он баланд бошад, ҳамон қадар зиёд давлат зарар мебинад [10, с.12].

Ҳақиқати иҷтимоии мусоирро бе муҳочирати аҳолӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Давлатҳо – пешвоҳои рушди ҷаҳонӣ, афзалиятҳоро аниқ муайян намуда, бо истифодаи равиши интиҳоӣ қӯшиш мекунанд, ки муҳочирати ҷаҳониро ҳамчун омили муҳимми

рушди сармояи инсонӣ, иқтисодиёт ва ҳамаи соҳаҳои иҷтимоӣ истифода баранд. Мисоли равшан ИМА мебошад, ки дар он ҷо бо ёрии муҳочирони воридшудаи баландиҳтисос илм, соҳаи технологияҳои баланд, тиб ва гайра рушд карда истодааст, қувваи кории хориҷии таҳассусашон паст бошад, бизнези хурду миёнаро бо дастони корӣ таъмин карда истодааст. Қиҷварҳое, ба мисли Канада, Австралия, Зеландияи Нав, Исландия, Англия, Олмон дар канор намондаанд.

Вокеан, муҳочиратро ҳамчун ҷараёни танҳо таъсири мусбатдошта баррасӣ кардан лозим нест. Дар асл, муҳочират як навъи "катализатор"-и иҷтимоӣ мебошад. Агар давлат мушкилоти системавӣ дар идоракунӣ ва мубориза бо коррупсия дошта бошад, шиддати байнинстниҳӣ, ҷинояткорӣ, иқтисодиёти ниҳонӣ, шуғли ғайриқонунӣ, қочоқи маводи муҳаддир ва ғ. афзоиш меёбад.

Бо афзоиши ҳаҷми муҳочирати корӣ, захираҳои меҳнатии хориҷӣ бештар ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии қиҷвари қабулкунанда, инҷунин, рушди бозори меҳнати соҳаҳои алоҳида, баробар кардани нобаробарии демографӣ таъсири мерасонад.

Мутаассифона, арзёбии таъсири муҳочирати меҳнатии воридшаванда ба рушди иқтисодӣ ба як қатор омилҳо мушкилӣ меоварад, ба мисли васеъ паҳн гаштани шуғли ғайриқонунӣ, норасои низоми баҳисобигирии омори муҳочират, вобастагии таъсири натиҷаҳо аз ҳаҷман ва давомнок истифодабарии қувваи кории хориҷӣ ва ғ. Инҷунин, бояд қайд кард, ки натиҷаи ҷалби қувваи кории баландиҳтисос дар баъзе маврид аз муҳочирати меҳнатии воридшавандаи ихтисосашон паст фарқ мекунад. Муҳочирати меҳнатии воридшаванда, дар навбати аввал, ба бозори меҳнати қиҷвари қабулкунанда таъсири мерасонад. Чуноне ки қайд шуда буд, ин таъсирирасонӣ оқибатҳои мусбат ва манғӣ дорад [12, с.48].

Аввалин, воридоти қувваи корӣ мушкилоти норасои қувваи кориро қоҳиш медиҳад. Аксарияти қиҷварҳои мутараққӣ ба давраи қоҳишёбии шумораи умумии аҳолии қобили мөхнат бо сабаби қоҳиш ёфтани сатҳи таваллуд ворид шудаанд. Умуман, ин мушкилиро метавон бо ду роҳ ҳаллу фасл кард: якбора баланд шудани ҳосилнокии меҳнат ва ҳавасмандгардонии муҳочирати меҳнатӣ. Варианти аввал аз ҳама мусоид аст, аммо вақт ва рушди технологиро талаб мекунад. Варианти дувум, аллаҳусс барои бизнеси хурд ва миёна қаноатмандии фавриро пешниҳод менамояд.

Дуюм, шуғли муҳочирон дар ҳоҷагиҳои хонаводагӣ ба шуғли занон мусоидат мекунад. Ҷойҳои кории мураббиён, парасторон ва хонашинон дар як муддати кӯтоҳ дар қиҷварҳои пешрафта ба моли муҳочирон мубаддал гаштанд. Аммо, қобилияти истифодаи қувваи кории арзони хориҷӣ барои бисёре аз занон омили ҳавсмандкунандаи дастрасии онҳо ба кор мебошад.

Сеюм, шуғл дар бизнес ва соҳибкории хурд меафзояд. Ин таъсиrot ҳангоми ҷалби қувваи кории баландиҳтисос ва пастиҳтисос ба назар мерасад.

Одатан, бизнеси хурд аз андозаи ҳароҷот, аллаҳусс дар марҳилаи таъсисёбӣ ва барқароршавӣ вобастагии мустақим дорад. Захираҳои меҳнатии хориҷӣ имкон медиҳанд, ки дар сурати норасои қувваи корӣ аз онҳо истифода баранд, инҷунин, арзиши онҳо қоҳиш ёбад. Ин натиҷа ҳангоми истифодаи муҳочирони ғайриқонунӣ, ҳусусан дар қиҷварҳое, ки дар бозори меҳнат кафолати баланди иҷтимоӣ доранд, мушоҳида мешавад.

Чорум, муҳочирати меҳнатӣ шуғлро дар корҳои ғайритахассусӣ таъмин мекунад. Тагијироти ҷиддӣ дар соҳтори иҷтимоии қиҷварҳои мутараққӣ ба бозори меҳнат таъсири ҷиддӣ расонид. Барои синфи миёнаи афзоянда ҷойҳои корие, ки қувваи кории бетахассус талаб мекунад, аз ҷиҳати ҷанбаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ бенуфуз ҳисобида мешавад. Вобаста ба ин, ҷараёни муҳочирати ихтисоси пастиҳошта, ҷойҳои кории бенуфузро бо қувваи кории зарурӣ таъмин менамояд, гарчанде ки аллакай қайд карда шудааст, бо ҳуд як қатор ҳатарҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро дар бар мегирад.

Панчум, шуғли муҳочирон дар бахшҳои "бенуфуз"-и иқтисодиёт ба зудҳаракатии амудии коргарони маҳаллӣ мусоидат намуда, онҳоро барои такмили ихтисос ва пайдо кардани чойҳои бонуфуз ва музdnок ҳавасманд менамояд. Дар вазъияте, ки коргарони маҳаллӣ барои такмили ихтисос ва хоҳиши пайдо кардани чойҳои кори музdnоки баланд надоранд, эҳтимолияти бекор мондан ё хориҷ шудан аз ин минтақа хеле баланд аст.

Муҳочирати меҳнатӣ барои бозори меҳнатии кишварҳои қабулкунанда як қатор оқибатҳои манғӣ дорад. Ин, пеш аз ҳама, ба бекорӣ ва музди меҳнат даҳл дорад. Аз мавқеи идоракуни давлатии равандҳои муҳочират зарур аст, ки мунтазам динамикаи бекорӣ ва сатҳи музди меҳнатро барои танзими фаврӣ ба тамоюлҳои манғӣ, ки метавонанд бо афзоиши ҷараёни муҳочират тезутунд гардад, мониторинг гузаронида шавад.

Таъсири дигари манғӣ барои давлати қабулкунанда криминализатсиякунии баъзе бахшҳои бозори меҳнат мебошад. Ба ғайр аз саркашии андозупорӣ, криминализатсия, ҷун қоида, сатҳи умумии рақобатро дар як сегмент коҳиш медиҳад, ки ба паст шудани суръат ва рушди технологӣ оварда мерасонад. Мо набояд дар бораи маҷмуи оқибатҳои манғии иҷтимоию сиёсии ҷунин зухурот фаромӯш қунем.

Муҳочирони меҳнатие, ки ба ҷомеаи нав ворид шудаанд, як қисми умумии сармояи инсонии давлати қабулкунанда мешаванд. Вобаста аз дараҷаи ихтисос ва маълумот, синну сол ва вазъи саломатӣ, ҷараёни муҳочирони меҳнатӣ метавонад сатҳи рушди сармояи миллиро ҳам афзоиш ва ҳам коҳиш диҳад [10, с.24-25].

Дар иқтисоди постиндустриалий, ки бар дониш ва технологияҳои режимиҳои 5-ум ва 6-ум асос ёфтааст, сармояи инсонӣ ба як манбаи стратегии рушди устувор, рақобатпазирии миллӣ ва болоравии некуаҳволии мардум табдил мейбад.

Рушди кишварҳои Ғарб барои муҳочирони меҳнатӣ ҷолиб буда, онҳо кӯшиш мекунанд, ки сифати қувваи кориро тавассути интихоби коргарони ҷавон ва баландихтисос беҳтар намоянд. Дар айни замон, рақобати глобалий дар сатҳи дохилисоҳӣ, байнисоҳӣ, байнидавлатӣ мушоҳида мешавад. Масалан, ИМА на танҳо қувваи корӣ, инчунин роҳҳои таълимиро барои пур кардани нуқтаҳои афзоиш кадрҳои баландихтисос истифода мебарад. Ҳар сол бахши IT бо мутахassisони беҳтарини Ҳиндустон, Ҷин, Корея Ҷанубӣ, Россия ва ғайра пур карда мешавад.

Бо назардошти густариши қувваи кории пастихтисос, сатҳи умумии сармояи инсонии миллӣ коҳиш мейбад. Вазъиятро манғӣ ба назар гирифтан лозим аст, вақте ки воридшавии кормандони пастихтисос ҳангоми аз кишвар рафтани кадрҳои баландихтисос сурат мегирад. Бо ҷунин тамоюли ҷойивазқунӣ коҳишёбии сармояи инсонӣ назаррас аст.

Маълум аст, ки танзими давлатии муҳочирати меҳнатии берунӣ ба дастгирии фаъоли давлат ва пеш аз ҳама, аз ташкилотҳои тиҷоратӣ вобаста аст. Ин метавонад ба табдилёбии муҳочирати меҳнатӣ ҳамчун неруи пешбар дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ баромад қунад. Зиёда аз ин ҳамчун омили асосии рушди иқтидори сармоягузорӣ мусоидат намояд. Дар робита ба ҳамин, сиёсати дурустӣ муҳочирати меҳнатии берунӣ бо ҷалби захираҳои инвеститсионии натанҳо сармоягузории мустақим, балки бо маблағгузориҳои мустақим низ алоқаманд мебошад. Ҷунин раванд ба тавсее ва рушди бахши молиявии иқтисодиёти миллӣ нигаронида мешавад. Дар замини таъмини рушди устувори иқтисодӣ дар кишвар, ташаккули стратегияи устувори рушди бахши воқеии иқтисодиёти миллӣ, ки бояд ҳолати сифатан нави шуғли шаҳрвандонро инъикос қунад, аҳаммияти хос дорад. Ҷунин ҳисобидан мумкин аст, ки фароҳам овардани шароит барои таъмини шуғли самаранок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи асосии паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва танзими муҳочирати меҳнатӣ мебошад. Бинобар ҳамин, сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешгирии таҳдидҳои эҳтимолии хориҷӣ, таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ таваҷҷӯҳ намуда, дар ин замина мусоидат ба шуғли самараноки аҳолӣ ва фароҳам

овардани муҳити мусоиди соҳибкорӣ равона карда мешавад. Ҳамин тавр, анбӯҳи муҳочират бояд қисми умумии стратегияи иқтисодии хориҷӣ ва дохилии иқтисодиёти миллиро фаро гирад. Бо ин мақсад такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқии танзимкунандай равандҳои муҳочират, бастани шартномаҳо ва таҷдиди назари шартҳои муайян барои шуғли расмӣ байнин кишварҳо бояд тавсееи васеъ дошта бошад.

Муҳочират дар заминаи равандҳо ва механизмҳои иҷтимоӣ, ки мавҷудияти воқеии иҷтимоӣ-тро ташаккул медиҳанд, зарурати ҷустуҷӯи дигар нуқтаи назари воқеяни иҷтимоиву фарҳангии имрӯзаро ифода мекунад. Ин яке аз самти муҳимми сиёсати муассири муҳочират барои пеш гирифтани танзим намудан мебошад.

Дар ин раванд ба ҳисоб гирифтани таносуби маҷмуи воридоти пули нақд ба буча аз муҳочирати меҳнатиро зарур меҳисобем. Масалан, андозҳо ва пардохтҳои ҳатмии аз ҷониби агентиҳои шуғли ҳусусӣ, марказҳои киро ва ғайра пардохтшаванда, инчунин, андозҳои маҷмуии эҳтимолӣ аз даромади шахсони воқеие, ки муҳочирон метавонистанд пардохт намоянд, сарчашмаҳои танзими дар ин самт муайянкунанда барои ҳаракати муҳочират мебошад. Масалан, дар мавриди ҷой доштани шароити корӣ зарурат барои муҳочирати беруна намемонад. Аз нигоҳи танзим дар бар гирифтани маблағи андозҳои эҳтимолӣ аз миқдори воқеии воридоти пули буча шаффофияти инвестиционӣ ба амал меояд. Ин дар доираи танзими сиёсати муҳочирати меҳнатӣ самаранок мебошад. Зиёда аз ин мавқеи рушди танзим дар ин самт манфиати умумӣ мегирад.

Бо танзим фаро гирифтани раванди муҳочират зарурати идоракуни давлатии муҳочирати меҳнатии беруниро тақозо мекунад. Вазифаи асосии ҷунин низом баланд бардоштани самараи мусбат ва кам кардани ҳароҷоти иҷтимоӣ мебошад. Мақсад дар ин ҷода аз он бармеояд, ки таҳияи системаи нишондиҳандаҳои назоратӣ ҳамчун омили кории хориҷӣ баромад карда, ин фарогирии ҷабҳаҳои гуногуни рушди иҷтимоию иқтисодии кишварро дар дохил ва арсаи байналмилалӣ мавриди танзим қарор медиҳад.

Ҳамин тавр, механизми танзими раванди муҳочирати меҳнатии беруниӣ дар иқтисодиёт назоратро дар ин самт бо арзёбии вазъи муҳочирати меҳнатии берунии кишвар фаро гирифта, сабабҳои иҷтимоию иқтисодии муҳочирати меҳнатии беруниро дар мамлакат мавриди идоракунӣ қарор медиҳад. Аз назари мӯ, ин ҷо имконияте ба амал меояд, ки низоми институтионалии таъмини шуғл самаранок ба амал ояд. Ин, дар навбати худ, механизми танзими муҳочирати меҳнатии берунии кишварро дар робита ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ устувор мегардонад.

Дар самти танзими муҳочирати меҳнатии берунии Тоҷикистон арзёбии раванди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт мақоми маҳсус дорад. Аз назари мӯ, вазъи муҳочирати меҳнатӣ дар робита ба аҳолии қобили меҳнат бояд ба эътибор гирифта шавад. Дар робита ба ҳамин, дар раванди такмили танзим ба ҳисоб гирифтани сабабҳои водоркунандай муҳочирати беруна, аз қобили ҳоҳиш ва мароми муҳочирон хело муҳим мебошад. Алалхусус дар мавриди суръат гирифтани муҳочират оқибатҳои он ба раванди солимии хонаводаҳо бетаъсир намемонад.

Ҳамин тавр, танзими муҳочирати меҳнатии беруниӣ омили муҳим дар рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ба шумор рафта, барои арзёбии сабабҳои асосии муҳочират, аз ҷумла тафовут дар сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии давлатҳо, тафриқаи зиёди музди меҳнат дар байнин кишварҳо мебошад. Бинобар ин, афзоиши муҳочирати меҳнатӣ дар давраи рушд вобаста ба ҳамин ҳусусиятҳо муайян мегардад. Яъне, механизми замони муосир дар самти муҳочират бештар ҳусусиятҳои замонавӣ бояд дошта бошад. Бо ин қайд карданием, ки муҳочират барои таъмини рушд бо роҳи тарбия ва ба воя расонидани онҳо бо танзим фарогир бошад.

Ҷунин татбиқи механизми замонавӣ ба равандҳои муҳочирати меҳнатии беруниӣ имкон медиҳад, ки заминаи меъёрию ҳуқуқии танзими муҳочирати меҳнатӣ сари вақт такмил ёбад. Дар шароити рақамигардонии иқтисодиёт раванди муҳочирати меҳнатии

беруниро мувофиқ ба талабот ба амал бояд овард. Ба назари мо, дар ин самт истифодай воситаҳои танзими давлатии муҳочирати меҳнатии берунӣ, ҳамоҳангсозии самараноки фаъолияти вазорату идораҳои ватаний ва берунӣ хело зарур мебошад. Ҳамаи ин дар ниҳояти кор татбиқи саривақтии тадбирҳои пешниҳодшударо ба танзими равандҳои муҳочирати меҳнатии берунӣ дар таъмини рушди иқтисоди миллӣ ифода мекунад. Шумораи бекорон кам гардида, ҳамоҳангии байни миқдору сифати аҳолии қобили меҳнат ва ҷойҳои кории баамалоянда таъмин мегардад. Алалхусус дар шароити муносибатҳои бозорӣ механизми мониторинги бозори меҳнат аз мавқеи ҳаракати аҳолӣ ва пайваста бозомӯзии онҳо омили самараноки фаъолияти корӣ ва пешниҳоди қувваи корӣ ба берун барои бештаргардонии дараҷаи сармояи инсонӣ мебошад.

Адабиёт:

1. Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2019. Маҷмӯи оморӣ/Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. - С.86.
2. Денисенко М.Б. Миграциология/ М.Б. Денисенко. - М.: МГУ, 1989. - 96с.
3. Ионсев В.А Международная миграция населения: теория и история изучения/В.А. Ионсев. – М.:Диалог- МГУ, 1999. - 370с.
4. Каримов О.К. Трудовая миграция в годы независимости Республики Таджикистан в условиях глобализации /О.К. Каримов //Известия ТГУЮБП. – 2009. - №3(39). -С.5-12.
5. Таджикистан: 30 лет государственной независимости/Статистический сборник.- Душанбе, 2021.-С. 335-336.
6. Умарзода Н. Вопросы теории и практики миграционного поведения в контексте устойчивого развития пространственной экономики/ С.Маъдиев, Н.Умарзода //Финансовая экономика. Всероссийский научно-аналитический журнал. - 2022. - №4. - С.383-385.
7. Умарзода Н.Н. Муаммоҳои муҳочирати меҳнатии берунӣ ва роҳҳои танзими давлатии он дар Тоҷикистон. Монография /Н.Н. Умарзода. – Душанбе, 2022. - 182с.
8. Умаров Н.Н. Институциональные аспекты обеспечения продуктивной занятости и регулирование процессов миграции рабочей силы в Республике Таджикистан/ Кадыров Д.Б., Умаров Н.Н./// Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе: «Сино», 2018, - №9. - С. 72-78.
9. Умаров Н.Н. Миграция рабочей силы и экономики страны: выгоды и потери/ Н.Н. Умаров, Ф.С. Убайдов // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе: Сино, 2016. - №2/10 (219). - 0,5 п.л.
10. Умаров Н.Н. Приоритетные направления обеспечения продуктивной занятости в экономике Республики Таджикистан/ Д.Б. Кадыров, Н.Н. Умаров // Таджикистан и современный мир. – Душанбе. - 2019. - №2 (65). – С. 12-26.
11. Умаров Н.Н. Приоритетные направления обеспечения продуктивной занятости в экономике Республики Таджикистан/ Д.Б. Кадыров, Н.Н. Умаров // Таджикистан и современный мир. – Душанбе. - 2019. - №2 (65). – С. 12-26.
12. Умаров Н.Н. Ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии муҳочирати меҳнатии берунӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ/ Н.Н. Умаров //Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе. – 2019. - №7. - С.48-54.

УДК: 336.67

НАҚШИ МЕНЕЧЕРОНИ МОЛИЯВӢ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ХАВФ ВА БУҲРОНИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ

Боймуродов Ҷовид Ҷаъфаровиҷ - сардори шӯъбаи амалиётии ҶСП “Спитаменбонк”.
Сурога: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, куч. Шамсӣ, 4. Тел: (+992)928-35-55-66.

Дар мақола нақши менечерони молиявӣ дар раванди ҳолатҳои хавф ва идоракунии зиддибуҳронӣ баррасӣ мешавад. Имрӯз барои пешгирии зуҳуроти буҳронӣ, таъмини устувории корхонаҳо ва идоракунии самараноки онҳо дар шароити буҳронӣ, инчунин, аз ҳолати хавфнок баровардани корхонаҳо норасои мутахассисони баландихтисос хеле зиёд ба назар мерасад. Галаботи бисёре аз ширкатҳо, баҳусус, дар соҳаи молия ва бонӯӣ, ба татбиқи идоракунии хавфҳо боиси пайдоии чунин категорияи маҳсуси касбӣ ба мисли «менечерҳои хавф», яъне чунин мутахассисоне, ки дар фаъолияти ширкат хавфҳои гуногунро (молиявӣ, иҷтимоӣ) мечӯянд ва дараҷаи хавф ва эҳтимолияти пайдоии онҳоро муайян мекунанд, ҳаҷми талағоти эҳтимолиро арзёбӣ мекунанд, инчунин, барои вокуниши мувоғиқ ба ҳатарҳои муайян тавсияҳо омода мекунанд ва оқибатҳои манғии онҳо барои корхона мусоидат менамояд.

Калидвоҷсаҳо: идоракунӣ, буҳрон, хавф, менечерони молиявӣ, устувории корхонаҳо, менечери хавф, менечери буҳрон.

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КРИЗИСОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Боймуродов Джовид Джсафарович - начальник операционного отдела АСП «Спитаменбанк». Адрес: 734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шамси, 4. Тел: (+992)928-35-55-66.

В статье рассмотрена роль финансовых менеджеров в процессе рисковых ситуаций и антикризисного управления. На сегодняшний день в целях предотвращения кризисных явлений, обеспечения устойчивости предприятий и их эффективного управления в условиях кризиса, а также вывода предприятия из рисковых ситуаций ощущается острые нехватка квалифицированных специалистов. Потребность многих компаний, особенно в сфере финансов и банковского дела, во внедрении риск-менеджмента привела к появлению такой специфической профессиональной категории, как «риск-менеджеры», т.е. такие специалисты, которые ищут различные (финансовые, социальные) риски в деятельности компании и определяют уровень их риска и вероятность их возникновения, оценивают размер возможных убытков, а также готовят рекомендации по адекватному реагированию на те или иные риски и уменьшению их негативных последствий для предприятия.

Ключевые слова: управление, кризис, риск, финансовые менеджеры, устойчивость предприятий, риск-менеджер, антикризисный менеджер.

THE ROLE OF FINANCIAL MANAGERS IN RISK AND CRISIS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Boymurodov Jovid Jafarovich - head of department Spitamenbank. Address: 734064 Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Shamsi, 4. Tel: (+992)928-35-55-66.

The article considers the role of financial managers in the process of risk situations and anti-crisis management. Today, in order to prevent crisis phenomena, ensure the sustainability of enterprises and their effective management in a crisis, as well as the withdrawal of an enterprise from risky situations, there is an acute shortage of qualified specialists. The need of many companies, especially in the field of finance and banking, to implement risk management has led to the emergence of such a specific professional category as “risk managers”, i.e. such specialists who look for various (financial, social) risks in the company's activities and determine the level

of their risk and the likelihood of their occurrence, assess the amount of possible losses, and also prepare recommendations for an adequate response to certain risks and reduce their negative consequences for the enterprise.

Key words: management, crisis, risk, financial managers, sustainability of enterprises, risk manager, anti-crisis manager.

Муддати дароз аст, ки мавзуи бухрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ саҳифаҳои аввали матбуоти давриро тарқ накардааст. Мутаассифона, бухрон шиддат мегирад, ки дар маҷмуъ, ба иқтисодиёт ва ба шароити фаъолияти корхонаҳо таъсири манғӣ мерасонад.

Дар натиҷаи ин таъсир ва аксар вақт идоракуни бесамари худ, бисёр корхонаҳо бо мушкилоти муфлисӣ ва муфлишавии минбаъда ва гайра рӯ ба рӯ мешаванд. Мутахассисон бо номи маъмултарин кутоҳшудаи «менечери хавф» ё «менечери бухрон» дар назар дошта мешавад. Аммо, ин гуна мутахассисон ҳоло дар корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле кам ё ин ки ба ҷашм намерасад [2].

Бо мақсади пешгирии бухрон дар корхона ва мубориза бо он ва оқибатҳои он, идоракуни зиддибуҳронӣ ё идоракуни бухрон истифода мешавад. Ин мағҳум дар маъхазҳои илмӣ ва қасбӣ гуногун шарҳ дода мешавад, аммо дар маҷмуъ, онро метавон ҳамчун фаъолияте муайян кард, ки барои рафъи ҳолати бухронӣ дар корхонае, ки ба мавҷудияти он мустақиман таҳдид мекунад, фавқулода зарур аст, ки дар ҷараёни он дар сатҳи корхона расмиёти маҳсуси зиддибуҳронӣ сурат мегирад ва вазифаҳои фаврии амалиётӣ таҳия карда мешаванд.

Ҳолати бухронӣ дар корхона метавонад бо ҳар гуна сабабҳои беруна ва дохилӣ, аз қабили эҳтиёҷоти даврии инноватсионӣ ва таҷдиди соҳтори корхона, тағиরот дар вазъи сиёсӣ ва иқтисодии қишвар, инчуни, қонунгузории миллӣ, аз доираи одоби тиҷорати амалҳои рақибон (пудратчиён, истеъмолкунандагон ва гайра), қарорҳои ҳатои идоракуни роҳбарияти корхона, сиёсати бесамари инноватсионӣ ва сармоягузорӣ, муайянкунии номуваффақи стратегияи маркетинг, сатҳи номукаммали ташкили истеҳсолот ва гайра.

Рафъи ҳолати бухронӣ ба андозаи зиёд аз ташкили дурусти идоракуни зиддибуҳронӣ ва ҳузури роҳбарон ё мутахассисони маҳсус дар корхона вобаста аст, ки онҳоро дар маҷмуъ, «менечери бухронӣ» ё «менечери зиддибуҳронӣ» меноманд [2]. Ин коргарон таъмин мекунанд:

- ❖ ташхиси сабабҳои бухрон;
- ❖ таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи молиявию иқтисодии корхона барои таҳияи усулҳои солимгардонии молиявии он;
- ❖ банақшагирии бизнес барои солимгардонии молиявии корхона, масалан, бозтамвил кардани қарз ва оптимизатсияи ҳароҷот;
- ❖ таҳия ва татбиқи расмиёти идоракуни зиддибуҳронӣ ё назорат аз болои иҷрои онҳо;
- ❖ таҳияи чораҳо оид ба мубориза бо таҳдидҳои беруна ва г.

Идоракуни бухрон асосан бо бухронҳои дорои ҳусусияти молиявию иқтисодӣ алоқаманд аст. Аммо, ҳолатҳои фавқулодаи саноатӣ (технологӣ) ё табиӣ низ метавонанд ба корхона зарари қалон расонанд ё фаъолияти онро комилан боздоранд. Дар ин ҳолат, сухан дар бораи идоракуни бухрон дар ҳолати фавқулода ва

андешидани чораҳои даҳлдор дар соҳаи сӯхтор ё амнияти экологӣ, ҳифзи шаҳрвандӣ ва ғайра меравад.

Идоракунии хавфҳо, ки хусусиятҳои хоси худро доранд, инчунин, бо мағҳуми «идоракунии буҳрон» алоқамандии зич доранд. Агар «идоракунии буҳрон» дар аксари ҳолатҳо раванди вокуниш ба таҳдидҳои ҷиддии мавҷуда ба корхона ё рӯйдодҳои қаблан руҳдода бошад, пас «идоракунии хавфҳо» бо раванди муайян кардани хавфҳои муайян асосан барои фаъолияти ояндаи корхона, инчунин, қабули мувофиқи ин хавфҳо ё бартарафсозии онҳо алоқаманд аст. Дар ин ҳолат, хавф метавонад чунин фаҳмида шавад:

- ❖ эҳтимолияти рух додани рӯйдодҳо ва заرارҳои номатлуб барои корхона;
- ❖ таҳдиди он, ки ягон ҳодиса ё амали мушаххас ба қобилияти ширкат барои ноил шудан ба ҳадафи тиҷоратиаш ва татбиқи самарабаҳши стратегияи худ дар бозор таъсири манғӣ мерасонад;
- ❖ эҳтимолияти ба амал омадани чизе, ки ба фаъолияти корхона таъсири манғӣ мерасонад, вучуд дорад.

Мағҳумҳои «хавф» ва «номуайянӣ»-ро фарқ кардан лозим аст. Масалан, корхона метавонад дар бораи таъсири манғии буҳрони ҷаҳонии молиявӣ ба он ё хавфи оқибатҳои манғии чунин буҳрон номуайянӣ дошта бошад [3].

Агар ин хавф бошад, онро бо эҳтимолияти муайяни ба вучуд омадани оқибатҳои манғӣ барои корхона чен кардан мумкин аст. Агар ин номуайянӣ бошад, эҳтимолияти ба вучуд омадани оқибатҳои манғии номуайян ба қадри коғӣ номуайян аст [1].

Равишҳо ва амалҳои имконпазир барои рафъи баъзе аз хавфҳо метавонад:

- ❖ хавфҳои муайянро нодида гиред, яъне мунтазир шавед ва муносибатро бубинед ва ба наздишавии онҳо нигоҳ кунед;
- ❖ аз хавфҳо канорагирӣ кунед ё онҳоро коҳиш диҳед, яъне эҳтимолияти пайдоиши онҳоро коҳиш диҳед;
- ❖ кам ё маҳдуд кардани оқибатҳои хавфҳо (рӯйдодҳои муайян);
- ❖ хавфҳоро «тақсим кунед» ё ҷуброн кунед, масалан тавассути суғурта;
- ❖ нақшай амалиётро дар сурати рух додани ҳодисаҳои муайян омода созед, яъне ба хавфҳои муайян омода шавед;
- ❖ мутобиқ шудан ба хавфҳо бо мақсади нигоҳ доштани самаранокии корхона;
- ❖ онҳоро ҳамчун имконияти беҳтар кардани фаъолияти худ дарк кунанд. Масалан, агар хавфҳои муайян ба рақибон низ даҳл дошта бошанд, бартарии рақобатиро бо амалҳои мувофиқ ба даст овардан мумкин аст;
- ❖ гузаштан ба муҳити дигаре, ки хавфҳои мувофиқ мавҷуд нестанд.

Зарурати бисёр корхонаҳо, баҳусус, дар соҳаи молия ва бонқ, ҷорӣ намудани идоракунии хавфҳо ба вучуд омадани чунин як категорияи мушаххаси қасбӣ, ба монанди «менечерони хавф», яъне чунин мутахассисоне, ки дар фаъолияти ширкат хавфҳои гуногун (молиявӣ, иҷтимоӣ)-ро мечӯянд ва муайян мекунанд), дараҷаи хавфи онҳо ва эҳтимолияти ба амал омадани онҳо, андозаи талафоти эҳтимолӣ ё дигар талафотро арзёбӣ намуда, оид ба вокуниши мувофиқ ба хавфҳои муайян ва коҳиш

додани оқибатҳои манфии онҳо, барои корхона, аз ҷумла барои пешгирӣ аз буҳрон тавсияҳо омода мекунанд.

Мафхуми «идоракуни хавфҳо», инчунин, бо мафхуми «муттасилии тичорат» алоқамандии зич дорад, ки он то андозае бо мафхуми аввал ҳаммаъно аст ва дар айни замон метавонад хусусиятҳои худро дошта бошад [3].

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ асоси татбиқи низомҳои идоракуни хавфҳо дар корхона стандартҳои даҳлдори Созмони байналмилалии стандарт (ISO) мебошанд, масалан, стандарти ISO 31000 «Идоракуни хавфҳо - принсипҳо ва дастурҳои татбиқ» («Идоракуни хавфҳо - принсипҳо ва дастурҳо барои татбиқ» мебошад. Асоси татбиқи низомҳои муттасилии тичоратро асосан силсилаи BS 25999-и Институти Business Continuity, ки дар 85 кишвари дунё зиёда аз 4000 аъзо дорад, ташкил медиҳад. Мувофиқи стандартҳои дар боло овардашуда:

- ❖ муттасилии тичорат ин қобилияти ташкилот (ё корхона) барои вокуниш ба ҳодисаҳо ва қатъ шудани тичорат ба таври муқаррарӣ дар сатҳи пешакии бекор ва талафот мебошад;
- ❖ ҳодиса ин вазъияте мебошад, ки метавонад ба вучуд ояд ва ба талафоти қалон, қатъ ё гум шудани тичорат оварда расонад.

Бо ин равиш, низоми идоракуни хавфҳо воқеан ҷузъи низоми «муттасилии тичорат» мебошад ва аз бисёр ҷиҳат ин низомҳо шабеханд.

Агар идоракуни хавфҳо, чун қоида бо ҳама хавфҳо, аз ҷумла дорои хавфҳои дохилие, ки метавонад барои корхона ҳам талафоти нисбатан хурд ва ҳам назаррас ба бор орад, алоқаманд бошад, он гоҳ низомҳои муттасилии тичорат асосан хавфҳо ё ҳодисаҳои ҷаҳонӣ (беруна)-ро баррасӣ мекунанд) хусусиятҳое, ки ба корхона таҳдидҳои ҷиддӣ доранд ва метавонанд ба талафоти назаррас ё қатъшавии пурраи корхона оварда расонанд [4].

Ғайр аз он, низомҳои муттасилии тичорат мавҷудияти нақшай махсуси таҳияшударо дар корхона дар ҳолатҳои рӯҳ додани ҳолатҳои манғӣ пешбинӣ мекунанд, ки ин дар навбати худ онҳоро бо низомҳои идораи буҳрон алоқаманд мекунад. Барои беҳтар фаҳмидани хусусиятҳои таснифи қасбии категорияҳои гуногуни кормандоне, ки бо идоракуни хавфҳо ва буҳрон алоқаманданд, ба таҷрибаи ИМА дар соҳаи даҳлдор дикқат додан лозим аст. Айни замон дар ИМА якчанд низоми таснифоти қасбӣ барои ҳар гуна мақсад мавҷуданд, ки мувофиқи назарияҳои муосири идоракуни кадрҳо, тағйирот дар ташкили истеҳсолот ва технологияҳои навтарин сари вақт таҷдид карда мешаванд.

Яке аз ҷунин низомҳо Шабакаи фазоӣ (ONET) мебошад, ки дар шакли электронӣ мавҷуд аст ва ба мо имкон медиҳад, ки ҳама намуди интиҳоб, гурӯҳбандӣ ва таҳлили қасбҳоро барои эҳтиёҷоти гуногун ба роҳ монем. Банақшагирандагони муттасилии тичорат (Business Continuity Planners)

Якҷоя бо арзёбии хавфҳо, таҳлили тичорат, интиҳоби стратегия ва ҳуҷҷатгузории раванди барқарорсозӣ ва барқарорсозӣ стратегия ё ҳалли доимӣ ё барқарорсозии оғатҳоро таҳия, нигоҳдорӣ ё татбиқ мекунад. Фаъолиятҳои давриро мунтазам ба нақша мегирад, гузориш медиҳад, то мутобиқати нақшашо ва стратегияҳои мавҷуда, инчунин, тартиби навсозиро месанҷад. Ҳамчун координаторҳо дар самти фаъолиятҳое, ки ба таъмини идомаи фаъолияти соҳибкорӣ пас аз фарорасии ҳодисаҳои буҳронӣ равона карда шудаанд.

Намунаҳои унвонҳои мансабӣ дар амал: директори муқовимат ва идоракуни буҳрон, ҳамоҳангози давомнокии тиҷорат, менечери давомнокии бизнес, таҳлилгари муттасилии бизнес, таҳлилгар, директори банақшагирии муттасилии тиҷорат, менечери барқарорсозии оғатҳои табиӣ ва гайра мебошанд, ки вазифаҳои онҳо чунинанд:

- ❖ таҳияи нақшаҳо барои рафъи буҳрон дар ҷойҳои муҳим, ба монанди марказҳои иттилоотӣ;
- ❖ санчиши нақшаҳо ва стратегияҳои ҳуччатгузорӣ барои рафъи буҳрон;
- ❖ таҳлили таъсири эҳтимолии ҳолатҳои гуногун ва хавфҳои марбут ба вазифаҳои муҳими тиҷорӣ ё низомҳои иттилоотӣ бо мақсади муайян кардани муҳлатҳои мувофиқ барои рафъи буҳрон ва захираҳои зарурӣ;
- ❖ таҳияи нақшаҳои идоракуни ҳолатҳои фавқулода, таъмини қобилияти қабули қарорҳои идоракунӣ оид ба рафъи буҳрон ва иртиботи зарурӣ, таъмини муттасилии равандҳои тиҷорати воҳидҳои муҳимтарини соҳторӣ ё муваққатан бастани бахшҳои гайримуҳим бо мақсади таъмини муттасилии амалиёт ва идоракуни ширкат;
- ❖ таҳлили нақшаҳои мавҷуда барои рафъи буҳрон, идоракуни буҳрон ё муттасилии тиҷорат;
- ❖ таъсиси каналҳои коммуникатсионӣ, нигоҳдорӣ ё санчиш, ки алоқа дар давраи буҳрон таъмин карда шавад;
- ❖ муқаррароти ҳукumat ва шарҳи кодексҳои даҳлдор, ки чораҳои муайянни муттасилии тиҷорат бо қонунгузорӣ мувофиқат кунанд;
- ❖ ҳамгирои нақшаҳои зиддибуҳронӣ ва назорати татбиқи онҳо;
- ❖ ҳисоботи хаттиро бо тавсифи ҳадафҳо, банақшагириӣ, ҷадвал, пешрафт, натиҷаҳои бадастомада, хулосаҳо ва тавсияҳо омода созад;
- ❖ муайян кардани имкониятҳо барои такмили стратегӣ ё коҳиш додани оқибатҳои қатъи тиҷорат, инчунин, оқибатҳои амалисозии хавфҳои дигари марбут ба хусусиятҳои тиҷорат ё тағиирот дар қоидаҳои даҳлдор ва ф.

Агар мо истилоҳи калидии «идоракуни хавфҳоро» ҷустуҷӯ кунем, натиҷа чунин хоҳад шуд (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. - Истилоҳи калидии «идоракуни хавфҳо» дар категорияи қасбӣ

САТҲИ МУВОФИҚАТ	РАМЗ	НОМИ КАТЕГОРИЯИ ҚАСБӢ
100%	13-2099.02	Мутахассисони идоракуни хавфҳо (Risk Management Specialists)
63%	11-3031.02	Менечерони молиявӣ, ҳадамоти маҳсус ё воҳиди соҳторӣ (Financial Managers, Branch or Department)
59%	13-2053.00	Андеррайтерҳо дар сүгурта (Insurance Underwriters)
56%	13-1199.04	Банақшагирандагони муттасилии тиҷорат (Business Continuity Planners)
50%	13-2041.00	Таҳлилгарони қарзӣ (Credit Analysts)

Сарҷашма: Таҳияи муаллиф дар асоси истилоҳи калидии «идоракуни хавфҳои корхонаҳои ИМА.

Тавре аз натиҷаҳои ҷустуҷӯ дида мешавад, ки категорияи қасбии маҳдуди маҳсус дар ин самт ва ҳам категорияҳои қасбии бештар дар соҳаи молия, бонкдорӣ,

сугурта ва гайра бо соҳаи идоракуни хавфҳо алоқаманд мебошанд, муттасилии тичорат, ки аз он ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки чунин мағхумҳо (равандҳо, низомҳо) ба монанди «идоракуни буҳрон», «идоракуни хавфҳо», «муттасилии тичорат» ба ҳам алоқаманданд.

Барои беҳтар фаҳмидани гуфтаҳои боло, дар ин ҷо тавсифи категорияи касбии мувофиқ барои «идоракуни хавфҳо» оварда шудааст: мутахассисони идоракуни хавфҳо (Risk Management Specialists)

Масъалаҳои даҳлдорро таҳлил намуда, идоракуни хавфҳоро тавассути ҷен кардан ва қарор қабул кардан дар бораи хавфҳои амалиётӣ ё тичоратии ташкилот муайян ва татбиқ қунад.

Намунаҳои унвонҳои мансабӣ дар амал: директори идоракуни хавфҳо, директори хавф, менечери хавфҳо, директори идоракуни хавфҳои қарзӣ, директори идоракуни хавфҳои ҷаҳонӣ, мушовир оид ба хавфҳо ва сугурта мебошад, ки чунин вазифаҳоро иҷро мекунад [5]:

- ❖ ҳуҷҷатгузорӣ ва таъмини иртиботи мувофиқро оид ба хавфҳои асосӣ;
- ❖ татбиқ намудани назорати сифатии низоми идоракуни хавфҳоро таъмин менамояд;
- ❖ тавсия додани усулҳои назорат ё коҳиш додани хавфҳо;
- ❖ муайян кардани хавфҳо ва омилҳои калидӣ, ки онҳоро дар сурати сармоягузории эҳтимолӣ, ба монанди намудҳо, дороиҳо ва арзишҳо, соҳтори моликият ва вазъи ҳуқуқӣ, эътибори касбӣ, пойгоҳи муштариён ё ҷойгоҳ (сегмент) дар бозор кам мекунанд;
- ❖ таҳияи низомҳо ва равандҳо барои назорати самаранокии (эътимоднокии) натиҷаҳои моделсозии хавф;
- ❖ ҷамъоварии маълумот вобаста ба хавфҳои гуногун аз манбаъҳои доҳилӣ ва хориҷӣ;
- ❖ муайян ва таҳлили соҳаҳои хавфҳои эҳтимолии сармоягузорӣ, имкониятҳои фоида ё муваффақияти ташкилӣ;
- ❖ таҳия ё татбиқи моделҳо ё усулҳои арзёбии хавф;
- ❖ омода намудани ҳисоботҳо ё презентатсияҳо, ки натиҷаҳоро тавсиф мекунанд, тавзех медиҳед, ки хавфҳо пинҳон карда мешаванд ё тағйироти зарурӣ тавсия дода мешаванд;
- ❖ ба нақша гирифтан ё дар рушди низоми идоракуни хавфҳо саҳм гузоштан.

Ҷӣ гуна таснифгари касбиро бо идоракуни хавф ва буҳрон муттаҳид кардан мумкин аст, ки агар мо таҳлил қунем, мебинед, ки ягон гурӯҳбандии касбӣ ва унвонҳои касбӣ вуҷуд надорад, ки дар унвонҳои худ чунин ибораҳо ба монанди «буҳрон», «хавфҳо», «муттасилии тичорат» дошта бошанд [7]. Дар баробари ин, як қатор унвонҳои касбии асарҳои дорои хусусияти умумӣ дар соҳаҳои муҳталифи фаъолият, ки дар байни онҳо, ба ин ё он дараҷа, инчунин, метавонанд ба масъалаҳои идоракуни хавфҳо ва буҳрон алоқаманд бошанд. Инчунин, бо хусусиятҳои таҳассусии баъзе касбҳо тасдиқ карда мешавад, ки дар он истилоҳот ва мағхумҳои мушахҳас ё монанд, аллакай, дар тавсифи вазифаҳо ва масъулиятаҳо, ки дар ин касбҳо иҷро мешаванд, ба назар мерасанд. Масалан:

❖ Сардори шуъбаи молиявӣ: сарчашмаҳои маблағгузории фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагии корхона, аз ҷумла маблағгузории буҷетӣ, қарзиҳии кутоҳмуддат ва дарозмуддат, баровардан ва ҳариди когазҳои қиматнок, лизинги маблағгузорӣ, ҷалби маблағҳои қарзӣ ва истифодаи маблағҳои худро муайян мекунад, таҳқиқот ва таҳлили бозорҳои молиявиро таҳлил менамояд, нисбат ба ҳар як манбаи маблағ ҳавф мекунад ва дар бораи коҳиш додани онҳо пешниҳодҳо таҳия мекунад:

❖ Мудир (корманд) барои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бо назардоши сатҳи қабулшудаи ҳавф стратегияи оптимальии фаъолияти иқтисодии хориҷиро муайян мекунад;

❖ Сардори идоракунии муҳофизати табиат: дар ҷараёни татбиқи барномаҳои тозакунӣ ва дигар ҷорабиниҳои ҳифзи муҳити зист ҳисоботи оқилонаи ҳавфҳоро ба вазъи муҳити зист анҷом медиҳад;

❖ Идоракунии қасбӣ: ҳангоми сармоягузорӣ ҳисоб мекунад, портфели сармоягузорӣ ташкил мекунад, то бо назардоши шароити дар созишиномаи идоракунии дороиҳо пешбинишуда, вазъи бозори когазҳои қиматнок, ҳавфи интиҳоби контрагент ва дигар омилҳои ҳавф, бо мақсади ба ҳадди аксар расонидани даромад бо ҳавфҳои камтар имконпазир бошад.

Бояд қайд кард, ки шабакаи қасбии ИМА, ки дар боло ҳамчун намуна оварда шудааст, илова бар гурӯҳбандии қасбии баландиҳтисоси даҳлдор, инчунин, гурӯҳҳои қасбии дорои ҳусусияти бештар умумиро дар соҳаҳои фаъолияти худ бо масъалаҳои идоракунии ҳавф ва буҳрон мепайвандад. Масалан, гурӯҳбандии қасбӣ 11-3031.02 менечерони молиявӣ, ҳадамоти маҳсусгардонидашуда ё воҳиди соҳторӣ (менечерони молиявӣ, филиал ё шуъба), 13-2041.00 таҳлилгарони қарзӣ ва ғ.

Мувофиқи гуфтаҳои боло, имкон дорад ба ҷадвалҳои қадрии корхонаҳои ҷумҳурий үнвонҳои баландиҳтисоси мансаб дар соҳаи ҳавф ва идоракунии буҳрон, ки дар асоси үнвонҳои қасбии бештар маъмул дар самтҳои даҳлдори фаъолият, ки пешбинӣ шудаанд, ташкил карда шаванд.

Ҳамин тарик, ҳангоми буҳрон эҳтимолӣ дар корхона, менечери он метавонад вазифаҳои даҳлдори идоракуниро ҳам комилан мустақилона иҷро кунад ва ҳам баъзе вазифаҳои идоракунии зиддибуҳрониро ба вакил оид ба идораи зиддибуҳронӣ вогузорад. Инчунин, ҷалби коршиносони беруна ба идоракунии зиддибуҳронӣ (дар асоси шартнома ё бо шомил кардани мавқеи онҳо ба ҷадвали қадрҳои корхона) имконпазир аст, ки онҳо ба идоракунии корхона танҳо ҳусусияти тавсиявӣ ё машварати ҳадамоти машваратӣ пешниҳод кунанд ва ваколатҳои мустақили роҳбарӣ надошта бошанд. Дар ин ҳолат, барои ҷадвали штатӣ, масалан, ҷунин үнвонҳои ҳосилавӣ ва васеътари мансаб мутобиқи фаъолияти корхона ташкил кардан мумкин аст:

- директори (роҳбар, роҳбари дигар) корхона;
- муовини директор оид ба идораи буҳронҳо;
- менечери лоиҳаҳо ва барномаҳо дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ (ғайримоддӣ)

➤ менечери лоиҳаҳо ва барномаҳо барои аз ҳолати буҳронӣ баровардани корхона;

- мушовир

➤ мушовир оид ба идоракуни буҳрони корхона.

Дар баробари чораҳои идоракуни буҳронии дорои хусусияти умумӣ, бояд тадбирҳои дорои хусусияти маҳсусгардонидашуда барои аз ҳолати буҳронӣ баровардани корхона амалӣ карда шаванд. Масалан, метавонад фаъолиятҳо дар соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ (идоракуни буҳрон) бо мақсади ташаккули муносибати дурусти буҳрони мавҷуда, нишон додани имкониятҳои рафъи он дар байни шарикон, муштариён ва гайра бошад, ки метавонанд буҳронро амиқтар кунанд.

АДАБИЁТ

1. Анализ финансовой отчетности: учебник/ Под. ред. М.И. Бахрушиной, Н.С. Плаксовой. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 367 с.
2. Власов А. Риск-менеджмент: система управления потенциальными потерями// Бизнес. - 2013. - №5. - С. 25-32.
3. Киселева И.А. Моделирование рисковых ситуаций. Учебное пособие/ И.А. Киселева. - Евразийский открытый институт, М., МЭСИ, 2011. - 152 с.
4. Мирзоева Е.Ш. Идоракунӣ ва баҳодиҳии ҳавфҳои молиявӣ: Васоити таълимӣ барои зинаи магистратура. / Е.Ш. Мирзоева. - Душанбе: ДДМИТ, 2020. - 192 с.
5. Стратегияи идоракуни ҳавфҳои фискалии корхонаҳои давлатӣ барои солҳои 2016-2020. Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2016, №755 тасдиқ шудааст.
6. Струченкова Т.В. Валютные риски / Т.В. Струченкова. - М: Финакадемия, 2016. - 160 с.
7. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник/ А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2009. - 880 с.
8. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - М.: ИНФРА -М., 2014. – 299 с.

УДК: 338:502.171(575.3)

АРЗЁБИИ БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲОИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сафаров Азизулло Исматуллоевич - н.и.и., муалими қалони кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел.: 981-00-21-12. E-mail: S.aziz81@mail.ru

Сафаров Низом Исматуллоевич - ассистенти кафедраи баҳисобигрии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел.: 906 33 10 78. E-mail: I.Nizom@mail.ru

Дар мақолаи мазкур муаллифон ба низоми молиявии қишивар тақия карда, қайд намудаанд, ки руши минбаъдаи иқтисоди миллии қишивар дар шароити бесуботии молиявии ҷаҳонӣ аз низоми молиявии доҳилий вобастагии зиёд дорад. Инчунин, онҳо алоқамандии байни низоми бонкӣ ва молиявиро муаяйн намуда, иброз менамоянд, ки низоми бонкӣ ҷузъи таркибии низоми молиявӣ буда, бо рушид намудани он имконияти манбаъҳои маблаггузорӣ пайдо мегардад. Дар тадқиқоти мазкур нишондигандагуни критериявии соҳаи мазкур аз қабили қарзҳои бонкӣ, сармоягузории бонкӣ, пасандозҳо, бозори когазҳои қиматнок ва сармоягузории хориҷӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар натиҷаи низоми тадқиқот дикқати аввалиндарача ба самаранокии нишондигандагуни низоми бонкӣ, маҳсусан ба сармоягузории бонкӣ равона карда шудааст.

Калидвожсаҳо: иқтисоди милли, низоми молиявӣ, ноустувории иқтисодии ҷаҳонӣ, СМР-2030, интегратсия, самаранокии қарз, коэффициенти ҳавфи қарзӣ, сармоягузории хориҷӣ, сармоягузории бонкӣ, пасандозҳои аҳолӣ, низоми бонкӣ.

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Сафаров Азизулло Исламатуллоевич – к.э.н., старший преподаватель кафедры банковской деятельности Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 981-00-21-12. E-mail: S.aziz81@mail.ru

Сафаров Низом Исламатуллоевич - ассистент кафедры бухгалтерского учёта Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 906 33 10 78. E-mail: I.Nizom@mail.ru

В данной статье авторы, опираясь на финансовую систему страны, отметили, что дальнейшее развитие национальной экономики страны в условиях мировой финансовой нестабильности сильно зависит от внутренней финансовой системы. А также они рассматривают взаимосвязь банковской и финансовой системы и отмечают, что банковская система является составной частью финансовой системы, и с ее развитием появляются возможность финансовых источников. В данной исследовательской работе рассматриваются критериальные показатели данной сферы, такие как банковские кредиты, банковские инвестиции, депозиты, рынок ценных бумаг и иностранные инвестиции. В итоге данного исследования основное внимание уделяется эффективности показателей банковской системы, особенно банковских инвестиций.

Ключевые слова: национальная экономика, финансовая система, глобальная экономическая нестабильность, НСР-2030, интеграция, кредитная эффективность, коэффициент кредитного риска, иностранные инвестиции, банковские инвестиции, сбережения населения, банковская система.

ASSESSMENT OF SOME INDICATORS OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Safarov Azizullo Ismatulloevich – Candidate of Economic ssciences, Senior Lecturer of the Banking Department of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/14. Tel.: 981-00-21-12. E-mail: S.aziz81@mail.ru

Safarov Nizom Ismatulloevich - Assistant of the Department of Accounting of Tajik State University of Finance and Economics. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov 64/14. Phone: 906 33 10 78. E-mail: I.Nizom@mail.ru

In this article, the authors, relying on the country's financial system, noted that the further development of the country's national economy in the context of global financial instability is highly dependent on the domestic financial system. They also consider the relationship between the banking and financial systems and note that the banking system is an integral part of the financial system, and with its development, the possibility of financial sources appears. This research work examines the criteria indicators of this area, such as bank loans, bank investments, deposits, the securities market and foreign investment. At the end of this study, the focus is on the performance of the banking system indicators, especially banking investments.

Keywords: national economy, financial system, global economic instability, NDS-2030, integration, credit efficiency, credit risk ratio, foreign investment, banking investment, household savings, banking system.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ давлатҳо барои рушд додани иқтисоди миллии хеш дар ҷустуҷӯи дарёфти сарчашмаҳои маблагузорӣ ба бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ майл менамоянд. Қисме аз давлатҳо бо якчанд давлатҳои дигар якҷо шуда, гурӯҳҳои интегратсионӣ ташкил медиҳанд ва қисми дигари давлатҳо ба ин ё он созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии молиявӣ (СБММ) аъзо шуда, аз имкониятҳо ва афзалиятҳои чунин созмонҳои бонуфуз истифода мебаранд. Аммо, дар ин вазъияти ноустувортарини иқтисодии ҷаҳонӣ ҷалби маблағҳо аз сарчашмаҳои зерин ғайриимкон буда, инчунин, он қадар самараи хуб ба бор намеоранд. Дар чунин ҳолат ҳар як давлати алоҳидаро зарур аст, ки аз сарчашмаҳои дохилии худ маблагузориро ба роҳ монда, ба мақсадҳои хеш ноил шаванд. Яке аз манбаъ, ё ин ки сарчашмаҳои дарёфти маблагузорӣ ин васеъ намудани низоми молиявии дохилии кишвар ба ҳисоб

меравад. Васеъшавии низоми молиявии кишвар аз низоми бонкии мамлакат вобастагии калон дорад. “Ҳамчун унсури асосии низоми бонкӣ, бонкҳо муомилоти пулиро таъмин менамоянд, пасандозҳоро ба сармоя мубаддал гардонда ва ба субъектҳои ҳочагидорӣ воситаҳои пардохтии иловагиро пешниҳод менамоянд” [9, с.8]. Яъне, дар асоси рушди низоми бонкии кишвар бозори молиявӣ васеъ шуда, имконияти дарёфти манбаъҳои маблағузорӣ пайдо мегардад.

Ҷӣ тавре ки дар баромади хеш Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд: «Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ аз низоми бонкӣ вобаста мебошад, vale то ҳанӯз дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, солимгардонии низоми бонкӣ ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмулдат мушкилоти зиёди ҳалталаб бокӣ мемонад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки ҷиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноми дарозмуҳлат, хусусан, барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамиӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркуни файринақӣ, инчунин, ҳарчи бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ ба низоми бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешидар шаванд» [6]. Бонкҳо ба таври механикӣ дар танзим ва рушди иқтисодиёти кишвар иштирок намуда, бо низомҳои буҷа ва андоз, низоми нархгузорӣ ҳамкории зич доранд ва инчунин, нақши бонкҳо дар фаъолияти иқтисодии хориҷӣ низ рӯз то рӯз авҷ мегирад. «Низоми бонкӣ нақши калидиро дар низоми пардохтҳо ва ҳисобҳои дохилӣ ва байналхалқӣ бозида, роҳнамои асосии институтионалии сиёсати пулии давлат ба ҳисоб рафта, ҷараёнҳои молиявиро ба ҷумҳурӣ таъмин соҳта, ба рушди иқтисоди милли мусоидат менамояд» [4, с.98]. Яъне, низоми бонкӣ ҷузъи асосии низоми молиявӣ ба шумор рафта, ҳамчун унсури низоми умумииқтисодӣ баромад мекунад.

Бояд тазаккур дод, ки агар, аз як тараф, рушди иқтисодӣ аз низоми бонкӣ вобаста бошад, аз тарафи дигар, байни нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бо низоми бонкӣ вобастагии зич доранд. Яъне, рушди низоми бонкӣ аз рушди иқтисоди милли вобастагии калон дорад. “Аз ин рӯ, низоми бонкӣ ҳамеша ҳама гуна тағииротеро, ки дар иқтисоди милли рӯҳ медиҳад, дар худ инъикос мекунад ва мутобиқшавии ин низомро ба дигаргуниҳои мазкур метавон ба муҳимтарин қонунҳои ташаккул ва рушди низоми бонкии милли нисбат дод. Аз ин чост, ки фаъолияти мӯтадили низоми бонкии кишварро, асосан, вазъи умумии иқтисоди милли муайян мекунад” [8, с.233]. Бинобар ин, давлат ҳама вақт ба низоми бонкӣ такъя намуда, вобаста ба он барои рушди иқтисоди миллии хеш консепсияҳо стратегияҳо таҳия менамояд.

Инак, ба ҳамагон маълум аст, ки дар марҳилаи 2-юми (солҳои 2021-2025) иҷрошавии СМР-2030 Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ки иҷрошавии ин марҳила аз фаъолияти босамари низоми бонкӣ вобастагӣ дорад. Яъне, татбиқи ин марҳила бо ҷалби суръатноки сармоягузориҳои хориҷию дохилӣ бояд амалӣ гардад. Ҷӣ тавре ки дар боло қайд намудем, дар ин вазъи мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ба расидан ба ҳадафҳои зикргардида ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба кишвар ғайриимкон мебошад.

Илова бар ин, “тавассути сармоягузориҳои хориҷӣ фаъолнокии субъектҳои иқтисоди миллиро таъмин намудан мумкин аст, лекин фаъолияти минбаъдаашро танҳо дар асоси сармоягузории дохилӣ метавон ривоҷ дод” [7, с.3]. Ба ақидаи мо, дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз механизмҳои дарёфти ҷалби сармоягузории дохилӣ ин пасандозҳои аҳолӣ, ки дар низоми бонкӣ мебошанд, ба шумор меравад. Гуфтан бамаврид мебошад: “Пасандозгузорӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ, ҳамон лаҳза муҳимтарин манфиатро доро мешавад, ки ба сармоягузорӣ мубаддал гардад” [1, с.11]. Ба ақидаи А. Тюрго мо ҳамраъӣ шуда, қайд менамоем: “Пасандоз - сарчашмаи сармоягузорӣ” [3, с.168] дар ташаккули он ҳамчун иқтидори сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад.

Инчунин, ба ақидаи И. Аҳадов, идоракуни дороиҳои бонкӣ танҳо дар асоси истифодаи захираҳои пулӣ дар шакли қарзҳо, сармоягузорӣ ва дигар воситаҳо, ки метавонад ба афзоиши сармоя оварда расонад, ба роҳ мешавад [2, с.148].

Дар асоси гуфтаҳои боло ва фикру ақидаҳои олимони соҳа ба хулосае омадем, ки бинобар сабаби муаяйн намудани устуворӣ ва самаранокии низоми моливии кишвар ва, инчунин, то қадом андоза таъсири мусбии он ба иқтисоди миллӣ баъзе нишондиҳандаҳои онро мавриди таҳлил қарор дижем.

Вобаста ба ин, яке аз нишондиҳандаҳои низоми молиявии кишвар ин сифати сандуки қарзии низоми бонкӣ ба шумор меравад.

Диаграммаи 1. - Сифати сандуки қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2021



Манбаъ: таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ.

Ҷӣ тавре ки аз диаграммаи 1 бармеояд, қарзҳои додашуда аз ҷониби низоми бонкӣ тамоюли боловавиро ба худ қасб намудаанд. Дар баробари боловавии тамоюли қарзҳои додашуда ҳиссаи қарзҳои фаъол низ дар сандуки қарзии низоми бонкӣ сол то сол меафзояд. Сабаби дар солҳои 2016-2017 коҳиш ёфтани қарзҳои фаъол дар ҳачми умумии қарзҳои додашуда ин сар задани бухрон мебошад, ки бевосита ба низоми бонкӣ таъсири манфии худро расонида буд.

Диаграммаи 2. - Коҳишёбии қарзҳои гайрифаъол дар сандуки қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2021



Манбаъ: таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ.

Нишондиҳандаи дигаре, ки ба сифати сандуки қарзии низоми бонкӣ таъсири манфии худро мерасонад, ин қарзҳои гайрифаъол мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сол то сол нишондиҳандаи мазкур коҳиш ёфта истодааст. Яъне, аз 4603,1 млн сомонии дар соли 2016 ба 1606,8 млн сомонӣ дар соли 2021 омада расидааст.

Диаграммаи 3. - Самаранокии қарзҳои додашудаи сандуки қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2021



Манбаъ: таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ. Нишондиҳандай мухимтарине, ки сифати сандуки қарзии низоми бонкиро нишон медиҳад, ин самаранокии қарзҳои додашудаи низоми бонкӣ ба ҳисоб меравад. Ҷӣ тавре ки аз диаграммаи 3 бармеояд, самаранокии ҳаҷми қарзҳои додашуда дар соли 2021 ба 0,866 ё 86,6% баробар гардидааст. Нишондиҳандай мазкур дар соли 2016 ба 0,531 ё 53,1% баробар буд.

Дар асоси коэффициенти мазкур (диаграммаи 4) ба хулоса омадан мумкин аст, ки сол то сол коҳишёбии хавфи барнагаштани қарзҳои додашудаи сандуки қарзии низоми бонкӣ ба наздики сифр омада расидааст. Яъне, коэффициенти мазкур дар соли 2016 ба 46,9% буд ва ин нишондиҳандай ба 13,4% омада расидааст.

Диаграммаи 4. - Коэффициенти хавфи қарзӣ дар сандуки қарзии солҳои 2014-2021



Манбаъ: таҳияи муаллиfon дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ.

Диаграммаи 5. - Тамоюли пасандозҳо ва сармоягузории низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2021



Манбаъ: таҳияи муаллиfon дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ.

Чӣ тавре ки дар боло қайд намудем, яке аз сарчашмаҳои ҷалби сармоягузорӣ ин пасандозҳои аҳолӣ ба шумор меравад. Тахлилҳо нишон медиҳанд, ки (диаграммаи 5) ҷалби сармоягузории низоми бонкӣ аз ҳисоби пасандозҳои низоми бонкӣ ҳиссаи ноҷиз дошта, тамоюли поёнравиро қасб намудааст.

Диаграммаи 6. - Ғайридолларикунонии низоми бонкӣ



Манбаъ: таҳияи муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ.

Яке аз нишондиҳандаҳои дигаре, ки ба бекурбашавии пули миллӣ таъсири худро мерасонад, ин қарзҳо бо асъори хориҷӣ мебошад. Хушбахтона, ҳиссаи нишондиҳандаи мазкур дар ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда сол то сол тамоюли коҳишёбиро ба худ қасб намуда истодааст. Яъне, нишондиҳандаи мазкур баъди давраҳои буҳронӣ аз 65% то 33,7% дар давраи таҳлилшавандада омада расидааст.

Бояд қайд намуд, ки шарики якуми стратегии кишвар ҷиҳати ҷалби сармоягузории хориҷӣ ин Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой ба ҳисоб меравад. Бинобар сабабе, ки дар соли 2018 нишонаҳои сар задани бемории сироятии COVID-19 дар Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой пайдо шуда буд, коҳишёбии нишондиҳандаи мазкур дар соли 2018 аз он шаҳодат медиҳад.

Диаграммаи 7. - Ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013 – 2020



Манбаъ: таҳияи муаллиfon дар асоси маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021.

Чӣ тавре ки аз диаграммаи 7 аён аст, ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати ногувор қарор дошта, нишондиҳандаи ноҷиз ба шумор меравад. Яъне, нишондиҳандаи мазкур сол то сол тамоюли камшавиро ба худ қасб намуда истодааст. Коҳишёбии нишондиҳандаи мазкур ин таъсири бевоситаи буҳрон (солҳои 2014-2016) ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 (солҳои 2019-2020) мебошад.

Дар асоси баъзе таҳлилҳои нишондиҳандаҳои низоми молиявии кишвар, ба хулоса омадан мумкин аст, ки сол то сол низоми молиявии кишвар васеъ шуда, самаранокии он ба рушди иқтисоди миллӣ назаррас мебошад. Расидан ба

нишондиҳандаҳои рушд саҳми бевоситай Бонки миллии Тоҷикистон назаррас мебошад. Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси такмил додани назорати қатъии доимӣ ба монанди ғайридолларикунioni низоми бонкӣ, ки тамоюли ҳиссаи қарзҳо бо асъори хориҷӣ ночиз мебошад, инчунин, аз ҳама муҳим қурби пули миллиро нигоҳ дошта истодааст, бо иҷозат додани фаъолияти бонкҳои соҳавӣ вобаста ба ҳадафҳои олии кишвар, бо мақсади дастрас намудани нархи хизматрасониҳои бонкӣ таъсис додани фонди меъёри бозтамвил дар соҳтори низоми бонкии кишвар, бозхонд намудани фаъолияти баъзе ташкилотҳои қарзие, ки уҳдадориашонро сари вақт дар назди мизочон иҷро карда наметавонанд. Дар баробари ҳамаи ин муваффақиятҳо инчунин муаммо дар ҷалби сармоягузории низоми молиявии кишвар низ дид мешавад. Яъне, сармоягузории низоми бонкӣ ночиз буда, рушди он ба ҷашм намерасад. Ҷӣ тавре ки дар боло қайд намудем, яке аз сарчашмаҳои ҷалби сармоягузорӣ ин табдил додани пасандозҳои аҳолӣ ба сармоягузорӣ ба шумор меравад. Мутаассифона, таҳлилҳо нишон медиҳад, ки (диаграммаи 5) сол то сол ҳиссаи сармоягузориҳои бонкӣ аз ҳисоби пасандозҳои аҳолии дар низоми бонкӣ буда, тамоюли бошиддати поёнравиро ба ҳуд касб намудааст. Сабаби ночиз будани нишондиҳандаи мазкур дар он аст, ки айни ҳол пасандозҳои аҳолӣ, ки дар низоми бонкӣ буда ба додани қарз равона карда мешаванд. Ин ҳолат ҳуб аст, аммо бо сабабе ки қарз ҳусусияти баргарданда дорад, бинобар ин, иқтидори иқтисодиро зиёд накарда, факат имконият фароҳам меорад. Аз ин лиҳоз, ҳама давлатҳо барои ба ҳадафҳои хеш ноил шудан сармоягузориро ҳамчун муҳаррики рушди иқтисоди миллӣ ҳисоб намуда, ба сармоягузорӣ такя менамоянд. Бинобар ин, механизмҳои зиёд намудани сармоягузории бонкиро аз ҳисоби пасандозҳои аҳолӣ пайдо намуда, беҳтар мебуд дар ин бобат ҷораҳои мушахҳас андешида шавад. Ба ақидаи мо, низоми бонкиро мебоист, ки: ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул гардидани маъмурияти бонкҳо (маҳсусан бунёди амволи ғайриманқул); кам намудани ҳарочоти зиёди бонкҳо барои соҳтмони биноҳои маъмуриӣ, ки боиси кам гардидани сармояи фаъоли ҳудии онҳо мегардад; баланд бардоштани маърифати молиявии аҳолии кишвар барои рушди пасандозҳои бонкӣ (тибқи маълумотҳои ғайрирасмӣ то 3 млрд долл. ИМА маблағҳо дар дасти аҳолӣ беҳарракат қарор доранд).

Дигар сарчашмаи дарёфти ҷалби сармоягузорӣ ин фаъолияти босамари бозори дуюмдараҷаи қофазҳои қиматнок дар кишвар ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи мо, барои рушд додани бозори мазкур масъалаҳои зеринро мавриди омӯзиш карор додан мувофиқи мақсад мебошад. Аз ҷумла: заманаи институтионалии мусоид; инфраструктураи соҳа ё бозори дуюмдараҷаи қофазҳои қиматнок; платформаи ягонаи фурӯши қофазҳои қиматнок; савдои электронии қофазҳои қиматнок; ба роҳ мондани қофазҳои қиматноки корхонаҳои азими сердаромад тавассути бирҷай фондӣ; бо асъори шинокунанда нархгузории қофазҳои қиматнок; тайёр намудани мутахassisони қасбӣ ва инчунин баланд бардоштани маърифати молиявии мутахassisони соҳа.

Илова бар ин, таҳияи қонуну дастурамалҳои маҳсус ҷиҳати таъсис додани фонди сармоягузории бонкӣ дар низоми бонкии кишвар мувофиқи мақсад мебошад. Ба ин восита мо метавонем сармоягузориро дар кишвар зиёд намуда, ба ҳадаф ва мақсадҳои хеш ноил шавем.

Адабиёт

1. Авғонов Н.А. Муқаммалгардонии равандҳои ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ҳамчун иқтидори заҳираҳои сармоягузорӣ. Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа, доктор аз рӯйи равияи илмҳои иқтисодӣ / Н.А. Авғонов. – Душанбе, 2021. – 60 с.
2. Аҳадов И.Қ. Асосҳои назариявии идоракунӣ ва танзими дороиҳои бонкӣ / И.Қ. Аҳадов // Паёми молия ва иқтисод. -2021- №3 (27). - С. 148-152.

3. Гнедков В.В. Экономическая сущность категории «сбережения населения» / В.В. Гнедков // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2018. - Том 8. - №6А. - С. 165-175.

4. Мирзоев С.С. Баландбардории устувории молиявии низоми бонкии Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ / С.С. Мирзоев. – Душанбе, 2019. - 175с.

5. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – Душанбе, 434с.

6. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурий» 26 декабри соли 2021, соати 13:10, шаҳри Душанбе.

7. Саидазмадов Ф.Б. Такмили танзими давлатии сармоягузории кишоварзии минтақа (дар мисоли вилояти Ҳатлон: Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ/ Ф.Б. Саидазмадов. - Душанбе, 2022. – 50с.

8. Ҳайрзода Ш. Қ. Рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бесуботии молиявӣ (назария, методология, амалия): диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ: 08.00.10/ Ш. Қ. Ҳайрзода. – Душанбе, 2021. - 430с.

9. Ҳайрзода Ш. Қ. Место и роль банковской системы в политике достижения финансовой устойчивости национальной экономики / Ш. Қ. Ҳайрзода// Финансово-экономический вестник.- Душанбе, 2020. - №2(22). - С. 7-14

УДК: 338.514 (575.3)

**ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ НИЗОМИ ҚАРЗДИҲӢ ДАР ШАРОИТИ
МУОСИР**

Махшулов Саидхуҷа Ҷумъаевич, н.и.и., дотсенти кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 918563308. E-mail: saidhuja1986@mail.ru.

Ҷумаев Исламулло Курбонович, ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 987230808. E-mail: ismatjuma1990@mail.ru.

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои таъмини раванди бехатарии низоми қарздигӣ дар шароити муосир мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Зеро ин мавзуу мубрам буда, рушиди низоми қарздигӣ дар шароити ҷаҳонишавии муносабатҳои иқтисодӣ ва афзошии таъсири манғии равандҳои ҷаҳонишавӣ ба низоми бонкию молиявӣ як қатор хавфҳои бонкиро ба миён овардааст. Дар сатҳи низоми бонкӣ ва даромаднокии он масъалаи сандуқи қарзӣ ва сифати он яке аз масъалаҳои асосӣ дар сатҳи иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиши менамоянд, ки қарздигиро дар иқтисодиёт афзоши дода, сифати сандуқи қарзии худро беҳтар ва ҳиссаи қарзҳои муаммодорро дар мағмуу умумии қарзҳо коҳши дуҳанд. Бо назардошти баланд гардидани сатҳи хавфҳои низоми бонкӣ ва маҳсусан, хавфҳои сандуқи қарзии низоми бонкӣ муаллифон кӯшиши намудаанд, ки мушиқилоти мавҷуда ва сатҳи хавфи сандуқи қарзиро арзёбӣ намоянд. Гайр аз ин, дар мақолаи мазкур дурнамои рушиди сандуқи қарзии низоми бонкӣ ва сифати он таҳлил гардидааст.

Калидвоҗаҳо: сандуқи қарзӣ, бозори қарзӣ, ҳавфи қарзӣ, бозоргирӣ, пардохтпазирӣ, пул, танзим, бехатарӣ, иқтисодиёт, суръат, амалиёт, низоми бонкӣ, ҳатар, муносибат, қарзҳои шубҳанок, фонди пӯшонидани талафоти имконпазир.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Махшулов Saidхуджса Джумаевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 918563308. E-mail: saidhuja1986@mail.ru.

Джумаев Исламullo Kurbonovich, ассистент кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 987230808. E-mail: ismatjuma1990@mail.ru

В данной статье рассматривается проблемы обеспечения безопасности кредитной системы в современных условиях. Это тема является актуальной, потому что развитие кредитной системы в условиях глобализации экономических отношений и усиление негативного влияния процессов глобализации на банковско-финансовую систему обусловили ряд банковских рисков. На уровне банковской системы и ее рентабельности вопрос кредитного портфеля и его качества считается одним из главных вопросов на уровне национальной экономики. В связи с этим кредитные организации Республики Таджикистан стараются увеличить кредитование экономики, улучшить качество своего кредитного портфеля, снизить долю проблемных кредитов в общей сумме кредитов. Принимая во внимание повышение уровня рисков банковской системы и особенно рисков кредитного портфеля банковской системы, авторы попытались оценить существующие проблемы и оценить уровень риска кредитного портфеля. Кроме того, в данной статье анализируются перспективы развития кредитного портфеля банковской системы и его качество.

Ключевые слова: кредитный фонд, кредитный рынок, кредитный риск, маркетинг, ликвидность, деньги, регулирование, безопасность, экономика, скорость, операция, банковская система, риск, отношения, безнадежные долги, резервный фонд.

ENSURING THE SECURITY OF THE CREDIT SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

Makhshulov Saidhuja Jumaevich - candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Banking, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone: 918563308. E-mail: saidhuja1986@mail.ru.

Jumaev Ismatullo Kurbonovich - assistant professor of the department of Banking, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone: 987230808. E-mail: ismatjuma1990@mail.ru

The development of the credit system in the context of the globalization of economic relations and the strengthening of the negative impact of globalization processes on the banking and financial system have led to a number of banking risks. At the level of the banking system and its profitability, the issue of the loan portfolio and its quality is considered one of the main issues at the level of the national economy. In this regard, credit organizations of the Republic of Tajikistan are trying to increase lending to the economy, improve the quality of their loan portfolio, and reduce the share of problem loans in the total amount of loans. Taking into account the increase in the level of risks of the banking system and especially the risks of the loan portfolio of the banking system, the authors tried to assess the existing problems and assess the risk level of the loan portfolio. In addition, this article analyzes the prospects for the development of the loan portfolio of the banking system and its quality. With these requirements, the publication of an article can help to some extent in solving existing problems.

Keywords: credit fund, credit market, credit risk, marketing, liquidity, money, regulation, security, economics, speed, operation, banking system, risk, relationships, bad debts, reserve fund.


Баъди васеъ шудани доираи фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ ва афзоиши сатҳи талабот ба қарз дар бозори бонкӣ ҷиҳати ба амал баровардани маҳсулоти ниёзи аввал тавассути дастгирии низоми бонкӣ як фишангӣ асосӣ маҳсуб мейбад. Дар шароити

имрӯза барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар иваз намудани ҷойи маҳсулоти аз лиҳози экологӣ ноустуор, ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд, дастгирии ҳаматарафаи молиявӣ шарти зарурӣ. Қайд кардан ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустанқил яке ҷумҳуриҳои дорои имкониятҳои васеи захираҳои табиию экологӣ мебошад, ки дар ташкили заминаҳои мусоид дар соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти он имконияти васеъ дорад. Бо ҳамин мақсад, барои таҳқими минбаъдаи рушди низоми қарздиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ дар солҳои аввали соҳибистиклолӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҷдиди қарзҳои мушкилситони корхонаҳо ва ташкилотҳои ҷумҳуриявӣ мусоидат кард ва якчанд қарор низ қабул намуд, ки барои ҳалли муаммоҳои қарзӣ зарурӣ ва саривактӣ буданд. Аз ҷумла, мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 марта соли 1997 таҳти №124 «Дар бораи реструктуризатсияи қарзҳои корхонаҳо ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи кредитҳои бонкҳо», қарзҳои пештар ба ҳоҷагихои воқеъ дар ноҳияҳои қӯҳистон додашуда ва фоизҳои онҳо ба қарз дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуданд, ки то андозае сандуқи қарзии бонкҳоро беҳтар намуд [2].

Дидани чорабиниҳои даҳлдор оид ба беҳтар намудани авзои фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, корхонаву ташкилотҳо ва ҳоҷагихои дехқонию ҳоҷагихои ҳонавода имконияти хуби рушдро фароҳам овард, ки барои ғанигардонии бозор ва буҷаҳои мардум ва беҳтаршавии сифати зиндагии онҳо гардиҳ. Новобаста ба андешидани ҷораҳои зарурӣ ҷиҳати паст кардани шиддати қарзҳои ҳавфнок дар сатҳи сандуқи қарзии низоми бонкӣ ва таъмини амнияти низоми бонкӣ ҳоло ҳам мушкилоти дутарафа зиёданд, ки ин аз ҳарду ҷониб як қатор тадбирҳоро тақозо менамояд. Дар сатҳи низоми бонкӣ барои идора кардани ин тамоюли ҳавфнок, пеш аз ҳама, баланд кардани сифати сандуқи қарзӣ, ташкили фонди пӯшонидани талафоти имконпазир, ташкили ширкатҳои кафолатӣ ва монанди инҳо шарти зарурӣ мебошад.

Новобаста ба ин, гуфтан мумкин аст, ки дар баробари бонкҳо имрӯз ҳиссаи ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ низ дар муқоиса бо бонкҳои тиҷоратӣ назаррас буда, дар айни замон, тамоили зиёдшавӣ доранд ва дар ин замина, ҳамчун рақиби асосии бонкҳо маҳсуб меёбанд. (диаграмма 1)

Диаграмма 1. - Бақияи сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2015-2021 (млн сомонӣ)



Сарчашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, 2014. - №12(233), 2018. - №12(281), 2020. - №13(305).

Гуфтан мумкин аст, ки коҳишёбии бақияи сандуқи қарзии ташкилотҳои қарзӣ ҳусусияти ҷандтарафа дошта, дар он бештар таъсири омилҳои беруна ва қисман омилҳои дохила асос гардидаанд. Дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти мамлакат ва

таъсири омилҳои сатҳи гуногун дар бозори қарзии мамлакат аз рӯи маълумоти диаграммаи 1 саҳми ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ нисбатан бештар мебошад. Бақияи сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар соли 2015 9,2 миллиард сомониро ташкил медод ва ин нишондиҳанда дар соли 2021 6,4 миллиард сомониро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба соли 2015 2,8 миллиард сомонӣ ё 26% кам гардидааст.

Аз таҳлили маълумот бармеояд, ки ҳоло ҳам дар самти қарзҳои низоми бонкӣ муаммоҳо ҷой доранд. Новобаста ба оне ки ҳаҷми сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар муқоиса ба соли 2014 23,7% афзоиш ёфта бошад ҳам, дар баробари ин, вобаста ба гурӯҳбандии қарзҳо дар сандуқи қарзии ин низом нишондиҳандаҳои манғӣ дар алоҳидагӣ зиёд гардидаанд.

Дар муқоиса ба соли таҳлилшаванд қарзҳои ғайриқолабӣ 1,6 маротиба, қарзҳои шубҳанок 1,5 маротиба ва қарзҳои беэътимод 2,1% зиёд гардидаанд, дар баробари ин, қарзҳои хатарнок ба андозаи 16,7 маротиба коҳиш ёфтаанд. Ҳамзамон, ба андешаи мо, дар асоси таҳлилҳои диаграммаи мазкур ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷойдошта андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад:

- дар самти қарзҳои миёна ва қалон вобаста ба самаранок истифода намудани маблағҳо муқаррар намудани як лимити муайян;
- ба қадри имкон кам намудани ҳаҷми қарзиҳӣ тавассути асъори хориҷӣ;
- кам намудани меъёри фоиз ва дар заминаи ин пешниҳод намудани муҳлати имтиёзном;
- таҳлили дурусти ҳолати пардохтпазирии қарзгиранда;
- ташкили фондҳои кафолатӣ ё суғуртакуни маблағи қарз бе огоҳии мизочон.

Бонкҳои тиҷоратӣ барои пӯшонидани қарзҳои муаммодор дар сатҳи низом ва коҳиш додани сатҳи ҳавфҳо ҳамеша чораҳои зарурӣ меандешанд. Яке аз чунин иқдомҳои низоми бонкӣ, ки сатҳи ҳавфҳои амалиёти қарзиро коҳиш медиҳад, ин фонди пӯшонидани талафоти имконпазир мебошад.

Қарзҳои бонкӣ шакли табдилёфтаи сарчашмаҳои молиявӣ ва захираҳои қарзӣ ё ҳуд шакли ҳаракати сармояи қарзӣ буда, самаранокии истифодаи он ҷараёни мураккаб аст ва мустақиман ба муомилоти пулӣ ва муносибатҳои молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ алокаманд мебошад [5, с. 6]. Гуфтан мумкин аст, ки бар замми ҳамаи мушкилоти ҷойдошта қарзҳои ғайрифаъол дар ташкилотҳои қарзӣ бо фонди пӯшонидани талафоти имконпазир ба андозаи 90,3 банди фоизӣ зиёд карда шуд, ки ин масъала дар диаграммаи 2. ба тариқи зайл исбот карда шудааст.

Диаграммаи 2. - Ҳиссаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир барои қарзҳо дар солҳои 2015-2020



Сарчашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ. 2014. - №12(233), 2018. - №12 (281), 2020. - №13 (305).

Бо назардошти мушкилоти ҷойдошта ва андешидани як қатор чораҳои муассир дар давоми як соли охир қарзҳои ғайрифаъол ба маблағи 259 млн сомонӣ ё 7,3 банди фоизӣ коҳиш ёфта, нисбат ба охири соли 2016 бошад, қарзҳои ғайрифаъол ба 2,2 млрд

сомонӣ кам шуданд ва дар натиҷа, нишондиҳандаи пӯшонидани фонд аз рӯи қарзҳои ғайрифаъол ба 90,2% баробар мебошад, ки иқдоми мазкур ҷиҳати қоҳиш додани сатҳи хавфҳои қарзӣ дар низоми бонкӣ пешбинӣ гардидааст.

Фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз 58,5%-и соли 2015 ба 92,3% дар соли 2019 баробар гардид, ки дар муқоиса ба соли 2015 33,8% афзоиш ёфтааст. Қарзҳои ғайрифаъол бошанд, дар муқоиса ба соли 2015 1,6% афзоиш ёфтааст ва қарзҳои ғайрифаъоли холис бошанд, дар муқоиса ба соли 2015 10,3% қоҳиш ёфтааст. Ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти низоми қарзӣ фондӣ пӯшонидани талаботи имконпазир зиёд карда шудааст.

Фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо маблағест, ки ҳамчун фонди умумӣ ва ё фонди маҳсус барои пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо, коғазҳои қиматнок, гаравҳои гирифташуда барои бозфурӯш ва дигар дороиҳо мувофиқи талаботи Дастурамали №215, дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии даҳлдори Бонки миллии Тоҷикистон ва стандартҳои байнамилалии ҳисоботи молиявӣ пешбинӣ карда шудааст [4].

Қарзи ғайрифаъол қарзест, ки маблағи асосӣ ва фоизҳои он тибқи талаботи шартнома пардохт карда намешавад ва ба яке аз гурӯҳҳои қарзҳои ғайриқолабӣ, шубҳанок ва беэътиҳод доҳил мешавад;

Захираи хавфҳои қарзӣ - маблағе, ки барои пӯшонидани талафоти эҳтимолӣ аз рӯи хавфҳои қарзии мувофиқи талаботи меъёрии аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқарраршаванда муайян гардида, илова бар Фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯи дороиҳо пешбинӣ карда шудааст;

Ташкилотҳои қарзӣ бояд тамоми қарзҳоро ба 5 гурӯҳ тибқи талаботи зерин тасниф намоянд:

а) Ба гурӯҳи якум қарзҳои «қолабӣ» доҳил мешаванд, агар:

- ҳолати молиявии муштарӣ хуб бошад;
- маблағи асосӣ ва фоизҳои қарз сари вақт тибқи шартномаи қарзӣ пардохт карда шаванд ва маблағҳои пардохтии батаъхирафтода мавҷуд набошанд;
- маблағҳои пардохтӣ тамдид ё таҷдид нашуда бошанд.

Ҳолати молиявии муштарӣ метавонад хуб ҳисобида шавад, агар таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарӣ (инчунин, дигар маълумоти ба муштарӣ алоқаманд, аз ҷумла маълумот дар бораи муҳити беруна) тасдиқ намояд, ки қарзгир дорои фаъолияти устувор, нишондиҳандаи мусбати дороиҳои соф, сатҳи хуби даромаднокӣ ва қобили пардохт бошад. Муштарӣ бояд тамоюлҳои манфӣ, аз ҷумла қоҳиши назарраси ҳаҷми истеҳсолот, ки бо омилҳои мавсимиӣ алоқаманд нестанд, пастшавии даромаднокӣ, афзоиши назарраси ҳисобҳо барои гирифтан ва ё барои пардохт, инчунин, дигар ҳодисаҳоро, ки эҳтимолан метавонанд ба устувории молиявии муштарӣ таъсири худро расонанд, надошта бошад.

Дар ҳолатҳои маҳсус, аз сабаби он ки пардохти уҳдадориҳо таҳти идораи қарзгир нест, ташкилоти қарзӣ метавонад таъхир ёфтани пардохти чунин қарзро ба муҳлати то 8 рӯз ба инобат гирад.

Фонд барои қарзҳои қолабӣ ҳамчун фондӣ умумӣ аз рӯи бақияи қарз бо пули миллӣ ба андозаи на камтар аз 2% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи на камтар аз 3% ташкил карда мешавад.

б) Ба гурӯҳи дуюм қарзҳои «зери назорат» доҳил мешаванд, агар:

- ҳолати молиявии муштарӣ қаноатбахш бошад;
- пардохти маблағи асосӣ ва ё фоизҳои қарз аз 8 то 30 рӯз ба таъхир афтода бошад;
- қарзҳо як бор аз рӯи тартиби муқарраршуда таҷдид карда шуда бошанд.

Холати молиявии муштарй метавонад қаноатбахш ҳисобида шавад, агар таҳлили ҳаматарафаи фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарй (инчунин, дигар маълумоти ба муштарй алоқаманд) нишон диҳад, ки чой доштани ягон тамоюли манфӣ дар фаъолияти қарзгир ба ҳолати молиявии он бевосита таҳдид намекунад ва дар ояндаи наздик (як сол ё аз он камтар) дар сурати наандешидани ҷораҳои даҳлдор метавонад муштариро ба мушкилоти молиявӣ оварда расонад. Фонд барои қарзҳои зери назорат ҳамчун фонди умумӣ аз рӯи бақияи қарз бо пули миллӣ ба андозаи на камтар аз 5% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи на камтар аз 10% ташкил карда мешавад.

Фонди умумӣ, ки барои қарзҳои қолабӣ ва зери назорат ташкил карда шудааст, то андозаи 1,25%-и дороиҳои бо назардошти ҳавф баркашидашуда барои ҳисоб кардани меъёри кифоятии сармоя истифода бурда мешавад. Намуна оид ба тартиби ташкили фонди умумӣ ва ҳисоб кардани он ҳангоми ҳисобкуни меъёри кифоятии сармоя.

в) Ба гурӯҳи сеюм қарзҳои «ғайриқолабӣ» дохил мешаванд, агар:

- пардоҳти маблағи асосӣ ва (ё) фоизҳои қарз аз 30 то 90 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
- қарз таъхирафтода набошад ё ба муҳлати аз 30 рӯз камтар батаъхирафтода бошад, vale ҳолати молиявии қарздор шубҳанок баҳогузорӣ карда шавад.

Ҳолати молиявии муштарй дар сурати чой доштани таҳдидҳои бевосита ба пардоҳтпазирии он шубҳанок баҳогузорӣ мешавад. Агар қарзгир ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати молиявӣ ягон ҷора наандешад, фаъолияти қарзгир бо назардошти тамоюлҳои манфӣ метавонад ба мушкилоти молиявӣ гирифтӣ шавад.

Фонд барои қарзҳои ғайриқолабӣ ҳамчун фонди маҳсус бо пули миллӣ ба андозаи на камтар аз 30% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи на камтар аз 40% барои қисми таъминбудаи қарз ва 100% барои қисми таъминнабудаи қарз ташкил карда мешавад.

г) Ба гурӯҳи ҷорӯи қарзҳои “шубҳанок” дохил мешаванд, агар:

- пардоҳти маблағи асосӣ ва (ё) фоизҳои қарз аз 90 то 180 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
- қарз таъхирафтода набошад ё ба муҳлати аз 90 рӯз камтар батаъхирафтода бошад, vale ҳолати молиявии муштарй ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ карда шавад. Ҳолати молиявии муштарй дар ҳолатҳои зерин ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ мешавад;
- пардоҳтпазирии ноустувори муштарй;
- тамоюлҳои манфии ба фаъолияти истеҳсолӣ-иқтисодии муштарй таҳдидкунанда (амалиётҳои зааровар, камшавии дороиҳои соғ, коҳишёбии ҳаҷми истеҳсолот ва афзоиши воқеии ҳисобҳо барои гирифтӣ ва ё барои пардоҳт).

Фонд барои қарзҳои шубҳанок ҳамчун фонди маҳсус бо пули миллӣ ба андозаи на камтар аз 75% ва бо асъори хориҷӣ ба андозаи на камтар аз 85% барои қисми таъминбудаи қарз ва 100% барои қисми таъминнабудаи қарз ташкил карда мешавад.

ғ) Ба гурӯҳи панҷум қарзҳои “безътимод” дохил мешаванд, агар:

- пардоҳти маблағи асосӣ ва (ё) фоизҳои қарз зиёда аз 180 рӯз ба таъхир афтода бошанд;
- қарз таъхирафтода набошад ё ба муҳлати аз 180 рӯз камтар батаъхирафтода бошад, vale ҳолати молиявии муштарй носолим баҳогузорӣ карда шавад. Ҳолати молиявии муштарй дар мавриди зерин носолим баҳо дода мешавад, агар:

- муштарй доимо дар ҳолати ногувори молиявӣ қарор дошта бошад ё тибқи қонунгузорӣ муфлис эълон шуда бошад;

- таҳлили фаъолияти амалиётӣ, молиявӣ ва иқтисодии муштарй (инчунин, дигар маълумоти ба қарзгир алоқаманд) нишон диҳад, ки дар фаъолияти муштарй тамоюлҳои манфии ҷой доранд, ки онҳо ба ҳолати ногувори доимии қарзгир ё муфлисшавӣ оварда мерасонанд. Ба тамоюлҳои манфии ба фаъолияти муштарй таҳдидкунанда инҳо дохил мешаванд:

- фаъолияти зааровар;

- арзиши манфй ё камшавии назарраси дороихои соф;
- кохишёбии назаррас дар истехсолот ва афзоиши назарраси ҳисобҳо барои гирифттан ё барои пардохт.

Фонд барои қарзҳои беътиимод ҳамчун фонди маҳсус ба андозаи 100% аз рӯи бақияи қарз бо пули миллӣ ва бо асьори хориҷӣ ташкил карда мешавад. Таҷриба ва таҳлилу нишондиҳандаҳои рушди низоми пулио қарзӣ дар сатҳи низоми бонкӣ собит намуданд, ки мушкилоти асосии кохиш ёфтани сатҳи захираҳо ва афзоиш пайдо кардани сатҳи хавфҳои низоми қарзӣ, пеш аз ҳама, ба камшавии асьори хориҷӣ ва баланд шудани қурби муқаррарии он мебошад.

Чораҳои ғайридолларикунонии низоми қарзӣ ва қабули амонату пасандозҳо мумкин аст то як андоза ба мушкилоти ҷойдошта мусоидат намояд. Аз дигар нуқтаи назар, ин маъни ба маротиб кам шудани захираҳои қарзӣ ва пасандозӣ бо асьори хориҷа мебошад, ки дар диаграммаи 3. ҳамчун натиҷаи таҳлил чунин нишон дода шудааст.

Диаграммаи 3. - Ғайридолларикунонии сандуки қарзии низоми бонкӣ барои солҳои 2015-2019



Сарчашма: Ҳисоби муаллифон дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ. 2014, №12(233), 2018, №12(281), 2020, №13(305).

Дар низоми бонкдории муосир ва бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта масъалаи баркашии хавфҳо барои қарзҳо бо асьори хориҷӣ аз 100% то 150% зиёд карда шудаанд, лекин масъалаи ба маротиб кохиш ёфтани ҳаҷми захираҳо бо асьори хориҷӣ на танҳо дар низоми бонкӣ, балки дар иқтисодиёти кишвар хатарнок мебошад. Аз муқоиса ва таҳлилҳои диаграмма аён аст, ки яке аз манбаъҳои асосии захираҳои қарзии низоми бонкӣ ин амонату пасандозҳо мебошанд ва ҳиссаи амонатҳо бо асьори хориҷӣ соли 2015 69,5%-и ҳаҷми умумии қарзҳоро ташкил медод ва нишондиҳандаи мазкур дар соли 2019 ба 47,5% баробар гардид, ки дар муқоиса ба соли 2015 22% кохиш ёфтааст.

Дар асоси таҳлил ва тадқиқоти анҷомдодаи мо зарур аст, ки бо назардошти тамоми имкониятҳо ва нишондиҳандаҳои манфӣ ва мусбати рушд низоми бонкӣ дар самти солимгардонии фазои захирақунӣ ва бехатарии сафарбарсозии захираҳо ба қарз андешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад мебошад:

- бештар намудани ҳиссаи қарздиҳӣ ба самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ;
- дар асоси талаботи замони муосир ҷорӣ намудани механизмҳои нави идоракуни қарзҳои ғайрифаъол ва андешидани чораҳои пешакӣ;
- интихоби дурусти сарчашмаҳои сармоягузоришаванда ва манбаъҳои фоидаовар;
- танзими низомҳои азnavбаҳодиҳии истифодаи қарз ва мақсаднокии он;
- дар доираи имкониятҳо тавассути захираҳои дохилии ҷорӣ ташкили ширкати идоракуни дороиҳо, аз он ҷумла дороиҳои ғайрифаъол;

- бо назардошти мушкилоти чойдошта дар сатҳи зарурӣ ҷорӣ намудани сиёсати дедоллариқунонии низоми бонкӣ;

- бо назардошти рушди техникаю технологияҳои муосир ҷорӣ намудани хизматрасониҳои нав ва муосири бонкӣ дар раванди қарздиҳӣ, захиракунӣ, танзим ва дигар амалиёту хизматрасониҳои хусусияти инноватсионидошта.

Дар сатҳи низоми бонкӣ ва коҳиш додани сифати сандуқи қарзии бонкҳо масъалаи камчинии асьори хориҷӣ дар давраи пардохти қарзҳо як қатор мушкилотро ба миён овард, ки ба сифати сандуқи қарзии бонкҳо таъсири манғӣ расонид. Ба ҳамин мақсад, ғайридоллариқунонии сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар шароити камчинии асьори хориҷӣ яке аз шартҳои асосии паст кардани шиддати хавфи қарзӣ дар низоми бонкӣ маҳсуб мейбад.

Адабиёт

1. Ашурев Н. Идора кардани хавфи бонкӣ: васоити таълимӣ /Н. Ашурев, С.Ч. Махшулов. - Душанбе, 2021. – 146 с.
2. Бонкдорӣ ва сиёсати пулию қарзӣ (1991-2011) – С.49
3. Латипова Г.С.Механизмҳои дастгирии қарздиҳии соҳибкорзанҳо дар соҳаи кишоварзӣ/ Г.С. Латипова // Паёми молия ва иқтисод. – Душанбе. – 2020. - №4. - С. 18-25.
4. Латипова Г.С. Асосҳои назариявии қарз ва муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ/ Г.С. Латипова // Паёми молия ва иқтисод. – Душанбе. – 2020. - №2. - С. 150-155.
5. Махшулов С.Дж. Устойчивость национальной валюты, ее теория и методология / С.Дж. Махшулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №9. - С. 174-179.
6. Махшулов С.Ч. Хатарҳои ба муносибатҳои бонкӣ алоқаманд / С.Ч. Махшулов // Паёми Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. – 2016. - №1/5. - С.78-84.
7. Махшулов С.Дж. Конкурентоспособность кредитных организаций и актуальность их финансовых показателей с учетом ликвидности /С.Дж. Махшулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2019. - №5-2. - С. 54 -.
8. Рушди низоми бонкӣ дар 25 соли Истиқолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: «Вектор прінт», 2016. - 294 с.
9. Тупик Н.В. Деньги в экономике меняют свою роль / Н.В. Тупик // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2011 - №6-1. - С. 137-139.
10. Раҳимзода Ш. Иқтисодиёту бонкдорӣ ва рушди онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ /Ш. Раҳимзода., С.Ч. Махшулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2021. - №7. - С. 193-199.

УДК: 36.1/5

ТАНЗИМИ ФИСКАЛИИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҼТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА

Бобоҷонов Давлат Раҳматовиҷ – ассистенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Сурога: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Ҳуҷанд, маҳ. 17, хонаи 1. Тел.: +992928338966. E-mail: Davlat_12@mail.ru

Исломов Ҳушрӯз Ҳасановиҷ – н.и.и., дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Сурога: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Ҳуҷанд, маҳ. 17, хонаи 1. Тел.: +992928832423. E-mail: Khushruz_1987@mail.ru

Дар мақола ҹанбаҳои назариявио амалии танзими фискалии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа ҹун унсури муҳимми сиёсати фискалӣ таҳқиқ карда шудааст. Афзорҳои муосири танзими буҷетио андозии тараққиёти иқтисодиёти минтақа арзёбӣ гардида, самаранокии он низомбандӣ гардидааст. Вазъи муосири танзими буҷетио андозии вилояти Сугд аз лиҳози даромад ва харочоти буҷети маҳаллӣ ва тагийрёбии иқтидори андозии минтақа ва шаҳру ноҳияҳои он таҳлил карда шудааст. Дар доираи таҳқиқи нуқсонҳои мавҷуда дар танзими буҷетио андозӣ муайян ва тавсияҳо ҷиҳати аз байн бурданӣ онҳо пешниҳод гардидааст. Такя ба натиҷаҳои таҳқиқи чораҳо ҷиҳати тақомули самаранокии танзими буҷетио андозии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии вилояти Судги Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд.

Калидвожаҳо: самаранокӣ, минтақа, тараққиёти иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсати фискалӣ, танзими буҷетио андозӣ, воридоти андоз, харочоти буҷет, маъмуриқунонии андоз.

ФИСКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Бабаджанов Давлат Раҳматович - ассистент кафедры финансов и кредита Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Адрес: 731700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, мкр. 17, дом 1. Тел.: +992928338966. E-mail: Davlat_12@mail.ru

Исматов Хушрӯз Ҳасанович - к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, мкр. 17, дом 1. Тел.: +992928832423. E-mail: Khushruz_1987@mail.ru

Исследованы теоретические и методические аспекты бюджетно-налогового регулирования экономики региона как важного элемента фискальной системы. Исследованы инструменты бюджетно-налогового регулирования экономики региона и систематизированы методы оценки эффективности данной сферы. Проанализировано современное состояние бюджетно-налогового регулирования экономики Согдийской области через призму доходов и расходов местного бюджета и изменения налоговых доходов бюджета региона и его городов и районов. На основе исследования выявлены недостатки в налоговом регулировании, планировании и администрировании деятельности налоговых органов. Соответственно, по результатам анализа были предложены меры по улучшению эффективности бюджетно-налогового регулирования экономики Согдийской области.

Ключевые слова: экономика региона, фискальная политика, бюджетно-налоговое регулирование, налоговые доходы, расходы бюджета, налоговое администрирование, эффективность.

FISCAL REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Bobojonov Davlat Rahmatovich - Assistant of the Department of Finance and Credit of the Tajik State University of Law, Business and Politics. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, md. 17, house 1. Tel.: +992928338966. E-mail: Davlat_12@mail.ru

Ismatov Khushruz Hasanovich – candidate in economics, assistant professor of the Department of Finance and Credit of the Tajik State University of law, business and politics. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, md. 17, house 1. Tel.: +992928832423. E-mail: Khushruz_1987@mail.ru

In the given article, the theoretical and methodological aspects of fiscal regulation of the region's economy are investigate as an important element of the fiscal system. The tools of fiscal regulation of the region's economy and systematization of methods were study for assessing the effectiveness of this area. The current state of budgetary-tax regulation of the economy of Sughd region through the prism of revenues and expenditures of the local budget and changes in tax revenues of the budget of the region and its cities and districts is analyze as well. Based on the research were identified deficiencies in tax regulation, planning and administration of tax authorities. According to the results of the analysis, measures were propose to improve the effectiveness of fiscal regulation of the economy of Sughd region.

Keywords. *Regional economy, fiscal policy, fiscal regulation, tax revenues, budget expenditures, tax administration, efficiency.*

Дар раванди идоракунни давлатии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа унсурҳои муҳимми таъсиррасони механизми буҷетио андозӣ ба монанди банақшагирию ояндабинӣ, танзим ва назорат маҳсуб меёбанд. Бояд зикр намуд, ки дар раванди банақшагирию ояндабинии буҷетио андозӣ даромаду ҳароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ дар асоси иқтидори мавҷуда ва дар оянда ташаккулӯбанд муйян карда мешаванд. Танзими буҷетио андозӣ бошад, ба ҳавасмандкунни тараққиёти соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва ё ҳадди ақал намудани таъсири омилҳои манфӣ равона мегардад. Назорати буҷетио андозӣ бо мақсади самаранок истифода бурдани захираҳои молиявии муттамарказ ва ташаккули оқилонаи фондҳои давлатӣ амалӣ мегардад. Механизми танзими молиявии тараққиёти минтақа самаранокии сиёсати андозу буҷетро дар сатҳи иқтисодиёти минтақавӣ ва ҳамзамон, миллӣ баланд мебардорад.

Тавре Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр кардаанд: «Мақсади асосии сиёсати андозу буҷет сафарбар намудан ва самаранок истифода бурдани захираҳои молияи давлатӣ ҷиҳати ноилшавӣ ба ҳадафҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар мебошад» [8]. Аз ин лиҳоз, механизми муносиби танзими буҷетио андозии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шароити мусоир аҳамияти хоса дорад.

Дар шароити мусоир ҳангоми идоракунни тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа афзорҳои муҳталифи буҷетио андозӣ истифода мегарданд, ки онҳоро ба назари мо, ба мустақиму ғайримустақим тасниф намудан дуруст мебошад. Афзорҳои мустақими танзими буҷетио андозӣ, пеш аз ҳама, тағйирдиҳии ҳароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ, кумаки молиявии бебозгашту беподош, пешниҳоди қарз ба соҳаҳои истеҳсолӣ, сармоязузориҳои доҳилӣ ва ғайра маҳсуб меёбанд. Афзорҳои ғайримустақим бошанд, тағйирдиҳии меъёри андозҳо, пешниҳоди имтиёзҳои андоз, қарзи андоз, мараторияи санчишҳои андоз ва ғайра мебошанд. Зикр кардан зарур аст, ки барои вусъат додани афзорҳои мустақим сарчашмаи коғии даромади буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки ғайрибуҷетӣ тақозо мегардад. Вале, вусъат додани афзорҳои танзими ғайримустақим баръакс ба қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ ва дигар фондҳои муттамарказ таъсири манфӣ расонида, иқтидори ин фондҳоро қоҳиш медиҳанд. Аз ин лиҳоз, дар доираи таҳқиқ вазъи даромаду ҳароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ, воридоти андозҳо ва имтиёзи андоз дар минтақа, инчунин, қарздории андозро мавриди баррасӣ қарор дода, имкониятҳои минбаъдаи танзими буҷетио андоз мутобики ҳадафи тараққиёти минтақа муйян карда мешавад.

Тамоюли ташаккулӯбии нишондиҳандаҳои буҷети маҳаллии вилояти Суғд дар ҷадвали 1 ва 2 оварда шудааст.

Тавре аз нишондодҳои ҷадвали 1 аён мегардад, дар тӯли 10 соли охир дар вилояти Суғд даромади умумии буҷети вилоят 3,3 маротиба афзоиш ёфта, соли 2021 дар ҳачми 2 435,2 млн сомонӣ иҷро шудааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2020 дар ҳачми 32 фоиз зиёд мебошад. Зикр кардан зарур аст, ки дар соли 2020 даромади умумии буҷети вилоят ба 1 839,6 млн сомонӣ иҷро гардида, назар ба даромади умумии буҷети маҳаллӣ дар соли 2019 ба маблағи 94,9 млн сомонӣ ё худ 5 фоиз қоҳиш ёфтааст. Ба назари мо, пеш аз ҳама, таъсири бемории ҳамагири Ковид-19 мебошад, ки ба фаъолнокии кории корхонаҳо ва иқтидори андозсупории онҳо дар соли 2020 таъсири манфӣ расонидааст. Чунин тамоюл дар воридоти андозии буҷети вилоятӣ низ мушоҳида мегардад. Бояд зикр намуд, ки буҷети маҳаллии вилояти Суғд аз воридоти андозҳо вобаста буда, дар аксари солҳо даромади буҷетро пурра андозҳо ташкил мекунанд.

Аз нишондодҳои ҷадвали 1 мушоҳида мегардад, ки андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ дар қисми даромади буҷети вилоят ҳиссаи назаррас дошта, аз соли 2012 то соли 2021 ба андозаи 8,3 маротиба афзоиш ёфтааст. Чунин тамоюли афзоиш дар дигар андозҳо, аз ҷумла андоз аз истифодабарандагони захираҳои табии, аксизҳо ва низоми содакардашудаи андоз ба мушоҳида мерасад. Андозҳои дигар тамоюли нисбатан пасти афзоиш доранд, вале дар қисми даромади буҷети маҳаллӣ саҳми назаррас мегузоранд. Зикр кардан зарур аст, ки дар соли 2021 ба истиснои аксизҳо дигар воридотҳои андозӣ тамоюли афзоянда доранд.

Агар ба тамоюли воридоти ғайриандозӣ назар намоем, муйян мегардад, ки дар солҳои 2017 ва 2020 дар қисми даромади буҷети маҳаллии вилоят воридоти чунин сарчашмаҳои даромад мавҷуд намебошанд. Вале дар соли 2021 нисбат ба соли 2012, яъне дар тайи 10 соли охир ҳачми воридоти ғайриандозӣ ба буҷети маҳаллии вилояти Суғд 3,0 маротиба афзоиш ёфтааст.

Чадвали 1. - Тамоюли даромади бучети маҳаллии вилояти Суғд (ҳазор сомонӣ)

Нишондихандаҳо	2008	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
								2008	2012	2017	2020
Даромади умумии бучети маҳаллӣ	280509,9	728727,0	1607805,6	1722444,0	1924640,9	1839600,0	2435200,0	8,7 мар	3,3 мар	151	132
1). Воридотҳои андозӣ, аз ҷумла:	269166,0	709989,9	1607805,6	1684910,1	1877122,3	1839600,0	2378200,0	8,8 мар	3,3 мар	148	129
Андози даромад аз шаҳсони воқеӣ	52525,9	125569,9	207518,7	232088,7	239469,0	160500,0	231300,0	4,4 мар	184	111	144
Андози фоида аз шаҳсони хукуқӣ	19479,6	88277,0	405623,0	479735,9	597168,5	464200,0	730500,0	37,5 мар	8,3 мар	180	157
Андоз аз молу мулки ғайриманқул	18153,4	30669,1	88234,4	98577,6	107375,9	118900,0	132400,0	7,2 мар	4,3 мар	150	111
ААИ	36419,6	107351,5	-	179522,5	164389,5	-	244300,0	6,7 мар	2,3 мар	-	-
Низоми содакардашуда (низомҳои маҳсуси андозбандӣ)	6382,3	40410,6	262502,9	210052,9	222257,6	178000,0	244400,0	38,3 мар	6,0 мар	93	137
Аксизҳо	5148,8	9842,6	-	25186,0	42780,0	220500,0	76800,0	14,9 мар	7,8 мар	-	34,8
Андоз аз соҳибони воситаи нақлиёт	14804,6	33029,5	22042,4	67535,0	75409,8	54100,0	83600,0	5,6 мар	2,5 мар	3,7 мар	154
Андоз аз истифодаи захираҳои табииӣ	10913,7	57181,4	64752,7	359670,5	392016,5	76700,0	597500,0	54,7 мар	10,4 мар	9,2 мар	7,7 мар
Боҷи давлатӣ	9351,7	18392,5	307513,0	32541,0	36255,5	468600,0	37300,0	3,9 мар	2,0 мар	12,1	7,9
Андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо	18052,0	53756,1	30729,0	-	-	26300,0	-	-	-	-	-
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	27323,8	62688,7	218889,5	-	-	41800,0	-	-	-	-	-
Андози ягона	24009,8	27601,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Ҳамагӣ даромади ғайриандозии маҳаллӣ	11343,9	18737,1	-	37533,9	47518,6	-	57000,0	5,0 мар	3,0 мар	-	-

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, с. 2009. - С. 221. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2013 с. С. 302. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, с. 2022. - С. 474, 476, 478, 480, 482, 484.

Чадвали 2. - Тамоюли харочоти бучети маҳаллии вилояти Суғд (ҳазор сомонӣ)

Нишондиҳандаҳо	2008	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2021			
								2008	2012	2017	2020
Ҳамагӣ харочот, аз ҷумла:	279089,9	713084,4	1569807,2	1678888,7	1889238,7	1875900,0	2379900,0	8,5 мар	3,3 мар	151	126
Сектори ҳокимиияти давлатӣ ва идорақунӣ	30241,3	51261,4	66078,1	70201,0	71282,4	78300,0	88700,0	2,9 мар	173	134	113
бо фоиз	10,8	7,2	4,2	4,2	3,7	4,2	3,7	-7,1	-3,5	-0,5	-0,5
Маориф	138225,0	287334,7	719668,3	783141,5	867384,8	880800,0	1097500,0	7,9 мар	3,8 мар	152	124
бо фоиз	49,5	40,3	45,8	46,6	45,9	46,9	46,1	-3,4	5,8	0,3	-0,8
Тандурустӣ	51060,0	161512,0	356230,3	384594,3	451478,3	491500,0	543300,0	10,6 мар	3,3 мар	152	110
бо фоиз	18,3	22,6	22,7	22,9	23,9	26,2	22,8	4,5	0,2	0,1	-3,4
Суғуртai иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	6911,7	10653,8	16101,4	16450,9	24497,3	21700,0	23100,0	3,3 мар	2,2 мар	143	106
бо фоиз	2,5	1,5	1,0	1,0	1,3	1,2	1,0	-1,5	-0,5	0	-0,2
Хоҷагии манзилии коммуналӣ	21141,8	24631,6	76204,7	94406,1	184700,1	161800,0	206400,0	9,7 мар	8,4 мар	2,7 мар	127
бо фоиз	7,6	3,5	4,9	5,6	9,8	8,6	8,7	1,1	5,2	3,8	0,1
Мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	-	-	41761,2	21321,6	56070,4	65500,0	103600,0	-	-	2,4 мар	158
бо фоиз	-	-	2,7	1,3	3,0	3,5	4,4	4,4	4,4	1,7	0,9
Соҳаи кишоварзӣ	2261,5	3602,8	73187,0	31591,4	23223,1	12200,0	22500,0	9,9 мар	6,2 мар	30	184
бо фоиз	0,8	0,5	4,7	1,9	1,2	0,7	0,9	0,1	0,4	-3,8	0,2
Нақлиёт ва коммуникатсия	7347,4	32107,1	48240,8	51991,2	65876,0	46700,0	73500,0	10,0 мар	2,3 мар	152	157
бо фоиз	2,6	4,5	3,1	3,1	3,5	2,5	3,1	0,5	-1,4	0	0,6
Фарҳанг ва варзиш	20990,8	139827,7	-	-	-	-	215400,0	10,3 мар	154	-	-
бо фоиз	7,5	19,6	-	-	-	-	9,1	1,6	-10,5	-	-
Соҳтмон	-	-	-	-	-	-	700,0	-	-	-	-
бо фоиз	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-
Дигар харочотҳо	910,4	2153,1	172335,4	225190,7	144726,3	117400,0	5200,0	5,7 мар	2,4 мар	3	4,4
бо фоиз	0,3	0,3	11,0	13,4	7,7	6,3	0,2	-0,1	-0,1	-10,8	-6,1

*Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2009с. С. 222. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2013с. С. 303. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2009с. С. 475, 477, 479, 481, 483, 485.

Харочоти умумии буҷети вилоят низ тамоюли афзоянда дошта, дар даҳ соли охир 3,5 маротиба зиёд гардида, дар соли 2021 ба 2 379,9 млн сомонӣ расидааст. Дар давраи таҳлилӣ аз соли 2012 то 2021 касри буҷет танҳо дар соли 2020 ба вучӯд омада, ба 46,2 млн сомонӣ баробар шудааст, ки 2,5 фоизи даромади умумии буҷети маҳаллиро ташкил мекунад.

Аз нишондодҳои ҷадвали 2 маълум мешавад, ки ҳиссаи назарраси харочоти буҷети вилоят ба соҳаи иҷтимоӣ нигаронида шуда, дар соли 2021 ба 2 284,7 млн сомонӣ расидааст, ки ин нишондиҳанда 96 фоизи харочоти умумии буҷетро ташкил мекунад. Дар дигар солҳои таҳлилӣ низ ҳиссаи харочоти иҷтимоӣ дар таркиби харочоти умумии буҷет назаррас мебошад.

Аз нишондодҳои ҷадвали 2 муноҳида мешавад, ки 3,7 фоизи харочоти буҷети вилоят дар соли 2021 ба баҳши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ рост меояд. Ин нишондиҳанда нисбати соли 2020 ба андозаи 0,5 банди фоизӣ қоҳиш ёфта, ба нишондиҳанда соли 2016 баробар шудааст. Агар ба харочоти буҷети вилоят ба соҳаи маориф назар намоем, он дар соли 2021 ба 1 097,5 млн сомонӣ расидааст, ки 46,1 фоизи харочоти умумии буҷетро ташкил мекунад. Умуман, ҳиссаи харочоти буҷети маҳаллии вилояти Суғд ба соҳаи маориф тамоюли афзоянда дошта, дар давраи таҳлилӣ, яъне солҳои 2012-2020 ба 6,6 банди фоизӣ зиёд шудааст. Вале дар соли 2021 нисбат ба соли 2020 ба андозаи 0,8 банди фоизӣ ҳиссаи ин харочот қоҳиш ёфтааст.

Агар ба нишондодҳои ҷадвали 2 назар намоем, харочот ба соҳаи тандурустӣ дар соли 2020 ба 543,3 млн сомонӣ баробар шуда, ин нишондиҳанда 22,8 фоизи харочоти умумии буҷети вилојтро ташкил медиҳад. Ҳиссаи харочоти соҳаи тандурустӣ дар харочоти умумии буҷети вилоят тадриҷан боло рафта, аз ҳама қимати қалонтарини он дар соли 2020 муноҳида мешавад. Аз ин лиҳоз, дар соли 2020 ҳиссаи харочоти буҷети вилоят ба соҳаи тандурустӣ назар ба солҳои 2012-2019 мутаносибан ба андозаи 3,6 ва 2,3 банди фоизӣ зиёд шуда, дар соли 2021 боз ба андозаи 3,4 банди фоизӣ қоҳиш ёфтааст.

Харочоти буҷети вилоят ба соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар давраи солҳои 2012-2021 хеле ҳиссаи кам дошта, он аз 1,5 то 1,0 фоизи харочоти умумии буҷети вилојтро ташкил кардааст. Аз ин нишондиҳанда бармеояд, ки пардоҳти нафақаи иҷтимоӣ ва дигар ёрдампулиҳои иҷтимоӣ аз ҳисоби фондҳои мақсадноки гайрибуҷетӣ амалӣ гардида, дар раванди идоракунӣ мақомоти маҳаллӣ дар ин самт таъсири мустақими назаррас надорад.

Харочоти манзилию коммуналии буҷети вилоят дар солҳои 2012-2021 5,2 маротиба афзоиш ёфта, ин нишондиҳанда дар соли 2021 ба 206,4 млн сомонӣ расидааст, ки 8,7 фоизи харочоти умумии буҷети маҳаллиро ташкил мекунад. Ба назари мо, афзоиши харочоти манзилию коммуналӣ дар вилоят, пеш аз ҳама, аз ташаккули шароити зист ва паҳншавии бемории Ковид-19 вобаста аст, ки зарурати афзоиши харочот дар соҳаро тақозо кардааст.

Тавре аз нишондодҳои ҷадвали 2 муноҳида мегардад, оғоз аз соли 2021 дар қисми харочоти буҷети вилоят харочот ба соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳукуқ ворид шудааст. Ба соҳаи мудофиа ва мақомоти ҳифзи ҳукуқ ташаккул ёфта, аз 2,7 то 4,4 фоизи харочоти умумии буҷети вилоят рост меояд, ки ин нишондиҳанда дар соли 2021 ба 103,5 млн сомонӣ баробар шудааст. Вале, баръакс ба соҳаҳои қишоварзӣ, ки аз он соҳаи саноат ва амнияти озукворӣ вобастагӣ дорад, маблағгузории буҷетӣ назаррас қоҳиш ёфтааст. Агар дар соли 2017 харочоти буҷети вилоят ба соҳаи қишоварзӣ, ҳоҷагии ҷангӣ, моҳидорӣ ва шикор ба 73,2 млн сомонӣ баробар бошад ва 4,7 фоизи харочоти умумии буҷети маҳаллиро ташкил диҳад, пас дар соли 2021 ҳиссаи ин харочот ба 0,9 фоиз расидааст, ки ба назари мо хеле ноҷиз мебошад.

Вазни қиёсии харочоти буҷети маҳаллӣ ба соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия ба 3,1 фоизи харочоти умумии буҷети маҳал дар соли 2021 баробар шуда, назар ба соли 2020 афзоиш ёфтааст. Вале, ин нишондиҳанда қиёсан ба солҳои дигари таҳлилӣ қоҳиш ёфтааст. Аз ҳама қимати қалонтарини харочоти мазкур дар соли 2020 муноҳида

мегардад, ки ба 2,5 фоиз баробар аст. Қайд кардан зарур аст, ки дигар харочоти буҷети маҳаллӣ дар давраи таҳлилӣ хосатан соли 2021 коҳиш ёфта, вазни қиёсии онҳо аз 11 фоиз дар соли 2017 то 0,2 фоиз дар соли 2021 поён рафтааст.

Аз таҳлили таркиби харочоти буҷети вилоят маълум гардид, ки харочоти соҳаҳо аз даромади буҷети маҳаллӣ ва дигар омилҳои иҷтимоию иқтисодӣ вобаста аст.

Аз ин лиҳоз, таҳлили иқтидори буҷети маҳаллӣ вилояти Суғд дар давраи солҳои 2017-2021 анҷом дода мешавад (ниг. ҷадвали 3).

Ҷадвали 3. - Тамоюли тағйирёбии нишондихандаҳои буҷетию андозии вилояти Суғд дар солҳои 2017-2021 (ҳазор сомонӣ)

Нишондихандаҳо	2017	2018	2019	2020	2021	2021 ниисбати 2017 60 %
МУМ	17510700	18343800	20537100	21621900	27465400	156,8
Даромади буҷети маҳаллӣ	1607805,6	1722444	1924640,9	1839663,7	2435200,0	151,5
Воридоти андозӣ ба буҷети вилоят: нақша; иҷроиш; % иҷроиш.	1336113,3 1388916,1 104,0	1605336,8 1684910,1 104,9	1846136,9 1877122,3 101,7	1771929,0 1771543,5 100,0	2186400 2340800 107,1	163,6 168,5 3,1
Воридоти гайриандозии буҷети вилоят: нақша; иҷроиш; % иҷроиш.	209768 218889,5 104,3	34160 37533,9 109,9	41238,1 47518,6 115,2	40882,0 41839,9 102,3	91700 94300 102,8	43,7 43,1 -1,5
Воридоти андозии ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят: нақша; иҷроиш; % иҷроиш.	2140511,4 2292487,7 107,1	2482379,8 2589122,1 104,3	2913306,6 2913306,6 100	2876354,2 2866322,1 99,6	- - -	- - -
Ҳиссаи воридоти андозии буҷети вилоят дар МУМ	7,9	8,7	9,1	7,8	8,5	0,6
Ҳиссаи воридоти андозӣ дар даромадҳои умумии буҷети маҳаллӣ	86,4	97,8	97,5	96,3	96,1	9,7
Ҳиссаи воридоти андозии ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят дар МУМ	13,1	14,1	14,2	12,6	-	-

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2017. – С. 339. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2018. – С. 335. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2019. – С. 322. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020. – С. 325. Ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд дар солҳои 2016-2020. Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2022. – С. 11, 484.

Аз нишондодҳои ҷадвали 3 маълум мегардад, ки МУМ дар давраи солҳои 2017-2021 ба андозаи 56,8 фоиз афзоиш ёфта, соли 2021 маблағи 27 465,4 млн сомониро ташкил кардааст. Тавре баррасии нишондодҳои ҷадвали 3 дарак медиҳанд, воридоти андозии буҷети вилоят тамоюли афзоянда дорад. Вале таносуби воридоти андозҳо

нисбати афзоиши МУМ дар вилояти Сүгд нисбати дигар солҳои таҳлилӣ тамоюли коҳишёй дошта, дар соли 2021 ба 8,5 фоиз расидааст, ки нисбат ба солҳои 2018-2019 ба андозаи 0,2 ва 0,7 банди фоизӣ кам шудааст. Бояд қайд намуд, ки воридоти андозии буҷети вилояти Сүгд иқтидори пурраи андозии минтақаро инъикос намекунад. Аз ин лиҳоз, воридоти андозҳоро дар кулли шаҳру ноҳияҳои вилоят бояд ба мадди назар гирифт.

Гирифтани маълумот оид ба воридоти умумии андозҳо аз ҳудуди вилояти Сүгд ба буҷети мунтахабшудаи кишвар дар соли 2021 гайриимкон буд. Аз ин лиҳоз, барои расидан ба ҳадафи таҳқиқ бо назардошти нишондиҳандаҳои соли 2020 таҳлилро анҷом медиҳем. Нишондодҳои ҷадвали 3 дарак медиҳанд, ки дар давраи солҳои 2017 то 2021 воридоти андозҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 63,6 фоиз афзоиш ёфта, дар соли 2020, 2 866,3 млн сомониро ташкил кардааст. Ин нишондиҳанда 99,6 фоизи нақша буда, 12,6 фоизи МУМ-ро ташкил кардааст. Бояд зикр намуд, ки зери таъсири омилҳои мавҷуда ҷамъи воридотҳои андозӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар соли 2020 нисбати соли 2019 коҳиш ёфта, поёнравӣ 1,7 банди фоизро ташкил кардааст. Инчунин, таносуби ҷамъи воридотҳои андозӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят нисбати МУМ низ коҳиш ёфтааст (ниг. диаграммаи 1).



Диаграммаи 1. - Таносуби андозҳо ва МУМ дар вилояти Сүгд

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Сүгд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сүгд, 2017. – С. 339. Омори солонаи вилояти Сүгд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сүгд, 2018. – С. 335. Омори солонаи вилояти Сүгд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сүгд, 2019. – С. 322. Омори солонаи вилояти Сүгд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сүгд, 2020. – С. 325. Ҳисоботи Раёсати андоз дар вилояти Сүгд дар солҳои 2016-2020. Омори солонаи вилояти Сүгд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сүгд, 2022. – С. 11, 484.

Бояд иброз намуд, ки ба воридоти андоз омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, ки онҳоро ба дохилю берунӣ тасниф намудан мумкин мебошад. Омилҳои дохилии таъсиррасон ба воридоти андоз аз ташаккулёбии менечменти андози давлатӣ ва корпоративӣ (банақшагирий ва ояндабинии андоз, танзими андоз ва назорати андоз), асосҳои ҳуқуқию институтсионалии сиёсати андоз, фаъолияти ниҳодҳои давлатии андоз, вазъи молиявии корхонаҳо, сатҳи коррупсия, буҳронҳо, сатҳи иқтисодиёти пинҳонӣ ва ғайра вобаста мебошанд. Омилҳои беруна аз фаъолияти мақомоти давлатӣ ва муҳити дохилии иқтисодиёти минтақа вобаста намебошанд.

Ба назари мо, яке аз омилҳои таъсиррасон ба раванди воридоти андозҳо ин маъмурикунонии андоз маҳсуб меёбад. Дар шароити муосир ба маъмурикунонии андоз дар минтақа ташаккулёбии механизми андоз низ таъсир мерасонад. Зоро дар раванди банақшагирию ояндабинӣ, танзим ва назорати андоз нуқсонҳое ба вучуд меоянд, ки натиҷаи онҳо дар ҷамъоварии андоз зухур мегардад. Бо назардошти он, ки

даромади андоз манбаи асосии бучети давлат мебошад, банақшагирии оқилонаи воридоти онро метавон асоси идоракуни самарабахши давлатӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ ҳисобид. Масъалаи мазкур дар таҳқиқоти А.М. Маъмурев [3, с. 42-54] ба таври кофӣ баррасӣ шудааст.

Такя ба таҳқиқоти мавҷуда иброз менамоем, ки дар маҷмуъ, нақшаи воридоти умумии андозҳо бо назардошти андози иҷтимоӣ дар вилояти Суғд дар давраи таҳлилӣ пурра ичро шуда, солҳои 2017 ва 2018 мутаносибан 7,1 ва 4,3 фоиз бештар аз нақша воридотҳо таъмин шудаанд [1, с. 115-122]. Дар дигар солҳо воридоти ба нақша гирифташуда ва воридшуда ба ҳам хеле наздик мебошанд, ки аз идоракуни муносиби андозҳо дар минтақа дарак медиҳад. Вале зикр кардан зарур аст, ки бояд дар раванди банақшагирии воридоти андоз аз даромади корхонаҳо, андози иҷтимоӣ, аксизҳо ба иқтидори андозии ин намуди андозҳо диққати хосса зоҳир карда шавад.

Ба воридоти андозҳо ба гайр аз бақияи қарзи андозҳо, инчунин, имтиёзҳои пешниҳодшудаи андоз таъсир мерасонанд, ки аз ин афзорҳо мустақиман иқтидори бучету андоз вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, имтиёзҳои андоз дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода мешаванд (ҷадвали 4).

Дар сатҳи ҷумҳурий имтиёзҳои андоз тадриҷан афзоиш ёфта, соли 2020 ба 4 666,9 млн сомонӣ баробар шудааст, ки нисбати соли 2016 2,2 маротиба зиёдтар аст. Агар ба тамоюли имтиёзи андоз дар минтақаҳои кишвар назар намоем, вазъ ба куллӣ фарқ менамояд. Тавре аз нишондодҳои ҷадвали 4 муҳоҳида мешавад, ҳиссаи имтиёзи андоз дар кишвар бештар ба шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд рост меояд. Инчунин, дар нозироти андозсупорандагони калон, ки аз тамоми минтақаҳои кишвар андозсупорандагон ба қайд гирифта шудаанд, ҳиссаи назарраси имтиёзҳои андоз пешниҳод шудаанд. Вале дар ВМКБ, вилояти Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеъ ҳиссаи имтиёзҳои андоз назар ба дигар маҳалҳо камтар мебошад. Ҳусусиятҳои хоси ин масъала дар доираи дигар таҳқиқи мо ба таври кофӣ баррасӣ шудаанд [2, с. 200-220].

Дар вилояти Суғд ҳаҷми имтиёзҳои андоз дар давраи солҳои 2016-2020 ба андозаи 1,5 маротиба афзоиш ёфтааст, ки аз суръати афзоиши имтиёзҳои андоз дар сатҳи ҷумҳурий поёнтар мебошад. Инчунин, новобаста ба он ки маблағи имтиёзҳои андоз соли 2020 дар вилояти Суғд 1038,9 млн сомониро ташкил додааст, тамоюли поёнравии ҳиссаи имтиёзҳои андози вилоят нисбати ҷумҳурий муҳоҳида мегардад. Зеро агар дар соли 2016 таносуби маблағи имтиёзҳои андози вилояти Суғд ва имтиёзҳо дар сатҳи ҷумҳурий ба 27,6 фоиз баробар бошад, дар соли 2020 ин нишондиҳанда 22,2 фоизро ташкил мекунад, ки 5,4 банди фоизӣ камтар мебошад. Ин аз як ҷониб, беҳтар мебошад, зеро дар вақти аз байн бурдани имтиёзҳои бесамари андоз иқтидори андозию бучетии маҳалӣ самаранок татбиқ мегардад, вале аз ҷониби дигар, нобаробарӣ байни андозсупорандагони дар ҳудуди вилояти Суғд фаъолиятқунанда ва дигар ҳудудҳои маъмурӣ ҷумҳурий ба вучуд меояд.

Аз гуфтаҳои болозикр маълум мешавад, ки барои ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ дар вилояти Суғд ва ҳамзамон, Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои назарраси андозӣ пешниҳод мегардад. Ин метавонад барои амалигардонии ҳадафи стратегии давлат дар самти рушди босуръати саноат дар кишвар мусоидат кунад. Вале бояд дар оянда ба таносуби маблағи имтиёзҳои андоз дар минтақаҳои кишвар нисбати имтиёзҳои умумиҷумҳуриявӣ эътибори хоса зоҳир карда шавад. Масъалаи мазкур ба таври амиқ дар таҳқиқоти Т.М. Тӯхтаев [10, с. 125-135] баррасӣ шуда, нозукиҳои масъала ифшо гардидаанд. Инчунин, меҳисобем, ки ба самаранокии имтиёзҳои андози пешниҳодшуда дар минтақаҳо диққати хоса дода шавад.

Чадвали 4. - Тамоюли имтиёзи андоз дар сатхи чумхурӣ ва минтақаҳо дар солҳои 2016-2020.

(млн сомонӣ)

Нишондиҳандаҳои имтиёзҳои андоз	2016		2017		2018		2019		2020		2020			
	Манбаи андоз	Маблаги умумии имтиёзҳо												
Ҳамагӣ дар чумхурӣ	13119,6	2240,2	17431,0	2801,1	25719,3	3835,6	25919,9	4435,6	29544,1	4666,9	225,2	208,3	113,9	105,2
Ҳамагӣ дар ВМКБ, Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	5,0	0,9	2,1	0,1	10,3	0,5	8,1	1,4	103,6	18,7	20,7 мар	20,8 мар	12,8 мар	13,4 мар
	0,04	0,04	0,01	0,004	0,04	0,01	0,03	0,03	0,35	0,40	0,31	0,36	0,32	0,37
Ҳамагӣ дар вилояти Ҳатлон, Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	685,4	118,4	1287,4	209,8	2037,5	332,9	2051,4	322,9	2184,3	344,8	319,1	291,2	106,4	106,8
	5,2	5,3	7,4	7,5	7,9	8,6	7,9	7,3	7,4	7,4	2,2	2,1	-0,5	0,1
Ҳамагӣ дар вилояти Суғд, Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	4218,3	691,6	5194,2	902,7	5776,3	997,6	5287,0	890,0	6800,6	1038,9	161,2	150,2	128,6	116,7
	32,1	27,6	29,8	32,2	22,4	26,0	20,4	20,0	23,0	22,2	32,1	-5,4	2,6	2,2
Ҳамагӣ дар шаҳри Душанбе, Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	5581,7	965,5	7132,7	1125,2	10157,3	1484,4	12096,6	2121,6	11083,6	1863,5	198,6	193,1	91,6	87,8
	42,5	43,1	40,9	40,2	39,5	38,7	46,6	47,8	37,5	39,9	-5,0	-3,2	-9,1	-7,9
Ҳамагӣ дар НТМ Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	120,5	20,0	221,5	26,1	334,2	49,4	426,9	68,4	643,3	94,9	5,3 мар	4,7 мар	150,7	138,7
	0,9	0,9	1,3	0,9	1,3	1,3	1,6	1,5	2,2	2,0	1,3	1,1	0,6	0,5
Ҳамагӣ дар НАҚ (Нозироти андозсупорандагони калон), Ҳисса бо % нисбати чумхурӣ	2508,7	443,8	3593,1	537,1	7403,1	970,9	6049,7	1031,2	8728,7	1305,9	3,5 мар	2,9 мар	143,2	126,6
	19,1	19,8	20,6	19,1	28,8	25,3	23,3	23,2	29,5	28,0	8,9	8,2	15,9	4,8

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. С. 447-515. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, ТоРус, – 2020. С.436-465. Ҳисоботи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [манбаи электронӣ]. URL: <http://moliya.tj/wp-content/uploads/2021/08/hisoboti-solona-2020.pdf> (Санаи муроҷиат: 12.02.2022).

Ҳангоми пешниҳоди имтиёзҳои андоз ба субъектони соҳибкорӣ самараи он ба рушди минтақаҳо ба мадди назар гирифта шаванд. Арзёбии самаранокии имтиёзҳои андоз, ки татбики пурраи иқтидори андози мамлакат аз он вобаста аст, эътибори хосаро тақозо менамояд. Инчунин, дар вақти пешниҳоди имтиёзи андоз ба халалдор нашудани шартҳои рақобати озод эътибори чиддӣ зарур буда, мутакобилан вобаста будани истифодабарандагони имтиёзҳои андоз бояд амиқ таҳқиқ карда шавад.

Ҳамин тавр, дар шароити муосир ҳангоми татбиқи сиёсати буҷетию андозӣ дар сатҳи минтақаҳо ба мадди назар гирифтани чунин масъалаҳои ҷузъии мусоидаткунанда ба таъсири давлат дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ зарур мебошад:

- тавсеаи маъмурикунонии андоз тавассути пешниҳоди имтиёзҳои андозии самаранок ва рафъи қарздории андоз дар минтақа;

- андешидани ҷораҳо ҷиҳати такмили механизми арзёбии самаранокии иҷтимоию иқтисодии имтиёзҳои андози пешниҳодшуда ба андозсупорандагони дар ҳудуди вилояти Суғд фаъолиятдошта;

- ҷораҳо ҷиҳати вусъатёбии баробари иқтидори андозии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд;

- андешидани ҷораҳо ҷиҳати афзоиш ҳароҷоти буҷети вилояти Суғд ба соҳаи қишоварзӣ ва нақлиёту коммуникатсия ва гайра.

Дар хотима метавон иброз намуд, ки танзими фискалии тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа аз афзорҳои мустақиму ғайримустақими таъсиррасон вобаста аст. Истифодаи муносаби ин афзорҳо метавонад ба тараққиёти иҷтимоию иқтисодии минтақа мусоидат намояд ва ё баръакс, қӯтоҳбинӣ ва истифодани номуносаби онҳо ҳатман таъсири манғӣ мерасонад.

Адабиёт

- Исматов, X.X. Бюджетно-налоговое регулирование развития региона / X. X. Исматов, Д.Р. Бободжонов // Финансово-экономический вестник. – 2021. – № 3(27). – С. 114-124.
- Исматов, X. X. Вопросы налогового регулирования инвестиционных процессов в Республике Таджикистан / X.X. Исматов, Н.Ш. Раҳимова, А.Ш. Амонова // Социальные и экономические системы. – 2022. – № 4(28). – С. 194-217.
- Маъмурев, А.М. Баҳодиҳии иқтидор ва тамоюли нишондиҳандаҳои асосии ҷамъоварии андоз дар вилояти Суғд / А.М. Маъмурев, X.X. Исматов // Ахбори Дошигҳоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – 2021. – № 2(87). – С. 41-55.
- Ҳисботи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ичрои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [манбаи электронӣ]. URL: <http://moliya.tj/wp-content/uploads/2021/08/hisoboti-solona-2020.pdf> (Санаи муроҷиат: 12.02.2022).
- Ҳисботи Раёсати андоз дар вилояти Суғд барои солҳои 2016-2020.
- Омори солонаи вилояти Суғд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, дар солҳои 2017-2022.
- Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. С. 447-515. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, ТоРус, – 2020. С.436-465.
- Сомонаи расмии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Манбаи электронӣ URL: <https://www.andoz.tj/President?culture=tg-TG> (санаи муроҷиат: 25.10.2021).
- Темиров, К. О. Агропродовольственная политика Республики Таджикистан как системный фактор социально-экономической политики государства: проблемы и

- перспективы / К. О. Темиров // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2018. – № 5. – С. 155-158.
10. Тӯхтаев, Т. М. Ҷанбаҳои назариявию методии иқтидори андози минтақа: муаммо ва дурнамои татбик / Т.М. Тӯхтаев, Х.Х. Исматов // Паёми молия ва иқтисод. – 2021. – № 4(28). – С. 126-136.
11. Шокиров, Р. С. Необходимость трансформации механизма налогового контроля в условиях формирования трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан / Р.С. Шокиров, Х.Х. Исматов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2020. – № 4. – С. 213-222.

УДК. 330.322

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Сафарзода Сафармад Сайд - аспирант научно-исследовательского института при Таджикском национальном университете. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Тел.: (+992) 905-20-20-97.

В статье рассматривается оценка основных условий и факторов инвестиционной поддержки социально-экономического развития региона. Выявлено, что государственная инвестиционная политика должна быть направлена на государственную поддержку инвестиционного процесса, способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата и преодолению законодательных и институциональных ограничений, росту инвестиций в производство, усиление их социальной направленности, раскрепощению инициативы частного сектора экономики, противодействию, возникшему после мирового финансового кризиса. Между тем, в целях разработки эффективной инвестиционной политики необходимо проводить комплексный и систематический анализ инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, который отражает направления и степень рациональности использования инвестиционных ресурсов с различных позиций: по источникам финансирования и формам собственности, по структуре инвестиций в основной капитал, в динамическом аспекте, во взаимосвязи с основными обобщающими показателями эффективности экономической деятельности.

Ключевые слова: инвестиция, региональная экономика, социально-экономическое развитие, устойчивое развитие, государственная инвестиционная политика, привлечения иностранных инвестиций, инвестиционные проекты, основной капитал.

АРЗЁБИИ ШАРОИТ ВА ОМИЛҲОИ АСОСИИ ДАСТГИРИИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ РУШДИ ИҼТИМОИЮ ИҼТИСОДИИ МИНТАҚА

Сафарзода Сафармад Сайд, аспиранти Институти илмӣ-таҳқиқотии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Сурога: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17. Тел: (+992) 905-20-20-97.

Дар мақола арзёбии шартҳо ва омилҳои асосии дастгирии сармоягузорӣ барои рушди иҷтимоио иҼтиносидии минтақа баррасӣ шудааст. Муайян карда шуд, ки сиёсати давлатии сармоягузорӣ бояд барои дастгирии давлатии раванди сармоягузорӣ равона, ба фароҳам оварданӣ фазои мусоиди сармоягузорӣ ва рафъи маҳдудиятҳои қонунгузорӣ ва институционалий мусоидат, афзошии сармоягузорӣ ба истеҳсолот, таҳқими самти иҷтимоии онҳо, озод карданӣ ташаббуси баҳши ҳусусӣ нигаронида шавад. Зимнан, барои таҳияи сиёсати самараноки сармоягузорӣ зарур аст, ки таҳлили ҳамаҷониба ва мунтазами фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагидор, ки самтҳо ва дараҷаи

оқилонаи истифодаи захираҳои сармоягузориро аз мавқеъҳои гуногун инъикос менамояд, аз ҷумла аз рӯйи манбаъҳои маблаггузорӣ ва шаклҳои моликият, аз рӯйи соҳтори маблаггузорӣ ба фондҳои асосӣ, якҷоя бо ниишондиҳандашои асосии ҷамъбастқунандай самараи фаъолияти хоҷагӣ гузаронида шавад.

Калидвоҷаҳо: сармоягузорӣ, иқтисоди минтақавӣ, рушиди иҷтимоию иқтисодӣ, рушиди устувор, сиёсати сармоягузории давлатӣ, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, сармояи асосӣ.

ASSESSMENT OF THE MAIN CONDITIONS AND FACTORS OF INVESTMENT SUPPORT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Safarzoda Safarmad Said, Postgraduate student of the Research Institute at the Tajik National University. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Tel: (+992) 905-20-20-97.

The article considers the assessment of the main conditions and factors of investment support for the socio-economic development of the region. It has been revealed that the state investment policy should be aimed at state support of the investment process, help create a favorable investment climate and overcome legislative and institutional restrictions, increase investment in production, strengthen their social orientation, emancipate the initiative of the private sector of the economy, and counteract emerging after the global financial crisis. Meanwhile, in order to develop an effective investment policy, it is necessary to conduct a comprehensive and systematic analysis of the investment activities of economic entities, which reflects the directions and degree of rationality of the use of investment resources from various positions: by sources of financing and forms of ownership, by the structure of investments in fixed assets, in a dynamic aspect , in conjunction with the main generalizing indicators of the efficiency of economic activity.

Key words: *investment, regional economy, socio-economic development, sustainable development, state investment policy, attraction of foreign investments, investment projects, main capital.*

В целях разработки эффективной инвестиционной политики необходимо проводить комплексный и систематический анализ инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, который отражает направления и степень рациональности использования инвестиционных ресурсов с различных позиций: по источникам финансирования и формам собственности, по структуре инвестиций в основной капитал, в динамическом аспекте, во взаимосвязи с основными обобщающими показателями эффективности экономической деятельности. Комплексное экономико-статистическое изучение инвестиционной деятельности включает как всестороннюю характеристику отдельных её сторон, так и выявление, и оценку присущих ей общих тенденций.

Результаты аналитической работы должны учитываться при принятии управленических решений, поскольку своевременная и адекватная реакция на сложившиеся условия развития экономики страны, усиливающиеся мировым финансовым кризисом, позволит избежать необоснованных расходов и повысить экономическую эффективность инвестиций в реальном секторе экономики. Определяющим условием эффективности регионального инвестиционного процесса является наличие инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации значимых инвестиционных проектов, которые дают наибольшую отдачу в экономической и социальной сферах, и обеспечивают экономический рост на данной территории. Важно определить, какую роль в системе факторов экономического роста, влияющих на уровень дифференциации социально-экономического положения регионов, играет инвестиционная активность хозяйствующих субъектов территории [15, с.35].

Региональные инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения являются факторным признаком, а результативными - валовой региональный продукт на душу населения и среднедушевые денежные доходы населения [14, с.26].

К основным факторам, характеризующим инвестиционную привлекательность страны, относят налоговую политику государства, развитие фондового рынка, социально-политическую и экономическую стабильность и уровень коррупции [7, с.14].

Районы республиканского подчинения Республики Таджикистан имеют большие различия не только в природном богатстве, но и в климатическом и географическом положении, в особенности Гармский и Сангворский районы. Данные районы расположены в горной, восточной местности региона. Имея богатые природные ресурсы, эти районы являются аграрными, и социально-экономическое развитие в них также оставляет желать лучшего.

Программа «Строительство школ и соответствующей инфраструктуры в Раштской группе районов» была реализована на основе подписанного 16.01.2013г. Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли, Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана и Немецким банком развития (KFW), а также подписанного специального соглашения от 25.02.2013г. между Министерством экономического развития и торговли и Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана. Проект в основном составлен за счет «встречных средств» из двух кредитных линий проектов, которые выделены Немецким банком развития (KFW) в рамках финансового сотрудничества Первому микро финансовому Банку Республики Таджикистан.

В проекте были охвачены 3 района республиканского подчинения, в том числе:

1. Нурабадский район;
2. Раштский район;
3. Таджикабадский район.

Основной целью проекта являлось улучшение условий для обучения в начальных и средних школах в районах, охватываемые Проектом, путем построения учебных корпусов и их обеспечение оборудованием и инфраструктурой с использованием соответствующего качества, а также обучение ассоциаций родителей и учителей в проектных школах.

Правительством страны была разработана Программа социального и экономического развития Раштской долины на 2013-2017 гг., которая была внедрена и многие задачи, поставленные этой программой, были выполнены. В 2016 году было принято Постановление об утверждении Программы социального и экономического развития Раштской долины на 2017-2020 гг.

Кроме того, в 2018 году было принято Постановление «О региональной программе по реализации государственных инвестиционных проектов социального значения для устойчивого развития местных общин на 2018-2020гг» (от 01.08.2018г. №373).

Как справедливо утверждают исследователи, «стремление к региональному выравниванию не обязательно должно быть целью политики центра. Теоретически решения, способствующие большей региональной поляризации, не всегда неэффективны, поскольку могут приводить к улучшению соответствующих экономических или социальных показателей во всех регионах.

Наоборот, решения, направленные на сближение региональных показателей, могут в принципе обусловить их тотальное ухудшение. Политика регионального выравнивания предполагает достижения социально-экономического равновесия между регионами только как долговременную тенденцию» [13, с.17].

В регионе выделяются Душанбинский и Кафарниганский нефтеносные районы. Особое значение имеет Кафарниганско нефтеносное месторождение газа с запасами 50-100 млрд.м³. Открытие этого месторождения, по мнению специалистов, позволит добывать ежегодно 5-10млрд.м³ газа и 1-1,5 млн. т. конденсата. Запасы угля подсчитаны по трем месторождениям, Зиддинскому, Назар-Айлакскому и Миенаду с промышленными

запасами в 101,1 млн.т. Разведано месторождение нефелиновых сменитов Турпи в Гармском районе.

В регионе насчитывается более десяти месторождений цементного сырья, однако балансом запасов учтено только два эксплуатируемых месторождения - Харангонское с запасами только по промышленным категориям в 146,7 млн.т. и Варзобское – с запасами суглинков по промышленным категориям в 23,7 млн.т. Также разведаны высококачественные руды месторождения Майхура, месторождения вольфрама Шутургардан, Моговское месторождение плавикового шпата, целестиновые месторождения Чалташ, Даудыр и Джильгутон [9, с.5].

В регионе имеются месторождения минеральных вод, из которых лишь на трех построены курорты (Ходжа-обигарм, Шаамбары и Обигарм).

Экономически привлекательным и технически обоснованным является освоение гидропотенциала следующих рек региона: [3, 8].

- Оби-Хингоу (5 гидростанций общей мощностью 712 мвт);
- Сурхоб (4 гидростанции общей мощностью 1077 мвт);
- Кофарниган (5 гидростанций общей мощностью 411 мвт);
- Варзоб (3 гидростанции общей мощностью 100 мвт).

Согласно новым проработкам института Таджикингерпроект, только в Гармской зоне имеется возможность сооружения более 100 малых ГЭС, а также микро-ГЭС на малых водотоках единичной мощностью от 4 до 500квт. Реализация гидропотенциалов малых рек наряду с завершением строительства Рогунской ГЭС позволяет превратить регион из потребителей электроэнергии в её экспортёра в другие регионы и полнее использовать его минеральные ресурсы.

Таджикистан стремится к устойчивому и надежному функционированию топливно-энергетического комплекса, что гарантирует энергетическую безопасность страны. В стратегическом плане строительство Рогунской гидроэлектростанции носит общенародный и региональный характер и является настоящей национальной идеей, в которой главной движущей силой выступает народ. Участие каждого жителя страны в этой амбициозной стройке придает многотысячному коллективу станции уверенность и энтузиазм в созидательном и самоотверженном труде, что закладывает основу на лучшую жизнь завтрашнего дня и процветание республики в целом. В этом контексте строительство Рогунской ГЭС имеет для республики первостепенное значение и является национальным достоянием, и этим самым создается надежная основа для поступательного социально-экономического развития.

Правительство Республики Таджикистан на протяжении всего периода, с начала работ на станции, проявляет постоянную заботу и оказывает финансовую, материально-техническую и иную помощь, направляя большие капитальные вложения для последовательной работы в этой поистине судьбоносной всенародной стройке. За последние три года на выполнение всех работ направлено почти 700 млн. сомони. Все желающие принять участие посредством внесения вкладов в строительство станции, физические и юридические лица, имеют возможность внести денежные средства через расчетные счета в сомони и в иностранной валюте, открытые в Главном Управлении Центрального казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан и Государственном сберегательном банке «Амонатбанк».

В 2018 году был запущен первый агрегат станции. Ввод в действие Рогунской ГЭС - одной из крупнейших и перспективных в Центральной Азии, позволит осуществить коренные структурные преобразования в экономике страны. Уникальность Рогунской ГЭС заключается в том, что вода реки Вахш будет со временем накапливаться, и будет создан огромный водный ресурс, который по мере необходимости будет использоваться, как для орошения земель, так и для нормального и ритмичного функционирования нижестоящих производственных объектов, станций машинного орошения и энергетических мощностей. В конечном счете, всё это приведёт к увеличению площади орошаемых земель,

наращиванию объёмов производства зерна, картофеля, бахчевых культур, фруктов, мяса, молока и других сельскохозяйственных культур. В результате укрепится финансово-экономическое состояние хозяйств, создание новых рабочих мест, и что немаловажно будет снята напряженность на рынке труда, будут решены вопросы занятности трудоспособного населения этого региона страны. И что особенно важно соседние государства, как и прежде, будут в полном объёме обеспечены водой в течение всего года.

В целях поступательного движения вперед необходимо реализовывать опыт прошлого и с учетом внедрения в производстве достижений научно-технического прогресса, добиваться ускоренного роста экономики и неуклонного повышения уровня благосостояния населения.

За годы независимости с привлечением иностранных инвестиций на сумму 72 миллиона сомони была осуществлена реконструкция международной автотрассы Душанбе – Нурабод – Рашт - Джиргаталь - Саритош - Ош. Эта дорога, как международный транзитный коридор, обеспечивает транспортно-экономические связи регионов Таджикистана с Кыргызстаном, а также через его территорию с другими странами Центральноазиатского региона и Российской Федерации [11, с.101].

Среди других форм привлечения иностранных инвестиций прямые иностранные инвестиции представляют собой один из важнейших инструментов реализации программы стратегического развития РТ до 2030 г., способствующий притоку новых технологий производства и управления. Благодаря появлению на рынке РТ иностранных игроков повышается уровень конкуренции в отраслях присутствия, который стимулирует модернизацию этих отраслей. Главной целью привлечения ПИИ для модернизации экономики следует считать обеспечение их притока в ключевые отрасли промышленности для радикального обновления и устойчивого развития.

Между тем, неравномерное социально-экономическое развитие регионов республики является одним из видов угроз экономической безопасности страны. Поскольку целью социально-экономического развития является обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, то в качестве обеспечения экономической безопасности в целом важное значение имеет осуществление региональной экономической политики на основе тщательного учета потребности населения регионов страны, состояния и динамики отраслей производственной и непроизводственной сферы инфраструктуры, интересов государства, регионов и отдельных предприятий [12, с.14].

Необходимо отметить, что угроза неравномерного социально-экономического развития регионов обычно возникает с объективно существующими различиями по уровню развития отдельных регионов страны, наличием депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом и социальном отношении районов, что может привести к внутренним конфликтам в стране.

Стратегически важным для Таджикистана в настоящее время является, прежде всего, проведение государственной политики, направленной на сглаживание различий в уровне социально-экономического развития Республики Таджикистан, а первоочередной задачей - улучшение условий и качества жизни населения страны, что становится возможным с началом устойчивого роста национальной экономики.

В современных условиях особое внимание следует уделять формированию региональной социально-экономической политики. Социально-экономическая политика должна являться важнейшим приоритетом государственной региональной политики, под которой следует понимать направление деятельности государства и общества по обеспечению регионального развития страны, а также совокупность способов и механизмов достижения целей и задач политическими методами на основе социально-экономического анализа [2, с.111].

Экономическое и социальное развитие неотделимо, при этом экономическое развитие выступает как условие и фактор достижения целей социального развития.

Устойчивые темпы экономического роста в стране в последние годы при определенных позитивных сдвигах в структуре экономики и при относительном росте реальных доходов населения создают реальные предпосылки для экономически рациональной государственной стратегии политического, экономического и социального развития регионов.

Региональная политика должна определять деятельность собственно государственных структур по решению значимых проблем за счет государственных ресурсов и применения инструментов социально-ориентированного управления.

Одним из наиболее значимых направлений повышения эффективности региональной политики является развитие «модели партнерства» в социально-экономической сфере. Социально-экономическое развитие регионов в рамках данной модели предполагает наличие двух ключевых условий: во-первых, существования заинтересованных кругов на всех уровнях власти, которые могли бы быть партнерами в решении проблем регионального управления; во-вторых, предложений практических мер по широкому включению гражданского общества в социально-ориентированное управление.

Важной задачей регионального развития является государственное содействие вовлечению в данный процесс гражданского общества. Для этого необходимо совершенствование законодательства для создания правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в принятии реализации социально значимых решений.

В настоящее время выбору наиболее важных программ способствует Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, а также реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения.

Включение намеченных к разработке региональных программ и национальных проектов в сводный перечень первоочередных государственных программ должно сопровождаться их сравнительным анализом и согласованием. Следует выделить два типа целевых программ, разрабатываемых на государственном и региональном уровнях. Государственные программы, осуществляемые по инициативе центральных государственных органов и региональные программы, формируемые и реализуемые территориальными органами власти, в том числе, на базе государственных целевых программ. Важнейшими требованиями к формированию целевых программ следует отнести целевую ориентацию программы и ее сбалансированность по ресурсам [4, с.93].

Каждый регион и его составляющие территориальные образования (районы, города и сельские джамоаты) имеют нерешенные проблемы социально-экономического порядка. Чтобы их успешно решить необходимо иметь обоснованные и взвешенные с учетом финансовых возможностей центральных и местных органов государственной власти программу развития, согласованную с региональной политикой государства [10, с.23].

Важной составляющей потенциала регионального развития может стать инвестиционный потенциал, включающий сектор производства инвестиционной продукции. К предприятиям этого сектора относятся те, которые привлекают в регион основные финансовые ресурсы и обеспечивают мультиплективный эффект инноваций. Сектор производства продукции конечного потребления (товаров и особенно услуг, потребляемых непосредственно в регионе) требует значительных затрат и нуждается в восстановлении, перераспределяя ресурсы других, в частности, экспортных отраслей. Основой инвестиционного потенциала региона являются ресурсы, а эффективность использования ресурсов зависит от ряда других факторов. Сравнительный анализ условий формирования инвестиционного потенциала территорий показывает значимость развитой нормативной базы, прозрачности инвестиционной среды, наличия гарантий и стимулов инвестиционной деятельности в регионах.

Регионы должны вырабатывать стратегию инвестиционной деятельности на долгосрочную перспективу, включающую выработку каталогов инвестиционной деятельности, кадастры инвестиционных площадок году, субсидии и льготы.

Среди инструментов региональной экономической политики можно использовать меры инвестиционных субсидий частному сектору, меры административного и фискального контроля над инвестициями, а также систему мер поощрительного характера. Исследователи группируют их по 5 основным категориям:

- субсидии и премии за создание новых рабочих мест;
- скидки на амортизацию основного капитала;
- налоговые льготы;
- оплата части стоимости проекта;
- предоставление финансовых льгот [5, с.176].

Правительством Республики Таджикистан за последние годы был проведен ряд реформ, которые были связаны с улучшением делового климата. Данные реформы включили в себя перечень льгот, а именно упрощенную регистрацию предприятий, получения разрешений на строительство, доступ к кредитам, защиту инвесторов и упрощение процедур банкротства, а также импортно-экспортных процедур.

В принятом в 2007 году Законе Республики Таджикистан «Об инвестиции», говорится о том, что иностранным инвесторам предоставляется ряд прав, среди которых: режим равноправия иностранных и отечественных инвесторов, свободная конвертация валюты, правовая защита и гарантии прав в случае национализации.

Комплекс гарантий в совокупности с реально работающим механизмом для их реализации является важнейшей задачей при создании благоприятного инвестиционного климата в любой стране.

Осуществление инвестиционной деятельности в развивающихся странах, а также в государствах с переходной экономикой, учитывая свойственную им политическую и экономическую нестабильность, инвестор рискует тем, что в случае изменения законодательства он может быть лишен ожидаемых финансовых результатов.

Таким образом, в интересах государства создать комплекс государственных гарантий, механизм их реализации, и только совокупность данных факторов может способствовать вовлечению в экономику страны долгосрочных инвестиций.

Закон Республики Таджикистан «Об инвестиции» предусматривает следующие виды гарантий, предоставляемых государством:

- гарантии равенства прав инвесторов;
- гарантии правовой защиты инвестора к инвестиционной деятельности;
- гарантии права на перемещение иностранных инвесторов;
- гарантии права использования доходов;
- гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции;
- гарантии права инвестора на вывоз имущества и информации;
- гарантии инвестора, осуществляющего реинвестирование.

В Законе «Об инвестиции» предусматривается ряд гарантий, которые предоставляются государством инвесторам. Однако для того, чтобы такая государственная льгота как выдача государственных грантов была на практике эффективна, рекомендуется принять правила выдачи государственных грантов инвесторам, которые определяли бы сферу экономики для выдачи государственных грантов и условия выдачи, виды государственных грантов, порядок их предоставления и т.д.

Наряду с закреплением определенных государственных гарантий, мерами по стимулированию инвестиций в Республику Таджикистан также являются и предусмотренные Законом РТ «Об инвестиции» инвестиционные льготы. Закон «Об инвестиции» выделяет 3 вида инвестиционных льгот:

- 1) Льготы по налогообложению;
- 2) Таможенные льготы;
- 3) Выдача государственных грантов.

В связи с тем, что последний вид инвестиционных льгот на практике еще не нашел своего полного выражения, наиболее интересными для инвестора представляют собой льготы по налогообложению и таможенные льготы.

В Законе также говориться о том, что в случае возможного внесения изменений и дополнений в законодательство об инвестициях Республики Таджикистан, инвесторы в течение пяти лет с момента официального опубликования таких изменений или дополнений имеют право выбрать для себя наиболее благоприятные условия. Кроме того, Закон содержит определённые изъятия в случаях, которые имеют отношение к национальной безопасности, общественного здоровья, экологии и пр.

В процессе реструктуризации экономики наибольшее продвижение вперёд достигнуто в сфере приватизации. Либерализация цен, торговли и иностранной валюты была осуществлена в первые годы переходного периода.

Меньше успехов было достигнуто в проведении реформ в таких более трудных областях, как крупномасштабная приватизация, управление и реструктуризация предприятий, политика конкуренции, банковская реформа, реформирование небанковского финансового сектора и реформы инфраструктуры.

Испытывая озабоченность по поводу присущей экономике Таджикистана в настоящее время чувствительности к изменениям внешних условий, Правительство наметило комплексную программу структурной и организационной реформы, нацеленной на поддержание роста и сокращение бедности. Эта программа была включена во второй и третий документы по Стратегии сокращения бедности 2007-2009гг., 2010-2012гг., и она сосредоточена на:

- реформе управления государственным сектором;
- развитие частного сектора и привлечение инвестиций;
- на развитии человеческого потенциала.

Наряду с этим, также принятая Программа государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012-2020 гг. и Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на период 2013-2015 гг. Учитывая эти факторы, сдерживающие развитие частного сектора, в особенности развитие малых и средних предприятий, а также необходимость решения этих вопросов как элемента стратегии по борьбе с бедностью, Правительство обозначило своё намерение вести комплексную стратегию для развития частного сектора. Для поддержания экономического роста в среднесрочном и долгосрочном периоде Таджикистану явно потребуется привлекать инвестиции и далее улучшать инвестиционный климат, не только дальнейшей модернизацией правовой и управленческой рамочной структуры, но и организационными возможностями для осуществления намеченных реформ. Вместе с тем необходимо признать, что долгосрочная, последовательная и прозрачная политика государства в сфере инвестиций к настоящему времени пока не сложилась. На реализацию инвестиционных проектов влияют повышенные инвестиционные риски, инфляция выше нормального уровня, завышенные тарифы естественных монополий, инфраструктурные ограничения и др. [6, с.64]. Академик Л.И. Абалкин по этому поводу отмечает: «Последовательное и поэтапное решение инвестиционных проблем требует, естественно, долгосрочной инвестиционной политики. Сейчас ее, к сожалению, нет. Прогнозы, построенные с помощью монетаристских моделей, в принципе не способны обосновать такую политику. Уже поэтому они недостаточны для построения стратегии экономического и социального развития» [1, с.103].

Мнение Н. Новицкого, следующее: «необходимо выработать принципиально новую инвестиционную политику, в составе которой требуется разработать соответствующие стратегию и механизмы по реализации социально-ориентированного развития экономики» [8, с.28].

Таким образом, государственная инвестиционная политика должна быть направлена на государственную поддержку инвестиционного процесса, способствовать созданию

благоприятного инвестиционного климата и преодолению законодательных и институциональных ограничений, росту инвестиций в производство, усилению их социальной направленности, раскрепощению инициативы частного сектора экономики, противодействию возникшим после мирового финансового кризиса угрозам дестабилизации хозяйственной жизни в стране в связи с крайней физической изношенностью производственного сектора.

Литература

1. Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения: очерки. 2-е изд., доп. /Л.И. Абалкин. - М.: Наука, 2005. С.103 – 106.
2. Бердиев Р.Б. Экономика Таджикистана как объект инвестирования. /Р.Б.Бердиев//Материалы международной научно-практической конференции «Развитие туризма как фактор социально-экономического продвижения Республики Таджикистан: современное состояние и перспективы». - Душанбе, 2018.- С.111-114.
3. Гидроэнергетика Таджикистана - настоящее и будущее//Бюллетень Министерства иностранных дел Республики Таджикистан. -2006 - С.8.
4. Джурахонзода Б.Дж Современное состояние и тенденции развития регионов Таджикистана / Б.Дж. Джурахонзода // Кишоварз. - Душанбе, ТАУ, 2014. -№3. (63). -С.93-97.
5. Коломиец Т.И. Социально-экономическое развитие региона: теория и современное состояние /Т.И.Коломиец//Вестник Томского государственного университета. - 2016-№4-С.176-177.
6. Маколов В.И. Инвестиционная политика государства в посткризисный период В.И. Маколов. – М.: Наука, 2007. - 174с.
7. Машкин В.А. Управление инвестиционной привлекательностью реально госектора экономики региона /В.А. Машкин // Север промышленный. - 2007.- №9.-С.14-17.
8. Новицкий Н. Выбор инвестиционной стратегии на новом этапе реформ /Н. Новицкий //Экономист, 2001. -№ 6. - С. 28-34.
9. Обидов Ф.С. К вопросу об эффективности использования природно-ресурсного потенциала Республики Таджикистан /Ф.С.Обидов //Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 2005. - №3. - С.105-110.
10. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, от 26.04.2013 - С.23.
11. Рауфи А. Транспортные коридоры и сотрудничество между регионами. /А.Рауфи// Таджикистан и современный мир. - Душанбе, 2016. - №3. - С.101-105.
12. Рахимов Р.К. Некоторые вопросы экономической безопасности Таджикистана /Р.К. Рахимов//Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 2008. - №4 - С.14-16.
13. Филин С.А. Стратегическое управление инвестиционной деятельностью при переходе экономики на инновационный тип развития /С.А. Филин//Финансы и кредит. - 2003. - №4. - С.17-22.
14. Фишер П. Россия и мировые притоки прямых иностранных инвестиций: проблемы и перспективы /П. Фишер //Вопросы статистики. - 2005. - № 9. - С. 26-34.
15. Чернова Т.В. Влияние инвестиционной активности на уровень дифференциации социально-экономического развития регионов/ Т.В.Чернова, И.Н. Олейникова// Вестник АГТУ. Серия: Экономика. - 2012. - № 1- С.35-42.

УДК: 336 (075,8)

РОҲҲОИ ИМКОНПАЗИРИ КОҲИШ ДОДАНИ ХАВФИ ДОРОИҲОИ БОНКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗА

Аҳадов Исматилло Қаюмович – муалими қалони кафедраи фаъолияти бонкӣ
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодӣ Тоҷикистон. Суроғ: 734067, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: +992 918 90 41 46. E-mail: im-yusuf@mail.ru.

Мирзоев Акрамҷон Мирзошоевич – асистенти кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: +992 987 24 25 34. E-mail: mirzoyev_94@inbox.ru.

Дар шароити ноустувории иқтисодӣ дар низоми бонкӣ идоракунни хавфҳо яке аз мақсадҳои муҳимми ташиклиотҳои қарзӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, арзёбӣ ва идоракунни хавфҳо таҳқиқи масъала ва дарёғти роҳҳои кам кардани онро дар доираи стратегияҳои ҳадафманд талаб менамояд. Масъалаи коҳии додани таъсири хавфҳо ба фаъолияти бонкӣ дар шароити ҷаҳоннишавии муносибатҳои иқтисодӣ масъалаи муҳим буда, дар ин самт роҳбарияти бонкро зарур аст, то механизмҳои идоракунни хавфҳоро таҳия ва истифода намоянд ва дар маҷмуъ амнияти молиявии бонкро пеш аз вуқуи мушкилоти бозорию пули таъмин гардонанд.

Муаллифон дар асоси таҳқиқи адабиёти иқтисодӣ тавонистаанд нақши дороиҳоро дар низоми бонкии мусосир пурра таҳлил намуда, муайян намудаанд, ки ҳатари бонкӣ дар дороиҳо таъсири манғӣ мерасонанд.

Дар ҳулоаси мақола муаллифон доир ба кам намудани хавфҳои бонкӣ ва таъсири он пешниҳодҳои мушаҳҳас намудаанд.

Калидвожсаҳо: бонки тиҷоратӣ, дороиҳои бонкӣ, сифати дороиҳо, пардохтпазирӣ, сармояи худӣ, амалиёти фаъол, захираҳои бонкӣ, сандуқи қарзӣ, сармоя, қарзҳои гайрифаъол, дороиҳои хавфнок, қарзҳо, хавфи бонкӣ.

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКОВСКИХ АКТИВОВ В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ

Аҳадов Исламилло Каюмович – старший преподаватель кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Нахимова, 64/14. Телефон: +992918 90 41 46. E-mail: im-yusuf@mail.ru.

Мирзоев Акрамҷон Мирзошоевич - ассистент кафедры банковского дела Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Нахимова, 64/14. Телефон: +992 987 24 25 34. E-mail: mirzoyev_94@inbox.ru.

В банковской системе управление рисками в условиях экономической нестабильности является одной из важных задач кредитных организаций. Таким образом, оценка и управление рисками требует изучения проблемы и поиска способов ее уменьшения в рамках целевых стратегий. Вопрос снижения влияния рисков на банковскую деятельность в условиях глобализации экономических отношений является важным вопросом, и в этом направлении руководству банка необходимо разработать и использовать механизмы управления рисками и в целом обеспечить финансовую безопасность банка до возникновения рыночных и денежных проблем.

На основе изучения экономической литературы авторам удалось всесторонне проанализировать роль активов в современной банковской системе и определить, что банковский риск оказывает негативное влияние на активы.

В конце статьи авторы дали конкретные рекомендации по снижению банковских рисков и их влияния.

Ключевые слова: коммерческий банк, банковские активы, качество активов, ликвидность, собственный капитал, активные операции, банковские резервы, кредитный портфель, капитал, бездействующие кредиты, рисковые активы, кредиты, банковский риск.

POSSIBLE WAYS TO REDUCE THE RISK OF BANKING ASSETS IN TODAY'S CONDITIONS

Ahadov Ismatillo Qayumovich – Art. Lecturer of the banking department of Tajik state university of finance and tconomics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. Phone: +992 918 90 41 46. E-mail: im-yusuf@mail.ru.

Mirzoev Akramjon Mirzoshoevich - Assistant of the banking department of Tajik state university of finance and tconomics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. Phone: +992 987 24 25 34. E-mail: mirzoyev_94@inbox.ru.

In the banking system, risk management in the conditions of economic instability is one of the important goals of credit organizations. Therefore, risk assessment and management requires investigating the problem and finding ways to reduce it within targeted strategies. The issue of reducing the impact of risks on banking activity in the conditions of globalization of economic relations is an important issue, and in this direction, it is necessary for the management of the bank to develop and use mechanisms of risk management and in general to ensure the financial security of the bank before the occurrence of market and monetary problems.

Based on a study of the economic literature, the author was able to fully analyze the role of assets in the modern banking system and determine that banking risk has a negative impact on assets.

At the end of the article, the authors makes specific recommendations on reducing banking risks and their impact.

Keywords: commercial bank, bank assets, asset quality, liquidity, equity, active operations, bank reserves, loan portfolio, capital, inactive loans, risky assets, loans, bank risk.

Дар шароити ноустувори иқтисоди бозорӣ, ки бонкҳоро ҳар лаҳза буҳрони молиявӣ таҳдид намуда, эҳтимолияти муфлишавии онҳоро зиёд менамояд, мушкилоти муайян кардани устувории онҳо хеле мухим мебошад. Бахши бонкӣ, ки як қисми низоми молиявӣ мебошад, ногузир ба ҳавф дучор мешавад. Бо доштани иттилоот дар бораи ҳавфи эҳтимолии бахши бонкӣ, мақомот метавонанд ҷораҳои пешгирикунандаро таҳия кунанд, ки ба ташкили низоми рақобатпазири қодир ба тақсимоти самараноки захираҳои қарзӣ ва захираи баланди устувории молиявӣ равона карда шудаанд, ки имкони буҳрони низоми бонкиро истисно мекунанд [9].

Бо баробари болоравии нишондиҳандаҳои бонкӣ ва дар маҷмуъ рушди фаъолияти бонкӣ ҳавфҳои бонкӣ аз қабили ҳавфи қарзӣ, ҳавфи асъорӣ, ҳавфи бозорӣ ва дигар ҳавфҳо рӯ ба рушд мебошанд. Ҳарчанд ки ин раванд ба бонкҳо таъсирҳои манғӣ расонида, боиси нигаронии тамоми низоми бонкӣ гардида истодааст. Бонкҳои тиҷоратӣ ҳамеша қӯшиш менамоянд пардохтпазириашонро дар ҳолати хуб нигоҳ доранд. Бинобар ин, барои мусоидат намудан ба ҳифзи манфиатҳои саҳмиядорон ва муштариёни худ сари вакт дороиҳои фаъол ва гайрифаъолро муайян намуда, ҷиҳати пешгирии талафот ба дороиҳои гайрифаъол алоқаманд ҷораҳои зарурӣ дарёфт намоянд.

Уҳдадориҳои бонкҳо метавонанд бо он натиҷае ҷамъбаст гардад, ки суммаи онҳо дар доираи суммаи сармояи бонкӣ бошад. Болоравии қимати нишондиҳандаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки бонк барои ташаккулдиҳии дороиҳои баландхавф ва баланддаромад захираҳоеро истифода мекунад, ки метавонанд ба ҳиссагузорӣ ба дороиҳои нисбатан даромаднок равона карда шаванд. Бинобар ин, бонкҳоро зарур аст, то ба ҷобаҷогузории воситаҳо дар он дороиҳое дикқати маҳсус диханд, ки ҳангоми сатҳи қобили ҳавф боиси даромаднокии баланд мегарданд, тадбирҳо оид ба афзоиши сатҳи даромаднокии дороиҳо, беҳтарсозии ҳайати сифатии онҳоро амалӣ созанд [7].

Дар бозори бонкӣ рақобат барои ба даст овардани таъминкунандагони сарчашмаҳои дороиҳои бонкӣ хеле пуршиддат ҷараён дорад. Ҳарчанд шумораи ташкилотҳои молиявӣ дар низоми бонкӣ бамаротиб кам гардидааст, аммо таҷрибаю саводнокии молиявии мизочон низ беҳтар гардида истодааст. Чунки пас аз бозори рақобати бонкӣ берун шудани шумораи зиёди ташкилотҳои молиявӣ ва таъсири манғии онҳо ба ҳолати молиявии ҳар як истифодабарандагони хизматрасонии бонкӣ онҳоро ҳушдор медиҳад, ки як ҳатои хурд метавонад маблағҳои онҳоро ба нестӣ барад. Бинобар ин, маблағгузорон хусусиятҳои хизматҳои бонкиро бодиққат омӯхта, нуғузу эътибори бонк дар байни чомеа, пардохтпазирӣ, муносибатҳои кормандони бонк ва манфиатҳои шахсиро низ ба назар мегиранд. Бо вучуди ин, амонатгузорон ва қарзгирандагон ба як қатор ҷузъҳои дигар низ аз қабили содагардонии пардохти

хизматрасонӣ, истифодаи барномаҳои мобилӣ, таъмини терминалҳо бо пули нақд, хизматҳои онлайн ва гайра таваҷҷӯҳи зиёд доранд.

Масъалаи дигаре, ки дар солҳои охир ба низоми бонкии кишвар таъсири манғӣ расонида, эҳтимолияти зиёд шудани хавфҳоро дар ин низом зиёд менамояд, ин кам шудани боварии мизочон ба хизматрасониҳои бонкӣ мебошад. Ин масъала ба коҳиши ёфтани шумораи зиёди бонкҳо дар муддати кӯтоҳ ва ба гирдоби молиявӣ пеҷидани бонкҳои низомсози кишвар сабаб гардид. Ҳарчанд ки дар рақобат бонкҳои аз ҷиҳати молиявӣ устувор тавонистанд пардохтпазирии худро дар як сатҳи муайян нигоҳ дошта, боварии мизочонро аз даст надиҳанд.

Чунки бештари мизочон то ба ҳол солҳои аввали соҳибистиклолиро, ки ҳангоми ивазшавии пули миллӣ ба бекурбашавии маблағҳои дар дастдошта ва пасандозҳои худ рӯ ба рӯ гардиданд, фаромӯш намекунанд ва ин боварии онҳоро ба низоми бонкӣ хеле паст менамояд. Ҳамаи ин омилҳо сабаби кам гардидани ҳаҷми маблағҳои ҷалбшавандар дар бонкҳо мегардад.

Масъалаи ҷалби муштариён ба бонк яке аз масъалаи аввалиндарава дар фаъолияти ҳар як бонки тиҷоратӣ ба шумор меравад. Табиист, ки барои ин роҳҳои гуногунро аз қабили расонидани иттилооти дурусту саривақтӣ, хизматрасониҳои нав вобаста ба талаботи мизочон, омилҳои кадрӣ ва гайра истифода намуда, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, то мизочони доимиро аз даст надода, мизочони навро ба ин ҷараён ҷалб намоянд. Омилҳои кадрӣ дар он асос меёбанд, ки гурӯҳи маҳсуси менечерҳо барои нигоҳ доштани муштариюи доимиини бонк масъул мебошанд, чунки ин кор аз ҷалби муштариюи нав хеле осонтар буда, ҳароҷоти кам низ дорад, ё ин ки кормандони хубу болаёқати бонк метавонад бо ҳар роҳу восита мизочонро ба хизматрасониҳои бонки худ ҷалб намоянд.

Аксарияти бонкҳои тиҷоратӣ дорои сифати пасти хизматрасонӣ мебошанд, ки ин боиси зиёд интизор шудани муштариён барои гирифтани маблағҳои худ мегардад. Сифати пасти хизматрасонӣ асосан ба омилҳои субъективӣ вобаста буда, кормандони алоҳидаи бонкҳо ба мизочон хизмати баландсифат нарасонида, ба хунукназарӣ роҳ медиҳанд, ки боиси ба даст наовардани маблағҳои ҷалбшавандар зиёд гардад.

Аз ин рӯ, маркетологони бонкҳоро зарур аст вариантҳои ғайристандартии хизматрасонӣ ва кормандони дорои масъулияти баланди кориро пайдо намуда, таваҷҷӯҳи муштариёнро ҷалб кунанд. Чунки зиёд шудани шумораи истифодабарандагони хизматрасониҳои бонкӣ дороиҳои бонкро афзоиш дода, рақобатпазирӣ ва пардохтпазирии бонкро таъмин менамояд ва мустаҳкамии ин нишондиҳандаро ба ҳар гуна хавфҳои молиявӣ низ эмин нигоҳ медорад.

Беҳсозии соҳтори дороиҳои бонкӣ ба риояи принсипҳои бунёдии ташаккули системаи самараноки идоракунӣ, ки принсипҳои мураккабӣ, ҳусусияти мақсаднокӣ, пардохтпазирӣ ва даромаднокии онро дар бар мегирад, асос меёбад. Ба воситай ин роҳҳои мукаммали идоракуни дороиҳо бо назардошти соҳтори уҳдадориҳо ҳамчун омили доҳилӣ аз рӯйи меъёрхое, ки бо истифода аз таснифи дороиҳо аз рӯйи хавф ва пардохтпазирӣ муайян карда мешаванд, дар сатҳҳои гуногуни устувории бонкӣ инъикос мекунанд.

Дар стратегияи умумии бонки тиҷоратӣ банақшагирии дороиҳои бонкӣ марҳилаи мураккабтарин ва масъулиятноктарин ба ҳисоб меравад. Он барои таъмини рушди устувори иқтисодиёт ва беҳтар намудани мавқеи рақобатпазирии бонкӣ бо назардошти тамоюлҳои рушди бозори молиявии кишвар нигаронида шудааст. Ҷиҳати омӯзиши тартиби идоракуни босамари дороиҳои бонки тиҷоратӣ нақшай чорабинӣ таҳия карда шуда, роҳбарияти бонки тиҷоратӣ бояд мушкилотро дар кӯтоҳтарин муддат таҳлил ва қарор ҷиҳати бартараф кардани онро қабул намоянд.

Ташкилотҳои қарзӣ бояд қоида ва равандҳои даҳлдорро барои муайян намудани сифати дороиҳо ва идора кардани онҳо таҳия намоянд, ки дар онҳо бояд андешидани тадбирҳои зерин пешбинӣ шуда бошад [3, с.3]:

- баҳодиҳӣ ва таснифи дороиҳо;
- мунтазам баррасӣ намудани дороиҳои ғайрифаъол;
- дар сатҳи муносиб ва боэътиҳод сари вақт ташкил намудани фонд;
- аз тавозун хориҷ кардани дороиҳои беэътиҳод ва инъикоси воқеии пардоҳти дороиҳо ва барқарорсозии интизориҳо бо назардошти шароитҳои бозорӣ ва макроиқтисодӣ.

Аз ин рӯ, ҷиҳати ба таври лозима ҳамоҳанг соҳтани амалиёт дар татбиқи сиёсати монетарӣ ва фискалӣ барои фароҳам овардани шароити ҷолиби идоракуни сатҳи пардохтпазирӣ дар низоми бонкӣ ва рушди бозори молиявӣ андешидани ҷораҳои зерин дар назаранд:

- ба имзо расонидани ёддошти тафоҳум оид ба мубодилаи маълумот байни БМТ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Вазорати молия);
- ҳамкорӣ дар самти ҳамоҳангсозии сиёсати монетарию фискалӣ бо сиёсати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ ҷиҳати татбиқи самараноки сиёсати пулию қарзӣ ва мусоидат ба рушди истеҳсоли молҳои содиротиу воридотивазкунанда ва кам кардани осебазирии иқтисодиёти кишвар аз таъсири ҳавфҳои берунӣ;
- густариши ҳамкорӣ бо Вазорати молия ҷиҳати рушди бозори коғазҳои қиматноки давлатӣ бо фоизҳои ҷолибнок ва мусоидат ба рушди бозори дуюмдараҷаи коғазҳои қиматнок;
- дар сатҳи кофӣ нигоҳ доштани ҳаҷми захираҳои байналмилалии БМТ ва мусоидат барои мубодила намудани асьори хориҷӣ барои иҷрои уҳдадориҳои қарзи берунӣ [8].

Дар низоми иқтисодии мусоидат, ки дар он ҳаракати сармояи бонкӣ ниҳоят зиёд аст ва дар давлатҳое, ки низоми бонкҳои онҳо ба вуруди сармоягузориҳои хориҷӣ ниёз дорад, бонкҳои марказӣ бояд бо таъмини омилҳои бехатарӣ ва самаранокии истифодаи ин сармояҳо ба қабули онҳо иҷоза диҳанд. Яъне, бояд тавре амал намуд, ки сармояи хориҷии дар низоми бонкии мо истифодашаванда ҳам ба бонкҳои ватанӣ таъсири манғӣ нарасонад ва ҳам барои пешрафти соҳаҳои иқтисодӣ мақсаднок истифода бурда шавад.

Амалан мушкилоти баҳши бонкӣ гуногунҷанбаанд. Иқтидори нокифояи худи бонкҳо ҷиҳати идоракуни ҳавфҳои эҳтимолӣ, инфрасоҳтори заифи молиявӣ, қарздиҳии мақсадноки маъмурии солҳои 2009-2011 дар пайомади буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва оқибатҳои ин буҳрон, ки ба сустшавии рушди иқтисодӣ овард, инчунин, норасоиҳо дар заминаи меъёрию назоратӣ ва назорати нокифояи бонкӣ боиси афзоиши қарзҳои мушкилситон гардиданд [1].

Босуръат афзоиш ёфтани қарзҳои бонкӣ метавонад боиси афзоиш ёфтани ҳавфи эҳтимолии қарзӣ гардад.

Дар солҳои пеш набудани низоми иттилоот дар бораи қарзҳо кори бонкҳоро басо суст менамуд, чунки набудани иттилооти кофӣ дар бораи қарзгирандагон ва баҳои дуруст дода натавонистани қобилияти қарззадокуни муштариҳои ҳавфи зиёдеро ба вучуд меовард. Пардоҳти фоиз дар пардоҳи қарз проблеммаи асосӣ ба ҳисоб меравад, ки ҳангоми пардоҳти он муштариҳо ба мушкилӣ дучор мегардад ва сатҳи ҳавфҳоро зиёд мегардонад. Доир ба ин масъала И.Қ. Ҷумаев ва С.Ҕ. Махшулов қайд менамоянд, ки пешниҳодҳо дар бозори сармояи қарзӣ, ба ибораи дигар, метавон гуфт, ки манфиати муносибати байни қарздиҳанда ва қарзгиранда муносибати худро дар асоси фоизи муайяншуда ба роҳ мемонанд [10, с.200].

Вобаста ба ин масъала қабули қонуни нав дар бораи бюрои таърихи қарз, инчунин, нақшай таъсис додани бюрои таърихи қарз дар ояндаи наздик иқдоми мусбат ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, яке аз омилҳое, ки дар шароити имрӯза ҳавфҳои бонкиро ба танзим медарорад ва нисбатан кам менамояд, ин бюрои таърихи қарз мебошад. Чунки ин метавонад барои ташаккули системаи мониторинг ва ояндабинии ҳавфҳои бонкӣ асос гардад. Аммо, дар амалия, дар фаъолияти бюрои таърихи қарзӣ

камбудиҳо ба чашм мерасанд, ки инҳо нокифояти иттилоот ва сари вақт дастрас нашудани иттилооти зарурӣ (гирифтани қарз ё пардохти он аз тарафи мизоч) мебошад ва ҳангоми шаффоф намудани фаъолияти он масъалаи асосии низоми бонкӣ, яъне қарзҳои батаъхирафтода роҳи ҳалли худро мейбад. Ҳамин тарик, омӯзиши мушкилоти устуории низоми бонкӣ ва ташкили системаи мониторинг ва ояндабинии хавфҳои бонкӣ айни замон хеле муҳим аст.

Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва гардиши савдои хориҷӣ аз низоми бонкӣ вобаста мебошад, vale то ҳанӯз дар самти татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, солимгардонии низоми бонкӣ ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб бοқӣ мемонад [6].

Ҳамзамон бо ин, бояд доир ба зиёд кардани шумораи бонкҳо, тақвият бахшидани низоми идоракунии хавфҳо ва баланд бардоштани ҳаҷми сармояи ойинномавии ташкилотҳои қарзӣ чораҷӯй карда шавад [6].

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» яке аз санадҳои танзимқунандай хавфҳо дар низоми молиявии кишвар мебошад, ки бо коррупсия/пораҳӯрӣ, ҷиноятҳои вобаста ба андоз, ҷиноятҳои матбут бо маводи муқаддир, инчунин, марбут бо қаллобӣ вобастаанд.

Дар ҳисоботи муҳтасари Ҷумҳурии Тоҷикистон: баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм чунин қайд гардидааст: «Дар бахши ташкилотҳои қарзӣ, аз ҷумла бонкҳо ва ташкилотҳои молиявии хурд, нисбат ба қонунигардонии даромадҳо/ маблағгузории терроризм саҳт осебпазир ҳисобида мешаванд, ҳамзамон, осебпазирии бонкҳо нисбат ба қонунигардонии даромадҳо/ маблағгузории терроризм баланд ва осебпазирии ташкилотҳои молиявии хурд, маҳсусан дар мавриди робита доштан бо маблағгузории терроризм, хеле баланд арзёбӣ мешаванд» [11].

Бо ин мақсад Бонки миллии Тоҷикистон барои коҳиҳ додани хавфҳо аз болои фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ва иҷроиши санадҳои аз тарафи ӯ баровардашударо назорат менамояд.

Ба воситаи чор үнсури асосӣ - баҳодиҳии хавф, андозагирии хавф, назорати хавф ва мониторинги хавф метавон идоракунии дурусти хавфҳоро ба роҳ монд.

Низоми идоракунии хавфҳои бонкҳои тиҷоратӣ ба худ нишондиҳандаҳои маҳсусро аз қабили идоракунии корпоративӣ, самаранок гузаронидани амалиёти қарзӣ, амалиёт бо воситаҳои молиявӣ, дуруст ба роҳ мондани идоракунии дороиҳо ва уҳдадориҳо, фаъолияти хуби низоми иттилоотӣ ва низоми иттилооти идоракунӣ доро мебошад.

Дар айни замон, самтҳои маъруф ин сиёсати идоракунии хавфҳои бо сабаби он алоқаманд ва сиёсати идоракунии хавфҳои бо фаъолияти он алоқаманд мебошанд. Мувофиқи ин самтҳо ду шакли идоракунии хавфҳо фарқ карда мешаванд. Шакли якум, усулҳо ва шаклҳоеро дар бар мегирад, ки ба сабабҳои хавф таъсир мерасонанд, яъне, паст шудани эҳтимолияти хавф ва паст шудани дараҷаи номуайяниро таъмин мекунанд. Шакли дуюми идоракунӣ ба натиҷаи зоҳиршавии хавф марбут мебошад [5]. Бонк бо гузаронидани мониторинги хавфҳо, арзёбии натиҷаҳои фаъолияти бонк ва истифодаи усули ояндабинӣ ба идоракунии хавфҳо ноил гашта, дар натиҷа, бонк метавонад сатҳи таҳдидҳои доҳилӣ ва беруниро ба таври назаррас коҳиҳ дихад.

Идоракунии хавфҳо ин тадбирҳои аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё молу мулки дигар амалиёт анҷом медиҳанд, барои ташкил ва таъмини фаъолияти низоми идорасозии хавфҳо, ки аз ҷумла муайян (ошкорсозӣ), баҳодиҳӣ (андоза намудан), мониторинг, назорати хавфҳоро бо мақсади коҳиҳ додани онҳо пешбинӣ менамоянд [4].

Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 низ ҷиҳати масъалаи рушди ояндаи низоми бонкии кишвар чунин оварда шудааст: “Дар давраи миёнамуҳлат зарур аст, ки баҳши молиявии Тоҷикистон ба низоми муосири серамалиёти муассисаҳои рақобатпазири молиявие табдил дода шавад, ки барои пешниҳоди намудҳои васеи хизматрасонии молиявӣ ва маҳсулоти босифат ва инноватсионӣ ба истеъмолкунандагон қодир буда, барои рушди устувори иқтисоди миллӣ шароити мусоид фароҳам оварад ва ба таъсири ҳамаи намудҳои омилҳои номусоид устувор бошад” [1].

Тадбирандешии Бонки миллии Тоҷикистон барои пешгирий ва бартараф намудани ҳавфҳо ин омода намудани санадҳои меъерии ҳуқуқӣ дар шакли дастуралӣ, низомнома ва гайра амалӣ карда мешавад. Муҳиттарини онҳо дастуралӣ №247 «Дар бораи ташкили низоми идоракуни ҳавфҳо ва назорати дохилӣ дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ», №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ», №244 «Дар бораи заҳираҳои ҳатмии ташкилотҳои қарзӣ аз рӯйи пасандозҳо ва уҳдадориҳои дигари ба онҳо монанд», №240 «Дар бораи ташкили низоми идоракуни ҳавфи амалиётӣ дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ», №215 «Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи заҳира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯйи дороиҳо», “Тартиби гузаронидани санчиши фаъолияти бюрои таърихи қарз, ҷамъбаст ва пешниҳоди натиҷаҳои он” ва дигар санадҳои меъерии ҳуқуқӣ мебошанд, ки ба воситаи онҳо ҳавфҳои бавуҷудоянда пешгирий ё бавуҷудомада идора карда мешаванд.

Мувоғики дастуралӣ №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» дороиҳои бо назардошти ҳавф баркашидашударо ба 5 ғурӯҳ ҷудо менамоянд, ки ҳавфи ғурӯҳи 1 ба 0%, 2 ба 10%, 3 ба 70%, 4 ба 100% ва 5 ба 150% баробар аст.

Дар ҳолати ғайриқобили пардоҳт (дефолт) будани давлат, бонк, корхона ва дигар ташкилоте, ки дар ғурӯҳи 3 (бо ҳавфи 70%) ҷойгир мебошанд, онҳо бояд ба ғурӯҳи 4 гузаронида шуда, бо назардошти ҳавфи 100% баркашида шаванд [2].

Пардоҳтпазирии низоми бонкӣ масъалаи муҳимтарини ҳалталаб дар низоми молиявӣ ба ҳисоб рафта, Бонки миллии Тоҷикистонро зарур аст пайваста доир ба ин масъала ҷораандешӣ намояд. Чунки набудани механизми идоракуни пардоҳтпазирий дар ин низом ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёт таъсири манфии ҳудро мерасонад ва ин таҷриба аллакай дар иқтисодиёти мо низ борҳо мушоҳида гардидааст. Аз ҷумла, буҳрони молиявии солҳои охир нишон дод, ки пардоҳтпазирии аксарияти ташкилотҳои молиявии кишвари мо ноустувор буда, одитарин талаботи мизочонро қонеъ гардонида натавонистанд ва ба ҳолати муфлисӣ омада расиданд.

То ба имрӯз бонкҳои тиҷоратӣ вазни асосии ҳудро ба заҳираи ҳатмии ҷуброншаванд, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон нигоҳдорӣ карда мешавад, мепартоянд, ки ин як қисми ками уҳдадории онҳоро рӯйпӯш менамояд. Ё ин ки бонкҳо кӯшиш мекунанд, ки пули нақди барзиёд дар ҳазинаҳои ҳуд бо мақсади пардоҳтпазирий нигоҳ доранд. Сатҳи баланди заҳирасозӣ ва нигоҳдории пули нақд ҳароҷоти бонкҳоро зиёд менамояд, ки онро бонкҳо аз ҳисоби марҷаи барзиёди меъёри фоизӣ мепӯшонанд. Ин сабаб мешавад, ки дар амал фоизи амонату пасандоз паст ва фоизи қарзи додашавандай бонкҳо баланд гардад. Бинобар ин, бонкҳоро зарур аст, ки маблағҳои ҷалбшавандаро ба таври максималӣ истифода ва асосан аз амалиёти гайринақдӣ истифода намоянд, чунки истифодаи амалиёти гайринақдӣ пардоҳтпазирии бонкҳоро мустаҳкам мегардонад.

Дар Дастуралӣ №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи заҳира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯйи дороиҳо” ин масъала чунин оварда шудааст: “Ташкилоти қарзӣ барои нигоҳ доштани пардоҳтпазирий, мусоидат намудан ба ҳифзи манфиатҳои саҳмиядорон ва муштариёни ҳуд бояд сари вақт дороиҳои ғайрифаъолро ошкор намуда, ҷиҳати пешгирии талафоти ба онҳо алоқаманд ҷораҳои зарурӣ андешад” [3, с.2].

Дар ин чараён Бонки миллии Тоҷикистонро зарур аст ба ташкилотҳои қарзӣ дикқати маҳсус дода, талаботи зиёдеро барои дар амал кам намудани хавфҳои бонкӣ истифода намояд. Барои иҷрои талаботи дар ҳуҷҷатҳои дохилӣ мавҷудбуда оид ба арзёбӣ ва идоракунии хавфҳои асосии ба фаъолияти бонкӣ хос (қарзӣ, бозорӣ, асъорӣ, хавфи пардохтпазирӣ, амалиётӣ) як қатор корҳои зиёдеро бояд ба анҷом расонид:

- ба таври мувоғиқ амалӣ намудани идоракунии корпоративӣ;
- риояи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақоми ваколатдор;
- риояи сиёsat ва санадҳои дохилии дигари ТҚМ аз тарафи ТҚМ ва кормандони он;
- идоракунии самараноки хавфҳо ва мониторинги сари вақти онҳо;
- сари вақт муайян ва бартараф кардани камбудиҳо дар фаъолият;
- таъсиси механизми бартараф намудани хавфҳо дар ҳолатҳои ногаҳонӣ ва фавқулода;
- баҳодиҳӣ ва идоракунии хавфҳои асосие, ки ба фаъолияти бонк хосанд (қарзӣ, бозорӣ, асъорӣ, хавфи пардохтпазирӣ, амалиётӣ ва гайра).

Бонки миллии Тоҷикистон ба идоракунии самараноки хавфҳои бонкҳои тиҷоратӣ ҳангоми анҷом додани амалиёти фаъол, аз ҷумла, ба хавфҳое, ки ба нишондиҳандаҳо барои муайян кардани кифоягии сармояи бонк, низоми сӯғуртаи пасандозҳо, арзёбии сифати идоракунии бонк ва дигар нишондиҳандаҳо таъсири манғии ҳудро мерасонанд, дикқати маҳсус зоҳир менамояд. Инчунин, ҳисоботи мақомоти роҳбарикунандай бонк ҷиҳати қабули қарорҳои идоравӣ ва дар бораи вазъи кунунии бонкро зери назорат гирифта, нақшай чорабинҳои онҳоро оиди бартараф намудани хавфҳои амалиётӣ назорат менамояд.

Барои ба талаботи Комитети Базелӣ оид ба назорати бонкӣ ва стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ қунонидани қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз тарафи мақомоти даҳлдори соҳа як қатор корҳо ба анҷом расонида мешавад, аз қабили дар як қатор санадҳои ҳуқуқии мавҷуда тағйироти зарурӣ ворид карда шуда, ҳамчунин, як қатор санадҳои нави меъерӣ-ҳуқуқӣ бояд қабул гарданд. Инчунин, дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байнамилалӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав, ки бо талаботи Базел II, аз он ҷумла, санадҳои алоқаманд бо кифоягии сармоя, таснифи дороиҳо ва идораи хавфҳо, аз ҷумла, хавфҳои қарзӣ, бозорӣ ва амалиётӣ, ҷорӣ кардани тартиботи дохилии арзёбии кифоягии сармоя дар ташкилотҳои қарзӣ ва равандҳои арзёбии назорат мутобиқ қунонида шуданд.

Бонкҳои тиҷоратӣ барои муайян намудани сифати дороиҳо ва идора кардани онҳо бояд нақшай чорабинҳои маҳсус таҳия намоянд, ки дар онҳо тадбирҳои зерин аз қабили баҳодиҳӣ ва таснифи дороиҳо, дар сатҳи муносиб ва боэътиҳод сари вақт ташкил намудани фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯйи дороиҳо, аз тавозун ҳориҷ кардани дороиҳои беэътиҳод ва инъикоси воқеии пардохти дороиҳо ва гайра андешидан шуда бошад. Онҳо бояд дар соҳтори ҳуд соҳтори маҳсуси даҳлдори идоракуниро барои муайянкунӣ, баҳодиҳӣ, мониторинг ва назорати хавфи қарзии амалиёти бонкӣ дошта бошад.

Ташкилотҳои қарзӣ бояд қоида ва равандҳои даҳлдорро барои муайян намудани сифати дороиҳо ва идора кардани онҳо таҳия намоянд, ки дар онҳо бояд андешидани тадбирҳои зерин пешбинӣ шуда бошад:

- баҳодиҳӣ ва таснифи дороиҳо;
- мунтазам баррасӣ намудани дороиҳои ғайрифаъол;
- дар сатҳи муносиб ва боэътиҳод сари вақт ташкил намудани Фонд;
- аз тавозун ҳориҷ кардани дороиҳои беэътиҳод ва инъикоси воқеии пардохти дороиҳо ва барқарорсозии интизориҳо бо назардошти шароитҳои бозорӣ ва макроиқтисодӣ [3].

Вазъи дороиҳо, сандуқи қарзӣ, аз ҷумла, фонду захираҳо ва дороиҳои ғайрифаъоли асосӣ бояд зери назорати роҳбарияти бонкҳои тиҷоратӣ қарор дошта

бошанд. Маълумоте, ки онҳо доранд, ҳадди ақал бояд маълумоти зеринро аз қабили хуносай натиҷаи охирини баҳодиҳии дороиҳо, тамоюлҳои муқоисавии сифати умумии дороиҳои ғайрифаъол, баҳодиҳии бадшавии ҳолати ҷорӣ ё пешбинишудаи сифати дороиҳо ва заари эҳтимолӣ, ки дар шароити муқаррарӣ ва таҳти фишор ба амал меояд, сатҳ ва кифоятии фондҳои ташкилоти қарзиро дар бар гирад. Ин маълумотҳоро бонкҳои тиҷоратӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади огоҳ будани он аз ҳолати молиявӣ ва вазъи пардохтпазирӣ метавонанд пешниҳод намоянд.

Мустаҳкам намудани низоми идоракуни хавфҳо аз такмили идоракуни корпоративӣ дар бонкҳо, аз ҷумла, аз маълумотнокӣ ва масъулияти мақомоти идоракуни бонкҳо, инчунин, аз қабули қарорҳои дуруст ва саривақтӣ оид ба хавфҳои таҳдидкардаи бонкҳо алоқаманд аст.

Бар замми ин, фаъолияти бенуқсони низоми идоракуни дохилӣ ва назорати дохилӣ дар самти бартараф намудани хавфҳои бавучӯдомада ва таҳдидқунанда нақши назаррасро доро мебошад.

Адабиёт

1. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. - Душанбе, 2016. - 253 с.
2. Даствурамали №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ», №143 аз 12 ноябри с.2019. - 20 с.
3. Даствурамали №215 “Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи захира ва фонди пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯйи дороиҳо”. Илова бо Қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон, №171 аз 26 декабря с.2019. - 20 с.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблагузории терроризм ва маблагузории паҳнкунии силоҳи қатли ом» (Қонуни №1404 аз 24.02.17 с.). - 13 с.
5. Коробов, Ю.И. Новое понимание банковской культуры/ Ю.И. Коробов // Финансы и кредит. – 2012. – №15. –С.15 -21.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». - Душанбе, 21.12.2021.
7. Мирзоев, С.С. Баландбардории устувории молиявии низоми бонкии Тоҷикистон: дис. барои дарёftи дараҷаи н.и.и./ С.С. Мирзоев. – Душанбе, 2019. - 175 с.
8. Стратегияи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. - Душанбе, 2020. - 11 с.
9. Хайрзода, Ш.Қ. Рушди низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити бесуботии молиявӣ/диссер. барои дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ: 08.00.10. / Ш.Қ. Хайрзода. - Душанбе, 2021. – 430 с.
10. Ҷумаев И.Қ. Асосҳои назариявии фоизҳои бонкӣ дар муносибатҳои иқтисодӣ/И.Қ. Ҷумаев, С.Ч. Махшулов//Паёми молия ва иқтисод. 2021. № 4-1 (29). С. 198-204. ISSN 2663-0389.
11. Ҳисоботи мухтасар. Ҷумҳурии Тоҷикистон: баҳодиҳии хавфи миллии қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблагузории терроризм. URL: <http://www.nbt.tj>. [манбаи электронӣ], (санаси муроҷиат 31.07.2022). - 11 с.

УДК: 336.74.

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪСИРИ ҚАРЗДИҲӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ

Рустамзода Ҷанзура Рустам – муаллими қалони кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: (+992) 985-89-92-78.

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ қарз ҳамчун фишанги иловагии рушиди иқтисодиёт маҳсуб шуда, тавассути он самтҳои афзалиятники иқтисодӣ рушд ёфта, норасоиҳои захираҳои молиявӣ дар субъектҳои гуногуни иқтисодӣ бартараф карда мешаванд. Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки дар тамоми самтҳои афзалиятники иқтисодӣ норасои захираҳои молиявӣ ба воситаи қарз бартараф гардида, манбаъҳои иловагӣ ташаккул меёбанд. Новобаста аз оне, ки қарз дар заминаи эътимод ва боварӣ дода мешавад, оиди моҳият ва зарурати иқтисодию иҷтимоии он андешаҳои гуногун ҷой доранд. Аз ин лиҳоз, мубрамияти мавзуи мазкур дар иқтидори пешбуруди иқтисодии қарз зоҳир мегардад ва дар мақолаи мазкур муаллиф таъсири қарзҳоро дар рушиди иқтисодиёт бо дарназардошти зарурати ҳаматарафаи он мавриди баррасӣ қарор додааст.

Калидвоҷсаҳо: бонкҳои тиҷоратӣ, қарз, қарздиҳӣ, субъектҳои иқтисодӣ, иқтисодиёт, фоиз, иқтисодиёти бозорӣ, захираҳо, интиқол, муқоиса, назария, марҳила, объект, муҳим.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ КРЕДИТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Rustamzoda Manzura Rustam – старший преподаватель кафедры финансов, Таджикский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, РТ, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: (+992) 985-89-92-78.

В условиях рыночной экономики кредит рассматривается как дополнительный инструмент развития экономики, за счет которого развиваются приоритетные направления экономики и ликвидируется дефицит финансовых ресурсов у различных хозяйствующих субъектов. Независимо от того,дается ли кредит на основе доверия и уверенности, существуют разные мнения о его сутиности и экономической и социальной необходимости. С этой точки зрения важность данной темы проявляется в способности экономического стимулирования долга. С этой точки зрения в данной статье автор рассматривает влияние кредитов на развитие экономики с учетом потребности во всех них.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредит, кредитование, хозяйствующие субъекты, экономика, процент, рыночная экономика, ресурсы, перевод, сравнение, теория, этап, объект, важное.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPACT OF CREDIT ON ECONOMIC DEVELOPMENT

Rustamzoda Manzura Rustam – Art. Lecturer of the Department of Finances, Tajik State University of Finance and Economics, Phone: (+992) 985-89-92-78

In a market economy, credit is seen as an additional tool for the development of the economy, due to which the priority areas of the economy are developed and the shortage of financial resources for various business entities is eliminated. Regardless of whether credit is given on the basis of trust and certainty, there are different opinions about its nature and economic and social necessity. From this point of view, the importance of this topic is manifested in the ability of economic stimulation of debt. From this point of view, in this article the author examines the impact of loans on the development of the economy, taking into account the need for all of them.

Key words: commercial banks, credit, lending, business entities, economics, interest, market economy, resources, translation, comparison, theory, stage, object, important.

Таърихи қарздиҳӣ ва бонкҳоро, ки мустақиман ба ташаккули тамаддуни давлатҳои қадим ва асрҳои миёна вобастаанд, аз таърихи чомеаи мутамаддин ҷудо доинистан мумкин нест. Қарздиҳӣ ҳадди ақал шаш ҳазор сол пеш аз он ки дар ҷомеа мавқеи худро чун омили асосӣ ишғол кунад, арзи вуҷуд карда, қобилияташро барои

рушди иқтисод ва зарураташро барои низомнокӣ ва арзандагии ҳаёт исбот намуд [15].

Дар заминаи рушди муносибатҳои бозаргонӣ ва ҷамъиятӣ хусусиятҳои пайдоиши қарз бо як қатор омилҳо ошкор карда мешаванд. Ин раванд бо ҷудо кардани он аз муҳити умумии иқтисодӣ тавсиф меёбад ва зарурати таъмини рушди ҳамаҷонибаи иқтисоди муосирро инъикос менамояд.

Истилоҳи «қарз» ба калимаи лотинии «creditum - кредитум» - қарзи бонкӣ ё қарз мансуб аст. Дар айни замон, дар ҷомеаи илмӣ ҳанӯз тафсири ягонаи ин мағхум муайян нашудааст, бинобар ин, дар омӯзиши он ғурӯҳи (категория) мушкилиҳои муайяне ба вуҷуд меоянд. Баъзе олимон қарзро бо гардиши сармояи қарзӣ нисбат медиҳанд, вале сармояи қарзиро ҳамчун сармояи пулӣ ифода менамоянд. Ба ақидаи мо, чунин фахмиши қарз комил набуда, тамоми мураккабии ин зуҳуротро фаро намегирад.

Дар шакли дигар - қарз маблағест, ки аз ҷониби ташкилоти қарзӣ ба қарзгир бо шартҳои пардоҳти фоиз ва баргардонидани он дар муҳлати муайян пешниҳод шудааст. Ё ба тариқи дигар, пулҳои муваққатан озод, ки ҳангоми гирифтани қарзи бонкӣ тавассути қарз ба сармоя мубаддал мешаванд. Аз ин рӯ, қарз як шакли ҳаракати сармояи қарзии бонкӣ маҳсуб ёфта, дар ҷараёни фаъолгардонии ин ё он соҳаи муҳталиф вобаста ба фаъолияти соҳа иштирок мекунад.

Дар илми иқтисодии муосири давлатҳои ҳориҷӣ барои муайян кардани хусусияти қарз ду нуқтаи назар муқаррар гардидааст: назарияи азnavtaқsimkunӣ ва fondӣ (захиравӣ). Самти аввал ба ифодаи қарз ҳамчун воситаи азnavtaқsimkunии пулҳои муваққатан озод асос ёфтааст. Ба андешаи олимони рус Б.С. Геращенко, Н.Г. Сичев, Б.Г. Болдиров, Б.В. Лавров, мазмuni муносибатҳои қарзӣ дар ҷамъоварии маблағи пулӣ ва интиқоли он ба ташкилотҳои қарзӣ, субъектҳои ҳоҷагидорӣ ё шаҳсони воқеӣ барои истифодаи муваққатӣ бо баргардонидани ҳатмии саривақтӣ ва пардоҳти изофапулӣ ё фоиз барои истифодаи захираҳо мебошад [12].

Тарафдорони самти дуюм (М.И. Волков ва дигарон) қарзро ҳамчун гардиши сармояи қарзӣ тавсиф мекунанд. Ин нуқтаи назар аз зарурати омӯзиши хусусияти қарз дар асоси содатарин шаклҳои он, масалан, амалиёти муқаррарии қарзӣ бармеояд. Мувофиқи ин тафсир, дар байни қарздиҳанд ва қарзгиранда субъектҳои гуногуни раванди тақрористехсолӣ иштирок намуда метавонанд ва муносибати байни онҳо ҳамчун объекти асосӣ қарз мебошад.

Назарияҳои нишондодашуда фарқияти ҷиддӣ доранд ва муҳимтаринашон дар ҷадвали 1 оварда шудааст. Ҷӣ тавре ки аз маълумотҳои ҷадвали 1 бармеояд, муносибатҳои мавҷуда ба ҳамдигар то андозае муҳолифанд ва дар омӯзиши категорияи «қарз» дар сурати риоя нашудани меъёрҳои мавҷуда ба душвориҳои муайян оварда мерасонанд.

Дар навбати аввал, назарияҳои гуногун бавуҷудоӣ ва моҳияти қарзро пешакӣ муайян мекунанд, ки дар асоси онҳо таснифоти гуногун, тартибот, мағхумҳои марбут ба қарз таҳия шуда, дар ҷомеаи илмӣ шарҳҳои муҳталифи зуҳуроти эквивалентро ба вуҷуд меоранд.

Қарздиҳӣ яке аз муҳимтарин қисми илми иқтисод буда, як шакли ҳаракати сармояи қарзие мебошад, ки дар он пулҳои нақди озод аз ҷониби истехсолкунандагони мол, аҳолӣ ва давлат ҷамъ оварда мешаванд.

Ҷадвали 1. - Тавсифи муқоисавии назарияи азnavtaқsimkunӣ ва fondӣ

Гурӯҳи арзёбӣ	Назарияи азnavtaқsimkunӣ	Назарияи ҷойивазкунӣ
Вазифаи қарз	Вазифаи азnavtaқsimkunии қарз. Маблағҳои озоди корхонаю одамони алоҳида дар бонкҳо ҷамъ шуда, барои таъмини талаботи дигарон равона карда мешаванд, ки моҳияти қарзро нишон медиҳад.	Ба гайр аз вазифаи азnavtaқsimkunӣ, қарз боз дигар вазифаҳо: тақрористехсолкунӣ, ҳавасмандгардонӣ, эмиссионӣ ва гайтаро иҷро менамояд.

Худуди қарз	Чонибдорони ин концепсия муносибатҳои қарзири ҳамчун омили асосии муносибати бонк бо дигар иштирокчиёни фаъоли истехсолоти ҷамъияти баррасӣ мекунанд.	Муносибатҳои қарзӣ метавонанд дар байни субъектҳои гуногуни ҳоҷагидорӣ заминаҳои ташкилиро амалӣ намоянд, агар онҳо моҳияти қарзӣ дошта бошанд.
Объекти қарз	Объекти равандҳои қарзӣ маблағҳои муваққатан озоди дар суратҳисобҳои бонкҳо ва аҳолӣ мавҷудбуда, инчунин, пулҳои дар муомилотбуда ба ҳисоб мераванд.	Дастрасӣ ба истифодаи муваққатӣ арзиши қарз аст, ки ғайр аз пули нақд метавонад дигар шакли қарзро дар худ фаро гирад.
Марҳилаҳои асосии раванди қарз	Марҳилаи муҳимтарини қарз ҷамъоварии он дар муҳлати муқарраршуда мебошад.	Марҳилаи ибтидоии ҳаракати арзиши қарз ҷойгиркунӣ ва ба қадом самт сафарбар намудани он мебошад.

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон

Дар адабиёти ҳориҷӣ аз тарафи иқтисодшиносон ва олимони варзидаи соҳа таърифҳои гуногуни қарз баён гардидаанд, ки асосии онҳо дар ҷадвали 2 ба таври назариявӣ ва тафсирӣ оварда шудаанд. Ҳамин тавр, баъзеҳо қарзро ҳамчун муносибат, дуюмин, ҳамчун пул, сеюм, ҳамчун қарзи бонкии таъминотдошта, чорум, қарзро ҳамчун амал, панҷум, ҳамчун эътиимод, шашум, ҳамчун шартнома ё созиш ва ҳафтум, ҳамчун механизми ёрирасон ва ташкилкунандаи муносибатҳо шарҳ медиҳанд. Андешаҳо оид ба ҳусусиятҳо ва тафсироти қарз комилан гуногунанд ва аксари муаллифон дар ин мағҳум унсурҳои алоҳидаи онро вобаста ба мансубияти фарогирии меъёрҳои он ба ҳисоб мегиранд. Ба фикри мо, қарзро дар маҷмуъ, ҳамчун воситаи ёрирасони молиявӣ ва механизми пешбарандаи таъминот дар соҳа ба назар гирифтан мувофиқи мақсад мебошад, зоро ҳаракати сармояи қарзӣ маънои ҷамъ овардани маблағҳои муваққатан озоди аҳолию корхонаҳо ва дар ин асос низоми муносибатҳои иштирокчиёни раванди такрористехсол мебошад.

Ҷадвали 2. - Таърифи асосии олимони соҳаи иқтисод дар бораи қарз

№	Муаллифон	Таъриф
	М.С. Атлас	Қарз низоми муносибатҳои пулие ба ҳисоб меравад, ки тавассути он на танҳо давлат, инчунин, баҳши ҳусусӣ воситаҳои пулии муваққатан озоди ҳоҷагӣ, воситаҳои пулии буҷет ва аҳолиро сафарбар мекунад ва онҳоро бо шартҳои баргарданда ва фаврӣ барои таъмини такрористехсолқунии васеъ ба таври мунтазам истифода мекунад.
	М.О. Буянова	Қарз ин маблағест, ки аз ҷониби бонк ё дигар ташкилоти қарзӣ ба қарзгири бо микдор ва шартҳои дар шартномаи даҳлдор пешбинишуда дода мешавад.
	Н.П. Бичкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндарян	Қарзро ҳамчун мавзуи шартномаи қарз муқаррар кардан мумкин аст, яъне маблағҳои, ки бонк ё дигар ташкилоти қарзӣ (қарздиҳанда) ба қарзгири - шахси воқеӣ (қарзи истеъмолӣ) ё шахси ҳуқуқӣ аз рӯйи шартҳои баргардонидан, пардоҳт намудан ва фаврият пешниҳод менамояд.
	В.Н. Додонов, Е.В. Каминская,	Қарз ин ҳамчун пули нақд бо шарти баргардонидан ва одатан пардоҳтшуда (дар шакли фоизҳои аз қарз

	О. Румянцева	истифодашуда) дода мешавад.
	Дж.С. Милл	Қарз ин ичозатест, ки як шахс аз сармояи шахси дигар истифода мебарад.
	Д.Ю. Пендохов	Қарзро ҳамчун як ҳолати хуқуқие муайян кардан мумкин аст, ки дар он қарздиҳанда дар асоси шартнома маблағро ба қарзгиранда меғузаронад, вай уҳдадор аст воситаҳои пулиро баргардонад ва фоизи онро низ пардоҳт намояд.
	М.В. Романовский	Қарз ҳамчун категорияи иқтисодӣ як навъи муайянни муносибатҳои ҷамъиятиест, ки ба гардиши арзиш бо шартҳои бозгардонӣ вобаста аст.
	В.А. Челноков	Қарз сармояи қарзи бонкии давлат буда, барои пешпардоҳти раванди тақрористехсолкунӣ бо роҳи баровардани пулҳои нав ва азnavтақсимкуни пулҳои кухна дар асоси фаврият, баргардонӣ, пардоҳт ва дигар хусусиятҳои тавлидшудаи ин усул пешбинӣ гардидааст.
	Шариф Раҳимзода	Қарз ин маблағи пулиест, ки бо шартҳои баргардонидашавӣ ва додани иловапулӣ муваққатан ба шахси дигари хуқуқӣ ё воқеӣ дода шудааст.
	Н. Ашурев	Дар шароити иқтисоди бозорӣ шакли асосии қарз ин қарзи бонкист, яъне қарзест, ки бонкҳои саҳомию тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ медиҳанд.
	Б.М. Чураев	Қарз шакли табдилёфтаи фонди қарзӣ (ссудный фонд) ё ҳуд шакли ҳаракати сармояи қарзӣ буда, мустақиман ба муомилоти пул ва муносибатҳои молиявӣ алоқаманд мебошад.

Таҳияи муаллиф дар асоси адабиёти илми

Таърифи қарз дар шаклҳои зикршуда аз нуқтаи назари мо ба талаботи замони муосир, хусусан хусусиятҳои хоси давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ нест.

Таҷрибаи бонқдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки яке аз сабабҳои асосии ба мушкилот дучор шудани бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонӣ истифодаи ғайримақсадноки қарзҳои додашуда мебошад. Бинобар ин, аз нуқтаи назари мо, зарур аст, ки ба мағҳуми қарз талаботи шартҳои баргардонидан, пардоҳти фоиз, муҳлатнокӣ ва истифодаи мақсадноки он илова карда шавад.

Яъне, қарз маблағи пулиест, ки ба шахсони воқеӣ ва хуқуқӣ бо шартҳои истифодаи мақсадноки он, баргардонидан, пардоҳти фоиз ва ба муҳлати муайян дода мешавад.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” мағҳуми қарз низ бе истифодаи мақсадноки он дода шудааст. Ба ақидаи мо, қарз ин як руқни низоми муносибатҳои иқтисодӣ буда, субъектҳои қарзиро дар самти пешниҳод ва пардоҳти қарз дар муҳлати гуногун бо додани иловапулӣ муттаҳид менамояд. Мо мояхияти ин тафсирро батафсил аз рӯйи назарияҳои гуногун ошкор ҳоҳем кард.

Хусусияти муҳим ва фарқкунандай ин тафсирот ҳамчун консепсия дар он зохир мегардад, ки хусусияти ҷараёни баргардонидан ва музdnокии объекти қарз замонҳои гуногунро дар бар мегирад. Ин хусусияти асосии қарз буда, амалиёти қарзии ҳариду фурӯш аз амалиёте, ки мубодилаи неъматҳо дар як вақт сурат мегирад, фарқ мекунад.

Аниқ қардани шартҳои объективии пешакии иштироки қарз дар гардиши сармояи гардони корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ ва талабот ба қарздиҳии дарозмуддат хеле муҳим аст, аммо масоили муҳимми дарки натиҷаи ин раванд ва таъсири он ба омӯзиши нақши қарз вобастагӣ дорад.

Ба назари мо, ки ҳангоми омӯзиши нақши қарз, пеш аз ҳама, фахмидани таъсири

он ба истехсолот дар соҳаи кишоварзӣ бо назардошти меъёрҳои он, ба маъни олӣ пуррааш, ҳамчун категорияи объективии иқтисодӣ ба раванди такрористехсолкунӣ ва таъмини муттасилии бозор зарур аст ва ба маъни маҳдуд, таъсири онро тавассути ташкилотҳои қарзӣ - бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонӣ дар раванди қарздиҳӣ арзёбӣ менамоем. Бо ибораи дигар, ҳангоми омӯзиши нақши қарз мо аз ҷанбаҳои гурӯҳӣ (категорияи) ва ниҳодӣ (институтионалий) бархӯрдор мешавем. Ҳамзамон, мо боварӣ дорем, ки нақши қарз хulosai (синтези) мафҳумҳои назарияӣ ва саҳми мушахҳаси худро дар рушди истехсолоти соҳаи кишоварзӣ мегузорад ва ҳамчун механизми зарурӣ маҳсуб меёбад.

То кунун муносибати ягонаи ошкор кардани нақши қарз дар такрористехсолкунӣ ба таври мушахҳас ифода нашудааст. Баъзе олимон ба таври анъанавӣ ва дар доираи дониш ва таҷрибаи худ нақши қарзро тавассути вазифа ва усули (категорияи) иқтисодӣ баррасӣ мекунанд. Аз ҷумла, Ю.Е. Шенгер нақши қарзро муайян карда, онро ҳамчун «натиҷаҳои объективӣ (вокей), ки рушди ҳамаи вазифаҳои қарз дар ин низоми иқтисодӣ ба он оварда мерасонад», маънидод намудааст. Ин мулоҳизаро мутобиқ ба соҳти иқтисодии сотсиалистӣ тақвият дода, Ю.Е. Шенгер як қатор нуктаҳои муҳимро, ки нақши қарзро муайян мекунанд, қайд намудааст. Яъне:

- ташаккулӯбии дурусти фондҳои гардон ва қисман фондҳои асосӣ, ки имконияти истифодаи босамари манбаъҳоро байни соҳаҳои иқтисодӣ ва корхонаҳои алоҳида таъмин мекунанд;
- татбиқи сафарбарии воситаҳои пулии муваққатан озод ва табдили онҳо тавассути низоми қарздиҳӣ ба манбаи ташкилии воситаҳои гардон;
- мусоидат ба таҳқими худмаблағгузорӣ, зеро қарз субъектҳои хоҷагидорро водор мекунад, ки аз он оқилона истифода баранд;
- тезондани гардиши фонди гардони хоҷагии ҳалқ;
- кам кардани ҳароҷоти муомилоти давлатӣ;
- рушди бештари соҳаҳои молистехсолкунанда вобаста ба талаботи бозор.

Фаҳмиши пурраи тафсири нақши қарз тавассути вазифаҳои он дар маҷмуъ асосноканд, аммо, ба назари мо, зарурати боз ҳам мушахҳас намудани онҳо вучуд дорад. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки нақши қарз дар суръатбахшӣ ва тавсеаи миқёси такрористехсолкунӣ зоҳир мешавад, зеро иштироки қарз гардиши воситаҳои гардон, муомилоти арзишҳои моддӣ ва пулиро суръат мебахшад. Қарз ҳамчун яке аз манбаъҳои асосии такрористехсолкунии воситаҳои асосӣ хизмат карда, ба рушду таҳқими робитаҳо байни шаҳру дехот мусоидат намуда, ба сарфаҷӯи ҳароҷоти истехсолӣ ва коҳиш додани ҳароҷот дар истехсолот мусоидат мекунад.

Ҳамзамон, В.И. Рибин таъкид мекунад, ки ҳусусияти таъсири қарз ба иқтисодиёти миллӣ унсури номуташаккилӣ (стихиявӣ) дорад [14].

Мувофиқ ба соҳаи кишоварзӣ профессор Л.И. Количев боварӣ дошт, ки нақши қарз дар се шакл амалӣ мешавад:

- аввал, қарз яке аз манбаъҳои асосии ташаккули захираҳои асосӣ ва воситаҳои гардон мебошад;
- дуюм, вай муомилоти дороиҳои моддӣ ва маблағҳои пулии корхонаҳоро метезонад;
- сеюм, қарз ба рушду таҳқими робитаҳои иқтисодии байни шаҳр ва дехот мусоидат мекунад.

Умуман, дар мавқеи олимони шуравӣ, ки мо онҳоро баррасӣ кардем, як қатор бархӯрҳои умумиро фарқ кардан мумкин аст:

- аввал, аксарияти онҳо чунин мешуморанд, ки нақши қарз ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар татбиқи мушахҳасии вазифаҳои худ зоҳир мешавад;
- дуюм, қарз манбаи асосии маблағҳои муомилотии корхонаҳо буда, ҳароҷоти асосӣ мебошад ва ба ташкил ва идоракунии оқилонаи онҳо, баланд бардоштани

қобилияти харидории онҳо мусоидат мекунад;

- сеюм, қарз ба сарфа ва кам кардани харочоти тақсимот кумак мерасонад;
- чорум, алоқай байни шаҳру дехотро тақвият мебахшад.

Дар умум, тафсири нақши қарз тавассути вазифаҳои ба худаш хос, бешубҳа, сазовори дастгирӣ аст, зеро он гуногунрангии таъсироти қарзро ба равандҳои иқтисодӣ ошкор менамояд. Ё дар мавриди дигар дотсент Н. Ашурев қайд намудааст: «Дар шароити иқтисоди бозорӣ шакли асосии қарз ин қарзи бонкист, яъне қарзест, ки бонҳои саҳомию тичоратӣ ба субъектҳои хочагидорӣ медиҳанд ва ибораи мазкур ифодагари ҳама меъёрҳои раванди қарзӣ мебошад»[1]. Ё дар шакли дигар С. Холиқова қайд намудааст, ки «масъалаи муҳимми илмию назариявӣ дар омӯзиши фондҳои асосӣ дар соҳаи кишоварзӣ муайян кардани таркиб ва соҳтори онҳо мебошад, ки воситаҳои асосӣ тамоми воситаҳои меҳнатро дар бар мегиранд» [13].

Таҳлили нуқтаи назари дар боло овардашуда моро барои баровардани хулосае водор менамояд, ки мутобиқи он нақши қарз дорои хусусиятҳои зерин мебошад:

- аз як тараф, қарз манбаи муҳимми ташаккули воситаҳои асосӣ ва муомилоти субъектҳои кишоварзӣ буда, ба гардиши сармоя суръат мебахшад ва боиси рушди истеҳсолот ва навгонӣ дар он мегардад;
- аз тарафи дигар, барзиёду ғайримақсаднок истифода кардани он метавонад ба номутаносибии рушди иқтисодиёт оварда расонад, ҳатто боиси бухрони иқтисодӣ гардад;
- нақши қарз, инчунин, дар баланд бардоштани масъулияти қарзгирандагон ҷиҳати коҳиҷа додани харочоти беасос ва дарёфти манбаъҳои самаранок, ки бехатарии онро ҳамаҷониба таъмин менамояд, муҳим арзёбӣ карда мешавад.

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ олимон нақши қарзро дар сатҳи сифатан нав ошкор менамоянд. Аз ҷумла, онҳо бар он ақидаанд, ки таъмини муттасилии гардиши муомилоти сармоя танҳо ҳадафи маҳсуси қарз набуда, балки барои шаклҳои дигари сармоя низ хос аст, ки ба он розӣ нашудан душвор аст. Ин, баҳусус, дар соҳаи кишоварзӣ бисёр равshan намудор аст.

Аҳаммияти қарзро дар таъмини гардиши воситаҳои гардон тарафдорӣ намуда, О.И. Лаврушин хусусиятҳои хоси мақсади қарзро, ки «... дар афзоиш ва суръатбахши ҳаракати сармоя» [7] зоҳир мегардад ва инчунин, давраҳои ҳаракати он ва хусусияти истеҳсолиашро таъкид мекунад. Дар ин асно таъкид мешавад, ки тавассути қарз на танҳо ҳаракат, балки самаранокӣ ва рушд низ метавонад ба қувваи афзояндаи даромад ва сармоя табдил ёбад ва баъзан беподош гардад. Ҳамин матлабро Ҳ. Сандалов ба шароити имрӯзai рушди захираҳои қарзӣ, ки яке аз муаммоҳои низоми бонкӣ ба ҳисоб меравад, рабт медиҳад [11].

Ин вазъият дар заминаи бухронҳои иқтисодию молиявӣ, ки ба бозорҳои молиявӣ ва ташкилотҳои молиявию қарзӣ таъсири амиқ мерасонад, баррасии амиқро талаб мекунад.

Нуқтаҳои назари дар боло зикршудаи олимони рус ва даврони шуравиро, ки нақши қарзро ошкор месозанд, ҷамъbast намуда, мо метавонем хулосаҳои зеринро ба даст орем:

- аксарияти олимон такя ба он доранд, ки нақши қарзро тавассути вазифаҳои ба он хос баррасӣ намоянд;
- нақши қарз, чун қоида, дар натиҷаи иҷрои вазифаҳои он ба назар гирифта мешавад;
- афзоиши сармоя ва суръатбахши пешбурд ҳамчун неруи афзоиш ва рушд баррасӣ карда мешавад;
- нақши қарз бо дарназардошти баробаркуни мөъёри даромад дар соҳаҳо баррасӣ карда мешавад;

- нақши қарзро ҳамчун дастгирӣ, ёрии аввалия ва яқдафъаина дар бароҳандозии ҷараёни истеҳсолот арзёбӣ кардан ба мақсад мувофиқ аст.

Аз ин бармеояд, ки қарз метавонад ба рушди ҳар як соҳа ҳангоми риояи як қатор меъёрҳои ба он хос мусоидат карда, афзоиши худ ва дигар соҳаро таъмин карда, ҳаракати сармояро ҷоннок намояд. Мувофики асосҳои назариявии эҳтиёҷот ба қарз иштироки онро дар гардиши сармоя рад накарда, чунин меҳисобем, ки нақш ва мавқеи қарзро бо ду роҳ, ҳамчун раванди объективӣ ва ҳамчун натиҷаи воқеии фаъолияти субъектҳои ҳочагидорӣ, ташкилотҳои молиявию қарзӣ, ки вазифаҳои қарзро дар амал татбиқ меқунанд, арзёбӣ намоем. Ҳамзамон, чунин меҳисобем, ки ҳангоми ошкор намудани нақш ё ҳисса, пеш аз ҳама, онро бо амали категорияи объективии иқтисодии қарзи дар гардиши сармояи корхонаҳо ва ҷараёни истеҳсолу такрористеҳсолкунӣ ширкаткунанда вобаста кардан лозим аст.

Қарзро танҳо дар доираи миқдори муайянни пул ё миқдори моли дар асоси таҳвил додашуда маънидод кардан мумкин нест. Ба қарз шакли муайянни ҳаракат хос аст, ки дар доираи он объекти қарз пешниҳод ва пардоҳт карда мешавад. Ягонагии ин марҳилаҳои ҳаётӣ мағҳуми қарздиҳиро ифода менамояд.

Низоми қарздиҳӣ ҷараёни доимӣ ва қобили талаботест, ки равандҳои гуногуни иқтисодиро дар доираи меъёрҳои муайян ҳавасманӣ менамояд, вале ин ҳамчун таҳкурсии асосии фаъолияти ҳочагидорӣ маҳсуб намеёбад. Аз ин рӯ, қарз дар сурати иҷрои вазифаҳои худ метавонад ба беҳдошти молиявии ташкилотҳои соҳаи кишоварзӣ мусоидат намояд. Файр аз ин, дар заминаи қарзҳои бонкӣ ё дигар соҳаҳои имконпазир пайваста фаъолиятро ба роҳ мондан мувофиқи мақсад нест, зоро истеҳсолкунанда ҳаракати минбаъда ва ҷараёни фаъолияти худро бояд дар заманаи имкониятҳои мавҷудаи худ аз рӯйи захира ва сармояроҳандозӣ намояд. Механизми молиявию қарзӣ аз рӯйи табииати худ унсури муҳимми соҳти механизми иқтисодӣ ба шумор рафта, ҳадафи он эҷод, тақсимот ва истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ дар иқтисодиёти миллӣ мебошад. Механизми молиявию қарзӣ ба як қатор категорияҳои иқтисодӣ, ба монанди молия, қарз, нарҳҳо, андозҳо ва механизмҳои хоси фаъолияти онҳо асос ёфтааст [9].

Қарз дар самаранокӣ ва рушди ҷараёни истеҳсолот ва барои тақмили равандҳои якдигарӣ низ нақши муҳим дорад. Истеҳсолкунандагон бо василаи гирифтани қарзи кӯтоҳмуддат барои вусъати истеҳсолот афзоиши захираҳои истеҳсолӣ ва тавлидро афзун менамоянд. Барои суръатбахшии раванди истеҳсолот ё ташкили дурустӣ тақрористеҳсоли фаъолияти соҳа таҷҳизот ва имконоти азими истеҳсолӣ заруранд. Дар ҳолати мавҷуд набудани маблағҳои худӣ ва захираҳои кофӣ, субъектҳои соҳибкорӣ ва кишоварзӣ метавонанд вобаста ба давраи ҳаётӣ истеҳсолию тиҷоратии худ қарзи кӯтоҳмуддат ё дарозмуддати бонкӣ гиранд. Ҳамин тарик, қарзи бонкӣ на танҳо барои таъмини муттасили фаъолияти истеҳсолот, балки барои баланд бардоштани иқтидори иқтисодии субъектҳои ҳочагидорӣ низ аҳаммияти калидӣ дорад.

Намудҳо ва таъиноти қарзҳои бонкӣ, инчунин, барои беҳдошт ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ аҳаммияти маҳсус доранд. Ҳангоми таъсиси ҳочагиҳои деҳқонӣ ва пешбуруди фаъолияти истеҳсолии кишоварзӣ, инчунин, ташкили истеҳсолот, ба даст овардани таҷҳизот ва технологияҳои муосир, нуриҳо ва дигар маводи истеҳсолӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар соҳаи агробизнес ва дигар бахшҳои иқтисодиёт метавонанд эҳтиёҷоти худро бо гирифтани қарзи бонкӣ қонеъ гардонанд.

Вазифаҳои қарз ва истифодаи мақсадноки онҳо дар соҳаи истеҳсолоти кишоварзӣ бетағиҳир намемонанд ва вобаста ба шакли истеҳсол онҳо метавонанд тағиҳир ёбанд. Дигаргуниҳое, ки дар иқтисодиёт ба амал меоянд, метавонанд ба тағиҳирёбии ҳаҷми қарздиҳӣ ва сатҳи истеҳсолот оварда расонанд.

Дар шароити муосир муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо чунин мушкилот алоқаманданд, аз ҷумла таъиноти мақсадноки захираҳои қарзӣ; ташаккули заминаи техникии коркарди маҳсулот бо истифодаи қарзҳои бонкӣ; суръатбахшӣ ба

раванди истеҳсол ва тақрористеҳсолкунӣ.

Кишоварзӣ ҳамчун як қисмати таркибӣ ва соҳаи муҳимтарини иқтисодиёт дорои як қатор хислатҳост, ки моҳияти ташкили хизматрасонии молиявию қарзии онро муайян мекунанд. Ин хислатҳо ба технологияни истеҳсолӣ ва тақсимоти захираҳо вобаста буда, ба нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, молиявӣ ва иқтисодии субъектҳои дар ин соҳа амалкунандагони таъсири назаррас мерасонанд [3]. Самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ ва рушди соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт пайванди доимии гардиши сармояи қарзиро талаб мекунад. Барои ин истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ бояд ҳариди саривақтии техника ва технологияҳо, воситаҳои истеҳсолот, ҳариди таҷҳизоти истеҳсолӣ, ҳароҷоти қувваи корӣ ва иҷрои дигар уҳдадориҳои пулиро таъмин намоянд. Одатан, дар шароити мусир ва мураккаби иқтисодӣ бо сабаби баланд будани меъёрҳои ҳароҷотталаб ва бо маблағҳои худӣ қонеъ карда натавонистани ниёзҳои истеҳсолӣ истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ маҷбуранд ба бонкҳо барои қарз муроҷиат кунанд. Аз ҷониби дигар, қонеъ кардани эҳтиёҷоти мувакқатӣ аз ҳисоби қарзи гирифташуда фоидаовартар аст, зоро нигоҳдории дарозмуддат ва қароҳти маблағҳои ҷамъшуда дар суратҳисоб беподош тасаввур карда мешавад. Истифодаи чунин маблағҳо барои мақсадҳои истеҳсолӣ ё нигоҳ доштани ин пул дар бонкҳо ба сифати амонат ба муддати тӯлонӣ фоидаи бештар меорад. Қарзҳои бонкӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ нақши муҳим доранд. Мавсими будани соҳаи кишоварзӣ, давомнокии давраи истеҳсолот ва аз ин рӯ, талаботи зиёд ба пул дарёftи қарзи бонкиро талаб мекунад. Масалан, дар соҳаи пахтакорӣ ҳароҷоти шудгор (киштгардон) кардани замин, ҳаридории доруҳои заҳрдори химиявӣ, сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданиӣ, пардоҳти музди меҳнат ва ғайраҳо дар аввали сол сурат гирифта, то моҳҳои сентябр-октябр идома мейёбанд. Одатан, ҳоҷагиҳои дехқонӣ дар ин давра аз ягон даромад барҳӯрдор нестанд (ягон даромад надоранд) ва агар дошта бошанд ҳам (масалан, аз ҳисоби соҳаҳои иловагӣ), он нокифоя мебошад. Дар ин вақт, ҳароҷоти онҳо асосан аз ҳисоби қарзҳои хориҷӣ ё доҳилӣ пӯшонида мешавад.

Олими рус Е.И. Костюкова аз рӯи мушоҳидаҳояш чунин менигород: «Дар шароити мусири бозор кишоварзӣ, ки раванди таназзулро паси сар кардааст, ба коркарди механизмҳои дастгирии самарарабахши истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ ниёз дорад, ки ин дар шароити шиддат гирифтани масъалаи амнияти озукварии кишвар маҳсусан муҳим аст» [6]. Ба ибораи дигар, қарз барои гардиши ғайримустақими дороиҳои гардони субъектҳои кишоварзӣ, инчунин, барои рушд ва навғонии истеҳсолоти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ сифатан тозаи онҳо зарур аст. Маълум аст, ки гункуни маблағҳои худии корхонаҳо то андозаи фароригии пурраи таъмини талабот шуда наметавонад.

Олими дигари рус О.И. Еремина бамаврид қайд мекунад: «Бахши кишоварзӣ яке аз бахшҳои муҳимтарини иқтисодиёт, ҳамчун катализатор амал мекунад, ки рушди иҷтимиоию иқтисодии давлат ва амнияти озуквариро тавсиф менамояд. Фаъолияти субъектҳои кишоварзӣ вобаста ба иқлим ва дигар шароитҳои гуногун бо ҳавфҳои зиёде, ки ба ин соҳа хосанд, алоқаманданд. Инҳо вобастагӣ аз шароити табиӣ ва иқлим, давраи дарозмуддати тақрористеҳсолкунӣ, даромаднокии пасти маҳсулоти кишоварзӣ, қарзгирӣни истеҳсолкунандагон, дастгирии нокифояи давлатӣ, нобаробарии нарҳҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва соҳаҳои хизматрасонии он, талаботи назаррас ба захираҳои қарзии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат мебошад» [4].

Дар фаъолияти домандори ҳоҷагиҳои дехқонӣ қарз барои ҳаридани ашёи хом, музди меҳнат ва ғайра истифода бурда мешавад. Баъзе ҳоҷагиҳои пешрафта қарзҳоро барои тавсеаи истеҳсолот ва ҳаридории таҷҳизот ва технологияҳои нав истифода мебаранд. Рақобати шадиди бозор ва зарурати истифодаи таҷҳизоти мусир барои обтаъминкунӣ, ҳаридории таҷҳизот ва технологияҳои нав истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро, новобаста аз норасоии воситаҳои пулии худӣ, маҷбур

месозад, ки дастовардҳои мусирро дар истеҳсолот ҷорӣ намоянд. Дар ин ҳолатҳо бонк тавассути пешниҳоди маблағҳои қарзии худ метавонад ба такрористехсолкуни маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мусоидат намояд.

Қарзҳои бонкӣ ҳамчун муҳаррики пешбаранд ва кумаки аввалия раванди истеҳсолоти соҳаи кишоварзиро хеле осон ва сода карда, ҳамчун унсури асосии сармоя хизмат меқунанд. Аз ин рӯ, истифодай қатъии мақсадноки қарзҳо ба самаранокии маҳсулоти кишоварзӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии он мусоидат меқунад. Одатан, вақте ки ҳаҷми истеҳсолот меафзояд ва доираи муносибатҳои истеҳсолӣ дар истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ тавсее мейбад ва талаботи бозор қонеъ карда мешавад, талабот ба қарзҳои бонкӣ, бешубҳа, меафзояд, зеро ин гуна қарзҳо ҳамчун иқтидори молиявӣ ба рушди истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ ва дар маҷмуъ, ба рушди иқтисодиёт мусоидат меқунанд.

Қарзҳои бонкӣ шакли тағиیرёфтаи манбаъҳои молиявӣ ва захираҳои қарзӣ ё шакли ҳаракати сармояи қарз бо раванди мураккаби истифодай самараноки онҳо мебошад, ки дар соҳаи кишоварзӣ мустақиман бо гардиши пул ва муносибатҳои молиявӣ алоқамандии бевосита доранд. Ба таври дигар, Б.М. Ҷураев қарзро шакли табдилёфтаи фонди қарзӣ ё худ шакли ҳаракати сармояи қарзӣ номида, мустақиман ба муомилоти пул ва муносибатҳои молиявӣ алоқаманд меҳисобад, ки ба ҷамъи шароити соҳаи кишоварзӣ хос мебошад [16].

Илова бар ин, С.Ч. Махшулов бар ин назар аст, ки қарзҳои бонкӣ дар таъмини талаботи мавсимии ҳоҷагиҳои деҳқонӣ, истеҳсолкунандагони маҳсулоти ҳоҷагии қишлоқ, таъмини захираҳои молӣ дар соҳаи савдо, ҳариди ашёи хом, техникаву технологияи науву пӯшонидани ҳароҷоти дигари истеҳсолӣ, дар соҳаи истеҳсолот ва васеъ кардани истеҳсолот дар ҳамаи соҳаҳо мусоидат меқунанд [9, с.7]. Дар адабиёти иқтисодӣ тасаввуроти гуногуне шакл гирифтааст, ки мағҳуми "низоми қарздиҳӣ"-ро ошкор менамояд. Аммо аксари олимон ба он муттаҳиданд, ки баъзе аз ин маҷмуи унсурҳо мукаммалкунандаи яқдигар мебошанд [2]. Масалан, баъзе муҳаққикон таъкид меқунанд, ки низоми қарздиҳӣ муҳтавои ташкил ва шартҳои фаъолияти бомуваффақияти механизми қарздиҳиро муайян меқунад, дар ҳоле ки дигарон пешниҳод меқунанд, ки дар таркиби ҷузъҳои низоми қарздиҳӣ низоми асосӣ, иқтисодӣ, технологӣ ва ташкилӣ-идоракунӣ нишон дода шаванд. Умуман, нуктаи баррасиshawанда ин ё он тарафи низоми қарздиҳиро дар қаринаи баргузориаш аниқ менамояд.

Баъзе таҳқиқотчиён низоми қарздиҳии соҳаи кишоварзиро ҳамчун маҷмуи шаклҳои институтионалии дастгирии қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва аҳолии деҳот тавсиф меқунанд, ки татбиқи манфиатҳои иқтисодии онҳоро дар доираи дастгирии молиявӣ ва қарзӣ таъмин меқунанд [16]. Муаллиф дар асоси ин тафсири низоми қарздиҳӣ муносибати институтионалиро истифода бурдааст, ки дар рушди баҳшҳои гуногуни соҳа аҳаммияти умумӣ дорад. Гузашта аз ин, мувофиқи тафсири низоми қарздиҳӣ, аз як тараф, ба таври васеъ тавсиф дода мешавад, аз ҷониби дигар, ба сифати яке аз механизмҳои дастгирии молиявии соҳаи муҳимми иқтисодиёт ҳисобида мешавад. Воеан, низоми қарзиро ҳамчун низоми танзими муносибатҳои қарзӣ ва омили манфиатҳои дутарафа аз ҷониби ниҳодҳои пулию қарзӣ метавон баррасӣ кард [5]. Аммо чунин муносибат пуррагии мундариҷаи онро ошкор намекунад. Дар як вақт, Р.Р. Юњеева мундариҷаи низоми қарзиро танҳо бо дастгирии давлатӣ иваз меқунад. Воеан, ташкили фаъолияти самараноки соҳа бидуни дастгирии давлат ва бонкҳо комилан рушд карда наметавонад.

Вале дар маҷмуъ, низоми қарзӣ бояд ба сатҳи муносибатҳои иқтисодӣ, хусусиятҳои раванди такрористехсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ мувофиқат кунад. Яке аз омилҳои муайянкунандаи ҳолати низоми қарзӣ рушд ва такмили муносибатҳои қарзӣ байни бонкҳо ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти хавфҳо

ва аҳаммияти соҳаи рушди соҳаи кишоварзӣ барои таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. Дар асоси гуфтаҳои боло ба хулосае омадем, ки қарз дар раванди такрористехсолкунни маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамзамон, ташкилу бозсозии корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ нақши калидӣ дорад.

Ҳамин тавр, баррасии масоили назариявии қарздиҳии бонкӣ нишон медиҳад, ки он ҳамчун фишанги асосии таъмини рушди иқтисодиёт ва баландбардории самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ баромад мекунад. Ҳамзамон, қарздиҳии бонкӣ дар шароити бозор имконият медиҳад, ки ҷалб ва сафарбарқунни маблағҳои озод бо захираҳои молиявӣ таъмин карда шавад. Бо дарназардошти ҷамъбаст ва таҳлили назарияҳои илмӣ дар бораи нақши қарз чунин мешуморем, ки онро бо вазифаҳо ва дигар меъёрҳои зарурати қарз алоқаманд кардан кофӣ нест. Асоснокии назариявии нақши қарз ҳанӯз маънои татбиқи амалии онро надорад. Онро ҳамчун натиҷаи интизоршаванд на метавон баррасӣ кард, балки он синтези консепсияҳои назариявӣ ва саҳми амалии қарз дар рушди истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ мебошад.

Дар асоси назарияҳои татбиқшудаи нақши қарз ҳамчун саҳмгузор дар рушди соҳаи кишоварзӣ онро бо назардошти фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ, сиёсати қарзӣ ва низоми қарздиҳӣ бояд баҳо дод.

Ҳамин тариқ, ҳолати муосири иқтисодиётро мушоҳида намуда, метавон гуфт, ки нақши қарзҳои бонкӣ барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти мавсимиҳои дехқонӣ, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ташаккули захираҳои молӣ дар соҳаи савдои маҳсулоти кишоварзӣ, ҳаридории ашёи хом, таҷҳизот ва технологияҳои нав, тезонидани ҷараёни такрористехсол, пӯшонидани дигар ҳароҷоти истеҳсолӣ ва вусъатдиҳии истеҳсолот дар ҳама соҳаҳои кишоварзӣ ниҳоят назаррас аст. Истифодаи қарз барои татбиқи пешниҳодҳои навоварӣ, дастовардҳои илмӣ ва техникий дар истеҳсолот нишонаи дигари тасдиқи нақши баланди қарз дар рушди иқтисодиёт мебошад.

Қарздиҳии кишоварзӣ, аз тарафи дигар, як шакли муносибатҳои қарзӣ дар иқтисодиёт мебошад, шакле, ки дар он пул ҳамчун омили алоҳида ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти соҳаи кишоварзии аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ додашаванд дар асоси гардиши устувори сармоя пешниҳод карда мешавад.

Адабиёт

1. Ашурев Н. Пул, қарз ва бонкҳо: китоби дарсӣ / Н. Ашурев. – Душанбе, 2012. – 480 с.
2. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. - 9 изд., стер. - 2. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 462 с.
3. Дорожкина Н.И. Особенности кредитования сельскохозяйственных производителей / Н.И. Дорожкина, Ю.С. Суворина // Социально-экономические явления и процессы. – 2017. - №5. - С.41-47.
4. Еремина О.И. Банковское кредитование аграрного сектора экономики / О.И. Еремина // Теория и практика общественного развития: электронный журнал. – 2015. - №24. – С.160-164.
5. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. Изд. 3-е допол. / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. - М.: КНОРУС, 2007. – 490 с.
6. Костюкова Е.И. Кредитование аграрного сектора – основной фактор развития сельскохозяйственного производства / Е.И.Костюкова // Финансы АПК: электронный журнал. - 2008. - №23 (311). - С. 71-79.
7. Коҳ Ю.В. Микрофинансирование как новый инструмент на рынке финансовых услуг / Ю.В.Коҳ, Е.А. Малышев // Вестник Забайкальского государственного университета. - 2012. - №8. - С. 218-225.

8. Курбанов С. Реформа банковского сектора в переходной экономике: опыт Республики Таджикистан / С. Курбанов // Известия Академии наук. - Душанбе, 2003. - №3-4 (11-12). - С.47-59.
9. Махшулов С.Ч. Қарзҳои бонкӣ ҳамчун сарчашмаи муҳими молиявии захираҳо барои истеҳсолоти маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ / С.Ч. Махшулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2018. - №11. – С. 7- 12.
10. Сайфуров К.Ф. Совершенствование финансово-кредитного механизма воспроизводства основных фондов сельского хозяйства в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистан): дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. / К.Ф. Сайфуров. - Бишкек, 2013. -141 с.
11. Сандалов Ҳ.А. Асосҳои институционалии рушди захираҳои карзӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ / Ҳ.А. Сандалов, Г.С. Латипова // Паёми молия ва иқтисод. - 2019. - №4 (20). - С. 16-21.
12. Трушин Ю.В. Система сельскохозяйственного кредитования в России: автореферат докторской диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Ю.В. Трушин. - М., 2002. – 22 с.
13. Холикова С. Бухгалтерский финансовый учет. Том 1 / С. Холикова, А.М.Рахмонов, М.Э. Турдиев. – Душанбе, 2008. – 313 с.
14. Рыбин В.И. Кредит и расчеты в условиях реформы / В.И. Рыбин. - М.: Финансы, 1970. - 320с.
15. Шутъков А. Совершенствовать ценовой и финансово-кредитный механизм в АПК / А. Шутъков // Экономика сельского хозяйства России. - 1998. - №3. - С. 457-458.
16. Юняева Р.Р. Государственное регулирование системы кредитования в сельском хозяйстве: теория, методология, практика: автореф. на соиск. уч. ст. д.э.н. / Р.Р. Юняева. - М., 2010. - 112 с.
17. Чураев Б.М. Фаъолияти бонкӣ. Китоби дарсӣ / Б.М. Чураев. - Душанбе, 2018. – 500 с.

УДК: 331.5

ТАҲАВВУЛОТИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ МЕҲНАТ

Низомова Дилбар, ассистенти кафедраи омори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14, Телефон: (+992) 907 06 01 16.

Одинаев Абдуҳолиқ Саторович, ассистенти кафедраи омори Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14, Телефон: (+992) 919 33 63 63.

Дар мақола асосҳои назариявии рушди бозори меҳнат мавриди таҳқиқу омӯзиши қарор дода шудааст. Бо оварданни иқтибос аз баромадҳои Роҳбари давлат мубрамияти таҳқиқи бозори меҳнат тасдиқ карда шудааст. Мақола фарогири нуқтаи назари намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ, аз ҷумла намояндагони равияи меркантилистиӣ, физиократҳо, классикӣ, неоклассикӣ, кейнсионӣ, монетаристӣ мебошанд. Дар доираи таҳқиқоти таҳаввулоти назариявии бозори меҳнат ҳолатҳои зерин муайян ва ошкор карда шудааст: а) мутавозин будани талабот ва таклифот дар бозори меҳнат чун дигар бозорҳо; б) меъёри иқтисоди бозорӣ будани шуғли пурра, ки бо ёрии «дости ноаён» ба вучуд меояд; в) бозори меҳнат ҳамчун низоми гуногуннамуд ва динамикӣ, ки ба қонунҳои бозорӣ тобеъ мебошад; г) бозори меҳнат низоми ғайрифаъоле мебошад, ки дар он нарҳи қувваи корӣ ба таври қатъӣ муайян карда мешавад; г) нақши калидӣ доштани воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ дар таъмини мувозинати бозори меҳнат ва ғайра. Дар ҷамъбости мақола хулосаю пешниҳодҳо аз таҳқиқоти гузаронидашуда бароварда шудааст.

Калидвоҗсаҳо: меҳнат, бозори меҳнат, шуғли аҳолӣ, сиёсати пулию қарзӣ, қувваи корӣ, талабот, таклифот, бекорӣ, МММ, ММД, соҳаҷои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, истеҳсолот, бозори меҳнати чандирӣ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ТРУДА

Низомова Дилбар - ассистент кафедры статистики Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: (+992) 907 06 01 16.

Одинаев Абдухолик Саторович - ассистент кафедры статистики Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: 919 33 63 63.

В статье исследуются теоретические основы развития рынка труда. Важность исследования рынка труда подтверждается цитированием выступлений главы государства. В статье отражены взгляды представителей различных экономических школ, в том числе точки зрения представителей меркантилистского направления, физиократов, классиков, неоклассиков, кейнсианцев, monetaristov, др. В рамках исследования теоретической эволюции рынка труда были определены и выявлены следующие ситуации: а) равновесия спроса и предложения на рынке труда, как и на других рынках; б) признается полная занятость, которая создается с помощью «невидимой руки» как нормой рыночной экономики; в) рынок труда как многообразная и динамичная система, подчиняющаяся рыночным законам; г) рынок труда представляет собой пассивную систему, в которой цена труда строго определена; д) ключевая роль инструментов денежно-кредитной политики в обеспечении сбалансированности рынка труда и др. В заключение статьи сделаны выводы и предложения по проведенному исследованию.

Ключевые слова: труд, рынок труда, занятость, денежно-кредитная политика, рабочая сила, спрос, предложение, безработица, ВНП, ВВП, производство, гибкий рынок труда.

THEORETICAL EVOLUTION OF THE LABOR MARKET

Nizomova Dilbar, Assistant of the Department of Statistics, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimova 64/14, tel.: (+992) 907 06 01 16

Odinaev Abduholik Satorovich, Assistant of the Department of Statistics, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimova 64/14, tel.: (+992) 919 33 63 63

The article examines the theoretical foundations for the development of the labor market. The importance of labor market research is confirmed by the citation of speeches by the head of state. The article reflects the views of representatives of various economic schools, including the points of view of representatives of the mercantilist trend, physiocrats, classics, neoclassics, Keynesians, monetarists others. studies of the theoretical evolution of the labor market have identified and identified the following situations: a) the balance of supply and demand in the labor market, as in other markets; b) as the norm of a market economy, full employment is recognized, which is created with the help of an "invisible hand"; c) the labor market as a diverse and dynamic system subject to market laws; d) the labor market is a passive system in which the price of labor is strictly determined; e) the key role of monetary policy instruments in ensuring the balance of the labor market, etc. In the conclusion of the article, conclusions and suggestions are made on the study.

Key words: labor, labor market, employment, monetary policy, labor force, demand, supply, unemployment, GNP, GDP, production, flexible labor market.

Рушди бозори меҳнат ва дар ин замина, таъмин намудани шуғли аҳолӣ яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи омори иҷтимоию иқтисодии кишвар маҳсуб меёбад. Роҳбари давлат борҳо дар баромадҳояшон доир ба мушкилоти омори бозори меҳнат, инфрасоҳтори ба шуғл фарогирии аҳолӣ, инчунин рақобатпазирии захираҳои меҳнатӣ қайд кардаанд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 январи соли 2021 таъкид намудаанд: «Дар сиёсати давлату Ҳукумати Тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ, рушди бозори меҳнат ва бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. Сатҳи қасбияти коргарон низ ҳанӯз ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй набуда, ин масъала ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад» [5]. Нуқтаҳои зикршуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки новобаста ба таҳқиқи бозори меҳнат дар корҳои илмии доираи васеи муҳаққиқони ватанӣ, инчунин мақомоти ваколатдори танзими давлатии бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ то кунун мушкилоти ба фаъолияти босамари он таъсиррасон ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтааст. Алалхусус, аз ҳисоби тадқиқоти бароҳмондашуда натиҷаи асосии ин ба бозори меҳнат рост меояд.

Новобаста ба он ки мушкилоти фаъолияти меҳнатии инсон таърихи тӯлонӣ дорад, аммо то кунун самтҳои алоҳидаи он то ҳадди зарурӣ таҳқиқ карда нашудааст ва роҳи ҳалли худро низ наёфтааст. Муносибатҳои соҳаи меҳнат дар низоми муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии ҷамъият асосӣ мебошанд, чунки аввалан, меҳнат асос ва манбаи ҳаёти ҳар як одам мебошад; дуввум, меҳнат фаъолиятест, ки фард бо ёрии он қобилияти шахсии худро ташаккулу инкишоф медиҳад ва амалӣ мегардонад; саввум, таъриҳан тасдиқ карда шудааст, ки меҳнат афзалияти аввалиндарачаи таҳаввулоти ҷамъиятии инсон баромад менамояд.

Фаҳмиши илмии омори бозори меҳнат ва муносибатҳои меҳнатӣ аз таълифоти илмии асосгузорони иқтисоди классикӣ, аз ҷумла корҳои илмии У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Д.С. Милл маншაъ мегирад. Иқтисодчиёни зикршуда ба неруи ҳамаҷонибаи танзимкунандагони бозори меҳнат боварӣ дошта, таъмини шуғли пурраро зери таъсири онҳо имконпазир медонистанд [4, с. 33]. Ба ақидаи онҳо талабот ва таклифот дар бозори меҳнат чун дигар бозорҳо мутавозин мебошанд. Аз ҷумла, А. Смит то як андозае В. Петтиро ҳамчун ихтироъкори барҷастаи илми омор арзёбӣ намуда буд.

Тибқи назарияи иқтисодии меркантилистан, сарчашмаи асосии бойигарии давлат «тавозуни муносиби савдо», яъне зиёд будани содирот нисбат ба воридот маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин, бунёд ва рушди корхонаҳои истеҳсолӣ, ки имконияти истеҳсоли молу маҳсулоти баландсифат ва дар бозорҳои доҳилию берунӣ рақобатпазирро доранд, пеш меояд. Чунки субъектҳои мазкур дар баробари истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо ҷойҳои кориро таъсис медиҳанд, ки барои таъмини мувозинати талаботу таклифоти қувваи корӣ мусоидат менамоянд. Физиократҳо бошанд, чунин меҳисобанд, ки сарчашмаи ҳақиқии бойигарӣ замин ва дигар захираҳои табии мебошанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мамлакати аграрӣ мебошад, аз ин рӯ, рушди бозори меҳнат аз тариқи таъмини шуғли аҳолӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва дигар зерсоҳаҳои соҳаи аграрӣ омили сарватмандии захираҳои меҳнатӣ буда метавонад.

Дар муқобили назарияи меркантилистан ва физиократҳо дар илми иқтисодӣ баҳс оид ба зарурат ва имконияти даҳолати давлатии иқтисодиёт шуруъ гардид. Дар чунин шароит, иқтисодчии машхур А. Смит дастгирии давлатии соҳибкориро асоснок шуморид ва аз нуқтаи назари иқтисодчиёни замонаш худро дар канор гирифта, ба чунин хулоса омада буд, ки бойигарии миллатҳо дар ҷараёни истеҳсолот ба вучуд меояд ва сарчашмаи асосии он меҳнати инсон мебошад [4, с. 34]. А. Смит дар асари

илмии худ «Тадқиқот оид ба табиат ва сабабҳои бойигарии ҳалқҳо» ба доираи баҳси иқтисоддонҳои замони худ, аз ҷумла таҳқиқотҳои илмии тарафдорони мактаби меркантилистӣ ва физиократҳо ворид гардида буд.

Классикҳо меҳнатро яке аз омилҳои истеҳсолот шарҳ дода, онро ҳамчун мол меҳисобиданд. Онҳо чунин мешумориданд, ки иқтисоди бозорӣ, ки аз танзими давлатӣ озод аст, имконият дорад, то истифодаи пурраи захираҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла меҳнатро таъмин намояд. А. Смит тасдиқ намуд, ки шуғли пурра меъёри иқтисоди бозорӣ мебошад, ки бо ёрии «дасти ноаён», яъне зери таъсири қувваҳои рақобаткунанда, ки имрӯз талабот ва таклифот унвон гирифтааст, ба вучуд меояд.

Дигар классики машҳур Д. Рикардо дар таҳқиқоти илмии худ таҳти унвони «меъёри табиии музди меҳнат» муносибатҳои меҳнатиро зери таҳқиқ қарор додааст [2, с. 421]. Меъёри табиии музди меҳнат, ки Д. Рикардо муайян намудааст, ба ҳадди аққали физиологӣ мувофиқат намуда, барои тақрористеҳсоли мӯтадили коргарон зарур мебошад.

Яке аз намояндагони баъдиклассикӣ Ж.Б. Сей назарияи А. Смитро рушд дода, нақши бозорро дар қонеъ гардонидани талаботи одамон таҳқиқ намуд ва тартиботеро кор карда баромад, ки баъдтар бо номи «Қонуни Сэй» машҳур гардид. Ба ақидаи Ж.Б. Сей «истеҳсолот талаботи шахсии худро ба вучуд меоварад», яъне одамон истеҳсол ва фурӯши молҳоро бо мақсади харидани дигар молҳо амалӣ менамоянд. Агар нақши меҳнатро чун омили истеҳсолот, ки ба тавлиди маҳсулоти нав мусоидат мекунад, ба назар гирем, он гоҳ худи меҳнат характери молӣ пайдо мекунад. Хулоса, саҳми Ж.Б. Сэй дар назарияи бозори меҳнат дар бунёди назарияи се омили истеҳсолот: меҳнат, сармоя, замин, ки бо се сарчашмаи даромад: музди меҳнат, фоида ва рента мувофиқат менамояд, дида мешавад.

К. Маркс меҳнатро бо тартиби зерин маънидод намудааст: «...меҳнат ҷараёне мебошад, ки байни инсон ва табиат мукаммал мегардад, яъне меҳнат ҷараёне дар назар дошта мешавад, ки инсон тавассути он фаъолияти худро бо табиат танзим ва назорат менамояд» [3, с. 188]. К. Маркс чунин меҳисобад, ки дар ҷараёни меҳнат қувваи корӣ ва ё қобилият нисбат ба меҳнат (қобилияти ҷисмонӣ ва маънавӣ), ки дар организм ва шахсияти фард ҷой дорад, истеъмол карда мешавад.

Дар охирҳои асри XIX самти неоклассикии назарияи иқтисодӣ ба вучуд омад. Назарияи мазкур нисбат ба назарияи классикӣ ва марксистӣ ба таври баландсуръат паҳн гардида, дар мағкураи мутафаккирони Ғарб ва ИМА тағйироти ҷиддиро ворид намуд. Таърихи илми иқтисодӣ гувоҳи он аст, ки самтҳо ва мактабҳои зерини неоклассикий арзи ҳастӣ намуда, мавқеи илмии худро доранд, аз ҷумла: Мактаби математикий, ки намояндагони он У. Чевонс, В. Валрас, В. Парето мебошанд. Саҳми намояндагони мазкур дар он дида мешавад, ки онҳо дар иқтисодиёт усулҳои математикиро ворид намуданд. Имрӯзҳо муҳаққиқони соҳаи иқтисодиёт имконият доранд бо истифодаи таҳлили математикий вобастагиҳои вазифавиро дар истеҳсолот, дар бозори молҳои истеъмолӣ ва хусусан, бозори меҳнат күшоянд. Яке аз дастовардҳои В. Валрас ва В. Парето ин консепсияи муовизии шуғл мебошад, ки ба назарияи неоклассикии тавозуни умумии иқтисодӣ асос ёфта, дар ибтидои асри XX коркард шудааст.

Консепсияи муовизии шуғл назарияи мутавозини иқтисодиро дар назар дошта, барои таҳқиқи бозори қувваи корӣ истифода мешавад. Баъдан консепсияи мазкур дар таҳқиқоти олимони амрикӣ, ба монанди Ф. Фелдстайн, Д. Гилдер, В. Холл, А. Лаффер рушд намуд. Муҳаққиқони зикршуда бозори меҳнатро ҳамчун низоми гуногуннамуд ва динамикӣ, ки ба қонунҳои бозорӣ тобеъ мебошад, маънидод менамоянд. Аз нигоҳи онҳо танзимкунандаи асосии бозори мазкур механизми нарҳӣ мебошад. Нарҳи меҳнат ва ё сатҳи пардоҳти меҳнат ба талабот ва таклифоти қувваи корӣ таъсир расонида, мутавозунии онҳоро танзим менамояд. Ба сифати механизми

нархи бозории қувваи корӣ, ки бо тағйирёбии вазъи бозор ба таври фаврӣ ва чандир мутобиқ мегардад, вобаста ба истеъмолоти воқеии он зиёд мешавад.

Мактаби австриягӣ. Намояндагони асосии ин мактаб К. Менгер, Бем-Баверк ва Ф. Визер мебошанд, ки онҳо тарафдори консепсияи субъективию равонии арзиш ва нархи мол буда, муқобили назарияи арзиши меҳнат буданд. Иқтисодчиёни австриягӣ чунин меҳисобанд, ки ҳар як фард ба таври субъективӣ арзиши неъматҳоро, ки барои он манфиатнок мебошад, мустақилона муайян менамояд.

А. Маршалл худро пайрави класики иқтисодӣ Д. Риккардо мепиндошт ва кӯшиш менамуд, то назарияи арзиш (меҳнат)-и худро ба назарияи фоиданокии ниҳоӣ пайваст намояд. А. Маршалл назарияи муосири талабот ва таклифотро, ки бо истилоҳ «Салиби Маршалл» унвон гирифта буд, кашф намуд. Назарияи мазкур барои таҳлили навъи рақобатпазирии бозори меҳнат низ истифода мешавад.

Яке аз мактабҳои маъруф ва номдори назарияи иқтисодӣ мактаби кейнсионӣ мебошад, ки сарварии мактаби мазкурро Ҷон Мейнард Кейнс ба зимма дошт. Нуқтаи назари мактаби кейнсионӣ ба танзими иқтисодиёт, аз ҷумла бозори меҳнат равона гардидааст. Ақидаҳои илмии Ч. Кейнс дар барномаҳои иқтисодии бисёр кишварҳои дунё татбиқ гардидааст. Соли 1936 Ч.М. Кейнс асари машҳури худ «Назарияи умумии шуғл, фоиз ва пул»-ро нашр намуд. Дар ин асари илмӣ усулҳои раҳӣ ёфтани аз буҳрони иқтисодӣ, бунёди шароити рушди истеҳсолот ва бартараф намудани мушкилоти бекории оммавӣ тавсия дода шудааст [7, с. 77]. Аз нигоҳи Ч.М. Кейнс бозори меҳнат низоми ғайрифаъоле мебошад, ки дар он нархи қувваи корӣ ба таври қатъӣ муайян карда мешавад. Ба ақидаи мутафаккир, ҷабҳаҳои асосии шуғли аҳолӣ ба монанди сатҳи шуғл ва бекорӣ, талабот ба меҳнат ва сатҳи музди меҳнати ҳақиқӣ дар бозори меҳнат муайян карда намешаванд, балки дар асоси андозаи талаботи самаранок дар бозори молҳои истеъмолӣ ва сармоягузорию хизматрасонӣ муайян мегарданд.

Ч.М. Кейнс чунин меҳисобад, ки дар бозори меҳнат танҳо сатҳи музди меҳнат ва пешниҳоди меҳнат ташаккул мейёбад ва пешниҳоди қувваи корӣ дар ташаккули шуғли ҳақиқӣ нақши калидӣ надорад. Талабот ба қувваи корӣ бошад, дар асоси ҳаҷми сармоягузорӣ ба истеҳсолот танзим карда мешавад. Дар доираи консепсияи кейнсионӣ ба шуғли аҳолӣ на танҳо талаботи умумӣ, балки тартиби тақсимоти афзоиши талаботи умумӣ байни соҳаҳои гуногун (соҳтори талаботи умумӣ) таъсир мерасонад. Воситаи босамари таъминоти сатҳи кифояноки шуғл - васеъ намудани сармоягузории давлат ва таъмини ҳаҷми муносиби сармоя бо назардошти шароити конкретии рушди иқтисодӣ маҳсуб мейёбад.

Ҳамин тавр, модели кейнсионии бозори меҳнат ва шуғл бо даҳолати давлатии идоракуни ҷараёнҳои макроиқтисодӣ асос мейёбад, ки механизми фаъолияти он ба қонуниятҳо ва ҳодисаҳои хусусияти равонидошта (майл ба истеъмолот, майл ба сарфакорӣ, ҳавасмандӣ ба сармоягузорӣ), инчунин ба алоқаи мултипликативии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ба монанди МММ, ММД, даромади миллӣ, сармоягузорӣ ва ғайра вобаста мебошад.

Аз нигоҳи монетаристҳо, иқтисоди бозорӣ низоми худтанзимкунанда дошта, механизми нарҳӣ бошад, сатҳи муносиби шуғлро муайян менамояд [8, с. 18]. Монетаристҳо фаҳмиши «сатҳи бекории табииӣ»-ро ҷорӣ намуданд. Тибқи фаҳмиши мазкур, нархи меҳнат ба фаъолияти мұтадили бозори меҳнат ҳалал расонида, сабаби шиддат гирифтани бекорӣ ва вайрон гардидани мувозинати бозор мегардад.

Фарқияти шуғл аз сатҳи бекории табииӣ метавонад муҳлати кутоҳро дар бар гирад. Агар сатҳи шуғл аз сатҳи мувозинат баландтар бошад, пас ин боиси тезонидани таваррум мегардад ва дар ҳолати пасттар будани он дефлятсия суръат мегирад. Вобаста ба ин, зарур аст, то сиёсати мұтадилгардонии шуғли аҳолӣ бо назардошти

тағыйроти ҳаҷми истеҳсолот ва шумораи шуғлдоштагон ба самти маҳдудкуни фарқияти сатҳи бекорӣ аз меъёри табиии он равона карда шавад.

Барои таъмини мувозинати бозори меҳнат монетаристҳо истифодаи воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ, аз ҷумла фишангҳои зерин ба монанди меъёри ҳисобкуни бонки марказӣ ва андозаи захираҳои ҳатмии бонҳои тиҷоратӣ, ки дар суратҳисобҳои бонки марказӣ мавҷуданд, зарур мешуморанд.

Тарафдорони мактаби институтионалию иҷтимоӣ ба монанди Т. Веблен, Ч. Данлоп, Ч. Гэлбрейт, Л. Улман ба он ақида буданд, ки мушкилоти соҳаи шуғлро бо ёрии ислоҳоти гуногуни институтионалий бартараф намудан имконпазир мебошад. Тарафдорони мактаби институтионалистӣ бозори меҳнатро на танҳо дар сатҳи макроиқтисодӣёт, балки дар сатҳи муносибатҳои иҷтимоӣ-институтионалий таҳқиқ кардаанд.

Онҳо асоснок намуданд, ки дар бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ номувофиқатӣ (нобаробарӣ) вуҷуд дорад, ки он ҳусусияти фарқиятҳои иҷтимоӣ, қасбӣ, соҳавӣ, демографӣ ва дигар тағовути таркиб ва соҳтори захираҳои меҳнатӣ мебошад.

Дар назарияи институтионализми мусир (баъдинститутионализм) якчанд самти муҳталиф вуҷуд дорад, аз ҷумла: «Назарияи қарордодии шуғл» ва «Назарияи бозори меҳнати чандир». Тарафдорони назарияи қарордодии шуғл ба монанди М. Бейли, Д. Гордон, К. Азариадис консепсияро пешниҳод кардаанд, ки дар асоси омезиши назарияи неоклассикӣ ва кейнсионӣ ба даст оварда шудааст. Мутафаккирони зикршуда, аз як тараф, нуқтаи назари кейнсиониро оид ба қатъӣ будани пардоҳти меҳнати пулӣ дастгирӣ намуда, ҷунин мепиндоштанд, ки баробарӣ дар бозори меҳнат дар натиҷаи тағыйроти ҳаҷми физикии истеҳсолот ва шуғл таъмин мегардад, на аз ҳисоби ҳаракати нарҳ. Аз дигар тараф, қатъӣ будани пардоҳти пулӣ меҳнат вобаста ба манфиатҳои иқтисодӣ аз рафтори муносиби афрод бармеояд.

Ҷунин ҳулоса кардан мумкин аст, ки назарияи қарордодии шуғл ба принципҳои устувории шуғл ва қатъӣ будани пардоҳти меҳнат асос ёфта, унсури муҳими механизми фаъолияти бозори меҳнат баромад мекунад ва муносибати давомноки корфармову коргаронро таъмин минамояд.

Назарияи бозори меҳнати чандир, ки ба Р. Буае ва Г. Стэндинг хос мебошад, дар охирҳои солҳои 70-уми асри XX паҳн гардид, яъне дар ҳоле, ки дар кишварҳои рушдкардаи Ғарб дигаргуншавиҳои соҳтории иқтисодӣ ба вуқӯъ пайваста буданд. Назарияи бозори меҳнати чандирӣ имконият дод, то ҳарочоти марбут ба азnavsозии иқтисодӣ коҳиш дода шавад, аз ҷумла бо роҳи: а) чандирӣ будани шакли кироя, аз кор озодкунӣ ва шакли шуғл; б) танзими чандирии пардоҳти меҳнат дар асоси истифодаи роҳҳои гуногун; в) танзими чандирии вақти корӣ ва муайянкуни меъёри ҳаракаткунандай корҳо барои рӯзҳои кории аз меъёр берун; г) усулҳо ва шаклҳои чандири ҳифзи иҷтимоии коргарон, инчунин мутобиқшавии ҳаҷм, соҳтор, сифат ва нарҳи қувваи корӣ бо талаботи тағыйирёбанда ва пешниҳоди бозори меҳнат.

Натиҷаи таҳқиқи нуқтаи назари мутафаккирони илми иқтисод оид ба бозори меҳнат нишон дод, ки баъзе аз онҳо ҷунин ақида доранд, ки талабот ва таклифот дар бозори меҳнат чун дигар бозорҳо мутавозин мебошад. Қисми дигари онҳо, аз ҷумла А. Смит шуғли пурраро меъёри иқтисоди бозорӣ мепиндорад, ки бо ёрии «дасти ноаён» ба вуҷуд меояд. Ҳамчунин, дар таълифоти илмии қисми дигари онҳо бозори меҳнат ҳамчун низоми гуногуннамуд ва динамикии ба қонунҳои бозорӣ тобеъбуда ва низоми ғайрифаъол маънидод шудааст.

Рушди фаъолияти тиҷоратӣ (аз ҷумла тиҷорати хурд), фаъолияти мустақили қасбӣ, аз ҷумла рушди ҳунарҳои мардумӣ барои ташаккули инфрасоҳтори бозори меҳнат, таъмини шуғли ҳиссаи назарраси захираҳои меҳнатӣ ва ҳалли мушкилоти барзиёдии қувваи корӣ нисбат ба ҷойҳои корӣ мусоидаткунанда мебошанд [6, с. 125]. Бо назардошти ин гуфтаҳо, рушди фаъолиятҳои болозикрро дар шароити Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва манотиқи он муҳим мешуморем. Ҷунки онҳо барои таъмини мувозинати талаботу таклифоти бозори меҳнат аз тариқи таъсиси ҷойҳои корӣ мусоидат менамоянд.

Ҳамин тавр, концепсияи бозори меҳнати чандир ташаккули шаклҳои гуногуни муносибатҳои мутақобилаи корфармоён ва коргарон, инчунин рушди устувори бозори меҳнатро дар назар дорад.

Дар натиҷаи таҳқиқи нуқтаи назари намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ ба ҷунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки барои таъмини фаъолияти бозори меҳнати рушдкарда андешидани ҷораҳои зеринро муҳим мешуморем.

1. Бунёди шароити интихоби озоди шуғл (интихоби озоди қасбҳо, ва намудҳои фаъолият), яъне озодии пешниҳоди қувваи корӣ.

2. Таъмини озодии талабот ба қувваи корӣ. Бо мақсади риояи ҳатмии меъёрҳои қонунгузории меҳнат ва ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон аз мавқеи кафолати шуғл, шароити мусоиди меҳнатӣ ва пардохти меҳнат ба роҳ мондани кироя ва азкорхориҷкунии озоди коргарон аз ҷониби ҳама корфармоён новобаста ба шакли моликият.

3. Нархи озоди қувваи корӣ, яъне тағйироти пардохти меҳнат ва дигар сарчашмаҳои қонунии даромадҳо бо риоя гардидани қонунҳои амалкунанда ба роҳ монда шавад. Танзими ҳадди баланди даромадҳо бошад, бо ёрии низоми андозӣ (андозбандии прогрессивӣ) амалӣ карда шавад.

4. Зарурати рушди рақобат дар бозори меҳнат, яъне мавҷуд будани рақобати комил байни қасбҳои бонуфуз ва бенуфуз, байни қувваи кории баландихтисос ва пастихтисос, байни корфармоён ва коргарон ва гайра. Дар самти баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии қувваи корӣ Роҳбари давлат низ дар яке аз пайдоҳои худ ишора карда буданд: «.....сифати таҳсилот ва қасбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии қишвар беҳтар карда, ихтиносу ҳунарҳое, ки барои бозори меҳнат заруранд, таъсис дода шуда, ҷиҳати бо шуғл таъмин намудани сокинони мамлакат, баҳусус, ҷавонон ва занону бонувон тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд» [5].

5. Ҳавасмандгардонии корфармоён, аз ҷумла фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ ва дигар корфармоёне, ки дар таъмини шуғли ҳиссаи назарраси қувваи корӣ саҳм доранд, аз тариқи пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, додани қарзҳо бо меъёри имтиёзноми фоиз ва гайра.

Бояд қайд намуд, ки ба инобат гирифтани пешниҳодҳои болозикр барои пешрафти ҷабҳаҳои илмӣ-техникӣ ва рушди соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ аз ҳисоби фаъолияти босамари бозори меҳнати рушдкарда мусоидат менамояд.

Адабиёт

- 1.Добрынина А.И.. Экономическая теория /под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевич, 3-е изд. – СПб: «Питер», 2001. - 544 с.
2. Кураков Л.П. Экономическая теория: учебное пособие. / Л.П. Кураков - 5-е изд.доп.и перераб. – М.: ВУЗ и школа, 2002. - 448 с.
3. Маркс К. Капитал. /К. Маркс. Кн.1, т.1.М., 1978. - 797 с.
4. Одегов Ю.Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): учебник. /Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева. М.: Альфа – Пресс, 2007.- 443 с.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - [Манбаи электронӣ]. - 26.01.2021 с. – Ҳолати дастрасӣ: www.prezident.tj (санаи муроҷиат: 26.11.2022 с.).
- 6.Саидов Р.Н. Оценка жизнеспособности источники формирования доходов населения в Республике Таджикистан / Р.Н. Саидов // Финансово-экономический вестник.– Душанбе, 2020.– № 4 (24).– С.122-129.

7. Шакиров Н.Ш. Вводный курс экономической теории (часть 1): учебник для вузов экономических специальностей. /Н.Ш. Шакиров - Академия управления «ТИСБИ», Набережные Челны, 2004. - 254 с.

8. Шакиров Н.Ш. Проблемы регулирования рынка труда и занятости населения. Монография. /Н.Ш. Шакиров – Казанский государственный университет культуры и искусств. – Казань, 2006. - 236 с.

УДК: 321.1.

РУШДИ КАРТОШКАПАРВАРӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ КӮҲИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қосимов Тагай Абдуллоевич - муалими калони кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 918 94 70 72. E-mail: kosimovtagai@gmail.com

Мақола ба муаммоҳои муҳимми рушди картошкапарварӣ дар ноҳияҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардоши шароитҳои нави иқтисодӣ баҳшида шудааст. Дар мақола зарурати инкишифи соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурий, бехтарсозии тухмипарварӣ дар он ва мустаҳкамсозии базаи моддии техникий аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуда, самтҳо ва ҷенакҳои рушд ба таври мушаҳхас, муайянсозии имкониятҳои дурнамои истиҳсолоти картошка дар ҷумҳурий ба инобат гирифта шудаанд. Ҳамин ояндабинии мушкилоти вусъатбахши рушди истиҳсолоти кишоварзӣ бо назардоши дар он ташаккул додани маҷмуаи озуқавории инкишифёфта дар тақсимоти омӯзиши захираҳои неруи минтақаҳои табиӣ-хочагидории ҷумҳурий мавриди омӯзиши ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвоҷсаҳо: бозори картошка, самаранокии иқтисодӣ, таъминоти озуқаворӣ, тухмипарварӣ, кишти тақрорӣ, ҳосилнокӣ, навъҳои серҳосил, технологияи парвариши.

РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА НА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Қосимов Тагай Абдуллоевич – старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 918 94 70 72. E-mail: kosimovtagai@gmail.com

Статья посвящена актуальным проблемам развития картофелеводства в горных районах Республики Таджикистан с учетом новых экономических условий. В статье учитываются необходимость развития отрасли картофелеводства в республике, совершенствования в ней семеноводства и укрепления материально-технической базы с научной точки зрения, направления и меры развития в конкретном пути определения перспективных возможностей производства картофеля в республике. Сельское хозяйство изучено и проанализировано с учетом формирования развитого продовольственного комплекса при изучении распределения энергетических ресурсов природного сельскохозяйственного регионов республики.

Ключевые слова: картофельный рынок, экономическая эффективность, продовольственное обеспечение, семеноводство, повторный посев, урожайность высокоурожайные сорта, технология выращивания.

DEVELOPMENT OF POTATO GROWING IN THE MOUNTAIN TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Qosimov Taghay Abdulloevich – senior lecturer of accounting department of Tajik state university of finance and economics. Adress: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, 64/14 Nakhimov str. Phone: 918 94 70 72. E-mail: kosimovtagai@gmail.com

The article is devoted to topical problems of the development of potato growing in the mountainous regions of the Republic of Tajikistan, taking into account the new economic conditions. In the article, the need for the development of the potato industry in the republic, the improvement of seed production in it and the strengthening of the material and technical base from a scientific point of view, the directions and measures of development in a specific way, are taken into account the definition of promising opportunities for potato production in the republic. Agriculture, taking into account the formation of a developed food complex, has been studied and analyzed when studying the distribution of energy resources in the natural and agricultural regions of the republic.

Key words: potato market, economic efficiency, food supply, seed production, re-sowing, yield, high-yielding varieties, cultivation technology.

Тоҷикистон дар замони ҳозира, ҳатто дар шароити истифодабарии омилҳои интенсивӣ, мушкилоти асосии таъминоти аҳолии зуд афзоишёбандаро бо маҳсулоти озуқаворӣ қаноатмандона ҳал карда наметавонад. Ин маънои талаботи ҷалшавии вусъатнок дар гардиши шиддатноки заминҳои иловагӣ ва ба тағиироти решагӣ дар ҳусусияти истеҳсолоти ҳочагии қишлоқи чумхур, бартариятдории он ба баландмақомии рушди соҳаҳои озуқаворӣ ва якбора баланд шудани саҳми онҳо дар низоми соҳавӣ дар вақтҳои наздикро дорад.

Равияни айни ҳол шуруӯгардидаи баландбардории вазни қиёсии соҳаҳои озуқаворӣ дар соҳтори истеҳсолоти қишоварзии чумхурӣ бояд зарурати таҳияи барномаи аз ҷиҳати иқтисодӣ асосноку дарозмуҳлати тағирии тамоile, ки дигаргуншавии мувофиқи маркази вазниниҳои фаъолияти ҳочагидориро бо мақсади ба даст овардани самараи пешгӯишуда таъмин менамояд, ба миён орад.

Барои он ки самтҳо ва ҷенакҳои рушд ба таври мушахас муайян карда шавад, дар таҳияи пешгӯӣ қӯшиши ояндавии оид ба картошкапарварӣ барои давраи дарозмуҳдат, муҳлати аниқи бадастоварии ҳудудҳои таҳминшавандай истеҳсолот дар назар гирифта шудааст, балки муайянсозии имкониятҳои дурнамоии истеҳсолоти картошка дар чумхурӣ ба инобат гирифта шудаанд, ҳамин ояндабинии мушкилоти вусъатбахши рушди истеҳсолоти қишоварзӣ бо назардошти дар он ташаккул додани маҷмуаи озуқавории инкишофёфта дар тақсимоти омӯзиши захираҳои неруи минтақаҳои табиӣ-ҳочагидории чумхурӣ зарур аст [2].

Картошка зироати муҳимтарини тадқиқоти универсалӣ мебошад. Пеш аз ҳама, маҳсулоти арзишноки озуқаворӣ буда, онро бо ин бартарияташ зироати дуюми нонӣ меноманд.

Майдонҳои қалони картошкаро ИМА, Ҳитой, Ҳиндустон, Олмон ва дигар давлатҳои ҷаҳон ишғол менамояд.

Дар ҳудуди чумхуриҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ин зироат дар ҳудудҳои васеъ аз Шарқӣ Дур то Ғарб тӯл қашида буд. Майдонҳои аз ҳама қалони он мутааллиқи Федератсияи Россия мебошанд [1].

Бехмеваи картошка бо гизонокии баландаш фарқ меқунад, дар он то 20% оҳар, 2% протеини тар ва витаминҳои арзишноктарини С ва гурӯҳи В мавҷуд аст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди дигар давлатҳои Осиёи Миёна, картошка зироати ҷавон буда, онро дар ибтидои асри XX аз худ намудаанд.

Картошка дар ҷумҳурии мо дар ҳама минтақаҳо рӯёнида мешавад, аммо минтақаҳои барои картошкапарварӣ мусоидтарин минтақаҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳӣ мебошанд.

Ноҳиябандии картошка дар шароитҳои мусоиди ба талаботи биологии он ҷавобгӯӣ, воридсозии навъҳои серҳосили «Лорх», «Полёт», «Кардинал» ва дигарҳо, ташкили тухмипарварии бевирус, инчунин, риояи тартиботи технологӣ, захираҳои баландбардории ҳосилнокии он мебошанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон майдони картошкапарварӣ дар соли 1940 9,2 ҳаз. гектарро ишғол намуда, ин нишондод дар соли 1990 ба 14,4 ҳаз. га расида буд. Лекин

дар соли 1991 бо ҳосилнокии миёнаи 140 сентнер/га то 12,8 ҳаз. га паст гардида, соли 1995 мутаносибан то 9,5 ҳаз. га омада расид.

Тамоюлҳо ба афзоиши майдонҳои кишт ва ҳосилнокии он дар солҳои баяни низ ба назар нарасид ва танҳо соли 1998 ба афзоиш шурӯй намуд, ҳамин тавр, соли 1998 майдони кишти картошқа 16,6 ҳаз. гектарро ишғол намуда, ҳосилнокиаш 105 сентнер гектарро ташкил дод; соли 2020 бошад, вай 52,7 ҳаз. гектарро бо ҳосилнокии 224,2 сен/га ташкил намуд (чадв.1), ки дар он ҳосилнокӣ, ҷамъоварии маҷмӯй дар ҳама категорияҳои ҳочагидорӣ нишон дода шудааст, аз он ҷумла: дар корхонаҳои ҳочагии қишлоқ, аҳолӣ ва ҳочагиҳои фермерии дехқонӣ бо динамикаи он дар солҳои гуногун. Асосан ин зироатро бештар ҳочагиҳои аҳолии ҷумҳури парвариш намудааст, ки 71% шумораи умумиро аз ҳамаи категорияҳои ташкил менамояд [7].

Ҷадвали 1. - Нишондиҳандаҳои картошкапарварӣ барои солҳои 2015-2020 (майдон, га)

Солҳо	Аз он ҷумла			
	Ҳамаи категорияҳои ҳочагиҳо	Корхонаҳои қишоварӣ	Аҳолӣ	Ҳочагиҳои дехқонӣ
2015	39782	3033	18551	18198
2020	52731	4904	23540	24287
Ҳосилнокӣ, сентнга				
2015	221,7	237,4	206,4	234,7
2020	187,2	204,0	145,6	224,2
Ҷамъоварии умумӣ, тонна				
2015	887418	71793	386826	428799
2020	1022545	100885	365976	555684

Сарчашма: Қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. - С. 108-111, 168-170, 200-203.

Дар ҷумҳурий заҳираҳои қалони зиёд карданӣ ҷамъоварии бехмевai картошқа ҳам аз ҳисоби баландбардории ҳосилнокӣ бо роҳи технологияҳои парвариш мувофиқан ба шароитҳои мушаххаси ҳоку иқлими ҳам аз ҳисоби васеъгардонии майдони он мавҷуд аст.

Истеҳсоли картошқа дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1022545 тоннаро ташкил мекунад. Ба ҳар як нафар аҳолии афзоишёбанди ҷумҳурий 108,7 кг картошқа рост меояд [3].

Иқтисоди бозорӣ, норасоии шадиди картошқа, нарҳҳои баланди дастнорас ба онҳо ва талаботи доим афзоишёбанди ба ин маҳсулоти муҳимтарини озуқаворӣ боиси васеъсозии ҳудудҳои картошкапарвариро дар ноҳияҳои нав, аз он ҷумла ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздикуҳӣ гашта истодааст.

Қисмати зиёди майдонҳои истеҳсоли картошқа ва ҳосилнокии баланди онро ноҳияҳои тобеи марказ дороянд (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. - Истеҳсол ва ҳосилнокии картошқа дар солҳои 2015-2020

	Майдони кишт, гектар		Ҷамъоварии умумӣ, тонна		Ҳосилнокӣ, сентнер аз 1 гектар	
	2015	2020	2015	2020	2015	2020
Дар ҷумҳурий	39782	52731	887418	1022545	221,7	187,2
ВМҚБ	2462	2085	54022	26108	220,9	128,7
Вилояти Суғд	13935	23138	335835	512069	240,4	219,7
Вилояти Ҳатлон	11470	9415	241995	193104	207,6	172,0
НТМ	11907	18092	255547	291260	213,8	160,2
Рӯдакӣ	916	1154	20263	15868	220,7	135,9
Сангвор	515	819	11149	19896	216,5	242,8
Рашт	1865	3136	41405	53017	222,0	169,0
Тоҷикобод	914	1879	21116	25674	232,6	136,6
Лаҳш	3764	5447	86783	101742	230,6	186,8

Сарчашма: Қишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. - С. 108-111, 168-170, 200-203.

Пешсафони солҳои охир ва хочагиҳои алоҳидаи Ҷиргатол аз як гектар 350-400 сентнер ҳосил мегиранд. Дар ҳолати ба даст оварданӣ ҳосили бехмева то ҳаҷми 30 тонна арзиши маҳсулот бо нарҳҳои охирини бозорӣ 50 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, харочот бошад, 60% аз маҷмуи даромади умумӣ зиёд нест.

Дар шароитҳои водиҳо кишти зимистонаи картошқа самаранок аст. Пештар пухта мерасад, харочоти об камтар аст, майдони кишти барои зироати тақрорӣ барвақттар холӣ мегардад.

Тайи солҳои охир дар ноҳияҳои наздишаҳрӣ аҳолӣ истифодабарии ҳар як қитъаи заминро барои кишти картошқа ба роҳ мондааст. Бо алоқамандӣ ба ин, майдони кишти картошқа сол ба сол васеъ мегардад.

Соли 1998 бо кумаки Салиби Сурҳ ҳаҷми калони тухмии картошқаи навъи «Невский» ворид карда шуд. Бо пуррагӣ ҳақиқат дорад, ки аҳолии минтақаи кӯҳии Тоҷикистони Марказӣ давра ба давра аз истеъмолкунанда ба истеҳсолкунандаи ин маҳсулоти арзишноки озуқаворӣ мубаддал мегардад.

Дар оянда мақсаднок мебуд, агар яке аз ноҳияҳои кӯҳӣ барои парвариши тухмии картошқа маҳсус гардонида шавад, то ин ки вай тавонад ҳамаи истеҳсолкунандагони картошқаро бо тухмии ба вирус тобовартар таъмин намояд.

Дар рушди картошқапарварӣ ҳамаи имкониятҳои маҳсусгардонии минтақавиро пурра истифода бурда, истеҳсолоти асосии онро дар минтақаҳои наздиқӣ ва кӯҳӣ ҷойгир намудан лозим аст ва дар водиҳои паҳтакорӣ истеҳсоли картошқаи барвақтӣ ҷойгир кунонида шуда [5], мубодилаи ин маҳсулотро байнни хочагиҳои ноҳияҳои кӯҳии тобеи марказ ва хочагиҳои дар ноҳияи Ваҳш ҷойгиршуда (минтақаи ҷанубии чумхурӣ) ба роҳ мондан зарур аст. Аввалинҳо бояд барои ҳамаи минтақаи ҷанубӣ картошқаи тирамоҳӣ истеҳсол намоянд, дуюминҳо бояд, картошқаи барвақтӣ.

Сатҳи ба миён омадаи рушди истеҳсоли картошқа талаботи афзоишёftai аҳолиро қонеъ намесозад.

Рушди босуръати соҳаи ишорашуда дар оянда бо мушкилоти васеъсозии ояндаи заминҳои обёришаванд, ҳам дар водиҳо ва ҳам дар ноҳияҳои наздиқӣ алоқаманд аст. Бо васеъсозии ин мушкилот суръатҳо ва миқёсҳои рушди минтақаҳои наздиқӣ ва кӯҳӣ, манбаи ҷойгиршавии хочагиҳои маҳсусгардонидашуда дар дигар ноҳияҳо муайян карда мешаванд.

Ченакҳо ва таркиби майдонҳои кишти на танҳо бо талабот, зарурати истеҳсолоти васеъкардашудаи навъҳои пешина ва баъдини картошқа, инчунин, бо дарназардошти расонидани онҳо ба фонди чумхурияйӣ алоқамандӣ доранд.

Васеъсозии ояндаи майдонҳои кишти картошқа ва ҳосилнокии картошқа ба зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот мусоидат мекунад. Ҳамин тавр, дар соли 2025 зиёдгардонии ҳаҷми истеҳсоли картошқа то 2,2 маротиба дар назар гирифта шудааст. Ин имконият медиҳад, ки аллакай дар ояндаи наздиқ талаботи аҳолии чумхурии бо ин намуди маҳсулот пурра таъмин карда шавад. Ба гайр аз ин, барои баровардани қисмати назарраси маҳсулот ба беруни чумхурӣ ва таъмини пурраи талаботи саноати коркардкунандаи худӣ, ки дар онҳо орди картошқа, оҳар ва ҳатто ҳушкаҳои (чипси) картошқагии тоҷикӣ истеҳсол карда мешаванд, имкониятҳои фароҳам оварда мешавад.

Аз таҷрибай давлатҳои хориҷ дар ҳар як минтақа бояд ақаллан як заводи коркарди орди картошқа амал кунад, то ин ки аҳолӣ онро зимистон, вақте ки мо худамон пурра метавонем ин маҳсулоти ҳӯрокиро ба монанди орди картошқа, қраҳмал ва ҳушкаҳои картошқагӣ истеҳсол кунем, аз хориҷи чумхурӣ ворид насозанд.

Рушди картошқапарварӣ вазифаи таъхирназари ҷаҳонӣ шуда бошад, ки дар ояндаи наздиқ истеҳсоли солона ба ҳар як шаҳрванди чумхурӣ то 58-60 кг бехмева расонида шавад, аниқтараш, то ҳаҷмҳое, ки барои истеъмоли ин маҳсулот дар бисёр давлатҳои ҷаҳон меъёри физиологӣ мебошад.

Ин ҳолат нигоҳдории мұтадили майдонҳои кишти ин зироатро дар сатхи 25 ҳазор гектар ва баландбардории ҳосилнокии миёнаи киштзор то 350-300 сент/га талаб менамояд.

Барои пурра қонеъ намудани талаботи озукавории кишти картошкага истехсоли бехмеваҳои тухмиро аллакай дар соли 2025 ба 80-85 ҳазор тонна расонидан лозим аст.

Дар соҳаи тухмипарварӣ дар Голландия, дигар давлатҳои Европа, давлатҳои назди Балтика, минтақаҳои вилоятҳои Федератсияи Россия, Белорус, Украина, Қазоқистон баландбардории сифати маҳсулоти киштшавандага ва ҳосилнокии майдонҳои картошкаро бо шарофати усулҳои биотехнологӣ ба даст оварданд [4].

Таҷрибаи мусбати дигар давлатҳо дар ин самт дар Тоҷикистон низ ба назар расид: дар вокуниши солҳои 80-90-ум бо ташабbusi узви вобастаи АМИТ К.А. Алиев ва академики АИ ҶТ Ю.С. Носиров ду марказ оиди биотехнологияи растаниҳо - дар Доғишкадаи физиологияи растаниҳо ва генетикаи АМИТ ва Доғишгоҳи аграрии Тоҷикистон ташкил карда шудаанд.

Хочагиҳои маҳсусгардонидашудаи тухмипарварӣ бо мақсади зиёдсозии оянда навъҳои парваришишавандага беҳтарини солимгардонидашударо аз нуқтаҳои асосӣ мегиранд. Айни замон, дар ҳайати НПО «Боғпарвар» се маркази асосӣ амал мекунанд - дар ноҳияҳои Ҷиргатол, Мӯъминобод ва Айнӣ, бо вучуди ин, охиронаш вобаста ба маҳдудияти қитъаҳои замин барои парвариши тухмии бевируси картошкага истифода бурда шуданаш номумкин аст.

Ҷадвали 3. - Истехсолоти банақшагирифташудаи картошкага тухмӣ дар ҷумҳурӣ барои давраҳои солҳои 2020-2025

Минтақаҳо	2020		Истехсоли киштҳои тухмиҳои сифатнок	2025		Истехсоли киштҳои тухмиҳои сифатнок		
	Майдони киштзорҳои тухмӣ			Майдони киштзорҳои тухмӣ				
	га	%		га	%			
НТМ	2340	47,6	35100	2350	42,7	37600		
Вилояти Суғд	1625	33,1	24375	1660	30,2	26560		
Вилояти Ҳатлон	700	14,2	10500	1090	19,8	17440		
ВАБҚ	250	5,1	3750	400	7,3	6400		
Дар ҷумҳурӣ	4915	100	73725	550	100	88000		

Сарчашма: дар асоси маводи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва омӯзиши адабиёти илмӣ аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Ба андешаи мо, васеъсозии пай дар пайи шабакаҳои он то ҳафт-ҳашт зина, аз ҳисоби ҷалбсозии хочагиҳои дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ мақсаднок аст. Инчунин, ташкили фирмажо ё ҷамъиятҳои саҳомӣ оиди истехсоли тухмиҳои номдори картошкага низ мувоғики мақсад аст. Чунин хочагиҳоро дар ноҳияҳои Раҷт, Тавилдара, Ҷиргатол, Деваштич, Қӯҳистони Маҷҷаҳо, Даҷстичум ё Ҳовалинг, инчунин, дар ноҳияи Ишқошими ВАБҚ ташкил кардан мумкин аст. Бо ин мақсадҳо, ноҳияҳои қӯҳиеро, ки шароитҳои мусоидтарро барои афзоиш, рушди растаниҳо ва ташкилшавии ҳосили картошкага доранду замини обиашон барои паҳншавии васеъ мусоидат намекунад, истифода кардан зарур аст [4].

Тадқиқот нишон дод, ки ташкилшавӣ ва рушди хочагиҳои шахсии ёрирасони аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷалби аҳолии қобилияти коридоштаи мамлакат ба фаъолияти меҳнатии фаъолона, аз он ҷумла тарбияи меҳнатии ҷавонон нақши мухим мебозад. Маҳсусан, сектори шахсӣ, ҳамчун дигар шаклҳои соҳибкории хочагии

кишлок, уҳдабаротар буда, ба дигаргуниҳои шароитҳои тафйирёбандай иқтисодӣ осон мусоид мегарданд.

Адабиёт

1. Агирабов Ю.И. Основные тенденции развития рынка картофеля и овощей / Ю.И. Агирабов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2000. - №10. - С.57- 58.
2. Вахидов В.В. Таджикистан: Проблемы модернизации сельского хозяйства: монография / В.В. Вахидов. – Душанбе, 2007. – 415с.
3. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – 464с.
4. Кравцов С.А. Повысить эффективность производства картофеля / С.А. Кравцов, Б.В. Анисимов // Картофель и овощи. – 1999. - №4. – С.12-15.
5. Курбанов М.Р. Организационные формы эффективность кооперации и интеграции в региональном АПК / М.Р. Курбанов // Сборник статей международной конференции. - Китай-Урумчи, 2013. – С.96-104.
6. Одинаев Ш.Т. Механизм земельных отношений и эффективная система землепользования - база для развития сельскохозяйственного производства / Ш.Т. Одинаев // Наука новые технологии и инновации Кыргызстана (Республиканский научно - теоретический журнал). – Бишкек, 2016. - №9. - С. 128- 132.
7. Шоазизова М.Д. Формирование и развитие рынка картофеля в Республике Таджикистан / М.Д. Шоазизова. - Душанбе, 2008. -148с.

УДК: 339.2

РУШДИ МИНТАҚАҲОИ ДЕҲОТ: АРЗЁБӢ ВА ИНТИЗОРИХО

Роғизода Сайдбек Ҳасан – муаллими қалони кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Муҳаммадиев, 16/4. Телефон: 93-523-06-66. E-mail: Saidbek.rofizoda@mail.ru.

Муаллиф дар мақола ба таҳлили ҷанбаҳои умумӣ ва хоси минтақаҳои деҳот дикъат бахшида, ба гузориши масъалаҳои руши инфрасоҳторӣ кӯшиши намудааст. Бо истифода аз арқому омор, натиҷаҳои асосии пурсиши сотсиологӣ, ки дар 20 шаҳру ноҳияҳо дар соли 2021 гузаронида шуд, интизориҳо доир ба рушд баҳогузорӣ карда шудааст. Ҷиҳати муҳим аз он бармеояд, ки дар руши иҷтимоио иқтисодии кишивар минтақаҳои деҳот пешоҳанг мебошанд. Дар ин масир, муҳиммияти арзёбии вазъ, ҳолат ва иқтидори руши минтақаҳои деҳот дарҷ гардидааст.

Дар ҷараёни омӯзиши муаллиф таъқид менамояд, ки дар маҳалҳо ҷоннок намудани алоқамандии фаъолияти барномаҳои рушд ва ҷараёни молиявӣ, ворид намудани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар барномаҳои рушд ва имкони пайгирӣ онҳо, назорати самаранокии ҷорабинҳои барномавӣ мувофиқи мақсад буда, зарурати баланд бардоштани иқтидори маҳаллиро барои банақшагирии руши ва фароҳам овардани муҳити мусоидро барои зиндагӣ афзун мегардонад.

Дар мақола таваҷҷӯҳи нисбатан бештар бо инъикоси равандҳои умумии иҷтимоио иқтисодӣ, пайвастан бо сатҳи зиндагӣ ва шугл дода шудааст.

Калидвожсаҳо: минтақаҳои деҳот, ниишондиҳандаҳои асосии рушд, инфрасоҳтор, камбизоатӣ, даромад, шугл, муҳочириати меҳнатӣ, руши иқтисод, барномаҳои рушд.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ: ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ

Роғизода Сайдбек Ҳасан – старший преподаватель кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес:

Республика Таджикистан, г. Душанбе, р. Сино, ул. Мухаммадиева, 16/4. Телефон: 93-523-06-66. E-mail: Saidbek. rofizoda@mail.ru

В статье автор уделил внимание анализу общих и специфических аспектов развития сельских регионов и попытался осветить вопросы развития инфраструктуры. С использованием данных статистики, основных результатов социологического опроса, проведенного в 20 городах и районах в 2021 году, оценены ожидания развития. Важным моментом является то, что сельские регионы являются ведущими элементами социально-экономического развития страны. В этом направлении отмечается важность оценки, положение, состояние и потенциал развития сельских территорий.

В ходе исследования, автор подчеркивает, что в населенных пунктах выявлена связь между программами развития и финансовыми потоками, включение мер по улучшению инвестиционно-предпринимательского климата, программ развития и возможность их сопровождения, контроль результативности программных мер, необходимость увеличения потенциала местного населения для планирования развития, создания благоприятных условий для жизни.

В статье сравнительно большее внимание уделено отражению общих социально-экономических процессов, связанных с уровнем жизни и занятостью населения.

Ключевые слова: сельские территории, ключевые показатели развития, инфраструктура, бедность, доходы, занятость, трудовая миграция, экономическое развитие, программы развития.

RURAL DEVELOPMENT: ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS

Rofizoda Saidbek Hasan – senior lecturer of the economic theory department in Financial and Economic University of Tajikistan. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Sino, Muhammadiev 16/4. E-mail: saidbek. rofizoda@mail.ru. Phone: 93-523-06-66.

In the article, the author paid attention to the analysis of general and specific aspects of the development of rural regions and tried to highlight the issues of infrastructural development. Using statistical data, the main results of a sociological survey conducted in 20 cities and rural areas in 2021, development expectations were assessed. An important point is that rural areas are the leading elements of the socio-economic development of the country. In this direction is noted, the importance of assessing the position, condition and development potential of rural areas.

In the course of the research, the author emphasizes that in the settlements was found a connection between development programs and financial flows, the inclusion of measures to improve the investment and business climate of development programs and the possibility of their support, monitoring the effectiveness of program measures, the need to increase the potential of the local population for development planning, creating favorable conditions for life.

In the article, relatively more attention is paid to the reflection of the general socio-economic processes associated with the standard of living and employment of the population.

Keywords: rural areas, key development indicators, infrastructure, poverty, income, employment, labor migration, economic development, development programs.

Минтақаҳои деҳот дар рушди иҷтимои иқтисодии кишвар дорон нақши муҳим мебошанд. Дар ин раванд арзёбии вазъ ва неруи рушди минтақаҳои деҳот хеле муҳим аст.

Аз ҷиҳати методологӣ барои ташкили низомҳои устувори таҳлили рушди минтақаҳои деҳот дар ҷумҳурӣ ду заминай асосӣ ҷой дорад. Аввалан, арзёбихои рушди минтақаҳои деҳот вобаста ба зарурати гузаронидани таҳлилҳои байниминтақавӣ сурат мегиранд, ки бештар барои мақомоти идоракунии давлатӣ мебошанд. Чунин таҳлилҳоро дар раванди таҳияи сиёсати иқтисодии ҳукumat, аз ҷумла асосноксозии нақшаҳои гуногуни дастирии рушди минтақаҳо истифода бурдан мумкин аст.

Албатта, таркиби нишондиҳандаҳои таҳлили рушди минтақаҳои дехот бояд ба инъикоси кофии соҳтори ҳудудии иқтисодиёт нигаронида шуда, дараҷаи тафсилоти онҳо аз рӯйи маҷмуи вазифаҳое, ки дар назди Ҳукумати мамлакат истодаанд, муайян карда шавад.

Дуюм, таҳлили рушди минтақаҳои дехот барои таъмини қабули қарорҳо бевосита дар минтақаҳо зарур аст. Дар ин ҳолат низоми арзёбихои минтақавӣ то андозае воситаи таҳлили макроиқтисодиро дар сатҳи минтақавӣ иҷро мекунад. Дар ин сурат таркиби баҳогузориҳои минтақавӣ ба инъикоси мукаммалтари ҷараёнҳое, ки дар иқтисодиёти ҳар як минтақаи алоҳида ба амал меоянд, мусоидат намояд.

Дар ҷумҳурӣ дар ин самт таҷриба андухта шуда истодааст, худи раванд, ба андешаи мо, дар марҳалаи ташаккулёбӣ қарор мегирад.

Арзёбихои мо нишон медиҳанд, ки минтақаҳои дехоти кишварамон дорои умумият ва хусусият мебошанд. Яъне, аз як тараф, воситаю шартҳои рушд метавонанд барои бештари минтақаҳои дехот умумӣ бошанд, ба мисли - рушди инфрасоҳтор. Аз тарафи дигар, маҳсусгардонии иқтисодиёти ҳар минтақа аз маҷмуи омилҳо (мисол, омилҳои табиию меҳнатӣ) пайваст буда, дорои хусусиятҳо дар таъмини рушди устувор мебошанд.

Ҳаминро қайд намудан зарур аст, ки дар мавриди таҳқиқи сатҳи зиндагии аҳолии дехот, умуман минтақа, инчунин, нишондиҳандаи муайяни истеъмоли молҳо ва ҳизматрасониҳои алоҳида ба ҳар сари аҳолӣ, оила, аз рӯйи гурӯҳҳои иҷтимоӣ, минтақа ё ҳудудҳои муайян, нишондиҳандаи таъмини молҳои истифодаашон тӯлонӣ, ҳолати таъминоти аҳолӣ бо манзил ва ғайраҳо низ истифода мегарданд. Ҳамчунин, ин нишондиҳандаҳо дар шакли натуралий ва арзиший ифода карда мешаванд. Аз раванди таҳқиқот бармеояд, ки баҳодиҳии сатҳи зиндагӣ нишондиҳандаи комплексӣ мебошад. Барои ҳаматарафа ба ин масъала таваҷҷӯҳ намудан, аз низоми шаффофи маълумотҳои оморӣ, қабул ва риоя намудани тарзу усули такмилёфтаи ҳисоби онҳо, шакли мукаммалгардидаи мушоҳида ва пешниҳоди онҳо вобастааст [7, с.238].

Бо мақсади муайян намудани ҷанбаҳои умумӣ ва хоси вазъи рушди минтақаҳои дехоти кишвар арзёбии сатҳи фарқиятҳо дар нишондиҳандаҳои инъикоскунандай омилҳои рушди минтақаҳоро баргузор намудем (барои таъмини мӯқоисашавандагӣ ба ҳар сари аҳолӣ):

- нишондиҳандаҳои базавии демографию иҷтимоӣ – суръатҳои афзоиши шумораи аҳолӣ, сатҳи давомнокии умри интизоришаванд ҳангоми таваллуд;
- нишондиҳандаҳои истеъмолот - ҳаҷми гардиши савдои чакана ва ҳизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ;
- нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ - ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ва сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил;
- нишондиҳандаи фаъолнокии молиявии аҳолӣ – ҳаҷми ҷалб ва пардоҳти пасандозҳои (амонатҳои) шахсони воқеӣ аз тарафи бонкҳо.

Бояд қайд намуд, ки дар сатҳи вилоятҳои кишвар дар раванди таҳлилҳои рушди иқтисод нисбатан бештар нишондиҳандаи – ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ истифода бурда мешавад, лекин ҳисоб ва, аз ин лиҳоз, истифодаи нишондиҳандаи мазкур дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои кишвар (бо назардошти мушкилоти методологӣ, аз ҷумла заминай мавҷудаи оморӣ) гайриимкон аст [5, с.175]. Бинобар ин, барои то андозае бартараф намудани чунин маҳдудият қӯшиши таъмини байнобатгирии миқёси ҳароҷоту даромадҳои аҳолӣ ҳамчун натиҷаю омили рушди иқтисоди маҳаллӣ таъмин гардид.

Дар раванди таҳлил таваҷҷӯҳ ба шаҳрҳое, ки дорои аҳолии дехот беш аз 50% ва ноҳияҳои дехот дода шудааст. Дар натиҷа, дар маҷмуъ, ба таҳлил нишондиҳандаҳои 56 воҳиди маъмурию ҳудудӣ, аз ҷумла 9 шаҳр ва 47 ноҳия фаро гирифта шуданд.

Фаҳмост, ки дар ин раванд байнобатгирии таъсири фаъолнокии соҳибкории инфиридорӣ ва интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ба хонаводаҳо дар минтақаҳо

хеле муҳим аст, ки дар шароити деҳот маҳсусан хеле зарур аст. Аз ин лиҳоз, натиҷаҳои таҳлили нишондиҳандаҳои инъикоскунандай инкишофи минтақаҳо бо баинобатгирии равандҳои дар боло қайдшуда бо мақсади арзёбии қонуният таъмин мегардад.

Ҳисоби коэффициенти вариатсия нишон дод, ки:

- умумияти минтақаҳои деҳот бо суръатҳои баланди афзоиши аҳолӣ ва давомнокии дарозтари умри интизоришаванда ҳангоми таваллуд (фарқият дар байни минтақаҳои деҳот нисбати нишондиҳандаҳои мазкур хеле паст аст);

- байни худ минтақаҳои деҳот нисбатан бештар аз рӯйи нишондиҳандаи сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ва миқёси ҳароҷоту даромадҳои аҳолӣ фарқ мекунанд (қимати коэффициенти вариатсия баланд аст).


Диаграмма 1. - Сатҳи коэффициенти вариатсия дар нишондиҳандаҳои инъикоскунандай омиљҳои рушди минтақаҳои деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон (миёна дар солҳои 2018- 2020), бо %



Сарчаима: ҳисоб карда шудааст дар асоси: маҳзани маълумоти Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021 [4, с.311-322]

Сарчашмаҳои асосии сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ бо маблағгузориҳои давлатӣ ва ҳориҷӣ (аз ҷумла шарикони рушд) пайваст буда, бештар бо таъмини рушди низоми энергетика ва роҳҳои нақлиёти кишвар пайваст аст.

Диаграмма 2. - Соҳтори сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ вобаста ба шаклҳои моликияти, %



Сарчаима: ҳисоб карда шудааст дар асоси: маҳзани маълумоти маҷмуаи омории Соҳтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистони Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021 [8, с.12]

Аз ин лиҳоз, фарқиятҳо дар байни минтақаҳои деҳот аз рӯйи сармояи асосӣ бештар пояи инфрасохторӣ дошта, ба назарамон, аз фаъолнокии соҳибкории инфириодӣ ва ҳачми интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ба хонаводаҳо начандон вобаста мебошанд.

Ҳамзамон, таҳлил нишон дод, ки бо дигар нишондиҳандаҳо, ки барои инъикоси рушди минтақаҳои деҳот дар тадқиқоти мазкур интихоб шуда буданд, вобастагиҳо бо ҳачми интиқоли маблағҳои муҳочирони меҳнатӣ ба хонаводаҳо начандон тасдиқ мегардад. Мавҷудияти вобастагиҳо бо фаъолнокии соҳибкории инфириодӣ бошад, бештар тасдиқ мегардад (ба гайр аз вобастагиҳо бо сармоягузорӣ бо сармояи асосӣ).

Ҷадвали 1. - Сатҳи вобастагиҳо (коррелятсия – R²) байни нишондиҳандаҳои инъикоскунандай омилҳои рушди минтақаҳои деҳоти кишвар ва равандҳои муҳочирати меҳнатӣ

Нишондиҳандаҳои инъикоскунандай омилҳои рушди минтақаҳои деҳоти кишвар	Шумораи соҳибкорони инфириодӣ ба 1 ҳаз. нафар аҳолӣ дар минтақаҳои таҳлилшаванда	Шумораи муҳочирони меҳнатӣ ба 1 ҳаз. нафар аҳолӣ дар минтақаҳои таҳлилшаванда
Гардиши савдои чакана	0.7935	0.3309
Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ	0.703	0.3077
Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ	0.0206	0.2489
Сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил	0.6332	0.3073
Ҳачми ҷалб ва пардоҳти пасандозҳои (амонатҳои) шахсони воқеӣ аз тарафи бонкҳо	0.674	0.268

Сарчашма: ҳисоб карда шудааст дар асоси: маҳзани маълумоти маҷмуаи омории Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [4, с.311-322] ва Бюллетени бонкӣ, Бонки миллии Тоҷикистон, соли 2021 [2, с.34]

Бояд қайд намуд, ки фаъолнокии соҳибкории инфириодӣ (дар асоси патент ва шаҳодатнома) дар минтақаҳои деҳот нисбат ба шаҳрҳо пасттар буда, бо нисбатан бештар паҳн будани шуғл дар бахши кишоварзӣ пайваст аст. Дар ин раванд, пурмаҳсул намудани шуғл дар соҳаи кишоварзӣ бо зиёд намудани имкониятҳо барои шуғли дигар соҳаҳои иқтисодиёт хеле муҳим аст.


Ҳамзамон, шиддати муҳочирати меҳнатӣ дар минтақаҳои деҳот нисбат ба шаҳрҳо баландтар аст, ки ба имкониятҳои рушд таъсир мерасонанд. Минтақаҳои деҳоти кишвар аз ҳамдигар бо сатҳи шиддати муҳочирати меҳнатӣ хеле фарқ мекунанд.

Барои коҳиши муҳочирати меҳнатӣ дар минтақаҳои деҳот дар баробари шартҳои умумӣ – ба мисли рушди низоми инфрасохтор (аз ҷумла, таъминоти устувор бо қувваи барқ, рушди низоми роҳҳои нақлиётӣ), ташаккули маҷмууи омилҳои таконбахшанда барои таъмини рушди шуғли пурмаҳсул хеле муҳим аст. Мағҳуми шуғли пурмаҳсул дар доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар як ҷо бо афзоиши ҳосилнокии меҳнат, музди меҳнати муносиб, дастрасии васеъ ба таъминоти иҷтимоӣ, аз ҷумла шароити бехатари меҳнат баррасӣ мегардад [9, с.67]. Дар ин раванд, фаъолсозии ҳусусиятҳои хоси ҳар як минтақаи деҳот, ки ба афзоиши шуғл ва даромад нигаронида шудаанд, хеле муҳим мебошад.

Тадқиқоти сотсиологӣ, ки дар соли 2021 дар 20 ноҳияи деҳот бо иштироки муаллифи мақолаи мазкур гузаронида шуда буд, нишон дод, ки:

- вобастагиҳо байни муҳочирати меҳнатӣ ва андозаи хонаводаҳо дар минтақаҳои деҳот хеле паст мебошанд. Яъне, муҳочирати меҳнатӣ ҳам дар оилаҳои калонҳаҷм (беш аз 7 нафар аъзо) ва ҳам дар оилаҳои камҳаҷм (камтар аз 4 нафар аъзо) ҷой дорад. Ва решай масъала бо ташаккули ҷойҳои устуори пурмаҳсул дар минтақаҳои деҳот мебошад;

Диаграммаи 3. - Арзёбии вобастагиҳо (R^2) байни ҳаҷми хонаводаҳо ва ҳиссаи хонаводаҳо, ки яке аз аъзоёни онҳо дар муҳочирати меҳнатӣ мебошанд



Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

- тадқиқот иштироқи нисбатан ками занони деҳотро дар бозори меҳнати дохилӣ тасдиқ меқунад: ҳамагӣ 24,3% занон, ки дар синну соли қобили кор ҳастанд ва бо пурсиш фаро гирифта шуда буданд, қайд карданд - онҳо фаъолияти даромаднок доранд (барои муқоиса, дар гурӯҳи мардон – 45,9%), танҳо 5,7% занон - мусоҳиб дар ҷустуҷӯи кор буданд (дар гурӯҳи мардон – 17,7%). Яъне, дар минтақаҳои бештари деҳот симои шуғл дар бозори меҳнат бештар бо шуғли мардон пайваст аст. Дар ин раванд, неруи занон начандон истифода мегардад. Ҳалли масъала бо афзун намудани фарогирии занон бо таҳсилоти касбӣ, рушди низоми муассисаҳои томактабӣ ва ташаккули ҷойҳои кории пурмаҳсул дар деҳот пайваст мебошад.

Диаграмма 4. - Тақсимоти фоизии ҷавобҳои мусоҳибони дар синну соли қобили кор доир ба вазъи шуғлашон




Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

- шумораи бештари мусоҳибон (42,9%) дар доираи зинапояи иқтисодӣ (иборат аз 10 зина, ки сарватмандтарин дар боло ва камбизоаттарин дар поён) худро ба гурӯҳи миёна (зинаи 5) шомил карданд. Аз рӯйи худайниятдихӣ сеяки

хонаводаҳои минтақаҳои дехот вазъи иҷтимоию иқтисодии худро душвор ва паст арзёбӣ намуданд, танҳо 16% дар он ақида ҳастанд, ки сарватманд мебошанд. Ин далели он аст, ки, аз як тараф, эҳсосоти камбизоатӣ дар дехот чой дорад, аз тарафи дигар, назари бисёриҳо нисбат ба сатҳи некуаҳволиашон хайрҳоҳ аст.

Диаграммаи 5. - Тақсимоти фоизии ҷавобҳои мусоҳибони дар синну соли қобили кор доир ба вазъи иҷтимоию иқтисодии хонаводаашон (аз рӯйи 10 зина, ки сарватмандтарин дар боло ва камбизоаттарин дар поён)



Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

- каме бештар аз сеяки мусоҳибон (35,5%) қайд карданд, ки нисбат ба соли 2020 некуаҳволии оилаҳои онҳо тағиیر наёфтааст. Ва бештари мусоҳибон (45,1%) бехбуди вазъи иқтисодии оила/хонаводаро қайд карданд. Яъне, таъсирӣ манғии Covid 19-ро ба некуаҳволии хонаводаҳо дар минтақаҳои дехот қариб панҷаки хонаводаҳо эҳсос карданд, ки бештар бо коҳиши имкониятҳои саломатӣ ва аз қайди ҳаёт рафтани аъзоёни оила, ки таъминқунандагони асосӣ буданд.

Диаграммаи 6. - Тақсимоти фоизии ҷавобҳои мусоҳибони дар синну соли қобили кор доир ба тағиیرёбии некуаҳволии хонаводаашон дар соли охир (баъди соли 2020, ки бо Covid 19 пайваст аст)



Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

Дар баробари ин, қисми нисбатан зиёди мусоҳибон (қариб 49%) хеле хушбин ҳастанд ва интизоранд, ки вазъи иқтисодии хонаводаашон дар 12 моҳи оянда беҳтар мешавад.

Диаграммаи 7. - Тақсимоти фоизии ҷавобҳои мусоҳибони дар синну соли қобили кор доир ба тағиирёбии некуаҳволии хонаводаашон дар соли оянда



Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

Рушди инфрасохтор як ҷузъи муҳимми фароҳам овардани шароит ва имкониятҳо барои рушди минтақаҳои дехот мебошад.

Мусоҳибони тадқиқот нисбатан бештар ба ҷой доштани мушкилот дар рушди роҳҳои маҳаллӣ, обтаъминкуни/бехдошт, инфрасохтори муассисаҳои таҳсилотӣ ишора намуданд.

Диаграмма 8. - Тақсимоти фоизии ҷавобҳои мусоҳибони дар синну соли қобили кор доир ба арзёбии мушкилоти инфрасохторӣ дар маҳалҳои зист



Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф дар асоси натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ

Ҳамзамон, шиддати масъалаҳои инфрасохторӣ, бо назардошти ҳар як маҳалли зист, дар минтақаҳои дехот гуногун аст. Азбаски ҳар як шаҳру ноҳияи кишвар бо низоми барномарезӣ фаро гирифта шудааст, хеле муҳим мегардад, ки дар раванди таҳия ва амалисозии барномаҳо пайгирии масъалаҳои инфрасохторӣ таъмин гардад [10, с.3].

Дар маҷмуъ, ногузир, барои таъмини рушди иқтисодиёти дехот нақши идоракунӣ дар сатҳи маҳал баланд буда, бо тақвияти ислоҳот дар ин самт пайваст аст. Яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлат баробар бо рушди иқтисодиёт бехтар гардонидани сифат ва сатҳи зиндагии мардум аст, аз ҷумла, дар доираи Паёми Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 21.12.2021 қайд шудааст: «Мо талош дорем, ки барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро муҳайё созем ва ҳамаи нақшаву барномаҳоямон маҳз ба хотири амалӣ гардонидани ҳамин ҳадафи олии давлат қабул ва амалӣ карда мешаванд» [6, с. 8].

Дар сатҳи марказ муайян шудааст, ки ҳамаи барномаҳои рушд, аз ҷумла, барномаҳои рушди шаҳру ноҳияҳои кишвар, ба ҳадафу вазифаҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бояд такя намоянд [3, с.3].

Бояд қайд намуд, ки дар доираи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва марҳилаи дуюми иҷрои он – Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2021-2025 вазифагузориҳои мушаҳҳас доир ба тақвияти низоми идоракунӣ дар сатҳи маҳал таъмин шудааст [9, с.34].

Самти стратегии фаъолият дар сатҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо ҷанбаҳои зерин алоқаманд аст, ки имкони баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии маҳаллиро доранд:

- таҳқими иқтидори институтсионалии минтақаҳо оид ба муайян намудани афзалиятҳо, заминаи иқтисодӣ ва фазои сармоягузорӣ, ҷорӣ намудани идоракунии лоиҳаҳо, банақшагирии стратегӣ, мониторинг ва арзёбии амалҳо;
- таъмини дастрасии самараноки аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифат, аз ҷумла, тавассути ҷорӣ намудани механизмҳои аутсорсинги хизматрасонӣ дар низоми идоракунии давлатӣ;

• истифодай лоиҳаҳои озмоишӣ барои чорӣ намудани стандартҳои хизматрасонии давлатӣ ва коммуналӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорӣ дар сатҳи минтақаҳои кишвар [1, с.97].

Хеле муҳим аст, ки дар сатҳи маҳалҳо низ имкониятҳои таъмини алоқамандии фаъолияти барномаҳои рушд ва ҷараёни молиявӣ, ворид намудани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар барномаҳои рушд ва имкони пайгирии онҳо, мониторинги самаранокии ҷорабиниҳои барномавӣ, ки зарурати баланд бардоштани иқтидори маҳаллӣ барои банақшагирии рушд, фароҳам овардани муҳити мусоид барои зиндагиро афзун мегардонад.

Адабиёт

1. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020.
2. Бюллетени бонкӣи Бонки миллӣи Тоҷикистон, соли 2021.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ» аз 19 июляи соли 2022.
4. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021. - С.311-322.
5. Муминова Ф.М. Оценка характеристики готовности к инновациям в разрезе регионов страны / Ф.М. Муминова // Иқтисодиёти Тоҷикистон. – 2019. - №2. – С. 173- 178.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ», 21.12.2021.
7. Роғизода С.Ҳ. Баҳодиҳии сатҳи зиндагии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон / С.Ҳ. Роғизода // Паёми молия ва иқтисод. – 2021. - №4/1(29). – С. 231 – 238.
8. Соҳтмон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021.
9. Стратегияи миллӣи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. 89с.
10. Тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, № 181 тасдиқ шудааст). С.3.
11. Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2020.
12. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2019, №1170 Дар бораи солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намудани солҳои 2019-2021.
13. Trends In Rural Policymaking And Institutional Frameworks, OECD, 1999.

УДК: 330,34: 334. 75:32 (575,3)

КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Тоджидинова Зебохон Сангиновна – ассистент кафедры бухгалтерского учета Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: +992 918-80-72-07. E-mail: zebokhon@rambler.ru

В данной статье рассматриваются вопросы о роли конкуренции в становлении и развитии экономики в рыночных условиях. Конкуренция является определяющим фактором регулирования цен, стимулом инновационных процессов (внедрение в производство новшеств, новых идей, изобретений). Она способствует вытеснению из производства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей (монополистов) по отношению к потребителю. Конкуренция

также стимулирует внедрение достижений НТП, принуждая фирмы переходить на самые эффективные технологии. Данная оценка роли конкуренции, как фактора регулирования рыночной экономики обусловлена наличием различных по форме собственности и размерам субъектов хозяйствования, разделением труда, свободным распоряжением собственной прибылью. Таким образом, конкуренция является стимулятором к развитию и обновлению производства, корректирует функционирование рыночной системы, создавая тождество частных и общественных интересов.

Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, регулирование рынка, прибыль, государственное регулирование, конкурентоспособная продукция, экономический субъект, производство, товары и услуги, конкуренты.

РАҶОБАТ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАНЗИМИ ИҚТИСОДИЁТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР

Тоҷидинова Зебоҳон Сангиновна - асистенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроға: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Тел. (+992) 918-80-72-07, zebokhon@rambler.ru.

Дар ин мақола масъалаҳои марбут ба нақши рақобат дар ташаккул ва рушди иқтисодиёт дар шароити бозор баррасӣ мешаванд. Рақобат омили муайянкунандай танзими нарх, ҳавасмандгардонии равандҳои инноватсионӣ (дар истеҳсолот ҷорӣ намудани навоварӣ, гояҳои нав, ихтироот) мебошад. Вай барои аз истеъсолот дур шудани корхонањои бесамар, истифодаи оқилюнаи захирањо мусоидат карда, ба диктати истеъсолкунандагон (монополистон) нисбат ба истеъмолкунанда роњ намедињад. Рақобат, инчунин, ба азхудкунни дастовардҳои илму техника ҳавасманӣ карда, ширкатҳоро маҷбур мекунад, ки ба технологияҳои самараноктарин гузаранд. Ба нақши рақобат ҳамчун омили танзими иқтисоди бозорӣ вобаста ба мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият ва андозаи субъектҳои соҳибкорӣ, тақсимоти меҳнат, ихтиёрдории озоди фоидаи худ баҳо дода мешавад. Ҳамин тавр, рақобат ангезаи рушд ва навсозии истеҳсолотро ба вучуд меорад, фаъолияти низоми бозорро ислоҳ мекунад, айнияти манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятиро ба вучуд меорад.

Калидвоҷсаҳо: рақобат, иқтисоди бозорӣ, танзими бозор, фоида, танзими давлатӣ, маҳсулоти рақобатпазир, субъекти ҳоҷагидорӣ, истеҳсолот, мол ва хизматрасонӣ, рақибон.

COMPETITION AS A FACTOR IN REGULATING THE ECONOMY IN MARKET CONDITIONS

Tojidinova Zebokhon Sanginovna - Assistant of the Department of Accounting, State University of Finance and Economics of Tajikistan, Dushanbe. st. Nakhimova, 64/14, 734067, zebokhon@rambler.ru, phone: + 992 918-80-72-07.

This article discusses the role of competition in the formation and development of the economy in market conditions. Competition is a determining factor in price regulation, a stimulus for innovation processes (introduction of innovations, new ideas, inventions into production). It contributes to the displacement of inefficient enterprises from production, the rational use of resources, and prevents the dictate of producers (monopolists) in relation to the consumer. Competition also stimulates the adoption of scientific and technical achievements, forcing firms to switch to the most efficient technologies. An assessment of the role of competition as a factor in the regulation of a market economy is given, due to the presence of different forms of ownership and size of business entities, division of labor, free disposal of one's own profits. Thus, competition creates a stimulus for the development and renewal of production, corrects the functioning of the market system, creating an identity of private and public interests.

Key words: competition, market economy, market regulation, profit, government regulation, competitive products, economic entity, production, goods and services, competitors.

Процесс становления рыночной экономики довольно продолжителен и неотделим от формирования и развития нормальной конкуренции. Чтобы развить полноценную рыночную экономику, необходимо в первую очередь беспокоиться о развитии конкуренции, т.к. рынок и конкуренция неотделимы друг от друга.

Конкуренция – один из главных принципов существования рыночной экономики. Основой или мощной рыночной силой, экономическим способом принуждающим всех товаровладельцев изготавливать товар по равновесной цене, которая устанавливается во всех случаях, и когда продавец согласен (ему выгодно) реализовать свой товар по данной цене, а покупатель обладает такой покупательной способностью, что согласен приобрести благо по предложенной ему цене, служит конкуренция. Без конкуренции, преимущества рыночной системы хозяйствования не могут проявляться полностью. Конкурентная экономика предполагает экономическую свободу субъектов рынка, многообразие форм собственности и видов предприятий, деловую активность предпринимателей, их конкурентоспособность в усовершенствовании производства товаров и услуг путём внедрения новшеств.

На рынке товаров и услуг в современном мире происходит постоянная деловая конкуренция между хозяйствующими субъектами, каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента односторонне воздействовать на условия обращения и ценообразования товаров и услуг на рынке, то есть на степень зависимости рыночных условий, от поведения отдельных участников рынка и одновременно расширяет долю рынка, покрытую его услугами или товарами. Конкуренция на разных рынках и в разных странах может проявляться по-разному. Конкуренция за ресурсы или доступ к ним, конкуренция на рынке труда востребованных специалистов или наоборот конкурентным преимуществом может быть низкий уровень заработных плат, конкуренция за помещения для реализации продуктов, за место для размещения товара в сети интернет, за энергоресурсы.

Конкуренция является определяющим фактором упорядочения цен, стимулом инновационных процессов, способствует вытеснению из производства неэффективных предприятий, рациональному использованию ресурсов, предотвращает диктат производителей по отношению к потребителю. Конкуренция также стимулирует внедрение технологических и научных достижений, заставляя фирмы переходить на самые эффективные технологии.

Учитывая наличие на рынке разных по форме собственности и размерам активов субъектов хозяйствования, от транснациональных корпораций до частных предпринимателей, размер активов и структура субъектов так же влияет на способность и методы конкуренции. В каком-то смысле, конкуренция является борьбой за клиента/потребителя между всеми участниками рынка, как мелкими, так и крупными. В любом случае, конкуренция создает стимул к развитию и обновлению производства, корректирует функционирование рыночной системы, создавая так же широкий выбор товаров и услуг для потребителя. На ряду с конкуренцией для отдельного вида услуги или товара существует смежное понятие конкурентоспособности.

Конкурентоспособность это качество продвигаемого продукта или услуги, которые придают продукту или услуге преимущества, и которые позволяют потребителю остановить свой выбор на данном продукте или услуге. Свойство конкурентоспособности можно проверить в сравнении с другими подобными товарами или услугами. Конкурентоспособность товара определяют по трем характеристикам: техническим, экономическим, социально-организационным.

1) Роль конкуренции в рыночной экономике

В некоторых странах, правительство жестко контролируют экономику. В самых экстремальных плановых или командных экономиках правительство контролирует все средства производства и распределение богатства, диктуя цены на товары и услуги и заработную плату, которую получают рабочие. С другой стороны, только в чисто рыночной экономике закон спроса и предложения, а не централизованный планировщик, регулирует производство и труд. Компании продают товары и услуги по самой высокой цене, которую потребители готовы платить, в то время как рабочие получают самую высокую заработную плату, которую компании готовы платить за свои услуги.

Экономика, построенная на принципах капитализма — это тип экономики свободного рынка, где мотив прибыли движет всей торговлей и заставляет предприятия работать максимально эффективно, чтобы не потерять долю рынка в пользу конкурентов. При капитализме предприятия принадлежат частным лицам и владельцы бизнеса (то есть капиталисты) нанимают рабочих в обмен на заработную плату или жалованье. В такой экономике правительство не играет существенной роли в регулировании или поддержке рынков или субъектов рынка.

В действительности ни одна страна не является чисто капиталистической и ни одна страна не имеет чисто свободного рынка — существует своего рода комбинация рынков и регулирования, при этом разные страны занимают разные места. На свободном рынке никто никого не принуждает, сделки заключаются добровольно. Экономисты предполагают, что свободные рынки с помощью ценового механизма, конкуренции и сил спроса и предложения способны наиболее эффективно распределять товары и капитал там, где они наиболее продуктивны. Однако проблема со свободными рынками заключается в том, что они могут привести к неравенству, особенно при наличии информационной асимметрии. Информационная асимметрия, также известная как «информационный провал», возникает, когда одна сторона экономической сделки обладает большими материальными знаниями, чем другая сторона. Обычно это проявляется, когда продавец товара или услуги обладает большими знаниями, чем покупатель, однако возможна и обратная динамика. Почти все экономические операции связаны с информационной асимметрией.

Конкуренции в рыночной экономике часто является причиной того, что эта система работает хорошо. В большинстве случаев конкуренция обеспечивает более широкий выбор, повышает качество продукции за счет эффективного использования ресурсов и способствует экономическому росту за счет увеличения инвестиций. Поэтому конечные результаты конкуренции практически всегда положительные.

Личный интерес является одним из ключевых аспектов рыночной экономики. Это позволяет отдельным лицам или предприятиям принимать собственные решения о том, как тратить доход и инвестировать дополнительный капитал. Экономисты часто называют этот процесс выбором, когда больший выбор делает экономику лучшим вариантом для удовлетворения потребностей и желаний многих людей и предприятий. Конкуренция может позволить выбор между товарами известных брендов и товарами-заменителями. Например, человек может выбирать между дорогой, популярной обувью или немного менее популярными, но удовлетворяющими его потребности кроссовками, которые стоят дешевле.

Экономические ресурсы классически определяются как земля (место, территория), труд и капитал. Результатом использования этих ресурсов являются товары и услуги, которые покупаются и продаются.

Четвертым экономическим ресурсом является предпринимательство, то есть способность человека превратить производство экономических ресурсов в успешный бизнес. Роль конкуренции в рыночной экономике позволяет некоторым лицам или предприятиям эффективно использовать ресурсы и производить самую дешевую продукцию наилучшего качества. Постоянная конкуренция еще более совершенствует использование ресурсов компаниями и вынуждает их улучшать продукты и операции или страдать от последствий не желания конкурировать и терять конкурентоспособность.

Рост в условиях рыночной экономики зависит от порядка использования капитала. Конкуренция позволяет открывать новые предприятия и увеличивать общий объем производства. Когда это происходит, результатом является естественный экономический рост. У людей есть лучшая работа и потенциально более высокие доходы, спрос на товары и услуги увеличивается, и компании увеличивают предложение, чтобы удовлетворить спрос. Циклический характер рыночной экономики позволяет увеличить инвестиции и, в свою очередь, увеличить рост и объем производства.

Конкуренция также стимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса, заставляя фирмы переходить на самые эффективные технологии. Действительно, на конкурентном рынке неспособность некоторых фирм использовать передовую технологию приводит, в конечном счете, к их устраниению конкурентами.

Долгосрочная устойчивость рыночной экономики зависит от количества свободы в рыночной экономике. Законы о частной собственности являются одними из самых важных в этих системах. Когда люди могут сохранить ресурсы или капитал, которые они зарабатывают, рынок имеет тенденцию к успеху в течение устойчивых периодов времени.

Рыночная борьба за самосохранение и экономическое благополучие – экономический закон товарного хозяйства.

В этой связи, можно привести в качестве примера трактовку А. Смита, который характеризует конкуренцию, как поведенческую категорию, в процессе которой индивидуальные продавцы и потенциальные покупатели, выступают в качестве рыночных соперников, целью которых являются более выгодные продажи и покупки. Теория конкуренции была обобщена Адамом Смитом в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) [10].

Теория конкуренции А. Смита, даже на сегодняшний день является актуальной, по причине того, что он сформулировал и разработал следующие понятия и принципы:

- конкуренция – это когда при сокращении предложения цены повышаются, и соответственно при его избытке, цены снижаются;

- конкуренция отождествляется с принципом «невидимой руки», при котором «рука», «дергая» за определенные нити марионеток (в данном случае предпринимателей), принуждает их осуществлять свою деятельность в рамках некого «идеального» плана развития экономики;

- тонкий механизм конкуренции, выражается в том, что во время уменьшения спроса на товар, излишние трудности с продажей ложиться на плечи фирм, выпускающих некачественные или наиболее дорогие товары, а гибкий механизм конкуренции, подразумевает собой способность фирмы, мгновенно реагировать на любые изменения во внешней среде. Это означает, что мобильные фирмы наиболее быстро адаптируются к любым внешним изменениям;

- главные условия эффективной конкуренции является в первую очередь большое количество, как продавцов, так и покупателей, высокий уровень информированности, подвижность используемых ресурсов и при сохранении его качества или качества сервиса, отсутствие способности отдельного продавца влиять на существенное изменение цены товара на рынке;

- усиленная модель конкуренции в рыночной экономике способствует максимальному удовлетворению потребностей покупателей и позволяет наиболее эффективно использовать общественные ресурсы.

Что касается А. Смита, хотя им конкретно не были рассмотрены некоторые элементы механизма рынка, однако его заслуга в том, что он впервые предоставил конкуренцию в качестве эффективного регулятора цен на рынке, и дал понять, что свободная конкуренция полностью независима от какого-либо сознательного контроля над процессами, происходящими на рынке.

Именно состязательность превращает экономическую систему страны в саморегулирующийся аппарат. Недаром Адам Смит назвал её «невидимой рукой рынка» и

отметил, что: «Свободная конкуренция является важным условием существования рынка, и свободный рынок действует не на основе внешних экономических законов, а на базе внутренних механизмов управления» [10]. Координирующим элементом в его теоретических положениях выступает ценовая система в абсолютно децентрализованной экономике.

Другой ученый Дж. С. Милль говорил следующее: «Принимая во внимание то, что конкуренция является единственным регулировщиком цен, заработной платы, ренты, она сама по себе является законом, который устанавливает правила этого регулирования» [7].

Дж. С. Милль в результате своих работ оказал существенное влияние на формирование теории конкуренции. К примеру, он разработал уравнение международного спроса, где особенно выделяются группы, которые не конкурируют на рынке, вследствие чего ценовой эластичности спроса дана тройственная классификация.

В свою очередь, понятие конкуренции, но с позиции закона стоимости, была дополнена К. Марксом, по мнению которого конкуренция, посредством распределения капитала между отраслями, образовывает среднюю норму прибыли. «Равенство прибыли во всех отраслях промышленности и народного хозяйства, предполагает полную свободу конкуренции, свободу перелива капитала из одной отрасли в другую» [6].

В тоже время помехой данному свободному переливу является частная собственность, которая создает монополию. К примеру, в результате такой монополии, те продукты сельского хозяйства, которые отличаются более слабой структурой капитала и более высокой нормой прибыли не соответствуют свободному процессу уравнивания нормы прибыли, так как земля, как частная собственность, позволяет собственнику удерживать цену на уровне выше среднего, и эта монопольная цена способствует появлению абсолютной ренты.

В рыночном хозяйстве, существуют два основных направления теории государственного регулирования экономики. Одно направление опирается на труды Дж. М. Кейнса и его последователей, и поэтому вмешательство государства называются «кейнсианскими» мерами.

Основной идеей Дж. М. Кейнса, является то, что любая рыночная система экономических отношений, не может быть, как совершенной, так и саморегулирующей. Поэтому максимальная занятость населения, и вследствие этого экономический рост, возможен только при государственном вмешательстве. Дж. М. Кейнс пишет: «Государство должно будет оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами» [5].

По мнению Дж. М. Кейнса, вложение средств в государственные инвестиции, абсолютная занятость населения, а также снижение и фиксация процентной нормы оказывают существенное влияние на эффективность государственного регулирования экономических процессов. И здесь нельзя не согласиться с данным утверждением. Особенно возрастает роль государства в регулировании рыночных процессов в условиях переходной экономики.

Экономика в условиях перехода к рынку самостоятельно не может избежать ряда негативных последствий, связанных с данным переходом, таких, например, как инфляция, безработица, а также других негативных последствий на рынке от предприятий-монополистов.

Следующее учение, это учение неолибералистов, которые акцентируют свое внимание на вмешательство государства в рыночные процессы, чтобы дать безграничной свободной конкуренции. Тем самым неолибералы, настаивая на либерализации экономики, советуют применять механизмы, способствующие свободному ценообразованию, где основная роль отводится частной собственности и негосударственным хозяйствующим субъектам, вовлеченных в экономический процесс.

По их утверждению: «Государство для сохранения условий существования социального рыночного хозяйства как «идеального типа» свободного рыночного хозяйства должно следить за соблюдением «правил» свободной конкуренции, контролировать условия ценообразования и пресекать попытки становления монопольных цен, гарантировать охрану и приоритетное значение частной собственности в товарно-денежном хозяйстве без монополий» [12].

По нашему мнению наиболее полная характеристика понятию конкуренции была дана австрийским ученым Фридрихом Августом фон Хайеком, нобелевским лауреатом 1974 г.: «Общества, полагающиеся на конкуренцию, успешнее других достигают своих целей, конкуренция показывает, как можно эффективнее производить вещи». Конкуренция ведет к лучшему использованию способностей и знаний, и большая доля достигнутых человеческих благ получена именно путем состязания, конкуренции [12].

Современная оценка конкуренции была дана в трудах американского экономиста М. Портера, который разработал общеизвестную теорию конкурентного преимущества. В своей работе «Международная конкуренция» М. Портер отмечает, что «конкуренция – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты» [9]. По его мнению, состояние конкуренции в отрасли определяется пятью основными силами, представленными на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1. - Анализ пяти сил М. Портера.

Источник: разработка автора

Вышеназванные силы в комплексе помогают определить наивысший потенциал прибыли в различных отраслях экономики. Кроме этого, за свою нишу в рынке ведут борьбу не только прямые претенденты. И то состязание в какой-либо отрасли, которое находится в истоках экономических процессов, а также конкурентные силы, имеют более широкий смысл, чем простая борьба конкурирующих сторон в какой –либо отрасли экономики. Покупатели, поставщики, а также потенциальные игроки на рынке, все в той или иной степени, являются конкурентами и по-своему могут влиять на определенную отрасль рынка.

Существует также такое понятие, как экономия на материальных оборотных средствах. Это означает, что всем участникам рынка следует искать сырье и материалы с наиболее низкими ценами, а также энергосберегающие технологии для производства той или иной продукции. Также в процессе внутриотраслевой конкуренции необходимо отметить роль, которая отводится качеству продукции, в том числе другим аспектам неценовой конкуренции. Если благодаря качеству своей продукции фирма завоевала себе на рынке авторитет, то она однозначно может рассчитывать на постоянный сбыт своей

продукции, независимо от высокой цены данной продукции. Общеизвестно, что только высокое качество продукции многих фирм, позволили им завоевать рынки различных товаров, таких как автомобильный рынок, рынок электронной, бытовой и роботизированной техники по всему миру. М. Портер в своем научном труде «Международная конкуренция» объясняет, каким образом некоторые фирмы стали конкурентоспособными на мировом рынке. Он утверждает, что в конкуренции со своими соперниками фирма достигает успеха только тогда, когда ситуация в стране способствует этому противоборству. «С удивительной регулятивностью фирмы одной–двух стран добиваются непропорционально большого успеха в определенных отраслях на мировом рынке. В основе конкурентных преимуществ каждой страны лежит постоянная и последовательная забота о национальной экономике и ее действительно эффективных отраслях» [9].

И здесь, безусловно, необходимо четкое, целенаправленное регулирование со стороны государства в определении приоритетных и перспективных отраслей экономики, так как в условиях усиливающейся мировой конкуренции важно своевременно учесть свои конкурентные преимущества и совершенствовать их с учетом национальных государственных интересов.

На сегодняшний день экономическая теория характеризует конкуренцию, как одно из свойств рынка. Подобное определение появилось с возникновением теории рыночной монополии. При этом выделяются различные виды рынков, которые соперничают в условиях совершенной конкуренции, и каждая из которых имеет только своеобразное ей поведение субъектов экономики. В данном случае, конкуренцию нужно воспринимать не как своеобразное соперничество, а как определенную зависимость рыночных условий от специфического поведения субъектов рынка. В данном случае необходимо четко различать такие понятия как «конкуренция» и «соперничество». На данный момент понятие «соперничество» можно соотнести с реальным поведением субъектов рынка, тогда как «конкуренция» определяет структуру модели рынка, которая предназначена для прогноза деятельности субъектов экономики на определенном рынке. Соперничеством мы можем называть такое поведение субъектов экономики, которая осуществляется на олигополистическом рынке, то есть когда между соперниками высокая взаимосвязь. В свою очередь монополист или олигополист, который функционирует в условиях совершенной конкуренции, мы не всегда имеем право называть соперниками, так как рынки такого строения, характеризуются очень низкой взаимозависимостью субъектов экономики.

Само соперничество возникает в процессе диверсификации производимой продукции или инновационного новшества в уже выпущенную продукцию, рекламных мероприятий, способствующих продвижению продукта на рынок. Высокий уровень соперничества можно наблюдать среди субъектов экономики, которые не могут называться совершенными конкурентами. Однако наряду с этим, совершенную конкуренцию мы можем увидеть на рынках, в которых отсутствует реальное соперничество. Из этого следует, что различие между понятием «конкуренция» и понятием «соперничество», появилось только при формировании теории рыночного строения. В свою очередь представители классической экономической теории, не видят различия между этими понятиями, отождествляя все это единым термином «конкуренция». И когда они говорят совершенная конкуренция, они подразумевают соперничество.

Поведение фирмы определяется типом рыночной структуры, в условиях которой она функционирует. Рыночная структура включает внутренние экономические связи: отношения между продавцами товаров, между покупателями товаров, между продавцами и покупателями. Тип рыночной структуры зависит от количества фирм и их размеров, форм хозяйствования, качества производимых товаров, беспрепятственного вхождения в какую – либо отрасль экономики или выхода из нее, высокого уровня информативности состояния рынка с ее ценами и нововведениями.

Таблица 1. - Характеристика различных типов рынка

Параметры	Совершенная конкуренция	Монополистическая конкуренция	Олигополия	Монополия
Количество фирм, производящих продукт	Много независимых фирм; нет контроля по рынкам	Много фирм, производящих сходные товары/услуги	Несколько фирм, производящих товары/услуги	Один продукт и одна фирма
Контроль над ценами	Нет. Цены определяются рынком	Влияние ограничено возможностью замены	Существует влияние ценового лидера	Практически полный контроль
Товарная дифференциация	Нет. Продукты не различимы по свойству и качеству	Товары/услуги дифференцированы по сегментам рынка	Существенны для отдельных продуктов, мала для стандартных	Нет дифференции
Лёгкость входа	Легкий относительно вход и выход	Легкий относительно вход и выход	Трудный. Часто требует больших инвестиций	Вход блокирован
Пример	Рынок ценных бумаг	Наиболее распространенный вид конкурентной среды	Автомобили, бензин	Электроэнергия, газ

Источник: разработка автора

Совершенная конкуренция, характеризуется наличием пяти следующих признаков:

1. Большое количество субъектов экономики, продавцов и потребителей.
2. Однообразие реализуемых товаров.
3. Несостоятельность ни одного из продавцов или потребителей воздействовать на рыночную цену.
4. Свободный вход на рынок и свободный выход из этого рынка.
5. Максимальная информированность о рыночных ценах продаваемой или покупаемой продукции.

Первые три признака можно отнести к чистой конкуренции. Из этого следует, что если модель совершенной конкуренции относится к абстрактной теории, то все рассмотренные выше рынки, являются несовершенными. Теория различает следующие рынки, где присутствует несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. В свою очередь монополистическая конкуренция характеризуется наличием следующих признаков:

1. Большим количеством потребителей и производителей.
2. Минимальный вход на рынок и несвободный выход из этого рынка.
3. Восприятием каждой фирмой цен на продукцию других фирм как начальной цены и регулированием только цены собственной продукции.
4. Производством и продажей дифференциированного продукта.

Таким образом, некачественная или дорогая продукция, постепенно устраняется или выводится из рынка. Основным стимулятором повышения уровня работоспособности фирмы и тем самым повышение качества продукции и предоставления работ и услуг, является угроза банкротства, которая возникает, если фирма стоит на одном месте. Закон

конкуренции сам по себе стимулирует на мировом рынке повышать качество выпускаемой продукции и снижению их рыночной стоимости.

Конкуренция, как аспект регулирования рыночной экономики, обусловлена, прежде всего, наличием разных по форме собственности и размерам субъектов хозяйствования, разделением труда, свободным распоряжением собственной прибылью. Следует отметить, что конкурентная основа сохраняется независимо от характера конкуренции и наличия монополий. В тоже время, рыночная экономика может развиваться только при реализации целенаправленной и последовательной государственной политики, которая, несомненно, поможет достичь равной конкуренции и связанную с ней экономическую свободу.

Республика Таджикистан, как и многие постсоветские страны, осуществила переход от плановой экономики к рыночной в конце XX века, и основой этой экономики, по сегодняшний день остается конкуренция, которая создает все необходимые условия для развития предпринимательства в стране.

Антимонопольная политика государства призвана включить в себя комплекс решений, которые направлены на ускорение динамики экономического роста, повышение способности отечественных производителей к производству конкурентных товаров и услуг, а также достижение высокого уровня занятости.

Государственное антимонопольное регулирование призвано способствовать активному участию антимонопольных органов в формировании антимонопольной политики государства в целом и ее направлений в частности. Антимонопольная политика непосредственно влияет на конкуренцию товарных рынков, на бизнес – среду и в целом на деятельность хозяйствующих рыночных субъектов.

Формирование здоровой конкурентной среды и правильных действий против монополии наиболее успешно можно реализовать при помощи научно обоснованной государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан.

Проведенный анализ развития предпринимательства (особенно малого и среднего) в Таджикистане показал, что, несмотря на принимаемые меры, в стране ещё не созданы условия, действительно способствующие увеличению количества малых предприятий и их эффективному и устойчивому развитию, и малое и среднее предпринимательство не стало основой роста и стабилизации экономики в стране. Создание специальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства является обязательной основой для решения данной проблемы.

В связи с этим антимонопольная служба считается важным инструментом государственного контроля над регулированием конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами на рынке.

Действующее антимонопольное законодательство предусматривает такие вопросы, которые связаны с предупреждением возникновения и усиления эффекта доминирования одного субъекта рынка над другими субъектами. В связи с этим антимонопольные органы Республики Таджикистан вправе контролировать деятельность хозяйствующих субъектов в процессе создания, реорганизации и их ликвидации. Контролю со стороны антимонопольных органов подлежат также и дочерние предприятия, общественные организации, холдинговые компании, а также предотвращают формирование различных объединений, таких как тресты и синдикаты.

Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в сфере антимонопольного регулирования, контролю подлежат все без исключения хозяйствующие субъекты, связанные с предпринимательством или получением финансовой прибыли, а их деятельность (государственная регистрация, реорганизация, ликвидация) осуществляется только с согласования антимонопольных органов Республики Таджикистан. Однако необходимо отметить, что отсутствуют конкретные критерии, которые устанавливают параметры разрешения антимонопольных органов на создание подобных объединений. Чтобы получить согласие антимонопольных органов, учредители

обязаны предоставить пакет документов, который включает в себя всю необходимую информацию о деятельности хозяйствующих субъектов, а также документы, подтверждающие согласие учредителей для вхождения в объединение. Перечень документов, предоставляемых учредителями в антимонопольные органы Республики Таджикистан, устанавливаются Антимонопольной службой при Правительстве Республики Таджикистан.

В соответствии с действующим законодательством, Антимонопольная служба при Правительстве Республики Таджикистан, имеет право отклонить ходатайство, в случае если создание хозяйствующего субъекта может в дальнейшем привести к его доминирующему положению на рынке, и тем самым ограничению конкуренции, или имеет право утвердить ходатайство, если учредители выполняют все необходимые требования, способствующие функционированию системы конкуренции в республике.

Антимонопольный государственный орган должен разрабатывать четкие механизмы стимулирования конкурентных отношений и конкурентной среды рынка. Для этого необходимо:

- реформирование правоприменительной практики на базе учета передовой практики антимонопольного законодательства в мире, которое может обеспечить существенный подъем уровня развития конкурентных отношений;
- развертывание эффективных действий профилактического характера по устранению недобросовестной конкуренции и повышение роли антимонопольной службы в применении антимонопольного законодательства для содействия в установлении совершенной конкуренции;
- усиление участия антимонопольных органов в совершенствовании среды для развития предпринимательства;
- нахождение и умелое применение путей регулирования деятельности естественных монополий, которые призваны обеспечить баланс интересов между монополиями, не монополями и домохозяйствами;
- реализация эффективной политики по защите прав потребителей;
- улучшение практики регулирования антимонопольной деятельности в области рекламы.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что добросовестной конкуренции можно добиться только путем государственного регулирования монополизма.

Антимонопольная политика государства призвана включить в себя комплекс решений, которые направлены на ускорение динамики экономического роста, повышение способности отечественных производителей к производству конкурентных товаров и услуг, а также достижение высокого уровня занятости.

Политика антимонопольного регулирования предопределяет широкое участие антимонопольных органов в выработке экономической политики государства в целом или, по крайней мере, тех её направлений, которые могут непосредственно повлиять на конкурентную структуру рынка, деловую практику, хозяйственную деятельность субъектов рынка.

Формирование здоровой конкурентной среды и правильные действия против монополии наиболее эффективно можно реализовать при помощи научно обоснованной государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан.

Литература

1. Авдашева, С.Б. Конкуренция и антимонопольное регулирование: учеб. пособие [Текст] / С.Б. Авдашева В, А.Аронин, И.К.Ахполов и др. Под ред. А.Г.Цыганова. -М.: Логос, 1999.-368с.
2. Закон РТ «О естественных монополиях» от 6.10.2008г. за №433, от 23.11.2015г. за №1256, от 18.07.2017г. за №1460: [Текст] / Ахбори Маджлиси Оли РТ. №3. - 768с.

3. Закон РТ «О защите конкуренции» от 17.05.2017г. №1417: [Текст] / Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2017.- №5. - 576 с.
4. Князева, И.В. Антимонопольная конкурентная политика в России: учеб. пособие [Текст] / И.В.Князева. - Новосибирск, 1998. - 157с.
5. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] // Дж.М.Кейнс. -М., 1998. -494с.
6. Маркс, К. Капитал / К. Маркс. - М.: М.-Л.: СОЦЭКГИЗ, 2018. - 624 с.
7. Милль, Дж. С. Основы политической экономии. Т.2./Дж.С. Милль. - М., 1980. – 378с.
8. Никеров, Г. Антитрестовское регулирование: монополии и конкуренция [Текст] / Г. Никеров // США: Экономика, политика, идеология. - 1990. - №3. -С.92 - 98.
9. Порттер, М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. [Текст] / М. Порттер.-М.: Международные отношения, 1993. - 895 с.
10. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А.Смит. - М., Соцэкиз, 1962. - 684 с.
11. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика. [Текст] / А. Ю. Юданов. - М.: Ассоциация авторов и издателей Тандем, изд - во ГНОМ - ПРЕСС, 1998. - 384 с.
12. Хайек, Ф. Конкуренция как процедура открытия [Текст] / Ф. Хайек //МЭ и МО. - 1989. - №12 . - С. 5- 15.

УДК: 330.15(575.3)

ТАҲҚИҚОТИ ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР КАС

Абдуллоев Сулаймон Исломович - асистент кафедраи фаъолияти гумрукии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. E-mail: abulloev@mail.ru Телефон: (+992) 918-72-63-70

Дар мақола таҳқиқоти омилҳои таъсиррасон ба рушди соҳибкории хурду миёна дар низоми комплекси агросаноатии кишвар дар шароити бозор баррасӣ гардидааст. Қайд карда мешавад, ки дар шароити муосир рушди фаъолияти хоҷагидории кишвар, аз ҷумла инкишифи соҳибкории хурду миёна дар соҳаи хоҷагии қишилоқ аз омилҳои мухталифи таъсиррасон вобастагии басо қалон дорад.

Таваҷҷӯҳи асосӣ ба ошкор намудани омилҳои таъсиррасон ба рушди соҳибкории хурду миёна дар соҳаи кишоварзӣ ва татбиқи роҳҳои имконпазир равона мегардад. Танзими давлатии соҳибкории хурду миёна дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун омили рушди агросаноатӣ дар маҷмуъ, арзёбӣ карда мешавад.

Инчунин, қайд гардидааст, ки соҳибкории хурду миёна дар низоми иқтисодиёти аграрӣ имкон медиҳад, ки ҳалли масъалаҳои амнияти озуқаворӣ, фароҳам овардани муҳити рақобат, қонеъ гардонидани талабот ба молу маҳсулоти кишоварзӣ таъмин гардад.

Калидвожаҳо: комплекс агросаноатӣ, омилҳои таъсиррасон, корхонаҳои хурду миёна, агробизнес, муносибатҳои бозоргонӣ, амнияти озуқаворӣ, кишоварзӣ, шаклҳои дастгирии давлатӣ, самаранокии иқтисодӣ, соҳибкории хурду миёна, сармоягузорӣ ва танзими давлатӣ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК

Абдуллоев Сулаймон Исломович - ассистент кафедры таможенного дела, Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: (+992) 918 72 63 70. E-mail: abulloev@mail.ru

В статье рассматривается изучение факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в структуре АПК страны в рыночных условиях. Автором отмечается, что в современных условиях развитие экономической деятельности страны, в том числе развитие малых и средних предприятий в сфере сельского хозяйства, находится в сильной зависимости от различных влияющих факторов.

Основное внимание уделяется вопросам выявления факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства и реализации возможных вариантов. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства оценивается как фактор развития агропромышленного комплекса в целом.

Также отмечается, что малое и среднее предпринимательство в аграрной экономике позволяет решать вопросы продовольственной безопасности, создавать конкурентную среду, удовлетворять спрос на сельскохозяйственные товары.

Ключевые слова: АПК, влияющие факторы, малые и средние предприятия, агробизнес, рыночные отношения, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, формы государственной поддержки, экономическая эффективность, малое и среднее предпринимательство, инвестиции и государственное регулирование.

STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN AIC

Abdulloev Sulaimon Ismonovich - assistant of department custom business, Tadjik state финансово-экономического university. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone:: (+992) 918 72 63 70

The article discusses the study of factors influencing the development of small and medium-sized businesses in the structure of the country's agro-industrial complex in market conditions. It is noted that in modern conditions the development of the country's economic activity, including the development of small and medium-sized enterprises in the field of agriculture, is highly dependent on various influencing factors.

The main attention is paid to the issue of identifying factors influencing the development of small and medium-sized businesses in the field of agriculture and the implementation of possible options. State regulation of small and medium-sized businesses in the field of agriculture is assessed as a factor in the development of the agro-industrial complex as a whole.

It is also noted that small and medium-sized businesses in the agrarian economy allow solving food security issues, creating a competitive environment, and satisfying the demand for agricultural products.

Key words: agro-industrial complex, influencing factors, small and medium-sized enterprises, agribusiness, market relations, food security, agriculture, forms of state support, economic efficiency, small and medium-sized businesses, investments and government regulation.

Дар шароити мусир рушди фаъолияти хочагидории кишвар, аз чумла инкишофи сохибкории хурду миёна дар соҳаи хочагии қишлоқ аз омилҳои муҳталифи таъсиррасон вобастагии калон дорад. Бояд қайд кард, ки дар чунин шароит ба ташкил ва рушди фаъолияти корхонаҳои хурду миёна дар хочагии қишлоқ омилҳои таъсиррасон бисёранд. Ин ба он вобаста аст, ки дар шароити тағиyrёбии динамикии табдили фаъолияти сохибкорӣ мӯҳити берунӣ ва доҳилӣ мураккабтар мегарданд.

Тағиyrоти динамикӣ дар замони мусир, муносибатҳои иқтисодӣ ва рушди гуногунҷабҳаи сохибкорӣ дар дехот, ки бо хусусияти фаъолият ва номутаносибии рушди минтақаҳои алоҳидаи кишвар алоқаманд аст, таҳқиқоти ҷиддиро талаб менамояд [10, с. 88]. Бинобар ин, таҳқиқоти танзими давлатии сохибкории хурду миёна ва ошкори омилҳои таъсиррасон ба фаъолияти сохибкорӣ дар КАС-и кишвар аҳамияти авалиндарачаро талаб менамояд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки сохибкории хурду миёна дар шароити мусир соҳаи пешсаф арзёбӣ мегардад, зеро он суръати рушди иқтисодӣ, соҳтор ва сифати маҷмуи маҳсулоти миллиро муайян мекунад. Дар кишварҳои тараққикарда 60-70 фоизи ММД-ро корхонаҳои хурд ташкил медиҳанд.

Қариб нисфи афзоиши маҳсулоти миллӣ ва аз се-ду қисми афзоиши ҷойҳои нави корӣ дар ИМА ба ҳисоби корхонаҳои хурду миёна рост меояд. Аз ин рӯ, ташаккул ва рушди сохибкории хурду миёна яке аз мушкилоти асосии сиёсати иқтисодии Тоҷикистон дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ ба шумор меравад [1, с. 65].

Инчунин, марҳилаи душвори гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати таъхирнопазири ҳалли чунин як масъалаи мухимро, ба мисли ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ки дар кишварҳои пешрафта зиёда аз 70 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад, муайян мекунад.

Соҳибкории хурду миёна дар низоми иқтисодиёти аграрӣ имкон медиҳад, ки ҳалли масъалаҳои амнияти озуқаворӣ, фароҳам овардани мухити рақобат, қонеъ гардонидани талабот ба молу маҳсулоти кишоварзӣ, паст кардани сатҳи бекорӣ, таъмин гардад. Ин зарурати ҳалли проблемаҳои ташаккул ва инкишофи соҳибкории хурду миёна умуман, дар ҳамаи самтҳои иқтисодӣ ба шумор меравад [6, с. 62].

Албатта, барои ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар КАС-и кишвар, пеш аз ҳама, зарурати ошкор намудани омилҳое, ки ба ташаккулёбии ин самти мухими фаъолияти хочагидории кишвар таъсиррасон мебошад, ба миён меояд.

Барои таҳлили омилҳое, ки ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ таъсир мерасонанд, андешаи муаллифонеро, ки оид ба соҳаи мухими иқтисодӣ ақидаҳои мухталиф доранд, баррасӣ менамоем. Таснифи ибтидоиро метавон ба омилҳои дохилӣ ва беруни мухити соҳибкорӣ тақсим кард.

Омилҳои дохилӣ қобилияти мавҷудаи соҳибкорӣ, сатҳи зарурии таҳассуси кормандон, таҷрибаи идоракунӣ ва дигар омилҳоеро дар бар мегиранд, ки ба фаъолияти ҳар як корхона таъсир мерасонанд. Таҳлили муфассалтар нишон медиҳад, ки мухити дохилӣ бо нишондиҳандаҳои зерини сифат алоқаманд аст:

- параметрҳои шахсии соҳибкор (касбӣ, қобилияти пешгӯии рӯйдодҳои дарпешистода, қобилияти амал кардан дар ҳолатҳои хатарнок, қобилияти қабули қарорҳои оптимальӣ, қобилияти кор бо даста, таҳаммулпазирӣ ва фарҳанги зарурии муюшират);
- мавҷудияти маблағҳои зарурӣ ва ё захираҳои моддӣ;
- имкониятҳои мавҷудаи ташкилии истеҳсолот;
- мавҷудияти имкониятҳои таҳқиқоти маркетингӣ [4, с. 154].

Ин омилҳое, ки ба рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёна таъсир мерасонанд, омилҳои дохилӣ ба шумор рафта, дар соҳаи хочагии қишлоқ низ ба омилҳои дохилии ташаккулёбии агробизнес маҳсуб меёбанд. Дар баробари ин, тавре дар боло қайд кардем, ба гайр аз омилҳои таъсиррасони дохилӣ, омилҳои берунӣ низ мавҷуд мебошанд, ки бевосита ба ташакkulёbӣ ва рушди соҳибкории хурду миёна таъсир мерасонанд.

Масалан, И. Герчикова омилҳои беруни мухити соҳибкориро тасниф намуда, онҳоро ба омилҳои таъсиррасони бевосита тақсим мекунад (хусусият ва ҳолати муносибатҳои бозор, талаботи истеъмолкунанда, пешниҳод, шартҳои савдо дар бозор ва гайра) ва омилҳои таъсири ғайримустақим (умумии иқтисодӣ, ҳолати иқтисодии кишвар, фазои мавҷудаи соҳибкорӣ ва монанди инҳо).

Аз нуқтаи назари таҳқиқот қайд кардан зарур аст, ки рушди босуботи соҳибкории хурду миёна ҳамчун омили мухими инкишофи иқтисодиёти миллӣ дар мавриди татбиқи ҳамоҳангӣ омилҳои дар болозикргардида таъмин мегардад. Бояд дуруст дарк кард, ки яке аз ҳадафҳои асосии фаъолияти хочагидории кишвар дар самти инкишофи соҳибкорӣ ин таъмини рушди устувори он мебошад. Аз ин рӯ, таҳқиқоти омилҳои таъсиррасони соҳибкории хурду миёна аз нуқтаи назари таъмини рушди босубот басо мухим арзёбӣ мегардад.

Тавре Р.Р. Кудратов ва М.Н. Эмомов дар шароити ҳозира рушди устувори соҳибкории хурду миёна раванди мушкил мебошад ва аз омилҳои зиёди иҷтимоиву иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Бинобар ин, дар асоси омӯзиши омилҳои мухталиф табииати рушди устувори корхонаҳои хурду миёна, рушди устувор ва динамикаи инкишофи онро муайян кардан мумкин мебошад [5, с. 22].

Дар адабиёти иқтисодӣ дар баробари омилҳои таъсиррасон ба инкишофи соҳибкории хурду миёна, инчунин, таснифоти муҳити макро ва микро мавҷуд мебошад.

Масалан, А. Хоскинг таснифоти худро пешниҳод мекунад, ки дар он макромуҳит ва микромуҳити соҳибкорӣ фарқ мекунад. Ба ақидаи А. Хоскинг, муҳити макро аз омилҳои зерин иборат аст: шароити иқтисодӣ, хукуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоио фарҳангӣ, технологӣ, физикӣ ва географии фаъолият. Дар навбати худ, муҳити микро низоми институтсионалии соҳибкориро муйян мекунад [9, с. 114].

Қайд кардан зарур аст, ки баъзе омилҳои дар болозикршуда, аз он ҷумла, макро ва микромуҳит аз сатҳи баланди танзими давлатии соҳибкории хурду миёнаи КАС ва идоракуни самараноки он вобастагӣ дорад. Аз тарафи дигар, дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёнаи ҳочагии қишлоқ барои тақвияти соҳа новобаста ба ҳавф ва фарқияти минтақавӣ пояи устувори молиявию инфрасохторӣ мегузорад.

Масалан, дар таҳқиқоти В.Г. Басарева исбот шудааст, ки талабот ба қувваи корӣ дар сегменти тиҷорати хурд аз фарқиятҳои мавҷудаи минтақавӣ ва сатҳи ҳавфе, ки аз сатҳи давлатии дастгирии соҳибкорӣ дар минтақа ба вучӯд омадааст, вобаста мебошад. Ин сатҳи муносиби эътиимод иштирокчиёни бозорро ба инкишофи тиҷорат сафарбар менамояд [3, с. 61].

Бо назардошти шароити имрӯзai иқтисодӣ омили танзими давлат ва дастгирий фишангӣ ягона барои иқтисодиёт ва шароити мусоид барои соҳибкорӣ дар ҳочагии қишлоқ нест. Аз ин рӯ, рушди соҳибкории хурду миёна дар соҳаи ҳочагии қишлоқ вақте амалӣ мегардад, ки мавҷудияти шартҳои зарурии ташкилии иқтисодӣ, самти даҳлдори сиёсати давлатӣ, ҷорӣ кардани таъсиси моликияти ҳусусӣ, фароҳам овардани заминаи даҳлдори қонунгузорӣ, эҳёи фаъолияти соҳибкории дехот татбиқ гардад [8, с. 85].

Назария ва таҷрибаи ҳочагидорӣ дар самти фаъолияти соҳибкорӣ омилҳои зиёди таъсиррасонро медонад, ки асостарини онҳо дар расми 1 оварда шудааст.

Тавре аз расми 1 бармеояд, барои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ дар самти фаъолияти соҳибкорӣ зарурати татбиқи ҳамоҳангӣ омилҳои асосии рушди агробизнес ба миён меояд. Танзими давлатии соҳибкории хурду миёна дар шакли дастгирии давлатӣ яке аз омилҳои асоси ва шарти зарурии рушди соҳибкорӣ ба шумор меравад. Бе дастгирии давлатӣ ва пешниҳодҳои имтиёзҳои андозбандӣ ва инчунин, сиёсати дурусти молиявию қарзӣ таъсиси муҳити мусоид барои соҳибкорӣ имконнозӣ мегардад.

Омилҳои таъсиррасон ба инкишофи соҳибкории хурду миёна дар КАС

Танзими давлатии соҳибкории хурду миёна дар шакли дастгирии давлатӣ

Ҳимояи хукуқӣ, таъмини бехатарӣ ва таъсиси муҳити мусоид

Сиёсати молиявии қишвар, мавқеи сиёсӣ ва дастрасии молиявӣ

Сатҳи баланди муҳити рақобатпазирӣ, мавҷудияти захираҳои табииӣ ва иқлими мусоиди сармоягузорӣ

Дастрасӣ ба захираҳои пуливу молиявӣ, сиёсати пуливу қарзии қишвар ва имтиёзҳои андозбандӣ

Рушди шарикӣ давлат ва бахши ҳусусӣ ва таъсири муҳити беруна

Расми 1.- Омилҳои таъсиррасон ба инкишофи соҳибкории хурду миёна дар КАС Сарча: Таҳияи муаллиф

Дастгирии тиҷорати хурд - ин омил яке аз омилҳои марбут ба тадбирҳои дастгирии соҳибкории хурд дар соҳаи қишоварзӣ ба шумор меравад. Такрибан нисфи

соҳибкорон бар ақидаанд, ки мақомотҳои минтақавӣ барои дастгирии соҳибкории хурд чораҳои мушаххасро намеандешанд [6, с. 62].

Бояд қайд кард, ки дар шароити рушди илму техника таъсиси иқлими мусоид барои иштирокчиёни бозор ва таъмини рушди босуботи иқтисодӣ аз сармоягузорӣ, воридоти технологияи пешқадам ва истифодаи самараноки дастовардҳои технологияи илмталаб вобастагӣ дорад. Албатта, барои ноил шудан ба дастовардҳои зикргардида, монеаҳо ва мушкилоти мавҷудбударо дар низоми КАС-и кишвар бартараф кардан лозим меояд.

Бояд қайд кард, ки ба мушкилоти асосии танзими давлатии соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ дар КАС-ии кишвар инҳо дохил мешаванд:

- маблағгузории нокифояи соҳибкории хурду миёнаи соҳаи хочагии қишлоқ;
- механизмҳои қарзиҳии соҳибкорӣ ва арзиши баланди захираҳои кредитӣ;
- номукаммалии дастгирии институтионалии рушд соҳибкорӣ; [7, с. 18].
- сатҳи пасти маблағгузории барномаҳои дастгирии агробизнес;
- сатҳи баланди таваккали соҳибкории хурду миёна дар деҳот;
- сатҳи пасти касбияти кормандон ва нобоварӣ ба лаёқати соҳибкорӣ ва монанди инҳо.

Қайд кардан зарур аст, ки ҳалли проблемаҳои мазкур вазъияти мутаносиби сиёсати дастгирии рушди соҳибкориро дар деҳот талаб мекунад. Воситаҳои таъсири давлат дар ин самт бояд ба ҳамкории мутақобилаи унсурҳои танзими системавии муҳити бозор, пеш аз ҳама, сиёсати рақобат, андоз, нарҳ, гумruk ва тадбирҳои маҳсуси танзими давлатӣ ва дастгирии рушди шаклҳои соҳибкорӣ асос ёбад.

Тадқиқотҳои минбаъдаи рушди соҳибкорӣ дар соҳаи хочагии қишлоқ бояд ба асоснок кардани самтҳои афзалиятноки дастгирии давлатии рушди соҳибкорӣ бо назардошти хусусияти ин ё он минтақа равона карда шаванд [10, с. 96]. Яъне, рушди соҳибкории хурду миёна умуман, аз сиёсати мусоиди инкишофи соҳибкории хурду миёна вобастагии басо қалон дорад. Аз ин лиҳоз, дар давлатҳои тараққикарда ба ин соҳаи муҳими иқтисодӣ дар самти маблағгузорӣ ва дигар шакли дастгирии давлатӣ диққати маҳсус дода мешавад.

Таҳияи тадбирҳо оид ба паст кардани намудҳои гуногуни хавф барои соҳибкорон ҷузъи муҳими стратегияи корхона дар соҳаи таъмини амнияти тиҷорат мебошад. Ба чунин чорабинихо дохил мешаванд:

- ба низом даровардани андозбанӣ ва кам кардани сарбории андоз ба соҳибкорон;
- декриминализацияи фаъолияти иқтисодӣ;
- пурзӯр намудани ҳифзи давлатии ҳуқуқи моликияти соҳибкорон;
- риояи интизоми шартномавӣ, ҷорӣ намудани ҷавобгарии қатъӣ барои вайрон кардани уҳдадориҳои шартномавӣ;
- баланд бардоштани самаранокии низоми ҳалли судии баҳсҳои иқтисодӣ;
- баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузории кишвар;
- такмили заманаи ҳуқуқӣ ва гайра [2, с. 101].

Ҳамин тариқ, дар ин марҳилаи таҳқиқот ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои таъмини рушди босуботи соҳибкорӣ зарурати таҳлили омилҳои таъсиррасон ба соҳибкории хурду миёнаи комплекси агросаноатии кишвар ба миён меояд. Дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёнаи агробизнес барои тақвияти соҳа новобаста ба хавф пояи устувори молиявию инфрасоҳторӣ гузошта, омили муҳимтарини инкишофи соҳибкорӣ арзёбӣ мегардад. Мавҷудияти шартҳои зарурии ташкилию иқтисодӣ, ҷорӣ кардани таъсиси моликияти хусусӣ, фароҳам овардани заманаи даҳлдори қонунгузорӣ, эҳёи фаъолияти соҳибкории деҳот маҳз аз сиёсати дурусти иқтисодии кишвар шаҳодат медиҳад.

Адабиёт

1. Баратова Н. Факторы, влияющие на развитие малого и среднего предпринимательства Республики Таджикистан / Н. Баратова // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. - 2015. - № 5. - С. 60-67.
2. Барейко С. Н. Факторы, риски и угрозы, влияющие на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе и его роль в обеспечении национальной безопасности / С.Н. Барейко // Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир: сборник статей, Санкт-Петербург, 2019. – С. 98-104.
3. Басарева В.Г. Институциональные особенности возникновения малого бизнеса в регионах России. /В.Г Басарева. – М.: EERC, 2002.- 61 с.
4. Евсеева И.Н. Изучение ситуации в секторе малого и среднего бизнеса / И.Н., Евсеева В.М Широнин. - М.: Институт социально-экономического анализа и развития предпринимательства. 2011.- 154с.
5. Кудратов Р.Р. Теоретические аспекты устойчивого развития малого предпринимательства в депрессивном регионе / Р.Р. Кудратов, М.Н. Эмомов //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук, 2015.- № 2/8 (181).- С. 22-28.
6. Наджмидинов Ф.Н. Особенности функционирования и развития малых форм предпринимательской деятельности в сфере услуг (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан): диссер. к.э.н. по спец. 08.00.05./ Ф.Н.Наджмидинов. - Душанбе, 2016. – 156с.
7. Содиков М.С. Эффективность развития конкурентоспособных форм малого и среднего предпринимательства Таджикистана (на материалах сельскохозяйственных предприятий Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана): автореферат дисс.к.э.н. по спец. 08.00.05. /М.С. Содиков. – Душанбе, 2010. -18 с.
8. Содиков М. С. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии соҳибкории хурду миёна / М. С. Содиков, С. И. Абдуллоев // Паёми молия ва иқтисод. - 2021. - №1(25). – С. 80-86.
9. Хоскинг А. Курс предпринимательства / А Хоскинг// М.: Международные отношения, 1993.- С. 114.
10. Шодиев К.К. Организационно-экономические основы развития малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве (на материалах Согдийской области): диссер.к.э.н. по специальности 08.00.05 /К.К. Шодиев. - Душанбе, 2019.- 156с.

УДК: 502.51

ЧАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАШАҚКУЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ТАВОЗУНИ ОБӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Зардова Зарина Самадовна - ассистент кафедраи иқтисоди миллии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроғ: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Телефон: (+992) 93-804-88-11. E-mail: Zardova-zarina@mail.ru.

Мақола ба ҷанбаҳои назариявӣ-методологии ташаккули механизми танзимнамоии тавозуни обӣ дар минтақа бахшида шудааст. Дар шароити мукаммалгардонии сиёсати экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳое қабул гардидаанд, ки масъалаҳои вобаста ба ҳифз ва нигоҳдошти захираҳои обиро ба танзим хоҳанд расонд. Дар ин радиф мавқеи маҳсусро ҷанбаҳои илмии истиғфодаги оқилони табиат ташкил медиҳад. Дар ин масъала нақии асосиро корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, навғониҳои илмӣ, қашфиёт, эҷодиёт мебозанд, ки онҳо дар натиҷа ҳосилнокии меҳнатро афзун ва сифати маҳсулоти истеҳсолишавандаро мукаммал гардонида, ба нигоҳдошти муҳити зист таъсири мусебӣ расонида, ба сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолишавандадаро сатҳи минтақа саҳми назарраси худро хоҳанд гузошт. Дар асоси ақидаҳои олимони ватаниву хориҷӣ доир ба ташаккули механизми танзими тавозуни обӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҷои мушаххас карда шудааст. Инчунин, муаллиф дар мақола омилҳои устувори экологӣ-иқтисодии рушди минтақаро пешниҳод намудааст.

Калидвоҗаҳо: иқтисодиёт, минтақа, иқтисодиёти минтақавӣ, механизм, танзим, захираҳои обӣ, тавозун, таҳқиқот, рушд, истеҳсолот.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Зардова Зарина Самадовна - ассистент кафедры национальной экономики Таджикского национального университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 93-804-88-11. E-mail: Zardova-zarina@mail.ru.

Статья посвящена теоретико-методологическим аспектам формирования механизма регулирования водного баланса региона. В контексте совершенствования экологической политики Республики Таджикистан приняты документы, которые будут регулировать вопросы, связанные с охраной и сохранением водных ресурсов. В связи с этим особое место занимают научные аспекты рационального природопользования. Незаменимую роль в этом вопросе играют научно-исследовательские работы, научные инновации, открытия, творчество, которые повысят производительность труда, повысят качество выпускаемой продукции, положительно скажутся на охране окружающей среды, внесут существенный вклад в уровень конкурентоспособности предприятия производимой продукции на региональном уровне. На основании мнений отечественных и зарубежных ученых внесены конкретные предложения по формированию механизма регулирования водного баланса в регионах Республики Таджикистан. Также в статье автор представил устойчивые эколого-экономические факторы развития региона.

Ключевые слова: экономика, регион, региональная экономика, механизм, регулирование, водные ресурсы, баланс, исследования, разработки, производство.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE MECHANISM OF WATER BALANCE REGULATION IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Zardova Zarina Samadovna - Assistant of the Department of National Economics of the Tajik National University, Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: (+992) 93-804-88-11. E-mail: Zardova-zarina@mail.ru.

The article is devoted to the theoretical and methodological aspects of the formation of the mechanism for regulating the water balance of the region. In the context of improving the environmental policy of the Republic of Tajikistan, documents have been adopted that will regulate issues related to the protection and conservation of water resources. In this regard, a special place is occupied by the scientific aspects of rational environmental management. An indispensable role in this matter is played by research work, scientific innovations, discoveries, creativity, which will increase labor productivity, improve the quality of products, have a positive impact on environmental protection, and make a significant contribution to the level of competitiveness of the enterprise. production at the regional level. Based on the opinions of domestic and foreign scientists, specific proposals were made on the formation of a mechanism for regulating the water balance in the regions of the Republic of Tajikistan. Also in the article, the author presented sustainable environmental and economic factors for the development of the region.

Keywords: economy, region, regional economy, mechanism, regulation, water resources, balance, research, development, production.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он баъди истиқлоли давлатиро ба даст овардан рӯй овард, зарурати аз сари нав дида баромадани механизми танзимнамоии ҷараёнҳои идоракуни мінтақавии истифодаи захираҳои обӣ ва дар асоси он тартиб ва таҳияи тавозуни обӣ ба вучуд омад. Дар шароити иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мінтақаҳои алоҳидай он, ки аксарияти он дар шароити хушкӣ баланд арзи вучуд доранд, механизми ягонаи амалкунандай истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ истифода мегардад ва он ҳамаи муаммоҳои ҷойдоштаи вобаста ба обро ҳал карда наметавонад. Муаммои асосӣ дар

мавчудияти тавозуни обӣ ва ҳолати исфодаи захираҳои обӣ аз ҷониби субъектҳои обистифодабаранд ва обистеъмолқунанда ба ҳисоб меравад. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии истифодаи комплексии захираҳои обӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки пеш аз ҳама, тавозуни обӣ тартиб дода шавад ва дар асоси он соҳаҳои иқтисоди миллӣ фаъолияти худро дар истифодаи захираҳои обӣ ба роҳ монанд.

Тӯли солҳои охир минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳудуди онҳо захираҳои обӣ нобаробар тақсим шудаанд, захираҳои обиро барои қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва ба хотири нигоҳ доштан ва ҳифзи муҳити зист истифода мебаранд. Дар баробари ин, аз ҷониби онҳо коркарди афзалиятҳо ва сamtҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обиро ба роҳ мондаанд. Ин ҳолат танҳо дар асоси мавчуд будани тавозуни обӣ метавонад амалӣ карда шавад.

Истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ дар низоми иқтисодӣ, бешак, ба рушди босуботи иқтисодӣ оварда мерасонад. Захираҳои обӣ дар бештари мавридҳо ҳамчун омили рушди иқтисодӣ баромад менамоянд. Дар ин радиф бояд қайд намуд, ки аз як тараф, захираҳои обӣ ҳамчун омил баромад менамоянд, аз тарафи дигар бошад, онҳо ҳамчун нишондиҳанда низ дар низоми омилҳои экологӣ-иктисодӣ барои расидан ба рушди босуботи иқтисодӣ низ метавонанд истифода гарданд. Низоми омилҳои экологӣ-иктисодӣ дар шароити имрӯза бисёр мураккаб ва гуногунпаҳлу буда, доираи истифобарии онҳо васеъ шуда истодааст ва дар ҳар як давлат, минтақаи алоҳида, ё ин ки воҳидҳои маъмурии онҳо бо тарзи гуногун истифода хоҳанд шуд. Барои дарки дурусти гуфтаҳои боло, зарур аст, ки асосҳои назариявии истифодаи захираҳои обиро дар корҳои олимони дигар мавриди омӯзиш қарор дихем.

Дар бораи тарҳи мағҳуми захираҳои обӣ фикру ақидаҳо зиёданд. Тибқи назари М.Ф. Срибний, зери мағҳуми захираҳои обӣ на танҳо моддаи органикӣ, инчунин, ҳамаи объектҳои обӣ, аз қабили дарёҳо, обҳои зеризаминӣ, пиряҳҳо, кӯлҳо, баҳрҳо, уқёнусҳо ва, инчунин, обанборҳои сунъӣ фаҳмида мешаванд [7, с.25].

Дар энсиклопедияи иқтисодии Б.Г. Саушкин, А.М. Колотиевский ва Ю.К. Ефремов низ захираҳои обӣ ҳамчун захираҳои табиие, ки дар натиҷаи фаъолияти иқтисодии одамон истифода хоҳанд шуд. А.А. Минс қайд менамояд, ки дар марҳилаи инкишофи қувваҳои истеҳсолқунанда ва дараҷаи омӯзиши онҳо захираҳо метавонанд ҳамчун қонеъкунандаи талаботи истеъмолқунандагон гарданд, ки он иштироки бевоситаи худро дар фаъолияти моддӣ мерасонад [2, с.304]. Гуфтаҳои А.А. Минс ба захираҳои реалий равона карда мешавад. Ба ибораи дигар, ин аз ин гурӯҳи захираҳо қисмати он чудо карда мешавад, яъне онҳо гурӯҳи захираҳои обие ба ҳисоб мераванд, ки бо ягон сабаб (дар натиҷаи таъмин намудани ҳолати техникӣ) мавриди истифода қарор намегиранд ва онҳо танҳо барои нигоҳдошти табиат истифода хоҳанд шуд. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки дар шароити вазъи имрӯзаи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои алоҳидаи он, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва пеш аз ҳама, истеъмоли ин гуна неъматҳо (захираҳои обӣ) рӯ ба афзоиш аст, сатҳ ва мавкеи онҳо низ меафзояд. Диққати асосӣ дар ин маврид ба сатҳи имкониятҳои технологий он дар истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ дода мешавад. Ба ақидаи мо, дар ин ҳолат захираҳои потенсиалий (иктидорӣ) ба захираҳои имконпазир мубаддал мегарданд.

Бояд қайд намуд, ки захираҳои обӣ танҳо дар ҳолате ба захираҳои воқеӣ мубаддал мегарданд, ки агар дар марҳилаи рушди иқтисодӣ, ки дар айни замон он ҳамчун нишондиҳандаи асосии тараққиёти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, онро барои манфиати иқтисодии иқтисоди миллӣ истифода намуд. Ба ибораи дигар агар гӯем, обҳое, ки аз қаламрави ҷумҳурий ба дигар давлатҳои ҳамсоя равона мегарданд ва ягон манфияти иқтисодӣ намедиҳанд, ба ин гурӯҳ ворид намегарданд. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи тавозуни захираҳои обӣ, ба ин нуқта бояд аҳаммияти маҳсус зоҳир намуд. Ҳолати дигар, ин сатҳи истифодаи захираҳои обӣ дар минтақаҳои кишвар ба ҳисоб меравад. Ба ҳамагон маълум аст, ки захираҳои обӣ дар минтақаҳои кишвар ба роҳ монанд таҷрибаи бисёр давлатҳои

тараққикардаи дунё гувоҳӣ медиҳад, ки коркарди тавозуни обӣ хусусияти бевоситаи минтақавиро доро мебошад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ, рушди босуръати соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пеш аз ҳама, саноат, кишварзӣ ва ҳочагии манзилию коммуналӣ ва дараҷаи истифодабарии захираҳои обӣ дар ҳамаи баҳшҳо афзоиш ёфта истодааст. Ҳолати охирин тақозо менамояд, ки ҷораҳои маҳсус барои беҳтарнамоии нақшаҳои идоракунӣ ва самаранокии истифодаи захираҳои обӣ на танҳо дар сатҳи иқтисоди миллӣ, инчунин, дар сатҳи минтақаҳои алоҳида низ коркард ва таҳия гардад. Ин ҳолат бисёр зарур аст, чунки маҳз аз ҳудуди минтақаҳо дарёҳои байнисарҳадӣ убур мекунанд. Дар баробари ин, аз ҳолат ва сатҳи самаранокии обистифодабарӣ дар сатҳи давлат ва минтақаҳои алоҳидаи он дар бисёр ҳолат қарорҳои сатҳи давлатӣ ва байналмилалии проблемаҳои экологӣ-иктисодӣ вобастагии калон доранд. Дар шароити қунунӣ истифодаи нақшаҳои муътадил, оқилона ва самараноки обистифодабарӣ шароитҳои муносибро барои рушди сатҳи некуаҳволии аҳолӣ, таракқиёти рӯзағузуни иқтисодиётро дар сатҳи давлат ва минтақа, ҳифзи муҳити зист, нигоҳдошти экосистемаи водиҳо ва кӯҳҳо замина мегузорад.

Бояд тазаккур дод, ки барои дарки дурусти рушди босуботи минтақа ҳангоми омӯзиши захираҳои обӣ дар корҳои олимони ватаний Ҳ.А. Одинаев, А.И. Раҳимов, С.А. Эркаев, Р.Р. Раҳимзода, Н.М. Асозода, Ҳ.М. Асоев, Н.З. Нуров, Ш.Т. Одинаев ва Ф.А. Абдураҳмонов мағҳумҳои “обистифодабаранд” ва “обистеъмолқунанда”-ро аз ҳамдигар чудо менамоянд [6, с.102].

Ба соҳаҳои “обистифодабаранд”, пеш аз ҳама, соҳаҳое доҳил мешаванд, ки на ҳуди обро, балки энергияи онро истифода менамоянд ва обро ҳамчун элементи ландшафт истифода менамоянд: масалан, гидроэнергетика, нақлиёти обӣ, моҳидорӣ, комплекси рекреатсионӣ.

Ба соҳаҳои “обистеъмолқунанда” соҳаҳое шомил мегарданд, ки обро аз манбаъҳои табии гирифта, барои истеъмолот равона месозанд ва дар натиҷа коркарди маҳсулотро ба роҳ монда, обро ба дигар манбаъ равона месозанд. Ба соҳаҳои “обистеъмолқунанда” дар бештари мавриҷҳо ҷунин соҳаҳо, ба монанди саноат, кишварзӣ, ҳочагии манзилию коммуналӣ ва амсоли инҳо шомиланд, ки обро бе баргардонидан истеъмол менамоянд. Аз ин бармеояд, ки ҳангоми баррасии рушди босуботи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ё ин ки экологӣ дикқати асосӣ бояд ба “обистеъмолқунанда” дода шавад. Зоро онҳо дар бештари мавриҷҳо ба ҳолати табии таъсири ҳудро расонида метавонанд. Ҳолатҳои истиснӣ дар мавриди соҳаҳои “обистифодабаранд” мавҷуд аст, ки онҳоро дар бештари мавриҷҳо ҳамчун форсмажор (ҳолати эҳтимолӣ) фаҳмидан зарур аст. Ҳангоми тартиби тавозуни захираҳои обӣ низ соҳаҳои дар боло зикргардида бояд ба инобат гирифта шаванд.

Аз лиҳози иқтисодӣ, дар ҷараёни идоракунии истифодабарии захираҳои обӣ дар бештари мавриҷҳо ба нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ такя менамоянд. Нишондиҳандае, ки вазъи рушди иқтисодию иҷтимоии минтақаро инъикос менамояд, дар бештари мавриҷҳо ин маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Г.А. Приваловская ба он ақида аст, ки маҷмуи хусусиятҳо ва захираҳои объектҳои обӣ, ки дар ихтиёр дорем ва онҳо дар дилҳоҳ ҳолат метавонанд истифода гарданд ва дар баробари ин хусусияти қонеъ гардонидани талаботи аҳолиро дошта бошанд, дар он ҳолат захираҳои обӣ метавонанд ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ таъсири бевоситаи ҳудро расонанд [5, с.5]. Ҷӣ гунае ки дар ин ҷо маълум мегардад, мавқеи маҳсусро низомтаъминкунанда, яъне захираҳои обӣ ҳамчун муттаҳидкунандаи омилҳои гуногуни таъсиррасон ишғол менамояд, ки дар он экосистемаи объектҳои обӣ ташаккул меёбад ва бо омилҳои антропогенӣ ва экологӣ алоқаи бевоситаро дорост.

Масъалаҳои вобаста ба об дар шароити имрӯза ҷараёни муҳим ва душвори ҳаёти субъектҳои иқтисодӣ гардида, на танҳо дар доираи иқтисоди миллӣ, балки дар ҳудудҳои воҳидҳои соҳторӣ низ гардидаанд. Муаммоҳои обӣ на танҳо хусусияти экологӣ-иктисодӣ доранд, инчунин, дар баробари ин, хусусияти муҳимми стратегӣ

дошта, ҳамчун омили бехатарӣ дар минтақаҳои гуногуни дунё арзёбӣ мегардад. Дар шароити қунунӣ об метавонад ҳамчун манбаи ҳамкориҳои шарикӣ байни давлатҳо ва минтақаҳои гуногун дида баромада шавад. Дар ин радиф зарур аст, ки захираҳои обӣ дар асоси бастаи шартномаҳои байнидавлатӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Захираҳои обӣ ва масъалаҳои идоракуни истифодаи онҳо қисмати муҳимми стратегияи рушди босуботи экологӣ-иқтисодӣ дар ҳудудӣ минтақаҳо гардидааст. Зарурати ба рушди босубот расидан дар соҳаи обистифодабарӣ ба созишномаҳои байналмилалӣ ва ҳалли ин масъалаҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ ба миён омадааст. Бо ибораи дигар, масъалаҳои истифодаи захираҳои обӣ ва имкониятҳои ноил гардидаан ба рушди босуботи иқтисодӣ ва экологӣ танҳо дар доираи иқтисодиёти як давлат амалӣ намегардад. Аз ин рӯ, барои ҳар як давлат, маҳсусан барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бештари захираҳои обии минтақаи Осиёи Марказӣ ҷойгир шудаанд, зарур аст, ки барои ба ин мақсад расидан, ҳамкориҳои байналмилалии ҳудро дар соҳаи обистифодабарӣ ҷоннок намояд. Асоси ҳамкориҳои байналмилалиро объектҳои обӣ ташкил медиҳанд. Тибқи ақидаи бъазе мутахассисони соҳаи обӣ, объектҳои обӣ ҳамчун боҳамякҷояшавии ҳама гуна обҳо чи дар ҳушкӣ ва чи дар зери замин ба ҳисоб рафта, хусусиятҳои паҳноварӣ ва ҷараёни танзимнамоиро дар ҳуд инъикос намудаанд [10, с.37-38].

Дар ҳақиқат, мағҳуми захираҳои обиро дар мадди аввал зарур аст, ки ба объектҳои обӣ тааллуқ донем, ки он сарчашмаи ин гуна захираҳо ба ҳисоб рафта, сипас метавонем захираҳои обиро дар ҳудудҳо (минтақаҳо) мавриди омӯзиш қарор дихем. А.И. Чеботарев дар лугати обии ҳуд қайд менамояд, ки агар дар давлат қисман истифода намудани обҳои рӯйизаминӣ ва зеризаминӣ ба роҳ монда шавад, пас зери мағҳуми захираҳои обӣ захираҳои маҷрои солонаи дарёҳоро мефаҳманд [9, с.304]. Чунин шарҳи мағҳуми захираҳои обӣ имкониятҳои васеъро ҳоҳад дод. Пеш аз ҳама, гап дар бораи он меравад, ки ин гуна шарҳ ҳос барои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад, зеро ки сарчашмаи асосии обҳои дар қаламрави Тоҷикистон ташаккулӯфта ин пиряҳҳо ба ҳисоб рафта, онҳо дар навбати ҳуд дарёҳоро ташкил медиҳанд. Ҳолати дигар бошад, ин таҳия ва коркарди тавозузун (баланс)-и обӣ ба ҳисоб меравад, ки маҳз дар ҳолати муайян намудани обе, ки аз дарёҳои кишвар истифодашаванда асоси онро ташкил ҳоҳад кард. Албатта, дар ин хусус мавриди зикр аст, ки ба гайр аз захираҳои обии дарёҳо, инчунин, дар кишвар дигар сарчашмаҳо низ мавҷуданд, вале онҳоро дар қисмати асосии тавозузуни обӣ инъикос намудан душвор аст. Чунки ҳолати истифодабарии онҳоро аз ҷониби субъектҳои иқтисодӣ бисёр кори душвор аст.

Масъалаҳои тартиби тавозуни обӣ таърихи тӯлони надоранд ва тайи якчанд даҳсолаи охир мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Тавозуни обӣ дар Иттиҳоди Шуравӣ барои ҳар як давлат, инчунин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ тартиб дода мешуданд. Тавозуни обӣ аз лиҳози иқтисодӣ ин баробариест, ки дар он тавозуни байни ҳароҷоти обистифодабарӣ ва тағиироти ҳаҷми оби истифодашуда барои қонеъгардонии талаботи аҳолӣ ва субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Барои тасаввуроти аниқ пайдо намудан оиди тавозуни обӣ зарур аст, ки ба хусусиятҳои гидрологияи он таваҷҷӯҳ зоҳир намоем.

Ҷӣ гунае ки муаллифони китоби “Гидрологияи умумӣ” Л.К. Давидов, А.А. Дмитриева ва Н.Г. қайд менамоянд, тавозуни обиро метавон бо чунин формула инъикос намуд [1, с.454]:

$$X + Y_{\text{п}} + Y_{\text{гр}} + K = Z + Y_{\text{ст}} + Y_{\phi} + q + \Delta W, \quad (1)$$

X – бориишоти атмосферӣ, Y_п – маҷрои дарёҳо, Y_{гр} – ҳоки замин,

K – конденсатсияи буғҳои обӣ, Z – буҳоршавӣ, Y_{ст} – маҷрои асосии дарё, Y_φ – филтратсия (полоши), q – ҳароҷоти бебозгашти об, ΔW – тағиироти ҳаҷми захираҳои обӣ дар кӯл дар муҳлати муайянӣ вақт.

Аз сабабе ки ҳамаи элементҳои баробарӣ бо воҳидҳои ҷенаки гуногун оварда мешаванд, дар бештари мавридҳо ҳолати тавозуниро пайдо кардан душвор мегардад.

Дар шароити иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳиссаи бештари захираҳои обиро дарёҳо ташкил медиҳанд, формулаи (1) –ро метавон дар шакли зерин нишон дод:

$$X + Y_{\text{п}} = Z + Y_{\text{ср}} + \Delta W; \quad (2)$$

Ҷӣ гунае ки мутахассисони баҳшҳои муҳталиф, аз он чумла иқтисодчиён, қайд менамоянд, тайи якчанд соли охир масъалаҳои арзёбии захираҳои обӣ дар асоси баробарии зерин амалӣ мешаванд:

$$P = Y + E, \quad (3)$$

Дар ин ҷо, P – боришоти атмосферӣ, ки дар обанбори дарё мерезад, Y – маҷрои дарё.

Ҳамин тариқ, ҳулосаи гуфтаҳои боло водор месозад, ки мағҳуми захираҳои обиро дар низоми омилҳои экологӣ-иқтисодии рушди босуботи иқтисодӣ шарҳ диҳем. Ба ақидаи мо, зери мағҳуми захираҳои обии дилҳоҳ объект, ё ин ки ҳудуди муайян фосилаи муайянни миёнае, ки дар он захираҳои обӣ истифода мегарданд ва онро барои рушди иқтисодии минтақаи алоҳида сафарбар намоянд, ки хусусиятҳои экологии он ба инобат гирифта шавад. Чунин шарҳи ботафсил дар ду маънӣ фаҳмида мешавад: дар мадди аввал, хусусиятҳои иқтисодии истифодабарии захираҳои обӣ, ки дар максимизатсияи манфиатҳои иқтисодӣ инъикос мегардад. Ҳолати дигар бошад, ин истифодай самараноки захираҳои обӣ бо дарназардошти манфиатҳои экологӣ, ки ба рушди босуботи муҳити зист нигаронида шудааст, равона мегардад. Бо ибораи дигар, истифодай захираҳои обӣ бояд манфиатҳои экологии чомеаро дар бар гирад. Дар корҳои олимони гарб низ дар солҳои охир қайд мегардад, ки ба хотири беҳдошт ва ҳифзи муҳити зист аз манфиатҳои иқтисодӣ бояд даст қашид. Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки наслҳои оянда он фоидай иқтисодие, ки мо имрӯз аз даст медиҳем, онҳо моли худ ҳоҷанд кард [8].

Бояд қайд намуд, ки чунин шарҳи захираҳои обӣ дар доираи омилҳои экологӣ бояд дид ба баромада шаванд. Маҷмуи омилҳои экологӣ дар доираи консепсияи “рушди босубот” мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Консепсияи рушди босубот аввалин маротиба дар илм аз ҷониби Комиссияи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва рушд соли 1987 амалӣ гардидааст. Зери мағҳуми рушди босубот чунин тараққиёти ҷамъиятие фаҳмида мешавад, ки талаботи имрӯзаро қонеъ намуда, талаботи ояндаи ҷомеаро зери таҳдид намегузорад. Консепсияи мазкур дар натиҷаи якҷояшавии се баҳши ҷамъиятий ба вуқӯъ пайвастааст: иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ [3, с.48].

Аз лиҳози экологӣ, рушди босубот таъминкунандай мӯтадили низоми биологӣ ва ҷисмонӣ фаҳмида мешавад. Дар ин маврид дикқати асосӣ ба нигоҳдошти қобилияти чунин низомҳо ба тағиیرёбӣ нигаронида мешавад ва ягон ҳолати идеалий дар он мушоҳида карда намешавад. Ҳурдашавии захираҳои табӣ, маҳсусан захираҳои обӣ (ифлосшавӣ, камшавӣ) бад шудани муҳити зист ва аз даст додани ҷисмҳои биологӣ қобилияти низоми экологиро ба инкишофёбӣ заиф мегардонад. Тайи якчанд даҳсолай охир масъалаҳои ҳифзи муҳити зист нисбати солҳои қаблӣ нигаронкунандай мушоҳида мешавад ва дар шароити имрӯза онҳо ба яке аз проблемаҳои глобалий мубаддал гардидаанд ва дар бештари мавридҳо ба сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таъсири манғӣ мерасонанд.

Ҳ.А. Одинаев қайд менамояд, ки ҳалли проблемаҳои рушди босубот дар сатҳи минтақаӣ алоқаи бевосита ва зичро бо вазъи ояндаи нигоҳдошти ва беҳдошти экосистема (обӣ, кӯҳӣ, аграрӣ ва ғ.) пайдо ҳоҳад кард [4, с.104]. Ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта, қайд намудан мумкин аст, ки экосистема ҳамчун сарчашмаи асосии ташаккулёбии захираҳои обӣ, энергетикӣ ва дигар захираҳои минтақа ҳоҳад гардид ва дар ин асос ба рушди бозори хизматрасониҳои экосистемавӣ мегардад. Дар шароити тағиирёбии иқлими бозори номбурда метавонад ҳамчун асос дар стратегияи умумии идоракунии захираҳои обӣ-энергетикӣ гардад ва дар ин хусус зарурати танзимнамоии тавозуни манфиатҳои гуногун ҳоҳад гардид.

Дар шароити мукаммалгардонии сиёсати экологии Ҷумхурии Тоҷикистон ҳучҷатҳое қабул гардидаанд, ки масъалаҳои вобаста ба ҳифз ва нигоҳдошти захираҳои обиро ба танзим ҳоҳанд расонд. Дар ин радиф мавқеи маҳсусро ҷанбаҳои илмии истифодаи оқилонаи табиат, истифодабарии он ташкил медиҳанд. Таъхирнопазир дар ин масъала корҳои илми таҳқиқотӣ, навгониҳои илмӣ, қашфиёт, эҷодиёт мебошанд, ки онҳо дар натиҷа ҳосилнокии меҳнатро афзун гардонида, сифати маҳсулоти истеҳсолшавандаро мукаммал гардонида, ба нигоҳдошти муҳити зист таъсири мусбӣ расонида, ба сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти истеҳсолшаванд дар сатҳи минтақа саҳми назарраси худро ҳоҳанд гузашт. Дар мутобиқат бо тамоюлҳои муосири рушди иқтисодӣ ошкор гардидааст, ки бе истифодаи захираҳои интеллектуалий, ки дар натиҷаи корҳои илмӣ бевосита истифода гардида истодаанд, рушди динамикии иқтисодиро ба даст овардан имконнопазир мегардад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки барои ҳадафҳои гузашташуда ва дар баробари онҳо нигоҳдошти бехатарии экологӣ ба сиёсати оқилонаи иқтисоди минтақавӣ бояд гузашт, ки дар он, бешубҳа, омилҳои экологӣ бояд ба инобат гирифта шаванд.

Ҳамаи омилҳои экологӣ-иктисодии рушди босуботи минтақа низоми мураккаб ба ҳисоб рафта, бо мақсадҳои стратегии давлат алоқамандии бевоситаро дар ҳуд инъикос менамоянд. Ҳамаи омилҳои экологӣ-иктисодиро метавон ба гурӯҳҳои алоҳида чудо намуд (расми 1).



Расми 1. Омилҳои устувори экологӣ-иктисодии рушди минтақа (тадхияи муаллиф)

Ҳамаи омилҳои дар расм овардашуда бо ҳам алоқамандии зич доранд ва дар бештарни мавриҷҳо яке дигареро пурра менамояд. Бояд қайд намуд, ки асоси илмии

гурӯҳбандии омилҳои экологӣ-иқтисодии рушди босуботи минтақа таърифи ягонаро дар шароити имрӯза пайдо накардааст.

Ҳамин тариқ, диде баромадани ҳамаи омилҳое, ки ба таъмини рушди босуботи экологӣ-иқтисодии минтақа таъсири бевоситаи худро мерасонанд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки онҳо қувваи асосӣ ва ҳаракаткунандай экологизатсияи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоҳанд гашт. Диде баромадани ҳар як омил дар алоҳидагӣ ва дар алоқамандӣ бо дигар омилҳо метавонад сиёсати экологии кишварро боз ҳам мукаммал гардонад.

Адабиёт

1. Давыдов Л.К. Общая гидрология / Л.К. Давыдов, А.А. Дмитриева, Н.Г. Конкина. - Ленинград: Изд-во ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1973. – 454 с.
2. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов / А.А. Минц. — М.: Мысль, 1972. - 304 с.
3. Мантаева Э.И. Экологическая составляющая социально-экономического развития региона / Э.И. Мантаева, И.В.Слободчикова, С.Н. Андреева // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2012. - № 1(87). - С. 47-50.
4. Одинаев Х.А. Экосистемные услуги и компенсационные механизмы в условиях трансграничного водопользования / Х.А. Одинаев // Диалог: политика, право, экономика. Изд. Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств. - 2017. - №1(4). - С. 103-111.
5. Приваловская Г.А. Ресурсопользование в современных условиях / Г.А. Приваловская // Известия Российской академии наук. Серия географическая. - М., 1990. - №3. - С.5-9.
6. Раҳимов А.И. Захираҳои об ва нақши он дар рушди хочагии қишлоқ / А.И. Раҳимов, С.А. Эркаев, Р.Р. Раҳимзода // Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. - 2021. - №3 (69). - С. 100-106.
7. Срибный М.Ф. Физико-технические проблемы овладения водными ресурсами. В кн.: Исследование поверхностного и подземного стока / М.Ф. Срибный. - М., 1967. - С. 7-25.
8. Халил М.Р. Концепция зеленой экономики: основные положения и перспективы, экономические механизмы и условия перехода к зеленой экономике / М.Р. Халил / Молодой ученый. - 2018. - №45. - С. 98-100. – [электронный ресурс] URL <https://moluch.ru/archive/231/53628/> (дата обращения: 29.07.2019).
9. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь / А.И. Чеботарев. - Л.: Гидрометеоиздат, 1970. - 304 с.
10. Яковленко Н.В. Эколого-экономические методы управления водопользованием в вододефицитном регионе / Н.В. Яковленко, И.Н. Алферов // Научный результат. Серия технологии бизнеса и сервиса. – Т.2. – 2016. - №2. – С. 37-38.

УДК: 338.24

ХУСУСИЯТ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Давлатзода Дилшод Шерали – докторант PhD-и кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: (+992) 985-29-12-11. E-mail: dilshodjon.davlatzoda@gmail.com

Дар мақола хусусиятҳои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ва нақши онҳо барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ мавриди омӯзиши ва таҳлил қарор гирифтааст. Аз

чумла, қайд гардидааст, ки ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат, аз ҷумла ташаккулёбии даромадҳои буҷети давлатӣ, бартарафсозии қасри буҷети давлатӣ, таҷбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаҳои соҳавии давлатӣ ва г. муҳим арзёбӣ мегардад. Бинобар ин, дар шароити кунунӣ истифодаи мақсадноки манбаи беруна бо назардошти маҳдуд будани имкониятҳои доҳилии кишвар зарур аст. Дар ин радиғ вобаста ба фаъолияти корхонаҳои мушитарак ва субъектони минтақаҳои иқтисодӣ таҳлилҳо гузаронида, ҷиҳати тақвияти ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ хулосаҳои муваҳҳасро пешниҳод намудааст.

Калидвоҷсаҳо: сармоя, сармояи хориҷӣ, корхонаҳои мушитарак, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҳадафҳои стратегӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, сатҳи бекорӣ, рушди иқтисодӣ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Давлатзода Дишод Шерали - докторант PhD кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: (+992) 985-29-12-11. dilshodjon.davlatzoda@gmail.com

В статье изучены и проанализированы особенности привлечения иностранных инвестиций и их роль в обеспечении устойчивого экономического развития. В частности, отмечается, что привлечение иностранных инвестиций в решение социально-экономических проблем страны, в том числе формирования доходов государственного бюджета, устранения дефицита государственного бюджета, реализация Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и других отраслевых государственных программ - может стать важной оценкой в решении вышеуказанных проблем. Поэтому в нынешних условиях необходимо целенаправленное использование внешних ресурсов с учетом ограниченных внутренних возможностей страны. В связи с этим проведен анализ, связанный с деятельностью совместных предприятий и субъектов свободных экономических зон, и представлены конкретные выводы в части усиления привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: капитал, иностранные инвестиции, совместные предприятия, свободные экономические зоны, стратегические цели, инвестиционные проекты, уровень безработицы, экономическое развитие.

FEATURES AND BENEFITS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Davlatzoda Dilshod Sherali - PhD student, Department of Finance, Tajik State University of Finance and Economics. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. Phone: (+992) 985-29-12-11. dilshodjon.davlatzoda@gmail.com.

The article studies and analyzes the features of attracting foreign investment and their role in ensuring sustainable economic development. In particular, it is noted that attracting foreign investment in solving the socio-economic problems of the country, including the formation of state budget revenues, elimination of the state budget deficit, the implementation of the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 and other sectoral state programs - may become important assessment in solving the above problems. Therefore, in the current conditions, it is necessary to purposefully use external resources, taking into account the limited internal capabilities of the country. In this regard, an analysis was carried out related to the activities of joint ventures and subjects of free economic zones, and presented specific conclusions in terms of strengthening the attraction of foreign investment.

Key words: capital, foreign capital, joint ventures, free economic zones, strategic goals, investment projects, unemployment rate, economic development.

Барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ сармоягузории хориҷӣ яке аз омили муҳимест, ки бисёре аз кишварҳои пешрафта ва рӯ ба тараққӣ ба он таваҷҷуҳи худро доранд. Маҳз сармоягузории хориҷӣ асоси рушди иқтисодии кишварҳои ҷаҳон гардида, ҳамзамон, рушди фазои мусоиди сармоягузории кишварро аз рӯйи нишондиҳандаи асосӣ ҳангоми таҳлили имкониятҳои сармоягузорӣ дар ин ё он кишвар аз ҷониби сармоягузорони хориҷӣ инъикос мекунад.

Масъалаҳои ҷалби сармоягузорҳои хориҷӣ ва ҷалби онҳо ҳамеша диққати олимон, иқтисодчиёнро ҷалб менамуданд, зоро ки сармоягузориҳои хориҷӣ бевосита ба фаъолияти субъектҳои ҳочагидорӣ таъсир расонида, дар умум, муайянкунандай раванди рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Иқтисодчии машҳури асри XX, асосгузори мактаби классикӣ Карл Маркс чунин ақида дорад: “Сармоя миллат надорад”. Дар ин замана, маблағҳои пулӣ, воситаҳои асосӣ, моликияти зеҳнӣ ва дигар дороиҳо мақсаднок истифода бурда шуда, бояд миллат, нажод, дин, барои гирифтани фоида монеъ нашавад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити ҷаҳонишиавии иқтисодиёт кишварҳои ҷаҳон баҳри таҳқими мавқеи худ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва афзоиши нуфузи сармоягузории кишвар ҷиҳати таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ, суботи сиёсӣ ва ҳимояи манфиатҳои сармоягузорони хориҷӣ талош доранд.

Тибқи маълумоти АМИТ Ҳовар, Тоҷикистон дар соли 2021 ба рейтинги ҷаҳонии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон “Legatum Prosperity Index” ворид гардида, мавқеи худро ду зина боло намуда, дар байни 167 кишвари ҷаҳон мақоми 110-умро қасб намудааст. Боиси қайд аст, ки соли 2020 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зинаи 112-ум ва соли 2019 бошад, дар зинаи 114-ум қарор дошт [10].

Индекси мазкур аз ҷониби ширкати таҳлилгари бритониёгӣ “Legatum institute” бо мақсади баҳогузории фазои сармоягузории мамлакатҳо муайян карда мешавад. Рейтинги мазкур дар доираи 12 нишондиҳанда, аз ҷумла тандурустӣ, маориф, дастрасӣ ба бозор ва инфрасохтор, сифати зиндагии аҳолӣ, сармояи иҷтимоӣ, фазои сармоягузорӣ ва ғайра таҳия мегардад. Тибқи рейтинги мазкур, дар даҳ соли охир Тоҷикистон ба дигаргуниҳои намоён дар соҳаи сармоягузории хориҷӣ ноил шудааст. Аз соли 2011 Тоҷикистон дар раддабандии мазкур мавқеи худро ба 5 зина боло намудааст.

Воқеан, раванди ҷаҳонишиавӣ бинобар ракобати шадид, низоми ноустувори молиявӣ ва иқтисодии ҷаҳонӣ, омилҳоеро ба миён меорад, ки ба нишондиҳандаҳои баҳшҳои воқеии иқтисодиёти ҷумҳуриӣ ва раванди ташаккулёбии баҳши ҳусусӣ таъсири ғуногун мерасонад. Бо мақсади мутобиқ намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ва талаботи имрӯза аз ҷониби Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста тадбирҳои даҳлдор роҳандозӣ карда шуда, шароити мусоид барои пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ муҳайё гардида истодааст.

Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” муносибатҳои вобаста ба амали намудани фаъолияти сармоягузориро ба танзим дароварда, асосҳои ҳуқуқию иқтисодии ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии давлатии сармоягузориро бо роҳи пешниҳоди низоми ҳуқуқии баробар ва кафолати ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон муайян менамояд. Тибқи қонунгузории амалкунанда, сармоягузорӣ аз ҷониби сармоягузор дар шакли дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ гузоштани сармоя дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида фахмида мешавад [1, с.80-81].

Ҳусусиятҳои ҷалби сармоягузориҳои хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада, ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки ҳиссаи назарраси онҳо дар ҳалли

мушкилоти ичтимой-иқтисодии мамлакат, аз чумла ташаккулёбии даромадҳои буҷети давлатӣ, бартарафсозии касри буҷети давлатӣ, татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаҳои соҳавии давлатӣ ва ғ. дида мешавад.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023” саҳми грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби созмонҳои байналмилалии молиявӣ 587 млн сомонӣ ва аз ҳисоби грантҳо ва қарзҳои лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 9,3 млрд сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Инчунин, андозаи ниҳоии касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 0,8% ММД ё беш аз 1 млрд сомонӣ муқаррар гардида, яке аз манбаъҳои пӯшонидани он маблағҳои грантигу қарзии созмонҳои байналмилалии молиявӣ дар ҳаҷми 520,6 млн сомонӣ муайян шудааст [8].

Барои татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тибқи дурнамо ҷалби 118,1 млрд доллари ИМА, аз чумла, аз ҳисоби шарикони рушд 7,4 млрд доллари ИМА дар назар аст [5, с.25].

Бинобар ин, ҷалби бештари сармоягузориҳои хориҷӣ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии миллӣ муҳим мебошад.

Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои 2009-2021 воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ дар маҷмуъ 12 765,4 млн доллари ИМА, аз чумла 5,5 млрд доллари онро сармояи мустақим, 7,2 млрд доллари онро сармоягузориҳои портфелӣ (файримустақим) ва 502 млн долларро дигар намуди сармоягузориҳо ташкил дода, дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст [2, с.239].

Ҷадвали 1. - Воридшавии сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2007 – 2021 (бо млн доллари ИМА)

Солҳо	Ҷалби сармоягузориҳо			Ҳамагӣ
	Сармоягузориҳои мустақим	Дигар намуди сармоягузориҳо	Сармоягузориҳои портфелӣ	
2007	388,4	472,2	-	860,6
2008	425,7	563,6	-	989,3
2009	89,4	293,8	-	383,2
2010	230,9	228,2	-	459,1
2011	161,4	164	0,05	325,45
2012	391,3	355	0,1	746,4
2013	341,1	670,6	0,2	1011,9
2014	377,4	530,4	1,4	909,2
2015	470,9	506,9	0,04	977,84
2016	434,2	408,4	0,04	842,7
2017	354,5	245,9	500	1100,4
2018	326,8	317,7	-	644,5
2019	345,9	261,1	0,1	607,1
2020	162,5	265,9	-	428,2
2021	342,2	376,1	-	718,3
Дар маҷмуъ	5 528,4	7 237,8	502	12 765,4

Сарҷашма: Тоҷикистон: 30 - соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе: Агенцији омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 702 с.

Диаграммаи 1. - Саҳми кишварҳои донор дар воридоти сармоягузориҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо фоиз)



Сарҷашма: Тоҷикистон: 30 - соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 702 с.

Воридоти ҷалби бештари сармояи хориҷӣ боиси афзоиши ҳаҷми маҷмууи маҳсулоти дохилӣ ва молҳои содиротӣ ба хориҷи кишвар гардида, дар маҷмуӯъ, сатҳи некуаҳволии мардум беҳтар шуда, сатҳи бекорӣ дар мамлакат коҳиши ёфта истодааст.

Муҳимтарин вазифаи рушди иқтисодиёти мамлакат дар марҳалаи қунунӣ ба иқтисодиёти кушоди рақобатпазир табдил додани он мебошад, ки дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ фаъолона иштирок карда тавонад. Зоро иштироки фаъолонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкориҳои мутақобилаи судманд бо созмонҳои молиявии байналмилалӣ (СМБ) ва минтақавӣ ба тезонидани суръати таҷдиidi соҳтори иқтисоди ватанӣ мусоидат меқунад.


Созмонҳои молиявии байналмилалӣ (СМБ) ва минтақавӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ нақши арзанда дошта, фаъолияти онҳо ба таҳқиму густариши муносибатҳои байналмилалии молиявию қарзии байни давлатҳо муҳим арзёбӣ мегардад. Мақсад аз воридшавӣ ба созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пеш аз ҳама, ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок, инчунин, ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошад [6, с.259].

Инчунин, дар кишвар бо мақсади ҷалби бештари сармояи хориҷӣ корхонаҳои муштарақи сармоягузорӣ дар соҳаҳои муҳталифи иқтисодӣ таъсис дода шуда, дар таъмини рушди иқтисоди миллӣ саҳми арзанда доранд.

Корхонаҳои муштарақ заминаҳои мусоидро баҳри татбиқи ҳадафҳои сиёсати иқтисодии давлат - таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, сатҳи некуаҳволии мардум ва рушди босуботи иқтисоди миллӣ таъмин менамоянд. Аз ин лиҳоз, давлат бояд тадбирҳоро ҷиҳати ҷалби сармоягузорони хориҷӣ роҳандозӣ намояд, зоро маблағгузории беруна ягона омили мусоидаткунанда барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ дар шароити норасони сармоягузориҳои дохилӣ маҳсуб меёбад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар маҷмуӯъ, миқдори корхонаҳои муштарақ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол зиёд шуда истодаанд.

Диаграммаи 2. - Миқдори умумии корхонаҳои муштарак фаъолияткунанда дар солҳои 2013-2021, бо адад



Сарҷашма: Тоҷикистон: 30 - соли истиқлолияти давлатӣ // Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе: Агентсии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 702 с.

Бештари корхонаҳои муштараки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисдодашуда сармоягузрони Ҷумҳурии Мардумии Чин, Федератсияи Русия, Иёлоти Мутаҳҳидаи Амрико, Ҷумҳурии Туркия, Британияи Кабир, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Федеролии Олмон, Куриёи Ҷанубӣ, Ҷопон ва ғайраҳо ба шумор мераванд.

Инчунин, ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ, бо назардошти пешниҳоди имтиёзҳои андозию гумруқӣ ба сармоягузорони хориҷӣ ба ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани иқтисодиёти мамлакат ва рақобатнокии маҳсулоти ватанини истеҳсолшуда мусоидат намуда истодааст.

Нақши минтақаҳои озоди иқтисодӣ, пеш аз ҳама, барои ҳалли масъалаҳои зерин мухим мебошад:

- рушди иқтидори иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳурӣ, минтақаҳо ва маҳалҳои алоҳидаи он;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорӣ ба бахшҳои воқеии иқтисодиёт;
- нигоҳдории ҷойҳои кории мавҷуда ва ташкили ҷойҳои нави корӣ;
- воридоти техникаи муосир ва технологияи инноватсионӣ;
- ташкил ва рушди инфрасоҳтори муосири нақлиётӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ;
- беҳтар кардани сифати идоракунӣ, таъмини самараноки истеҳсолот ва истеҳсоли маҳсулоти дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир;
- баланд бардоштани иқтидори содирот ва рушди истеҳсолоти ивазқунандаи воридот;
- ғанӣ гардонидани бозори доҳилӣ;
- фаъолгардонии муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ ва минтақаҳо;
- азхудкуни мавзеъҳои нав ва таъмини рушди шаҳрсозӣ;
- нигаҳдорӣ ва истифодаи самараҳаҳои заҳираҳои табиии барқароршаванда ва барқарорнашаванда.

Бинобар ин, бо мақсади ҳалли масъалаҳои болозикр дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ, аз ҷумла, минтақаҳои озоди иқтисодии “Панҷ”, “Суғд”, “Дангарা”, “Ишқошим” ва “Қӯлоб” таъсис дода шудааст, ки танзими фаъолияти минтақаҳои мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ” аз 25 марта соли 2011, №700 амалӣ мегардад.

Мувофиқи маълумотҳои расмӣ дар давоми солҳои 2011 – 2020 ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар маҷмуъ 1920,5 млн сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб карда шудааст.

Ба ҳолати 1 январи соли 2021 дар минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ ҳамагӣ 72 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин шумора 11 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии «Панҷ», 25 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии «Дангарा», 30 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии «Суғд», 5 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии «Ишқошим» ва 1 субъект ба минтақаи озоди иқтисодии «Қӯлоб» рост меояд. Аз шумораи умумии субъектҳои ба қайд гирифташуда

25 субъект фаъолияти истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва содиротио воридотиро ба роҳ монда, субъектҳои боқимонда ба корҳои соҳтмонӣ ва ворид намудани таҷҳизоти истеҳсолӣ машғул мебошанд.

Хулоса, дар шароити кунуни рушди иқтисодиёти мамлакат васеъ намудани робитаҳои байнадавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳои донор ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ зарур мебошад. Зоро рушди тамоми соҳаҳои асосии иқтисодиёти мамлакат аз воридоти ҷалби сармояи хориҷӣ бо назардошти маҳдуд будани имкониятҳои буҷети давлатӣ вобастагӣ дорад.

Ҷалби сармояи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки ҳадафҳои дар пеш гузоштаи ҳудро ба таври назаррас амалӣ намояд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот намудааст, ки яке аз омилҳои муҳим ва барои иқтисодиёт зарурӣ, ин ҳарчи бештар ҷалб намудани сармояи хориҷӣ ба ҳисоб рафта, мақсаднок ва самаранок истифода намудани он барои ҳалли тамоми ҳадафҳо ва мақсадҳои стратегии давлат заминаи мусоид мегузорад. Омили асосӣ, ки ба Ҷалби сармояи хориҷӣ мусоидат менамояд, амнияти сиёсиву иқтисодии мамлакат ба шумор рафта, сармоягузоронро барои пешбурии фаъолияти соҳибкорӣ ҳавасманд менамояд. Таваҷҷӯҳи бештари сармоягузорон барои сармоягузории соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷумҳурӣ фазои мусоиди сармоягузорӣ фароҳам оварда шудааст.

Барои ҷалби бештари сармояи хориҷӣ ҳалли масъалаҳои зерин муҳим арзёбӣ мегарданд:

- баланд бардошдани самаранокии татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар корхонаҳои муштарак;
- беҳтар намудани мавқеи кишвар дар раддабандии ҷаҳонӣ аз рӯйи ҳама намуди индикаторҳои муайяншуда;
- рушди инфрасоҳтори фаъолияти сармоягузорӣ ва беҳтар намудани ҷолибияти сармоягузории хориҷӣ барои бунёди корхонаҳои муштарак;
- такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии ба рушди содирот ва коҳишидҳии воридотивазқунӣ нигаронидашуда.

Адабиёт

1. Буриева М.Ч. Ҳамкориҳои давлат бо бахши ҳусусӣ дар самти таъмини рушди устувори иқтисодӣ / М.Ч. Буриева, О.Р. Қурбонзода // Паёми молия ва иқтисод. – 2022. - №2 (31). - С.80-88.
2. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 414 с.
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”, 21 декабри 2021, ш. Душанбе.
4. Тилабов Ё.Э. Ҳусусиятҳои ташаккулёбии захираҳои сармоягузорӣ дар шароити норасоии пасандозҳои дохилӣ: монография / Ё.Э. Тилабов. – Душанбе: ДДМИТ, 2019. – 146с.
5. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. – Душанбе, 2016. -89с.
6. Қурбонзода О.Р. Нақши созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва минтақавӣ дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ / О.Р. Қурбонзода // Паёми молия ва иқтисод. – 2022. - №3 (32). - С.259.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ» аз 25 марта соли 2011.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2023.

9. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”, (тахрири охирин аз 03.08.2018, №1547).

10. <https://tj.sputniknews.ru/atlas/2023>. Санаси муроҷиат 21.01.2023.

УДК: 338.514 (575.3)

ПУЛИ МИЛЛӢ ВА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ

Қурбонов Вафохӯҷа Намозалиевич - докторант Ph.D кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 931069904. E-mail: kuafo1995@mail.ru

Назаров Азизуллоҳ Зайналобидинович, докторант Ph.D кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 555556624.

Пули миллӣ ҳамчун унсури муҳимтарини рушди иқтисодиёти давлат маҳсуб ёфта, тавассути он сатҳи устувории тамоми соҳаҳо ва бехатарии амнияти иқтисодии давлат таъмин карда мешавад. Зарурати ҳамин масъаларо ба инобат гирифта, муаллифон ба аҳаммияти таъриҳӣ ва иқтисодии пул дар ҷомеа таҳқиқот анҷом дода, ғузъиёти муҳим ва таъсиррасони онро мавриди баррасӣ қарор додаанд. Барои таъмини устувории қурби пули миллӣ ва қобилияти харидории он дар бозори молу хизматрасонӣ ҷораҳои

Дар баробари ин, дар мақолаи мазкур барои инъикоси масъалаҳои муҳимтарини таъсири иқтисодии пули миллӣ як қатор таҳлилҳои ҳусусияти воқеидошта мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

Калидвоҷсаҳо: пули миллӣ, иқтисодиёт, рушд, таҳлил, муомилоти пулӣ, рушди иқтисодиёт, таъсири манғӣ, меъёри фоиз, пасандоз, қарз, таваррум, устуворӣ.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Қурбонов Вафохуджон Намозалиевич - докторант Ph.D кафедры финансҳои Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 931069904. E-mail: kuafo1995@mail.ru

Назаров Азизуллоҳ Зайналобидинович - докторант Ph.D кафедры финансҳои Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 555556624.

Национальная валюта рассматривается как важнейший элемент развития экономики государства и через нее обеспечивается уровень стабильности всех отраслей и обеспечивается надежность экономической безопасности государства. Принимая во внимание необходимость этого важного вопроса, авторы провели исследование экономического значения денег и обсудили его важные и влиятельные детали. В то же время отмечается, что в современных условиях деньги считаются одним из редких открытий человечества и рассматриваются как основной механизм развития различных отраслей. В то же время, чтобы отразить наиболее важные вопросы экономического воздействия национальной валюты, в данной статье исследован ряд анализов реального характера. Публикация данной статьи способствует усилению охвата отрасли.

Ключевые слова: национальная валюта, экономика, развитие, анализ, денежные операции, экономическое развитие, негативное воздействие, процентная ставка, сбережения, кредит, инфляция, устойчивость.

NATIONAL MONEY AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY

Kurbanov Vafokhudzha Namozalievich - doctoral PhD student of the Department of Finance of Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone: 931069904. E-mail kuafo1995@mail.ru

Nazarov Azizulloh Zaunalobiddinovich - doctoral PhD student of the Department of Finance of Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, k. Nakhimova 64/14. Phone: 555556624.

The national currency is considered as the most important element in the development of the state economy, and through it the level of stability of all industries is ensured and the reliability of the economic security of the state is ensured. Considering the need for this important issue, the authors conducted a study of the historical and economic significance of money and discussed its important and influential details. At the same time, it is noted that in modern conditions, money is considered one of the rare discoveries of mankind and is considered as the main mechanism for the development of various industries. At the same time, in order to reflect the most important issues of the economic impact of the national currency, this article explores a number of real-world analyzes. The publication of this article contributes to strengthening the coverage of the industry.

Keywords: national currency, economy, development, analysis, money transactions, economic development, negative impact, interest rate, savings, credit, inflation, sustainability.

Дар шароити мусир пул яке аз кашфиёти нодири башариат ва ҳамчун механизми асосии рушди соҳаҳои муҳталиф ба ҳисоб меравад. Қайд кардан зарур аст, ки пул ҳамчун воситаи муҳими ташкили муносабатҳои сатҳи гуногун дорои яқ қатор иқтидорхое мебошад, тавассути онҳо дар ташкили тағйироти соҳторио истеҳсолии кишвар тағйирот ворид кардан осон мебошад. Аз ҳамин лиҳоз, ҳар як давлати мустақил меҳоҳад дорои пули миллии худ буда, ба устувории он аҳаммияти аввалиндарача дихад. Таҳлилҳо ва сарчашмаҳо нишон медиҳанд, ки ҳар давлате, ки дорои таърихи пули миллӣ мебошад, он давлат фарҳанг, урфу одат ва таърихи пурғановати иқтисодӣ дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари дигар кишварҳои пешрафта дорои пули миллии худ буда, ҳатто таърихи он аз пайдоиши аксар кишварҳои ҷаҳон пеш аст.

Таърихи пайдоиши муомилоти пулий дар қаламрави Тоҷикистон аз давраҳои қадим ибтидо мегирад. Тангаҳои қадимтарине, ки дар қаламрави Тоҷикистон пайдо гардидаанд, дорикҳои тиллоии ҳахоманишиянд (асрҳои VI - V то милод), ки дар бозёфти машҳури «Ҳазинаи Амударё» ҳанӯз соли 1878 дар ноҳияи Қубодиён кашф гардида буд, ба даст омадаанд. Сарзаминҳои Суғд ва Боҳтари қадим, ки ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ҷузъе аз қаламрави онҳост, қисмати муҳими империяи Ҳахоманиширо ташкил намуда, дар меҳвари савдои қадими байналхалқии Шарқу Фарб қарор гирифта буданд. Муомилоти пулий дар қаламрави Тоҷикистон минбаъд дар аҳди Исқандари Мақдунӣ ва Селевкиён (асри IV - миёнаи асри III то милод) рушд кард.

Зикри ин матлаб муҳим аст, ки дар давраи ҳукмронии Антиохи I (ибтидои асри III то милод) дар Боҳтар сиккаҳона амал мекард, ки дар он тангаҳои калони нуқрагӣ (тетрадрахма) бо ному тасвири шоҳ сикка зада мешуд. Шукуфоии бештари муомилоти пулий дар қаламрави Тоҷикистон ба давраи мавҷудияти давлати Юнонӣ - Боҳтарӣ (асрҳои III - II то милод) тааллук дорад.

Дар аҳди Кӯшониён рушди муомилоти пулий идома ёфт ва ҳусусиятҳои нави маҳаллӣ пайдо кард. Тангаҳо дар он айём аз тилло, нуқра ва мис сикка зада мешуданд. Дар қаламрави Тоҷикистони қадим бештар аз 20 ҳазинаи тангаҳои кӯшонӣ бозёфт гардидааст. Дар тангаҳои кӯшонӣ тасвирхое, ки бо дини зардуштӣ робита доштанд, бартарӣ пайдо намуда буданд. Дар айни замон шоҳони кӯшонӣ сиёсати мӯтадили

ҳамоии мазҳабиро амалӣ намуда, дар тангаҳои худ тасвири худои хиндувон Шива ва ҳамчунин Буддоро ҷой дода буданд. Онҳо ҳалқу фарҳангҳои муҳталифро муттаҳид намуда буданд, ки дар шароити ҳамзистии осоишта инкишоф меёфтанд. Дар асрҳои миёна муомилоти пулӣ дар давраи нахустин давлати мутамаркази тоҷикон - Сомониён дар асрҳои IX-X то авчи аълои тараққиёти худ расид. Дар ин замон дар бештар аз 30 шаҳри Мовароуннаҳру Ҳурӯсон сиккаҳонаҳо амал мекарданд. Диরҳамҳои сомонӣ на танҳо дар ҳудуди ин давлат, балки фаротар аз қаламрави он дар муомилот қарор доштанд.

Рушди минбаъдаи муомилоти пулӣ дар Осиёи Миёна ба давраи Темуриён (асри XV) рост меояд. Ҳазинаҳои бузурги тангаҳои мисини Темуриён дар Душанбе, Ҳуҷанд, Ҳисор, Регар ва маҳалҳои дигар бозёфт гардидаанд [11, с.5].

Сикказани танга дар қаламрави Осиёи Миёна то соли 1920 идома ёфт. Барориши нахустин пулҳои қофазӣ дар қаламрави Осиёи Миёна, ки мисли сиккаҳои нуқра «танга» ном доштанд, ба солҳои охири ҳукмронии амири охирини Бухоро Саид Олимхон рост меояд.

Пулҳои қофазӣ бо арзиши 20, 50 100, 300, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 танга ба муомилот бароварда шуда буданд. Моҳи сентябри соли 1920 дар қаламрави аморати Бухоро Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯроии Бухоро ташкил гардид, ки барориши ҳамон пулҳои қофазии амириро танҳо бо фарқияти ҷузъӣ идома дод, аз ҷумла дар доираи болӣ навиштаи «Ҳукми ҳумоюни олӣ содир шуд» ба нишонаи шуравӣ - тасвири дос ва бастаи гандум иваз гардид ва ному вазифаи мансабдорон дигар карда шуданд. Тамоми матни ин пулҳо ба забони тоҷикӣ навишта шудааст.

Дар қаламрави Тоҷикистони кунунӣ то соли 1925 ягон муассисаи бонкӣ мавҷуд набуд. Зарурати ифтитоҳи муассисаи мустақили бонкӣ бо ташкили Ҷумҳурии Муҳтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон (соли 1924) ба миён омад. Моҳи майи соли 1925 таъсиси воҳиди ҷумҳуриявии Душанбегӣ, баъдтар Тоҷикистонии Бонки давлатии Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистӣ эълон гардид. Ташкили низоми мусосири бонкӣ танҳо баъди истиқлолият ба даст овардани Тоҷикистон (9 сентябри соли 1991) ва ташкили Бонки миллии Тоҷикистон мӯяссар гардид.

Бо вуҷуди он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 истиқлолият ба даст овард, то охири соли 1993 дар ҳудуди ҷумҳурӣ пули давраи Иттиҳоди Шуравӣ ва баъдтар аз 1 январи соли 1994 - пули нақди Федератсияи Россия гардиш мекард. Тоҷикистон дар байни давлатҳои нағи мустақил ягона кишваре боқӣ монда буд, ки дар қаламрави он то соли 1995 рубли Федератсияи Россия дар муомилот истифода мешуд. Ин вазъият як қатор мушкилоти ҷиддии иҷтимоию иқтисодиро ба миён овард: қарзи давлатии ҷумҳурӣ аз сабаби нарасидани пули нақд барои пардоҳти музди кор, нафақа ва кумакпулиҳо бемайлон меафзуд; маблағгузории иқтисодиёт амалан қатъ гардид ва ниҳоят, Бонки миллии Тоҷикистон имконияти гузаронидани сиёсати мустақилонаи пулию қарзӣ ва асьориро маҳрум буд. Гайр аз ин, қайд кардан зарур аст, ки низоми пулии мутамарказ дар давлати соҳибистиклол ба рушди иқтисодиёт таъсири манғӣ расонида, он метавонист иқтисодиёти кишварро ба нобудӣ мувоҷех намояд. Зоро дар чунин ҳолат давлат стратегияи рушди иқтисодиётро, ки дар заминай низоми пулии дуруст ба вуҷуд меояд, ба таври бояду шояд танзим ва идора карда наметавонад. Ин таҷриба дар давраи дар муомилот қарор доштани рубл Тоҷикистонро дар як ҳолати ногувор қарор дод. Дар ин давра ҳаҷми таваррум дар тӯли солҳои 1992-95 бо суръати баланд, ба ҳисоби миёна 2483 фоизи солона меафзуд. Ҳамчунин, ҳаҷми пули дар муомилотбуда бештар аз 65 млрд рубл баҳо дода мешавад. Аз ҷониби дигар, мавҷуд набудани низоми мукаммал ва мустақили пули миллӣ, ки метавонист таъсири ин гуна воридшавии пулҳоро маҳдуд намояд, ба шумор мерафт [7, с.294].

Ҳалли ин мушкилот ва масъалаҳои дигар зарурати ҷорӣ кардани пули худиро ба миён овард. Ҳамин тариқ, бо мақсади татбиқи сиёсати самараноки иқтисодӣ,

суръатбахшӣ ба дигаргуниҳои иқтисодӣ ва бунёди низоми мустақили пулии Тоҷикистон бо ташаббуси шахсӣ ва дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси ҷорӣ кардани пули миллии Тоҷикистон қарор қабул гардид.

Мутобики Қарори Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷорӣ намудани пули миллӣ аз 6 майи соли 1995, № 8 (324) «Дар бораи тартиби дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муомилот баровардани пули миллӣ - рубли тоҷикӣ» аз 10 майи соли 1995 пули миллии Тоҷикистон бо арзиши 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 рубли намунаи соли 1994, барориши Бонки миллии Тоҷикистон ба муомилот бароварда шуд.

Ба муомилот баровардани пули миллӣ барои рушди минбаъдаи ҷумҳурӣ аҳаммияти муҳими иқтисодӣ дошт ва падидай сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие гардид, ки бо мусоидати Ҳазинаи Байналхалқии Асъор сурат гирифт. Ин воҳиди пулӣ дар муддати 5 соли дар муомилот қарор доштанаш дар ташкили заминаҳои истиқлолияти иқтисодии кишвар нақши муҳим бозид ва барои оғози фаъолияти нави комилан миллии пулӣ шароити зарурӣ муҳайё гардонд.

Бо фароҳам омадани суботи сиёсӣ ва иқтисодии кишвар Бонки миллии Тоҷикистон соли 1999 бо муассисаи Ҷейсик з Деверент (Олмон) барои тайёр кардани пули миллӣ, ки таърихи гузашта ва фарҳангии имрӯзаи ҳалқи тоҷикро инъикос менамояд, шартнома баст. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2000, № 415 дар хусуси аз таърихи 30 октябри соли 2000 пули миллӣ сомонӣ ба муомилот бароварда шуд.

Баъди ба муомилот баровардани пули миллӣ - сомонӣ ҳукумати кишвар ба масъалаҳои муҳимтарини пули миллӣ, ки ба иқтисодиёти давлат вобастагии зиёд дорад, ба монанди: нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили таваррум, ҳадафигирии пулӣ, устувории қурби мубодилавии пули миллӣ, меъёри фоизи қарз, меъёри фоизи пасандозҳои ҷалбгардида ва монанди инҳо аҳаммияти аввалиндарача дод. Қайд кардан зарур аст, ки вазъияти идоранашаванди сиёсати пулию қарзӣ дар давраи дар муомилот қарор доштани рубли деревяниӣ ва рубли русӣ ҳукумати кишварро зарур омад, ки ба муомилот пули миллиро барорад, ки дорои арзишҳои миллӣ мебошад ва ба воситаи он вазъияти иқтисодии давлат ба эътидол оварда шуд. Ҳамин аст, ки дар масъалаи алоқамандии пул дар иқтисодиёти таъсири он дар рушди истеҳсолот нуқтаҳои назари гуногун мавҷуданд, ки тақвияти онҳо қобили қабул мебошад.

Ба андешаи Д.Ш. Гогохия «Дар иқтисодиёти муосир пул ҳамчун унсури динамикӣ, инчунин, такмилдиҳандай алоқаи байни ҳозира ва оянда мебошад. Дар шароити муосир пул на танҳо ба сатҳи нарҳҳо, инчунин, ба рафтори даврии истеъмол, пасандоз, сармоягузорӣ ва шуғл таъсири мерасонад. Дар ин равиш, устувории пул як омили дигари муқаррарӣ ҳисобида намешавад, аммо ба эътидол овардани арзиши пул ба иқтисодиёти вобастагии мустақим дорад» [3, с.28]. Вобаста ба ин, метавон гуфт, ки унсури динамикии таъсири пул ба иқтисодиёти аз тағири нишондиҳандаҳои макро ва микроиқтисодиёти иборат мебошад. Ҳамчунин, пул ҳамчун унсури муҳимтарини нарҳ, пасандоз ва сармоягузорӣ дар сатҳи иқтисодиёти миллии ин ё он давлат маҳсуб мейбад.

Дар ин масъала андешаи В.А. Варфоломеева ба маврид аст, ки «пул ҳамчун омили некуахволии иқтисодӣ аст. Пул ҳамчун омили миёнарав ҳангоми мубодила бояд аз тарафи умум қобили қабул ва истифодашаванда бошад. Ҳама одамон бояд чизеро ҳамчун пул қабул намоянд.

Гуфтан мумкин аст, ки вобаста ба равандҳои эволюционӣ сифатҳои зерини зарурии пулро инҳо ташаккул додаанд:

– қобили қабули умумӣ будан: маводе, ки аз он пул сохта мешавад, бояд дар маҷмуъ барои истифодаи мардум қобили қабул бошад;

– хусусияти интиқолпазирӣ доштан: маводи пулӣ бояд дорои арзиши баланд ва камвазн бошад. Зоро лозим аст, ки пул бояд аз як нукта ба нукта дигар бемамоният интиқол дода шавад ва харочоти истифода бурдани онҳо имконпазир бошад [4, с.179]. Дар таҷриба хусусияти пул ҳамчун характери доимии рушди иқтисодиёт буда, тавассути аломатҳои қобили қабул дар иқтисодиёт истифода мегардад. Ҳамзамон, дар заминаи ин гуфтаҳо қайд кардан зарур аст, ки талаботи низоми иқтисодӣ боиси ба миён омадани муносибатҳои пулӣ ва дар натиҷа боиси пайдоиши он гардидааст.

Вобаста ба ин, пул дар ҳама давру замон дар ташаккул ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва шинохти равобити доимии байнифардию байнидавлатӣ мавқеи маҳсус ва аввалиндараҷаро доро мебошад. Зоро аз даврони андӯҳти ибтидоии илм ташаккули одитарин муносибатҳои пулӣ мувофиқи талаботи ҳама давру замон зарурати вазифаи ташкилӣ доштани пул эҳсос мегардид. Аз давраи шинохти муносибати ҷамъиятӣ дар соҳаи тиҷорату истеҳсолот зарурат ва аҳаммияти пул торафт эҳсос мегардад. Тибқи муноҳидаҳои доимӣ пул аз замони қадим то ба имрӯз яке аз муҳаррикҳои асосии пешбарандай иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. Гарчанде ки пул муҳиммияти ҳудро дар рушди тамоми баҳшҳои иқтисодӣ инъикос намояд ҳам, он аз ҳатару таъсирҳои манғии сатҳи гуногун ҳолӣ нест. Ба ин хотир, масъалаи устувории пул аз аввали шаклгирию шакливазкунии он вазифаи асосии ҳар як давлати мустақили дорои пули миллӣ мебошад. Ба масъалаи устувории пул ва зарурати аслӣ будани он баъд аз шакли одии мубодила (бартер) ба шакли филизии пул гузаштан дикқати маҳсус дода мешавад [2, с.7].

Дар ҳамин замина қайд кардан ба маврид аст, ки устувории пули миллӣ ба устувории иқтисодиёти давлат вобастагии зиёд дорад, ки идораи асосии онро давлат ба уҳда дорад. Дар иқтисодиёти имрӯза хусусиятҳои хоси пулро дар рушди иқтисодиёт дар шакли зерин дидан мумкин аст:

- таъминкунандагии норасоии захираҳо дар ҷараёни истеҳсолот;
- тезонидани ҷараёни истеҳсолот ва тақрористеҳсол дар сатҳи зарурӣ;
- баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои сатҳи гуногун;
- ба кор андохтани имкониятҳои истифоданашуда дар манбаъҳои истеҳсолӣ;
- таъмини шуғли пурмаҳсул ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум бо роҳи паст кардани сатҳи камбизоатӣ.

Дар солҳои охир давлат тавассути роҳу воситаҳои гуногун усулҳои гуногуни иқтисодиро барои таъмини устувории пул истифода мебаранд. Зоро дуруст аст, ки ноустувор шудани қурби пул ба ноустувории сатҳи иқтисодиёт ва иҷтимиоёти ҳар як давлати алоҳида оварда мерасонад. Бояд қайд намуд, ки дар замони истифодаи низоми пулҳои филизӣ ҳатари ноустувории қурби пул нисбат ба замони истифодаи пулҳои қоғазӣ камтар буд. Дар сатҳи устувории низоми пулӣ аз соҳтакории қаллобон ва афзоиши ғайриқобили пешбинии он дар муомилот пули ҳар як қиҷвари мустақил дорои нишонаҳои ҳимоявӣ мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унсурҳои асосии ҳимоявии пул инҳоянд [11, с.1]:

1. Нишонаи обӣ: тасвири чандтобишаи расми шахси рӯи пул, ки дар муқобили рӯшной дида мешавад.
2. Риштаи ҳимоявӣ: навори филизии доҳили пул, ки зоҳирان шаш порча буда, ҳангоми дар муқобили рӯшной дидан ҳамчун риштаи яклюҳти хиратоби матни тақроршаванди «БМТ» бо тасвири роставу чаппа намоён мешавад.
3. Резанавишт: дар рӯи пул - резаматн ба забони тоҷикӣ, ки арзиши пулро ифода мекунад; дар паси пул - резаматн ба забони англисӣ, ки арзиши пулро ифода мекунад.
4. Унсури чопию нақшқӯби зидди нусхабардорӣ: ҳангоми муноҳида намудани пул таҳти кунҷҳои гуногун дар нақши «гули лола» ҷандин рақами хираву равшан намоён мешавад, ки арзиши пулро ифода мекунад.


5. Тасвирҳои бо ҳам пайвандшаванда: унсурҳои тасвир, ки дар дохири доираҳои сафедранги ҳарду рӯи пул ҷойгир шудаанд, ҳангоми дидан дар муқобили рӯшной ба ҳам пайваст шуда, нишони Бонки миллии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.

6. Кинеграмма: ҳангоми тафйир додани кунчи рӯшноии навори амудии филизӣ, тасвири нишони Бонки миллии Тоҷикистон ва матнҳои тоҷикию англисӣ, ки дар рӯи он воқеъ мебошанд, бо рангҳои гуногун медурахшанд.

7. Нишона барои нобиноён: шаклҳои ҳаштгӯшаи дар поёни қисмати сафеди пул ҷойгиршуда дорои хосияти барҷастагӣ мебошанд, ки бо даст ҳис карда мешаванд.

8. Ҳимояи магнитӣ: рақами силсилавии уфуқии воқеъ дар кунчи болоии тарафи чали пул дорои хосияти магнитӣ мебошад.

Вобаста ба гуфтаҳои боло қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯз устувории қурби пули миллӣ ва қобилияти ҳаридории он дар миқёси иқтисодиёти Тоҷикистон аз се омили асосӣ вобаста аст, ки онро дар расми 1 дидан мумкин аст.



Расми 1. Омилҳои асосии устувории қурби пули миллӣ.

Сарчашина: таҳияи муаллифон.

Гуфтан мумкин аст, ки ин се омили устувории қурби пул ва қобилияти ҳаридории он фарогири тамоми ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки ба ин масъалаҳо аҳаммияти аввалиндарача медиҳад. Ҳангоми риояи меъёрҳои иқтисодӣ танзими масъалаҳои пулӣ ва ғайрипулӣ аз масъалаҳои психологии чомеа вобастагии зиёд дорад. Таҳаввулоти солҳои охир, маҳсусан буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ки соли 2008 ба вучуд омад, иқтисодиёти як қатор давлатҳои ҷаҳонро ба мушкилот дучор намуда, таъсири иқтисодии воситаҳои пулиро коста кард. Ноустувории қурби пули миллиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи як қатор нишондиҳандаҳои пулӣ мушоҳида кардан мумкин аст (Ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. - Тагйирёбии қурби расмии мубодилавии сомонӣ бо доллари ИМА, сатҳи таваррум, меъёри фоизи қарз ва пасандозҳо бо %

Номгуи нишондиҳандаҳо	Солҳо									Нисбат ба 2013
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Курби расмии мубодилавии сомонӣ бо доллари ИМА бо 1 сомонӣ	4,77	5,30	6,99	7,87	8,81	9,24	9,68	11,3	11,3 0	6,5%
Болоравии сатҳи таваррум	3,7	7,4	5,1	6,1	6,7	5,4	8,0	9,4	8,0	4,3%
Меъёри фоизи пазандозҳо	15,7	15	15,3	15,8	13,9	9,5	9,2	8,15	10,0 7	- 5,0%
Меъёри фоизи қарзҳо	24,1	24,5	26,6	24,9	28,3	26,4	22,8	24,9	25,2 6	1,25%

Сарчашина: Дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ солҳои 2015, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305) мартиб дода шудааст.

Тахлилҳо нишон медиҳанд, ки ноустувории вазъи иқтисодӣ дар давраи дуюми таъсири буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, ки сабаби асосии он таҳримҳои шарикони стратегии рушд мебошанд, ба ноустувории пули миллӣ, ки зоҳиршавии онро камчинии асьори хорҷӣ ошкор намуд, ба миён омад. Гуфтан мумкин аст, ки қурби расмии мубодилавии сомонӣ бо доллари ИМА баъд аз соли 2013 тамоили зиёдшавиро қасб намуда, ба ҳисоби миёна 6,5% ё 1,4 маротиба, болоравии сатҳи таваррум 4,3% ё 1,1 маротиба, меъёри фоизи пасандозҳо - 36% кам гардида, меъёри фоизи 1,25% афзоиш ёфтааст.

Ҳамин аст, ки олимону коршиносон пулро ҷузъи ҷудонашаванди низоми молиявии ҳар як қишвар мөҳисобанд. Ҳатто дар ин бобат қайд менамоянд, ки дар айни замон масъалаи вобаста ба пул муҳим аст, зоро дар набудани пул зиндагӣ дар ин дунё қариб ғайриимкон аст. Инчунин, мавзуи пул барои иқтисоддонҳои оянда ниҳоят муҳим мебошад, ки дурномои иқтисодиётро пешбинӣ менамоянд [5, с.177].

Нишони ҳимоявии пул яке аз унсурҳои аввалини устувории пул ба ҳисоб меравад. Бояд қайд намуд, ки дар ҳама ҳолат ва шароиту замон ноустувории авзои қурби пули миллӣ ва қобилияти ҳаридории он дар бозори молу хизматрасонӣ аз ду омили асосӣ иборат ё вобаста аст [8, с.139]:

1. Омилҳои дохилӣ;
2. Омилҳои беруна.

Одатан вобастагии ин ду омил ҳоси тамоми самтҳои асосии ҷамъияти буда, дар масъалаи устувории қурби пули миллӣ ҳамчун омилҳои асосӣ ва таъсиррасон маҳсуб меёбанд.

Дар таҷрибаи омори давлатҳои рӯ ба тараққӣ омилҳои беруна сабабҳои ба миён овардани омилҳои дохилӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

Барои истифода ва баамалбарории фишангҳои танзимию устуворгардонӣ, ки ҳоси омилҳои дохилаанд, бояд дар ҳама ҳолат ҷораҳои пешакӣ дар асоси стратегияи муайян андешида шавад. Зарурати андешидани ҷораҳои қатъӣ ва қаблӣ ба он водор месозад, ки таъсири омилҳои беруна ба ноустувории пули миллӣ камтар расад.

Ёдовар шудан бамаврид аст, ки ба устувории сатҳи иқтисодиёт ва рушди он аз рӯи устувории пули миллӣ баҳо медиҳанд. Аз ин лиҳоз, барои назария ва методологияи устувории пули миллӣ дар ҳама ҳолат бояд ҷораҳои зарурӣ андешида шавад.

Дар шароити имрӯза барои таъмини устувории қурби пули миллӣ ва қобилияти ҳаридории он дар бозори молу хизматрасонӣ андешидани ҷораҳои зарурӣ зерин ба мақсад мувоғиқ аст:

1. Баланд бардоштани маърифати молиявии мардум;
2. Ташкили механизмҳои асосии воридоти асьори ҳориҷӣ аз ҳисоби омилҳои ғайрисодиротӣ;
3. Пурзӯр кардани қобилияти хизматрасонӣ ва пардохтпазирии бонкҳо;
4. Афзоиши ММД – дар як сол ба ҳисоби миёна то 70-75%;
5. Пурзӯр кардани иқтидори содиротии қишвар аз рӯи намудҳои гуногуни мол;
6. Пурзӯр кардани заминаҳои содиротии неруи барқӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза;
7. Ба таври қатъӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои алоҳида маҳдуд кардани бозори молҳои ҳориҷӣ;
8. Ба таври қатъӣ маҳдуд кардани ченаки арзиш тавассути асьори ҳориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
9. Роҳҳои ташкили шароити мусоид барои ҷалби сармояи ҳориҷӣ ба минтаҳои озоди иқтисодӣ;
10. Ҳавасманд гардонидани соҳаи қишоварӣ аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳар як давлати мустақил барои устувории пули миллии худ роҳу воситаҳои гуногунро истифода мебарад ва бо ин восита рушди иқтисодиёти худро таъмин менамоянд. Ҳамзамон, дар сурати риояи қатъии меъёрҳои дар боло зикршуда имконияти устуворгардонии пули миллӣ имконпазир мегардад.

Адабиёт

1. Аҳадов И.Қ. Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар пешрафти иқтисодиёт /И.Қ. Аҳадов // Ҷавонон ва илми муосир. – Душанбе, 2011. – С.105-112.
2. Варфоломеева В.А. Роль и значение денег в современной экономике / В.А. Варфоломеева // Актуальные проблемы экономики и управления. - 2021. - №2 (30). - С. 3-7.
3. Гогохия Д.Ш. Некоторые сюжеты из истории внешней торговли в контексте теории денег / Д.Ш. Гогохия // Экономическая теория. ВТЭ. – 2020. - №4. - С. 19-28.
4. Махшулов С.Дж. Устойчивость национальной валюты, ее теория и методология / С.Дж. Махшулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №9. - С. 174-179.
5. Махшулов С.Ч. Хатарҳои ба муносибатҳои бонкӣ алоқаманд / С.Ч. Махшулов // Паёми Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон. – 2016. - №1/5. - С.78-84.
6. Махшулов С.Дж. Конкурентоспособность кредитных организаций и актуальность их финансовых показателей с учетом ликвидности / Махшулов С.Дж // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. - 2019. - №5-2. - С. 54 -.
7. Раҳимзода Ш. Иқтисодиёту бонкдорӣ ва рушди онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ / Ш. Раҳимзода., С.Ч., Махшулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2021. - №7. – С. 193- 199.
8. Ҳикматов У.С. Необходимость повышения финансовой грамотности населения (теоретический аспект) / У.С. Ҳикматов, М.Т. Койчуева // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2015. - Т.15. - №8. - С. 174-178.
9. Дастварамали №176-и Бонки миллии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» аз 9 октябри соли 2009, таҳти №304, бо Қарори Раёсати БМТ тасдик гардидааст (аз 19 ноябрини соли 2009, таҳти №550 «ж», дар Вазорати адлияи ҶТ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст).

УДК: 330.15

БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ИЛМИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИЙ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР

Зуҳурев Бахтиёр Искандаровиҷ - унвончӯи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов, 64/14. Телефон: (+992) 918-80-93-51.

Дар мақола масъалаҳои назариявии истифодабарии захираҳои табиӣ ҳамчун омили рушди фаъолияти хоҷагидории кишивар баррасӣ мегардад. Қайд карда мешавад, ки мавҷудияти захираҳои бойи табиӣ ва истифодаи оқилонаи он барои таъмини рушди босуботи кишивар ва воридоти мувафаққона ба хоҷагии умумии ҷаҳонӣ мусоидат меқунад.

Инчунин, дар мақола таҳқиқи масъалаҳои назариявии таҷribавии истифодаи захираҳои табиии кишивар аз нуқтаи назари таъмини бехатарии иқтисодӣ гузаронида шудааст. Вобаста бо рушди муносибатҳои хоҷагидорӣ ва пешрафти илму техника ошкор гардидааст, ки проблемаи истифодабарии захираҳои табиӣ боз ҳам васеъ мегардад ва дар таъмини рушди босуботи иқтисодӣ пояти устувор мегузорад.

Аҳаммияти маҳсус ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ва дар заминаи он ташаккулёбии таъсири мутақобилиан судманди ҷомеа ва табиат ҳамчун шарти муҳимми ҳифзи муҳити зист ва баланд бардоштани сифати ҳаёти шаҳрвандон равона гардидааст.

Калидвожаҳо: захираҳои табииӣ, фаъолияти хоҷагидорӣ, муҳити зист, муносибатҳои иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ҳадафҳои стратегӣ, таъмини рушди босубот, пешрафти илму техника, иқтисодиёти бозоргонӣ, макроиқтисод, объекти сарватҳои табииӣ ва омили рушди иқтисодӣ.

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Зухуров Бахтиёр Искандарович - соискатель кафедры мировой экономики и международной торговли Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: (+992) 918-80-93-51.

В статье рассматриваются теоретические вопросы использования природных ресурсов как фактора развития экономической деятельности страны. Отмечается, что наличие богатых природных ресурсов и их рациональное использование способствуют стабильному развитию страны и успешной интегрированности в мировую экономику.

Также в статье исследуются теоретические и практические вопросы использования природных ресурсов страны с точки зрения обеспечения экономической безопасности. В связи с развитием экономических отношений и прогрессом науки и техники выявлено, что проблема использования природных ресурсов еще больше расширяется и закладывает основу для обеспечения развития экономической стабильности.

Особое значение уделено вопросам рационального использования природных ресурсов и формирования на его основе благотворного взаимодействия общества и природы как важного условия охраны окружающей среды и повышения качества жизни граждан.

Ключевые слова: природные ресурсы, хозяйственная деятельность, окружающая среда, экономические отношения, макроэкономические показатели, стратегические цели, обеспечение устойчивого развития, развитие науки и техники, рыночная экономика, макроэкономика, объект природных ресурсов и фактор экономического развития.

SOME SCIENTIFIC QUESTIONS OF THE USE OF NATURAL RESOURCES UNDER MARKET CONDITIONS

Zukhurov Bakhtiyor Iskandarovich - Applicant of the Department of World Economy and International Trade of the Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimov, 64/14. Phone: (+992) 918-80-93-51.

The article deals with the theoretical issues of the use of natural resources as a factor in the development of the country's economic activity. It is noted that the presence of rich natural resources and their rational use contribute to the stable development of the country and successful integration into the world economy.

The article also examines the theoretical and practical issues of the use of the country's natural resources in terms of ensuring economic security. In connection with the development of economic relations and the progress of science and technology, it has been revealed that the problem of using natural resources is expanding even more and lays the foundation for ensuring the development of economic stability.

Particular attention is paid to the issues of rational use of natural resources and the formation on its basis of a beneficial interaction between society and nature as an important condition for protecting the environment and improving the quality of life of citizens.

Key words: natural resources, economic activity, environment, economic relations, macroeconomic indicators, strategic goals, sustainable development, science and technology development, market economy, macroeconomics, natural resource object and economic development factor.

Дар шароити рушди илму техника истифодабарии захираҳои табӣ шарти мухимми инкишофи иқтисодиёти муосири ҳар як кишвари соҳибистиклол арзёй мегардад. Таҷрибаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки мавҷудияти захираҳои бойи табӣ ва истифодаи оқилонаи он барои таъмини рушди босуботи кишвар ва воридоти бомувафаққият ба ҳочагии умумии ҷаҳонӣ мусоидат мекунад.

Кишварҳои дорои бойи захираҳои табӣ дар тақсимоти байналхалқии меҳнат имконияти иштироки фаъолонаро ба даст оварда, на факат дар рушди иқтисодиёти хеш, балки барои таҳқими ҳамкории мутақобилан судманди иқтисодӣ бо кишварҳои дуру наздик заминай устувор мегузоранд. Аз ин рӯ, таҳқиқи масъалаҳои назариявию таҷрибавии истифодабарии захираҳои табиии кишвар ҳамчун омили рушди фаъолияти ҳочагидории кишвар аз нуқтаи назари таъмини бехатарии иқтисодӣ аҳаммияти маҳсусро дар шароити муосир пайдо мекунад.

Бояд қайд кард, ки раванди истифодабарии иқтидори захираҳои табӣ ҳусусияти минтақавӣ дошта, захираҳо ва экосистемаҳои ҳар як минтақа аз ҷиҳати вақт ва фазо аз ҳамдигар нисбатан ҷудо шудаанд. Дар ҷунун шароит таъсир ва зарари фаъолияти ҳочагидорӣ, пеш аз ҳама, дар як минтақаи мушаххас зоҳир шуда, ҳусусиятҳои миқдорӣ ва сифатии истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ ва саноат ва, инчунин, истифодаи захираҳои табӣ, тақсимоти ҳудудии минтақаҳои истеҳсолӣ ва равандҳои демографӣ асосан бо ҳусусиятҳои минтақа муайян карда мешаванд [1, с.3].

Албатта, дар шароити муосири иқтисодӣ минтақаҳо барои интихоби стратегияҳои гуногуни рушди иҷтимоию иқтисодӣ, истифодаи оқилонаи захираҳои табӣ имкониятҳои иловагиро фароҳам меоранд. Масъалаҳои ҳамкории ҷомеа ва табиат, оқилона истифода ва афзун гардондани сарватҳои табӣ бинобар сабаби афзоиши нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ аҳаммияти қалони иқтисодӣ дар шароити номуайяни рушди иқтисодиёти ҷаҳон пайдо кардааст.

Аз тарафи дигар, қайд кардан мухим аст, ки вобаста бо рушди муносибатҳои ҳочагидорӣ ва инқилоби илму техника проблемаи истифодабарии захираҳои табӣ боз ҳам васеъ ғашт. Талаботи зиёди корхонаҳои саноатӣ ба захираҳои табӣ ва афзоиши босуръати истеъмоли онҳо дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ боиси дар ояндаи наздик дар шароити маҳдудияти захираҳо таҳдиди нарасидани онҳо гардид. Бинобар ин, истифодаи оқилонаи захираҳои табӣ дар тамоми дунё имрӯз ба яке аз проблемаҳои муштарак табдил ёфтааст.

Аз нуқтаи назари таҳқиқот, бояд қайд кард, ки сарватҳои табӣ ҳамчун омили рушди фаъолияти ҳочагидории кишвар дар ҳама марҳила ҳамеша таваҷҷӯҳӣ иқтисодшиносону олимонро ба ҳуд ҷалб мекарданд, аммо дар ҷараёни рушди илми иқтисод андешаи онҳо тағиیر ёфт. Новобаста аз доштани ақидаҳои мухталиф олимон ва шахсони дорои қасбияти баланд, инчунин, муассисаҳои илмӣ, ки ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи сарватҳои табӣ сару кор доштанд, дар таҳияи асосҳои концептуалӣ дар шароити гузариш ба рушди устувори иқтисодиёт саҳми қалон гузоштаанд.

Инчунин, дар баробари мавҷудияти равишҳои фундаменталӣ оид ба масъалаи баррасиshawанда, набудани ақидаҳои системавии назариявӣ ва методологӣ оиди истифодаи оқилонаи иқтидори захираҳои табӣ таҳлили илмии ин муаммо ҷолиби диққат мебошад. Истифодабарии захираҳои табӣ аз аввали марҳилаи рушди фаъолияти иқтисодӣ шарти мухимми тараққиёти кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии кишвар арзёй мегашт.

Масалан, А. Маршалл ва А. Пигу қайд кардаанд, ки ба даст овардани самараи иқтисодӣ бо бозор алоқаманд мебошад, ки он танҳо манфиатҳои иқтисодиро фаро мегирад, дар ҳоле ки некуаҳволии одамон ба молҳои озоди табӣ, ки берун аз бозор мебошанд, вобаста аст.

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, идоракунии табиат дар ду шакл - умумӣ ва маҳсус амалӣ карда мешавад. Идоракунии умумии табиат ягон иҷозати маҳсус талаб

намекунад. Онро шаҳрвандон аз рӯйи ҳукуқҳои табиӣ, ки аз таваллуд ва мавҷудияти онҳо бармеоянд, амалӣ менамоянд.

Идоракуни махсуси табиат аз ҷониби шаҳрвандон ва субъектҳои хочагидорӣ (корхонаҳо, фирмажо, ташкилотҳо) дар асоси қонунҳо, санадҳои меъёри ва иҷозати мақомоти салоҳиятдори давлатӣ амалӣ карда мешавад. Он ба истифодаи замин, истифодаи сарватҳои зеризаминиӣ, истифодаи об, истифодаи ҷангал, инчунин, истифодаи захираҳои олами ҳайвонот ва ҳавои атмосфера нигаронида шуда, ҷудо мешавад [7, с.12].

Дар адабиёти илмӣ таснифоти захираҳои табиӣ аз рӯйи меъёрҳои гуногун зиёд мебошанд. Як қатор олимон табиатро ба тақрористехсолшаванд, яъне биологӣ ва тақрорнашаванд - минералӣ тақсим мекунанд.

Б.А. Боровских қайд мекунад, ки сарватҳои табиӣ, ки тамоми давраҳоро дар бар мегиранд, дар айни замон дар бораи муомилоти иқтисодӣ сухан рондан комилан қонунист. Аз ҳамин нуқтаи назар вай захираҳои табииро ҳамчун унсурҳои табиат, ки дар дараҷаи муайянни тараққиёти истехсолот мақоми махсусро ишғол менамоянд, муайян мекунад. Мувофиқи ин таъриф, сарватҳои табиӣ на танҳо шарти ҳатмии меҳнат мебошанд, балки натиҷаи маҳсули он низ арзёбӣ мегарданд [3, с.109].

Таҳқиқи ақидаҳои муҳталифи олимон оид ба истифодабарии захираҳои табиӣ имконият медиҳад, ки онҳоро ба соҳторҳои зерин тасниф намоем.

Ҷадвали 1. - Таснифоти истифодабарии захираҳои табиӣ аз рӯйи меъёрҳо

Аз рӯйи тамомшавӣ	Тамомшаванда
	Барқароршаванда (об, хок, ҷангал, олами ҳайвонот)
	Барқарорнашаванда (минералҳо)
Аз рӯйи ивазшавӣ	Тамомнашаванда (энергияи офтоб, шамол, баҳр ва уқёнусҳо)
	Ивазшаванда (намудҳои ашёи хом, сӯзишворӣ)
Аз рӯйи моликият	Ивазнашаванда (об, ҳаво)
Аз рӯйи истифодабарӣ	Хусусӣ (ичоравӣ)
	Давлатӣ, ҷамъиятӣ (ичоравӣ)
	Ҷамъиятӣ
	Истехсолӣ (саноатӣ, кишоварзӣ)
	Иқтидорӣ
	Рекреатсионӣ

Сарчашма. Таҳияи муаллиф дар асоси: Бобиљев С.Н. Экономика природопользования: учебник / С.Н.Бобиљев, А.Ш. Ходжаев. – Москва, 2003. – С.16.

Тавре аз ҷадвали 1 бармеояд, захираҳои табиӣ аз рӯйи меъёрҳо ба гурӯҳҳои зиёд тақсим шуда, дар низоми иқтисодиёти ҳар як кишвар ҷузъи ҷудонашавандай рушди фаъолияти хочагидории кишвар ба шумор мераванд. Сарватҳои табиӣ қисми ҷудонашавандай иқтисодиёт ба ҳисоб рафта, ҳамчун омили истехсолот дар баробари меҳнат, қувваи коргарӣ барои истехсоли мол ва хизматрасонӣ шарти муҳимми ташаккул арзёбӣ мегардад [10]. Ҳар як сармояи аллакай истифодашуда сарватҳои табииро дар бар мегирад. Нақши сарватҳои табиӣ, гарчанде гуногун бошанд ҳам, барои рушди босуботи иқтисодӣ басо мухим мебошад.

Дар асоси таҳқиқоти ақидаҳои мухталифи олимони иқтисоддон ва адабиёти илмӣ, ба хулосае омадан мумкин мебошад, ки сарватҳои табиӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо дар шароити кунунӣ барои илми иқтисодӣ ва таҷрибаи хоҷагидории кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар ба шумор меравад.

Ба ақида мо, захираҳои табиӣ ва истифодаи онҳо ин, пеш аз ҳама, таъсири мутақобилаи ҷомеа ва табиат ба шумор меравад. Дар ин ҷо сухан дар бораи ҳама гуна фаъолияти инсон меравад, ки бо истифодаи захираҳои табиӣ ва тағйирёбии ҳолати муҳити табиӣ алоқаманд мебошад.

Бояд қайд кард, ки инсоният дар марҳилаҳои гуногуни рушд сарватҳои табииро ҳамчун сарчашмаи иловагии таъминоти ҳаёти хеш истифода мекард. Дар баробари ин, бо мурури рушди муносибатҳои нави иқтисодиву иҷтимоӣ истифодабарии сарватҳои табиӣ ҳеле васеъ гашт.

Вобаста ба гуфтаҳои боло қайд кардан мумкин аст, ки дар давраи пештараи тараққиёти истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба муомилоти иқтисодӣ шумораи зиёди объектҳо ва қувваҳои табиӣ ҷалб карда шуда буданд. Ба ақидаи академик В.И. Вернадский, дар замонҳои қадим инсон ҳамагӣ 19 элементи химиявиро истифода мебурд, дар асри XX – 59 элементи химиявӣ ва ҳоло бошад, қарib ҳамаи элементҳои системаи даврии Д.И. Менделеев истифода бурда мешаванд [4, с.183].

Аз тарафи дигар, барзиёд истихроҷ ва коркарди сарватҳои табиӣ дар шароити рушди муносибатҳои истеҳсолӣ ҳатарҳои навро ба вучуд меорад, ки ба сатҳу сифати ҳаёти инсон ва, умуман, ба ҷомеаи муосир таъсири манғӣ мерасонад. Барои идоракунии босифати табиат зарур аст, ки муҳити зист зарар надида, балки ҳамчун сармояи табиӣ ва қисми тамоми сармоя эътироф шавад.

Ҷамъият бо табиат тавассути истифодаи захираҳои табиӣ ва таъсири гуногун ба табиат робита дорад. Дараҷаи ин муошират қобилияти одамро бараи қонеъ гардонидани талаботи худ истифода бурдани табиат ифода мекунад. Аз ин рӯ, таҳқиқи масъалаҳои иқтисодии муҳити зист таҳлили назариявии категорияи захираҳои табииро дар бар мегирад.

Сарчашмаҳои зиндагӣ, ашё ва олоти дар табиат мавҷудбуда, ки бо қувваҳои истеҳсолкунандай ҷамъият истифода мешаванд ё метавонанд истифода шаванд, сарватҳои табиӣ мебошанд.

Аҳаммияти сарватҳои табиӣ бараи одам дар ҳама гуна тарзи истеҳсолот аз он иборат аст, ки онҳо дар баробари меҳнат манбаи сарватҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта, ҳар гуна арзиши истеъмолиро меҳнати одам аз сарватҳои табиӣ ташкил медиҳад.

Асосгузорони марксизм-ленинизм қайд карда буданд, ки коргар бе табиат чизе ба вучуд оварда наметавонад. Ин маводест, ки дар он меҳнати инсон ба амал бароварда мешавад, дар он фаъолияти меҳнатиаш вусъат меёбад ва аз он бо қувваи меҳнат маҳсулот мебарорад [11, с.68].

Дар ин ҷо сухан дар бораи он меравад, ки меҳнат ва сатҳи қасбияти баланди инсон дар истифодаи сарватҳои табиӣ омили муҳимми инкишофи рушди иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад. Маҳз ба воситаи қашфиёти нав ва дар заминаи рушди сармояи инсонӣ ва технологияи муосир истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ имконпазир мегардад.

Аз нуқтаи назари азхудкуни сарватҳои табиӣ, амиқ шудани дараҷаи фаъолияти истеҳсолӣ, ки дар натиҷаи қувваҳои табиат истифодашавандай нав қашф карда мешаванд, аҳаммияти қалон дорад. Ҳамин тавр, азхудкуни маҷмуи конҳои қанданиҳои фоиданок маънои ба воситаҳои табиии истеҳсолот табдил додани бисъёр компонентҳоеро дорад, ки пештар истифода намешуданд [5, с. 8].

Ба сарватҳои табиӣ ҳамаи он ҷузъҳои табиат ворид мешаванд, ки бе он имрӯз ва оянда истеҳсолоти ҷамъиятӣ вучуд дошта наметавонад. Бинобар ин, дар шароити кунунӣ мағҳуми сарватҳои табиӣ ҳеле ҳам вусъат меёбад.

Инҳо на танҳо заминҳо, ҷангалзорҳо, набототи марғзору ҷарогоҳҳо, маъданҳои фоиданок, захираҳои обии дарёю қўлҳо, мавҷудияти моҳии уқёнусҳо, дарёю қўлҳо,

даррандаҳои пашмдори ҷангалҳо ва гайра, балки уқёнуси яхбандии ҷаҳонӣ, Антарктида, ҷазираҳои Арктика ва яхҳои зеризаминиӣ, барфи сарпӯш ва дигар захираҳои сарди табиӣ, оксигени атмосфера, гармии қаъри замин, обҳои шӯри Уқёнуси Ҷаҳонӣ, обҳои зеризаминиӣ ва ғ. мебошанд [9, с.46].

Хусусияти муҳимми захираҳо аз нуқтаи назари методологияи баҳодиҳии иқтисодӣ истифодаи ҳаматарафаи он мебошад. Захираҳои табиӣ барои субъектони фаъолияти ҳочагидорӣ умумӣ буда, инчунин, воситаи меҳнат шарти зарурии ҳама гуна истехсолоти моддӣ арзёбӣ мегардад.

Масоили норасонии ашёи хом, сӯзишворӣ, энергетика, об ва умуман проблемаҳои экологӣ аз ҳудуди минтақаҳои алоҳида гузашта, миқёси умумичаҳонӣ пайдо кардааст. Дар ин бобат нуқтаҳои зерин аҳаммияти қалон доранд:

- омӯзиши неруи табиии ҷаҳон дар маҷмуъ, минтақаҳо ва кишварҳои алоҳида;
- таҳлили низоми истифодаи иқтисодии онҳо, ки дар соҳторҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии ҷомеаи муосири ҷаҳон ташаккул ёфтаанд;
- таҳияи идеяҳо оид ба рушди минтақавӣ ва оптималии захираҳои табиӣ;
- ташқили ашёи хоми алтернативӣ;
- истифодаи технологияҳои коркарди такрорӣ;
- ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва камхарҷ;
- интиҳоби хидматрасонии истехсолкунандагон, ки имконияти ба даст овардани маводи каммасраф ва ғайраро доранд.

Қайд кардан зарур аст, ки сарватҳои табиӣ ин кисми таркибии табиат мебошанд, ки ҳамчун воситаи истехсолот, объект ва воситаҳои меҳнат ва молҳои истеъмолӣ дар сатҳи муайянни тараққиёти қувваҳои истехсолкунандагон истифода мешаванд.

Захираҳо дар шакли моддии ҳуд предметҳо ва қувваҳои табиат мебошанд, ки генезис, ҳосият ва ҷойгиршавии онҳоро қонунҳои табиӣ муайян мекунанд. Аз чиҳати мазмуни иқтисодии ҳуд ин сарватҳои истеъмолӣ мебошанд, ки фоиданок будани онҳоро дараҷаи дониш, пешравии илмию техникӣ муайян мекунад.

Меъёри асосии тақсимоти захираҳо дар таснифоти иқтисодии онҳо ба соҳаҳои гуногуни истехсолоти моддӣ вобаста кардани онҳо мебошад. Дар ҳамин асос захираҳои табиӣ ба истехсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ тақсим мешаванд.

Ҷадвали 2. - Захираҳои истехсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ

Захираҳои истехсолоти саноатӣ	Захираҳои истехсолоти кишоварзӣ
Энергия, ки навъҳои гуногуни захираҳоеро дар бар мегиранд, ки дар марҳалаи ҳозираи рушди илм ва техника барои истехсоли энергия истифода мешаванд: маъданҳои сӯзишворӣ (нефт, ангишт, газ, уран, сланесҳои битумӣ ва ғ.); захираҳои гидроэнергетикӣ, ашёи хоми атомие, ки барои ҳосил намудани энергияи атом истифода мешаванд; Файриэнергетикӣ, қанданиҳои фоиданок; обе, ки барои обтъминкунии саноатӣ истифода мешавад; заминҳое, ки объектҳои саноатӣ ишғол кардаанд; захираҳои ҷангал, ки барои чӯбу таҳта ва саноати бинокорӣ ашёи хомро таъмин мекунанд.	Агроклимиӣ – захираҳои гармӣ ва намӣ, ки барои истехсоли растаниҳои кишт ё ҷароғоҳ заруранд; Замин ва сарватҳои заминӣ — замин ва қабати болоии он — хок, ки ҳосияти беназири ҳосилдии биомасса (ҳамчун сарвати табиӣ ва воситаи истехсолот дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад); Захираи сабзавот – захираҳои биосенозҳо, ки ба сифати базаи ҳӯроки ҷорво ва ҷорводорӣ ҳизмат мекунанд; Захираҳои об — обе, ки дар ҳочагии қишлоқ истифода мешавад.

Сарчашма: Тахияи муаллиф дар асоси Байдуллаева, Н.У. Экономические аспекты использования природных ресурсов в Узбекистане / Н.У. Байдуллаева // Материалы научно-практической конференции на тему «Повышение эффективности использования и воспроизводства природных ресурсов», Великий Новгород, 24–25 ноября 2016 года. - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2016. – С. 58-62.

Аз ҷадвали 2 дидо мешавад, ки захираҳои истехсолоти саноатӣ ва соҳаи қишоварзӣ асоси истифодабарии захираҳои табииро ташкил менамоянд. Захираҳои истехсолоти саноатӣ ҳамаи навъҳои ашёи хоми табиие, ки дар саноат истифода мешаванд ва барои рушди муносибатҳои истехсолӣ замина мегузоранд, ба шумор мераванд. Бинобар сабаби тавсееи истехсолоти саноатӣ, мавҷуд будани соҳаҳои сершумори саноат, ки навъҳои гуногуни захираҳои табииро истеъмол мекунанд, истифодаи ин намуди захираҳо ҳамасола афзоиш мейбад.

Захираҳои истехсолии қишоварзӣ бошад, тамоми намудҳои захираҳоеро, ки дар истехсолоти маҳсулоти қишоварзӣ ва комплекси агросаноатии қишвар иштирок доранд, ба ҳисоб мераванд.

Инчунин, ин аксар вақт ба ғайр аз захираҳои истехсолоти саноатӣ ва қишоварзӣ захираҳои табиии соҳаи ғайриистехсолӣ низ ҷудо карда мешаванд. Инҳо захираҳои аз муҳити табии гирифташуда, ҳайвоноти ваҳшӣ, гиёҳҳои шифобаҳш, захираҳои рекреатсионӣ ва монанди инҳо мебошанд.

Тавре ки маълум мегардад, мағҳуми сарватҳои табии хеле васеъ буда, истифодаи оқилонаи онҳо дар замини нигоҳ доштани муҳити зист имрӯз яке аз масъалаҳои глобалий ба шумор меравад. Маҳз аз ин хотир, ташаккулӣни иқтисодиёти сабз ва истифодаи оқилонаи захираҳои табии дар тамоми қишварҳои дунё самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии қишвар маҳсуб мешавад.

Аз тарафи дигар, афзоиши истехсолот дар замини азхудкунии захираҳои табии, инчунин, ҳавфҳои муосирро ба вучуд меорад. Майдони саноатӣ бо суръати тез афзоиш ёфта истодааст. Саноати ҷаҳонӣ бо мақсади зиёд кардани истихроҷи неъматҳои гуногуни табии бо мақсади истеъмол дар рафти фаъолияти худ зиёда аз 30 миллиард метри мукааб оби тозанашуда, қариб 70 миллион тонна газҳои захролудро мепартояд.

Инсоният дар як сол қодир аст, ки зиёда аз 2 миллион тонна пестисидҳои гуногун истехсол намояд. Ба атмосфераи Замин бештар аз 200 миллион тонна гази карбонат, қариб 150 миллион тонна гази сулфур ва қариб 50 миллион тонна оксиди азот партофта мешавад.

Дар баробари ин, фақат як қисми ками захираҳои гирифташуда дуруст истифода бурда мешаванд. Қисми зиёди он, ки аллакай дар шакли дигар табдил ёфтааст, ба муҳити табии бармегардад, онро ифлос мекунад ва ба он таъсири манғӣ мерасонад. Бояд дарк кард, ки 96-98 фоизи ашёи хом ва масолеҳи истихроҷшуда партовҳо мебошанд [6, с.36].

Истилоҳи истифодай оқилонаи сарватҳои табии имрӯз дар шароити тағиیرёбии иқлими дар адабиёт бисёр истифода мешавад. Фаъолияти одамон дар ин самт барои истифодай оқилонаи захираҳо, сарфи оқилонаи онҳо, ки қобилияти такрористехсолкуни табиатро вайрон намекунанд, равона гардидааст.

Бозистехсолии ҷамъиятии сарватҳои табии ин такрористехсолкуни системаҳои экологӣ, яъне дар навбати аввал, такрористехсолкуни робитаи байнӣ объектҳо ва қувваҳои табиат, сарватҳои зеризаминӣ, инчунин дигар захираҳо, унсурҳои системаҳои экологӣ мебошанд, зоро алоқаи байнӣ онҳо ва дигар унсурҳои табиат пайваста такрор карда мешаванд. Пештар ин алоқаҳо дар натиҷаи равандҳои соғи табии такрор карда мешуданд. Сарватҳои зеризаминӣ ва қишири замин ин базаи биосфера, қисми ибтидоии табиат мебошад [8, с.14].

Тамоми системаи захираҳои табииро баъзан ба ду намуд тақсим мекунанд. Навъи якум, бевосита дар истехсолоти ҷамъиятий истеъмол карда мешавад, моддаҳо ва қувваҳои системаҳои экологӣ, ки дар айни замон бе зарар аз табиат берун қашидан мумкин аст. Ин як қисми сарватҳои табииро натиҷаи маҳсули такрористехсолкуни системаҳои экологии ҷамъиятий ҳисоб кардан мумкин аст. Навъи дуюми захираҳои табии ҳамаи ин унсурҳои системаҳои экологиро дар бар мегирад, ки барои ҳосилнокии такрористехсол хизмат мекунанд [5].

Қайд кардан зарур аст, ки унсурхои мухталифи системаи экологӣ, одатан таъсири гуногунро аз тарафи чамъият эҳсос меқунанд. Аммо, бинобар сабаби ба коммуникатсия ба таври мақсаднок таъсир мерасонад, ҳамаи унсурҳо ба сарватҳои табий табдил мегарданд.

Аз нуқтаи назари таҳқиқот, бояд қайд кард, ки бидуни истифодабарии сарватҳои табий рушд додани иқтисодиёти миллӣ хеле гарон арзёбӣ мегардад. Системаи иқтисодӣ, дар маҷмуъ, системаи истеҳсолот, тақсим ва истеъмоли мол ва хизматрасонӣ мебошад. Дар доҳили ҷараёни мазкур ҳамкории доимии мутақобилан суманди ҷомеа ва табиат сурат мегирад. Ҳама гуна истеҳсолот ва истеъмолот бо истифода ва истеъмоли сарватҳои табий таъсир ба муҳити зист мерасонанд.

Инчунин, ҳар як қарори иқтисодӣ ба муҳити зист низ таъсир мерасонад. Вобаста ба мураккабтар шудани фаъолияти низоми ҳоҷагидорӣ, афзоиши истеҳсолот ва истеъмол нақши омили табий-экологӣ доимо пурзӯр мешавад [2, с.38].

Ҳамин тавр, мавҷудият ва истифодабарии сарватҳои табий ҳамчун омили рушди фаъолияти ҳар як қишвари муосир барои тараққиёти инклузивӣ пояи устувор мегузорад. Инчунин, ниғаҳдории сарватҳои табий ва истифодаи сарфакорона ва оқилонаи онҳо барои оянда бинобар сабаби маҳдуд будани онҳо аҳаммияти маҳсуси илмиву таҷрибавӣ пайдо меқунад. Сармояи табий унсури муҳимми сарвати миллии ҳар як қишвари муосир ба шумор меравад ва давлатҳое, ки дар ҳудуди онҳо захираҳои қалонтарини табиии мутамарказ шудааст, рушди босуботи иқтисодӣ ва самараи синергетикиро нишон медиҳанд.

Масъалаҳои истиҳроҷ ва истифодабарии оқилонаи захираҳои табий дар шароити кунунӣ аз нуқтаи назари таъмини амнияти иқтисодӣ муҳим буда, барои рушди минбаъдаи қишвар ва ҳаёти шаҳрвандон шароити мӯътадилро фароҳам меорад ва инчунин, таъсири эҳтимолии зарароварро ба муҳити зист пешгирий карда, механизми коркарди сарватҳои онро оқилона идора ва танзим меқунанд. Идора ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табий пайвастагии мутаносиби тараққиёти иқтисодию иҷтимоӣ дар заминаи омӯхтан ва муҳофизат намудани шароиту сарватҳои табииро талаб меқунад.

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки захираҳои бойи табииро доро мебошад, қашфи конҳои нави маъданӣ ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табий дар заминаи гузариш ба модели нави сармоягузориву инноватсионӣ шарти муҳимми татбиқи манфиатҳои иқтисодии хеш маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои табий дар қишвар самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии қишвар арзёбӣ мегардад.

Адабиёт

1. Бабина, Е.Н. Формирование регионального организационно-экономического механизма экологически устойчивого развития территории: теория, методология, практика [Текст]: автореф... д.э.н. по специальности 08.00.05 /Е.Н. Бабина. - Ставрополь, 2011. - 23 с.
2. Бобылев, С.Н., Экономика природопользования [Текст]: учебник /С.Н. Бобылев, А.Ш.Ходжаев. – Москва, 2003. – 567 с.
3. Боровских, Б. А. Об экономической сущности природных ресурсов и некоторых особенностях планирования их использования / Б.А.Боровских // Экономическая наука и планирование народного хозяйства. - М., 1972. - вып. 95. - С. 109-116.
4. Вернадский, В.И. Биосфера / В.И.Вернадский. – М., 1967. – 183 с.
5. Канов, В.И. Природные ресурсы и развитие хозяйственного механизма их воспроизводства [Текст]: монография. / В.И. Канов. – Томск, 1987. -118 с.
6. Косенковой, С.В. Экономика природопользования: региональный аспект. Сборник научных статей / под ред. С. В. Косенковой; Волгоградский ГАУ – Волгоград: ФГБОУ ВО, 2016. – С.52-56.

7. Мычкова, И.К. Экономика природопользования [Текст]: учеб. пособие / И.К. Мычкова. – Минск: БИП, 2021. – 161 с.
8. Потемкин, Л. А. Охрана недр и окружающей природы / Л.А.Потемкин. – М.,1977. – 205с.
9. Саушкин, Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика / Ю.Г.Саушкин. - М., 1973. – 314 с.
10. Содиков, М. С. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии соҳибкории хурду миёна / М. С. Содиков, С. И. Абдуллоев // Паёми молия ва иқтисод. – 2021. – №1(25). – С. 80-86.
11. Чарке, К. Из ранних произведений / К.Чарке, Ф.Энгельс. - М., 1956. – 561 с.

УДК: 338.46.001.895

УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА ҲАМЧУН ДУРНАМОИ РУШДИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сафарзода Мирзомурод Сайдмузафар – докторант PhD аз рӯйи ихтисоси молия, кафедраи молияи Дошигоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроға: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/4. Телефон: (+ 992)98 8959635. E-mail: it.mirzo@gmail.com

Мақолаи мазкур ба проблемаҳои устувории молиявии корхонаҳои хурд ва миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст. Муаллиф мағҳуми устувории молиявии корхонаҳоро тавзех дода, баҳсталаб будани онро дақиқ менамояд. Бо вуҷуди ин муаллиф кӯшидааст, ки дар баробари маҳфумҳои зикриуда ба мазмуни нишондиҳандаҳои оморӣ такя намояд, ки он низ метавонад асоси устувории молиявиро ифода намояд.

Муаллиф ба хуносae омадааст, ки усули гайримуқаррарии таҳлилу арзёбии устувории молиявиро пешниҳод кардан мумкин аст, ки он ба ҷудо намудани активҳои пулӣ дар таркиби тамоми амволи корхона асос ёфтааст.

Калидвоҷаҳо: устувории молиявӣ, пардоҳпазирӣ, қобилияти карзпардоҳтнамоӣ, таъминоти маълумот, дастрасӣ ба қарзҳо, дастгирӣ аз ҷониби соҳторҳои давлатӣ, корхонаҳои хурд ва миёна, қобилияти пардоҳти босубот, рушди соҳибкорӣ.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Сафарзода Мирзомурод Сайдмузафар – докторант (PhD) по специальности финансы, кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Нахимова, 64/4. Телефон: (+ 992)98 8959635. E-mail: it.mirzo@gmail.com

Настоящая статья посвящена проблеме финансовой устойчивости малых и средних предприятий в Республике Таджикистан. Автором анализируется финансовая устойчивость предприятий, раскрываются определение и понятия, которые являются спорными до сих пор. Несмотря на это автор опирается на статистических показателях, которые также могут быть основой финансовой устойчивости.

Автор пришел к выводу, что можно предложить необычный метод анализа и оценки финансовой устойчивости, который основан на выделении денежных средств в составе всех активов компаний.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность, информированность, доступность МСП к кредитам, поддержки МСП со стороны государственных структур, обеспечение информацией, развитие предпринимательства.

FINANCIAL STABILITY ENTERPRISES AS PERSPECTIVE DEVELOPMENT ECONOMIC OF REPUBLIC TAJIKISTAN

Safarzoda Mirzomurod Saidmuzafar - doctoral student (PhD) in the specialty Finance of department of Finance of the Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimova 64/14. Tel.: (+ 992) 98 8959635. E-mail: it.mirzo@gmail.com

This article is devoted to the problem of financial stability of small and medium-sized enterprises in the Republic of Tajikistan. The author analyzes the financial stability of enterprises, reveals the definition and concepts that are still controversial. Despite the controversial definition which can also be the basis of financial stability.

The author came to the conclusion that it is possible to offer an unusual method for analyzing and assessing financial stability, which is based on the allocation of funds as part of all company assets.

Keywords: financial stability, solvency, creditworthiness, awareness, accessibility of Small and Middle Enterprises (SMEs) to loans, support of SMEs by government agency, financial sustainability enterprise, provided information, development enterprises.

Устувории молиявии корхона яке аз хосиятҳои калидии вазъи молиявӣ, нишондиҳандаи фарогиru чамъбастӣ мебошад, ки дараҷаи бехатарии маблағгузорӣ ба ин корхонаро инъикос мекунад. Устувории молиявӣ мафҳумест, ки таърифи аниқ надорад ва ҳамзамон, ин нишондиҳандаи ниҳоии инъикосгари вазъи молиявии умумии субъекти ҳочагидорӣ аст, аз ин рӯ, шубҳае нест, ки идоракуни устувории молиявӣ низ бениҳоят мухим аст.

Идоракуни устувории молиявӣ вазифаи мухимми менечмент дар тамоми тӯли мавҷудияти корхона буда, мақсад аз он таъмини мустақилият аз шарикони беруна (устувории молиявии беруна - устуворӣ дар масъулият барои қарзу уҳдадориҳо) ва мувоғиқати пӯшиши активҳо бо сарчашмаи маблағгузории онҳо (устувории молиявии доҳилӣ) мебошад. Барои идоракуни муввафқақони устувории молиявӣ моҳияти онро аниқ дарк бояд кард, ки он, ба фикри мо, дар таъмини **қобилияти пардоҳти босубот** аз ҳисоби **ҳиссаи кофии сармояи ҳудӣ** дар таркиби манбаъҳои маблағгузорӣ таҷассум меёбад. Ин корхонаро аз таъсироти манғии беруна мустақил нигоҳ медорад, аз ҷумла мустақилиро аз қарздеҳон таъмин карда ва ба ин восита ҳатари эҳтимолии муфлишавӣ қоҳиш меёбад. Мафҳуми устувории молиявӣ вазъи корхонаро дар ояндаи дарозмуддат ифода менамояд, қобилияти пардоҳт бошад, тавонмандии корхонаро барои иҷрои тамоми уҳдадориҳои қарзӣ дар замони ҷорӣ ва фақат аз ҳисоби **амволи дорои шакли пулӣ** (як қисми дороиҳои ҷорӣ) инъикос мекунад. Зоро ҳисоббаробаркунӣ барои уҳдадориҳои қарзӣ бояд танҳо дар шакли пулӣ амалӣ карда шавад. Чунин ҳисоббаробаркуниро бидуни паёмадҳои манғӣ ба таъхир наметавон гузошт, бинобар ин, сатҳи қобилияти пардоҳт (ҳам мутлақ ва ҳам нисбӣ) ба мавҷудияти воситаҳои пулӣ вобастагӣ дорад. Меърҳои қонун дар бораи муфлишавӣ аҳаммияти воситаҳои воқеии пулиро барои барқарорсозӣ ва ҳифзи қобилияти пардоҳт дар расмиёти эҳҷарии муфлисиӣ ва беҳгардонӣ (санатсия) таъқид мекунанд: тамоми тадбирҳое, ки барои барқарорсозии қобилияти пардоҳтии корхонаи қарздор равона карда шудаанд, маҳз гирифтани воситаҳои пулиро пешбинӣ мекунанд. Ҳатари асосӣ ҳангоми истифодабарии воситаҳои қарзӣ ҳатари норасонии воситаҳои пулӣ барои ҳисоббаробаркуни уҳдадориҳо дар шароити номусоид мебошад. Пас, мавҷудияти амвол дар шакли пулӣ, ки барои ҳисоббаробаркунӣ оиди уҳдадориҳо басандა аст, қоҳишёбии ҳатарро таъмин мекунад, яъне шарти устувории молиявӣ мебошад. Бар ин асос, дар таркиби активҳои корхона мушахҳас намудани қисми пулии он (активҳои шакли пулидошта) ба мақсад мувоғиқ аст, ки онро дарҳол ва бидуни расондани зарар ба фаъолияти ҳочагидорӣ барои ҳисоббаробаркунӣ оид ба уҳдадориҳо метавон истифода кард. Ин ҳатари муфлишавӣ ва зарурати беҳгардониро хеле қоҳиш медиҳад. Ин қисми таркибии пулиро индикатори устувории молиявӣ номидан мумкин

аст. Активҳои пулӣ аз активҳои пурхаридори (ликвидноки) дигар бо ин фарқ мекунанд, ки барои ба воситаҳои пулӣ табдил додани активҳои дигар муддати муайян лозим аст. Ин равиши таърифи устуворӣ имкон медиҳад, ки аввалан, он арзёбӣ (таҳлил) карда шавад, сониян - омилҳои таъсиркунанда ба он мушаххас карда шаванд. Ҳамин равиш дар ин мақола инкишоф дода мешавад ва он аз таҳлили коэффицентӣ, ки ҳамчунин, барои таҳлилу арзёбии устувории молиявӣ истифода бурда мешавад, фарқ мекунад. Аммо маълум аст, ки таҳлили коэффицентӣ камбудиҳои худро дорад ва ин камбудиҳоро чандин бор таҳлилгарони молиявӣ аз қабили У. Алимардонов, Н.Қ. Қаюмов ва дигарон қайд кардаанд, зоро таҳлили коэффицентӣ аз як ҷатор омилҳо (вазъи сиёсӣ, омилҳои экологӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, институтионалий ва гайраҳо) вобаста мебошад. Яке аз олимони ватани Ф.Н. Наҷмиддинов дар тадқиқоти худ “Хусусиятҳои фаъолиятнамоии соҳибкорӣ дар соҳаи хизматрасонӣ ва рушди шаклҳои он” сухан ронда, қайд менамояд, ки шарти рақобатпазирӣ ин на танҳо яке аз падидаҳои устувории молиявии корхона ба ҳисоб меравад, балки ҳамаи нишондихандаҳои онро истифода бурда, яъне: даромаднокӣ, пардохтпазирӣ, устуворӣ дар масъулият барои қарзу уҳдадориҳо, мавҷудияти амвол дар шакли пулӣ, ва ҳиссаи коғии сармояи худиро ба инобат гирифта, устувории молиявии корхонаро самаранок арзёбӣ кардан лозим аст. Илова бар ин, истифодаи ҳар гуна таҳлилҳо (SWOT, модели Mak-Kinsi “7S”) [8] метавонад арзёбии устувории молиявиро баланд гардонад.

Таҳлили маълумоти оморӣ дар бораи бақайдгирий, басташавӣ ё муфлишшавии корхонаҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар давраи мавриди таҳқиқ вазъияти зайл ба мушоҳида расидааст (ҷадвали 1 ва 2).

Ҷадвали 1. - Шумораи корхонаҳои молиявии устувор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар соли 2021)

	Шумораи корхонаҳои ба қайдгирифташуда		Фаъолкунанда		барҳамдодашуда	
	Ҳамагӣ шахсон и ҳуқуқӣ	соҳибкорони инфиродӣ	шахсони ҳуқуқӣ	Соҳибкорони инфиродӣ	шахсони ҳуқуқӣ	Соҳибкорони инфиродӣ
ҶТ	47639	592794	35392	304041	12247	288753
ВМҚБ	1870	10002	1806	4328	64	5674
Ҳатлон	14021	159081	10314	96562	3707	62519
Суғд	12187	207922	9596	111401	2591	96521
ш.Душанбе	11708	104044	8097	34903	3611	69141
НТҶ	7853	111745	5579	56847	2274	54898

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2021. – 347 с.

Ҷадвали 2. - Муқоисаи устуворӣ ва ташкил намудани корхонаҳои нав дар давраи аз солҳои 2000 то 2020

Минтақаҳои ҶТ	2000	2005	2010	2015	2020
ҶТ	21286	45000	25083	42358	47639
Суғд	5801	12063	6131	10328	12187
Ҳатлон	5279	13268	6934	12350	14021
ВМҚБ	857	1035	1121	1724	1870
НТҶ	4993	11566	4410	7096	7853
ш. Душанбе	4356	7057	6487	10860	11708

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2021. – 347 с.

Аз таҳлили давраи мавриди пажуҳиш чунин бармеояд, ки ташкил ва басташавии корхонаҳо ба ин ё он сабаб тамоюли лаппишнок дорад. Барои мисол, агар панҷсолаи 2015-2020-ро асос гирем, аён мегардад, ки ба афзоиши соҳибкории хурд ва миёна як қатор омилҳо таъсир расонидаанд, аз чумла: қабул шудани як қатор қонунҳо дар бораи дастгирии соҳибкорӣ дар солҳои 2015, 2017, 2020 [1].

Чадвали 3. - Шумораи корхонаҳо аз рӯйи шакли моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи тадқиқшаванда (воҳид)

Сол	Ҳамагӣ		Давлатӣ		Хусусӣ		Омехта	
	шумора	дар %	шумора	дар %	шумора	дар %	шумора	дар %
2000	21286	100	5784	27,2	15174	71,3	328	1,5
2005	45000	100	6601	14,7	37754	83,9	645	1,4
2010	25083	100	2592	10,3	21496	83,5	995	4,1
2015	42358	100	9161	21,4	32507	77,0	690	1,6
2020	47639	100	10150	21,3	36434	76,5	1052	2,2

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2021. – С. 352-353.

Тибқи маълумоти ҷадвал, миқдори корхонаҳои шаклҳои гуногуни моликият тамоюли зиёдшавӣ доранд, ба истиснои тағиироти соли 2010, ки, ба фикри мо, дар ин ҷо буҳрони ипотекии соли 2007-уми ИМА таъсир расонд. Дар маҷмуъ, ислоҳоти иқтисодӣ ба гузариши иқтисод ба масири бозорӣ таъсири мусбат мерасонанд. Дар давраи таҳлилшаванда тамоюли афзоиши корхонаҳои хусусӣ ба назар мерасад.

Чадвали 4. - Шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Минтақаҳои ҶТ	2000	2005	2010	2015	2020
ҶТ	21286	45000	25083	42358	47639
Суғд	5801	12063	6131	10328	12187
Ҳатлон	5279	13268	6934	12350	14021
ВҚМБ	857	1035	1121	1724	1870
НТҶ	4993	11566	4410	7096	7853
ш. Душанбе	4356	7057	6487	10860	11708

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2021. – С. 352-353.

Рушди соҳибкорӣ ғарави муваффақияти иқтисодии ҳар минтақа мебошад. Афзоиши фаъолияти соҳибкорӣ нишондиҳандаи муҳимми рушди иқтисодии шаҳр/ноҳия аст, ки ба шохиси умумии фаъолияти иқтисодӣ ва корӣ таъсир мерасонад.

Барои фаҳмидани вазъияти рушди соҳаи соҳибкории хурд ва миёна дар шаҳр/ноҳия таҳлили нишондиҳандаҳои зеринро пешниҳод мекунем:

- Ҳиссаи умумии корхонаҳои хурд ва миёна (КҲМ) дар маҷмуи маҳсулоту хизматрасониҳое, ки дар миқёси ҷамоат истехсол мешаванд (дар баҳшҳои асосӣ).
- Саҳми соҳибкории хурд ва миёна дар соҳтори иқтисоди шаҳр/ноҳия, барои ҳар баҳш истифодаи ҷадвали поён тавсия дода мешавад, ки барои пур кардани он ҳамкории мақомоти молия ва андоз зарур мебошад. Тасвир кардани тамоюли афзоиши/коҳишёбии ин нишондиҳандаҳо дар солҳои охир.
- Вазъи таъмин бо захираҳои ашёи хом, неруи барқ, мавҷудияти зерсоҳтори нақлиётӣ барои баровардани маҳсулоти тайёр ва ворид кардани ашёи хом, арзёбии имконоти фурӯши маҳсулоти тавлидшуда дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ (иқтидори содиротӣ).

- Вобастагии истеҳсолоти саноатӣ ба ноҳияву минтақаҳои ҳамҷавор (ашёи хом, қувваи корӣ ва гайра).
- Дастрас будани захираҳои қарз барои корхонаҳо.
- Сармоягузориҳо дар солҳои охир ва самараи онҳо.
- Таъсиррасонии корхонаҳои саноатӣ ба аҳволи экологӣ, ба шумули гармои глобалиӣ. Таъсири афзоиши иқтидорҳои саноатӣ ба ҳаробшавии захираҳои табий (масалан, истеҳсоли хишт ва ҷарм), афзоиши партови газҳои гулхонай аз корхонаҳои саноатӣ, партовҳои саноатии дорои маводи кимиёй, истифодабарии замин барои соҳтани корхонаҳои саноатӣ ва гайра.
- Иқтидори истифоданашудаи ҷамоат барои истеҳсоли саноатӣ (аз ҷумла, корхонаҳои саноатии ҳурд).
- Муҳочирати дохилии аҳолӣ (бештар мардум ба шаҳру ноҳияҳои саноатӣ муҳочир мешаванд) ва ҳиссаи одамони машғули кор дар ин ё он соҳаи саноат бар асари муҳочирати дохилӣ.

Ҷадвали 5. - Динамикаи нишондиҳандаҳои умумии фаъолияти иқтисодӣ аз рӯйи соҳаҳои иқтисодӣ дар солҳои охир

Соҳаҳои иқтисодӣ	2000	2005	2010	2015	2020
Кишоварзӣ ва шикор	5943	19404	6183	8989	10194
Саноати истиҳроҷ	149	199	90	335	537
Саноати коркард	1639	2164	1519	2711	3586
Соҳтмон	1946	2545	1626	2781	3463
Нақлиёт, ҳоҷагии анборҳо ва алоқа	592	788	693	1180	1012
Савдо	2352	6173	2210	7831	9255
Маориф	353	576	2551	4398	5364
Ҳар гуна хизматрасониҳои коммуналӣ	1603	3330	4298	5652	2800 (4354)
Амал бо амволи гайриманқул	3405	5832	2178	3496	698 (3554)
Тандурустӣ	571	695	522	1120	1277
Ҳамагӣ					

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. – Душанбе, 2021. - С. 348-350.

Маълумоти ҷадвали 5 аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки таъмини талаботи аҳолӣ бо хизматрасонии майшӣ, амволи гайриманқул, таҳсилот, нақлиёт ва гайраҳо тавассути соҳибкории ҳурд (коргоҳҳои таъмир, сартарошҳонаҳо, хушкашӯйӣ, автомобил, манзили истиқоматӣ ва диг.) таъмин карда мешаванд. Инчунин, дар ҳамин ҷадвал тамоюли дигаргуншавии андозаи корхонаҳо (теъдоди корхонаҳои ба тозагӣ қушода ва басташуда) дар тайи солҳои охир оварда шудааст.

Таҳлили ҷадвали 5 нишон медиҳад, ки тағирии нишондиҳандаҳо соли 2020 дар муқоиса бо солҳои гузашта гуногун аст, ҷунончи, соли 2010 фаъолияти иқтисодӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба 31,8%; дар соҳаи саноат ба 55,3%; дар соҳаи нақлиёт ба 87,9% дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ – 75%; дар амволи гайриманқул ба 37% коҳиш ёфтааст, ки ин аз ноустувории маблаггузории молиявӣ ва суст шудани равандҳои сармоягузорӣ дарак медиҳад. Дар соҳаҳои дигари иқтисод, аз қабили хизматрасонӣ ва амволи гайриманқул бошад, ин равандҳо дар ҳар сарчашма тафовут доранд. Аз мушоҳидаи

тамоюл чунин хулоса кардан мумкин аст, ки фаъолият дар ин соҳаҳо андаке афзудааст. Инчунин, ҳангоми омӯхтани маълумоти ҷадвал ҷаҳиши афтишҳои тези төъдоди корхонаҳо дар бахшҳои гуногун дар ин ё он солҳо бо ҳар сабаб (буҳрони молиявии ҷаҳонӣ, маҳдудиятҳои вобаста ба пандемия, ихтилофоти геополитикии қишварҳои шарик) ба назар мерасанд.

Омилҳои зерин ҳам дар таъмини устувории молиявии корхонаҳо аҳаммияти назаррас доранд:

- Дастрасии КХМ ва соҳибкорони инфиродӣ ба хизматрасонии иттилоотӣ-машваратӣ дар маҳалҳо.
- Дастрасии КХМ ва соҳибкорони инфиродӣ, аз ҷумла занони соҳибкор, ба қарзҳо.
- Қумаке, ки мақомоти давлат ба КХМ ва соҳибкорон расонидаанд, барномаву лоиҳаҳое, ки аз ҳисоби буҷет тамвил мешаванд.
- Таъсиррасонии муҳочирати меҳнатӣ ба рушди иқтидори соҳибкории шаҳр/ноҳия (аз ҷумла, ҳиссаи муҳочирони меҳнатии бозгашта, ки ба фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна машғуланд), таҳлили тамоюлҳои солҳои тавассути омӯзиши маълумоти омор.

Қайд кардан зарур аст, ки сатҳи фаъолияти соҳибкорӣ ба сатҳи ташкили низоми идоракунӣ дар маҳалҳо вобастагии саҳт дорад. Мақомоти давлат бо амал ё беамалии ҳуд метавонанд ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат ҳам кунанду монеъ ҳам шаванд. Дар ин фасл, ҳамчунин, пешниҳод мекунем, ки натиҷаҳои таҳлили фазои соҳибкорӣ дар шаҳр/ноҳия, аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқоти мавҷуда (агар ин гуна таҳқиқот солҳои охир амалӣ шуда бошанд), ё аз рӯйи натиҷаҳои баргузории мизҳои мудаввар, семинарҳо, гурӯҳҳои ҳадафманд бо соҳибкорон, ки дар ҷорҷӯби машварат барои таҳияи барномаи рушди ҷамоат ташкил шудаанд, манзур карда шаванд.

Ҳангоми таҳлили устувории молиявии корхона набояд фаромӯш кард, ки:

- формулаҳои ҳисоби коэффициентҳои истифодашаванда ва ҳудуди тавсияшавандай ин нишондиҳандаҳо мутлақо бебаҳс нестанд;
- сатҳи тавсияшавандай нишондиҳандаҳои соҳавӣ вучуд надорад;
- сиёсати муҳосиба – аз рӯйи усули таҳвил ё аз рӯйи усули пардоҳт – ба андозаи ин коэффициентҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад;
- ҳисоби коэффициентҳо барои оғоз ва оҳири давраи ҳисбот ва дарёғти фарқи онҳо аз қимати тавсияшаванда механизми ҳосилшавии ҳуди қиматҳои тавсияшавандаро ошкор намекунад. Ҳангоми истифода бурдани равиши таърифу идоракуни устувории молиявӣ ҷунин қабул шудааст, ки қимати ибтидоии коэффициенти ликвиднокии ҷорӣ (Клҷ) барои таҳқиқи соҳтори қаноатбахши тавозун бояд на камтар аз ду сол бошад, вале дар ин ҷо ҳусусиятҳои соҳавии бисёре аз корхонаҳо ба ҳисоб гирифта нашудаанд, индикаторҳои устувории молиявӣ ба ҳисоб гирифта нашудаанд. Бинобар ин, усули гайримуқаррарии таҳлилу арзёбии ин устувориро пешниҳод кардан мумкин аст. Ин усулҳо ба ҷудо намудани активҳои пулӣ дар таркиби тамоми амволи корхона асос ёфтаанд. Робитаи байни соҳтори тавозуни корхона, қобилияти пардоҳтӣ ва устувории молиявии он бояд дар раванди кордақиқан таҳлил карда шавад.

Адабиёт

1. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта / Под ред. А.Н. Богатко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 287 с.
2. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие / М.С. Абрютина, А.В. Грачев. – 2-е изд.; испр. – М.: Дело и сервис, 2004. – 256с.
3. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2005. – 160 с.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар таҳрири Қонуни ҶТ аз 25.07.2005, №98, аз 12.05.2007, №259, аз 31.12.2008, №463, аз 29.12.2010, №658, аз 25.03.2011, №701).»

5. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебник / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 471 с.
6. Матвеева В.М. Финансовый анализ позволяет предупредить несостоятельность / В.М. Матвеева, В.В. Шутенко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. - №6. – С. 12-15.
7. Наджмиддинов Ф.Н. Особенности функционирования и развитие форм предпринимательской деятельности в сфере услуг: автореф. на соис. учен степени канд. экон. наук / Ф.Н. Наджмиддинов. – Душанбе, 2016. – 23 с.
8. Остапенко В. Финансовое состояние предприятия: оценка, пути улучшения /В. Остапенко //Экономист. – 2004. - №7. - С. 37-42.
9. Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – 216 с.
10. Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021. – 347 с.
11. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 208 с.

УДК: 336.74.

ҚАРЗ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ

Миршарипов Эмомали Қурбоназиевич - унвончӯи кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: +992 988-53-63-64. E-mail: emomali-95s@mail.ru

Умаршоева Шукуфа - асистенти кафедраи сувуртаи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: +992 007666241. E-mail: umarhoeva-94@mail.ru

Дар шароити имрӯзай хоҷагидорӣ ва душвориҳои замони муосир собит намуд, ки қарзҳо дар сатҳи иқтисодиёти давлат ҳамчун муҳаррики пешбаранд мажсуб ёфта, ба воситаи онҳо самтҳои гугогуни иқтисодию иҷтимоӣ рушд дода мешаванд. Аз ҳамин лиҳоз, муаллифон қарзро ҳамчун омили асосии рушди иқтисодиёт ба инобат гирифта, дар паҳлуҳои гуногуни он, ки хусусияти рушди иқтисодиётро таъмин менамояд, таҳқиқот бурдаанд. Ҳамчунин, муаллифон нуқтаи назари як қатор олимони дохилию хориҷиро мавриди таҳқиқи ҳаматарафа қарор дода, мавриди баррасӣ қарор додаанд. Гайр аз ин, дар мақола дар шакли ҷадвал як қатор хусусиятҳои хоси қарз мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ба ин хотир, гуфтан мумкин аст, ки мақолаи мазкур идомаи мантиқии таҳқиқоти олимони дохилию хориҷӣ дар ин масъала мебошад.

Калидвоҷсаҳо: қарз, иқтисодиёт, омил, субъектҳои хоҷагидорӣ, маҳсулот, фаъолият, ҷамъият, вазифаи қарз, ҳудуди қарз, объекти қарз, тул, марҳала.

КРЕДИТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Миршарипов Эмомали Қурбоназиевич – соискатель кафедры финансов Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: +992 988-53-63-64. E-mail: emomali-95s@mail.ru

Умаршоева Шукуфа - ассистент кафедры страхования Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: +992 007666241. E-mail: umarhoeva-94@mail.ru

В сегодняшних экономических условиях и трудностях современной эпохи доказано, что кредиты рассматриваются как движущая сила на уровне государственной экономики, за счет которой развиваются различные экономические и социальные направления. С этой точки зрения авторы учитывали кредит как основной фактор экономического развития и проводили исследования различных его аспектов, обеспечивающих характеристику экономического развития. Также авторы подробно исследовали убеждения ряда отечественных и зарубежных ученых и обсудили их взгляды. Кроме того, в данной статье в виде таблицы рассмотрен ряд особенностей кредита. Поэтому можно сказать, что данная статья является логическим продолжением исследований отечественных и зарубежных ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: кредит, экономика, факторы, хозяйствующие субъекты, продукция, деятельность, общество, функции кредита, лимиты кредита, объекты кредита, денежный этап.

CREDIT AS THE MAIN FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Mirsharipov Emomali Kurbonazievich - Aspirant of the Department of Finance of the Tajik State University of Finance and Economics. Address: 734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, 64/14 Nakhimov st. Tel: +992 988-53-63-64. E-mail: emomali-95s@mail.ru

Umarhoeva Shukufa - Assistant of the Department of Insurance, Tajik State Financial and Economic University. Address: 734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, 64/14 Nakhimov st. Tel: +992 007666241. E-mail: umarhoeva-94@mail.ru

In today's economic conditions and the difficulties of the modern era, it has been proved that loans are considered as a driving force at the level of the state economy, due to which various economic and social areas develop. From this point of view, the author took credit into account as the main factor in economic development and conducted research on its various aspects that provide a description of economic development. The author also studied in detail the views of a number of domestic and foreign scientists and discussed their views. In addition, in this article, a number of features of the loan are considered in the form of a table. Therefore, we can say that this article is a logical continuation of the research of domestic and foreign scientists on this issue.

Keywords: credit, economics, factors, business entities, products, activities, society, credit functions, credit limits, credit objects, monetary stage.

Қарз ҳамчун воситай мухимтарини ташкилкунандай муносабатҳои иқтисодӣ байни тамоми субъектҳои хочагидорӣ маҳсуб ёфта, он метавонад ба рушди тамоми бахшҳои воқеии ба пул эҳтиёҷдошта мусоидат намояд. Вобаста ба таҳқиқи моҳияти қарз ҳамчун категорияи иқтисодӣ як қатор андеша ва назарияҳои гуногуни илмӣ ва пажуҳишҳои сатҳи гуногун ҷой дорад, ки ин назария ва пажуҳишҳо моҳияти қарзро аз давраи пайдоиш то ба имрӯз дар шакл ва тафсифоти гуногун инъикос намуда, иқтидори навофарии онро дар шаклҳои гуногун тавсиф намуданд. Ҳамчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки дар ошкорсозии моҳияти қарз ва муносабатҳои қарзӣ маълумотномаҳои мусир ба шаҳодатномаҳои замони фиръавиҳо монанд нестанд, зеро шароити имрӯзай кор ва анҷоми амалиёт бо компютерҳо аз ҳисобкунакҳои гилий, ки дар замони қадим ҳамчун маҳсулот истифода мешуданд, фарқ мекунад. Аммо он дар ҳар як мархалаи фаъолияти худ на танҳо нақши мухимро дар ҷамъият иҷро мекард, балки тараққиёти ин ё он кишварҳо ва минтақаҳои сераҳолиро ба тарзи ҳаёти хочагӣ, инчунин, мақоми корпоратсияҳо ва рушди онҳоро муайян мекард. Ҳамин буд, ки зарурати иқтисодии қарзро дар сатҳи иқтисодӣ олимони машҳури соҳа пай бурда, моҳияти онро дар сатҳи зарурӣ таҳқиқ намуда, зарурати иқтисодии онро дар сатҳҳои гуногун арзёбӣ намуданд.

Дар давраи аз моли одӣ ба иқтисодиёти капиталистӣ гузаштан дигаргуниҳои революционии қарз аз тарафи К. Маркс исботгардидаи иқтидори иқтисодӣ доштани онро дигар олимон мавриди таҳқиқи ҳаматарафа қарор додаанд. Ҳамин буд, ки идомаи таҳқиқотро дар самти қарз, баъд аз К. Маркс, Ч.М. Кейнс таҳқиқ намуда, муносибати баробари инқилобиро ба эътиомнокӣ пешниҳод кард, ки дар шароити имрӯза он яке аз принсипҳои асосии қарз таъминоти молӣ доштани он мебошад.

Дар аввал қарзро аз муомилоти капитали саноатӣ дур карда, онро ба воситаи ҷамъиятикунонии истеҳсолот ва барои инқилоби сотсиалистӣ бо тайёр кардани заминаҳои моддӣ табдил доданд. Дуюм, ба имкониятҳое, ки қарз барои ҳукумат дар танзими иқтисодиёт ва давраи иқтисодӣ фароҳам меорад, тамаркуз кард. Ба гуфти лауреати мукофоти Нобел Кантуроҷи, натиҷаҳои аз ин ҳам шавқовар ва таҳаввулотӣ ба даст оварда шуданд. Пайравони ўвобастагии асосии қарзиро ба таври риёзӣ дуруст тавсиф кардаанд, ки ин имкон дод, ки муносибатҳои қарзии сабабу натиҷа дар ҳочагии ҳалқ ҷудо карда шаванд [2, с.9]. Қайд кардан зарур аст, ки тавсифи қарз ва муносибатҳои қарзӣ дар сатҳи иқтисодиёт аз ҳар нуқтаи назар таҳлил ва арзёбӣ карда мешавад. Қарз шакли табдилёфтai сарчашмаи молиявӣ ва захираҳои қарзӣ ё ҳуд шакли ҳаракати сармояи қарзӣ ва самаранокии истифодаи он дар ҷараёни мураккаб буда, мустақиман бо муомилоти пулӣ ва муносибатҳои молиявӣ дар соҳаҳои ҳочагии қишлоқ алоқаманд мебошад [6, с.6].

Дар дигар маврид қайд мегардад, ки афзоиши умумии равандҳо ва вазъияти геополитикӣ, бесуботии равандҳои бозори ҷаҳонии пулу мол, паст шудани рейтинги муносибатҳои қарзӣ, коҳиш ёфтани қурби пулҳои қобили талабот ва монанди инҳо рушди муносибатҳои пулиро ба миён овард. Яке аз муаммоҳои дигари коҳиш ёфтани сатҳи маблағгузорӣ дар самти рушди иқтисодиёт ва камшавии даромад ба вазъи молиявии қарзгирандагон ва сатҳи захираҳои бонкҳо таъсири манғӣ расонд, ки дар натиҷа ба бад шудани сифати қарзии бонкҳо расонид [9, с.54].

Қарздиҳӣ яке аз муҳимтарин қисми илми иқтисод буда, як шакли ҳаракати сармояи қарзие мебошад, ки дар он пулҳои нақди озод аз ҷониби истеҳсолкунандагони мол, аҳолӣ ва давлат ҷамъ оварда мешавад. Дар ҷомеаи иқтисодӣ қарз ҳамчуну фиshanги иловагии рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва истеҳсолӣ дорои як қатор хусусияҳои хоси соҳа мебошад. Дар умум, тафсири нақши қарз тавассути вазифаҳои ба ҳудаш хос, бешубҳа, сазовори дастгирӣ аст, зоро он гуногурангии таъсироти қарзро ба равандҳои иқтисодӣ ошкор менамояд. Вокеан, дуруст қайд гардидааст, ки шакли асосии қарз ин қарзи бонкист, зоро бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ягона муассисаҳои мебошанд, ки дар доираи имкониятҳои ҳуд иқтисодиётро бо пул таъмин менамоянд. Илова бар ин, дар шакли дигар С. Холиқова қайд намудааст, ки «масъалаи муҳимми илмию назариявӣ дар омӯзиши фондҳои асосӣ дар соҳаи қишоварӣ муайян кардани таркиб ва соҳтори онҳо мебошад, ки воситаҳои асосӣ тамоми воситаҳои меҳнатро дар бар мегиранд» [9, с.313].

Дар адабиёти ҳориҷӣ аз тарафи иқтисодшиносон ва олимони варзидаи соҳа таърифҳои гуногуни қарз баён гардидаанд, ки ҳар қадом ба қадри имкон тафсири ҳудро пешниҳод намудаанд. Ҳамин тавр, баъзеҳо қарзро ҳамчун муносибат, дуюмин, ҳамчун пул, сеюм, ҳамчун қарзи бонкии таъминотдошта, чорум, қарзро ҳамчун амал, панҷум, ҳамчун эътиомнод, шашум, ҳамчун шартнома ё созиш ва ҳафтум, ҳамчун механизми ёрирасон ва ташкилкунандай муносибатҳои шарҳ медиҳанд. Арзёбии самаранокии сармояи қарзии ташкилотҳои соҳаи қишоварӣ бо нишондиҳандай самаранокӣ (даромаднокӣ) ва нишондиҳандай соҳторӣ ва динамикии сармояи қарзӣ вобаста аст.

Дар сатҳи ҷомеа таркиби қарз дорои як қатор хусусиятҳои хос мебошад, ки ифодаи онро дар сатҳи иқтисодиёт ва истифодаи дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ

менамояд.

Арзёбии натицаи қарздиҳӣ ҳамчун унсури ҷудонопазири сармояи маҷмӯй дар доираи равиши пешниҳодшудаи методологии баҳодиҳии натицаи дархост барои гирифтани қарз бо назардошти хусусияти дутарафай он ва ҷанбаи самаранокии соҳтори сармоя, баҳусус сармояи қарзгиранда бо ҷузъи ин соҳтор алоқаманд аст. Андешаҳо оид ба хусусиятҳо ва тафсироти қарз комилан ғуногунанд ва аксари муаллифон дар ин мағҳум унсурҳои алоҳидай онро вобаста ба мансубияти фарогирии меъёрҳои он ба ҳисоб мегиранд.

Ҷадвали 1. - Таркиби қарздиҳӣ ба иқтисодиёт [9, с.41].

Номгӯй	Шарҳи методологӣ	Имконият	Мушкилот
Шаклҳои қарз	- пулӣ - молӣ - омехта	Фаъол гардонидани баҳши кишоварзӣ бо роҳи пурзӯрномоии имкониятҳои пардохтпазирӣ бо дастгирии якҷояи давлат ва ҳавасманд гардонидани баҳши қарздиҳӣ	- фоизи баланд - кӯтоҳ будани муҳлати қарз - кам будани ҳаҷми маблағи қарз - набудани муҳлати имтиёзном
Намудҳои қарз	- кишоварзӣ - тиҷоратӣ - истеъмолӣ - саноатӣ	Фаъолгардонии механизмҳои давлатӣ ва кафолати шахсони сеюм ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми қарзҳои соҳаи кишоварзӣ	- вобастагии зиёди соҳа ба табиат - кам будани корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ - гаронии фоиз, муҳлати кӯтоҳ ва ҳаҷми ками маблағ
Вазифаҳои қарз	- азнатвақсимкунӣ - ҷойивазкунӣ - ҳавасмандгардонӣ	Бештар намудани имтиёзҳои қарзӣ ҷиҳати фаъол гардонидани баҳши кишоварзӣ дар кишвар	Маҳдуд будани дастрасии соҳаи кишоварзӣ ба имтиёзҳои қарзии ташкилотҳои қарзӣ
Принсипҳои қарз	- музденокӣ - муҳлатнокӣ - мақсаднокӣ - таъминнокӣ - баргардандагӣ	Сода ва паст кардани меъёрҳои ба принсипҳои қарзӣ асосёфта бо роҳи ташаббусҳои якҷояи давлат ва мақомотҳои марбути он	Ба талаботи соҳаи кишоварзӣ дар шароити имрӯза ҷавобгӯ набудани принсипҳои қарзӣ
Муҳлати истифодаи қарз	- кӯтоҳмуҳлат - то 1 сол - миёнамуҳлат - аз 1 то 3 сол - дарозмуҳлат - аз 3 то 5 сол	Дар асоси воситаҳои худии тамоми ташкилотҳои қарздиҳанда зиёд намудани ҳаҷми қарзҳои дарозмуддат ба соҳаи кишоварзӣ	Кӯтоҳ будани муҳлати қарзҳои пешниҳодшаванда ва мутобиқ набудани муҳлати қарз бо давраи истеҳсолот

Сарчашма: Дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон таҳия шудааст.

Ба фикри мо, қарзро дар маҷмуъ, ҳамчун воситаи ёрирасони молиявӣ ва механизми пешбарандай таъминот дар соҳа ба назар гирифтан мувофиқи мақсад

мебошад, зеро ҳаракати сармояи қарзӣ маъни ҷамъ овардани маблағҳои муваққатан озоди аҳолию корхонаҳо ва дар ин асос низоми муносибатҳои иштирокчиёни раванди такрористехсол мебошад.

Дар фаъолияти домандори соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ як қатор мауммоҳои табиию экологӣ мавҷуданд, ки ба фаъолияти истеҳсолию тиҷоратии онҳо як қатор монеаҳоро эҷод намуда, ба партоҳтпазирии истеҳсолкунандагон, ки асоси фаъолияти онҳо дар асоси қарзҳои бонкӣ ба роҳ монда шудааст, монеа эҷод мекунад. Татбиқи фаъолнокии соҳаҳои гуногун аз омилҳои гуногун вобаста аст. Аз ин лиҳоз, ҷараёни дарки масъалаҳои манфӣ ва мусбӣ вазифаи аввалиндарашаи истеҳсолкунандагон тавассути қарз мебошад. Новобаста аз он, ки низоми қарзӣ яке аз муҳаррикҳои асосии рушди иқтисодиёт ба ҳисоб меравад, дар раванди қарзии бонкҳои тиҷоратӣ як қатор муаммоҳо мавҷуданд.

Истилоҳи «қарз» ба калимаи лотинии «creditum -кредитум» - қарзи бонкӣ ё қарз мансуб аст. Дар айни замон, дар ҷомеаи илмӣ ҳанӯз тафсири ягонаи ин мағҳум муайян нашудааст, бинобар ин, дар омӯзиши он ғурӯҳи (категория) мушкилиҳои муайяне ба вучуд меоянд. Баъзе олимон қарзро бо гардиши сармояи қарзӣ нисбат медиҳанд, вале сармояи қарзиро ҳамчун сармояи пулӣ ифода менамоянд. Ба ақидаи мо, чунин фахмиши қарз комил набуда, тамоми мураккабии ин зуҳуротро фаро намегирад.

Васеъ кардани иқтисодиёт, истеҳсоли маҳсулоти ҳочагии қишлок, ҳариди таҷҳизоти пешбуруди фаъолияти истеҳсоли маҳсулоти ҳочагии қишлок ва ғайра аз ҳисоби қарз имкон медиҳад, ки талаботи доимо афзояндаи ҷамъият қонеъ гардонида шавад ва он ба қишварҳои ҳамсоя содир карда шавад.

Таърифи қарз дар шаклҳои зикршуда, аз нуқтаи назари мо, ба талаботи замони мусосир, хусусан хусусиятҳои хоси давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ ҷавобғӯ нест.

Самаранокии қарз дар робита бо арзёбии дараҷаи натиҷаи низоми қарзӣ мантиқан ҳамчун самаранокии низом ё низоми самаранок баррасӣ карда мешавад. О.С. Сухарев низоми самаранокиро ҳамчун самарабаҳшии синергетикӣ муайян мекунад, ки самаранокии умумии ҳамоҳангии ғайрирасмии унсурҳои гуногуни соҳтории низомро тавсиф мекунад. Ҳамин тавр, самаранокии синергетикӣ дар асл роҳи ба назар гирифтани самаранокии умумии низом мебошад, ки аз намудҳои гуногуни самаранок иборат буда, дар сурати ҷамъbast кардани самарабаҳшии гуногун ё зиёд кардани онҳо ғайриимкон аст. Муаллиф ду навъи самаранокӣ - ҷудокунӣ ва мутобиқшавиро қайд менамояд. Навъи якум чӣ гуна тақсимшавии захираҳо ва аз ҷиҳати иқтисодӣ истифода шуданашонро ифода менамояд, навъи дуюм самаранокии мутобиқсозии зерсистемаҳои гуногунро ба муҳити беруна, ҳавфҳои фаъолияти иқтисодӣ, майл ба навоварӣ, рушди низоми иқтисодӣ бо мурури замон, фаъолияти он ва ғайраро тавсиф мекунад.

То кунун муносибати ягонаи ошкор кардани нақши қарз дар такрористехсолкунӣ ба таври мушаҳҳас ифода нашудааст. Баъзе олимон ба таври анъанавӣ ва дар доираи дониш ва таҷрибаи худ нақши қарзро тавассути вазифа ва усули (категорияи) иқтисодӣ баррасӣ мекунанд. Аз ҷумла, Ю.Е. Шенгер нақши қарзро муайян карда, онро ҳамчун «натиҷаҳои объективӣ (вокей), ки рушди ҳамаи вазифаҳои қарз дар ин низоми иқтисодиёт ба он оварда мерасонад», маънидод намудааст [10, с.61]. Ин мулоҳизаро мутобиқ ба соҳти иқтисодии сотсиалистӣ тақвият дода, Ю.Е. Шенгер як қатор нуқтаҳои муҳимро, ки нақши қарзро муайян мекунанд, қайд намудааст. Яъне:

- ташаккулёбии дурусти фондҳои гардон ва қисман фондҳои асосӣ, ки имконияти истифодаи босамири манбаъҳоро байни соҳаҳои иқтисодиёт ва корхонаҳои алоҳида таъмин мекунанд;

- татбиқи сафарбарии воситаҳои пулӣ муваққатан озод ва табдили онҳо тавассути низоми қарздигӣ ба манбаи ташкилии воситаҳои гардон;

- мусоидат ба таҳкими худмаблағузорӣ, зеро қарз субъектҳои хоҷагидорро водор мекунад, ки аз он оқилона истифода баранд;
- тезондани гардиши фонди гардони хоҷагии ҳалқ;
- кам кардани харочоти муомилоти давлатӣ;
- рушди бештари соҳаҳои молистехсолкунанда вобаста ба талаботи бозор.

Фаҳмиши пурраи тафсири нақши қарз тавассути вазифаҳои он дар маҷмуъ асосноканд, аммо, ба назари мо, зарурати боз ҳам мушаххас намудани онҳо вуҷуд дорад. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки нақши қарз дар суръатбахшӣ ва тавсееи миқёси такрористехсолкунӣ зоҳир мешавад, зеро иштироки қарз гардиши воситаҳои гардон, муомилоти арзишҳои моддӣ ва пулиро суръат мебахшад. Дар ҳамин замина, Ш. Раҳимзода чунин қайд менамояд: «Пешрафти саноату савдо рӯз аз рӯз талаботро ба қарз зиёд мекард, судхӯрон имкон надоштанд талаботи доимо афзояндаи сармоядоронро қонеъ гардонанд. Муассисаҳое лозим буданд, ки пулҳои муваққатан озоди сармоядорон ва мардуми одиро ҷамъ карда, ба муҳтоҷон ба қарз диҳанду бозгашти онро назорату таъмин кунанд» [8, с.154]. Қарз ҳамчун яке аз манбаъҳои асосии такрористехсолкунии воситаҳои асосӣ хизмат карда, ба рушду таҳкими робитаҳо байни шаҳру дехот мусоидат намуда, ба сарфаҷӯии харочоти истехсолӣ ва коҳиш додани харочот дар истехсолот мусоидат мекунад [6, с.199].

Ҳамзамон, В.И. Рибин таъкид мекунад, ки ҳусусияти таъсири қарз ба иқтисодиёти миллӣ унсури номуташаккилӣ (стихиявӣ) дорад.

Мувоғиқ ба соҳаи кишоварзӣ, профессор Л.И. Количев боварӣ дошт, ки нақши қарз дар се шакл амалӣ мешавад:

- аввал, қарз яке аз манбаъҳои асосии ташаккули захираҳои асосӣ ва воситаҳои гардон мебошад;
- дуюм, вай муомилоти дороиҳои моддӣ ва маблағҳои пулии корхонаҳоро метезонад;
- сеюм, қарз ба рушду таҳкими робитаҳои иқтисодии байни шаҳр ва дехот мусоидат мекунад [3, с.209].

Умуман, дар мавқеи олимони шуравӣ, ки мо онҳоро баррасӣ кардем, як қатор барҳӯрдҳои умумиро фарқ кардан мумкин аст:

- аввал, аксарияти онҳо чунин мешуморанд, ки нақши қарз ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар татбиқи мушаххасии вазифаҳои худ зоҳир мешавад;
- дуюм, қарз манбаи асосии маблағҳои муомилотии корхонаҳо буда, харочоти асосӣ мебошад ва ба ташкил ва идоракуни оқилонаи онҳо, баланд бардоштани қобилияти харидории онҳо мусоидат мекунад;
- сеюм, қарз ба сарфа ва кам кардани харочоти тақсимот кумак мерасонад;
- чорум, алоқаи байни шаҳру дехотро тақвият мебахшад.

Илова бар ин, гуфтани мумкин аст, ки дар баробари қарз нақши қарзҳои бонкӣ дар шароити мусоир дар рушди иқтисодиёти кишварҳои гуногун мавқеи асосӣ дорад. Аз ҳамин лиҳоз, С.Ч. Махшулов қарзҳои бонкиро дар таъмини талаботи мавсимии хоҷагиҳои дехқонӣ, истехсолкунандагони маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, таъмини захираҳои молӣ дар соҳаи савдо, хариди ашёи ҳом, техникаву технологияи науу пӯшонидани харочоти дигари истехсолӣ, дар соҳаи истехсолот ва васеъ кардани истехсолот дар ҳамаи соҳаҳо мусоидат мекунад [6, с.7]. Илова бар ин, масъалаи мазкурро дар таҳқиқоти илмии худ А.Б. Куручбекова аз якчанд нуктаи назар арзёбӣ менамояд, ки «қарз» ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар се самт баррасӣ мешавад, ки ба нуктаҳои зерин марбут аст. Якум, баррасии "кредит" ҳамчун категорияи иқтисодӣ омӯзиши ҷанбаҳои таърихирио пеш аз рушди равандҳо ва падидаҳои иқтисодиро дар бар мегирад. Дуюм, муайян кардани ҳусусиятҳои хоси қарзро ҳамчун муносибатҳои хоси қарзӣ, ки байни бонк ва қарзгир дар ҳолати пешниҳоди пули нақд ё дигар воситаҳои пардоҳт, ё мол бо шартҳои таъхирназӣ, пардоҳт ва баргардонӣ ба

вучуд меоянд, дар бар мегирад. Ва банди сеюм, омӯзиши тарзи истифодаи қарз аст [4, с.19]. Арзёбихои гуногуни олимон дар масъалаи қарз ва аҳаммияти ҳалкунандай он дар иқтисодиёт гуногун буда, дар маҷмуъ, дорои хусусиятҳои рушд мебошад. Ба андешаи мо, ҳамаи ин элементҳои марбут ба қарз хоси ташаккули муносибатҳои қарзӣ дар сатҳи иқтисодиёти ҳар як давлат мебошад. Вокеяяти муносибатҳои қарзиро аз баёни назари олимони соҳаи иқтисодиёт, маҳсусан самти бонқдорӣ, дар ҳар шакл мушоҳида кардан мумкин аст. Аз рӯи мушоҳидаҳои таърихи пулу қарз, ба андешаи мо, воқеан, пеш аз пайдоиши пул муносибатҳои қарзӣ ва қарз ба вучуд омада, сониян, дар заминаи ин муносибатҳо пул ба вучуд омадааст.

Илова бар ҳамаи гуфтаҳои боло, қайд кардан зарур аст, ки дар таҷриба қарзҳо агар, аз як тараф, хусусияти бозсозӣ дошта бошанд, аз дигар тараф, метавонанд як қатор мушкилиҳоро низ ба бор оранд. Аз ҳамин лиҳоз, таҷрибаи бонқдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки яке аз сабабҳои асосии ба мушкилот дучор шудани бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонӣ истифодаи ғайримақсадноки қарзҳои додашуда мебошад. Бинобар ин, аз нуқтаи назари мо, зарур аст, ки ба мағҳуми қарз талаботи шартҳои баргардонидан, пардохти фоиз, муҳлатнокӣ ва истифодаи мақсадноки он илова карда шавад.

Яъне, қарз маблағи пулиест, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо шартҳои истифодаи мақсадноки он, баргардонидан, пардохти фоиз ва ба муҳлати муайян дода мешавад.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” мағҳуми қарз низ бе истифодаи мақсадноки он дода шудааст [5, с.6].

Истифодаи қарз барои татбиқи пешниҳодҳои навоварӣ, дастовардҳои илмӣ ва техникӣ дар истеҳсолот нишонаи дигари тасдиқи нақши баланди қарз дар рушди иқтисодиёт мебошад.

Қарздиҳӣ, аз тарафи дигар, як шакли муносибатҳои қарзӣ дар иқтисодиёт мебошад, шакле, ки дар он пул ҳамчун омили алоҳида ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти соҳаи кишоварзии аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонӣ додашаванда дар асоси гардиши устувори сармоя пешниҳод карда мешавад. Ҳулоса, гуфтан зарур аст, ки дар чунин шароит маълум гардид, ки мутобиқ набудани давраҳои истеҳсол ва муомилоти молҳои гуногун, шароити мавсимии истеҳсол ва фурӯши онҳо боиси он гардид, ки баъзе истеҳсолкунандагон ҳатто пеш аз фурӯши моли худ маҷбур мешуданд, ки аз дигарон мол бихаранд ё муваққатан қарз гиранд. Ҳамин тариқ, дар натиҷа, ба сифати ҳаридор қарзгир ва фурӯшанда қарздиҳанда амал менамоянд. Дар натиҷа, шаклҳои одитарини қарздиҳии тиҷоратӣ ба вучуд омадаанд. Дар раванди муносибатҳои қарзӣ, дар ҳар як марҳала фаъолияти қарз мавқеи муҳимро дар ҷамъият бозӣ мекард ва он ба тараққиёти кишварҳо ва минтаҳаҳо, тарзи ҳаёти ҳочагӣ, мақоми корпоратсияҳои калонро низ муайян мекард.

Адабиёт

1. Геращенко В.С. Денежное обращение и кредит СССР / Колл. авторов под руковод. проф. В.С. Геращенко. 2-е изд., доп. - Москва: Финансы, 1970. – 424 с.; 22 см.
2. Ключников И.К. Кредит и банки: вводный курс / И.К. Ключников, О.А. Молчанова, О.И. Ключников. – Москва: Финансы и статистика, 2007. – 176с.
3. Колычев Л.И. Роль кредита в развитии экономики колхозов [текст]: дисс. на соиск. учен. степ. док-ра эконом. наук по спец: 08.00.01 /Л.И. Колычев. - М., 1972. – 209 с.
4. Куручбекова А. Б. Развитие кредитных отношений в условиях трансформации экономики [текст]: дисс. на соиск.учен. степ к.э.н. по спец.: 08.00.01 / А.Б. Куручбекова. – Бишкек, 2009. – 27с.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» аз 28 июни соли 2011, №722.

6. Махшулов С.Ч. Қарзҳои бонкӣ ҳамчун сарчашмаи муҳими молиявии захираҳо барои истеҳсолоти маҳсулотҳои хочагии қишлоқ [Матн] / С.Ч. Махшулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2018. - №11. - С. 6-14.
7. Махшулов С.Ч. Таъсири қарзиҳии бонкӣ ба самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ: дис. ... номз. илм. иқтисодӣ: 08.00.07 / С.Ч. Махшулов. – Душанбе, 2021. – 141 с.
8. Раҳимзода Ш. Муомилоти пулӣ ва қарз. Китоби дарсӣ / Ш. Раҳимзода. – Душанбе: Эр-граф, 2018. – 511 с.
9. Холикова С. Бухгалтерский финансовый учет / С. Холикова, А.М. Рахмонов, М.Э. Турдиев. – Душанбе, 2008. - Том 1. – 313 с.
10. Шенгер Ю.Е. Очерки советского кредита / Ю.Е. Шенгер. – М.: ГФИ, 1961. – 61 с.

УДК: 331.108

САРМОЯИ ИНСОНИЙ ДАР НИЗОМИ ОМИЛҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ

Одинаев Аслам Мадгиеевич - унвончӯи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Сурога: 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Дехоти ½. Телефон: + 992 904655445. E-mail: aslam5445@mail.ru

Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявии рушду инкишиofi сармояи инсонӣ дар шароити кунунӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Қайд шудааст, ки назарияи сармояи инсонӣ, гарчанде нисбатан давраи таърихии начандон дуру дарозро ба худ иҳтинос медиҳад, vale имрӯзҳо ба унвони як равияи мустақили назарияи иқтисодиёт шинохта шудааст. Гузашта аз ин, сармояи инсонӣ аз тарафи назарияпардозони иқтисодӣ яке аз омилҳои муҳимтарини рушд дар сатҳи минтақа ва кишиварҳои алоҳидат таъриф мешавад. Дар мақола дидгоҳи олимони классик ва муосир нисбат ба ҷойгоҳ ва мақоми сармояи инсонӣ чун омили муҳимтарини рушд баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар алоҳидагӣ компонентҳои муҳимтарини сармояи инсонӣ, аз қабилии сармоягузорӣ ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва муҳочиратро баррасӣ намуда, дар интиҳо қайд намудааст, ки танҳо сармоягузории мутавозин ба ҳама компонентҳои сармояи инсонӣ метавонад онро ба омили муассири рушд дар сатҳи субъектҳои муҳталифи идоракунӣ табдил дихад.

Калидвоҷсаҳо: сармояи инсонӣ, рушд, минтақа, маориф, тандурустӣ, сармоягузорӣ, дисқонт, муҳочират.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Одинаев Аслам Мадгиеевич - соискатель Таджикского государственного университета коммерции. Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти ½. Телефон: + 992 904655445; Электронная почта: aslam5445@mail.ru

В статье изучены теоретические основы развития человеческого капитала в современных условиях. Отмечено, что теория человеческого капитала, хотя изучается в сравнительно небольшом историческом периоде, в настоящее время признается самостоятельным направлением в экономической теории. Более того, человеческий капитал со стороны многих ученых определяется как один из основных факторов развития на уровне региона и отдельных стран. В статье рассматриваются взгляды классиков экономической теории и современных ученых на место и статус человеческого капитала в системе факторов экономического развития. Автор отдельно рассмотрел важнейшие составляющие человеческого капитала, такие как инвестиции в сферы образования, здравоохранения и миграции. В итоге отмечается, что только сбалансированное инвестирование во все составляющие человеческого капитала может превратить его в эффективный фактор развития на разных уровнях управления.

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, регион, образование, здоровье, инвестиции, дисконт, миграция.

HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT FACTORS

Odinaev Aslam Madgiyoevich - Tajik State University of Commerce. Address: 734061, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Dehoti ½. Phone: + 992 904655445; E-mail: aslam5445@mail.ru.

The article studies the theoretical foundations for the development of human capital in modern conditions. It is noted that the theory of human capital, although studied in a relatively short historical period, is currently recognized as an independent direction in economic theory. Moreover, human capital is defined by many scientists as one of the main factors of development at the level of the region and individual countries. The article discusses the views of the classics of economic theory and modern scientists on the place and status of human capital in the system of economic development factors. The author separately considered the most important components of human capital, such as investment in education, healthcare and migration. As a result, it is noted that only a balanced investment in all components of human capital can turn it into an effective development factor at different levels of management.

Keywords: *human capital, development, region, education, health, investment, discount, migration.*

Марҳилаи нави рушди иқтисоди Тоҷикистон бештар бо рушд ва истифодаи самараноки сармояи инсонӣ алоқаманд аст. Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 рушди сармояи инсонӣ омили асосии рушди устувор дониста шудааст, ки самаранокии татбиқи ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд [11].

Дар шароити мусоири рушди иқтисодӣ дарк намудани нақши асосии сармояи инсонӣ муҳим аст. Сабаби ин нақш дар он аст, ки имкониятҳои ба кор андохтани тамоми захираҳо бепоён нестанд. Ягона захирае, ки имкониятҳои истифодаи оқилонаи он амалан номаҳдуд аст, ин қобилиятҳои истеҳсолии одамон мебошад, ки дар шароити мусоир дар шакли сармояи инсонӣ амалӣ мегарданд. Дар ин шароит, сармояи инсонӣ дар муқоиса бо сармояи моддӣ сарвати бештари истеҳсолӣ маҳсуб мешавад. Дар баробари ин, ҳам дараҷаи тайёрии соҳибкорон ва ҳам нақши давлатро, ки муҳимтарин омили самарабахшши муносибатҳои бозорӣ мебошад, баланд бардоштан лозим аст. Барои мутобиқ шудан ба шароити зудтағиیرёбанда ва ҷаҳоне, ки нақши иттилоот, дониш ва малакаҳоро таъкид мекунад, қишварҳо бояд сифати умумии қувваи кориро пайваста нав кунанд. Дар ин ҷо нақши асосӣ ба давлат тааллук дорад.

Ба вучуд омадани назарияи сармояи инсонӣ тағиир ёфтани самти илми иқтисодиро аз масоили истифодабарӣ ва маҳсусан, ба кор андохтани захираҳои меҳнатӣ ба ташаккули қувваи сифатан нави меҳнатӣ, ки шароити пешрафти илмию технико қонеъ мегардонад, инъикос намуд. Он бо дарки нақш ва саҳми сармояи инсонӣ дар суръат ва сифати рушди иқтисодӣ алоқаманд буд. Маълум шуд, ки бо назардошти омилҳои классикии рушди иқтисодӣ афзоиши воқеии иқтисодиёти қишварҳо дар шароити кунунӣ шарҳ дода намешавад.

Дар баробари ин, инкишофи назарияи сармояи инсонӣ бо саноатиқунонии иқтисодиёт ва зарурати таъмини рақобатпазирии субъектҳои сатҳи гуногуни идоракунӣ зич алоқаманд аст. Давраи нисбатан босуръати тараққиёти илм ва техника дар солҳои 60-уми асри гузашта барои пайдоиши назарияи нав дар соҳтори илмҳои иқтисодӣ шароити заруриро фароҳам овард. Сарфи назар аз он, ки олимони амрикӣ Г. Беккер ва Т. Шулс асосгузорони ин назария маҳсуб мешаванд, баҳсҳо дар бораи нақш ва аҳамияти сармояи инсонӣ дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ, роҳу усулҳои идоракунӣ, ташаккул ва

рушди он, ченкунӣ ва таҳлил идома додаанд. Ин ҳама имкон медиҳад, ки ба хулосае оем, ки назарияи сармояи инсонӣ ҳанӯз пурра ташаккул наёфтааст, дар доираи низомҳои мушаххаси идоракуни сатҳи хоҷагии ҳалқ таҳқиқоти иловагиро талаб мекунад. Ҳамчун яке аз ин сатҳҳо, ки дар он ҷо бо сабабҳои муайян ҷанбаҳои мундариҷаи сармояи инсонӣ аз нуқтаи назари идоракуни муассир суст дарк карда мешаванд, сатҳи мезо-сатҳ ё сатҳи иқтисоди минтақавӣ маҳсуб меёбад.

Дар адабиёти илмӣ тафсирҳои гуногуни мағҳуми сармояи инсонӣ мавҷуданд (ҷадвали 1), ки асосан ба ҷанбаҳои сармоягузории идоракуни рушди неруи инсонӣ дар сатҳҳои гуногуни идоракунӣ: фирмажо, минтақаҳо, кишварҳо оварда шудаанд.

Ҷадвали 1. - Шарҳи мазмуни мағҳуми “сармояи инсонӣ”

Ному нас. олим	Мазмун
Лӯғати қалони иқтисодӣ	Сармояи инсонӣ - маълумот, таҳассуси дар раванди истеҳсолот ҳосилшуда; дониш ва малакаҳое, ки дар қувваи корӣ таҷассум шудаанд [2].
Ляшенко Е.Е.	Сармояи инсонӣ модарзод буда, дар натиҷаи сармоягузорӣ ташаккул ёфта, дараҷаи муайянӣ саломатӣ, маълумот, малака, қобилият, ҳавасмандӣ, неруи ҳам шахси алоҳида, гурӯҳи одамон ва ҳам дар тамоми ҷомеа ҷамъ оварда шудааст, ки мувофиқи мақсад дар ин ва ё он тақрористеҳсоли ҷамъиятии як соҳаи муайян ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад ва ба ҳаҷми даромади соҳибони онҳо таъсир мерасонад [9].
Капелюшников Р.И.	Сармояи инсонӣ - захираи муайянни дониш, қобилият ва ангеза мебошад, ки ба шахси муайян хос аст. Онҳо аз як тараф, бар зарари истеъмоли имрӯза ҳарҷ кардани маблағҳоро талаб кунанд, аз тарафи дигар, дар оянда манбаи боэътиими фоида ва даромад мебошанд [7].
Корнейчук Б.В.	Сармояи инсонӣ - маҷмуи сифатҳои шахсият мебошад, ки ҳамчун манбаи даромади пули хизмат мекунанд. Аз рӯи ҳаҷми сармоягузорӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва ғайра ҷен карда мешавад [8].
Добринин А.И., Дятлов С.А., Курганский С.А.	Сармояи инсонӣ - захираи муайянӣ саломатӣ, дониш, маҳорат, қобилият, ҳавасмандӣ, ки дар натиҷаи сармоягузорӣ ташаккул ёфта, аз ҷониби шахс андӯхта мешавад, ки дар соҳаи муайянӣ тақрористеҳсоли ҷамъиятий ба мақсад мувофиқ истифода мешавад, ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва самаранокии истеҳсолот ва бо ҳамин ба афзоиши даромади ин шахс таъсир мерасонад [6].
Т. Шултс	Сармояи инсонӣ - манбаи даромади иловагӣ буда, бо ёрии донишҳо, малакаю маҳорат, қобилияти инсон ташаккул меёбад [15].
Ходиев Д.А.	Сармояи инсонӣ - маҷмуи донишҳо ва қобилиятҳои эҷодии шахс, инчунин малакаҳо, саломатӣ, сифатҳои шахсӣ ва ангезае мебошад, ки тавассути сармоягузорӣ дар соҳаи маориф, қасбомӯзӣ, ҳифзи саломатӣ, муҳоҷират, инчунин, дар тарбияи кӯдакон ҷамъоварӣ гардида, бо мақсади дар оянда ба даст овардани даромад истифода мешаванд [12].

Зимнан, дар ҳамаи таърифҳои дар боло зикршуда сатҳи ташаккул ва истифодаи сармояи инсонӣ ҳамчун объекти идоракуни мақсаднок зикр нашудааст, ки татбиқи онҳоро ба мақсади гузаронидани таҳқиқоти мушаххас ва мақсаднок то як андоза мушкил мегардонад. Гарчанде ки баъзе тадқиқотҳо сатҳҳои корпоративӣ, минтақавӣ ва миллии ташаккул ва идоракуни сармояи инсониро нишон медиҳанд, аммо таҳлили пурмазмунӣ

чузъҳои як сатҳ, ки далелҳои мукаммалро барои чудо кардани аломатҳои хусусияти идоракунӣ пешниҳод мекунад, ба қадри кофӣ баён карда нашудааст.

Аммо, дар айни замон сармояи инсонӣ бештар дар сатҳи субъектҳои алоҳидаи ҳудудӣ - минтақаҳо ё кишварҳо омӯхта мешавад. Дар баробари ин, аз нуқтаи назари манфиатҳои иқтисодиёти миллӣ, омӯхтани принсипҳо ва шартҳои инкишофи сармояи инсонӣ маҳз дар сатҳи минтақавӣ афзалтар дониста мешавад.

С.И. Бабина ва И.Ю. Садовникова чунин мешуморанд, ки сармояи инсонӣ ин “маҷмуи захираҳои инсонии ба ҳудуд мутамарказшуда, дорон дониш, қобилият, маҳорати қасбӣ, вазъи саломатӣ ва дараҷаи маданияти андӯхтшуда мебошанд. Ҳамаи хосиятҳо ва хусусиятҳои номбаршуда дар натиҷаи сармоягузорӣ аз ҷониби шахсони алоҳида, оилаҳои онҳо, инҷунин, ҷомеа, корфармоён ва ғайра ба вучуд омада, дар фаъолияти ба мақсад мувоғиқ истифода мешаванд ва рушди инноватсионии низомҳои иҷтимоию иқтисодии минтақаро таъмин намуда, ба ин васила, сифати ҳаёти аҳолиро беҳтар намуда, барои рушди минбаъдаи инсоният шароити мусоид фароҳам меорад” [1, с. 70].

Ю.Ю. Вашейкина чунин мешуморад, ки “сармояи инсонии минтақа ин дониш, малака, қобилият ва имкониятҳои ҷисмонии инсон дар низоми иқтисодиву иҷтимоии минтақа мебошад” [3, с. 25].

Ба назари мо, сармояи инсонии минтақа ва тамоми кишварро аз ҳамдигар чудо кардан душвор аст, хусусан вақте ки сухан дар бораи кишварҳое меравад, ки аз рӯи масоҳат ҷандон қалон нестанд. Баръакс, чунин кишварҳоро аз рӯи аломатҳои ҷуғрофӣ (хушӯк, кӯҳӣ, ҷазираӣ, нимҷазираӣ ва ғайра) бо як навъи муайянни минтақаҳо баробар кардан лозим аст. Аммо дар доҳили ин кишварҳо дар таҳияи сиёсати минтақавӣ оид ба ташаккул ва рушди сармояи инсонӣ тафовути муайян низ мушоҳида мешавад.

Сиёсати минтақавӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон ба ноил шудан ба ҳадафи асосии шукурои иқтисодӣ, яъне рушди мутаносиби иқтисодӣ дар байни минтақаҳо, барҳам додан ё кам кардани фарқияти минтақаҳо ба минтақаҳои пешрафта ва ақибмонда нигаронида шудааст. Яъне, ин маъни расидан ба он мақсадҳоро дорад, ки иқтисоди бозорӣ бе даҳолати фаъолонаи сиёсати давлат ҳал намешавад. Рушди минтақавӣ гуфта, рушди минтақаро ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ дар назар дорад. Инкишофи иҷтимоии минтақа барои ба даст овардани адолати иҷтимоӣ, инкишофи иқтисодӣ бошад, ба фаъолияти иқтисодӣ нигаронида шудааст. Адолати иҷтимоӣ ин чунин маъно дорад, ки дар саросари минтақаҳо фаъолияти иқтисодӣ баробар тақсим карда шавад. Танҳо дар ҳамин сурат барои сокинони тамоми минтақаҳои мамлакат имкониятҳои баробарро одилона фароҳам овардан мумкин аст. Адолати иқтисодӣ ба амал баровардани сиёсати оқилюна иқтисодӣ ва баробар тақсим кардани фаъолияти иқтисодиро ба минтақаҳои кишвар ва то ҳадди аксар манфиатнок истифода бурдани иқтидори ҳар як минтақаро дар назар дорад.

Расидан ба ҳадафҳои рушди ҷаҳонии минтақа дар назари аввал бинобар номувоғиқ будани онҳо бо ҳадафҳои рушди миллӣ ғайриимкон ба назар мерасад, зеро ҳамзамон, ноил шудан ба рушди иқтисодӣ ва самаранокӣ дар сатҳи кишвар ва баробарӣ дар сатҳи минтақа имконнозазир аст. Аз ин рӯ, барои ҳалли ин гуна ихтилоғи мақсадҳо сиёсати ҳассоси иқтисодиро пеш гирифтан лозим аст, ки вобаста ба вазъияти баамаломада ба яке варианҷҳои мақбул афзалият медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки ба ҳадафҳои ҷаҳонии рушди минтақавӣ ноил шудан рушди босубот, таъмини ҳадди аксар самаранокии минтақавӣ, баланд бардоштани сифати зинҷагии аҳолӣ, таъмини адолати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва ғайраро дар назар доранд. Ин мақсадҳо дар назари аввал ба мақсадҳои рушди миллӣ мухолиф нестанд. Аммо, ба назар гирифтан лозим аст, ки барои расидан ба ин мақсадҳо сиёсати иҷтимоию иқтисодии баамаломадаро ҳарчи бештар муфассал ва мушаҳҳас намуда, ба ҳаллу фасли масоили гузошташуда қадам ба қадам наздик шудан лозим аст.

Марҳилаи ҳаллу фасли ҳадафҳои глобалии бамиёнгузошташуда дар сатҳи минтақавӣ, пеш аз ҳама, маъни бо ҳадди ақали хизматрасониҳои стандартие, ки дар ҷомеа

ва чамъият қабул шудааст, фаро гирифтани тамоми аҳолии минтақаро дорад. Ҳамин тавр, мақсадҳои дар боло зикршударо ба ибтидой ва дуюмдарача, ба хурду калон, пасту баланд чудо намуда, аз рӯйи миқёси қабулшуда ҳал кардан лозим аст. Ҳарчанд “дар ҳолати умумӣ, иқтисодиёти минтақавӣ ба бисёр мақсадҳо нигаронида шудааст, аммо ҳамаи онҳоро метавон дар ду тамсилай одӣ чамъbast кард: тамсилаи самаранокӣ - ба ҳадди аксар расонидани афзоиши иқтисодиёти миллӣ (маънои тақсимоти оптималии захираҳо дар фазоро дорад); тамсилаи баробарӣ - коҳиш додани тафовути байниминтақавии нишондодҳои даромад, некуаҳволӣ ва афзоиш” [10, с. 315].

Иқтибоси боло нишон медиҳад, ки мақсадҳои глобалии рушди минтақавиро ба ду тамсила - амсилаи самаранокӣ ва тамсилаи баробарӣ чамъbast кардан мумкин аст. Дар доираи амсилаҳои пешниҳодшуда ихтилофи байни ҳадафҳои миллӣ ва минтақавӣ бартараф карда мешавад. Зоро, чуноне ки дар боло қайд карда шуд, ба мақсадҳои умумиҷаҳонии тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ба воситаи нишондиҳандаҳои баланди минтақаҳои алоҳида, бомуваффакият инкишофёфтаистода, сарфи назар аз ақибмонӣ ва сусттараққикардаи боқимондаҳо ноил шудан мумкин аст. Дар ин ҷо, ҳар ду амсиларо ба кор бурдан лозим аст, яъне аввал тақсимоти хеле самарабахши захираҳоро дар байни минтақаҳо таъмин намуда, баъд фарқи байниминтақавии дараҷаи даромад ва некуаҳволии умумиро кам кардан лозим аст. Аммо набояд фаромӯш кард, ки татбиқи амсилаҳои дар боло зикршуда дар сатҳи истифодаи ҳадди аксари захираҳои маъмурию идоракуни минтақаҳои ҳокимијати вилоятӣ ва ҳокимијати маҳаллӣ ва саъю қӯшишҳои даҳлдорро дар сатҳи ҷумҳурӣ тақозо мекунад. Захираҳои маъмурӣ ва фишангҳои идоракуни минтақаҳои ҷумҳурӣ ва минтақавӣ танзими фискалӣ, татбиқи сиёсати дурусти пулию қарзӣ, татбиқи бомуваффакияти барномаҳои стратегии давлатиро дар назар доранд.

Л.И. Власюк, П.В. Строев чунин мешуморанд, ки барои таҳияи сиёсати минтақавӣ, ташаккули нуқтаҳои нави рушди иқтисодӣ, дониш дар бораи сатҳи сармояи инсонӣ дар ин ё он минтақа, сатҳи дифференсиатсияи нишондиҳандаҳое, ки мағҳуми “сармояи инсонӣ”-ро муайян ва ташкил медиҳанд, зарур аст. Ин муаллифон ташхиси сармояи инсониро дар заминай ҷузъҳои демографӣ, таълимӣ, меҳнатӣ, тадқиқотӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ пешниҳод мекунанд [4].

Аввалин, баҳодиҳии шароити иҷтимоию иқтисодии фаъолияти иқтисодиёти минтақа бояд бо мақсади омӯзиши таъсири онҳо ба имкониятҳои рушди иқтисодии минтақа гузаронида шавад; дувум, муайян кардани тафовути мавҷудаи тақрористехсоли сармояи инсонӣ (бо назардошти инкишофи низоми тандурустӣ); севум, асосноккунии иқтидори сармояи инсонӣ, ки то ҷӣ андоза метавонад ба рушди иқтисодии минтақа таъсир расонад. Ба маънои васеъ, соҳаи тандурустӣ ба низоми таъмини ҳаёти аҳолии минтақа даҳл дорад. Дар баробари ин, ҳолати он ташаккул ва чамъшавии қобилиятҳои маҷмуии эҷодии афроди сокини минтақаро муайян мекунад. Онҳо дар нишондиҳандаҳои иҷтимоию демографӣ, аз ҷумла нишондиҳандаҳои тафовути минтақавиро дар динамикаи вазъи тандурустӣ, маориф, маданият ва фонди манзил нишон медиҳанд.

Минтақаҳо харочоти асосии низоми тандурустиро ба дӯш доранд ва аз ин рӯ, барои вазъи он масъул мебошанд. Онҳо дар дурнамо дар ҳақиқат, бояд маркази ҳамгирии фаъолияти ҳочагидории мақомоти тандурустӣ гарданд.

Саломатии инсон - манбаи муайяни умри дарозмуҳлатест, ки ҳолати бароҳат ва самараноки шаҳсро, ки ба синну сол мувоғиқ аст, тавсиф мекунад. Аз ин лиҳоз, саломатии инсон дар баробари маълумот, малака ва маҳорати меҳнатӣ ҳусусияти муҳими сармояи инсонӣ мебошад.

Дар адабиёти иқтисодӣ истеҳсоли сармояи инсонӣ дар макросатҳ ҳамчун маҷмуи як қатор вазифаҳои микроистеҳсолот баррасӣ мешавад. Соҳаи тандурустӣ дар ташаккули дороии сармояи инсонӣ иштирок мекунад. Аз ин рӯ, ба рушди сармояи умумии инсонии минтақа омилҳо, аз қабили харочоти соҳаи маориф ва илм, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист, беҳбуди шароити меҳнат, сармоягузорӣ ба соҳтмони манзил ва таъсиси ҷойҳои корӣ

бевосита таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, иқтисоддонон аксар вақт омили умумиро истифода мебаранд, ки ба рушди иқтисодӣ таъсир мерасонад - маблағи умумии сармоягузорӣ ба қувваи умумии корӣ.

Марҳилаи кунуни рушди иқтисодии минтақаҳои Тоҷикистонро метавон ҳамчун гузариш аз навъи аграрии рушди иқтисодӣ ба навъи сифатан нави он, ки онро шартан “индустрialiю агарапӣ” номидан мумкин аст, тавсиф кард. Дар баробари ин, қобилиятҳои фаъоли эҷодии одамон ба қувваҳои пешбарандаи рушди иқтисодӣ табдил ёфта, мутаносибан арзиши саломатии умумии аҳолии минтақа дар айни замон хеле меафзояд.

Қонуниятҳои асосии навъи саноатии рушди иқтисод - ин равиши бартари доштаи технократӣ ба интихоби воситаҳо ва манбаъҳои афзоиш, устувории баланди соҳтори органикӣ сармоя, пеш аз ҳама, рушди истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот, то ба қадри кофӣ баҳо надодани инкишофи соҳаи иҷтимоӣ мебошад.

Аз ин рӯ, сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ муҳимтарин манбаи рушди иқтисодӣ мебошад. Ҳамин тарик, иқтисоддони машҳур Ч. Грейсон қайд мекунад: “Долларе, ки ба зеҳни инсон гузашта мешавад, аксар вакт даромади бештари миллиро назар ба долларе, ки ба роҳҳои оҳан, сарбанд, мошинҳо ва дигар молҳои истеҳсолӣ гузашта мешавад, меорад. Таълим ба шакли сермаҳсули маблағгузории асосӣ табдил мейбад, ки он дар якҷоягӣ бо сармояи ҷисмонӣ афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва сифатро медиҳад. Ин ҳамеша дуруст буд, аммо дар иқтисоди ҷаҳонии имрӯза ин иброз дуруст дуруст аст” [5, с. 25].

Аз ин рӯ, ба ақидаи ҷонибдорони мағҳуми сармояи инсонӣ, танҳо хизматҳои сармояи инсонӣ фурӯҳта ва ҳаридон мешаванд, ки шакли зуҳороти қобилияти истеҳсолии шаҳс дар раванди истеҳсолот мебошад. Вобаста ба ин, метавон гуфт, ки кормандони соҳаи тиб ва, пеш аз ҳама, табиондори сармояи муайяни инсонӣ мебошанд, ки онро чен кардан мумкин аст.

Дар асоси далелҳои дар боло овардашуда назариячиёни сармояи инсонӣ усули дисконткуниро барои ҳисоб кардани он асос гузаштаанд. Ҷуноне ки онҳо дуруст фарз мекунанд, ба туфайли хеле зиёд шудани маблағгузорӣ ба одамон соҳтори музди меҳнат хеле тағиیر ёфт, ки қисми зиёди он маҳсули сармояи инсонӣ мебошад, на меҳнат. Баробари афзудани ҳарочоти такмил додан ва инкишоф додани қобилияти эҷодии афрод меҳнат мураккаб шуда, дар ин раванд онҳо ба сармояи инсонӣ табдил мейбанд. Инро Г. Беккер тасдиқ мекунад, ҳар як инсонро метавон ҳамчун омезиши воҳиди меҳнати одӣ ва миқдори муайяни сармояи инсонии дар он таҷассумшуда ҳисоб кард. Аз ин рӯ, музди меҳнати ҳар як коргарро метавон ҳамчун омезиши нарҳи бозории ҷисми ў ва даромади иҷора аз сармояи инсонии ба ин ҷисм гузашташуда баррасӣ кард [14].

Дар адабиёти иқтисодӣ принсипи капитализатсия ҳамчун асос барои ҳисоб кардани арзиши умумии сармояи инсонии кишвар гирифта шудааст. Дар ин маврид, усули ҷенкунии сармояи инсонӣ дар инсон-рӯз таҳсил истифода шудааст. Дар ин усул давомнокии соли ҳониш дар донишгоҳ воқеан ба соли таҳсил дар мактабҳои миёна ва ибтидоӣ баробар аст. Ин муносибат ба қадри кифоя асоснок нест, зеро дар он дараҷаи баланди маълумот, инчунин рӯзҳои беморӣ ба назар гирифта намешавад.

Бояд гуфт, ки нақши сармояи умумии инсонӣ дар ҷараёни рушди иқтисодӣ назаррас буда, тамоюли доимии афзоиш дорад. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҷамъ овардани сарватҳои ғайримоддӣ назар ба ҷамъоварии сарватҳои моддӣ бо суръати тезтар ба амал меояд. Барои ИМА, масалан, ин таносуб дар тӯли асри ХХ дар як сол 4,1% ташкил дод. Дар натиҷа, ҳиссаи сармояи таълимӣ дар бойғарии умумии миллии кишвар аз ҳиссаи сармояи ҷисмонӣ зиёдтар буда, аз рӯи арзёбӣ, 70% ташкил медиҳад. Бояд гуфт, ки дар некуаҳволии инсон саломатии ў тибқи таърифи ТБТ, мутаносибан, 10% ташкил медиҳад ва ҳамин гуна саҳмро метавон дар сармояи инсонӣ нишон дод.

Масъалаҳои дар боло баррасишуда ба мо имкон медиҳанд, ки хулосаҳои зеринро ба даст орем:

- ташаккули сармояи умумии инсонии минтақа раванди умумии такрористехсоли сармояи инсонӣ (аз ҷумла, ҷузъи он - саломатӣ) дар сатҳи шахс ва оилаи ӯ мебошад;
- сармояи умумии инсонӣ дар баробари андӯхти моддӣ манбаи динамизм ва рушди иқтисодии кишвар мебошад;
- яке аз ҷузъҳои асосии сармояи умумии инсонӣ маориф мебошад, ки саҳми он дар рушди иқтисодӣ тавассути интиқоли донишҳои мавҷуда ба наслҳои ояндаи коргарон зоҳир мегардад; нигоҳдории тандурустӣ ҳамчун омиле, ки татбиқи қобилияти меҳнатии фардро таъмин мекунад;
- барои ҷен кардан захираҳои умумии сармояи инсонии миллат, аз ҳама қобили қабултарин принсипи капитализатсияи даромади оянда бо назардошти ҳарочоти соҳаи тандурустӣ дар асоси муқаррарот дар бораи афзалият ба мол бо мурури замон мебошад. Илова бар ин, ҳисобкунӣ бояд ба усули дисконтӣ асос ёбад.

Ба маънои институционалӣ, идоракунии сармояи инсонии минтақа низоми мушаҳҳаси ҳудудӣ ҷудошудаи идоракунии институтҳои иҷтимоию иқтисодие мебошад, ки бо интиқолдиҳандагони сармояи инсонӣ ҳамкорӣ мекунанд, ки дар раванди такрористехсоли васеъ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ самаранок истеъмол карда мешаванд, инчунин бо сармояи инсонии дорои сифати даҳлдор таъмин намудани иқтисодиёти минтақа. Дар ин ҷо, низоми идоракунӣ ба маънои васеъ - маҷмуи ботартиби маҷмуъҳои зерин фаҳмида мешавад: - мақомоти идоракунӣ; - робитаҳои байни мақомотҳои минтақавӣ; - робитаи байни мақомотҳои минтақавӣ ва объектҳои идоракунӣ; - робитаи байни мақомотҳои идоракунии минтақаи мазкур ва мақомотҳои идоракунии дигар минтақаҳо; - робитаи байни мақомотҳои идоракунии минтақаи мазкур ва мақомотҳои давлатии идоракунӣ. Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки дониш ва малакаи қасбӣ, таҳассуси кормандон омили низомгузори ташаккули ҷузъи сифатии сармояи инсонии минтақавӣ буда, маҳз низоми таҳсилоти қасбӣ ва таълимӣ бояд дар ҷанбаи институционалии ташаккули сифатҳои инноватсионии сармояи инсонӣ дар минтақа ба асли механизм тағдил ёбад.

Аксари мутлақи муҳаққиқон нақши асосиро дар ташаккули сармояи инсонӣ ба соҳаи маориф медиҳанд. Дар доираи он малакаи қасбӣ, дониш, салоҳиятҳои шахсон ва ҳавасмандӣ ба меҳнати пурсамар ташакkul мейбанд, ки арзиши иқтисодии шаҳсиию иҷтимоӣ доранд. Дар соҳаи маориф барои татбиқи онҳо дар самти баланд бардоштани некуаҳволии субъектҳои ҳочагидори алоҳида ва дар маҷмуъ, сарвати миллии кишвар, шартҳои зарурӣ талаботи қасбӣ ба шаҳрвандон ва некуаҳволии иҷтимоию иқтисодӣ имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд. Нишондиҳандагое, ки ба модули таълимӣ дохил карда шудаанд, мавҷудияти захираҳои инсонӣ ва сармояи инсонии низоми маориф (шуморай хонандагон ва омӯзгорон дар ҳама шаклҳо ва зинаҳои таҳсилоти қасбӣ), самараҳаҳшии он (ҳатми мутаҳассисон), ҳолати маблағҳо (фарсадашавӣ ва қандашавӣ, навсозӣ, сармоягузорӣ) ва сатҳи маблағгузорӣ (ҳарочоти буҷет барои маориф).

Муҳимтарин омили ташаккули сармояи инсонӣ рушди соҳаи тандурустӣ мебошад. Ҳарочоти тиббӣ вақти гардиши меҳнатро дар истеҳсолот дароз мекунанд. Тандурустӣ заминай физиологии ташаккули сармояи инсониро таъмин менамояд; дар робитаи мутақобила бо фазои таълим дар шароити мушаҳҳаси иҷтимоию иқтисодӣ, ки сатҳи зиндагии аҳолии минтақаро муайян мекунанд, идома дорад. Аз ин рӯ, гурӯҳҳои муассисаҳоеро муайян кардан мумкин аст, ки барои идоракунии такрористехсоли сармояи инсонӣ масъуланд: - мақомоти тандурустӣ; - мақомоти маориф; - макомоти назорати меҳнат, шуғл ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ; - мақомоте, ки ҳифзи экологии аҳолиро таъмин менамоянд; - мақомот (мақомотҳо), ки ҳамкории мутақобилаи гурӯҳҳои дар боло зикргардидаро ҳамоҳанг мекунанд.

Самти муҳими сиёсати минтақавии ташаккули сармояи инсонӣ низ танзими оптималии равандҳои муҳочиран мебошад. Ҳаракати сармояи инсонӣ дар баробари соҳаи маориф ва тандурустӣ яке аз муҳимтарин объектҳои сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ

мебошад. Ҳар гуна сармоягузорй ба таҳсилот бемаъно хоҳад буд, агар шахсе, ки таҳсил кардааст, бинобар мавҷуд набудани чойи кор ё шароит барои оғози тиҷорати мустақил дар минтақа имкони татбиқи дониши худро дар фаъолияти меҳнатӣ надошта бошад. Зимнан, имрӯз омили бечунучаро ва муҳимтарини ташаккули иқтисоди ҷаҳонӣ дар баробари ҷараёнҳои иттилоотио молиявӣ муҳочирати меҳнатӣ мебошад.

Муҳочират ҷузъи ҷудошаванди ҷаҳонӣ иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҳангоми таҳияи сиёsatҳо, ки ба ҳавасмандгардонии барқарорсозии иқтисодиёт нигаронида шудаанд, бояд ба назар гирифта шаванд. Таърихи умумиҷаҳонӣ бештар таърихи муҳочират аст, зоро маҳз дар зери таъсири онҳо минтақаҳо ва кишварҳо ташаккул ёфта, сохтори иҷтимоӣ, ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ташаккул мейфт. Муҳочирати аҳолӣ, аз як тараф, ҷузъи ҷудошаванди муносибатҳои иҷтимоие, ки байни одамон инкишоф мейбад, аз ҷониби дигар, нишондиҳанди мушкилот дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мардум мебошад.

Д.В. Юрков ва Н.М. Габдуллин қайд мекунад, ки: “Муҳочират ба рушди устувори ҳудуди таъинот ва рафтани муҳочирон таъсири калон мерасонад. Муносибати ҷомеа ба муҳочират давра ба давра аз мусбат ба манғӣ ва баръакс тағиیر мейбад. Дар марҳилаи ҳозира нисбат ба ин ҳодисаи иҷтимоию иқтисодӣ дигаргуншавии равшан мушоҳид мешавад. Мисли ҳама гуна падидаҳои дигари иҷтимоӣ-иктисодӣ, муҳочират ҳам оқибатҳои мусбат ва манғӣ ба бор меорад. Аз ин рӯ, омӯзиши равандҳои муҳочират бояд ба муайян ва эҷоди механизмҳои амалӣ намудани таъсири мусбӣ ҳангоми коҳиҷӯӣ додани ҳатару таҳдидҳо аз муҳочират равона карда шавад [13, с. 30].

Ҳамин тарик, сармояи инсонии минтақа - категорияи хеле мураккаби иқтисодӣ мебошад, ки барои рушди устувори субъектҳои ҳудудӣ муҳим аст. Дараҷаи самаранокии равандҳои истеҳсолӣ аз сифати сармояи инсонӣ вобаста аст. Дар баробари ин, сармояи инсонии баландсифат сармоягузории доимиро ба унсурҳои таркибии он, ба мисли маориф, тандурустӣ ва зудҳаракатӣ талаб мекунад. Асосҳои концептуалии ташаккул ва истифодаи самараноки сармояи инсонӣ дар минтақа ба фароҳам овардани муҳити муассири институционалӣ барои ҳамкории оптималии байни низомҳои маориф, тандурустӣ ва танзими равандҳои муҳочират, ки бо назардошти сифат ва нишондиҳандои миқдори иқтидори инсонии минтақаҳо, оқилюна истифода бурдани иқтидори табиии минтақаҳо мусоидат мекунад.

Адабиёт

1. Бабина С.И. Анализ человеческого капитала региона / С.И. Бабина, И.Ю. Садовникова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. - Кемерово, 2018. - № 3. - С.69-74.
2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. - 470 с.
3. Ващёйкина Ю.Ю. Проблемы пространственного распределения человеческого капитала в регионах Центрального федерального округа России и пути их решения: дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. / Ю.Ю. Ващёйкина. - Белгород, 2019. - 177 с.
4. Власюк Л.И. Методика определения уровня развития человеческого капитала и его дифференциация в регионах России / Л.И. Власюк, П.В. Строев // Экономика. Налоги. Право. - 2017. - Т. 10. № 4. - С.86-95.
5. Грейсон Д. Американский менеджмент на пороге XXI века / Д. Грейсон, К. О'Делл. - М., 1991. – 319с.
6. Добрынин А.И. Методология человеческого капитала / А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, С.А. Курганский // Экономика образования. Международный периодический журнал. - Кострома. - 1999. - №5. - С. 10-26.
7. Капелюшников Р.И. Концепция человеческого капитала. Критика современной буржуазной политической экономии/ Р.И. Капелюшников. - М.: Наука, 1977. – 287с.

8. Корнейчук Б.В. Информационная экономика / Б.В. Корнейчук. - СПб.: Питер, 2006. - 382 с.
9. Ляшенко Е.Е. Формирование человеческого капитала в условиях реформирования высшего образования: авт. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ Ляшенко Елена Евгеньевна. - Москва: Московский гуманитарный университет, 2012. - 25 с.
10. Михеева Н.Н. Региональная экономики и управление: учебное пособие для вузов / Н.Н. Михеева – Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2000. - 315 с.
11. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. - Душанбе, 2016. - 88 с.
12. Ходиев Д.А. Особенности развития человеческого капитала в условиях переходного периода (на примере Республики Таджикистан): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ходиев Дадаҳон Абдуллоевич. - Душанбе: Таджикский государственный университет коммерции, 2011. – 160 с.
13. Юрков Д.В. Развитие человеческого капитала территориального рынка труда на основе трудовой миграции / Д.В. Юрков, Н.М. Габдуллин // Вопросы экономики и права. - М., 2016. - № 101. - С.30-35.
14. Becker G.S. Investment in human capital: A theoretical and empirical analysis. N.Y., 1964. P.160.
15. Schulz T. Investment in Human Capital // American Economic Review. - 1961, March – №1.

УДК: 336.371

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ТАДЖИКИСТАНА

Махмудов Файзиддин Изатуллоевич – аспирант кафедры финансового менеджмента Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Телефон: (+992) 902901111. E-mail: fayz-16@mail.ru

В статье рассмотрены особенности предоставления банковских услуг коммерческими банками Таджикистана, отмечается, что в институциональной структуре банковской сферы Таджикистана произошли существенные изменения. Количество коммерческих банков за анализируемый период (2015-2021 гг.) имеет тенденцию снижения за счет ликвидации некоторых банков, а количество центров банковского обслуживания и филиалов банков увеличилось. Эти тенденции показывают, что наиболее эффективной и прибыльной формой создания кредитных учреждений выступают центры банковского обслуживания, имеющие более высокие темпы роста. Особо отмечается, что развитие банковской системы в условиях глобализации невозможно представить без использования информационных технологий в процессе управления сферой и цифровизации всех банковских операций.

Ключевые слова: банк, банковские услуги, банковская система, коммерческие банки, центры банковского обслуживания, филиал банка, прибыль, инвестирование, микрокредитные организации, кредитные учреждения, информационные технологии.

ХУСУСИЯТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКӢ БОНКҲОИ ТИҶОРАТИИ ТОҶИКИСТОН

Махмудов Файзиддин Изатуллоевич – аспиранти кафедраи менеҷменти молиявии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Суроға: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, иш.Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14. Телефон: (+992) 902901111. E-mail: fayz-16@mail.ru

Дар мақола хусусиятҳои пешниҳоди хизматрасониҳои бонкӣ аз ҷониби бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд, зеро дар соҳтори институтионалии баҳии бонкии Тоҷикистон дигаргуниҳои назаррас рух доданд. Теъдоди бонкҳои тиҷоратӣ дар давраи таҳлилишаванда (с. 2015-2021), бо сабаби барҳамхӯрии бархе аз онҳо, тамоюли коҳиишёбиро дошта, шумораи марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ ва филиалҳои бонкҳо афзоиш ёфтааст. Ин тамоюл нишон медиҳад, ки шакли аз ҳама самаранок ва даромадноки ташкили ташкилотҳои қарзӣ марказҳои хизматрасониҳои бонкӣ мебошанд, ки тамоюли афзояндаро доранд. Бояд қайд кард, ки рушди низоми бонкӣ дар давраи ҷаҳонишиавӣ будуни истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди идоракуни соҳа ва рақаминосии ҳамаи амалиётҳои бонкӣ тасаввурnopазир аст.

Калидвоҷаҳо: бонк, хизматрасонии бонкӣ, низоми бонкӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, марказҳои хизматрасонии бонкӣ, филиали бонк, фоида, сармоягузорӣ, ташкилотҳои қарзии хурд, муассисаҳои қарздиҳӣ, технологияҳои иттилоотӣ.

FEATURES OF THE PROVISION OF BANKING SERVICES BY COMMERCIAL BANKS OF TAJIKISTAN

Mahmudov Fayzidin Izatuloevich – postgraduate student of financial management of the Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14. Phone: 902901111. E-mail: fayz-16@mail.ru

The article discusses the features of the provision of banking services by commercial banks of Tajikistan, it is noted that significant changes have occurred in the institutional structure of the banking sector of Tajikistan. The number of commercial banks for the analyzed period (2015-2021) has a tendency to decrease, due to the liquidation of some banks, and the number of banking services and branches of banks has increased. These trends show that the most effective and profitable form of creating credit institutions are banking services, which have higher growth rates. It is especially noted that the development of the banking system in the context of globalization cannot be imagined without the use of information technologies in the process of managing the sphere and digitalizing all banking operations.

Key words: bank, banking services, banking systems, commercial banks, banking services, bank branch, profit, investment, microcredit organizations, credit institutions, information technologies.

Анализ Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и ее основных финансовых показателей свидетельствует о повышении роли и значения банковской сферы в развитии отраслей народного хозяйства и в удовлетворении потребностей населения в финансовых ресурсах. Согласно данным Национального банка Республики Таджикистан на конец 2021 года в Республике Таджикистан в общем функционировали 63 кредитных финансовых учреждений и организаций, 13 из которых были традиционные банки, один из них Исламский банк финансирования и кредитования отраслей национальной экономики и населения, 18 микрокредитных депозитных организаций, 4 микрокредитные организации и 27 микрокредитных фондов, соответствующих нормативным требованиям Национального банка Таджикистана.

Анализ данных таблицы показывает, что в институциональной структуре банковской сферы Таджикистана произошли существенные изменения. Так, например, количество коммерческих банков за рассматриваемый период уменьшилось с 17 до 14 ед., связанное с процедурой ликвидации отдельных банков страны. По всем показателям денежно-кредитной сферы наблюдается уменьшение количества финансовых учреждений, кроме Центров банковского обслуживания, Центров банковского обслуживания при банках и количества филиалов, где темпы прироста соответственно составляют 20,6; 19,0 и 7,7 процентных пункта [2, с.70].

Даже эти темпы прироста являются незначительными по сравнению с темпами роста отдельных отраслей национальной экономики и объемом ВВП страны (см. табл. 1).

Следовательно, мониторинг финансовой сферы Республики Таджикистан показывает, что наиболее эффективной и прибыльной формой создания кредитных

учреждений выступают центры банковского обслуживания, как банков, так и микрофинансовых организаций, имеющие более высокие темпы роста. Так, за период с 2015 по 2021 гг. их количество выросло с 1235 ед. до 1473 ед., обеспечивая рост на 19,3 или 238 ед. процентных пункта.

За период с 31 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г. в республике была выдана одна лицензия микрокредитной депозитной организации ООО МДО “Пайванд Гурух”. А также в этот период были отозваны лицензии у 5 банков, таких как ЗАО «Банк Азия», ОАО “АгроИнвестбанк”, ОАО “Таджиксодиротбанк”, ЗАО “Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане” и ЗАО “Кафолатбонк”, а также у двух микрофинансовых организаций, таких как ООО МКО “Мадина ва Хамкорон” и ЗАО МДО “СМТ-Сармоя”. При этом, общее количество структурных подразделений кредитных финансовых организаций и учреждений республики на отчётную дату по сравнению с концом 2020 года уменьшилось на 83 единицы и составило 1852 единицы.

Однако, уже к середине 2022 года количество кредитных финансовых учреждений Таджикистана сократилось на одну единицу и составило 62 ед. При этом, количество традиционных банков увеличилось на одну единицу и составило 14, а микрокредитные организации и микрокредитные фонды также сократились на одну единицу и соответственно составили 3 и 26 ед. Также функционировали один Исламский банк и 18 микрокредитных депозитных организаций [5, с.102].

Таблица 1. - Динамика изменения количества банков и кредитных организаций Республики Таджикистан за период 2015 – 2021 гг., ед.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021г. к 2015г., в %
Кредитные организации	123	104	84	79	79	69	63	51,2
Банки	17	18	17	17	17	19	14	82,4
Негосударственные банки	16	17	16	16	16	17	12	75,0
Банки с участием иностранного капитала	13	13	10	10	10	10	5	38,5
Филиалы иностранных банков	1	1	1	1	1	1	1	100,0
Филиалы банков	355	353	266	250	244	252	194	54,6
Центры банковского обслуживания при банках	1012	1157	1076	1050	1080	1241	1204	119,0
Микрофинансовые организации, из них:	106	86	67	62	62	50	49	46,2
Микрокредитные депозитные организации	39	38	27	25	25	18	18	46,2
Количество филиалов	78	84	77	83	82	84	84	107,7
Центры банковского обслуживания	223	263	251	286	289	260	269	120,6
Микрокредитные организации	31	14	7	6	6	5	4	12,9
Микрокредитные фонды	36	34	33	31	31	27	27	75,0

Источник: расчёты автора на основе данных Банковского статистического бюллетеня НБТ. - Душанбе – 2015. - № 3 (236). С.70. ; 2019. - № 4 (285). С.149.; 2021. - №12 (316). С.89.

Необходимо отметить, что в банковской системе страны ведет свою деятельность одно представительство иностранного банка, представляющий АКОО “Сельскохозяйственный банк Китая”. За период с 30 июня 2021 года по 30 июня 2022 года были выданы несколько лицензий микрокредитным организациям и отозваны некоторые из них. Так, например, лицензию получила микрокредитная депозитная организация ООО МДО «Пайванд Гурух», а также были отзваны лицензии у банка ЗАО «Кафолатбанк» и у микрофинансовой организации МКФ «Истиклол».

Наряду с этими операциями по предоставлению или отзыву лицензий кредитных организаций, постановлениями Правления Национального банка Республики Таджикистан были выданы лицензии на проведение банковских операций от 18.03.2022 г. за № 31 микродепозитной организации ООО МДО «Фуруз» и от 09.06.2022 г. за № 68 ЗАО «Душанбе Сити Банк». В связи с преобразованием, ранее выданные лицензии микрокредитной организации ООО МКО «Фуруз» и микродепозитной организации ООО МДО «Душанбе Сити» были признаны недействительными и отзваны от процесса использования. При этом, общее количество структурных подразделений кредитных финансовых организаций страны на отчётную дату по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 7 единиц и составило 1848 единиц.

Размер общих активов кредитных финансовых учреждений и организаций Республики Таджикистан по состоянию на конец июня 2022 г. был 25197,8 млн. сомони и наблюдается увеличение их объема по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 3360,6 млн. сомони или на 15,4 процентных пункта. Это увеличение происходит за счет средств кредитного портфеля, денежных ресурсов и других активов финансовых учреждений. При этом, остаток кредитного портфеля финансовых учреждений и организаций Республики Таджикистан за анализируемый период был равен 12313,6 млн. сомони, увеличившись по сравнению с 2021 г. на 1281,0 млн. сомони или на 11,6 процентных пункта в основном за счет увеличения кредитов, предоставленных физическим лицам и кредитования субъектов малого и среднего бизнеса страны. Проведенный анализ показывает, что объем необслуживаемых кредитов (которые были просрочены более, чем на 30 дней) на конец июня-месяца 2022 г. был равен 1630,6 млн. сомони или составил 13,2 процентных пункта от размера кредитного портфеля кредитных организаций страны. При этом, объем необслуживаемых кредитов в общем кредитном портфеле кредитных организаций республики сократился на 2,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Кредитными учреждениями страны был создан фонд покрытия возможных потерь по необслуживаемым кредитам в объеме 1490,3 млн. сомони, составляющий 91,4 процентных пункта от общей суммы необслуживаемых кредитов. Однако, эта сумма является на 0,3 процентных пункта меньше, чем в конце июня 2021 г. всего по стране. При этом, нетто остаток необслуживаемых кредитов финансовых учреждений, минус фонд покрытия возможных потерь, за анализируемый период составил всего 140,4 млн. сомони или 1,3 процентных пункта от кредитного портфеля учреждений и организаций Республики Таджикистан [9]. (см. табл. 2).

Таблица 2. - Качество кредитного портфеля кредитных финансовых организаций Республики Таджикистан, млн. сомони [6].

Классификация кредитов	30.06.2021	30.06.2022	Изменения, +, -
Всего (в совокупности), млн. сомони: в том числе	11032,6	12313,6	1281,0
Обслуживаемые, млн. сомони	9344,2	10683,0	1338,8
Необслуживаемые, млн. сомони	1688,4	1630,6	- 57,8

Доля необслуживаемых кредитов, в %	15,3	13,2	- 2,1
Доля необслуживаемых кредитов, в %	1,5	1,3	- 0,2

Источник: расчёты автора по данным <https://www.nbt.tj>.

Согласно материалам периодической печати, общие обязательства кредитных финансовых учреждений Республики Таджикистан в 2022 г. составили 19298,8 млн. сомони и увеличились на 2129,0 млн. сомони или на 12,4 процентных пункта по сравнению с 2021 г. Эта разница вышла за счет увеличения объема депозитов и счетов к оплате банкам, находящимся на территории Таджикистана. Коэффициент текущей ликвидности кредитных финансовых организаций на 30 июня 2022 г. составил 101,1 процентных пункта, что на 71,1 процентных пункта выше, установленных требований, которая составляет 30 процентных пункта. Кроме того, общие депозиты кредитных финансовых учреждений Республики Таджикистан в 2022 г. составили 11494,6 млн. сомони и по сравнению с 2021 г. возросли на 18,8 процентных пункта или на 1818,9 млн. сомони. Удельный вес депозитов кредитных финансовых учреждений в иностранной валюте в 2022 г. был 41,5 процентных пункта и по сравнению с 2021 г. уменьшился на 2,5 процентных пункта. В свою очередь, общий балансовый капитал кредитно-финансовых учреждений республики в 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличился на 26,4 процентных пункта или на 1231,6 млн. сомони и был равен 5899,0 млн. сомони. Такое увеличение балансового капитала кредитно-финансовых учреждений страны произошло за счет прибыли текущего года и собственного капитала организаций. На конец июня 2022 г. коэффициент достаточности капитала кредитно-финансовых учреждений был равен 25,1 процентных пункта, т.е. на 13,1 процентных пункта больше, по сравнению с установленным требованием, составляющий 12 процентных пункта.

Финансовые результаты кредитных финансовых организаций и организаций Республики Таджикистан были оценены с помощью прибыли, которая на конец июня 2022 г. составила 851,2 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. больше на 583,6 млн. сомони или в 2,2 раза. Показатели доходности активов (ROA) и доходности капитала (ROE) кредитных финансовых организаций и учреждений на дату 30 июня 2022 г. увеличились относительно указанного периода 2021 г. с 2,5 до 6,8 процентных пункта, а также соответственно с 11,5 до 28,9 процентных пункта.

Как отмечал Ш. Хайрзода: «Проведенный анализ показал, что общее количество эмитированных платежных карт со стороны кредитных организаций в 2021 г. возросло в 51,8 раза, в том числе, платежные карты Национальной платежной системы - КОРТИ МИЛЛИ составили 87,13 %, карты международных платежных систем (Visa и Mastercard) - 10,41 %, платежные карты локальных систем кредитных организаций - 7,42 %, а совместные платежные карты (Union Pay – НПС - КОРТИ МИЛЛИ) - 0,9 % [7, с.83].

Происходящие в мировой экономике события оказывают большое влияние на стабильное функционирование, как национальных экономик, в целом, так и финансового сектора, в частности. Поэтому, важно уделить основное внимание на факторы развития банковской сферы Таджикистана. Эти факторы особо учитываются Национальным банком Республики Таджикистан при определении политики развития финансового сектора. Финансовая нестабильность и быстроменяющаяся мировая экономика, особенно после проведения Российской Федерацией Специальной военной операции на территории Украины, требуют активизации проведения адаптационной политики и учета таких важных факторов развития экономики, как сальдо внешнеторгового баланса, объем денежных переводов трудовых мигрантов, направления привлечения различных форм инвестиционных вложений, а также размер внешнего долга, влияющие на состояние банковской сферы республики.

Таким образом, важным аспектом стабильного развития банковской системы и предоставления финансовых услуг разным субъектам рыночного хозяйства является повышение финансовой грамотности населения. Именно эффективное использование свободных финансовых ресурсов домохозяйств, предприятий и организаций является одним из основных направлений их аккумуляции в финансовом секторе страны и инвестирования в прогрессивные отрасли. Особенно в финансовых ресурсах нуждается такая сфера экономической деятельности страны, как использование информационных технологий в процессе управления сферой и цифровизация всех банковских операций. Все это может обеспечить стабильную и более эффективную форму взаимодействия банков и клиентской базы, без влияния субъективного фактора и коррупционных механизмов взаимодействия. На наш взгляд, развитие национальной экономики, в целом, и банковской системы, в частности, зависит от темпов роста ВВП страны, достигаемое за счет привлечения различных источников инвестирования. Поэтому, необходимо главное внимание уделить улучшению инвестиционного климата в стране, привлекающего инвесторов в экономику страны, повысить финансовую грамотность населения и разработать меры, которые повышали бы доверие различных групп населения к банковской системе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуалимзода Х.А. Вопросы формирования и использования финансовых ресурсов банков / Х.А. Абдуалимзода, Н.М.Бобоев // Вестник университета (Российско-Таджикский (славянский) университет) РТСУ. - Душанбе, 2019.- №3 (67). - С.89-109.
2. Банковский статистический бюллетень. – 2015. - № 3 (236). – 160 с.
3. Банковский статистический бюллетень. - 2019. - № 4 (285). – 149 с.
4. Банковский статистический бюллетень. – 2021. - № 12 (316). – 89 с.
5. Махшулов С.Дж. Устойчивость национальной валюты, ее теория и методология. / С.Дж. Махшулов, Б.Б. Ходжаев // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, 2018.- №10. - С.156-161.
6. Махмудов Ф.И. Институциональные аспекты развития инновационного механизма предоставления банковских услуг коммерческими банками в условиях цифровизации экономики / Ф.И. Махмудов // Мат. XXX межд. научно-практ. конф. «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований». 7-8 ноября 2022 г. - Bengaluru, India. 2022. – С. 99-105.
7. Хайрзода, Ш. Развитие банковской системы Республики Таджикистан в условиях финансовой нестабильности (теория, методология и практика): автореферат докторской диссертации на соиск. уч. ст. д.э.н. по специальности 08.00.10 / Ш. Хайрзода.. – Душанбе, 2021. – 101 с.
8. Шоасалов Н.К., Преимущество депозитов как основного источника кредитных ресурсов коммерческих банков / Н.К. Шоасалов // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. Душанбе, 2018.- №11.- С.174-179.
9. Шархи устувории низоми бонкӣ [манбаи электронӣ] URL https://www.nbt.tj/tj/suboti-moliyavi_submenu/sharhi-ustuvorii-moliyavii-nizomi-bonk.php (санаси муроҷиат: 23.11.2022)

УДК: 336.7-047.37 (470+571)

МАСЪАЛАҲОИ АКТУАЛИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ҚАРЗИИ НИЗОМИ БОНКӢ

Дембегиев Мисралӣ Сафармадович - асистенти кафедраи фахолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: +992985303020

Тоҳироғ Фарруҳ - докторанти PhD кафедроаи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел: (+992) 001990906

Хизматрасонии қарзӣ яке аз хизматрасониҳои муҳими фаъолияти бонкҳо дар шароити имрӯза ба ҳисоб рафта, дар таъмини сатҳи даромади бонкҳо мавқеи асосӣ дорад. Имрӯз дар низоми бонкӣ қисми зиёди даромади бонкҳои тиҷоратиро амалиёти қарзӣ ташкил медиҳад. Вобаста ба зарурати ин масъала муддати дар доираи имкониятҳои мавҷуда низоми қарзию бонкиро таҳлил намуда, ҳамин тавр, як қатор таҳлилҳои соҳавиро ба роҳ мондааст. Гайр аз ин, қайд кардан ба маврид аст, ки дар мақолаи мазкур таҳлили сандуқи қарзии низоми бонкӣ, ҳолати сандуқи қарзӣ, ниишондиҳандаҳои соҳтории низоми қарзиҳӣ ба соҳаҳои гуногун, таҳлили ниишондиҳандаҳои устувории низоми бонкӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд. Ҳамзамон, дар доираи чунин таҳлилҳои масъалаҳои муҳиммтарин хизматрасонии қарзии низоми бонкӣ таҳлил гардида, мушиқилот ва бартариятҳои дар ин самт ҷойдошта пешниҳод гардидаанд.

Калидвоҷаҳо. Хизматрасонии қарзӣ, бозори хизматрасонӣ, ниишондиҳанда, устуворӣ, низоми бонкӣ, бонкҳо, ташкилотҳои қарзӣ, бартариятҳо, омил, афзоши, интиқол, соҳтор, муҳталиф, асъор, иқтисодиёт, амалиёт.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Дембегиев Мисрали Сафармадович - ассистент кафедры банковской деятельности Государственного финансово-экономического университета Таджикистана. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: (+992) 985 30-30-20.

Тоҳироғ Фарруҳ – соискатель кафедры финансов Государственного финансово-экономического университета Таджикистана. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, ш. Душанбе, к. Нахимова 64/14. Тел: (+992) 001990906

Обслуживание долга считается одной из важнейших услуг банков в современных условиях и играет ключевую роль в обеспечении уровня доходов банков. Сегодня в банковской системе большую часть доходов коммерческих банков составляют кредитные операции. В связи с необходимостью данного вопроса автор проанализировал кредитно-банковскую систему своими усилиями в рамках имеющихся возможностей и провел ряд отраслевых анализов. Кроме того, стоит отметить, что в данной статье проведен анализ кредитного портфеля банковской системы, состояния кредитного портфеля, структурных показателей системы кредитования в различных сферах, был проанализирован и обсужден анализ показателей устойчивости банковской системы. При этом в рамках таких анализов были проанализированы наиболее важные вопросы кредитного обслуживания банковской системы, а также представлены проблемы и преимущества в этой области.

Ключевые слова: кредитные услуги, рынок услуг, показатель, устойчивость, банковская система, банки, кредитные организации, преимущества, фактор, рост, трансферты, структура, разнообразие, валюта, экономика, функционирование.

CURRENT ISSUES OF CREDIT SERVICE OF THE BANKING SYSTEM

Dembegiev Misrali Safarmadovich - assistant of the department of banking activities of the State University of Finance and Economics of Tajikistan. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov 64/14. Phone: (+992) 985-30-30-20

Tohirov Farrukh - doctoral student (PhD) in the specialty Finance of department of Finance of the Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Nakhimova 64/14. Tel.: (+ 992) 001990906

Debt service is considered one of the most important services of banks in modern conditions and plays a key role in ensuring the level of income of banks. Today, in the banking system, most of the income of commercial banks is credit operations. In connection with the need for this issue, the authors analyzed the credit and banking system with their own efforts within the available opportunities and conducted a number of industry analyses. In addition, it is worth noting that this article analyzes the loan portfolio of the banking system, the state of the loan portfolio, structural indicators of the lending system in various areas, the analysis of sustainability indicators of the banking system was analyzed and discussed. At the same time, within the framework of such analyzes, the most important issues of credit servicing of the banking system were analyzed, as well as the problems and advantages in this area were presented.

Keywords. Credit services, services market, indicator, stability, banking system, banks, credit organizations, advantages, factor, growth, transfer, structure, diversity, currency, economy, functioning.

Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва густариши равобити касбӣ, низоми бонкӣ ва маҳсусан, бахши хизматрасонандай он бояд бо талаботи ҷаҳони муосир ҳамқадам бошад. Бо дигаргуншавии низоми иқтисодӣ дар ҷаҳон ва тағйирёбии куллии равобити молиявӣ, дарёftи бахшҳои нисбатан муҳим барои маблағгузорӣ ва расонидани дигар намудҳои хизматрасонии бонкӣ ниҳоят зарур мебошад. Тавре аз таҷрибаҳои кишварҳои дар ҳоли рушд андухта бармеояд, имрӯз яке аз бахшҳои муҳим ва низомсози кишварҳои муҳталиф бахши воқеъӣ маҳсуб меёбад, зеро ин бахш дар амнияти иқтисодӣ-иҷтимоӣ нақши бетаъхир дошта, ҳам барои суботи молиявии кишвар ва ҳам дар рушди намудҳои муҳталифи хизматрасониҳои бонкӣ мусоидат ҳоҳад кард. Бинобар ин, расонидани хизматрасониҳои муҳталифи бонкӣ ва аз ҷумла, қарзӣ аз тарафи бонкҳои тиҷоратии кишвар метавонад нақш, нуфуз ва эътибори аҳолиро нисбат ба ин муассисот дучанд гардонад. Ба ҷуз аз ин, дар натиҷаи расонидани хизматҳои муҳталиф бонкҳо метавонанд дар давраи миёнамуҳлат соҳиби даромади хуб гарданд.

Чун қоида, барои рушди бахши воқеъӣ воситаҳои ҷалбгардида ва ё сафарбарнамудаи бонкҳои тиҷоратӣ бояд хусусияти дарозмуддат дошта бошанд. Бахусус, ин воситаҳо дар марҳилаи рушди инноватсионӣ ва технологӣ бояд нисбатан камарзиш бошанд. Аммо, вазъи кунуни ташкилотҳои молиявии қарзии ватанӣ, аз ҷумла бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии хурд наметавонад рушди устувори иқтисоди воқеиро ба таври кофӣ маблағгузорӣ намояд. Ин ба омезиши омилҳое вобаста аст, ки ба низоми бонкии кишвар таъсири назаррас мерасонанд. Таъсири маҷмуи омилҳои беруна, аз ҷумла татбиқи таҳримҳо ба Русия аз ҷониби кишварҳои ғарбӣ, боиси таназзули иқтисоди он ва қоҳиши фаъолияти иқтисодӣ гардид. Маҳз ин омилҳо боиси қоҳиши шадиди вуруди интиқоли воситаҳои пулӣ ба иқтисодиёт ва низоми бонкии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020 гардиданд, ки дар навбати худ вазъи низоми бонкиро бо душвориҳо рӯбарӯ гардонид.

Ҷараёни болоравӣ ва афзоиши воситаҳои интиқолӣ то соли 2014 дар дастгирии рушди бахши бонкӣ таъсиргузор буда, кифоягии пардохтпазирии низоми бонкӣ, афзоиши заминai заҳиравӣ, афзоиши ҳаҷми қарздиҳӣ ба иқтисоди воқеъӣ ва пешниҳоди дигар намуди хизматрасониҳои бонкиро таъмин менамуд (ҳисоббаробаркуниҳои ҳазинавии нақдӣ, амалиётҳои асъорӣ ва кафолатӣ). Коҳиҷӯёфтани воридшавии воситаҳои пулӣ ба иқтисодиёт ва низоми бонкии Тоҷикистон

таъсири манфӣ расонида, дар камшавии захираҳо дар бонкҳо ва ташкилотҳои қарздиҳии хурд, инчунин коҳишёбии қарздиҳӣ ба иқтисодиёти воқеӣ боис гардиданд [8, с. 25].

**Ҷадвали 1. - Нишондиҳандаҳои соҳтори соҳавии қарзҳои бонкҳо
дар солҳои 2010-2020**

№	Номгӯй	Солҳо								Нисба т ба 2012
		2010	2012	2014	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Ҳамаи қарзҳо	3 378, 5	4486, 2	7888, 9	8230, 1	6913, 0	6700, 7	7664, 6	8903, 6	1,6 мар
2.	Кишоварзӣ	647 ,8	777,0	945,0	1036, 7	832,3	770,7	154,2	746,4	15,2%
3.	Саноат	723, 9	828,7	1502, 5	2424, 7	2613, 4	2529, 9	670,5	2996, 2	3,1 мар
4.	Соҳтмон	390,1	502,1	847,4	1037, 0	639,6	529,8	350,2	131,3	-66,4%
5.	Нақлиёт	162, 8	172,2	268,6	509,3	233,0	276,3	729,9	227,2	39,5%
6.	Ҳӯроки умумӣ	4 ,8	140,3	216,0	228,8	161,1	159,6	240,8	349,3	7,1 мар
7.	Хизматрасо нӣ	162,4	203,1	243,6	251,4	220,5	233,4	574,9	343,2	1,1 мар
8.	Савдои хориҷӣ	855, 5	886,3	1453, 9	1562, 7	1221, 3	1231, 0	1500, 8	1307, 0	52,7%
9.	Миёнарави и молиявӣ	55 0,0	743,3	110,4	130,2	134,0	146,6	465,0	384,0	-30,1%
10	Истеъмолот	292, 5	512,1	872,6	846,0	795,3	863,1	675,9	1686, 1	4,7 мар
11	Дигар	83,2	516,1	1622, 8	408,7	207,0	103,5	99,2	159,6	91,8%

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305).

Қайд кардан ба маврид аст, ки яке аз амалиётҳои фаъол дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ ин амалиёти қарзӣ мебошад. Аз таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур маълум аст, ки дар аксар самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ нишондиҳандаҳои қарзӣ мусбат мебошад. Ҳамчунин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки манфиати бахши бонқдорӣ дар давоми панҷ соли охир асосан бо соҳаҳои иқтисодии даромадноктар алоқаманд буд, афзоиши ин ҷараён бештар ба соҳаи саноати мамлакат ва хизматрасонию қарзҳои истеъмолӣ рост меояд, ки ҳиссаи он дар муқоиса ба соли 2010 афзоиш ёфтааст.

Дар як қатор давлатҳо шаклҳои гуногуни қарздиҳии ғайрибонкӣ ба таври васеъ инкишоф ёфта, тавассути он қарздиҳии мақсаднок амалий карда мешавад [16, с. 25]. Қарздиҳӣ яке аз воситаҳои муҳимтарини дастрасӣ ба манбаъҳои молиявӣ аз ҷониби корхонаҳои бахши воқеии иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Бо назардошти заминаи ақибмондаи техникӣ, дараҷаи баланди истеҳлоқи фондҳои асосӣ ва таҷҳизоти корхонаҳои бахши воқеӣ, инчунин даромаднокии нокофӣ ва сатҳи пасти пасандозҳои

дохилӣ, мо метавонем ба хулоса оем, ки дар ҳоли ҳозир ва ояндаи наздик, худмаблағузории фаъолияти корхонаҳои ин бахш хеле маҳдуд мебошад.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки ҳамаи қарзҳо ба соҳаҳо додаи бонкҳо дар муқоиса ба соли 2010 1,6 маротиба афзоиш ёфтааст. Аз ҷумла, дар соҳаи саноат 3,1 маротиба, кишоварзӣ 15,2%, нақлиёт 39,5%, ҳӯроки умумӣ 7,1 маротиба, хизматрасонӣ 1,1 маротиба, савдои хориҷӣ 52,7%, истеъмолот 4,7 маротиба ва дигар қарзҳо 91,8% афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, дар соҳаи соҳтмон 66,4% ва миёнаравони молиявӣ 30,1% ҳаҷми қарзҳо коҳиш ёфтааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ аз ҳама қарзи бештар ба соҳаи саноат ва қарзҳо истеъмолӣ зиёд мебошад. Масалан, муқоисаи ҷараёни инкишофи бозгашти қарзҳо дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ дар маҷмуъ, нишон медиҳад, ки муҳлати миёнаи бозгашти қарзҳо дар соҳаҳои афзалиятнок саривақтӣ мебошад. Масъалаи хуб шудани сифати қарздиҳии низоми бонкиро аз бамаротиб коҳиш ёфтани ҳиссаи қарзҳо ғайрифаъол дар сандуқи қарзии низоми бонкӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Ин маълумотҳо, аз як тараф, ҷолибияти соҳаро барои ташкилотҳои қарзӣ коҳиш медиҳанд ва аз дигар тараф, онҳо сабабгори ҷустуҷӯи роҳҳои пешрафтаи қарздиҳии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ мегарданд ва шаклҳои нави дастгирии давлатиро талаб мекунанд, ки дастрасии истеҳсолкунандагони маҳсулоти соҳаи кишоварзиро ба захираҳои қарзӣ афзоиш медиҳанд. Чунин амал, ба назари мо, бояд самаранокии истифодай маблағҳои қарзиро дар худ фаро гирифта, дар доираи фаъолияти иқтисодии худ аз ҳисоби фурӯш ва гирифтани фоидай изофӣ ҳамчун алтернатива диққати қарздиҳандагонро ҷалб намояд.

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки пешниҳоди қарзҳо ба бахшҳои воқеии иқтисодиёти кишвар, алахусус саноат ва кишоварзӣ, дар давраи баррасиshawандai солҳои 2010-2020 нобаробар мебошад, зоро дар ин давра, чӣ тамоюли афзоши бақияи қарз ва чӣ коҳиши ҳаҷми онҳо мушоҳида мегардад.

Ҷадвали 2. - Таҳлили нишондиҳандаҳои устувории ташкилотҳои қарзӣ (млн. сомонӣ) дар солҳои 2013-2020

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Солҳо							Нисбат ба соли 2013
	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Дороиҳо	12 653	18 639	21 187	20 932	21 201	21976	26307,3	107,9%
Бо фоиз аз ММД	31.22	38.51	38.86	34.28	30,80	28,4%	31,8%	0,6
Дороиҳои пардохтпазир	2 853	4 484	6 482	6 283	6 472	6068	7916,02	1,7 мар
Бо фоиз аз ММД	7.04	9.2	11.9	10.2	9,4	7,8	9,5%	2,4%
Қарзҳо ҳамагӣ	7 399	11 229	9 823	8 506	8 677	9703	10882,5	47%
Бо фоиз аз ММД	18.2	23.2	18.0	13.9	12,6	12,5	13,2	-5%

Сарҷашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305).

Дар таҷрибай низоми бонкии кишвар ва тағиироти дар он бавуҷудомада сифати хизматрасониҳои бозори бонкӣ ва ворид намудани тағиироти алоҳида ба бахши инноватсионии он устувор будани як қатор нишондиҳандаҳо шарти зарурӣ мебошад. Вобаста ба ин, таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур низ ба сифати хизматрасониҳои бонкӣ вобастагии зиёд дорад. Ҳамчунин, ворид намудани ҳар гуна

тағириоти имтиёзинок дар бозори хизматрасониҳои бонкӣ аз ҳаҷми дороиҳои низоми бонкӣ ва дороиҳои пардохтпазири он вобастагии зиёд дорад. Таҳлили ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки дороиҳои низоми бонкӣ дар соли 2013 12,6 милиард сомониро ташкил дода, ин нишондиҳанда дар соли 2020 26,3 милиард сомониро ташкил намудааст, ки дар муқоиса ба соли 2020 107,9% афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, дороиҳои пардохтпазири низоми бонкӣ низ барои беҳтаргардии сифати хизматрасониҳои бонкӣ афзоиш дода шудааст ва ин нишондиҳанда агар дар соли 2013 2,8 милиард сомониро ташкил намуда бошад, пас дар соли 2020 ба 7,9 милиард сомонӣ баробар гардидааст, ки дар муқоиса ба соли таҳлилшаванд 1,7 маротиба афзоиш ёфтааст.

Қарзҳои низоми бонкӣ низ дар ҳоли афзоиш қарор дошта, соли 2013 7,3 милиард сомониро ташкил намуда бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 10,8 милиард сомониро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба соли 2013 47% афзоиш ёфтааст. Як нуқтаи муҳимро қайд кардан ба маврид аст, ки новобаста ба зиёд шудани нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ ҳиссаи муқоисавии ин нишондиҳандаҳо нисбат ба ММД тамоили коҳишёбӣ дорад ё афзоиши ночиз мебошад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дороиҳои пардохтпазири низоми бонкӣ дар муқоиса ба ММД 2,4 банди фоизӣ афзоиш ва ҳаҷми қарзҳои низоми бонкӣ бошад, 5 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст. Аз ин лиҳоз, вобаста ба натиҷаи таҳлилҳо гуфтан мумкин аст, ки чунин афзоиш дар муқоиса ба ММД қаноатмандкунанда намебошад. Ҷиҳати рушди мутавозинии муқоисавии нишондиҳандаҳои мазкур андешидани ҷораҳои зерин ба мақсад мувофиқ мебошад:

- ҳар сол ба таври муқоисавӣ нисбат ба ММД зиёд намудани нишондиҳандаҳои устувории низоми бонкӣ ба меъёри 6-7%;
- тағирир додани меъёри фоизи хизматрасониҳои низоми бонкӣ ва додани имтиёз ба мизочон;
- бамаротиб зиёд намудани ҳиссаи пардохтпазирии низоми бонкӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонӣ;
- кам намудани ҳиссаи амалиётҳои зиёновар ва хатарнок дар маҷмуи умумии амалиётҳои бонкӣ ва гайра.

Таҳқими фаъолияти бонкҳо дар самти қарздиҳӣ ба соҳаҳо, бо татбиқи барномаҳои тасдиқшудаи миллӣ оид ба ташаккули иқтидори содиротии ватанӣ ва воридотивазнамоӣ алоқаманд мебошад. Тавре аз таҳлилҳои амиқтар бармеояд, он мутаассифона, дар шакли усули директивии қарздиҳӣ амалӣ карда мешавад. Яъне, ин тамоюл таъсири шароити бозор, манфиатҳои бонкҳо ва ҳатто худи корхонаҳои маблағгузоришавандаро дарвоҷеъ инъикос наменамояд.

Ба таври хулоса метавон қайд намуд, ки фаъолнокии бонкҳо дар самти пешниҳоди хизматрасониҳои қарзӣ ба лоиҳаҳои бо саноат алоқаманд, аз ҷораҳои андешидашавандана ҷиҳати ҷуброни даромадҳое, ки бинобар сабаби бухронҳои муҳталифи ҷаҳонӣ, маҳсусан дар самти дастрасӣ ба воситаҳои молиявии бурунмарзӣ, иқтисор ва ё коҳиш ёфтаанд (аз ҷумла, зимни қарздиҳӣ ва ё расонидани хизматрасониҳои муҳталифӣ молиявӣ ба бахши воқеӣ) вобастагӣ дорад.

Бояд қайд намуд, ки афзоиши сусти муқоисавии қарздиҳӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт дар муқоиса бо ММД кишвар зарурати такмили як қатор масъалаҳои ислоҳотталабро тақозо дорад.

Аз таҳлилҳо пай бурдан мумкин аст, ки тағириоти манфии нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ дар солҳои 2015-2016 ва баъдтар таъсири манфии бемории ҳамагир КОВИД-19 ба назар мерасад, ки дар ин давра, ҳатто нишондиҳандаи рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7,5%-и ҳамасола ба 4,5% баробар гардид.

Дар баъзе солҳо коҳишёбии дастгирии қарзиро корхонаҳои амалқунандаи соҳаи саноат, кишоварзӣ ва соҳибкорони хусусӣ низ ҳис намудаанд. Бо назардошти

коҳишоти умумии пардохтпазирӣ дар иқтисодиёт ва бонкҳо, ин раванд боиси пурзӯр шудани ҷамъоварии қарзҳои қаблан додашуда гардид, ки ба фаъолияти сармоягузории корхонаҳо дар иқтисоди воқеъ таъсири манфӣ расонданд, зоро пеш аз муҳлат баргардонидани уҳдадориҳои бонкӣ барои онҳо имконпазир набуд.

Яъне, тағиӣрёбии воридоти маблағҳои интиқолӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ, коҳиш ёфтани даромади асъорӣ аз содирот на танҳо дар бад шудани тавозуни пардохт, балки дар коҳиши даромади буҷаи давлат, афзоиши ноустувории қурб ва бекурбашавии пули миллӣ боис гардид, инчунин, чунин тағиӣроти хусусияти манфидашта, ба коҳиш ёфтани ҳаҷми савдо, кам шудани даромади тиҷорати хусусӣ ва аҳолӣ оварда расонид, ки дар маҷмуъ, он боиси коҳиш ёфтани фаъолияти соҳибкорӣ дар қишвар гардид.

Аз таҳлилҳои нархи хизматрасониҳои бонкӣ дар бозори бонкӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки яке аз сабабҳои баланд будани меъёри фоизи қарзҳои низоми бонкӣ ин баланд будани меъёри фоиз ва нархи воситаҳои ҷалбкардашуда ба низоми бонкӣ мебошад. Бо мақсади таъмини дастрасии бештар ба қарзҳо барои корхонаҳои баҳши воқеъ дар шароити муосир, баъзе бонкҳои ватаний ва ташкилотҳои қарзии хурд технологияҳои инноватсионии молиявиро дар самти пешниҳоди хизматрасониҳои қарзӣ истифода мебаранд, ки он бо ҷорӣ намудани технологияҳои додани қарзҳои дарозмуддат дар якчанд транш, кушодани ҳатҳои қарзӣ, истифодаи абзорҳои маблағгузории лоиҳавӣ ва тиҷоратӣ, кафолатҳои бонкӣ, суғуртаи қарзҳо ва ғайра алоқаманд мебошад. Бояд қайд намуд, ки маҳдудиятҳои муҳлатӣ зимни қабули пасандозҳо ва пешниҳоди қарзҳо ва аз тарафи дигар, мавҷуд будани мушкилот дар ташаккули пасандозҳо бо пули миллӣ ва афзоиши ҷараёни долларизатсияи дороиҳои молиявӣ ба фаъолияти мунтазами бонкҳои тиҷоратӣ таассуроти манфӣ мерасонанд. Тамоюл ва вобастагии нишондиҳандаҳои мазкурро бо пули миллӣ ва бо асъори хориҷӣ дар ҷадвали 3 дидан мумкин аст.

Ҷадвали 3. - Нишондиҳандаи муқоисавии меъёри фоизи қарзу пасандозҳо дар солҳои 2012-2020

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Солҳо									Нисбат ба 2012
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Қарзҳои муҳлатнок бо пули миллӣ	21,9	24,1	24,5	26,6	24,9	28,3	26,4	22,8	24,9	3%
Қарзҳои муҳлатнок бо асъори хориҷӣ	24,8	25,9	25	22,6	20,6	21	17,5	16,2	12,7	-12,1%
Пасандозҳои муҳлатнок бо пули миллӣ	15,6	15,7	15	15,3	15,8	13,9	9,5	9,2	8,15	-7,4%
Пасандозҳои муҳлатнок бо асъори хориҷӣ	12,8	11,7	11,9	11,6	10	6,3	5,2	4	3,9	-8,9%

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305).

Таҳлилҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳад, ки ба мақсади фароҳам овардани шароити дастрасӣ ба хизматрасониҳои қарзии бонкӣ ва паст кардани меъёри фоизи қарзҳо танҳо бо пули миллӣ 3% афзоиш ёфтааст, лекин бо асъори хориҷӣ 12,1%,

пасандозҳои муҳлатнок бо пули миллӣ 7,4%, пасандозҳо бо асъори хориҷӣ 8,9% коҳиш ёфтааст, ки боиси дастрасии бештар ба хизматрасониҳои бонкӣ мебошад.

Чунин вазъ дар гаронии фоизҳои қарзӣ боис гаштааст, аз ин хотир, маржай қарзии бонкҳои тиҷоратии кишвар дар қиёс бо бозорҳои молиявии кишварҳои дар ҳоли рушд қарордошта ва ҳатто аз кишварҳои ИДМ гаронтар мебошад. Зоро он қисман бо назардошти мавҷудияти хавфҳои зиёди қарзиҳӣ ба субъектҳои муҳталифи иқтисоди миллӣ ва аз ҷумла, корхонаҳои бахши воқеии иқтисодиёт алоқаманд мебошад.

Ин дастрасии қарзҳоро барои хоҷагиҳои дехқонӣ ва инчунин, корхонаҳои хурду миёнаи саноатии коркардкунандаи ашёи хом ва истеҳсоли озуқаворӣ таъмин намуд.

Барои пайдо намудани дастрасии бештар ба воситаҳои қарзӣ, маҳсусан, барои соҳибкорони хурду миёна ва корхонаҳои хурде, ки бо истеҳсоли мол ва алалхусус, ба хунарҳои мардумӣ дар кӯҳистони дурдаст машғул мебошанд, аз соли 2005 то инҷониб ташкилотҳои қарзии хурд нақши арзандаро иҷро менамоянд. Иловатан, дар доираи коҳиш додани хавфҳои қарзиҳии дарозмуддат, намудҳои зерини усулҳо ва абзорҳо, ба монанди интиҳоби доираи қарзгирандагони вазъи молиявиашон устувор мавриди истифода қарор дода мешаванд. Яъне, интиҳоби корхонаҳои даромаднок ва дорандай захираҳои худии молиявии кофӣ барои иштироки ҳиссавии бонкҳо дар маблағузории ин гуна корхонаҳо, бо дарёфти чунин ширкат ва ё корхонаҳои бонкҳо то 70% маблағи лоиҳаи сармоягузоришавандаро метавонанд маблағузорӣ намоянд. Ба ҷуз аз ин, технологияҳои нави молиявӣ, аз қабили баҳисобигирии таърихи қарзии қарзгирандагон, технологияҳои скринингӣ (холдиҳӣ) барои таҳлили вазъи молиявию истеҳсолии қарзгирандагони эҳтимолӣ ва ташхиси дурусти ҳамаҷонибаи онҳо истифода мешаванд. Дар паст кардани сатҳи хавфҳо ва зиёд кардани ҳаҷми қарзиҳии дарозмуддат дар бахши иқтисоди воқеӣ, ташкилотҳои қарзии ватаниро зарур аст, ки ба қарзгирандагон дар татбиқи лоиҳаҳои сармоягузоришаванда ва ғайра хидматҳои машваратӣ расонанд.

Аmmo, боқӣ мондани фоизи баланди қарзҳо ва ҳароҷотҳо ҷиҳати хизматрасонии онҳо, дастрасии субъектҳои бахши воқеиро ба қарзҳои бонкҳои ватаний маҳдуд мегардонад, ки он дар татбиқи лоиҳаҳои инвеститсионии маҳсусан қалон ва миёна монеаҳо эҷод намуда, рушди инноватсионии кишварро бозмедорад. Ба ҷуз аз ин, фоизи баланди қарзҳои бонкӣ, на танҳо дар афзоиши ҳаҷми тавлиди маҳсулоти озуқавории ватаний, балки дар коркарди амиқи ашёи хоми кишоварзӣ, аз ҷумла ҷорводорӣ ва растани парварӣ маҳдудиятҳоро ба бор меоварад. Чунин вазъ боиси талафоти зиёди зироати парваришёфта ва афзоиши ҳароҷоти дехқонон гардида, ҳавасмандии афзоиши ҳаҷми маҳсулоти озуқавориро коҳиш медиҳад, зоро он бо татбиқи чораҳои рушди содиротии молҳо ба бозорҳои хориҷӣ монеаҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ эҷод менамояд.

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, фоизи қарзҳои бонкӣ нисбат ба бозорҳои молиявии хориҷӣ баландтар мебошад ва ин дар ҳолест, ки даромаднокии корхонаҳои ватании бахши воқеӣ дар сатҳи паст қарор дорад. Новобаста ба баланд будани меъёри фоизи қарзҳои додашуда ва паст будани сатҳи даромади хизматрасониҳои бонкӣ сифати хизматрасонии сандуқи қарзии низоми бонкӣ хуб гардидааст, ки ин тамоюлро ҷадвали 4. инъикос менамояд.

Дар сатҳи қарзҳои низоми бонкӣ ва рушди он низ ин тамоюл таъсири манғӣ расонида, ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъолро дар маҷмуи умумии сандуқи қарзии низоми бонкӣ зиёд намуд. Ҳамзамон, ин тағиیرёбиро дар ҷадвали 4. пурра дидан мумкин аст.

Дар қиёс бо бозори рушдкунандаи дохилӣ, бозорҳои молиявии кишварҳои пешрафта ба субъектҳои иқтисодӣ доираи васеи абзорҳои муҳталифи молиявӣ, аз қабили ҳечиқунонӣ ва бимманамоии на танҳо хавфҳои асъорию қарзӣ, балки хавфҳои амалиётӣ, сиёсӣ ва ғайраро пешниҳод менамоянд. Чунин имконотҳои бозорҳои

рушдёфтаи молиявӣ ба корхонаҳои бахши воқеи худ, дар шароити муборизаи шадиди иқтисодӣ афзалиятҳои рақобатии иловагиро пешниҳод менамоянд, аз ин хотир, маҳсулоти онҳо нисбат ба маҳсулоти ватаний арzon ва ба талаботи аҳолӣ ҷавобгӯй мебошад. Мавқеи корхонаҳои ватаний дар ин ҷода, иловатан бинобар сабаби самараи нокофии фаъолиятнамоии зерсохторҳои хавф-менечмент, ё аз сабаби умуман вуҷуд надоштани онҳо торафт душвортар мегардад.

Ҷадвали 4. - Сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2014-2020 (млн. сомонӣ)

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Солҳо						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сандуқи қарзии низоми бонкӣ	9 661,3	11 228,4	9 823,1	8 507,3	8 677,2	9 703,2	10 882,5
Қарзҳои қолабӣ	7 482,1	6 983,2	4 111,0	5 460,7	6 045,0	7 144,2	8 336,7
Қарҳои муаммодор	2 179,2	4 245,2	5 712,1	3 046,6	2 632,2	2 559,0	2 545,8
Ҳиссаи қарзҳои муаммодор дар сандуқи қарзӣ	22.5%	37.8%	58.1%	35.8%	30.3%	26.3%	23.3%

Сарчашма. Дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкӣ солҳои 2014, №12 (233), 2016, №12 (257), 2018, № 12 (281), 2020, №12 (305).

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали мазкур нишон медиҳанд, ки новобаста ба зиёд шудани сандуқи қарзии низоми бонкӣ то ҳол мушкилот мавҷуданд, ки ба тамоюл пайдо кардани қарзҳои муаммодор таъсир мерасонад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар муқоиса ба соли 2014 1,2 милиард сомонӣ ё 12,6% афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, масъалаи қарзҳои муаммодор дар низоми бонкӣ бо таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ дар маҷмуи сандуқи қарзии низоми бонкӣ зиёд аст. Аз таҳлил бармеояд, ки ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол соли 2020 дар муқоиса ба соли 2014 дар маҷмуи сандуқи қарзии низоми бонкӣ ба андозаи 0,8 банди фоизӣ афзоиш ёфтааст. Ҳамчунин, ин тағиیرёбӣ солҳои 2015 37,8%, 2016 58,1%, 2017 35,8%, 2018 30,3%, 2019 26,3%-ро ташкил намудааст, ки аз ҳама меъёри баландтарин дар соли 2016 буд. Дар ин давра, зиёда аз 50%-и сандуқи қарзии низоми бонкиро қарзҳои муаммодор ташкил менамуданд, ки ин таъсири ҷаҳонишавӣ ба монанди бухрони молиявии ҷаҳонӣ, таҳримҳои иқтисодии шарикони стратегӣ, интиқоли пул ва монанди инҳо буданд. Дар баробари ҳамаи ин, қайд кардан ба маврид аст, ки дар сатҳи низоми бонкӣ ҳиссаи амонатҳои муҳлатнок дар сатҳи низоми бонкӣ тамоили коҳишёбӣ дорад.

Вазъ дар ташкилотҳои қарзии ватаний ҳаммонанди корхонаҳои бахши воқеӣ арзёбӣ мегардад, маҳз чунин ҳолат имкон намедиҳад, то бонкҳо зарарҳо ва харочотҳои худ ва мизочонро аз хавфҳое, ки зимни татбиқи лоиҳаҳо пайдо мешаванд, дар амн нигоҳ доранд. Чунин ҳолат дар ташаккули натиҷаҳои ниҳоии молиявӣ таассуроти манғӣ расонида, даромаднокии онҳоро дар сатҳи паст нигоҳ медорад, ба ҷуз аз ин, имконоти ҷалби сармоягузориҳоро коҳиш медиҳад.

Бонки миллии Тоҷикистон барои паст кардани сатҳи долларизатсия дар низоми бонкӣ ва бахши воқеӣ дар заминай коҳиш додани таъсири хавфҳои асъорӣ ва харочоти молиявии марбута чораҳоро андешиданд. Аммо, сатҳи долларизатсияи иқтисоди миллӣ, аз ҷумла бахши воқеӣ, сарфи назар аз чораҳои коҳиш додани он, баланд боқӣ мемонад. Чунин вазъ, дар маҷмуъ, осебпазирии доимии иқтисодиёти миллиро инъикос намуда, бозори бонкӣ ва бахшҳои иқтисоди воқеиро таҳти таъсири омилҳои беруна қарор медиҳад.

Бо назардошти омилҳои қаблан пешниҳодшуда, қарзҳои дарозмуддати бонкӣ, бахусус қарзҳои бо асъори хориҷӣ ифодаёфта барои аксари корхонаҳои соҳаҳои

иқтисоди воқеӣ, бинобар сабаби баланд будани фоизи онҳо ва талаботи гарав дастнорасанд. Ғайр аз ин, дар бахши воқеии иқтисод иқтидори қарзии корхонаҳои ватанӣ дар сатҳи паст қарор доранд. Сатҳи пасти даромаднокии онҳо имкониятҳои истифодаи қарзҳои бонкиро маҳдуд месозад, алахусус қарзҳои дарозмуддат, ки дорои хавфҳои зиёд ва номуайянӣ мебошанд.

Дар шароити мусир, ширкатҳои суғуртаи ватанӣ бинобар нокифоягии сармоя, имконоти бартараф намудани хавфҳои асьории корхонаҳои бахши воқеиро надоранд, ба ҷуз аз ин, ин ширкатҳо ба корхонаҳои кишвар маҳсулоти мусир ва ҷаззоби суғуртанамоиро пешкаш наменамоянд, то ҳавасмандии корхонаҳоро зиёд намуда, даромадҳои худро дучанд намоянд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ба низоми қарзӣ низ як қатор омилҳо метавонанд таъсири расонанд, ки он ба каму зиёд шудани ҳаҷми қарздиҳӣ ва пасту баланд шудани меъёри фоизи қарзҳо боис мегардад. Таъсири як қатор омилҳо ба монанди таҳримҳо ба шарикони стратегӣ ва таъсири бемории ҳамагири КОВИД-19 боиси афзоиши ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол дар низоми бонкӣ, паст шудани сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ, коҳиш ёфтани боварии сармоягузорон ва амонатгузорон ба бозори қарзии мамлакат, кам шудани қарздиҳӣ ва дигар оқибатҳои манғӣ оварда мерасонанд.

Барои таъмин намудани рушди босуботи бозори қарзҳои бонкӣ ва боло бурдани нақши ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат, пешгирий ва бартараф намудани омилҳои ба бозори қарзҳои бонкӣ монеа эҷодкунанда, ба сомон расонидан ичрои чунин корҳоро зарур мешуморем:

- Баландбардории малакаи кории кормандони низоми бонкӣ ва дарёфти роҳҳои имконпазири ҷалби сармояи арзони доҳилӣ ва хориҷӣ, истифодаи роҳу услуби сарфакорӣ ва кам намудани харочоти амалиётӣ, инчунин баланд бардоштани сифати сандуқи қарзӣ ва кам кардани қарзҳои муаммодор;
- Ҷоннок намудани фаъолияти Бюрои таърихи қарзӣ ва такмил додани маҳзани бюрои таърихи қарз барои ташкилотҳои қарзӣ ва муштариён, инчунин ҷоннок намудани фаъолияти дигар иштирокчиёни инфрасохтори бозори қарзҳои бонкӣ бо роҳи коҳиш додани сатҳи хавфҳои бонкӣ;
- Таҳия намудани санади меъёрии ҳуқуқии маҳсус роҷеъ ба тартиби муайян намудани арзиши аслии гарави қарз ва сода кардани низоми қарздиҳӣ ба сӯъектҳои иқтисодӣ;
- Таъсисдиҳии институтҳои молиявии нав аз қабили ширкатҳои кор бо қарзҳои мушкилситон, ширкатҳои баҳогузорӣ ва раддабандии ташкилотҳои қарзӣ (рейтингӣ), ширкатҳои баҳодиҳандай нарҳи амволи гарав;
- Таъсиси институтҳои қарзӣ дар заминаи маблағҳои давлатӣ ба мақсади дастгирии самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ ва ғайра.

Адабиёт

1. Амосова Н.А. Влияние глобализации на основные параметры банковской деятельности [электронный ресурс] URL: <https://bankir.ru/publikacii/20050803> (дата обращения: 12.03.21)
2. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2015, №12 (245) - Душанбе. – 164с.
3. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2016, №12 (257) - Душанбе. – 144с.
4. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2017, №12 (269) - Душанбе. – 145с.
5. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2018, №12 (281) - Душанбе. – 125с.

6. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2019, №12 (293). - Душанбе. – 121с.
7. Бюллетени омори бонкӣ. Интишори охирини соли 2020, №12 (305). – Душанбе. – 122с.
8. Ганиев, Р.Г. Риски при кредитовании предпринимательской деятельности и пути их снижения / Р.Г.Ганиев // Вестник ТНУ, 2014. – № 2/6. – С. 22-29.
9. Махшулов С.Дж. Конкурентоспособность кредитных организаций и актуальность их финансовых показателей с учетом ликвидности / С.Дж. Махшулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук, 2019.- №5-2. - С. 54-62.
10. Раҳимзода Ш. Ҷаҳонишавӣ ва рушди иқтисоди миллӣ / Ш. Раҳимзода. -Душанбе: Эр-граф, - 2019. – 234с.
11. Раҳимзода Ш. Таҷрибаи байналмилалии қарзиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ / Раҳимзода Ш., С.Ч. Махшулов // Паёми молия ва иқтисод. - 2022. - №2 (22). - С. 21-28.
- 12.Хайрзода Ш.К. Место и роль банковской системы в политике достижения финансовой устойчивости национальной экономики / Ш.К. Хайрзода // Финансового-экономический вестник, 2020. - №2(22) - С.7-14.
- 13.Шарипов Б.М. Основные проблемы и тенденции расширения ресурсной базы кредитных организаций РТ в условиях роста нестабильности на внешних финансовых рынках / Б.М. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета, 2012. – № 2/9. – С. 297-309.
- 14.Курбонова С.А. Рушди хизматрасониҳои электронии бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Курбонова С.А., Раҷабов А.А // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2020. - №1 (30). - С. 96-101.
- 15.Ҷӯраев Б.М. Фаъолияти бонкӣ. Китоби дарсӣ / Б.М. Ҷӯраев. – Душанбе, 2014. С. 38-39.
16. Нурмаҳмадзода Ҷ. Рушди низоми бонкӣ дар 25 соли Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ҷ.Нурмаҳмадзода. - Душанбе: «Вектор прнт», - 2016. - 294с.

УДК: 338.242

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Кодиров Фируз Абдулхафизович – к.э.н., доцент, проректор по международным отношениям Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: Республики Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Телефон: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

В статье рассмотрены концептуальные и практические аспекты цифровой экономики и цифровизации промышленности в новых условиях. Исследованы основные тенденции цифровизации в условиях Индустрии 4.0, на основе которых разработаны рекомендации по внедрению цифровых технологий в промышленности Республики Таджикистан. В процессе исследования определено, что внедрение цифровых технологий позволяет снизить транзакционные издержки, ускорить производственные и управленческие процессы, повысить производительность труда, тем самым способствует повышению конкурентоспособности промышленных предприятий. В статье также определены основные проблемы, сдерживающие процесс цифровизации экономики Таджикистана в целом, промышленности в частности. По результатам проведенного исследования предложены пути решения существующих проблем.

Ключевые слова: промышленность, цифровизация, инновация, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, эффективность, устойчивое развитие.

РАҶОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР ПАСМАНЗАРИ ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИЁТИ РАҶАМӢ

Қодиров Фируз Абдулҳафизович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии Дошишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Нахимов 64/14. Телефон: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

Дар мақола ҷанбаҳои концептуалӣ ва амалии иқтисодиёти раҷамӣ ва раҷамикунонии саноат дар шароити наъ баррасӣ шудааст. Тамоюлҳои асосии раҷамикунонӣ дар шароити Саноат 4.0 омӯхта шуда, дар асоси он тавсияҳо оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои раҷамӣ дар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шуданд. Дар рафти тадқиқот муайян карда шуд, ки ҷорӣ намудани технологияҳои раҷамӣ метавонад ҳароҷоти транзаксиониро қоҳши дода, равандҳои истеҳсолот ва идоракуниро суръат бахшад, ҳосилнокии меҳнат ва ба ин васила раҷобатпазирии корхонаҳои саноатиро баланд бардорад. Дар мақола ҳамчунин мушкилоти умдае, ки ба раванди раҷамисозии иқтисодиёти Тоҷикистон, бахусус саноат, монеа мешаванд, муайян карда шудааст. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқот роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷуда пешниҳод карда шудааст.

Калидвозжаҳо: саноат, раҷамикунонӣ, инноватсия, раҷобатпазирӣ, бартарии раҷобатӣ, самаранокӣ, рушди устувор.

COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY

Kodirov Firuz Abdulkhafizovich - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for International Relations of the Tajik State Financial and Economic University. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov st. 64/14. Phone: 918955155. E-mail: f.kodirov84@mail.ru

The article considers conceptual and practical aspects of digital economy and industrial digitalization in the new conditions. It explores the main trends of digitalization in the context of Industry 4.0, based on which recommendations for implementing digital technologies in the industry of the Republic of Tajikistan have been elaborated. In the course of the study, it was determined that the introduction of digital technologies can reduce transaction costs, accelerate production and management processes, boost labor productivity, thereby improving the competitiveness of industrial enterprises. The article also identifies the main problems hindering the process of digitalization of the economy of Tajikistan in general, and industry in particular. Based on the results of the study, ways to resolve the existing problems are proposed.

Key words: industry, digitalization, innovation, competitiveness, competitive advantages, efficiency, sustainable development.

Конкурентоспособность выступает фундаментальным фактором развития национальной промышленности Республики Таджикистан. Практика промышленно развитых стран показывает, что цифровизация, благодаря таким качествам как скорость, гибкость и использование новых технологий, позволяет создать конкурентные преимущества и вывести промышленность на качественно новый уровень развития. Но, для реализации преимуществ цифровых технологий и углубления реформы промышленности с целью перехода на цифровые платформы необходимо создать экосистему и разработать необходимые институциональные документы. В данном контексте использование преимуществ цифровых технологий для достижения конкурентного

преимущества в промышленности требует исследования влияющих факторов и необходимых условий для формирования цифровой экосистемы в производственной сфере, так как для адаптации предприятий к новым условиям хозяйствования цифровая трансформация является неизбежным процессом [8,7].

В условиях современной экономики одним из основных направлений повышения конкурентоспособности промышленности Республики Таджикистан выступает внедрение цифровых технологий и использование преимуществ цифровизации. Цифровизация позволяет создать условия для повышения устойчивой конкурентоспособности, а также вывести на совершенно новый уровень технологические процессы, а также всю систему организации и управления промышленным производством. Использование инновационных цифровых технологий для производства высокотехнологичной продукции имеет ключевое значение для создания конкурентных преимуществ и технологического развития национальной промышленности [4, 166]. Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий на базе всемирной сети Интернет и мобильной связи, стали доступными применение современных цифровых платформ, сетевых технологий, новых программных обеспечений, а также разнообразных форм цифровых устройств и оборудования [12, 217].

На сегодняшний день в промышленно развитых странах мира применяются различные цифровые технологии, такие как робототехнические устройства, умные технологии, автоматизированные и роботизированные технологические платформы, безотходные и безлюдные технологии, а также производственные технологии, которые оснащены различными датчиками и цифровыми сенсорами. Процесс цифровизации промышленности развивается быстрыми темпами и на данный момент цифровизация промышленности не только позволяет повысить конкурентоспособность отрасли, но и создает основы для повышения конкурентоспособности регионов и страны в целом, формируя при этом фундамент для развития цифровой экономики в Республике Таджикистан. Исходя из этого, создание необходимой цифровой платформы в промышленности является первостепенной задачей промышленной политики.

Обзор различных концепций позволяет отметить, что цифровая экономика позволяет развивающимся странам достигать существенных успехов в направлении повышения производительности капитала и труда, снижения транзакционных издержек, а также интернационализации бизнеса. Исследование показывает, что концепции цифровой экономики сформировались под влиянием таких концепций как «информационная экономика», «электронная экономика» и «информационное общество». В данном контексте, отмечает, что цифровая экономика включает информационную и коммуникационную активность, которые охватывают базовые задачи по сбору и обработке информации, в том числе на основе интернет-технологий.

Таким образом следует отметить, что цифровая экономика включает в себя цифровые продукты и услуги и сегмент ИТ-индустрии, с помощью которых осуществляются экономические операции. Эти технологии позволяют снизить издержки, повысить производительность труда и оборудования, а также повысить конкурентоспособность товаров и услуг. Но, вместе с тем, следует отметить, что цифровизация также создает ряд угроз, которые преимущественно связаны с безопасностью используемых систем и платформ, а также рисками, которые сопутствуют процессам внедрения и использования цифровых технологий, в том числе и в промышленности [9, 167].

Преимущества цифровизации в промышленности связаны с активным внедрением технологий нового поколения, в частности искусственный интеллект, облачные вычисления, аналитика больших данных и машинное обучение, роботизация, дополненная реальность, интернет технологий, 3D-печать и другие, которые в последние годы стали доступны для бизнеса и промышленных предприятий. Внедрение цифровых технологий в промышленности позволяют с помощью искусственного интеллекта мониторить систему снабжения, производственные процессы, продажу, эффективное использование производственных мощностей, а также вывести на новый уровень взаимодействие с поставщиками и потребителями продукции.

Практика показывает, что цифровизация промышленности может происходить по направлению цифровизации бизнес-моделей и цифровизации производственных процессов, которые подразумевают применение цифровых платформ для организации и управления производственными операциями на промышленных предприятиях. В связи с этим, главным трендом в развития современной промышленности выступает цифровая трансформация – как основа для повышения производительности капитала и труда.

Проведенное нами исследование показало, что внедрение цифровых технологий в промышленное производство позволяет повысить эффективность и качество принимаемых решений и оптимизировать бизнес-процессы с использованием технологических платформ. В данном случае речь идет об аналитике больших данных, которая позволяет оперативно осуществить сбор информации и перевести ее в цифровые платформы для дальнейшей обработки, при этом по всей организационной и производственной цепочке. Используя цифровые технологии, промышленные предприятия смогут увеличить объем производства, сокращать расходы и повышать эффективность использования производственных мощностей [3, 179].

Мировые тенденции в области цифровизации промышленности наглядно демонстрируют, что оцифровка в промышленности характеризуется такими базовыми элементами как сотрудничество, интеллект и инновации [11, 77]. В данном направлении важным представляется сотрудничество стран в направлении цифровизации промышленности, так как ее фрагментарность по миру не приведет к

желаемым результатам. Кроме того, сам процесс цифровизации подразумевает совместное использование технологических платформ, ИТ-инфраструктуры, программных продуктов, а также искусственного интеллекта. Именно в таких формах взаимодействий появляются открытые инновации, которые являются основой формирования цифровой экосистемы и корпоративных форм инноваций.

Интересным в данном направлении является опыт таких промышленно развитых стран как Германия, Сингапур, Китай, Великобритания и Южная Корея. Например, Германия продолжает продвигаться вперед в области индустрии 4.0, а Великобритания стремится стать цифровой электростанцией. В Южной Корее уже началось строительство умных фабрик в обрабатывающей промышленности. Некоторые цифровые стартапы сегодня вышли за рамки границ промышленности и переносятся на более крупные экосистемы, например, в области создания умных городов. Обзор показывает, что в настоящее время во всем мире уже существует или строится более 1000 умных городов.

Глобальным трендом на сегодняшний день является переход предприятий к цифровым технологиям нового поколения. Современные промышленные предприятия являются активными пользователями облачных вычислений, больших данных, мобильности и технологии социальных сетей [10]. Применение цифровых технологий способствует развитию масштабных инноваций, искусственного интеллекта, интернета вещей и блокчейна.

В Европейском Союзе для определения уровня развития цифровой экономики используется Индекс цифровой экономики и общества (DESI). Данный индекс обобщает показатели цифровизации и цифровой конкурентоспособности государств-членов ЕС. Индекс включает такие показатели, как связь, человеческий капитал, использование интернет-услуг, интеграция цифровых технологий, а также цифровые госуслуги.

Исследования показывают, что цифровизация в промышленности позволяет сократить организационный и управлений цикл, тем самым создать эффективную систему планирования, основанную на анализе больших данных, что приведет к росту конкурентоспособности промышленного предприятия. Цифровизация в промышленности подразумевает совершенно новую концепцию, т.е. целостное изменение в организации и управления промышленным производством. Цифровизация позволяет в режиме реального времени осуществлять информационную поддержку принятия решений, тем самым ускоряя цикл разработки текущих и стратегических инициатив.

В условиях Республики Таджикистан важным направлением использования цифровых технологий выступает обрабатывающая промышленность, которая может стать локомотивом национальной промышленности и главной сферой в содействии экспорта. Как показывает опыт промышленно развитых стран, цифровизация в системе факторов обеспечения конкурентоспособности обрабатывающей

промышленности занимает центральное место. Новые тенденции в развитии обрабатывающей промышленности требуют нового подхода к организации и управлению производством, в частности на основе расширения взаимодействия между производством и потребителями посредством различных коммуникативных и маркетинговых технологий, которые основываются на применении современных цифровых платформ.

Также важна роль цифровизации в сохранении и наращивании локальной и глобальной конкурентоспособности промышленности. Новые тенденции в обеспечении конкурентоспособности промышленности, которые обусловлены применением цифровых технологий подразумевают глобальную модернизацию отрасли [2, 49]. В этой связи, на наш взгляд, цифровизация в обрабатывающей промышленности Республики Таджикистан может стать основой для повышения ее конкурентоспособности, так как позволяет:

- создать эффективную систему предвидения бизнеса, так как цифровые технологии, которые позволяют обработать большие данные, позволяют в реальном времени контролировать бизнес-процессы и разрабатывать различные сценарии ее развития;
- точно определить потребности клиентов, в том числе в персонализированных продуктах и услугах, так как современные технологические платформы делают это возможным;
- создать необходимую экосистему, в которой будут созданы условия для эффективного взаимодействия между участниками, в частности для производства новой и даже самой сложной продукции;
- использовать искусственный интеллект для прогнозирования масштаба бизнеса, комбинации различных типов искусственного интеллекта.

В Республике Таджикистан принята Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан [6], которая, в частности, предусматривает цифровизацию ключевых областей экономической деятельности, а также ключевых отраслей производства, таких как энергетика и добывающая промышленность. В данном контексте возникает справедливый вопрос, почему именно добывающая промышленность, а не обрабатывающая. Мировая практика показывает, что флагманом в использовании цифровых платформ является именно обрабатывающая промышленность. Из этого следует, что основной институциональный документ, который, по сути, должен определять перспективные направления внедрения цифровых технологий в промышленности, де-факто исключает их применение в обрабатывающей промышленности.

В условиях, когда мировая экономика развивается ускоренными темпами и фактор времени является самым ценным капиталом, реализация данной Концепции растянуто до 2040г., т.е. разделена на три этапа: первый этап - до 2025г, второй этап – до 2030 г., и третий этап до 2040 года. Это еще раз свидетельствует о том, что разработка и определение временных рамок реализации данной Концепции научно не

обоснована и не встраивается в общие тенденции развития мировой экономики. Следует также отметить, что цифровизации промышленности – как ключевой сферы национальной экономики посвящена лишь два пункта, где речь в основном идет о цифровизации горнодобывающей промышленности с перспективой применения автономной техники и внедрения системы принятия решений преимущественно на основе анализа больших данных.

Согласно данной Концепции, также планируется внедрение сенсорных технологий, датчиков и передовых аналитических инструментов, позволяющих визуализировать данные, проводить сценарное моделирование и принимать на их основе управленческие решения. Кроме того, планируется запуск пилотных проектов по созданию модельных цифровых фабрик в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, где будут внедрены технологии Industry 4.0.

Как следует из анализа текста Концепции цифровой экономики в Республике Таджикистан, она не охватывает весь спектр перспективных направлений цифровизации промышленности и активного использования цифровых платформ для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Исходя из этого, на наш взгляд, на сегодняшний день на пути цифровизации промышленности, создания необходимой экосистемы и повышения роли цифровых технологий в обеспечении конкурентоспособности промышленности Республики Таджикистан встречаются следующие проблемы:

- неразвитость IT-инфраструктуры и промышленного интернета, а также отсутствие систем для анализа больших данных;
- несовершенство институционального обеспечения и системы государственного регулирования и поддержки применения и внедрения цифровых технологий в промышленности и других секторах экономики, особенно в части привязки технологий и инноваций к промышленному производству;
- зависимость от иностранных технологий в Республике Таджикистан составляет 100%, так как в стране не производится технологическое оборудование и программное обеспечение (зависимость в основном от китайских технологий и программного обеспечения для промышленности, все основные коды и разработки полностью зарубежные);
- малый и средний бизнес не имеет финансовых ресурсов и государственной поддержки в приобретении и использовании новых технологических платформ, а также стратегических корпоративных инноваций, которые в том числе создают цифровую экосистему;
- существующая система подготовки кадров для цифровизации экономики и развития цифровой экосистемы не отвечает требованиям, реформы в данном направлении фрагментарны и пока не оправдывают надежды в решении проблем кадрового обеспечения для перехода к цифровой экономике;

- проблемы также существуют в финансовом обеспечении и высокой стоимости цифровых стартапов, которые связаны с нехваткой финансовых средств и отсутствием бюджетного финансирования;

- на уровне промышленных предприятий ключевыми проблемами считаются низкий уровень автоматизации управленческих, производственных, маркетинговых и организационных процессов, отсутствие компетенций и низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников;

- низкий уровень развития автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также риски информационной безопасности, снижение количества рабочих мест и временное ухудшение управляемости на производстве;

Наряду с вышеприведёнными проблемами можно добавить вопросы, связанные с технологическими компетенциями, бизнес-средой, инвестиционной политикой, качеством деловой среды и уровнем ее развития, а также вопросы структурного и компонентного характера. Все это требует взвешенного подхода к идентификации и решению проблем, сдерживающих развитие процессов цифровизации промышленности и всей экономики Республики Таджикистан, в частности, на наш взгляд, на основе применения проектного подхода.

Для решения проблем, которые сдерживают внедрение цифровых технологий в промышленности необходимо разработать отраслевые программы цифровизации и создавать условия для формирования совершенно новой экосистемы цифровой экономики. В данном контексте необходимо обратить внимание на следующие моменты:

- разработка промышленной политики, в которой будут определены направления и перспективы внедрения цифровых платформ в промышленное производство;

- создание государственной системы поддержки и поощрения частных информационных систем, в том числе на основе определения условий, стандартов и тенденций цифровизации промышленности;

- создание экосистемы развития цифровых технологий, в частности на основе расширения сотрудничества между участниками рынка, укрепление связи между наукой и производством, разработчиками и производственными предприятиями, а также формирование новой системы коммерциализации научно-исследовательских разработок и результатов интеллектуального труда;

- активизировать и поощрять использование интернет-технологий для управления производственными процессами, снабженческой и сбытовой деятельностью, маркетингом и коммуникациями, а также принятием управленческих решений;

- создание условий для развития технологий сбора, анализа и использования больших данных, которые позволяют решить многочисленные проблемы, в частности в организации и управлении промышленным производством;

- разработка рекомендаций по созданию систем генерирования современных софтов, который позволяет собирать, анализировать, выстраивать алгоритмы и использовать очень большие объемы данных;

- развитие практики автоматизации и роботизации промышленного производства, т.е. объединение мер и механизмов цифровизации промышленности, которые на основе взаимодействия позволяют создать эффективную систему автономного функционирования;

- оптимизация действий по использованию новейших технологий, которые позволяют определить приоритеты и направления для первостепенной цифровизации в системе промышленного производства.

- развитие предиктивной аналитики, которая направлена на мониторинг работоспособности и бесперебойного функционирования технологических платформ.

- подготовка кадров для цифровой экономики [13, 156] и с соответствующими компетенциями в области разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и технологических платформ, а также внедрение уже существующих на мировом рынке специальных промышленных софтов.

Таким образом, внедрение цифровых технологий в промышленности способствует повышению конкурентоспособности промышленных предприятий как на продуктовом, так и на отраслевом уровне. Кроме того, применение цифровых технологий оказывает положительное влияние на все производственные процессы, в том числе на такие важные показатели как производительность труда и транзакционные издержки. Внедрение цифровых платформ также позволяет предприятию выйти на международный рынок и интегрироваться в глобальные цифровые платформы для продвижения своего продукта и совершенствовании технологических процессов. Очевидным является тот факт, что цифровые технологии создадут устойчивое конкурентное преимущество для промышленных предприятий и продукции.

Таджикистану еще предстоит пройти через многочисленные институциональные, инвестиционные и технологические сложности, чтобы осуществить полноценный переход на цифровые платформы. Но, предпосылки и условия для этого есть, в развитых странах созданы определенные алгоритмы и шаблоны для перехода на цифровую экономику, который позволяет решить некоторые проблемы быстрее и эффективные.

Литература:

1. Авдеева, И. Л. Цифровизация промышленных экономических систем: проблемы и последствия современных технологий / И. Л. Авдеева, А. В. Полянин, Т. А. Головина // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 238-245. – DOI 10.18500/1994-2540-2019-19-3-238-245.
2. Варфоломеева, В. А. Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях инновационной экономики / В. А. Варфоломеева, Э. Х. Муслимова // Прогрессивная экономика. – 2022. – № 12. – С. 41-51. – DOI 10.54861/27131211_2022_12_41.

3. Воскресенская, О. В. Теоретические аспекты цифровой трансформации промышленных предприятий / О. В. Воскресенская // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12, № 8. – С. 177-187.
4. Жукова, Е. А. Внедрение инноваций как основа конкурентоспособности промышленности в условиях цифровой экономики / Е. А. Жукова, С. С. Мохова // Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы : сборник научных статей 19-й Международной научно-практической конференции, Курск, 25 июня 2020 года. Том 3. – Курск: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Курский филиал, 2020. – С. 164-166.
5. Илья Левчук. Цифровая индустриализация и интеллектуальные двойники городов. <https://www.huawei.ru/insights/tsifrovaya-industrializatsiya-i-intellektualnye-dvoyniki-gorodov/>
6. Исаев, К. Г. Информационно-аналитическая регламентация в промышленности в информационном обществе / К. Г. Исаев // Проблемы устойчивого развития экономики в информационном обществе: BEYNƏLXALQ ELMI KONFRANS, Сумгайт, 16–17 декабря 2021 года. Том 10. – SUMQAYIT: Сумгайтский государственный университет, 2021. – С. 408-412.
7. Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан. Электронный ресурс:
8. Мелешко, Ю. В. Цифровизация бизнес моделей промышленных предприятий в контексте новой индустриализации: постановка проблемы / Ю. В. Мелешко // Санкт-Петербургский научный вестник. – 2019. – № 1(2). – С. 4-9.
9. Низомов, С. Ф. Стратегические направления цифровизации промышленности в Республике Таджикистан / С. Ф. Низомов, Ф. А. Джабборов // Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований : Материалы IX Международной научно-практической конференции, Уфа, 22–23 мая 2020 года / Под общей редакцией И.В. Дегтяревой. – Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2020. – С. 166-172.
10. Николаев, Д. А. Конкурентоспособность промышленных предприятий в условиях цифровой трансформации / Д. А. Николаев // Цифровая трансформация промышленности: тренд или необходимость: Сборник статей, Москва, 11 ноября 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. – С. 192-198.
11. Оборин, М. С. Потенциал цифровой экономики как фактор повышения конкурентоспособности материального производства / М. С. Оборин // Пермский край: новые вызовы, новое время: материалы IV Пермского экономического конгресса, Пермь, 08 февраля 2018 года. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018. – С. 75-78.
12. Песчанникова, А. Р. Повышение эффективности бизнес-процессов в организации как составляющая управления конкурентоспособностью предприятия лёгкой промышленности в условиях цифровой экономики / А. Р. Песчанникова // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС-2022) : сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием, Москва, 18–20 апреля 2022 года. Том Часть 5. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2022. – С. 217-222.
13. Яковleva, E. B. Факторное влияние на конкурентоспособность работников промышленных предприятий в современных социально-экономических условиях / E. B. Яковleva, E. B. Mamay // Социально-экономические проблемы и перспективы развития трудовых отношений в инновационной экономике: Материалы Международной научно-практической конференции, Омск, 19 апреля 2019 года. – Омск: Омский государственный технический университет, 2019. – С. 150-157.

ҚОНУНИЯТ ВА ТАМОЮЛИ ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИ КУШОДИ ДАВЛАТҲОИ РӮ БА ТАРАҚҚӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Сафаров Баҳром Гулматовиҷ - н.и.и., доцент, муовини ректор оид ба илми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Суроғи: 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 985000515. E-mail: bahrom_1975@list.ru

Тагйиротҳои соҳторӣ ва воҳидии хоҷагии ҷаҳонӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳануз дар арсаи ҷаҳон як низоми мӯкаммали иқтисодие бар ивази муносабатҳои бозорӣ ба вучуд наомадааст, ки тавонад рӯшиди мунаzzам ва босифати оптималии иқтисодиёти ҳамаи кишиварҳоро баробар таъмин намояд. Новобаста аз он, ки алоқамандиҳои зиёде ҳамгироиҳои давлатҳоро инкишиоф дода бошанд ҳам, vale он танҳо вобастагиро афзун намуда, нобаробарии даромадро дар байни кишиварҳо зиёд намудааст. Ҷунин равандҳо дар натиҷаи тагйир ёфтани мавқеи омилҳои истеҳсолот ва ташаккули механизмҳои ташкилию иқтисодӣ ба вучуд омада, барои кишиварҳои рӯ ба тараққӣ, ки асосан зери таъсирӣ тамоюли ҷаҳонишиавӣ қарор доранд, зарурияти омӯзиши ва таҳқиқи қонуниятиҳои инкишиofi хоҷагии ҷаҳониро ҷиҳати ба даст овардани бартарият аз ҷаҳонишиавӣ тақозо менамояд. Таҳлилҳо собит месозанд, ки яке аз меҳниزمҳои ташаккули бартарияти рақобатии давлатҳои рӯ ба тараққӣ ин бартарияти ҳамгирои минтақавӣ мебошад, ки он дар сатҳи мезоиқтисод ба вучуд омада, қонунияти нави инкишиofi хоҷагии ҷаҳонӣ” тақвияти майли интиҳоии минтақаҳои кишиварҳои дорои иқтисоди кӯшод ба ҳамгирои минтақавии иқтисодӣ” мебошад.

Калимаҳои қалидӣ: иқтисоди кушид, мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ, иқтисоди ҷаҳон, фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, тақсимоти меҳнат, бемории голландӣ, захираҳои табиӣ.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сафаров Баҳром Гулматовиҷ-к.э.н., доцент, проректор по науке Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул Нахимова 64/14. Телефон: +(992) 985 000 515. E-mail: bahrom_1975@list.ru

Структурные и институциональные изменения мирового хозяйства свидетельствуют о том, что на мировой арене еще не сложилась целостная экономическая система в обмен на рыночные отношения, которая была бы способна в равной степени обеспечить упорядоченное и оптимальное развитие экономики всех стран мира. Несмотря на то, что многосторонние связи развили интеграцию государств, она лишь усилила зависимость и неравенство доходов между странами. Такие тенденции возникли в результате изменения места и положения факторов

производства, организационно-экономических механизмов формирования конкурентного преимущества, которые формируют закономерности развития мировой экономики и развивающихся странам, находящихся в основном под влиянием мировой тенденции, необходимо учитывать этих изменений с целью извлечения выгоды от глобализации. Анализы доказывают, что одним из механизмов формирования конкурентного преимущества развивающейся стран является преимущество региональной интеграции, происходящее на уровне мезоэкономики, что является новым закономерностям развития мировой экономики как «усиление предельной склонности регионов стран с открытой экономикой к региональной экономической интеграции».

Ключевые слова: открытая экономика, развивающиеся страны, мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность, разделение труда, голландская болезнь, природные ресурсы.

REGULARITIES AND TRENDS DEVELOPMENT OF THE OPEN ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE MODERN CONDITIONS

Safarov Bahrom Gulmatovich - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Vice-Rector for Science of the Tajik State Financial and Economic University. Address: 734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, St. Nakhimov 64/14. Tel: 985000515, bahrom_1975@list.ru

Structural and institutional changes in the world economy indicate that an integral economic system has not yet been formed on the world stage in exchange for market relations, which would be equally capable of ensuring the orderly and optimal development of the economy of all countries in the world. Although multilateral ties have developed the integration of states, it has only increased dependence and income inequality between countries. Such trends arose as a result of a change in the place and position of factors of production, the formation of organizational and economic mechanisms of production that form the patterns of development of the world economy and it is necessary to take into account developing countries that are mainly influenced by world trends, it is necessary to study and study in order to benefit from globalization. The analyzes prove that one of the mechanisms for the formation of the competitive advantage of developing countries is the advantage of regional integration, which occurs at the level of the mesoeconomy, and the new patterns of development of the world economy are "increasing the marginal propensity of the regions of countries with open economies to regional economic integration".

Key words: open economy, developing countries, world economy, foreign economic activity, division of labor, Dutch disease, natural resources.

Чаҳони мусир, сарфи назар аз зиддиятҳо ва тафовутҳои куллии байни давлатҳо, ба ҳамдигар алоқаманд ва вобаста буда, ягонагии томро ифода мекунад. Ин аз ҳамгирии муносибатҳои иқтисодии чаҳонӣ, нақши мусирни воситаҳои иттилоотӣ ва алоқа, инчунин ҳарактери фарогирии инқилоби илмию техникӣ вобаста аст. Дар ин маврид, зарур аст, ки ҷараён ва қонуниятҳои инкишофи ҳочагии чаҳонӣ ҷиҳати муаяйн намудани тамоил ва қонуниятҳои рушд омӯхта шавад. Зоро иқтисоди чаҳон, ки аз маҷмуи иқтисодҳои кушоди миллӣ иборат аст, дар навбати худ ба ҳар иқтисодиёти миллӣ бетаъсир буда наметавонад. Яъне, ҳамчун як низоми иборат аз ҷузъҳо метавонад ба раванди фаъолияти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии сиёсии кишварҳо таъсир расонад. Новобаста аз он ки таъсири мутақобила низ вуҷуд дорад, яъне ташаккули иқтисоди чаҳонӣ аз рушди кишварҳо ё минтақаҳои иқтисодии алоҳида низ вобатагӣ дорад, вале дар мисоли кишварҳои рӯ ба тараққӣ, ё иқтисоди хурди кушод аксар вақт таъсири иқтисоди чаҳон аёntар аст.

Шиддатнокӣ ва вусъати робитаҳои иқтисодии байни мамлакатҳои алоҳида ва гурӯҳҳои онҳо дар шакли умумӣ ба дараҷаи инкишофи тақсимоти меҳнат дар дохили бозори миллӣ, инчунин дар миқёси байналхалқӣ ва байниминтақавӣ алоқаманд буда, аз дараҷаи тараққиёти иқтисодиёти соҳтори иқтисодиёти ин мамлакатҳо муайян карда мешавад. Агар дараҷаи тараққиёти ин ё он мамлакат бо ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда ё арзиши даромади миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ чен карда шавад, пас соҳтори истеҳсолии он ва намудҳои истеҳсолоти неъматҳо дараҷаи имконпазири алоқаи иқтисодии ин кишвар бо дигар мамлакатҳоро нишон медиҳад. Пас, мо вобастагии зеринро гуфта метавонем ки: дараҷаи тараққиёти иқтисодиёти соҳтори истеҳсолот ҳар қадар баландтар бошад, доираи алоқаҳо чӣ дар дохили ин ё он ҳочагии ҳалқ ва чӣ дар тамоми ҳочагии чаҳон ҳамон қадар васеътар мешавад.

Омилҳоеро, ки зарурияти ташаккули алоқаҳои берунии иқтисодиёти миллиро муайян мекунанд, инҳо мебошанд:

Якум, ин дараҷаи тараққиёти иқтисодиёти мамлакат мебошад, ки бо ҳаҷми даромади миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ чен карда мешавад. Аҳамияти аввалин дараҷаи ин омилро шубҳа кардан мумкин нест, зоро ҳаҷми истеҳсолот ва истеъмоли дохили ҳамеша ба ҳаҷми даромади миллии мамлакат вобаста аст. Даромади миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ ҳар қадар зиёд бошад, имкониятҳои инкишофи алоқаҳои иқтисодии мамлакат бо мамлакатҳои дигар ҳамон қадар васеътар мешавад. Зоро дар натиҷаи афзоиши даромади аҳолӣ бозори дохилий васеъ гашта, ҷолибияти ҷалби сармоягузорон

ҳамчун фазои муносиби сармоягузорӣ ва тиҷорати берунӣ ҳамчун механизми ба даст овардани самараи миқёс ба иқтисоди миллӣ тақвият меёбад.

Омили дуюм, мавҷудияти захираҳо мебошад, ки дар ин ҷо асосан захираҳои табиие, ки барои истеҳсоли ашёи хоми кишоварзӣ, инчунин маъданҳои гуногун заруранд, фаҳмида мешаванд. Агар таъсири омили якум ба муносибатҳои самарабахши беруни хоҷагии ҳалқ танҳо дар дараҷаи муайяни тараққиёти саноат зоҳир шавад, пас дар иқтисодиёти сусттараққикарда захираҳои ашёи хом дар рушди муносибатҳои байнамилалӣ нақши калон мебозад. Мисоли ин шуда метавонад иқтисодиёти кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба монанди; Россия, Қазоқистон ва Тоҷикистону дигар кишварҳои пасошуравӣ, ки имрӯз асосан содироташонро ашёи хом ташкил менамоянд. Мавҷудияти захираи бойи як ё ду захираҳои табиӣ ба муносибатҳои байнамилалии кишвар аз ду лиҳоз таъсир мерасонад. Дар ин маврид зарур аст, ки дар баробари мавҷудияти ашёи хом инчунин рушди иқтисодиёт низ бояд таъмин бошад. Танҳо дар ҳолати таъмини рушди иқтисодиёт ашёи хоми мавҷуда ба нафъи иқтисодиёти кишвар истифода бурда мешавад. Дар акси ҳол дар бисёр кишварҳо аз содироти ашёи хом «бемории голландӣ» ба вучуд меояд, ки таъсири манғии мавҷудияти захираҳои табииро ба вучуд меоранд. Ҳаҷми зиёди захираҳо ва сатҳи баланди рушди иқтисодӣ (масалан, Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) ба таҳқими робитаҳои беруна мусоидат намекунад, зоро ин захираҳоро дар доираи иқтисодиёти дохилӣ коркард ва истифода бурда мешаванд. Мавҷудияти захираҳои калон ва истеҳсоли номгӯйи молҳои маҳдуд мамлакатҳои сусттараққикардаро маҷбур мекунанд, ки барои таъмини талаботи дохила робитаҳои беруниро вусъат диҳанд. Албатта, дар ин ҷо бояд фарқиятҳои соҳтори содиротро, ки дар заминаи ин захираҳо ба вучуд меоянд, бояд ба назар гирифт, яъне дар содироти кишвар ҳиссаи ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти тайёр дар мувозинат бояд бошад. Вобаста ба дараҷаи тараққиёти иқтисодиёт норасони захираҳои дохилӣ муносибатҳои беруни мамлакатро афзун мегардонад ё баръакс. Ҳар қадар сатҳи тараққиёти иқтисодиёт баланд бошад ва захираҳо маҳдуд, ҳамон қадар доираи чунин робитаҳои берунӣ васеътар мешаванд. Зоро рушд ва тараққиёт захираҳои бештарро тақозо менамоянд, ки онро аз ҳисоби иқтисоди беруна таъмин кардан мумкин аст.

Ниҳоят, омили сеюми баррасиshawанда ба ҳусусияти бозори дохилӣ марбут аст, зоро нақши савдои берунӣ дар иқтисодиёт низ аз он вобаста аст. Мавҷудияти бозори васеи дохилӣ ба маҳдуд шудани муносибатҳо бо дигар кишварҳо оварда мерасонад, чунки он дар дохили кишвар фурӯши маҳсулоти зиёдро таъмин мекунад. Аммо дар ин

что ҳаҷми бозори дохилӣ танҳо аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ нею, балки иқтидори он, яъне аз ҷиҳати даромад ва қобилияти харидории аҳолӣ, инчунин тафовути талабот аҳамияти калон дорад. Бозори васеи дохилӣ, ки дар он талабот гуногунсамта (дифференцированным) аст, назар ба талаботи тафриқанашуда барои рушди муносибатҳои беруна бештар майл дорад. Дар ҳар сурат, бозорҳои калон ва тафриқашуда нисбат ба бозорҳои хурд ва тафриқанашуда, робитаҳои бештари берунаро ба вучуд меоранд. Албатта дар ин ҳолат рушди муносибатҳои байнамилалӣ ба иқтисодиёти кишварҳои алоҳида мавқеи хоса пайдо намуда, ин кишварҳо таҳти таъсири тамоюл ва қонуниятҳои инкишофи ҳочагии ҷаҳонӣ қарор мегиранд.

Дар асоси хулосаҳои дар боло овардашуда се қонунияти асосиро, ки барои рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва қисмҳои таркибии он муҳимманд, ҷудо кардан мумкин аст:

1. Тақвияти авғирии характери кушодагии иқтисодиёти мамлакатҳои алоҳида ва гурӯҳҳои онҳо; дар шакли умумии он натиҷаи инкишоф додани ивазшавӣ, инчунин гуногунсамтии истеҳсолот мебошад;
2. Тақвияти байнамилалигардонии тараққиёти техникӣ, маҳсусан таҳқиқоти илмӣ, ки мавқеъ ва нақши омилҳои алоҳидаи истеҳсолот, инчунин соҳаҳои саноат ва зерсоҳаҳои иқтисодиётро дар тараққиёти иқтисодиёт ва самарабахшии он хеле тағйир медиҳад;
3. Тақвияти истифодаи модели бегона, ки онро дар адабиётҳои иқтисодӣ «самараи тақлид», ё «самараи намоиш» меноманд.¹

Ҳангоми мавҷудияти алоқаҳои иқтисодии ин ё он мамлакат ва дигар мамлакатҳо маънои онро надорад, ки вай иқтисодиёти кушод дорад. Дар замони муосир иқтисодиёти қариб ягон кишвар тамоман пушкида буда наметавонад ва бе алоқа бо дигар мамлакатҳо ягон давлат тараққӣ карда наметавонад. Барои он, ки иқтисодиёти ин ё он кишвар кушода эътироф шавад, қадом шартҳо бояд риоя шаванд? Пеш аз ҳама, муомилоти савдои берунӣ бояд ба чунин дарача расад, ки вай ба рушди умумии иқтисодиёт мусоидат кунад. Муомилоти савдои берунӣ низ метавонад нақши ангезандай рушди иқтисодиро бозида, ба самти рушди иқтисодиёт таъсир расонад. Иқтисодиёти кушод бояд ҳам бо содироти калон ва ҳам воридоти калон характернок бошад, зоро мубодилаи байниҳамдигарӣ на танҳо барои бартараф намудани норасоиҳои тараққиёт, балки ба ғанӣ гардондани навъҳои воситаҳои истеҳсолот ва молҳои истеъмолии ҳалқ ҳам хизмат мекунад. Ба сифати асос барои баҳо додан ба

¹ Л.Х. Сайдмурадов. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. «Ирфон». Душанбе:-2005. С.110-125.

характери иқтисодиёти күшоди мамлакатҳои алоҳида ҳаҷми муомилоти савдои берунӣ ба ҳар сари аҳолӣ ҳам аз ҷиҳати мутлақ ва ҳам аз ҷиҳати нисбӣ (нисбат ба даромади миллӣ) гирифта мешавад.

Дар иқтисодиёти каму беш характери пушидадошта соҳтори истеҳсолот аз як тараф ба соҳтори захираҳои дар мамлакат мавҷудбуда ва аз тарафи дигар ба соҳтори талаботи дохилӣ вобаста аст. Барои иқтисодиёти күшод характернок аст, ки тақсимоти байналхалқии меҳнат ба қабули қарорҳои иқтисодӣ оид ба ташаккули соҳтори дохилии истеҳсолот таъсир расонда, бештар ба пайдоиши соҳаҳои нави саноат ва истеҳсоли маҳсулоти нав мусоидат кунад.

Дар кишварҳои мутараққӣ иқтисоди күшод имкон медиҳад, ки аз тақсимоти байналхалқии меҳнат баҳра баранд ва афзоиши миқёси истеҳсолотро таъмин намуда, инчунин дастовардҳои ҷаҳониро дар соҳаи инноватсия, технологияни истеҳсоли маҳсулоти нав ва ғайра дастрас намоянд.

Мамлакатҳои сусттараққикарда баъзан ба тақсимоти байналхалқии меҳнат бо роҳи маҷбуркуни иқтисодӣ ё ғайрииқтисодӣ ҷалб карда мешаванд. Иштирок дар чунин тақсимоти меҳнат на танҳо ба тараққиёти онҳо мусоидат намекунад, балки иқтисодиёти онҳоро ба манфиатҳои мамлакатҳои тараққикарда тобеъ мегардонад.²

Ҳодисаи ивазшавии низоми истеҳсолӣ, ки дар баъзе мамлакатҳо характери маҳдуд дорад, торафт вусъат меёбад. Сабаби он нобаробар тараққӣ кардани соҳаҳои алоҳида саноат ва соҳаҳои истеҳсолот мебошад. Суръати афзоиши истеҳсоли молҳои алоҳида, инчунин талабот ба онҳо фарқ мекунад. Аз ин рӯ, афзоиши нобаробар ҳам аз ҷониби талабот ва ҳам аз ҷониби пешниҳод вуҷуд дорад.

Имконияти ба вуҷуд омадани иқтисодиёти күшодро аз ҳамин нуқтаи назар дида мебароем. Чунон ки қайд карда шуд, капитализм аз аввал ҳамчун низоми иқтисодиёти күшод инкишоф ёфтааст. Тараққиёти Британияи Кабир мисоли классикии ба вуҷуд омадани иқтисодиёти күшод дар робита бо тараққиёти саноат шуда метавонад.

Чунин ҳодисаҳо ба ин ё он дараҷа, агар умуман набошад ҳам, дар аксарияти мамлакатҳое, ки дар асри 19 ба роҳи саноатиқунонӣ дохил шуда буданд, мушоҳида карда мешуданд. Дуруст аст, ки истеҳсоли машина дар ҳамаи соҳаҳои асосии саноат, ки аз нуқтаи назари тараққиёти ҳозира аҳамияти ҳалқунанда доранд, дар давраҳои гуногун пайдо шуданд.

² Л.В. Кривошеева. Проблемы и факторы формирования открытой экономики. //Известия ПГПУ. №1(5), сах. 190-195. Пенза.-2006 г.

Чунин хусусияти қисман ё тамоман күшода будани иқтисодиёти мамлакатхое, ки ба роҳи тараққиёти саноатӣ дохил шудаанд, дар гузашта дар шакли кашфиёти техникӣ, тараққиёти соҳаҳои алоҳидаи саноат ва ғайра шартҳои муайяне доштанд. Бинобар ин, характеристери каму беш күшода будани иқтисодиёт ба ин ё он дараҷа аз он вобаста аст, ки то қадом андоза кишвар барои дастрасӣ ба технологияи нав кушиш менамояд, ё истеҳсолоти барзиёдатияшро чи гуна метавонад тақсим намояд. Вобаста ба ин метавон қонунияти ягонаи умумиро чунин шарҳ дод: ҳар қадар дараҷаи тараққиёти иқтисодиёти ин ё он мамлакат баланд бошад, ҳамон ҳадар алоқаи он бо иқтисодиёти дигар мамлакатҳо ё аз ҳисоби афзояндаи имкониятҳои содирот ё бобати таъмини талаботи афзоянда ба воридоти ашёи хом, маҳсулоти хочагии қишлоқ, саноатӣ ва озуқаворӣ васеътар мешавад. Яъне дар баробари рушди иқтисодиёт күшодагии иқтисодиёт васеъ ва калон шудан мегирад, вале он характеристи якранга ва якхела надорад. Он бештар аз он вобаста аст, ки то чӣ андоза истеҳсолоти мошинӣ ва рушди илму техника дар соҳаҳо татбиқ мегарданд. Ҳар қадар соҳаҳо пешрафта гардида дар он навғониҳои илму техника зиёд мушоҳида гардад, ҳамон қадар барои ба даст овардани самараи миқёс аз ҳисоби бартарияти рақобатии ба вучуд омада маҷбур мешавад барои ҳамон соҳа сиёсати иқтисодиёти күшодро роҳандозӣ намояд. Барои он соҳаҳое, ки ҳануз рушд наёфтаанд, сиёсати иқтисоди күшод то андозае дар шакли протексионизм маҳдуд карда мешавад.

Азбаски техникаи истеҳсолии иноватсионии муосир асосан дар мамлакатҳои пешрафтаи саноатӣ ба вучуд омада истодаанд, давлатҳои қафомонда ва рӯ ба тараққиро зарур аст, ки барои оғози саноатикунонӣ иқтисодиёташонро барои воридоти технология күшоянд.

Дар баробари афзудани даромади миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ бозори дохилӣ васеъ шуда, барои фурӯши маҳсулоти соҳаҳои алоҳидаи саноат, ҳатто истеҳсоли калон, ки ба дараҷаи баланди техникии онҳо мувоғиқ аст, имкониятҳои калон ба вучуд меояд. Аммо дар мамлакатхое, ки аҳолиашон кам аст, ин чун қоида, танҳо барои соҳаҳои асосии саноат хос аст. Дар соҳаҳои саноате, ки дараҷаи коркарди он баланд аст, нигоҳ доштани миқёси истеҳсолот, ки ба дараҷаи техникӣ мувоғиқ аст, зарурияти дарёғти бозорҳои фурӯши назар ба бозори дохилӣ васеътарро ба миён мегузорад.

Байналмилиаликунонӣ дар вусъат ва амиқ шудани робитаҳои технологӣ ва иқтисодии байни корхонаҳои алоҳидаи ширкатҳои бузург, кишварҳо ва минтаҷаҳои томифода мейёбад ва он тавассути каналҳои гуногун амалӣ карда мешавад:

-якум, бо рохи мубодилаи воситаҳои истеҳсолот ва донишҳои технологӣ, инчунин дар шакли маҳсусгардонӣ ва кооператсияи байналхалқӣ, ба низоми ягонаи истеҳсолӣ ва истеъмолкунанда пайвастани марказҳои истеҳсолӣ ва илмӣ;

- дуюм, тавассути кооператсияи истеҳсолӣ, ҳаракати байналмилалии захираҳои истеҳсолӣ;

- сеюм, бо рохи ташаккули инфрасоҳторҳои умумичаҳонии моддию иттилоотӣ, ташкилию иқтисодӣ, мубодила ва ҳаракати байналхалқии омилҳои истеҳсолотро таъмин менамоянд.

Таърихан тақсимоти меҳнат дар байни кишварҳои ҷаҳон асосан ба фарқиятҳои табиию географӣ асос ёфта буд. Давра ба давра дар баробари саноатикунонии иқтисодиёт аҳамияти омилҳои технологӣ ва иқтисодӣ дар тақсимоти байналхалқии меҳнат афзоиш ёфт. Дар баробари афзудани миқёс ва дараҷаи техникии истеҳсоли мошинҳо сарҳадҳои миллӣ торафт тангтар гаштанд. Истеҳсолот давра ба давра ба ашёи хоми воридотӣ нигаронида шуда, бозори миллиро торафт бештар таъмин менамояд. Истеҳсолкунандагон бозор ва ашёи хомро дар дигар кишварҳо ҷустуҷӯ мекунанд.³ Ҳоҳиши баланд бардоштани самаранокии фаъолияти истеҳсолӣ, зарурати дарёғти техника ва технологияи нав ва захираҳои ками истеҳсолӣ кишварҳоро маҷбур мекунад, ки корхонаҳои муштаракро дар дигар кишварҳо бунёд кунанд. Қадами аввал дар ин роҳ маҳсусгардонӣ ва кооператсияи байнисоҳавии байналхалқӣ мебошад, ки соҳаҳои алоҳидаи истеҳсолии мамлакатҳои гуногунро ба маҷмааи байнисоҳавии байналхалқии истеҳсолӣ пайваст мекунад. Яъне дар ин маврид, қадами аввал ҳамгирии мезосатҳи иқтисодӣ ба вучуд меояд. Ба ин гуна маҷмааҳои байналхалқӣ истеҳсоли нафт ва коркарди нафт, маҷмааи агросаноатӣ ва ғайраро мисол овардан мумкин аст, ки фаъолияти онҳо аз мавҷудияти низоми нақлиёт ва коммуникатсияи тараққикарда вобастагии зич дорад.

Қадами навбатии кооператсияи байналхалқии истеҳсолӣ ин маҳсусгардонӣ ва кооператсияи дохилисоҳавии истеҳсолот ва илм мебошад. Ин гуна кооператсия нишони берун аз сарҳади давлатӣ баромадани тақсимоти байнлхалқии техникии меҳнат мебошад.

Байналмилаликунонии истеҳсолот дар шакли маҳсусгардонӣ ва кооператсияи байналхалқӣ боиси зиёд шудани ҳаҷми савдои берунӣ мегардад, ки ба кооператсияи

³ Борисов Б.Р. Экономическая теория: Учебное пособие – М. Юрыйт. С. 303 – 467.

истеҳсолӣ мусоидат мекунад. Таъсиси филиалҳо ё филиалҳои ассоциацияҳои байналмилалӣ дар дигар кишварҳо метавонад содиротро иваз кунад, зоро яке аз ҳадафҳои байналмилаликунӣ ин ҳоҳиши бартараф кардан монеаҳои ҳимоятгарӣ дар савдо мебошад.

Чуқтуртар шудани маҳсусгардонӣ ва кооператсияи байналхалқии истеҳсолот боиси афзудани муомилоти байналхалқии қисмҳои истеҳсолот гардид. Ҳамин тариқ, тақрибан 1/3 тамоми воридоти ҷаҳонӣ ва 3/5 савдои мошину таҷхизот ба таъминоти ҷузъҳо рост меояд. Ба гайр аз ин, дар мубодилаи байналхалқии мол қисмҳо, васлҳо ва ҷузъҳои истеҳсолот васеъ мегарданд. Ҳамин тариқ, шакли баланди интернатсионаликунии истеҳсолот иттиҳодияҳои истеҳсолии байналхалқӣ ва илмию истеҳсолиро ба вучуд меоранд, ки онҳо мезосатҳи ҳамгириро таҷассум менамоянд.

Дар байни омилҳои муҳимтарини интернатсионализатсияи ҷаҳонӣ пеш аз ҳама ҳаракати байналхалқии захираҳои молиявию истеҳсолиро қайд кардан лозим аст, ки вобастагии байниҳамдигарии фаъолияти иқтисодии мамлакатҳои гуногунро таъмин менамояд. Дар баъзе мавридҳо содироти сармоя ба кооператсияи байналхалқии истеҳсолӣ, ташкили низоми фурӯш ва хизматрасонии корпоративии мошину таҷхизот ва бо пул таъмин намудани савдои берунаро таъмин менамояд. Ҳамин тавр, содироти сармоя ҳам сабаб ва ҳам натиҷаи интернатсионализатсияи муносибатҳои иқтисодӣ мебошад.

Солҳои 70-уми асри гузашта тамоюли сармоягузории ШФМ ба филиалҳояшон, ки ба содироти молҳои содиршаванда нигаронида шуда буданд, хеле авҷ гирифт. Ин раванд ҳамчун қарзиҳии байналмилалӣ ва муҳочирати сармоя ҳануз ҳам идома дорад. Дар низоми иқтисоди ҷаҳонӣ муҳочирати байналмилалии сармоя омили асосии интернатсионализатсия мебошад.

Дар охири асри 20 тамоюли афзоиши ҳиссаи сармояи муҳочират ба кишварҳои пешрафта бештар гардид. Дар айни замон фарқият байни кишварҳои содиркунанда ва воридкунанда асосан аз байн рафтааст. ШМА ҳам калонтарин содиркунанда ва ҳам калонтарин воридкунандаи асосии сармоя дар ҷаҳон мебошад. Аз соли 1985 инҷониб онҳо ба калонтарин карздори байналхалқӣ табдил ёфтанд.

Барои мамлакатҳои тарққикарда ҷалби сармояи хориҷӣ ба мақсади тараққӣ додани иқтидори истеҳсолӣ ва ҳарбӣ хизмат мекунад. Талафоти даромади миллӣ, ки дар шакли содироти фоида ба амал меояд, онҳо бо роҳи фоидаи сармоягузорӣ дар дигар кишварҳо, маҳсусан дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ҷуброн мекунанд.

Мухим онро бояд донист, ки муҳоцирати сармоя байни кишварҳои пешрафта шабакаи васеи робитаҳои иқтисодӣ, технологӣ ва илмиро байни ширкатҳои ин киша рҳо ба вучуд меорад. Аксарияти ин робитаҳо ба муносибатҳои дохиликорпоратсионӣ алоқаманданд, яъне савдо асосан байни ширкатҳо ва корхонаҳое сурат мегиранд, ки сармояи умумӣ доранд.

Дар хусуси мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ бошад, барои онҳо воридоти сармояи хориҷӣ аксар вақт ба талафоти калони даромади миллӣ табдил меёбад, ки он ба доимо сабаби иваз намудани механизми такрористехсол мегардад.

Равандҳои васеъшавии истехсолот, ки қариб ҳамаи кишварҳо ва минтақаҳои ҷаҳонро фаро мегиранд, асосан аз ҳисоби интиқоли технологияҳои нав аз ҷониби давлатҳои пешрафта ба амал меоянд ва ин равандро аксар вақт ҳамчун «трансферти технология» маънидод мекунанд. Дар аксар вақт ҳуди технология интиқол карда шуда, баъзан усулҳои муайяни истехсоли мол ва хизматрасонӣ, технология дар шакли машинаҳо, таҷҳизот, конструксияҳо, низоми гуногун (нақлиёт, телекоммуникасия ва ғайра) интиқол мегарданд, ки метавонанд маҳсулоти дорои ҷузъиётҳои хеле баланди техникий-иқтисодиро ба вучуд биёранд ва аз параметрҳои маҳсулоти аллакай истехсолшаванда хеле фарқ мекунанд.

Албатта, содиркунандагони технология ва технологияи инноватсионӣ кушиш мекунанд, ки бартарии илмию технологии худро нигоҳ доранд. Онҳо кушиш менамоянд технологияи пурраи истехсолиро интиқол надиҳанд. Онҳо асоси қисматҳои маҳдуди технологиро интиқол медиҳанд, ки занцираи истехсолиро ташкил анмяд. Ба вучуд овардани истехсоли бузурги маҳсулоти электронии майшиӣ дар мамлакатҳои рӯ ба тарққии Осиё ва Хитой ба истифодаи микросхемаҳое асос ёфтааст, ки 9/10 дар ШМА ва Япония истехсол мешаванд.⁴ Аз тарафи Ҷопон ба ин кишварҳо технологияи васлкунии қисмҳо дода шуд, ҷузъҳо ва микросхемаҳо ба онҳо фурӯхта мешавад, аммо технологияи охирин, яъне истехсоли томи молҳо муддати дароз ҳамчун бартарияти Ҷопон ошкор карда намешавад.

Бояд тазкур дод, ки интиқоли технология ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ "натиҷаи булемранг"-ро эҷод мекунад: технологияи воридшуда, ки ин кишварҳо азҳуд кардаанд, ба онҳо имкон дод, ки рақибони қавӣ барои содиркунандагони ин технология гарданд. Аз ин рӯ, аз тарафи кишварҳои рӯ ба тараққӣ тамоюли интиқоли танҳо он технологияҳо вучуд дорад, ки барои ҳуди онҳо муфид бошад. Яъне, онҳо тавонанд он

⁴ Киреев А.П Международная микроэкономика, учебное пособия, часть 2. Москва. – 2008 г. Стр. 121.

молҳои тайёрро барои истеҳсолоти худ ба даст оранд, ки барои истеҳсоли он дар қишварашон ё захирай табии ё иқтисодӣ камёфт аст.

Дар солҳои 70-уми асри XX дар адабиёти иқтисодӣ мағҳуми «муҳочирати истеҳсолот» ба миён омад, ки он сарҳади ҷуғрофияи истеҳсолиро тадриҷан васеъ намуд. Муҳочирати васеи дохил ва байнидавлатӣ дар давлатҳои тараққиёфта хеле авҷ гирифт. Онҳо на танҳо ҳавасмандии асосии иқтисодии ҳаёти иқтисодии худ - ба даст овардани фоидай максималиро вайрон намекунанд, балки инчунин бо истифода аз комёбиҳои пешравии илму техника имконият медиҳанд, ки фоидай иловагӣ ба даст оварда шавад.

Бояд қайд намуд, ки равандҳои муҳочирати истеҳсолот дар мамлакатҳои пешқадами саноатии ҷаҳон равшан зоҳир гардианд. Масалан дар Ҷопон истеҳсоли алюминийи аввалия комилан аз байн рафта, корхонаҳои он ба Ҷин фурӯхта шуданд. Дар саноати нитрогении Ҷопон ва дигар соҳаҳои нисбатан оддии электронии он (радио, телевизор ва ғайра) низ раванди интиқоли технологияи он ба дигар қишварҳои ҳамсоя ба вучуд омад. Имruz қариб ин соҳаҳо тамоман дар Ҷопон фаъолият надоранд, ҳол он ки Ҷопон дар ин соҳаҳо содиркунадаи асосӣ дар ҷаҳон мансуб меёфт. Қисми зиёди корхонаҳои истеҳсоли ин гуна маҳсулот ба мамлакатҳои навбунёди саноатии Осиёи Ҷануби Шарқӣ фурӯхта ва ё дода шуд. Ширкатҳои мошинсозии Ҷопон дар Иёлоти Муттаҳида, ки харидори асосии онҳо буданд, корхонаҳои истеҳсолӣ сохтаанд.

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки соҳаҳои пешқадами саноат, ки дараҷаи тараққиёти иқтисодиётро инъикос менамоянд, аз рӯйи моҳияти худ ҳарактери иқтисодиёти күшодро мегирад. Ин падидаро байналмилаликунонии (интернатсионаликунонии) истеҳсолоти ҷамъиятӣ меноманд, ки чи аз ҷиҳати техника ва ҳам аз ҷиҳати миқёси истеҳсолот (таъминот) ва ҳам аз ҷиҳати талабот ҳарактери байналхалқӣ пайдо мекунад.

Содироти сармоя нисбат ба савдои берунӣ алоқаҳои мустаҳкамтарро ба вучуд меорад. Содироти сармоя зуҳороти «зиёдат»-и ба худ хоси он мебошад.

Инак, яке аз шаклҳои муҳимтарини робитаҳои байни мамлакатҳо ҳаракати сармоя буда, нуқтаи авчи ин раванд ба вучуд овардани иқтисодиёти күшод мебошад.

Чи хеле, ки дар боло қайд карда шуд, иқтисоди күшод зери таъсири ҳам тамоил ва ҳам қонуниятҳои инкишофи ҳоҷагии ҷаҳонӣ қарор мегирад. Ин аст, ки буҳронҳои бардавоми солҳои охир аз он шаҳодат медиҳад, ки назарияи муосири иқтисоди күшод низ ба буҳрон гирифтор шуда, наметавонад роҳи баромад аз ин буҳрони ҷаҳониро

нишон дихад.⁵ Яке аз сабабҳои асосии коста гаштани иқтидори илмии назарияи иқтисоди кушод аз он иборат аст, ки кишварҳо механизм ва роҳҳои мубориза ба ҷолишҳои иқтисоди ҷаҳониро коркард накарда, танҳо ҳама кушиш менамоянд исбот созанд, ки ҷаҳони имрӯза таҳти таъсири қонуниятҳои инкишофи ҳочагии капиталистӣ қарор дорад. Ба фикри мо механизми моддии мубориза бо ҷолишҳои ҷаҳонӣ вучуд дорад ва он дар шакли идораи колективии иқтисодиёт, яъне ҳамгирои иқтисоди минтақавӣ мебошад. Маҳз фаъолияти дастаҷамъона ва муттаҳид дар шакли минтақагарои муносибатҳои иқтисодии берунӣ метавонад ба ҷолишҳои муосири ҷаҳонӣ истодагарӣ намуда, “норасои ҷаҳонишавиро”⁶ бартараф созад. Азбаски дар иқтисоди ҷаҳонӣ сохтори ягонаи идорақунанда мавҷуд набуда, иқтисоди бозорӣ нокомихоро дар танзими иқтисодиёт ба вучуд меорад, баръакси ақидаи либералӣ ва неолибералӣ, нақши фаъолияти давлат дар таъмини рушд ҳеле меафзояд. Таҷриба нишон дод, ки маҳз дар давраи буҳрони молиявӣ ва иқтисодии солҳои 2007-2009 давлатҳои абарқудрати капиталистӣ ба ширкатҳои фаромилӣ ва бонку ташкилотҳои соҳавии худ имтиёз ва қумакҳои қалони молиявӣ расонида, барои аз байн нарафтани онҳо, ки метавонист ба бесарусомонии рушди ҳочагии ҷаҳонӣ ва оқибатҳои ногувори иҷтимоӣ ба инсоният оварда расонад, мусоидат намоянд. Яъне дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ муносибатҳои байналхалқии иқтисодӣ, ки дар доираи ҳамгироиҳои минтақавии иқтисодӣ ба вучуд меоянд, ҳарактери ҷаҳонӣ пайдо намуда, тамоил ва самти инкишофи ҳочагии ҷаҳониро муаяйн мекунанд. Рушди бемайлони ҷаҳонишавӣ, байналмилаликунонии истеҳсолот ва авҷирии тақсимоти байналхалқии меҳнат сиёсати анъанавии рақобатпзирӣ давлатҳои алоҳидаро бесамар менамояд. Дар ин маврид, зарурияти дарёғти шаклҳои нави ҳамкориҳои байналмилалӣ ба миён меояд, ки он тавонад рушди дилҳоҳ кишварро дар арсаи байналмилалӣ таъмин намояд. Ба фикри мо яке аз чунин шаклҳо ҳамгирои кишвар бо иттифоқҳои байнидавлатӣ ва маҷмааҳои бузурги минтақавии иқтисодӣ мебошад. Дар шароити имрӯза ҳамгироиҳои иқтисодии минтақавӣ на танҳо воситаи таъмини иқтисоди миллӣ аз рақобати бозори ҷаҳонӣ мебошад, он инчунин механизми санҷидашудаи таъмини рушди ҳар як кишвари алоҳида мебошад.

⁵ Сайдмуров Л.Х. Возможности и направления превентивных мер экономической политики в условиях трансформации / Л.Х. Сайдмуров // В сборнике: Выход постсоветского пространства из системной кризисной цикличности: формирование эволюционной модели экономического развития и расширения ЕАЭС. Материалы международной научно-практической конференции. 2015. С. 13-21. EDN: UGYKPT

⁶ Фейгин Г.Ф. Законномерности глобализации и развитие национальных экономик. Автореферат диссертации д.э.н., Санкт-Петербург, 2009.

Чи хеле, ки таcriбай хоčагии чахонӣ ва маҳсусан таcriбай собиқ ИЧШС ва имрӯзai ИА нишон медиҳад, дар доираи ҳамгироҳои иқтисодӣ муносибатҳои байнидавлатӣ дар асоси тамоюл ва рушди қонуниятҳои инкишофи хоčагии чахонӣ ба амал бароварда мешавад. Аммо, дар садсолаи охир ин равиш аз нигоҳи назариявӣ рушд наёфта, коркардҳои назариявӣ танҳо ба масъалаҳои таъмини самараи умумии тичорати байналхалқӣ ё дар сатҳи микроиқтисод (назарияи бартарияти нисбии Д. Рикардо, Хекшер-Олин-Самуэлсон, Столпер_Самуэлсон, Рыбчинский, Хекшер-Олин-Венник, самараи тақвияти Чонс ва назарияи бартарияти омилии Самуэлсон-Чонс ва Леонтьев, бадали омили истеҳсолот ва талабот) ва ё самараи алоҳидаи тичорати байналхалқӣ дар сатҳи макроиқтисод (назарияи бартарияти рақобатии П. Линдер ва М. Порттер, нобаробарии технологии Познер ва модели ҷозибаи Я. Тинбергену проресси техникии Ҷ. Хикс) нигаронида шуда буду ҳалос.

Аммо, бояд қайд намуд, ки қонуни диалектикаи ягонагии умумӣ, маҳсус ва алоҳидагӣ наметавонад танҳо дар асоси инкишофи умум ё алоҳидагӣ зоҳир шавад. Умум ё алоҳидагӣ наметавонад бе маҳсус вуҷуд дошта бошад. Ҳамзамон, аз нуқтаи назари мантиқи диалектикӣ маҳз “фарқияти байни умум ва умумӣ ҳамон чизест, ки инкишофро ба вуҷуд меорад”.⁷ Дар ин маврид, сарчашмаи рушди иқтисоди кушод зиддияти байни умум ва маҳсус, умум ва алоҳида, яъне зиддият байни тарафҳои алоҳидаи ягонагии томи умум, маҳсус ва алоҳидагӣ мебошад ва он бояд аз маҳсус ҷудо набошад.

Вобаста ба мавзӯи таҳқиқотии мо бояд қайд намуд, ки дилҳоҳ низоми иқтисоди миллии ҳарактери иқтисоди кушод дошта, ҳангоми муайян кардани манфиатҳои байналхалқии худ ба қонуниятҳои умумии инкишофи хоčагии чахонӣ такя намуда, дар чаҳорҷубаи умумӣ фаъолият менамояд. Ҳамзамон, мутаносибан ҳангоми ҷалб намудани субъектҳои иқтисоди байналмилалӣ барои баромадан ба бозори чахонӣ дар чаҳорҷубаи алоҳидагӣ фаъолият намуда, манфиатҳои худро дар чаҳорҷубаи маҳсус, яъне шароити ҳамгирои иқтисодӣ, ки сарчашмаи инкишофи хоčагии чахонии мусоир мебошад, амалӣ менамояд.

Дар ин маврид гап сари он меравад, ки бояд байни макро ва микросатҳи таҳлили хоčагии чахонӣ бояд аз нигоҳи назариявӣ иқтидори (потенсилий) мезосатҳи таҳлил қарор гирад.⁸ Мезосатҳи таҳлил назарияи ҳудудии (пространственную) тичорати байналхалқиро васеъ менамояд, ки давлатҳои дорои иқтисоди кушод маҳз дар ин сатҳ бартариятҳои навро ба даст меоранд. Ин мезосатҳро дар иқтисоди чахон ҳамгирои

⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2. изд. Т 46, ч.І. С.21.

⁸ Рекорд СИ. Мезоэкономический синтез концепции клатерного развития и международной экономической интеграций. Автореферат дисс. д.э.н. Санкт-Петербург.- 2013 г. С. 15.

иқтисоди минтақавī (худудī) ташкил менамояд. Равиши мазкур дар назарияи иқтисодиёти байналхалқī аз нигоҳи он ки характери мезостаҳро дорад, нав буда, бартариятҳо барои кишварҳои дорои иқтисоди қушод дар ҳоле ба даст меояд, ки агар чунин шароитҳо ба монанди: татбиқи якҷояи (коллективӣ) лоиҳаҳои инфрасоҳтории байналхалқī, ба монанди долонҳои байнлхалқии нақлиётию энергетикӣ ва коммуникатсионӣ; якҷоя истифода бурдани захираҳои иқтисодии умумии минтақаҳои наздисарҳадии кишварҳои ҳамсарҳад ва инчунин механизми ҷуброни талабот ва таклифт ба молҳои содиротшавандай якдигар вучуд дошта бошад. Таҳқиқоти минбаъдаи мо нишон медиҳад, ки мезосатҳи таҳлили иқтисоди ҷаҳон бо қонуниятҳои инкишофи ҳочагии ҷаҳонӣ ба монандӣ; тақвияти хараткери қушода гирифтани низоми иқтисодиёти миллии кишварҳо, тақвияти байнлмилигардии прогресси техникӣ ва назарияи самараи намоиш зич алоқаманд буда, ҳамзамон қонунияти нави инкишофи ҳочагии ҷаҳониро муайян мекунад. Ин қонунийт мазмuni онро дорад, ки барои иқтисоди қушод самараи синергетикӣ ҳамон вақт ба даст меояд, ки агар дар он тамоили “тақвияти майли интиҳои минтақаҳои иқтисодиёти қушоди кишварҳо ба ҳамгирии минтақавии иқтисодии мушахҳас” ба вучуд омада истода бошад (ниг. ба Расми 1).

Дар ҳамин давраи таҳқиқот кифоя аст қайд намоем, ки мо атрофи минтақаи (худуди) ҳамгиришуда сухан меронем, ки дар он кишварҳои ҳамгиришуда (аъзо) аз як тараф қонуниятҳои инкишофи ҳочагии ҷаҳониро риоя намуда, аз тарафи дигар, аз ин шакли муносибати байналхалқī самараи мушахассро ба даст меоранд.⁹ Категорияи иқтисодие, ки ин низоми муносибатро ифода мекунад, ба фикри мо ин категорияи “минтақаи ҳамгиришуда” (интеграционный мезарегион) мебошад, ки он дар марҳалаи кунунии таҳқиқоти назариявӣ, яъне ҳангоми гузариш аз абстраксия ба мушахҳас, ба асосноккунии таърихию мантиқӣ ниёз дорад.

Расми 1-Рушди қонуниятҳои инкишофи ҳочагии ҷаҳонӣ

Тақвияти характери қушодагии иқтисодиёт	Тақвияти самараи намоиш	Тақвияти байналмилагардонии прогресси техникӣ	тақвияти майли интиҳои минтақаҳои иқтисодиёти қушоди кишварҳо ба ҳамгирии минтақавии иқтисодӣ
Қонуниятҳои мавҷуда			

**Қонунияти мусири инкишоф дар заманаи рушди ҳамгирии минтақавии иқтисодӣ
Коркарди муаллиф.**

⁹ Сафаров Б.Г. Ташаккули фазои мезоиқтисодӣ ҳамчун омили рушди минтақаҳои кишвар дар шароити ҷаҳонишавӣ//Паёми молия ва иқтисод. 2021. № 2 (26). С. 35-43.

Мақсади асосии ҳама гуна созмонҳои ҳамгирой ин дастгирий дар сатҳи давлат ва байналхалқӣ барои таъмини ҷараёни ташкил ва фаъолияти озоди соҳибкории хурд ва миёна (СХМ), корхонаҳои муштарак (КМ), гуруҳҳои молиявию саноатии байналмилалӣ (ГМС) ва дигар шаклҳои ҳамкорӣ дар ҳамин сатҳи базавӣ мебошад, ки онҳо рушд ва инкишофи занчираи технологий ҳаракати селаи молию пулиро ба вучуд меоранд. Маҳз ин занчираи ба вучудомада метавонад ҳолати оптималии фаъолиятро дар шароити дигаргуншавии фаъолияти истеҳсолӣ, молиявӣ, илмӣ ва тичоратӣ таъмин намояд.

Ҷараёни ворид шудани кишварҳо ба гуруҳҳои ҳамгирии иқтисодии минтақавӣ ҳодисаи объективӣ ва қонунияти муосири инкишоф мебошад. Ин ба он оварда мерасонад, ки кишварҳои аъзо аз ин ҳамгирой самараи системавиро ба даст меоранд, ки он дар сурати ба роҳ мондани тичорати дучониба ба даст оварда намешавад. Аз тарафи дигар чунин сиёсати ҳамгирии давлатҳо натиҷаи инъикоси тағйиротҳои сифатиест, ки дар ҳочагии ҷаҳонӣ тайи солҳои охир шароитро барои муттаҳидшавии самтҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ ба вучуд овардааст. Аз ҷумла, дар ҷаҳони имрӯза шиддатнокии ҳаракати мутақобилаи сармоя афзоиш ёфта, тичорати байналхалқӣ ва ҳичрати қувваи корӣ васеъ гашта истодааст. Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ вобаста ба танзими самараноки муносибатҳои байналхалқӣ (аз ҷумла бо воситаи меъёрҳои гуногуни тарифӣ-гумрукӣ, меъёрҳо ва механизмҳои пардохту арзӣ, сиёсати содиротиу воридотӣ ва ғ.) аллакай механизми мушахҳас ва боваринок коркард карда шудааст. Ба ғайр аз ин, истифодаи васеи техника ва технологияи пешқадам дар истеҳсолот ҳосилнокии меҳнатро ба маротиб боло бурда, барои моли истеҳсолшуда бозори доҳилий танг гардида, барои баромад ба бозори беруна, зарурат бештар гашта истодааст. Барои ин кишварҳоро зарур аст, ки ҳарчӣ бештар барои таъмини гардиши озоди молҳо тамоми монеаҳоро аз байн баранд. Ва охирон, дар бозорҳои ҷаҳонӣ ҳарактер ва миқёси рақобат ба таври куллӣ тағйир ёфтааст. Бо тадриҷан рушд кардани иқтисоди миллӣ, чуқуршавии тақсимоти байналхалқии меҳнат дар кишвари мушахҳас рақобат на танҳо дар байни фирмажо балки кишварҳо ва гуруҳи кишварҳо ба вучуд меояд. Барои рақобат намудани кишвари хурди дорои иқтисоди күшод бо кишварҳои тараққикарда онҳоро зарур аст ки муттаҳид гарданд.

Аз давраи оғози соҳибиистиклолӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати фаъолияти иқтисодии хориҷиро пеша намудааст, ки асоси онҳоро принсипҳои зерин ташкил менамоянд:

- Күшода ва озод (либерализация) будани иқтисодиёт, күшода будан барои ҳама гуна муносибатҳо;
- Баробарӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд, даҳолат накардан ба масъалаҳои дохилии дигар давлатҳо;
- Ба инобат гирифтани манфиатҳои ҳамаҷониба бо назардошти манфиатҳои миллӣ-давлатии худ;
- Дар асоси боварии том барқарорсозӣ ва рушди муносибатҳои дучониба ва бисёрҷониба бо ташкилотҳои молиявию иқтисодӣ;
- Риояи ҳуқуқ ва меъёрҳои байналмилалӣ ва давра ба давра гузаштан ба стандартҳои байналмилалӣ.

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар такя бо принципҳои мазкур тавонист муносибатҳои иқисодию дипломатии худро бо бисёр кишварҳо ба роҳ монда, ба ин васила паёмадҳои манфии давраи гузариш ба иқтисоди бозориро бартараф созад.

Зарурияти бозсозии фаъолияи иқтисодии хориҷӣ дар ҷумҳурӣ инчунин аз инҳо иборат буд:

Якум, бо ба даст овардани истиқлолият имконияти дар сатҳи пештара мондани муносибатҳои байналхалқӣ набуд. Зоро дар он ҳолат кишвар наметавонист аз самараи тақсимоти байналхалқӣ баҳра барад ва ҳамчун кишвари пушида берун аз иқтисоди ҷаҳонӣ қарор гирад.

Дуюм, механизми қаблии иқтисодиёти банақшагирӣ нодаркор гашт ва зарурияти ташаккули механизмҳои нав ва санаду меъёрҳои нав ба миён омад, ки барои гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва рушди муносибатҳои байналхалқӣ зарур буд;

Сеюм, дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ҳамчун омили рушди даромади миллӣ, сарфаи ҳарочот, рушди сатҳи технологи истиҳсолот, васеъшавии бозори истеъмолӣ ва рушди сатҳи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. Истифодаи ин омил дар амал зарурияти гузаронидани тамоми низоми фаъолияти иқтисодӣ ба марҳилаи нав, ки барои рушди иқтисодии кишвар мусоидат менамуд, ба миён овард.

Чорум, фаъолияти иқтисодии хориҷии кишвар зернизоми ҳоҷагии ҷаҳонро (гарчанде қисмати хурдро ҳам бошад) ташкил менамояд ва ин зарурияти ба меъёр ва қоидаҳои байналхалқӣ мутобиқ намудани онро ба миён мегузорад;

Панҷум, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ин воситаи алоқаи иқтисоди миллӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ ҳам дар самти техникӣ-иктисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ мебошад.

Мақсади асосии ислоҳоти фаъолияти иқтисодии хориҷӣ асосан ба татбиқи ҳадаф ва вазифаҳои миллӣ нигаронида шудааст.

Хоҳиши ҳамгирои кишварҳо ба хоҷагии ҷаҳонӣ дар сатҳи маҷмааҳои мушаҳҳаси минтақавӣ-истеҳсолӣ, ки заминай объективии ҳамкориҳо мебошанд, шарикии кишварҳоро барои рушд ба вучуд меорад.

Ҳамин тарик, метавон қайд намуд, ки ягон иқтисоди миллӣ новобаста аз ҳаҷм ва суръати рушди иҷтимоӣ ва иқтисодияш наметавонад дар алоҳидагӣ рушд намояд. Барои ҳар як кишвар дастовардҳои навини техника ва технология, сармоя ва дигар омилҳои истеҳсолот басанда нест ва албатта ин кишварҳо ба ҳамкории иқтисодӣ майл менамоянд. Дар ин ҳолат бояд сиёсати фаъолияти иқтисоди берунии ҳар кишвар бо назардошли манфиатҳои дигар иштирокчиёни ин муносибат бояд ба роҳ монда шавад. Ҷаҳонишавӣ рақобати байни кишварҳо ва субъектҳои хоҷагии ин кишварҳоро метезонад, бинобар ин ба ҷои парокандашавии манфиатҳои истеҳсолии асрҳои XX имрӯз ҳамкории байнлхалқӣ ба вучуд омадааст, ки он рушди сатҳи илмӣ-техникии молҳо ва тамаркузи коркарди илмӣ ба соҳаҳои афзалиятнокро таъмин намуда истодааст.

Аmmo, новобаста аз мавҷудияти бартарияти нисбӣ ё мутлақ бисёре аз кишварҳо ба истеҳсол ва хизматрасониҳое даст мезанад, ки дар он ягон бартарият надоранд. Ин ҳолат бехатарии иқтисодии кишварҳоро зери таҳдид қарор медиҳад, маҳсусан барои он кишварҳое, ки ба истеҳсоли ашёи ҳом нигаронида шуда, аз воридоти инноватсия саҳт вобастагӣ доранд. Дар ин сурат, давлат барои ҳавасманд намудани соҳаҳои нав, ки пештар дар он бартарӣ надошт, метавонад бартариро дар ин соҳаҳо бо воситаи ташкил намудани минтақаҳои ҳамгиришуда (интеграционный мезарегион) таъмин намояд.

Адабиёт

1. Борисов Б.Р. Экономическая теория: Учебное пособие – М. Юрайт, 2009 г. С. 303 – 467.
2. Киреев А.П Международная микроэкономика, учебное пособия, часть 2. Москва. – 2008 г. Стр. 121.
3. Кривошеева Л.В. Проблемы и факторы формирования открытой экономики. //Известия ПГПУ. №1(5), сах. 190-195. Пенза.-2006 г.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2. изд. Т 46, ч.І. С.21.
5. Рекорд СИ. Мезоэкономический синтез концепции кластерного развития и международной экономической интеграций. Автореферат дисс. д.э.н. Санкт-Петербург .- 2013 г. С. 15.
6. Сайдмуродов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. «Ирфон». Душанбе:-2005. С.110-125.
7. Сайдмуродов Л.Х. Возможности и направления превентивных мер экономической политики в условиях трансформации / Л.Х. Сайдмуродов // В сборнике: Выход постсоветского пространства из системной кризисной цикличности: формирование эволюционной модели экономического развития и расширения ЕАЭС.

Материалы международной научно-практической конференции. 2015. С. 13-21. EDN: UGYKPT

8. Сафаров Б.Г. Ташаккули фазои мезоиктисодӣ ҳамчун омили рушди минтақаҳои кишвар дар шароити ҷаҳонишавӣ//Паёми молия ва иқтисод. 2021. № 2 (26). С. 35-43.

9. Фейгин Г.Ф. Закономерности глобализации и развитие национальных экономик. Автореферат диссертации д.э.н., Санкт-Петербург, 2009.

**МУНДАРИЧА
ИҚТИСОДЙ**

<i>Фақеров Ҳ.Н. ИҚТИСОДЧИИ СОҲИБКАСБ МАҲСУЛИ ХИЗМАТРАСОНИХОИ ИННОВАЦИОНИИ ТАҲСИЛОТӢ</i>	5
<i>Кошонова М.Р., Самадов Р.Г. МУНОСИБАҲОИ ИҶТИМОӢ-МЕҲНАТӢ ДАР ШАРОИТИ ДИНАМИКАИ ДАВРАГИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА</i>	14
<i>Комилов С.Ҷ. ХАВФИ ИННОВАЦИОНИЙ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАЪСИРРАСОН БА ФАҶОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ</i>	21
<i>Гоибназаров Ш.У., Шерматов Ҷ.А. ВАЗӢИ МУОСИРИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ, ХУСУСИЯТҲО ВА МАВЌЕИ ЗАНОН ДАР ИН ҶАРАӢ</i>	26
<i>Сафаров Б.Г., Ҳамроев М.И. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ МАФҲУМИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ</i>	34
<i>Хоҷаев Б.Б., Ёфтаков А.Ш. МАСъАЛАҲОИ АКТУАЛИИ БАҲОДИҲИИ ҲОЛАТ ВА ДАСТРАСӢ БА ҶАРЗДИҲИИ ХУРД БА ДЕҲОТ</i>	42
<i>Умарзода Н. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҚМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ РАВАНДИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТИИ БЕРУНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	50
<i>Боймуродов Ҷ.Ҷ. НАҚШИ МЕНЕЧЕРОНИ МОЛИЯВӢ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ХАВФ ВА БУҲРОНИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ</i>	57
<i>Сафаров А.И., Сафаров Н.И. АРЗЁБИИ БАЪЗЕ НИШОНДИҲАНДАҲОИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	65
<i>Махшулов С.Ҷ., Чумаев И.Қ. ТАЪМИНИ БЕҲАТАРИИ НИЗОМИ ҶАРЗДИҲӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР</i>	72
<i>Бобоҷонов Д.Р., Исматов Ҳ.Ҳ. ТАНЗИМИ ФИСКАЛИИ ТАРАҶӢЈЕТИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА</i>	79
<i>Сафарзода С.С. АРЗЁБИИ ШАРОИТ ВА ОМИЛҲОИ АСОСИИ ДАСТГИРИИ САРМОЯГУЗОРӢ БАРОИ РУШДИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА</i>	90
<i>Аҳадов И.Қ., Мирзоев А.М. РОҲҲОИ ИМКОНПАЗИРИ КОҲИШ ДОДАНИ ХАВФИ ДОРОИХОИ БОНКӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӯZA</i>	98
<i>Рустамзода М.Р. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪСИРИ ҶАРЗДИҲӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ</i>	106
<i>Низомова Д., Одинаев А.С. ТАҲАВВУЛОТИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ МЕҲНАТ</i>	117
<i>Қосимов Т.А. РУШДИ КАРТОШКАРVARӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ КӮҲИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	124
<i>Рофизода С.Ҳ. РУШДИ МИНТАҚАҲОИ ДЕҲОТ: АРЗЁБӢ ВА ИНТИЗОРИХО</i>	129
<i>Тоҷидинова З.С. РАҶОБАТ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАНЗИМИ ИҚТИСОДИЁТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР</i>	137
<i>Абдуллоев С.И. ТАҲҶИҚОТИ ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОН БА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР КАС</i>	148
<i>Зардова З.С. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ТАВОЗУНИ ОБӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	153
<i>Давлатзода Д.Ш. ХУСУСИЯТ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	160
<i>Қурбонов В.Н., Назаров А.З. ПУЛИ МИЛЛӢ ВА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ</i>	167

<i>Зуҳуроғ Б.И. БАЪЗЕ МАСъАЛАҲОИ ИЛМИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИЙ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР</i>	174
<i>Сафарзода М.С. УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА ҲАМЧУН ДУРНАМОИ РУШДИ ИҚТИСОДИИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</i>	182
<i>Миришарипов Э.Қ., Умаршоева Ш. ҚАРЗ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТ</i>	188
<i>Одинаев А.М. САРМОЯИ ИНСОНӢ ДАР НИЗОМИ ОМИЛҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ</i>	195
<i>Маҳмудов Ф.И. ХУСУСИЯТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОНКИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТИИ ТОҶИКИСТОН</i>	203
<i>Дембегиев М.С. Тоҳироғ ф. МАСъАЛАҲОИ АКТУАЛИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ҚАРЗИИ НИЗОМИ БОНКӢ</i>	208
<i>Қодиров Ф.А. РАҶОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР ПАСМАНЗАРИ ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИЁТИ РАҶАМӢ</i>	218
<i>Сафаров Б.Г. ҚОНУНИЯТ ВА ТАМОЮЛИ ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИ КУШОДИ ДАВЛАТҲОИ РӮ БА ТАРАҶӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР</i>	228

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

<i>Факеров Х.Н. ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИСТ - ПРОДУКТ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ</i>	5
<i>Кошонова М.Р., Самадов Р.Г. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА</i>	14
<i>Комилов С.Дж. ИННОВАЦИОННЫЙ РИСК КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</i>	21
<i>Гаиназаров Ш.У., Шерматов Дж.А. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ</i>	26
<i>Сафаров Б.Г., Хамроев М.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ</i>	34
<i>Ходжаев Б.Б., Ёфтаков А.Ш. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ И ДОСТУПА К МАЛОМУ КРЕДИТУ В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ</i>	42
<i>Умарзода Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</i>	50
<i>Боймуров Дж. Дж. РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КРИЗИСОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ</i>	57
<i>Сафаров А.И., Сафаров Н.И. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</i>	65
<i>Махшулов С.Дж., Джумаев И.К. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ</i>	72
<i>Бободжонов Д.Р., Исматов Х.Х. ФИСКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА</i>	79
<i>Сафарзода С.С. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА</i>	90
<i>Ахадов И.К., Мирзоев А.М. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКОВСКИХ АКТИВОВ В СЕГОДНЯШНИХ УСЛОВИЯХ</i>	98
<i>Рустамзода М.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ КРЕДИТА НА</i>	106

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	
<i>Низомова Д., Одинаев А.С. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ТРУДА</i>	117
<i>Косимов Т.А. РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА НА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</i>	124
<i>Рофизода С.Х. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ: ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ</i>	129
<i>Тоджидинова З.С. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ</i>	137
<i>Абдуллоев С.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК</i>	148
<i>Зардова З.С. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНОГО БАЛАНСА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</i>	153
<i>Давлатзода Д.Ш. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН</i>	160
<i>Курбонов В.Н., Назаров А.З. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ</i>	167
<i>Зухуров Б.И. НЕКОТОРЫЕ НАУЧНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ</i>	174
<i>Сафарзода М.С. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН</i>	182
<i>Миршарипов Э.К., Умаршиоева Ш. КРЕДИТ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ</i>	188
<i>Одинаев А.М. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ</i>	195
<i>Махмудов Ф.И. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ТАДЖИКИСТАНА</i>	203
<i>Дембегиев М.С. Тохиров Ф. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ</i>	208
<i>Кодиров Ф.А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ</i>	218
<i>Сафаров Б.Г. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ</i>	228

THE CONTENTS

ECONOMY

<i>Fakerov Kh.N. HIGHLY QUALIFIED ECONOMIST PRODUCT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL SERVICES</i>	5
<i>Koshonova M.R., Samadov R.G. SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF CYCLIC DYNAMICS OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT</i>	14
<i>Komilov S.D. INNOVATIVE RISK AS A FACTOR INFLUENCING THE FINANCIAL ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES</i>	21
<i>Gaibnazarov Sh.U., Shermatov J.A. CURRENT STATE OF LABOR MIGRATION, FEATURES AND THE ROLE OF WOMEN IN THIS PROCESS</i>	26
<i>Safarov B.G., Hamroev M.I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF FOREIGN INVESTMENT</i>	34
<i>Khojaev B.B., Yoftakov A.Sh. CURRENT ISSUES IN ASSESSING THE SITUATION AND ACCESS TO SMALL CREDIT IN THE RURAL ENVIRONMENT</i>	42

<i>Umarzoda N.</i> THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM FOR REGULATING THE PROCESS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN	50
<i>Boymurodov J. J.</i> THE ROLE OF FINANCIAL MANAGERS IN RISK AND CRISIS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES	57
<i>Safarov A.I., Safarov N.I.</i> ASSESSMENT OF SOME INDICATORS OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN	65
<i>Makhshulov S.J., Jumaev I.K.</i> ENSURING THE SECURITY OF THE CREDIT SYSTEM IN MODERN CONDITIONS	72
<i>Bobojonov D.R., Ismatov Kh.H.</i> FISCAL REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION	79
<i>Safarzoda S.S.</i> ASSESSMENT OF THE MAIN CONDITIONS AND FACTORS OF INVESTMENT SUPPORT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION	90
<i>Ahadov I.Q., Mirzoev A.M.</i> POSSIBLE WAYS TO REDUCE THE RISK OF BANKING ASSETS IN TODAY'S CONDITIONS	98
<i>Rustamzoda M.R.</i> THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPACT OF CREDIT ON ECONOMIC DEVELOPMENT	106
<i>Nizomova D., Odinaev A.S.</i> THEORETICAL EVOLUTION OF THE LABOR MARKET	117
<i>Qosimov T.A.</i> DEVELOPMENT OF POTATO GROWING IN THE MOUNTAIN TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN	124
<i>Rofizoda S.H.</i> RURAL DEVELOPMENT: ASSESSMENTS AND EXPECTATIONS	129
<i>Tojidinova Z.S.</i> COMPETITION AS A FACTOR IN REGULATING THE ECONOMY IN MARKET CONDITIONS	137
<i>Abdulloev S.I.</i> STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN AIC	148
<i>Zardova Z.S.</i> THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF THE MECHANISM OF WATER BALANCE REGULATION IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN	153
<i>Davlatzoda D.Sh.</i> FEATURES AND BENEFITS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN	160
<i>Kurbanov V.N., Nazarov A.Z.</i> NATIONAL MONEY AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY	167
<i>Zukhurov B.I.</i> SOME SCIENTIFIC QUESTIONS OF THE USE OF NATURAL RESOURCES UNDER MARKET CONDITIONS	174
<i>Safarzoda M.S.</i> FINANCIAL STABILITY ENTERPRISES AS PERSPECTIVE DEVELOPMENT ECONOMIC OF REPUBLIC TAJIKISTAN	182
<i>Mirsharipov E.K., Umarshoeva Sh.</i> CREDIT AS THE MAIN FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT	188
<i>Odinaev A.M.</i> HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM OF ECONOMIC DEVELOPMENT FACTORS	195
<i>Mahmudov F.I.</i> FEATURES OF THE PROVISION OF BANKING SERVICES BY COMMERCIAL BANKS OF TAJIKISTAN	203
<i>Dembegiev M.S. Tohirrov F.</i> CURRENT ISSUES OF CREDIT SERVICE OF THE BANKING SYSTEM	208
<i>Kodirov F.A.</i> COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY	218
<i>Safarov B.G.</i> REGULARITIES AND TRENDS DEVELOPMENT OF THE OPEN ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE MODERN CONDITIONS	228

Ба таваҷҷуҳи муаллифон!

Дар мачаллаи илмию амалии «Паёми молия ва иқтисод» мақолаҳое, ки натиҷаҳои тадқиқоти илмию амалии соҳаҳои иқтисодию молияро дар бар мегиранд, чоп мешаванд.

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Маводе, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чонанд, қабул карда намешаванд.

Мақолаҳои пешниҳодшаванда бояд ҷавобгӯи чунин талабот бошанд:

1. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, нақша, рӯйхати адабиёт ва матни аннотасия ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд аз 12 сахифаи компьютерӣ кам набошад.

2. Мақолаҳо дар шакли электронӣ ва дар шакли чорӣ (1 нусха) пешниҳод карда шаванд.

3. Мақолаҳо паз аз гузаронидани барномаи «Антиплагиат» бо пешниҳоди маълумотнома қабул карда мешаванд.

4. Мақолаҳо дар системаи Microsoft Word бо чунин тарз: мақолаҳои тоҷикӣ бо гарнитураи Times New Roman Tj, русӣ бо гарнитураи Times New Roman андозаи хуруфи матни асосӣ – 14, рӯйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрҳо – 1,5 см, сарҳат аз гӯшаи чапи варак бо андозаи – 1,25 см, фосилаҳо аз боло – 3 см, аз поён – 2,5 см, аз чап – 3 см, аз рост – 2 см пешниҳод шуда, ҳамаи сахифаҳо рақамгузорӣ карда шаванд.

5. Дар сахифаи аввали мақола УДК, номи мақола, ному насаб ва маълумот дар бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотасия ва калидвожаҳо бо се забон нишон дода мешаванд.

6. Мақола бо аннотасия ва калидвожаҳо бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ (курсив, андозаи 12) оғоз гардида, бояд муҳтавои асосии мақоларо амиқ дар бар гирад ва дар шакли алоҳида ба нашр мувоғиқ бошад (на камтар аз 10 сатр). **Калидвожаҳо** тасвири кӯтоҳи мундариҷаи маводи илмӣ буда, дар бораи мавзӯъ ва соҳтори он маълумоти умумӣ медиҳанд ва аз 8 то 10 калима ва ё ифодаро дар бар гирифта, бо вергул чудо карда мешаванд.

7. Маълумот дар бораи муаллиф (бо се забон – тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) бояд инҳоро дар бар гирад: ному насаби пурраи муаллиф (он), дараҷаи илмӣ, вазифа, ҷойи кор, сурога, телефон ва E-mail (шрифти курсив 12)

8. Иқтибосҳо дар доҳили қавсҳои ҷорӯрӣ, ба мисли [1, с. 24] нишон дода мешаванд. Рӯйхати адабиёт (аз 8 - 10 номгӯй кам набошад) дар охири мақола бо нишон додани ҳаҷми умумии сахифаҳои сарчашма аз рӯи алфавит бо зерсарлавҳаи «Адабиёт» (Литература) оварда мешавад. Адабиёти истифодашуда қатъиян бо риояи ҳамаи меъёр ва қоидаҳои тартиби библиографӣ таҳия мегардад.

9. Ҷадвал, расм, диаграммаҳои дар мақола истифодашуда бояд қатъиян аз рӯи талаботи муқарраргардида нишон дода шуда, рақам ва номгузорӣ карда шаванд.

10. Мақолаҳои илмии пешниҳодшаванда бояд хулосаи коршинос ва такризи мусбӣ аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририи мачалла барои имкони чопи мақола дошта бошанд.

11. Матни мақола бояд саҳеху мукаммал ва дар шакли ниҳоӣ пешниҳод гардад.

12. Ҳайати таҳририи ҳукуқ дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва таҳрир намояд. Мақолаҳое, ки ба талаботи мазкур ҷавобгӯи нестанд, қабул карда намешаванд.

К сведению авторов

В научно-практическом журнале «Финансово-экономический Вестник» печатаются статьи, содержащие результаты научно-практических исследований по экономическим наукам.

Статьи принимаются в течение года.

Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях, не допускается.

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер статьи должен состоять из 12 страниц компьютерного набора, включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках.

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном виде (1 экземпляр).

3. Научная статья принимается с предоставлением справки о прохождении через программу «Антиплагиат».

4. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер шрифта основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25. Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 см. Все страницы статьи должны быть пронумерованы.

5. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт прописной 14), фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или организация (полностью) на трех языках.

6. Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, курсив) на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на другом языке (таджикском или русском) и английском языках. Аннотация должна ясно излагать основное содержание статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 10 строк). **Ключевые слова** должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи, является кратким изложением содержания научного произведения, дающим обобщенное представление о его теме и структуре, оформляются через запятую (8-10 слов).

7. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и контактную информацию (почтовый адрес, телефон, E-mail) (шрифт строчный 12, курсив) на таджикском, русском и английском языках.

8. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, - [1, с. 24]. Список литературы (не менее 10 наименований) приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» (шрифт строчный 12). Использованные источники производятся строго с соблюдением всех норм и правил оформления библиографии.

9. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть оформлены строго по установленным стандартам.

10. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.

11. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и исправлен.

12. Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить сокращения и редакционные изменения статьи.

13. Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, не принимаются.

Котиби масъул: Сафарзода Ф.Х.

Мухаррирон: Абдуллоева М.Н., Умарова Б.Х., Ҳакимова Р.Н., Ҷобиров Н.

ДДМИТ, ш. Душанбе, кӯчаи Нахимов 64/14, бинои 4

Сомонаи мачалла: www.vestnik.tgfeu.tj

Сомонаи ДДМИТ: www.tgfeu.tj

Ответственный редактор: Сафарзода Ф.Х.

Редакторы: Абдуллоева М.Н., Умарова Б.Х., Ҳакимова Р.Н., Джобиров Н.

ТГФЭУ, г.Душанбе, ул. Нахимова 64/14, 4-й корпус

Сайт журнала: www.vestnik.tgfeu.tj

Сайт ТГФЭУ: www.tgfeu.tj

Responsible editor: Safarzoda F. Kh.
Editors: Abdulloeva M.N., Umarova B.Kh., Khakimova R.N., Jobirov N.M.
TSUFE, Dushanbe city, Nakhimov street 64/14, Building 4.
Webpage journal: www.vestnik.tgfeu.tj
Webpage: www.tgfeu.tj

Тарҳ ва дизайн Ч. Ҳудойбердиев

Ба чоп супорида шуд 26.12.2022. Ба чоп иҷозат шуд 28.12.2022
Формати 60x84 1/8. Когази оғсетӣ.
Ҳуруфи адабӣ. Чопи RISOGRAPH.
Ҳаҷм 15,7 ҷ. ҷ.. Теъдод 60 нусха.
Дар матбааи ДДМИТ чоп шудааст

Верстка и дизайн Дж. Ҳудойбердиев

Сдано в набор 26.12.2022. Подписано в печать 28.12.2022
Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура литературная. Печать RISOGRAPH.
Объем 15,7 усл. печл. Тираж 60 экз.
Отпечатано в типографии ТГФЭУ

Layout and design J. Khudoyberdiev
Signed to print on 28/12/2022
Format 60x84 1/16. Offset paper.
The garniture is literary. Print RISOGRAPH.
The volume of 15,7 conv. b.p. Circulation 60 copies.
Printed in the printing house of TSUFE